

ISSN: 2616-5252

# АВЧИ ЗУХАЛ

№ 2 - 2023



МАҶАЛЛАИ ИЛМӢ-АМАЛИ



**САРДАБИР**  
д.и.т.  
**Мухаббатов Ҷиёнхон Курбонович**

Чонишини сардабир ва  
муҳаррири масъул  
н.и.ф., дотсент  
**Юсуфов Абдулло Исмоилович**

## ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ

Ибодов С.Т.	- д.и.т., профессор
Ҳақназарова М.А.	- д.и.т., профессор
Исмоилов К.И.	- д.и.т., профессор
Холбеков М.Ё.	- д.и.б., профессор
Раҳмонов Э.Р.	- д.и.т., дотсент
Сайдов Ё.У.	- д.и.т., дотсент
Миралиев С.Р.	- д.и.т., дотсент
Азизов Г.Ч.	- д.и.т.
Субҳонов С.С.	- н.и.т., дотсент
Бобоева Л.А.	- н.и.т., дотсент
Раҷабов Г.О.	- н.и.б., дотсент
Назаров М.Н.	- н.и.б., дотсент

## ШЎРОИ ТАҲРИРИЯ

Гадоев Б.Ш.,	Курбонов Ч.М.,
Курбонбекова П.Қ.,	Раззоқов А.А.,
Носирӣ Қ.Н.,	Раҷабов У.Р.,
Қаландаров Ё.Қ.,	Хокироев Т.З.,
Ишонқуловна Б.А.,	Шерматов Д.С.,
Курбонов С.С.,	Юлдошев У.Р.

# АВЧИ ЗУҲАЛ

Нашрияи МДТ «Донишгоҳи давлатии тиббии  
Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино»

Маҷаллаи илмӣ - амалӣ  
Ҳар се моҳ ҷоп мешавад.  
21-июни соли 2010 таъсис ёфтааст.

**Нашри ҷорӣ:**  
**№ 2 (51) 2023**

Мувофиқи қарори Раёсати КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон" 31.01. соли 2019, таҳти №29 маҷаллаи мазкур ба феҳристи маҷаллаву нашрияҳои илмии тақризӣ, ки КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои интишори натиҷаҳои асосии илмии рисолаҳои докторӣ ва номзадӣ тавсия медиҳад, доҳил карда шудааст.

Маҷалла дар Вазорати фарҳангӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21.06. 2010, таҳти №0124 ба қайд гирифта шуд.

Санаи аз нав ба қайдгирӣ 19.03.2018, 051/МЧ-97.

**СУРОҒАИ ТАҲРИРИЯ:**  
734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
ш.Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 139.  
МТД "ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино"  
Тел.: (+992) 44 600 36 17; (+992) 37 224 45 83  
E-mail: avjizuhal@tajmedun.tj  
Сомона: www.avji-zuhal.tj



## ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

д.м.н.

Мухаббатов Джийонхон Курбанович

Заместитель главного редактора  
ответственный редактор  
к.ф.н., доцент  
Юсуфов Абдулло Исмаилович

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Ибодов С.Т. - д.м.н., профессор  
Хакназарова М.А. - д.м.н., профессор  
Исмоилов К.И. - д.м.н., профессор  
Холбеков М.Ё. - д.б.н., профессор  
Рахмонов Э.Р. - д.м.н., доцент  
Сайдов Ё.У. - д.и.т., доцент  
Миралиев С.Р. - д.м.н., доцент  
Азизов Г.Дж. - д.м.н.  
Субхонов С.С. - к.м.н., доцент  
Бабаева Л.А. - к.м.н., доцент  
Раджабов Г.О. - к.б.н., доцент  
Назаров М.Н. - к.б.н., доцент

## РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Гадоев Б.Ш., Курбонов Дж.М.,  
Курбонбекова П.К., Раззоков А.А.,  
Носири К.Н., Раджабов У.Р.,  
Каландаров Ё.К., Хокироев Т.З.,  
Ишонкулова Б.А., Шерматов Д.С.,  
Курбонов С.С., Юлдошев У.Р.

# AVÇI ZUHAL

Издание ГОУ "Таджикский  
государственный медицинский  
университет имени Абуали ибни Сино"

Научно-практический журнал  
Издаётся каждые три месяца  
Учреждено 21 июня 2010 года

Текущее издание:  
**№ 2 (51) 2023**

Согласно постановлению Управления  
Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан от  
31.01.2019 года за №29, журнал "Авчи Зуhal"  
внесён в список научных рецензионных  
журналов, рекомендуемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан для публикации основных научных результатов докторских и кандидатских диссертаций.

Дата о регистрации №051/МЧ-97 от  
19.03.2019.

АДРЕС РЕДАКЦИИ:  
734003, Республика Таджикистан,  
г. Душанбе, проспект Рудаки, 139.  
ГОУ "ТГМУ имени Абуали ибни Сино"  
Тел.: (+992) 44 600 36 17; (+992) 37 224 45 83  
E-mail: avjizuhal@tajmedun.tj  
Сайт: www.avji-zuhal.tj

МУНДАРИЧА	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENTS
<b>АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ</b>	<b>АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ</b>	<b>ANESTHESIOLOGY</b>
<b>Давлатзода Б.Х., Хокироев Т.З., Сафоев С.А., Амонов Д.М.</b> Осмолярнокии плазмаи хун, нишондодҳои гемодина- микӣ ва ислоҳи он дар беморони нейрореанимат- сионӣ	<b>Давлатзода Б.Х., Хокироев Т.З., Сафоев С.А., Амонов Д.М.</b> Осмолярность плазмы крови, гемодинамика и её коррекция у нейрореани- мационных больных	<b>Davlatzoda B.Kh, Khokiroev T.Z., Safoev S.A., Amonov D.M.</b> Blood plasma osmolarities, hemodynamics and its correction in neuroreanimational patients
9	9	9
<b>БЕМОРИҲОИ ДАРУНӢ</b>	<b>ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ</b>	<b>INTERNAL DISEASES</b>
<b>Ғаниев Х.С.</b> Хусусиятҳои клиникӣ- функ- ционалии бемории дорон нефропатияи диабетӣ	<b>Ғаниев Х.С.</b> Клинико -функциональная характеристика пациентов с диабетической нефропатией	<b>Ganiev H. S.</b> Clinical and functional characteristics of patients with diabetic nephropathy
13	13	13
<b>Зубайдов Р.Н., Якубов Д.М., Нематзода Б.Р.</b> Тағйирёбии ҳаҷм ва соҳто- ри қисмати чапи дил дар беморони буғумдардитар- бодмонандбо зуҳуротҳои системавӣ дошта дар якҷоя- ги бо фишорбаландии ша- раёнӣ	<b>Зубайдов Р.Н., Якубов Д.М., Негматзода Б.Р.</b> Изменения объём и струк- тур левых отделов сердца у больных ревматоидного артрита с системными проявлениями в сочетени- ем с артериальной гипер- тензией	<b>Zubaidov R.N., Yaqubov D.M., Nematzoda B.R.</b> Changes in the volume and structures of the left heart in patients with rheumatoid arthritis with systemic manifestation in combination with arterial hypertension
18	18	18
<b>Мирзоев С.З.</b> Таҳлил ва баҳодиҳӣ ба хатари пайдошавии остео- пароз (ОП) дар bemoroni фаъоли ар вобаста аз хусу- сиятҳои табобати гузарони- дашуда	<b>Мирзоев С.З.</b> Анализ и оценка риска развитие остеопороза у больных активных ревма- тоидного артрита в зави- симости от характера проводимой терапии	<b>Mirzoev S.Z.</b> Analysis and risk assessment of osteoporosis development in patients with active rheumatoid arthritis depending on the nature of the therapy
23	23	23
<b>Халикова Н.А., Одинаев Ш.Ф.</b> Динамикаи тағйироти мор- фофункционалии нишонди- ҳандаҳои дил дар табобати беморони гирифтори бемо- рии фишорбаландӣ бо деп- рессияи ҳамроҳшуда.	<b>Халикова Н.А., Одинаев Ш.Ф.</b> Динамика изменений морфофункциональных показателей сердца в лече- нии больных гипертони- ческой болезнью с комор- бидной депрессией	<b>Khalikova N.A., Odinaev Sh.F.</b> Dynamics of changes in morphofunctional cardiac parameters in the treatment of hypertensive patients with comorbid depression
27	27	27
	3	

**Юсупова М.Х.,  
Бобохочаева З.Б.,  
Гуломов С.Ч.**

Норасои сереброваскулярӣ ва  
тагийироти электроэнцефалог-  
рамма дар беморони гирифто-  
ри бемории музмини турдаҳо  
33

**Юсупова М.Х.,  
Бобоходжаева З.Б.,  
Гуломов С.Ч.**

Цереброваскулярная недоста-  
точность и изменения электро-  
энцефалограммы у больных  
хронической болезнью почек  
33

## БЕМОРИҲОИ КӮДАКОН

**Бабаева Л.А., Якубова З.Х.**  
Усулҳои асосии табобти кӯда-  
кони гирифтори бронхиолит  
37

**Музаффаров Ш.С., Исмоилов  
К.И., Давлатова С.Н.**  
Ҳолати оксидшавии переки-  
сии чарбҳо дар кодакони  
навзоди гирифтори сиря-  
тҳои дохиилибатни хос  
41

**Муҳаммаднабиева Ф.А.,  
Хоҷаева Н.Н.,  
Давлатова С.Н.**  
Нишионаҳои хоси масуният  
дар кодакони гирифтори  
диатезҳои геморрагӣ  
49

**Хоҷаева Н.Н., Исмоилов  
К.И., Содиков Н.М.,  
Муҳаммаднабиева Ф.А.**  
Параллелҳои гематологӣ ва  
иммунологӣ дар кӯдакони  
гирифтори камхунии нора-  
сои оҳан  
56

**БЕМОРИҲОИ СИРОЯТИ**  
**Ёдгорова М.Ч., Кабирзода  
Т.Д., Тишкова Ф.Х.**  
Бемориҳои сирояти ҳамчун  
омили хатар ҳангоми ҳоми-  
лагӣ  
63

## ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ

**Бабаева Л.А., Якубова З.Х.**  
Основные методы лечения  
бронхиолита у детей  
37

**Музаффаров Ш.С., Исмоилов  
К.И., Давлатова С.Н.**  
Окислительно – антиоксидант-  
ный статус организма новорож-  
дённых детей при специфичес-  
ких внутриутробных инфекциях  
41

**Муҳаммаднабиева Ф.А.,  
Ходжаева Н.Н.,  
Давлатова С.Н.**  
Показатели специфического  
иммунитета при геморраги-  
ческих диатезов у детей  
49

**Ходжаева Н.Н., Исмоилов  
К.И., Содиков Н.М.,  
Муҳаммаднабиева Ф.А.**  
Гематологические и имму-  
нологические параллели у  
детей при железодефицитной  
анемии  
56

**ИНФЕКЦИОННЫЕ  
ЗАБОЛЕВАНИЯ**  
**Ёдгорова М. Дж., Кабирзода  
Т.Д., Тишкова Ф.Х.**  
Инфекционные заболевания  
как факторы риска при  
беременности  
63

**Yusupova M.Kh.,  
Bobokhodzhaeva Z.B.,  
Gulomov S.Ch.**

Cerebrovascular insufficiency  
and electroencephalogram  
changes in patients with  
chronic kidney disease  
33

## CHILDHOOD DISEASES

**Babaeva L.A., Yakubova Z.Kh.**  
Basic methods of treatment of  
bronchiolitis in children  
37

**Muzaffarov Sh.S., Ismoilov  
K.I., Davlatova S.N.**  
Oxidative and antioxidant  
status of organism of the  
newborn babies with specific  
congenital infection  
41

**Muhammadnabieva F.A.,  
Khodjaeva N.N.,  
Davlatova S.N.**  
Immunological peculiarities  
course of hemorrhagic  
diathesis in children  
49

**Hojaeva N.N., Ismoilov K.I.,  
Sodikov N.M.,  
Mukhammadnabieva F.A.**  
Hematological and  
immunological parallels in  
children with iron deficient  
anemia  
56

## INFECTIOUS DISEASES

**Yodgorova M.J., Kabirzoda  
T.D., Tishkova F.Kh.**  
Infectious diseases as risk  
factors in pregnancy

**ОНКОЛОГИЯ**

**Каримова Ф.Н., Доутова  
Л.Р., Туйчибоев Ф.Х.,  
Юлдошев Р.З.**

Оризаҳо ва таъсирҳои иловагии табобати шуоди химијавӣ дар беморони дорон саратони маҳаллӣ – паҳншудаи гарданаки бачадон  
68

**ОНКОЛОГИЯ**

**Каримова Ф.Н., Доутова  
Л.Р., Туйчибоев Ф.Х.,  
Юлдошев Р.З.**

Осложнения и побочные эффекты химиолучевойтерапии у больных местнораспространенным раком шейки матки  
68

**ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ**

**Ахророва З.А., Холматов  
Д.И., Исупова Ш.Ф.,  
Исмоилова М.А.**

Ихтилиси шунавоӣ зимни аномалияҳои гӯши доҳилӣ  
73

**СТОМАТОЛОГИЯ**

**Олимов А.М., Абдурахимов  
А.Х., Чонибекова Р.Н.**

Оптимизатсия ёрии стоматологӣ ва ҷорабиниҳои реабилитасионӣ дар кӯдақони дорон роғи модарзодии лаб ва ком  
80

**Салимов Б.А.**

Захираҳои қадрии ҳадамоти стоматологӣ дар вилояти Ҳатлон  
85

**Чонибекова Р.Н.,  
Абдурахимов А.Х.,  
Рахимов Н.М.**

Басомади пайдошавии роғҳои модарзодии лаби боло ва ком дар кӯдақони Ҷумҳурии Тоҷикистон

92

**ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ**

**Ахророва З.А., Холматов  
Д.И., Исупова Ш.Ф.,  
Исмоилова М.А.**

Слуховые нарушения при аномалиях внутреннего уха  
73

**СТОМАТОЛОГИЯ**

**Олимов А.М., Абдурахимов  
А.Х., Джонибекова Р.Н.**

Оптимизация стоматологической помощи и реабилитационных мероприятий у детей с расщелиной губы и нёба  
80

**Салимов Б.А.**

Кадровые ресурсы стоматологической службы Ҳатлонской области  
85

**Джонибекова Р.Н.,  
Абдурахимов А.Х.,  
Рахимов Н.М.**

Частота врожденных расщелин верхней губы и нёба у детей в Республике Таджикистан

92

**ONCOLOGY**

**Karimova F. N., Doutova L.  
R., Tuichiboev F. Kh.,  
Yuldoshev R. Z.**

Complications and side effects of chemoradiotherapy therapy in patients with locally advanced cervical cancer  
68

**OTOLARINGOLOGY**

**Akhrorova Z.A., Kholmatov  
D.I., Isupova Sh.F.,  
Ismoilova M.A.**

Hearing disorders in inner ear anomalies  
73

**STOVATOLOGY**

**Olimov A.M., Abdurahimov A.  
H. Jonibekova R. N.**

Optimization of stomatological help and rehabilitationactivities in childrenwith congenital cleft lip and palate  
80

**Salimov B.A.**

Human resources of the dental service of Khatlon region  
85

**Jonibekova R.N.,  
Abdurakhimov A.Kh.,  
Rakhimov N.M.**

The frequency of occurrence of congenital cleft of the upper lip and palate in children in the republic of tajikistan  
92

**Юсупов З.Я.**

Беморшавии стоматологии шахсоне, ки дар шароити таъсироти техногенни истеҳсоли алюминий кор меқунанд  
96

**ТИБИ СУДӢ**

**Курбонова И.Ш., Шарипов  
Х.Ю., Имомов Б.Д.,  
Диловаршои Б.,  
Мавлонов М.А.**  
Кандидоз орофарингеалии пардаи луобии ковокии даҳон дар беморони гирифтори вируси норасоии масунияти одам  
101

**ЧАРРОҲӢ**

**Азизов А.А., Шарипов  
А.М., Бадалов Ш.А.,  
Магзумов Д.Р., Азизов Б.А.**  
Оид ба масъалаи истифодабарии табобат тавассути бофтаҳо ҳангоми нефролитиази дучонибаи бисёрҷояи марҷоншакл дар заманаи пиелонефрити калкулёзв ва бемории музмини гурдаҳо дар кӯдакон  
105

**Аннаев М.Б.**

Синдроми дефекатсияи обструктивӣ дар беморони дори бемориҳои музмини чарроҳии канали мақъад  
111

**Махмадҷонов Д.М.**

Ташхис ва хусусиятҳои табобати чарроҳии нефролитиази оризаноки кӯдакон  
117

**Юсупов З.Я.**

Стоматологическая заболеваемость лиц, работающих в условиях техногенного влияния алюминиевого производства  
96

**СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА**

**Курбонова И.Ш., Шарипов  
Х.Ю., Имомов Б.Д.,  
Диловаршои Б.,  
Мавлонов М.А.**  
Орофарингеальный кандидоз слизистой оболочки полости рта у больных с вирусом иммунодефицита человека  
101

**ХИРУРГИЯ**

**Азизов А.А., Шарипов  
А.М., Бадалов Ш.А.,  
Магзумов Д.Р., Азизов Б.А.**  
К вопросу о применении тканевой терапии при двустороннем множественном коралловом нефролитиазе на фоне калькулезного пиелонефрита и хронической болезни почек у детей  
105

**Аннаев М.Б.**

Синдром обструктивной дефекации у больных с хроническими хирургическими патологиями анального канала  
111

**Махмадҷонов Д.М.**

Диагностика и особенности оперативного лечения осложненного нефролитиаза у детей  
117

**Yusupov Z.Ya.**

Dentistry disease of the persons, working in condition of the technogenic influences of aluminum production

96

**FORENSIC MEDICAL**

**Kurbanova N.G., Sharipov.  
Kh.Yu., Imomov A.D.  
Dilovarshoi B,  
Mavlonov M.A.**  
Oropharyngeal candidiasis of the oral mucosa in patients with human immunodeficiency virus  
101

**SURGERY**

**Azizov A.A., A.M. Sharipov,  
Badalov SH.A., Magzumov  
D.R., Azizov B.A.**  
To the question of the application of tissue therapy in bilateral multiple coral nephrolithiasis on the background of calculous pyelonephritis and chronic kidney disease in children  
105

**Annayev M.B.**

Obstructive defecation syndrome in patients with chronic surgical pathologies of the anal canal  
111

**Mahmadjonov D.M**

The problems of nephrolithiasis in children in endemic focus of urolithiasis

117

<b>Назаров Х.Ш.</b> Усулҳои бехтарнамоии барқароргардии ҳолати вазоифии рӯда дар марҳили баървақтии баъдичарроҳӣ зимни чой доштани ногузарогии шадиди рӯдаҳо 124	<b>Назаров Х.Ш.</b> Способы улучшения восстановления функционального состояния кишечника при острой кишечной непроходимости 124	<b>Nazarov H.Sh.</b> Methods for improving recovery of intestinal functional conditions in early postoperation in case of acute intestinal obstruction 124
<b>Хайдаров М.М.</b> Бартараф намудани контрактураҳо ва деформатияҳои пас аз осеби андоми поёни 129	<b>Хайдаров М.М.</b> Устранение контрактуры и посттравматических деформаций нижних конечности 129	<b>Khaydarov M. M.</b> Elimination of contracture and post-traumatic deformities of the lower limbs 129
<b>Хомидов И.Т.</b> Ташхис ва муолиҷаи ҷароҳии чурраҳои вентралӣ 135	<b>Хамидов И.Т.</b> Диагностика и хирургическое лечение вентральных грыж 135	<b>Khamidov I.T.</b> Diagnosis and surgical treatment of ventral hernias 135
<b>Худойдодов О.М.</b> Ҷарроҳии чурраҳои вентралии ҳаҷманд қалон 142	<b>Худойдодов О.М.</b> Хирургическое лечение больших рецидивных вентральных грыж 142	<b>Khudoydodov O.M.</b> Surgical treatment of large recurrent ventral hernias 142
<b>ФАРМАКОЛОГИЯ</b>		
<b>Раҷабов Г.О., Сафарзода Р.Ш.</b> Оптимизатсияи усули муайянсозии таркиби холестороли зардоби хун бо усули ХГМ (хроматографияи газумоёй) 149	<b>Раджабов Г.О., Сафарзода Р.Ш.</b> Оптимизация способа определения содержания сывороточного холестерола методом ГЖХ (газожидкостная хроматография) 149	<b>Radjabov G.O., Safarzoda R.Sh.</b> Optimization of the method for determining the content of serum cholesterol by glc (gas-liquid chromatography) 149
<b>Султонов Р.А., Раҷабов У.Р., С.Ч. Юсуфӣ, Раҳими Ф.</b> Тадқики хосиятҳои антиоксидантии маҷмуи фалаванонидҳо, прополис ва мумиёй доруғӣ бо усули РЭП 153	<b>Султонов Р.А., Раҷабов У.Р., Юсуфи С.Дж., Раҳими Ф.</b> Исследование антиоксидантный свойства сумма флаваноидов, прополис и мумиё лекарственного методом ЭПР 153	<b>Sultonov R.A., Rajabov U.R., Yusufi S. J., Rahimi F.</b> Antioxidant property study sum of flavanoids, propolis and mumiyo medicinal by epr method 153
<b>Шарифзода Ш.Б.</b> Омӯзиши таъсири зидди диабетикии фитоконцентрат 157	<b>Шарифзода Ш.Б.</b> Исследование антидиабетической действии фитоконцентрата 157	<b>Sharifzoda Sh.B.</b> Research on the antidiabetic effects of a phytoconcentrate 157

**ШАРХИ АДАБИЁТ****Аюбов Ч.К., Назаров Ш.К.,  
Хокироев Т.З.**

Механизмҳои патогенетики инкишофи алоими аксуламали илтиҳоби системавӣ ҳангоми панкреатикҳои шадиди табоҳшуда бо панкреонекроз

161

**ТИБИ НАЗАРИЯЙӢ****Давлатов И.А., Курбонов  
С., Ашурев К.**

Бозсозии морфофункционалии рагҳои хунгарди гадуди сипаршакл ҳангоми ҷоғари паҳнёftai тоxсикӣ

173

**ФАЙРИТИБӢ****Гиёев А.Х.**

Мавқеи калимаҳои иқтибосӣ дар забони тоҷикӣ

178

**Назаралиев Ф.А.**

Ҳамкории Тоҷикистон бо давлатҳои Осиёи Марказӣ дар мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм дар минтақа

181

**Сайдзода Муҳаммад**

Оқибатҳои иҷтимоии ислоҳоти иқтисодӣ дар Тоҷикистон

185

**Салимов А., Шарипов А.**

Мақом ва нақши сиёсати демографӣ дар шароити мусоир

192

**ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ****Аюбов Дж.К., Назаров  
Ш.К. Хокироев Т.З.**

Патогенетические механизмы развития синдрома системной воспалительной реакции при остром деструктивном панкреатите, осложнённом панкреонекрозом

161

**ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  
МЕДИЦИНА****Давлатов И.А., Курбонов  
С., Ашурев К.Э.**

Морфофункциональная преобразование сосудистой системы щитовидной железы при диффузном токсическом зобе

173

**НЕМЕДИЦИНСКИЙ****Гиёев А.Х.**

Место заимствованных слов в таджикском языке

178

**Назаралиев Ф.А.**

Сотрудничество Таджикистана с государствами Центральной Азии в борьбе с терроризмом и экстремизмом в регионе

181

**Сайдзода Муҳаммад**

Социальные последствия экономических реформ в Таджикистане

185

**Салимов А., Шарипов А.**

Место и значение демографической политики в современных условиях

192

**LITERATURE REVIEW****Ayubov Dzh. K., Nazarov  
Sh.K., Khokiroev T. Z.**

Pathogenetic mechanisms of the development of the systemic inflammatory reaction syndrome in acute destructive pancreatitis complicated with pancronecrosis

161

**THEORETICAL  
MEDICINE****Davlyatov I.A., Kurbonov S.,  
Ashurov K.E.**

Morphofunctional transformation of the vascular system of the thyroid gland in diffusive toxic goiter

173

**NON-MEDICAL****Giyoev A.K.**

Features of borrowings words of the tajik language

178

**Nazaraliev F. A.**

Tajikistan's cooperation with Central Asian states in the fight against terrorism and extremism in the region

181

**Saidzoda Muhammad**

Social consequences of economic reforms in tajikistan

185

**Salimov A, Sharipov A.**

The place and significance of demographic policy in modern conditions

192

## АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ

### ОСМОЛЯРНОКИИ ПЛАЗМАИ ХУН, НИШОНДОДХОИ ГЕМОДИНАМИКӢ ВА ИСЛОХИ ОН ДАР БЕМОРОНИ НЕЙРОРЕАНИМАТИСИОНӢ

Давлатзода Б.Х., Хокироев Т.З., Сафоев С.А., Амонов Д.М.

Кафедраи анестезиология ва реаниматологияи МДТ «Донишгоҳи давлатии тибии  
Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино»

**Мубрамият.** Муайян намудани нишонди-хандаҳои осмосии хун, гемодинамикаи канорӣ ва марказӣ, дар мавриди беморони дорои соҳаи нейрореаниматсионӣ муҳим аст. Бояд қайд кард, ки ҳангоми табобат дар беморони осебҳои вазнини косахона ва майнаи сар принципҳои «4-меъёр» - осмолярии хун, гликемия, натриемия ва калийемия риоя карда шаванд. Омили муҳимтарине, ки вазнинӣ ва оқибати беморони нейрореаниматсиавиро муайян мекунад, вайроншавии мубодилаи об ва электролитҳо мебошад, ки онро гемодинамикаи канорӣ ва марказӣ низ ҳамроҳӣ мекунад. [1,2,3,7,9,].

Тағиироти гемодинамикаи канорӣ марказӣ ва осмолярнокии плазмаи хун боиси ҳалалдор шудани равандҳои ҳаётан муҳими организм мегардад ва тағиирёбии шадиди онҳо метавонанд боиси марги бемор гарданд. [2,4,5,7].

Яке аз муҳимтарин омилҳои доҳилӣ, ки ҳолати гомеостази обу намакро дар маҷмуъ инъикос мекунад, фишори хуни осмосӣ мебошад, ки аз рӯи концентратсияи омилҳои осмосӣ дар ҳаҷми тамоми плазма ҳисоб карда мешавад. Нигоҳ доштани он аз ҷониби бисёр системаҳои танзимкунандай бадан танзим мешавад. [2,3,6,].

Нуқтаҳои аз ҷиҳати профилактикий муҳим, осон кардани ҷараёни кофии хуни мағзи сар, мубодилаи газҳо, пешгирӣ ё рафъи вайроншавии ҳолати обу намак ва ҳолати туршию ишқорӣ, ба эътидол овардани қовокии девораи рагҳо ба ҳисоб меравад. [6,7,9,].

Омилҳое, ки осмолярнокии плазмаи хунро муайян мекунанд, концентратсияи натрий, глюкоза, маҳсулоти нитрогенӣ (мочевина) мебошанд. Ислоҳи саривақтии вайронишҳои осмосӣ ва гемодинамикӣ дар беморони нейрореаниматсия барои натиҷаи мусоиди давраи пеш ва пас аз ҷарроҳӣ муҳим аст. [1,4,8,9,].

**Мақсади омӯзиш.** Омӯзиш ва ислоҳи нишондиҳандаҳои гемодинамикӣ, осмолярнокии плазмаи хун дар беморони нейрореаниматсионӣ.

**Мавод ва усулҳои тадқиқот.** Дар шӯъбаи реаниматсионии МДММТ ҶТ «Шифобаҳш» 46 нафар беморони нейрореаниматсионӣ барои табобат бистарӣ буданд. Беморон ба ду гурӯҳ тақсим карда шуд. Дар гӯруҳи I 26 (56,6%) бемор бо осеби мағзи сар. Дар гӯруҳи II 20 (43,4%) бемор, бо осеби вазнини омехтаи мағзи сар бо заарёбии узвҳои доҳилӣ, шомил буданд, ки синни соли миёни беморон 18 то 65 солро ташкил мебод.

Ҳангоми қабул дар ҳамаи беморон чунин таҳқиқотҳои лабораторӣ ва клиникии зерин татбиқ гардид: фишори миёнаи шараёни (ФМШ), зудии задани дил (ЗЗД), индекси дил (ИД), ҳаҷми дақиқавии гардиши хун (ҳДХ), муқовимати умумии рагҳои канорӣ (МУРК), гемоглобин (Нв), гемотокрит (Нт). Электролитҳои плазмаи хун ( $K_{пл}$ ,  $Na_{пл}$ ), қанди хун ва мочевина, осмолярнокии плазмаи хун. Илова бар ин, дар 32 (69,6%) бемор КТ-и мағзи сар гузаронида шуд. Дар 14 (30,4 %) бемор бо сабаби вазнинии ҳолаташон томографияи мағзи сар гузаронида нашуд. 6 (43,0 %) бемор аз сабаби вайроншавии кори узвҳои нафаскашӣ бо нафаси сунъӣ гузаронида шуд.

Дар (n=20) бемор, ки бо осеби вазнини омехтаи мағзи сар бо заарёбии узвҳои доҳилӣ бистари шуда буд иҷунин таҳқиқотҳои барои муайян кардани гемоглобин, гематокрит дар динамика, ҳаҷми хуни даврзанда (ҲҲД), электролитҳои плазмаи хун ( $K_{пл}$ ,  $Na_{пл}$ ) ва осмолярнокии плазмаи хун гузаронида шуд.

Дар беморони гурӯҳӣ I ҳангоми гузаронидани санчишҳои клиникию биокимёйӣ бинобар зиёд ҳосилшавии катехоламинҳо чу-

нин тагийротҳои гемодинамикӣ ба қайд гирифта шуд: ФМШ ( $112,3 \pm 3,0$  мм.сут.сим.), тахикардия ( $96 \pm 8,0$  маротиба дар 1 дақ.), ИД ( $2,9 \pm 0,8$  л/дақ/ $m^2$ ), Нв, ( $115,1 \pm 8,0$  г/л), Нт ( $34,2 \pm 4,1\%$ ),  $Na_{пл}$  ( $132,0 \pm 8,0$  ммол/л),  $K_{пл}$  ( $3,8 \pm 0,7$  ммол/л), қанди хун ( $9,6 \pm 2,1$  ммол/л), сафедаи умумӣ ( $58,0 \pm 7,8$  г/л), ичунин осмолярнокии плазмаи хун ( $288,4 \pm 12,5$  мосм/л).

Дар беморони гурӯҳи II (n=20), ки бо осебҳои омехтаи вазнини косахона ва майнаи сар бо зарапёбии узвҳои дарунӣ ва хунравӣ бистари буданд, пастшавии ФМШ ( $84,3 \pm 6,0$  мм.сут.сим.), тахикардия ( $110 \pm 8,0$  маротиба дар 1 дақ.), ИД ( $2,6 \pm 2,4$  л/дақ/ $m^2$ ), Нв, ( $85,1 \pm 10,3$  г/л), Нт ( $28,2 \pm 6,1\%$ ), МУРК ( $860,3 \pm 12,2$  дин.с.см $^{-5}$ ), гипергликемия  $12,8 \pm 2,4$  ммол/л, камшавии ҳҲД то 15%, концентратсияи  $Na^+$  дар сатҳи  $145,2 \pm 8,3$  ммол/л, мочевина  $7,8 \pm 1,2$  ммол/л, гиперосмолярнокии плазмаи хун  $320,0 \pm 12,8$  мосмол/л ба назар мерасид, ки ҳолати мазкур бо зиёд шудани концентратсияи қанд дар таркиби хун ва кам шудани ҳҲД вобастагӣ дорад.

Ба ҳамаи беморон (n=46) дар соатҳои аввали бистарӣ бо мақсади табобати интенсивӣ ва сабук кардани дардҳои баъди осебӣ аналгетикҳои муҳадирӣ ва гайримуҳадирӣ, маводҳои гемостазӣ, зардоби зудяҳкардашуда ва антиоксидантҳо таъйин карда шуд. Табобати инфузионӣ вобаста ба ҳолати вазнинии беморон бо суръати 20-30 мл/кг/шабонарӯз, таҳти назорати фишори марказии варидӣ (ФМВ) ва пешоб, инчунин доруҳои зиддибактериявӣ аз рӯйи ҳасосият таъйин карда шуд. Илова бар ин дар мавриди беморони гурӯҳи II (n=20) бо мақсади пурра гардонидани ҳҲД кристаллоидҳо ва маҳлулҳои коллоидӣ таъйин гардид.

**Натиҷаҳои омӯзиши ва муҳокими онҳо.** Ҳангоми қабул дар беморони гурӯҳи I (n=26) дар соатҳои аввали бистарӣ ба шуъбаи реаниматсия, пас аз таъйин намудани табобати инфузионӣ, аналгетикҳо, антиоксидантҳо ва зардоби зудяҳкардашудаи тоза, дар 2-3 рӯзи табобат нишондиҳандаҳои гемодинамикӣ аз қабили ФМШ ( $105,2 \pm 2,0$  мм.сут.сим.), тахикардия ( $86 \pm 4,0$  маротиба дар 1 дақ.), ИД ( $3,1,0 \pm 1,4$  л/дақ/ $m^2$ ), Нв, ( $120,1 \pm 8,0$  г/л), Нт ( $36,2 \pm 4,1\%$ ),  $Na_{пл}$  ( $135,0 \pm 5,0$  ммоль/л)

л),  $K_{пл}$  ( $3,8 \pm 0,7$  ммол/л), қанди хун ( $7,7 \pm 1,3$  ммол/л), мочевина  $7,7 \pm 1,3$  ммол/л, сафедаи умумӣ ( $58,0 \pm 7,8$  г/л), ичунин осмолярнокии плазмаи хун ( $294,0 \pm 8,5$  мосм/л) ва дигар нишондодҳои гемодинамикӣ ба назар расид.

Дар беморони гурӯҳи II-юм (n=20), ки бо осебҳои омехтаи вазнини косахона ва майнаи сар ҳамроҳ бо зарапёбии узвҳои дарунӣ, ҳангоми қабул бо сабаби зиёд шудани концентратсияи қанди хун ва паст шудани ҳҲД, гиперосмолярнокии плазмаи хун ( $318,6 \pm 14,8$  мосмол/л) мушоҳида шуд, пас аз гирифтани табобати инфузионию трансфузионӣ нишондиҳандаҳои гемодинамикӣ чунин ба назар мерасид: ФМШ ( $88,3 \pm 5,0$  мм.рт.ст.), ЗЗД ( $98,2 \pm 8,0$  зарба/дақ.), ИД ( $2,8 \pm 1,5$  л/дақ/ $m^2$ ), Нв, ( $90,1 \pm 8,3$  г/л), Нт ( $32,2 \pm 6,1\%$ ), МУРК ( $110,3 \pm 10,2$  дин.с.см $^{-5}$ ), концентратсияи қанди хун  $10,4 \pm 2,4$  ммол/л, ҳаҷми хуни даврзананда (ҳҲД) то 10% пур гардид, концентратсияи  $Na_{пл}$   $136,2 \pm 5,3$  ммол/л, мочевина  $6,8 \pm 1,2$ , осмолярнокии плазмаи хун  $298,6 \pm 8,4$  мосм. ба назар расид. Дар беморони ин гурӯҳ, пеш аз ҳама, бо мақсади пешгирии пастшавии фишори хун бо истифода аз кристаллоидҳо, коллоидҳо, трансфузияи зардоби зудяҳкардашуда, барои боздоштани хунравиҳо ва ҳаҷми эритроситҳо бо мақсади нигоҳ доштани перфузияи магзи сар ва қобилияти оксигении эритроситҳо терапияи инфузионию трансфузионӣ гузаронида шуд.

Дар мавриди бемороне, ки зимни онҳо фишори хунро дар сатҳи бехатар мультадил кардан имконпазир буд ба ҳамаи маводҳои инфузионӣ, аминҳои прессорӣ (допамин 10-15 мкг/кг/соат), доруҳои гормонӣ (дексаметазон 8 мг Ч 3-4 бор дар як рӯз) то мӯътадил шудани фишори хун илова карда шуд, ки чунин натиҷаҳои гемодинамикӣ ва осмолярнокии плазмаи хун ба назар мерасид. ФМШ ( $90,3 \pm 3,0$  мм.сут.сим.), ЗЗД ( $90 \pm 8,0$  зарба/дақ.), ИД ( $2,6 \pm 1,4$  л/дақ/ $m^2$ ), Нв, ( $95,4 \pm 5,6$  г/л), Нт ( $34,2 \pm 6,1\%$ ), қанди хун  $9,1 \pm 2,4$  ммол/л, ва ҳаҷми хуни даврзананда (ҳҲД) 10%, миқдори натрий  $135,2 \pm 8,3$  ммол/л, мочевина  $7,8 \pm 1,2$ , МУРК ( $1180,3 \pm 12,2$  дин.с.см $^{-5}$ ),  $K^+$  ( $3,8 \pm 1,2$  ммоль/л), сафедаи

умумй ( $58,4 \pm 7,2$  г/л). Новобаста аз татбики табобатхой зарурии инфузионию трансфузий ва идома додани нафаси сунъии дарозмудат дар 6 (43,0%) бемори гурӯҳи 2-юм, ки бо осеби вазнини омехтаи мағзи сар ва заарёбии узвҳои дохилӣ дар таҳти нафаси сунъӣ қарор доштанд, бинобар ҷой доштани хунравии ба ҳаёт номувафиқ ва осебҳои вазнини омехтаи мағзи сар, варами мағзи сар чунин нишондодҳои гемодинамикӣ ФМШ ( $50,3 \pm 3,0$  мм.сут.сим.), ЗЗД ( $130,0 \pm 8,0$  зарба/дақ.), МУРК ( $630,0 \pm 32,0$  дин.с.см.<sup>-5</sup>), сафедаи умумй ( $49,0 \pm 3,0$  г/л), осмолярно-кии плазмаи хун ( $260,0 \pm 6,0$  мосмол/л), гипонатриемия ( $121,0 \pm 4,0$  ммол/л), гипокалиемия ( $3,6 \pm 0,9$  ммол/л) ва бо сабаби норасогии бисёрузвӣ дар 4 (66,6%) bemor фавтид.

**Хулоса.** Ислоҳи саривақтии халалёбииҳои осмосиву гемодинамикӣ дар беморони нейрореаниматсия барои натиҷаи мусоиди давраи пеш ва пас аз ҷарроҳӣ муҳим аст. ҳангоми табобати инфузионии беморони нейрореаниматсионӣ риояи принсипҳои «4-меъёр» - осмолярнокии хун, гликемия, натриемия, калиемия инчунин нишондодҳои гемодинамикӣ низ зарур аст. Дар давраҳои шадиди беморони нейрореаниматсионӣ таъйин накарданни маҳбулҳои гипоосмолярӣ (глюкозаи 5% ва албумини 20%) ба мақсад мувофиқ аст. Истифодаи сипатомиметикҳо ҳангоми нокифоя будани муолиҷаи инфузионӣ ва мавҷудияти фишорбаландии шараёнӣ дар шароити нормоволеимӣ зарур шуморида мешавад.

### Адабиёт

1. Ахмедов Д.А., Нуров А.П., Давлатов Б.Х. Инфузионно-трансфузионная терапия в анестезиологии и реаниматологии. Учебное пособие /Ахмедов Д.А., Нуров А.П., Давлатов Б.Х. Душанбе. 2018. – 99с.
2. Крылов В.В. «Нейрореаниматология». Практическое руководство / В.В. Крылов, С.С. Петриков, Г.Р. Рамазанов, А.А. Солодов // Библиотека врача – специалиста. 2-е изд. Перераб. и доп. -М.: ГЭОТАР Медиа, 2016. 171с.
3. Могила В.В., Мельниченко П.В. Интенсивная терапия легочных осложнений у больных с тяжелой черепно–мозговой травмой //Вест. морского врача. – Севастополь, 2015. – С. 107 – 108.
4. Бутылин Ю.П., Бутылин В.Ю., Бутылин Д.Ю. Интенсивная терапия неотложных состояний. / Ю.П. Бутылин, В.Ю.Бутылин., Д.Ю. Бутылин-Киев: Новый друк, 2013-528с.
5. Гельфанд Б.Р. «Интенсивная терапия». Национальное руководство. / Под. ред. Б.Р. Гельфанды, А.И. Салтанова. М.: ГЭОТАР – Медиа, 2011. 1744с.
6. Овечкина А.М. «Аnestезиология и интенсивная терапия» /Под ред. А.М.Овечкина. – М.: Изд. «Бином», 2011. 408с
7. Жизневский Я.А. Основы инфузионной терапии. /Я.А.Жизневский Справ.прак.пособие.-Минск: Вышешшая школа, 2004.-228с.
8. Барышев Б.А. Кровозаменители: Справочник для врачей. /Б.А.Барышев-СПБ.: Человек,2001.-96с
9. Шифман Е.М., Тиканадзе А.Д. Инфузионная терапия периоперационного периода:что,кому и сколько? /Е.М. Шифман, А.Д.Тиканадзе – Петрозоводск: Интел тек, 2001-40с.

## ОСМОЛЯРНОСТЬ ПЛАЗМИ КРОВИ, ГЕМОДИНАМИКА И ЕЁ КОРРЕКЦИЯ У НЕЙРОРЕАНИМАЦИОННЫХ БОЛЬНЫХ

Давлатзода Б.Х., Хокироев Т.З., Сафоев С.А., Амонов Д.М.

Кафедра анестезиологии и реаниматологии ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино»

**Резюме.** В исследование включены 46 нейрореанимационных больных в возрасте от 18 до 65 лет, находящихся в отделении реа-

нимации ГУ НМЦ РТ «Шифобахш». Регистрировано 26 (56,6%) больных с изолированной черепно-мозговой травмой (ЧМТ)

и 20 (43,4%) пациентов с сочетанными черепно-мозговыми травмами с повреждением внутренних органов. У всех больных проводили следующие лабораторно-клинические исследования: электролиты плазмы крови, осмолярность плазмы крови, сахар крови и мочевина, (Hb), (Ht), ОЦК и вёлся мониторинг среднего артериального давления (САД), сердечный индекс (СИ), ударный объем (УО), минутный объем кровообраще-

ния (МОК), общее периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС). Полученные результаты указывают, что у пациентах сочетанные черепно-мозговыми травмами с повреждением внутренних органов, наблюдалось гемодинамическое изменение в виде гиперосмолярности плазмы за счет повышения сахара крови и снижения ОЦК.

**Ключевые слова:** осмолярность, гемодинамика, нейрореанимация, коррекция.

## BLOOD PLASMA OSMOLARITIES, HEMODYNAMICS AND ITS CORRECTION IN NEUROREANIMATIONAL PATIENTS

**Davlatzoda B.Kh., Khokiroev T.Z., Safoev S.A., Amonov D.M.**

Anesthesiology and resuscitation department of ATSMU

**Summary.** The study included 46 neuro-resuscitation patients aged 18 to 65 years who are in the intensive care unit of the State Institution NMC RT "Shifobakhsh". Registers 26 (56.6%) patients with isolated traumatic brain injury (TBI) and 20 (43.4%) patients with combined traumatic brain injury with damage to internal organs. All patients underwent the following laboratory and clinical studies: blood plasma electrolytes, blood plasma osmolarity, blood sugar and urea, (Hb), (Ht), bcc, and monitoring of mean arterial pressure

(MAP), cardiac index (CI), stroke volume (VV), minute volume of blood circulation (MOV), total peripheral vascular resistance (OPSS). The obtained results indicate that in patients with combined traumatic brain injuries with damage to internal organs, hemodynamic changes were observed in the form of plasma hyperosmolarity due to an increase in blood sugar and a decrease in BCC.

**Key words:** osmolarity, hemodynamics, neuroresuscitation, correction.

**Давлатзода Бахриддин** – н.и.т, дотсент, мудири кафедраи анестезиология ва реаниматологияи МДТ ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино. [b-davlatov@bk.ru](mailto:b-davlatov@bk.ru) Тел. 931.02.02.86

**Хокироев Тожиддин** – ассистенти кафедраи анестезиология ва реаниматологияи МДТ ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино., н.и.т., дотсент.

**Сафоев Саади Абдугафорович** - ассистенти кафедраи анестезиология ва реаниматологияи МДТ ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино. Тел.888.858.859

**Амонов Давлатёр** - ассистенти кафедраи анестезиология ва реаниматологияи МДТ ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино. Тел.900.37.74.54

**Давлатзода Бахриддин** – к.м.н., доцент. зав.кафедрой анестезиологии и реаниматологии ГОУ ТГМУ имени Абуали ибн Сино. [b-davlatov@bk.ru](mailto:b-davlatov@bk.ru) Тел. 931.02.02.86

**Хокироев Тоджиддин** – ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии ГОУ ТГМУ имени Абуали ибн Сино., к.м.н., доцент.

**Сафоев Саади** - ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии ГОУ ТГМУ имени Абуали ибн Сино.

**Амонов Давлатёр** - ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии ГОУ ТГМУ имени Абуали ибн Сино.

**Bakhriddin Davlatzoda** - PhD., Head of the Department of Anesthesiology and Reanimatology, SEI «ATSMU». [b-davlatov@bk.ru](mailto:b-davlatov@bk.ru) 931-02-02-86

**Khokiroev Tojiddin** – PhD. associate professor of the Department of Anesthesiology and Reanimatology, SEI “ATSMU”.

**Saadi Safoev** -assistant of the Department of Anesthesiology and Reanimatology, SEI «ATSMU».

**Davlatyor Amonov** - assistant of the Department of Anesthesiology and Reanimatology, SEI «ATSMU»

## БЕМОРИХОИ ДАРУНӢ

### ХУСУСИЯТҲОИ КЛИНИКӢ-ФУНКСИОНАЛИИ БЕМОРИИ ДОРОИ НЕФРОПАТИЯИ ДИАБЕТӢ

Фаниев Х.С.

Кафедраи бемориҳои даруни №1, МДТ ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино

**Муҳиммият.** Синдроми камхунӣ ҳолати клиникӣ- гематологие мебошад, асосан бо кам шудани миқдори гемоглобин дар хун вобаста аст. Камхунӣ яке аз оризаҳои ҷиддии бемориҳои музмини гурдаҳо (БМГ) мебошанд, ки ба сифати ҳаёт ва зиндагонии умумии беморон таъсир мерасонад. Синдроми камхунӣ дар беморони дорои нефропатияи диабетӣ (НД) барвақт пайдо мешавад ва нисбат ба дигар бемориҳои гурдаҳо вазнинтар мегузарад[1-3]. Дар таҳқиқоти RENAAL(2001) дар беморони дорои диабети қанд (ДҚ) типи 2 нишон дода шудааст, ки ғализати гемоглобин имконият медиҳад, ки босуръат пеш рафтани осебҳои гурдаҳо пешгӯӣ карда шавад. Дар таҳқиқиҷои М.В.Шестанова ва ҳаммуаллифон [1] муқаррар карда шуд, ки ҳангоми ДҚ -2 камхунӣ ҳатари пешравии ДҚ-ро то марҳалаи НМГ то 5,3 маротиба бештар месозад.

Ҳангоми суст шудани функцияи гурдаҳо пайдо шудани камхунӣ ба таври анъанавӣ бо дефисити эритропоэтини эндогенӣ, кӯтоҳ шудани мӯҳлати зиндагии эритроситҳо ва дефисити оҳан дар организм алоқаманд месозад[7-9]. Барои ташхис намудани камхунии гурдаҳо хеле кам зарурати чен кардани сатҳи эритропоэтин дар зардоби хун ба миён меояд, чунки ҳамbastagии муайянӣ байни возехии камхунӣ ва дараҷаи суст шудани функцияи гурдаҳо мавҷуд аст[10,11]. Барои ҳамин ҳам барвақт муайян кардан, фарқ кунонидан ва омӯхтани динамикаи тағиироти алomatҳои клиникӣ-лаборатории синдроми камхунӣ дар беморони дорои БМГ ҳангоми ДҚ имконият медиҳад, ки дараҷаи вазнинии ихтилиofi функцияҳои гурдаҳо ва статуси умумии соматикии ин категорияи беморон дуруст баҳогузорӣ карда шавад, ки дар оянда барои оқилона ҳаллу фасл кардани қарорҳо ҷиҳати табобати онҳо ёрӣ мерасонад.

Дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста аз хусусиятҳои иҷтимоӣ- иқтисодӣ масъалаи мубрам на танҳо масъалаи омӯхтани хусусиятҳои БМГ дар беморони дорои ДҚ ба ҳисоб меравад, балки масъалаи ҳаллу фасли ин вазифа бо истифодаи усулҳои нисбатан соддаву амалии таҳқиқот маҳсуб мешавад.

**Мақсади таҳқиқот:** Омӯзиши хусусиятҳои клиникӣ-лаборатории синдроми камхунӣ ва иртиботи мутақобилаи он бо ихтилолҳои функцияҳои гурдаҳо ҳангоми марҳалаҳои 3,4,5-уми БМГ дар беморони дорои нефропатияи диабетӣ мебошад.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Дар таҳқиқот натиҷаҳои таҳлили комплексии клиникӣ-функционалии 90 бемори (гуруҳи асосӣ) дорои марҳалаҳои миёна, вазнин ва терминаллии БМГ дохил карда шуданд, ки дар заминани нефропатияи диабетикӣ ҳангоми диабети қанд типии 2 пайдо мешаванд. Мардҳо-58 нафар, занҳо- 32 нафар буданд, синну сол аз 29 то 63 сола, синну соли миёна 45,7 солро ташкил дод. Давомнокии бемории асосӣ то пайдо шудани алomatҳои аввалини нефропатияи диабетӣ аз 13 то 28 солро ташкил дод. Беморон чунин гурӯҳбандӣ карда шуданд:

а) гуруҳи 1-30 бемор дар марҳалаи 3-БМГ(БМГ- мұтадил);

1a-15 бемор, дар марҳалаи 3A-БМГ; СКФ =59-45мл/ дақ/1,73м<sup>2</sup>

16-15 бемор дар марҳалаи 3B-БМГ; СКФ=44-30мл (дақ.1,73м<sup>2</sup>)

б) гуруҳи 2-30 бемор дар марҳалаи 4БМГ (БМГ вазнин);

СКФ=29-15мл /дақ/ 1,73м<sup>2</sup>

в) гуруҳи 3-30 бемор дар марҳалаи 5БМГ (норасоии терлингалии музмини гурдаҳо);

СКФ камтар аз 15 мл/дақ/1,73 м<sup>2</sup>

Барои муқаррар кардани маълумотҳои меъёрӣ 20 нафари солим таҳқиқ карда шуд-

ки чиҳати синну сол ва цинс мувофиқат мекарданд (10 мард ва 10 зан, синну сол аз 30 то 60 сола), ки гурӯхи назоратиро ташкил доданд.

Ҳамаи беморон аз таҳқиқоти семархӣлавӣ тибқи схемаи маъмулии таҳқиқот оид ба нефрология бо муайян кардани миқдори эритроситҳо, ретикулоситҳо, тромбоситҳо, гемоглобин, гематокрит, нишондиҳандаи ранга, мӯҳтавои оҳани зардоби хун дар хуни периферӣ. Натиҷаҳои таҳқиқоти хуни канорӣ мувофиқи тавсияҳои ТУТ (2001) баҳо-гузорӣ карда шуд. Коркарди омории на-тиҷаҳо бо ёрии барномаи «Microsoft excel 2010» анҷом дода шуд. Ҳангоми таҳлил кардани гурӯҳандӣ кардани басомади тағий-рёбанди қимматҳои ҷудогона, миёнаи арифметикӣ, инҳирофи миёнаи квадратӣ ва медиана бо соҳтани гистограммаҳои басомадӣ муайян карда шуд. Ҳангоми муқоиса

кардани гурӯҳандии параметрҳо дар байни гурӯҳҳо аз критерия  $\%$ <sup>2</sup> ва таҳлили дисперсионӣ истифода карда шуд. Барои баҳо-гузорӣ кардан ба алоқамандии байни переменной аз критерия  $\%$ <sup>2</sup>, коэффициенти корреляции Пирсон «Р» ва коэффициенти корреляции спирмен «Р» истифода карда шуд. Эътидоднок ҳангоми  $P<0,05$  ҳисобида шуд. Дар таҳқиқот беморони дорон камхунии камбуди оҳан, беморони дорон БМГ, ки дар асоси дигар бемориҳои гурдаҳо, атеросклероз ва БНД пайдо мешаванд, дохил карда нашуданд.

**Натиҷаҳо ва баррасии онҳо.** Таҳлили симптомҳои клиникӣ дар беморони дорон нефропатияи диабетӣ дар марҳалаҳои 3,4,5 БМГ ҳангоми ДК миқдори нисбатан баландтари якҷояшавии симптомҳои реналий бо симптомҳои кардиалий, диспептикий ва камхунӣ муайян карда шуд.

### Ҷадвали 1.- Басомади симптомҳои клиникӣ-лаборатории БМГ ҳангоми нефропатияи диабетӣ.

Синдромҳои асосӣ		Марҳалаҳои БМГ			
		Гурӯҳи 1 (n=30)		Гурӯҳи 2 (n=30)	Гурӯҳи 3 (n=30)
Ренальные симптомы	Протеинурия:	15 (100%)	15 (100%)	30 (100%)	90 (100%)
	а) сабук $A_1 < 1$ г/ш/р	8 (53,3%)	7 (46,7%)	6 (20,0%)	29 (32,2%)
	б) миёна $A_2$ 1-3 г/ш/р	4 (26,7%)	4 (26,7%)	12 (40,0%)	34 (37,8%)
	в) возех $A_3 > 3$ г/ш/р	3 (20,0%)	4 (26,7%)	12 (40,0%)	27 (30,0%)
	Фишорбаландии шарёни:	12 (80,0%)	13 (86,7%)	28 (93,3%)	79 (87,8%)
	Дараҷаи 1	4 (26,7%)	6 (40,0%)	4 (13,3%)	18 (20,0%)
	Дараҷаи 2	5 (33,3%)	4 (26,7%)	14 (46,7%)	35 (38,9%)
	Дараҷаи 3	3 (20,0%)	3 (20,0%)	10 (33,3%)	26 (28,9%)
	Синдроми варам	7 (46,7%)	8 (53,3%)	21 (70,0%)	55 (61,1%)
	Шикоятҳои кардиалий	7 (46,7%)	8 (53,3%)	19 (63,3%)	49 (54,4%)
	Ихтиололҳои диспептикий	7 (46,7%)	8 (53,3%)	21 (70,0%)	54 (60,0%)
	Шикоятҳои камхунӣ	4 (26,7%)	5 (33,3%)	24 (80,0%)	53 (58,9%)
	Дарди сар	12 (80,0%)	13 (86,7%)	27 (90,0%)	78 (86,7%)
	Сарчархзанӣ	8 (53,3%)	8 (53,3%)	18 (60,0%)	50 (55,5%)

Басомади фишорбаландии шарёни (ФШ) дар гурӯҳҳои 1, 2 ва 3-юм мутаносибан 83,3%, 86,7% ва 93,3%-ро ташкил дод. Бояд зикр кард, ки фишорбаландии танҳо дар 20%-и беморон дода ва дар гурӯҳи якуми дорон марҳалаҳои З А ва З Б-и БМГ муайян карда шуд. Фишорбаландии миёнаи ша-

рёни ва дараҷаи вазнини он дар 28,9 ва 38,9%-и беморон муайян карда шуд, ки асосан ҳангоми марҳалаҳои вазнин ва терминалии БМГ мавҷуд буданд.

Таҷрибаи амаливу маълумотҳои сарчашмаҳо[7,9,10] нисбатан зиёдтар ва ҷараёни вазнинтар доштани ФШ-ро дар беморони

дорои ДН нисбат ба популятсияи беморони дорои гломерулопатияи пайдоишаш дигар нишон медиҳанд. Ин нуқтаро таҳқиқотҳои анҷомдодаи кормандони мо низ тасдиқ мекунанд [5,6].

Синдроми варам(edematous) дар қисми зиёди таҳқиқшудагон (61,1%) дидо шуд. Басомади синдроми варам бо вазнин шудани ҷараёни БМГ зиёд шудааст(мутаносибан 50,0%, 56,7% ва 70%) дар гурӯҳҳои 1,2,3). Варамҳо маъмулан ҳусусияти нефротикӣ доштанд: дар рӯй, дар мавзеи қамар, андомҳои поёнӣ ҷойгир шуда буданд, дар 19(2,1%-) бемор ҷамъ шудани моеъдар қовокии шикам ва плевра ба назар расид.

Дараҷаи возехии протеинурияи шабонарӯзӣ диқкати маҳсусро талаб мекунад. Басомади баланди протеинурияи баланд дар беморони дорои НД аломати манфии пешгӯикунанда мебошад, қисуръати протсесси пешравии БМГ –ро метезонад.

Шикоятҳои кардиалий таппиши дил, дардоҳои даврай дар мавзеи дил, ихтиолол ва на-

фастангӣ зоҳир мешавад. Ихтиолҳои диспептикӣ (хозима) асосан бо бад шудани иштиҳо, сӯзиши сари дил, вазнинӣ ва дардҳои кӯтоҳмудати ташаннуҷ (spasm) дар мавзеи меъда зоҳир мегардад. Аз шикоятҳои камхунӣ сустии якбора, қарахтшавии дастҳо, торик шудани пеши чашмҳо, рангпаридагии назарраси қабатҳои пӯст ба мушоҳида расиданд. Сардард ва сарчархзанӣ бинобар бисёрэтиологӣ будани генези онҳо, аз гурӯҳҳои симптомҳои зикршуда, алоҳида баррасӣ карда шуданд.


Натиҷаҳои омӯзиши синдроми камхунӣ тибқи нишондодҳои хуни периферӣ низ тағиротҳои муҳимми гемограмма дар гурӯҳҳои беморони таҳқиқшуда нишон дод (ҷадвали 2). Таҳлили хуни переферӣ аломатҳои камхуниро дар 81 (90%)-и беморон нишон дод. Камхунии сабук бо сатҳи гемоглобин дар худуди 119-100 г/л дар 16(18%) таҳқиқшуда, камхунии дараҷаи вазниниаш миёна бо сатҳи гемоглобин поёntar аз 70 г/л –дар 34 (38%) дидо шуд.

**Ҷадвали 2. – нишондиҳандаҳои гемограмма дар беморони дорои БМГ ҳангоми НД (M±m).**

Нишондиҳанда, воҳиди ҷенкунӣ	Гурӯҳи назоратӣ (n=20)	Беморони дорои аломатҳои камхунӣ (n=81)		
		Камхунии сабук (n=16)	Вазнини миёна (n=31)	Камхунии вазнин (n=34)
Эритроситҳо, $\times 10^{12}/\text{л}$	4,86±0,04	3,58±0,01	3,32±0,02	2,63±0,16
Гемоглобин (Hb), г/л	131,8±1,2	100,8±0,9	83,1±1,1	58,1±2,3
Гематокрит (Ht), %	44,2±0,91	39,6±1,32	34,2±2,21	31,5±0,88
Нишондиҳандаҳои ранга (HP), Ед	0,86±0,03	0,80±0,02	0,71±0,03	0,69±0,02
Оҳани серум (ОС), мкмоль/л	19,31±1,06	11,58±1,22	10,39±1,34	9,87±1,41

Натиҷаҳои таҳлили басомад ва вазнинии ҷараёни камхунӣ дар гурӯҳҳои таҳқиқшуда дар расми 10 оварда шудааст.

Расми 1. Басомад ва вазнинии камхунӣ дар беморони гирифтари нефропатияи дигабетӣ дар марҳалаҳои гуногуни НМГ



Аллакай дар марҳалаи ҳангоми НД (гурӯҳи 1) дар бештари беморон (70,0%) аломатҳои камхунӣ ба мушоҳида расид. Дар марҳалаи БМГ бештар камхунии сабук ва камтар камхунии дараҷаи вазнини миёна ва вазнини камхунӣ ба мушоҳида расид. Дар ин вазъият, зикр ба маврид аст, ки дар марҳалаи 3Б БМГ (гурӯҳи 1Б) дар муқоиса аз марҳалаи 3А (гурӯҳи 1а) басомади синдроми камхунӣ зиёд мешавад (86,6% дар муқобили 53,3%). Дар барномаҳои миллии нарӯшидаи Ҷамъияти илмии нефрологҳои Россия нисбатан бештар дучор шудани бемориҳои бисёрӯзвӣ, маҳсусан осебҳои дилу рагҳо дар беморони марҳилаи 3Б дар муқо-

иса аз марҳилаи 3А БМГ ишора карда мешавад, ки ин аз хеле паст шудани суръати филтратсияи калобачавӣ (сфк) дар марҳилаи 3Б дарак медиҳад. Вобаста аз ин, муаллифон марҳилаи миёнаи БМГ-ро ба марҳалаҳои 3А ва 3Б чудо мекунанд.


Дар марҳилаи вазнини БМГ ҳангоми НД (гурӯҳи 2) сохтори синдроми камхунӣ ба тарафи вазниншавии ҷараёни он тағиیر мейбад. Камхунии сабук дар муоинаҳои чудогона (6,7%) ба мушоҳида мерасад, ҳолон ки басамади дараҷаи вазнинии камхунӣ якбора зиёд мешавад (53,3%). Ҳамчунин басамади камхунии вазнин дар муқоиса аз марҳилаи 3Б-и БМГ зиёд шуда, то 40,0% мерасад.

Дар марҳилаи терминалӣи норасоии музмини гурдаҳо ҳангоми НД (гурӯҳи 3) низ тағииротҳои қонунӣ рӯҳ медиҳанд дар сохтор ва микдори синдроми камхунӣ. Микдори дараҷаҳои вазнинии камхунӣ хеле (63,3%) зиёд мешавад, камтар (33,3%) камхуниҳои миёна ва хеле кам (3,3%) дараҷаи сабуки камхунӣ дид мешавад. Ин нуқта алоқамандии патогенетикии пайдошавии камхунии гурдавиро бо массаи нефронҳои фаъолияткунанда, ки эритропоэтинро синтез мекунанд, ба таври эътиимоднок субъект месозад.

Дар ин марҳилаи кӯҳнашудаи БМГ нефросклерози возех дид мешавад, ки фаъолияти функционалии гурдаҳоро дар маҷмӯъ бад месозад ва барои пайдо шудани симптоматикай патологии бисёрӯзвӣ, аз ҷумла камхунӣ мусоидат мекунад.

Бо назардошти алоқамандии амалӣ ва содда будани таҳқиқот маълумотҳои гемограмма бо сатҳи креатинини зардоби хун бо мақсади муайян кардани иртиботи мутақобилиа он бо микдору вазнинии камхунӣ ҳангоми марҳалаҳои гуногуни БМГ иуқоиса карда шуд (расми 2).

Ин муқоиса имконият дод, ки қонунмандии муайян муқаррар карда шавад: бо



Расми 2. – Таҳлили муқоисавии маълумотҳои гемограммаҳо бо нишондиҳандаҳои сатҳи креатинини зардоби хун (қиматҳои нисбӣ, бо%).

зиёд шудани муҳтавои креатинини зардоби хун микдор ва вазнинии ҷараёни синдроми камхунӣ меафзояд. Ин нуқта барои табиби амалӣ имконият медиҳад, ки вазнинии ҷараёни бемории асосиро, пешӯии онро ба таври муфассал баҳогузорӣ кунад, стратегияи табобат ва профилактикаи табобатро интиҳоб намояд.

Ҳамин тавр, ҳамроҳшавии синдроми камхунӣ дар беморони дорои БМГ ҳангоми НД дар заманаи фишорбаландии шараёнӣ, синдроми варам, протеинурияи баланди шабонарӯйӣ, сустшавии босуръати СФК ва азотемия статуси умумии соматикии беморро бад месозад. Дар ин категорияи беморон аломати камхунӣ дар гемограмма назар ба зуҳуроти клиникии синдроми камхунӣ барвақтар муайян карда мешавад. Синдроми камхунӣ бо аломатҳои клиникиву лаборатории ихтиилолҳои функцияҳои гурдаҳо алоқамандии зич ва ҳамbastагии мустақил дорад. Сари вақт муайян кардани синдроми камхунӣ ва усуљҳои соддаву дастраси таҳқиқотҳои ҷараёни он имконият медиҳад, ки вазнинии ҷараёни бемории асосӣ, пешӯии он ба таври муфассал баҳогузорӣ ва стратегияи комплекси самараноки табобат ва профилактика таҳия карда шавад.

### Адабиёт

- Шестакова М.В. Сахарный диабет и хроническая болезнь почек: современная диагностика и лечение / М.В.Шестакова // Вестник РАМН.–2012.–№ 1.– С. 45-49.
- Иванов Д.И. Диабетическая нефропатия: диагностика и лечение в свете рекомендаций ADA 2011 / Д.И.Иванов // Здоров' я Украши.–2011.–№ 1. (15).– С. 27-30.

3. Оспанова Т.С. Изменение показателей качества жизни больных на разных стадиях хронической болезни почек при сахарном диабете / Т.С.Оспанова, Н.В.Заозерская //Вестник проблем биологии и медицины.–2013.–Т. 2, № 1.–С. 144-148.
4. Diabetic NephropathyRemission and Regression Team Trial in Japan (DNETT-Japan): *Rationale and study design*/K.Shikata[et al.] //Diabetes Research and Clinical Practice.–2010.–№ 87.–PP. 228-232.
5. Сулейманова З.А. Состояние гемодинамики малого круга кровообращения у больных у больных с ХПН /З.А.Сулейманова // Роль медицинской науки в оздоровлении общества: сб. тр. / 59-я научно-практическая конференция ТГМУ. Душанбе. – 2011.С. 187-188.
6. Соибов Р.И.Функциональная характеристика гипертрофии левого желудочка у больных с различными стадиями хронической почечной недостаточности / Р.И.Соибов, Ю.А.Шокиров, З.А.Сулейманова // Вестник Авиценны.– 2014.– № 1.– С. 84-90.
7. Мухин Н.А. Персонифицированная медицина в клинической нефрологии / Н.А.Мухин, В.В.Фомин // Терапевтический архив. – 2012. – № 6.– С. 5-9.
8. NKF-K/DOQI Clinical Practice Guidelines for Anemia of Chronic Kidney Disease: update. / Am. J. Kidney Dis. – 2001. – 37 (suppl. 1).– PP. 182-238.
9. Шилов Е.М. Нефрология: учебное пособие для послевузовского образования / Е.М.-Шилов. – ГЭОТАР-Медиа. –2008. – 969 с.
10. OnbehalfoftheRenalPathologySociety. PathologicClassificationofDiabeticNephropathy / T.W.Tervaert[etal.] //J. Am. Soc. Nephrol.– 2010. –№ 21 (4).–PP. 556-563.
11. Diabetic nephropathy / T.Zelmanovitz[et al.] //Diabetology & Metabolic Syndrome.– 2009. – V. 1.– PP. 1-17.

## КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ С ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИЕЙ

Х.С. Ганиев

Кафедра внутренних болезней №1ТГМУ им. Абуали ибн Сино

Проведено обследование 90 больных с хронической болезнью почек (ХБП), развившейся на фоне диабетической нефропатии (ДН). Показана клинико-лабораторная характеристика анемического синдрома, установлена его взаимосвязь со стадиями ХБП и маркёрами нарушения почечных функций. Клинические проявления анемического синдрома выявлены у 53 (58,9%) обследованных, однако анализ периферической крови обнаружил признаки анемии у 81 (90%) пациентов. Лёгкая степень тяжести анемии по показателям гемограммы выявлена у 16 (17,8%) больных, средней тяжести – у 31 (34,4%), тяжёлая анемия – у 34 (37,8%). Анемия лёгкой степени чаще (43,3%) выявляется у больных с умеренной стадией ХБП при ДН. У больных с тяжёлой стадией ХБП при

ДН лёгкая анемия выявляется в единичных наблюдениях (6,7%), тогда как частота анемии средней тяжести (53,3%) и тяжёлой степени (40,0%) значительно увеличивается. В стадии терминальной хронической почечной недостаточности возрастает частота тяжёлых форм анемии, достигая 63,3%, реже встречается средняя (33,3%) и исключительно редко – лёгкая форма анемии (3,3%).

Наблюдается взаимосвязь частоты и тяжести течения анемического синдрома с величиной скорости клубочковой фильтрации (СКФ), уровнем креатинина сыворотки крови и клиническими признаками нарушения почечных функций.

**Ключевые слова:** хроническая болезнь почек, диабетическая нефропатия, анемический синдром

## CLINICAL AND FUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH DIABETIC NEPHROPATHY

H. S. Ganiev

Department of Internal Diseases No. 1 of TSMU Abuali ibn Sino

A total of 90 patients with chronic kidney disease (CKD), which developed during the first stage of treatment, were examined. background diabetic nephropathy (DN). The clinical and laboratory characteristics of anemic syndrome are shown, its relationship with the stages of CKD and markers of impaired renal function is established. Clinical manifestations of anemic syndrome were detected in 53 (58.9%) patients, but peripheral blood analysis revealed signs of anemia in 81 (90%) patients. According to the hemogram parameters, mild anemia was detected in 16 (17.8%) patients, moderate – in 31 (34.4%), and severe anemia – in 34 (37.8%). Mild anemia is more often detected (43.3%) in patients with

moderate CKD with DN. In patients with severe CKD with DN, mild anemia is detected in isolated cases (6.7%), while the frequency of moderate (53.3%) and severe anemia (40.0%) increases significantly. In the stage of end-stage chronic renal failure, the frequency of severe forms of anemia increases, reaching 63.3%, less often there is a moderate (33.3%) and extremely rare – a mild form of anemia (3.3%).

There is a correlation between the frequency and severity of the course of anemic syndrome and the glomerular filtration rate (GFR), serum creatinine levels, and clinical signs of impaired renal function.

**Keywords:** chronic kidney disease, diabetic nephropathy, anemic syndrome

**Фаниев Х.С.** - аспиранти кафедраи бемориҳои дарунии № 1, МДТ «ДДТТ ба номи абуалий, ибни Сино; Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 139, Е-mail: khurshed12@inbox.ru.  
**Ганиев Х. С.** – аспирант кафедры внутренних болезней № 1 ТГМУ; Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 139, Е-mail: khurshed12@inbox.ru.

**Ganiev Kh. S.** graduate student of the Department of Internal Diseases No. 1 of TSMU; 139 Rudaki Ave., Dushanbe, Tajikistan, E-mail: khurshed12@inbox.ru.

## ТАҒИЙРЁБИИ ҲАҶМ ВА СОХТОРИ ҚИСМАТИ ЧАПИ ДИЛ ДАР БЕМОРОНИ БУГУМДАРДИАРБОДМОНАНДБО ЗУҲУРОТҲОИ СИСТЕМАВӢ ДОШТА ДАР ЯКЧОЯГИ БО ФИШОРБАЛАНДИИ ШАРАЁНӢ

**Зубайдов Р.Н., Якубов Д.М., Нематзода Б.Р.**

Кафедраи таълими асосҳои бемориҳои даруний (мудири кафедра н.и.т., дотсент Каримова Г.Н.)- и МДТ “ДДТТ ба номи Абуалий ибни Сино”

**Муҳиммият.** Буғумдарди тарбодмонанд (БТ)- бемории паҳншудаи аутоиммунӣ ва системаи иммуноилтиҳобии бофтаи пайвасткунанда буда, бо тағииротҳои сохторӣ дар буғумҳо, эрозия ва касолати узвҳои доҳилӣ оварда мерасонад. Зиёда аз 0,5-2% аҳолии кураи замин мубталои ин беморӣ буда, бо равишҳои гуногуни болинӣ мегузаранд. Дар раванди бемории буғумдарди тарбодмонанд бемориҳои ҳамрадиф (коморбидӣ) таъсири худро баръало расонида метавонанд.[1,2].

Хусусиятҳои ин беморон дар он мебошад, ки ба равиши беморӣ таъсири манфӣ

расонида, зуҳуроти болинӣ ва тағииротҳои сохтории буғумдарди тарбодмонанд (БТ)-ро тағиир медиҳад. Инчунин, дар раванди беморӣ омилҳои хатарноке вучуд доранд, ки ба системаи дилу рагҳои хунгард таъсири манфӣ мерасонанд, ба монанди: истифодаи сигор, диабети қанд, фишорбаландии шараёнӣ, фарбехии дарачаи I II-IV мебошад. Ин омилҳои хатарнок ба пайдошавии бемории сактаи шадиди миокард (СШМ), вайроншавии шадиди гардиши хун дар майнаи сар (ВШГХ) ва марги нобаҳангом оварда мерасонанд ки, оҳиста-оҳиста ба пайдошавӣ ва

авчгирин атеросклерози рагҳои хунгард мусоидат менамояд. [3]. Аз омӯзишҳои солҳои наздик гузаронида шуда, маълум гаштааст, ки зиёдшавии оризаҳои системаи дил ва рагҳои хунгард на балки вобастагӣ дорад ба омилҳои хатарноки дар боло зикр гардида, балки аз вазъи системаи имунно-илтиҳобӣ низ вобастагии калон дорад.[4,5]. Системаи имунноилтиҳобӣ механизми патогенетикии паҳншуда мебошад, ки асос ва таҳкурсии пайдошавии бемориҳои имунно-илтиҳобро нишон медиҳад, ки яке аз на-мояндаи ин бемориҳо буғумдарди тарбодмонанд (БТ) мебошад. Ҳангоми вайроншавӣ ва ба касолат дучоршавии системаи имунно илтиҳобии беморони буғумдарди тарбодмонанд(БТ) зухуротҳои болинии бемор пурзур гашта ва ба тағйиротҳои патологии узҳои дохила оварда мерасонад. Зухуроти илтиҳоби субклиниқӣ дар паҳншавӣ ва пайдоиши атеросклерози рагҳои хунгард мусоидат намуда ва тағйирёбии гардиши хун ва то чи андоза хатарнок будани омилҳои кардиоваскуляриро шарҳ медиҳанд.[6]. Тадқиқотҳои пешина сабит намуданд, ки омузиши системаи кардиоваскулярий дар беморони буғумдарди тарбодмонанд (БТ) то дараҷаи зарури кофӣ намебошад, аз ин ру зарур аст, ки барои пурра ва дақиқ омухтани равиши беморӣ, тағйирёбии соҳтори қисматҳои чали дили бемориҳои буғумдарди тарбодмонанд (БТ), усулҳои ҳозиразамони инструменталиро (техникиро) истифода бояд кард. [7,8].

**Мақсади тадқиқот:** Аз маълумотҳои дар боло зикргардида бармеояд, ки мақсади тадқиқоти мо омузишӣ, ҳолати гемодинамикаи(хунгардиши) марказӣ ва баҳодиҳӣ ба хусусиятҳои морффункционалии қисматҳои чали дил дар беморони буғумдарди тарбодмонанд (БТ) бо зухуротҳои системавӣ дошта, дар якҷояги бо фишорбаландии шараёни мебошад.

**Мавод ва усулҳои тадқиқот:** Дар тадқиқоти мазкур ҳамагӣ 103 бемор бо ташхиси бемории буғумдарди тарбодмонанд (БТ), ки дар шуъбаи кардиоревматологии МД МТШ №2 дар зери назорат ва табобат қарор доштанд фаро гирифта шуд. Синну соли

беморон аз 18 то 68 соларо дар бар мегирифт (соли миёни онҳо ба  $46,3 \pm 3,4$  сол ба-робар буд). Аз инҳо занҳо 84-нафар ва мардҳо ба 19-нафарро ташкил мекарданд.

Давомнокии миёнаи бемории буғумдарди тарбодмонанд (БТ)  $8,2 \pm 1,6$  солро дар бар мегирифт. Дар 54 беморон зухуроти гуно-гуни системаи илтиҳоби буғумдарди тар-бодмонанд (БТ) ба ҷашм мерасид, ки аз инҳо бемории фишорбаландии шараёни дар 52,4 %, дараҷаи баланд қавӣ будани илти-ҳоб: I, II, III, дар 22, 34 ва 47 бемор буғум-дарди тарбодмонанд (БТ) ҷой дошт. Инчу-нин тамоми беморони дар тақсимот қарор-дошта ба гуруҳ ва дараҷанокии тағийирёбии рентгенӣ тақсим карда шуд. Дараҷанокии рентгенӣ аз IV гуруҳ: I - 7 бемор, II - 22 бемор, дараҷаи III - 59 бемор дараҷаи IV - 15 бемори-борат буд. Гуруҳи назоратӣ бошад аз 40 бемори комилан солим иборат буда, ки аз онҳо (28-то занҳо ва 12-то мардҳо) ки тағий-иротҳои бемории даруниро надоштанд таш-кил мекард, синну соли миёнаи беморони назоратӣ ба 53-сола баробар буд. Тамоми беморони дар тадқиқот қарор дошта (103), новобаста ба зухуротҳои клиниқӣ ва систе-маҳои имунноилтиҳобӣ ба II-гуруҳи асоси чудо карда шудаанд, гуруҳи I-умро 49-бе-мор, ки бо ташхиси бемории буғумдарди тарбодмонанд (БТ) бо зухуротҳои баланди илтиҳобӣ ва бе мавҷудоти фишорбаландии шараёни (ФШ) ташкил мекард. Гурӯҳи II-умро бошад 54-бемор бо буғумдарди тар-бодмонанд (БТ) марҳилаи баланди авчгирӣ ва бо оmezish бо фишорбаландии шараёни (ФШ) ташкил мекард.

Бо мақсади омузиши тағийирёбии соҳтори функционалии қисматҳои чали дил ва баҳодиҳӣ ба ҳолати хунгардиши (гемодина-мика) маркази дар дил, дар кулли беморони буғумдарди тарбодмонанд (БТ) усули инст-рументалии эхокардиография таҷҳизоти ултрасадоии << PHILLIPS-8Д-800 >> исти-фода карда шуд. Барои баҳодиҳӣ ба ҳолати морффункционалии қисматҳои чали дил чунин нишондодҳо ба назар гирифта шуд: андозаи интиҳоии диастолӣ ва систолии меъдачаи чап (АИдМЧ, см), (АИсМЧ, см), ҳаҷми интиҳоии диастолӣ ва систолии меъ-

дачай чап (ХИдМЧ,мл), (ХИсМЧ,мл), индекси курашаклии дахлези чап (ИКДЧ,д), индекси курашаклии меъдачай чап (ИКМЧ,д), гафсии нисбии девораи байни меъдачаҳо (ГНДБМд,см) дар фазаи диастола ва массаи миокарди меъдачай чап ( $\text{МММЧ г/м}^2$ ). Инчунин нишондодҳои асосии хунгардиши маркази доҳили дили ба назар гирифта шуд, ба монанди ҳаҷми зарбавии меъдачай чап (ХЗМЧ мл), ҳаҷми дақиқавии меъдачай чап (ХДМЧ л/дақ), индекси дилий (ИД л/дақ), фраксияи партоиш (ФП-%). Таҳлили оморҳои маводҳои ҷойдошта бо усули стандартӣ, вариатсионӣ, инчунин корелиятсиони аз руи пакети маҳсуси Microsoft Excel 2007 баҳо дода шуд. Барои натиҷаи дуруст гирифтан ва ҷой доштани фарқияти байни корелиятсияҳо нишондоди t-Стюдент истифода карда шуд.

**Натиҷаҳои тадқиқот ва баррасии онҳо:** Ҳангомитадқиқот ва пурсиши клиникӣ ҳолати дил ва рагҳои хунгард дар беморони гуруҳи 1-уми буғумдарди тарбодмонанд (БТ) (89,8%) ва як қисмати беморони гуруҳи 2-юми буғумдарди тарбодмонанд (БТ) (75,5%), шикояти қавӣ пайдо карда нашуд, лекин ҳангоми пурсиши мақсаднок ва дақиқ маълум гашт, ки дар 37,8% беморони гуруҳи 2-юми тадқиқоти буғумдарди тарбодмонанд (БТ) симптомҳои кардиоваскулярӣ ҷой доштанд, ба монанди: дарди паси устухони туши (стенокардия), ки 18,5% дилзанӣ ва дамкутоки ҳангоми кори ҷисмонӣ 29,6%, заифшавии тонҳои дил 59,2%, лагти систолӣ да куллаи дил 51,6%-ро ташкил мекард. Натиҷаҳои ба даст омада, нишон медоданд, ки аз ҳама тағииротҳои морфофункционалий,

ки дар қисматҳои чапи дил дар беморони буғумдарди тарбодмонанд (БТ) бо омезиш бо ФШ, ки ҳангоми гузаронидани эхокардиография муайян карда шуд, чунин мебошанд: гипертрофияи меъдачай чап дар 44 (81,4%), эндокардит дар 12 (22,5%) ва перикардит дар 14 (25,9%) беморон вомехуранд. Чуниннатиҷаҳоро дигар муаллифон ҳангоми омузиш ва баҳодиҳӣ ба хусусиятҳои морфофункционалии қисматҳои чапи дил ба даст овардаанд. Таҳлил ва нишондодҳои тағиирёбии морфофункционали параметрҳои қисматҳои чапи дил дар беморони гуруҳи 1-2 юми буғумдарди тарбодмонанд (БТ), ки дар (ҷадвали 1) ҷой дода шудааст ба мо нишон медиҳад, ки новобаста аз нишондодҳои зуҳуротҳои системавӣ буғумдарди тарбодмонанд (БТ) бо омезиш ба ФБШ баландшавии нишондодҳо ба ҷашм мерасад, ба монанди: ҳаҷми диастолии интиҳоии меъдачай чап (ХДИМЧ) гафсии нисбии девораи байни меъдачай (ГНДБМ,д) ва девораи паси меъдачай чап (ДПМЧ,д) дар фазаи диастола ба афзоиш ру ниҳодаанд, ки дар инҷо ( $p<0,05-0,001$ ) баробар мебошад, ки фарқият дорад аз гуруҳи назоратӣ. Ноғуфта намонад, ки чунин тағииротҳои ҷойи вазқунандай гемодинамикӣ дар гуруҳи II-юми тадқиқотӣ ба ҷашм мерасад. Дар ин гуруҳ ба ғайр аз нишондодҳои дар боло зикр гардида инчунин ҳаҷман зиёдшавии индекси массаи миокарди меъдачай чап (ИМММЧ), индекси курашакли дахлези чап (ИКДЧ,д) ва индекси куррашакли меъдачай чап (ИКМЧ,д) дар фазаи диастола муайян карда шуд, ки дар инҷо ( $p<0,05-0,01$ ) баробар мебошад

#### Ҷадвали 1.- Нишондодҳои морфофункционалии қисматҳои чапи дил дар беморони буғумдарди тарбодмонанд.(БТ)

Нишондодҳо	Гуруҳи назоратӣ	Гуруҳи I(n=49)	Гуруҳи II(n=59)
А,И,Д,см	$4,32\pm0,04$	$4,68\pm0,03^*$	$4,86\pm0,04^{**}$
Х,И,Д,мл	$104,6 \pm 7,5$	$107,6\pm6,8$	$134\pm7,3^{**}$
Х,И,С,мл	$42,4\pm2,8$	$39,8\pm2,7$	$40,7\pm2,6$
Ф,Н,Д,Б,М(д),(см)	$1,21\pm0,02$	$1,39\pm0,06^*$	$1,62\pm0,06^{**}$
Ф,Н,Д,П,М(д),(см)	$1,32\pm0,03$	$1,64\pm0,05^*$	$1,76\pm0,08^{**}$
И,М,М,мч·г/м <sup>2</sup>	$98,6\pm5,4$	$112,6\pm6,1$	$126,4\pm7,2^{**}$
И,К,Д,Ч,д	$0,62\pm0,03$	$0,67\pm0,02$	$0,78\pm0,04^{**}$
И,К,М,Ч,д	$0,58\pm0,04$	$0,62\pm0,03$	$0,76\pm0,03^{**}$

Эзоҳ: \*- $P<0,05$ ; \*\*- $P<0,01$

Новобаста ба баҳодиҳии нишондодҳои морфофункционалии қисматҳои чапи дил дар беморони гуруҳи I ва II-юми тадқиқотии бугумдарди тарбодмонанд (БТ) ҳолати гемодинамикии марказии дил таҳти омӯзиш қарор дошт. (Ҷадвали 2.) Ҳангоми таҳлили функцияи систолии меъдаҷаи чап дар беморони гуруҳи II-юми бугумдарди тарбодмонанд дар муқоиса бо гуруҳи назоратӣ дар бисёр ҳолатҳо хунгардиши намуди гиперкинетикӣ ба ҷашм мерасид. Тағийротҳое, ки

ҳангоми таҳлил ба вучуд омада буданд, ҷунин нишондод доштанд: баландшавии ҳаҷми интиҳои меъдаҷаи чап, фраксияи партоиш, ҳаҷми зарбавӣ, ҳаҷми дақиқавии хун ( $P<0.5-0.01$ ), ки дар ин ҷо баръакс вақт ва нишондодҳои хунгардиши марказӣ (фраксияи партоиш, ҳаҷми дақиқавии хун, ҳаҷми зарбавӣ, индекси систолӣ) дар гуруҳи I-ум рӯ ба коҳиши оварда буданд, ки аз гуруҳи назоратӣ онқадар фарқияте надоштанд дар ин ҷо ( $P>0.05$ ), баробар буд.

#### **Ҷадвали 2. - Нишондоди гемодинамикаи марказӣ дар беморони бугумдарди тарбодмонанд (БТ)**

Нишондод	Гуруҳи назоратӣ	Гуруҳи I (n=49)	Гуруҳи II (n=54)
X, З. мл	$75,4\pm5,8$	$78,12\pm6,14$	$93,13\pm7,4^*$
X, Д.Х. м/дақ	$4,4\pm0,22$	$4,94\pm0,23$	$7,12\pm0,14^{**}$
Ф.П. %	$65,2\pm5,7$	$68,24\pm5,2$	$73,24\pm6,2^*$
И.К. л/дақ./м <sup>2</sup>	$2,78\pm0,12$	$3,12\pm0,24$	$4,82\pm0,32^{**}$

Эзоҳ: \*- $P<0,05$ , \*\*- $P<0,01$

Дар маҷмуъ дар асоси таҳлилҳои бадастомода маълум гашт, ки тағийротҳои структурии соҳтори геометрии нишондодҳои қисмати чапи дил дар беморони бугумдарди тарбодмонанд бо омезиш бо фишорбаландии шараёнӣ ҷунонҷӣ дар Ҷадвали 1 ва 2 нишондод карда шудааст шаҳодати онро медиҳад, ки кулли тағийротҳои дар боло зикргашта ба қурашаклӣ тағийр ёфтани соҳтори девораи чапи дил оварда мерасонанд, ин далелҳоро баландшавии индекси қурашаклии даҳлези чап, меъдаҷаи чап дар муқоиса бо гуруҳи назоратӣ исбот менамояд.

**Хулоса.** Ҳамин тарик, омӯзиши ҳаҷм ва тағийрёбии ҳусусиятҳои морфологӣ ва функционалии қисмати чапи дил дар беморони бугумдарди тарбодмонанд (БТ) нишон медиҳанд, ки тағийротҳо ва дигаргуниҳои ба вучуд омадаба монанди гипертрофияи меъдаҷаи чап, тағийротҳои соҳтории геометрии меъдаҷаи чап ҳамаи ин қасолатҳо ба шакловайроншавии (ремоделятсияи) меъдаҷаи чап, оварда мерасонанд. Ҷунин тағийрёбии ҳаҷм ва соҳтори қисматҳои чапи дил дар беморони бугумдарди тарбодмонанд(БТ) бо фишорбаланди шараёнӣ ки дар ин беморӣ баландшавии раванди илтиҳобӣ ба ҷашм мерасад.

#### **Адабиёт**

- Ревматология. Российские клинические рекомендации. Под ред. Е. Л. Насонова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020 {Rheumatology. Russian clinical guidelines. Ed. EL Nasonov. Moscow: GEOTAR-Media, 2020 (in Russian)}.
- Гордеев А.В, Галушко Е.А, Савушкина Н.М, идр. Оценка мультиморбидного профиля (CIRS) при ревматоидном артрите. .Первые результаты современного ревматологии.2019;13(3):10-6,
- Papas DA, Nyberg F, Kremer JM, et al. Prevalence of cardiovascular disease and major risk factors in patients with rheumatoid arthritis: a multinational cross-sectional study/ClinRheumatol. 2018;37(9):233-40. DOI:10.1007/s10067-018-4113-3.
- Balsa A, Lojo-Oliveira L, Alperi-Lopez, et al. Prevalence of comorbidities in rheumatoid arthritis and evaluation of their monitoring in clinical practice: the Spanish cohort of the

- Comorastudy.Reumatol Clin.2019;15(2):102-8. DOI: 10.1016/j.reuma. 2017.06.002
- 5.KokkonenH.StenlundH.Rantapaa-DahlqvistS.Cardiovascular risk factors predate the onset of symptoms of rheumatoid arthritis:a nested case-control study/Arthritis Res Ther.2017;19(1):148. doi:10.1186/s 13075-017-1351-8.
- 6.Solomon DH/Reed GW,Kremer JM et al.Disease activity in rheumatoid arthritis and the risk of cardiovascular events.Arthritis Rheum.2015;67(6):1449-55. doi:10. 1002/ art. 39098
7. Насонов.Е.Л, Сердечно-сосудистая патология при ревматических заболеваниях/Е.Л. Насонов, Т.В. Попкова,Д.С.Новикова // Терапевтический архив-2016. -№5- С,14-19.
8. Тактика врача-ревматолога: практическое руководство/ под ред. В. И. Мазурова. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022.-320с. :ил. – (Серия «Тактика врача»). – DOI: 10.33029/9704-6824-1-TOR-2022-1-320.

## ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЁМ И СТРУКТУР ЛЕВЫХ ОТДЕЛОВ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА С СИСТЕМНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ В СОЧЕТЕНИЕМ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.

Зубайдов Р.Н., Якубов Д.М., Негматзода Б.Р.

Не смотря на высокое достижение ревматологии особенности течение иммунно-воспалительного процесса и особенности структура- функциональное изменение левых отделов сердца в сочетании с артериальной гипертонии у больных ревматоидного артрита остается дискутабельным.

По данным многоцентровых исследование,сердечно-сосудистая заболеваемости смертность у пациентов с ревматоидным артритом выше, чем в общей популяции. Результаты крупных многоцентровых исследований позволяют утверждать, что иммуновосполительный каскад при системных

заболеваниях соединительной ткани способствует прогрессированию атеросклеротического процесса.

Одной из основных причин летальности при РА являются сердечно – сосудистые катастрофы (инфаркт миокарда (ИМ), инсульт, внезапная сердечная смерть), обусловленные ранним развитием и быстрым прогрессированием атеросклеротического поражения сосудов.

**Ключевые слова:** ревматоидный артрит - артериальная гипертония - левые отделы сердца – гипертрофия – морфо-функциональные показатели - коморбидность.

## CHANGES IN THE VOLUME AND STRUCTURES OF THE LEFT HEART IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS WITH SYSTEMIC MANIFESTATION IN COMBINATION WITH ARTERIAL HYPERTENSION.

Zubaidov R. N., Yaqubov D. M., Nematzoda B. R..

Despite the high achievement of rheumatology, the features of the course of the immune-inflammatory process and the features of the structure-functional change in the left parts of the heart in combination with arterial hypertension in patients with rheumatoid arthritis remain debatable.

According to multicenter research, cardiovascular morbidity data, ,mortality in patients with rheumatoid arthritis is higher than in the general population. The results of large multicenter studies suggest that the immune –

inflammatory cascade in systemic connective tissue diseases contributes to the progression of the atherosclerotic process.

One of the main causes of mortality in RA are cardiovascular catastrophes (myocardial infarction (MI), stroke, sudden cardiac death), caused by the early development and rapid progression of atherosclerotic vascular lesions.

**Key words:** rheumatoid arthritis - arterial hypertension - left heart - hypertrophy - morpho-functional parameters - comorbidity.

**Зубайдов Рустам Нигматович**, номзади илмҳои тиб, дотсенти кафедраи таълими асосҳои бемориҳои дарунии ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино

**Зубайдов Рустам Нигматович**, кандидат мед. наук, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней ТГМУ им. Абуали ибни Сино

**Rustam Nigmatovich Zubaidov**, phd in medicine, docent of the department of propaedeutics of internal diseases SEI "ATSMU"

**Якубов Давлатмурод Мирзомуродович**, асистенти калони кафедраи таълими асосҳои бемориҳои дарунии ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино

**Якубов Давлатмурод Мирзомуродович**, старший преподаватель кафедры пропедевтики внутренних болезней ТГМУ им. Абуали ибни Сино

**Yaqubov Davlatmurod Mirzomurodovich**, senior lecturer of the department of propaedeutics of internal diseases SEI "ATSMU"

**Нематзода Бехрузи Рустам**, врач ординатор кафедры пропедевтики внутренних болезней ТГМУ им. Абуали ибни Сино

**Нематзода Бехрузи Рустам**, табиби ординатор кафедраи таълими асосҳои бемориҳои дарунии ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино

**Nematzoda Behruzi Rustam**, doctor-ordinator of the department of propaedeutics of internal diseases SEI "ATSMU"

### **ТАҲЛИЛ ВА БАҲОДИҲӢ БА ХАТАРИ ПАЙДОШАВИИ ОСТЕОПАРОЗ (ОП) ДАР БЕМОРОНИ ФАҶОЛИ АР ВОБАСТА АЗ ХУСУСИЯТҲОИ ТАБОБАТИ ГУЗАРОНИДАШУДА.**

**Мирзоев С.З.**

Кафедраи кори ҳамширагӣ дар табобат ва асосҳои бемориҳои клиникии  
МДТ Коллеҷи тибии чумхурияйӣ.

**Мухиммият.** Артрити ревматоидӣ (АР) проблемаи марказии ревматологияи мусосир ба шумор рафта, беморӣ, маҷмуи проблемаҳои асосии назариявии тиб, ба монанди иммунитет ва патологияи аутоиммунӣ, илтиҳоҳои шадид ва музмин ва иммуногенетика ба шумор меравад [4,6]. Тасдики ин он далел аст, ки муваффақиятҳои омӯзиш ва маҳсусан дар табобати АР мебошад, ки ба рушди на танҳо ревматология, балки дар маҷмуъ ба тиб низ маъсири муҳим мерасонад [10,12].

Муқаррар карда шуд, ки асоси паогенези АР-ро таъсироти якдигарро пурракунандай нуқсонҳои аз ҷиҳати генетикӣ бартари дошта ва иқтисобии механизмҳои муътадили иммунорегулторӣ ташкил медиҳад, ки барои афзалият фаъолшавии патологии системаи иммунӣ масъул мебошад, нисбат ба ҷавоб ба стимулҳои патогенӣ ва аксаран физиологӣ мебошад. [9,13,17]. Ин рангорангии ҳам зуҳуроти клиникӣ ва ҳам сершумори иммунологӣро АР муайян мекунад [2,5,14,15].

Обстеопороз (ОП)- ин бемории системавии скелет, ки барояш кам шудани массаи устухонҳо ва ихтиололи микроархитектоники бофтаҳои устухонҳо, хос мебошад, ки ба зиёд шудани нозукии устухонҳо ва шикастани онҳо оварда мерасонад [11].

ОП- яке аз оризаҳои нисбатан вазнин ва зиёд дучоршавандай ҷараёни аксари бемориҳои музмини ревматикӣ, ҳамчунин табобати зидди ревматикӣ, аз ҷумла глюкокортикоидҳо (ГК) ба ҳисоб меравад [3].

Таваҷҷуҳ ба проблемаҳои ОП-и такрорӣ ва пажуҳишҳои сершумори илмӣ, аз ҷумла таҳқиқотҳои бузурги ояндадори когортий, миқдори зиёди метаанализҳо, шартҳои систематикӣ, ки дар солҳои охир бо мақсади муайян кардан омилҳои хатар, баҳогузорӣ кардан ба таъсири бемориҳои гуногун дар пайдо шудани ОП ва хатари пайдо шудани шикастагиҳои остеопарозӣ анҷом дода шудаанд, имконият доданд, ки доираи бемориҳо муайян карда шаванд, ки бо ОП муттаҳид шудаанд. Дар байни бемориҳое, ки

хатари пайдошавии ОП ва шикастагиҳои остеопорозиро зиёд мекунанд, РА, бешубҳа чойи намоёнро ишғол мекунанд [7,16].

**Максади таҳқиқот:** Баҳогузорӣ намудан ба тағйироти клиникӣ-рентгенологӣ дар беморони дорои РА ва ОП вобаста аз истифода намудани ГК.

**Мавод ва усуљҳои таҳқиқот.** Дар таҳқиқот 82 бемори дорои ташхиси боэътиҳоди РА синну солашон аз 26 то 54-сола фаро гирифта шуданд, ки таҳти табобати статсионарӣ дар Маркази миллии тибии “Шифобаҳш” қарор доштанд. Ташхиси АР мувоғики меъёрҳои Коллегияи амрикӣи ревматологҳо (ACP) с.1987 гузошта шуд. Дар байни занҳои таҳқиқшуда 53(64,6%) зан ва 29 (35,4%) мард буданд. Давомнокии АР ба ҳисоби миёна аз 1 то 3 солро дар бар гирифт.

Ҳамаи беморон n=82 вобаста аз марҳалаҳои рентгенологиии РА ба 3 гурӯҳ чудо карда шуданд, мувоғики чинс, синну сол ва алломатҳои клиникӣ. Дар гурӯҳи якум n=29 (35,4%) беморон доҳил карда шуда буданд, ки препаратҳои нестероидии зиддиилтиҳобиро бо дозаи зарурӣ, глюокортикоидҳо (ГК) преднизолон аз 7,5мг то 15 мг ва препаратҳои асосии зиддиилтиҳобӣ, метотрексат (МТ) аз 7,5 мг то 15 мг қабул карда буданд. Дар гурӯҳи сеюм n=26 (31,7%) НПВП-ро бо дозаи зарурӣ гирифтанд ва ГК-ро аз 7,5 то 15мг.

Айни замон дар байни ҳамаи БПВП, ки дар табобати АР истифода мешаванд, МТ статуси “стандарти тиллой”-ро соҳиб шудааст[8,18]. Беморони гурӯҳҳои якум ва дуюм ба сифати табобати базисӣ МТ-ро истифода карданд бо дозаи аз 7,5мг то 15 мг/ҳафта. Беморони ин гурӯҳ дар рӯзҳои истеъмолна-кардани МТ мунтазам кислотаи фолевиро бо дозаи 5 мг/ҳафта истеъмол намуданд.

Аз ҳамаи бемориҳои таҳқиқшудаи гирифтори АР дар 71 (86,6%) полиартрит, дар 8(9,8%) олигоартрит ва дар 3 (3,6%) моно-артрит ташхис карда шуд.

Ҳамаи беморони (n=82) пеш аз бистарӣ шудан аз усуљҳои стандартии таҳқиқот гузаштанд: муоинаи физикаӣ, муайян карданни нишондиҳандаҳои статуси буғумҳо, таҳқиқотҳои лабораторӣ, нишондиҳандаҳои

биохимиявӣ ва иммунологӣ, рентгенографияи стандартии дастпанҷа ва қисмҳои дисталии кафи по. Коркарди омории маълумотҳои ҳосилшуда бо истифода аз Excel 2005 гузаронида шуд.

Натиҷаҳо ва баррасии онҳо. Дар заминани табобати гузаронидашуда дар беморони дорои АР хеле суст шудани пешравии беморӣ ба қайд гирифта шуд. Баъди як моҳ дар беморон кам шудани микдори буғумҳои дардманд ва варамида ба мушоҳида расид. Аз моҳи дуюм сар карда кам шудани давомнокии шахшавии субҳона дар баъзе беморон дида шуд.

Тағйиротҳои рентгенологӣ дар беморони дорои АР бо роҳи муайян кардани марҳилаҳои ренгенологиии беморӣ мувоғики усули такмилшудаи истейнбрекер баҳогузорӣ карда шуд.

Дар динамика ҳангоми муқоиса кардани рентгенограмма дар оғоз ва анҷоми таҳқиқот, пас аз як соли муоина, муайян карда шуд, ки динамикаи мусбат дар беморони гурӯҳи дуюм дида мешавад.

Натиҷаҳои ҳосилшуда нишон медиҳад, ки дар 4 бемори гурӯҳи сеюм аллакай пас аз се моҳи муоина ОП пайдо шудааст дар даспанҷа ва попанҷа, баъзе 6 моҳ дар 9 нафар ва баъди як сол дар 17 нафар ОП муайян карда шуд.

Дар 2 бемори гурӯҳи якум пас аз 6 моҳи муоина пайдо шудани ОП дар попанҷаҳои даст ва баъд аз 9 моҳ 7 нафар, баъди як сол дар 11 нафар ОП муайян карда шуд.

Дар ҷараёни муоинаҳои динамикӣ муайян карда шуд, ки дар 3 бемори гурӯҳи дуюми дорои шакли фаълонкияш баланди беморӣ пас аз 9 моҳи муоина пайдо шудани ОП дар панҷаҳои даст ва баъди як сол дар 5 бемор ОП муайян карда шуд. Дар ҷараёни муоинаи динамикаи тағйироти рентгенологиии АР бо истифода аз ГК муқаррар карда шуд, ки дар аксари бештари беморон зиёд шудаи вазниниву пахншавии ОП нишон дода мешавад.

Дар маҷмуъ муқаррар карда шуд, ки маҳсусан бо дозаҳои баланд, ҳангоми АР истифода намудани ГК дар пайдошавӣ ва пешравии ОП нақши калидӣ дорад.

Дар чараёни муюнаи динамикаи пешравии рентгенологии АР муайян карда шуд, ки дар бештари беморон клиникии рентгенологии ОП дида мешавад, маҳсусан дар заминаи бо дозаи баланд истифода кардан ГК. Дар аксари сарчашмаҳои муюсири илмӣ[1] ҳамин гуна динамика дар статуси рентгенологӣ ва функционалии беморони дорои АР нишон дода мешавад.

Натиҷаҳои таҳқиқоти мо ва муаллифони дигар нишон медиҳад, ки сари вақт табобат кардани АР бо истифода аз препараторҳои муюсири фаъоли базисӣ (метотрексат), самти нисбатан ояндадор мебошад, вай имконият

медиҳад, ки ОП ба ҳадди минимум расонида шавад, дар беморони ин категория. Профилактикаи ОП бояд барои ташхиси барвақи ва табобати мақсаднокии АР, аз ҷумла БПВП нигаронида шавад, истифодаи дозаҳои минималии табобати таъсирбахши ГК.

Ҳамин тавр, дар асоси маълумотҳои ҳосилшуда таҳмин кардан мумкин аст, ки таъйин кардани НПВП дар якҷоягӣ бо БПВП дар беморони дорои АР усули самараноки-яш баланди табобат, пешгири намудани ОП, кам шудани миқдори шикастагиҳо, бҳтар шудани сифати ҳаёти беморон ва ҳарочоти иҷтимоӣ-ғиқтисодии ҷомеа мебошад.

### Адабиёт

1. Вакуленко О.Ю. Прогрессирование деструкции суставов у больных ревматоидным артритом / Вакуленко О.Ю., Кричевская О.А., Эрдес Ш.Ф//. Научно-практическая ревматология, 2011. - №3. – С.69-74.
2. Гетерогенность первичных больных ревматоидным артритом по экспрессии генов в крови: теоретические основы дифференциального подхода к терапии / Е.В. Четина (и др.) // Научно-практическая ревматология, 2011. - №4. – С.24-31.
3. Дыдыкина И.С. Остеопороз при ревматоидном артрите: диагностика, факторы риска, переломы, лечение. / И.С.Дыдыкина, Л.И. Алексеева // Научно-практическая ревматология. – 2011. - №5 – С.13-17.
4. Каратеев Д.Е. Эволюция и прогноз ревматоидного артрита при многолетнем наблюдении: дис. д-ра. ... мед. наук / Д.Е.Каратеев; Институт ревматологии, РАМН. - М., 2003. - 309 с.
5. Каратеев Д.Е. Эволюция и прогноз ревматоидного артрита при многолетнем наблюдении: дис. д-ра. ... мед. наук / Д.Е.Каратеев; Институт ревматологии, РАМН. - М., 2003. - 309 с.
6. Каратеев Д.Е. Комплексная оценка тяжести состояния больного ревматоидным артритом и её значение для прогноза болезни. Автореф. дисс. канд. мед. наук. - М., 1995, 24с.
7. Клинические рекомендации. Остеопо-роз. Диагностика, профилактика и лечение. Под ред. Л.И. Беневоленской., О.М. Лесняк. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009; 176 с.
8. Насонов Е.Л. Европейский конгресс ревматологов, Берлин (6-9 июня 2012г.) / Е.Л.Насонов, Л.Н.Денисов, В.Н. Амирджанова // Научно-практическая ревматология, 2012. - №4. – С.9-17.
9. Насонов Е.Л.Новые аспекты фармакотерапии ревматоидного артрита: ингибиторы малых молекул. / Е.Л. Насонов, Л.Н. Денисов, М.Л. Станислав // Научно-практическая ревматология, 2012. - №2. – С.66-75.
10. Насонов Е.Л.. Ревматоидный артрит как общемедицинская проблема / Е.Л. Насонов / / Тер. архив, 2004. - том 76, №5. - С.5-7.
11. Окороков. А.Н. Диагностика болезней внутренних органов. Том 2. Диагностика ревматических и системных заболеваний соединительной ткани: - М. Мед. Лит., 2003.- 576с.
12. Ревматоидный артрит в ревматологической практике России: тяжесть заболевания в российской популяции больных. Одномоментное (поперечное) эпидемиологическое исследование (RAISER) / О.М.Фоломеева (и др.)// Научно-практическая ревматология - 2010; 1:50-60.



13. Ревматология – клинические рекомендации / Р.Т.Алекперов (и др.); под ред. Е.Л.Насонова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд. группа «ГЭОТАР-Медиа», 2010. – 752с.
14. Чичасова Н.В. Ревматоидный артрит: клинико-лабораторные и клинико-морфологические сопоставления, прогноз: дисс. ... д-ра мед. наук / Н.В.Чичасова // Ин-т ревматологии РАМН. - М.; 2000. -303с.
15. Jacobsson L.T. Anti-TNF therapy and risk of death up to 8 years after treatment stair Results from the Swedish register (ARTIS) / L.T.Jacobsson, J. Askling, S.Rantapaa-Dahlgvist // Ann.Rheum. Dis., 2008. – V.67 (suppl. II). – P.183.
16. Kanis J.A., Johanson H., Oden A. et al. A meta-analysis of prior corticosteroid use and fracture risk. J Bone Miner Res 2000;19:893-9.
17. Klareskog L. Rheumatoid arthritis. Lancet, 2009\$ 374: 659-331.
18. Methotrexate as the «anchor drug» for the treatment of early rheumatoid arthritis / T. Pincus, (and etc) // Clin Exp Rheumatol 2003; 21 (Suppl 31): S179 – S185.

## АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКА РАЗВИТИЕ ОСТЕОПОРОЗА У БОЛЬНЫХ АКТИВНЫХ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА ПРОВОДИМОЙ ТЕРАПИИ

Мирзоев С.З.

Кафедра «Сестринское дело в терапии и основы клинической патологии»  
ГОУ «Республиканский медицинский колледж»

**Цель исследования:** Оценить клинико-рентгенологические изменения у больных ревматоидного артрита и остеопороза в зависимости от применения глюкокортикоиды.

**Материалы и методы.** Было обследовано 82 больных с досто-верным диагнозом РА в возрасте от 26 до 54 лет, находившихся на стационарном лечение в Национальном Медицинском центре РТ «Шифобахш». Длительность РА в среднем была от 1 до 3 года.

Больные поступили с жалобами на боли в суставах, припухание сустава, утренняя скованность и ограничение сустава. Все пациенты в зависимости от клиническим проявлением получали нестероидные противовоспалительное препараты, базисные противовоспалительные препараты и глюкокортикоиды в нужную дозу. Длительность ревматоидного артрита в среднем была от 1 до 3 года.

**Результаты:** Лечение больных РА показало, что совместное применение нестероидные противовоспалительное препараты, базисные противовоспалительное препара-

ты и малые дозы глюкокортикоиды наиболее перспективный метод лечение данных больных и наблюдалось быстрее значительное снижение активности заболевания.

В процессе наблюдения за динамикой рентгенологического прогрессирования РА установлено, что у подавляющего большинства пациентов наблюдается клиника рентгенологическая остеопороза, особенно на фоне применение больших доз глюкокортикоиды.

**Выводы.** На основании полученных данных можно полагать, что назначение нестероидные противовоспалительное препараты в сочетании с базисные противовоспалительные препараты, (метотрексат) у больным РА, является высокоэффективным методом лечения, предупреждения остеопороза, снижения частота переломов, улучшение качества жизни больных и социально-экономические затраты общества.

**Ключевые слова:** клинико-рентгенологические изменения, остеопороз,а качества жизни, социально-экономические затраты ревматоидный артрит, метотрексат, глюкокортикоиды.

## ANALYSIS AND RISK ASSESSMENT OF OSTEOPOROSIS DEVELOPMENT IN PATIENTS WITH ACTIVE RHEUMATOID ARTHRITIS DEPENDING ON THE NATURE OF THE THERAPY

Mirzoev S.Z.

Department of "Nursing in Therapy and Basics of Clinical Pathology" State Educational Institution "Republican Medical College".

**Objective:** To evaluate the clinical and roentgenologychanges in patients with rheumatoid arthritis and osteoporosis depending on the use of glucocorticoids.

**Materials and methods.** 82 patients with a reliable diagnosis of RA aged from 26 to 54 years old who were hospitalized in the National Medical Center of the Republic of Tajikistan "Shifobakhsh" were examined. The duration of RA averaged from 1 to 3 years.

The patients were admitted with complaints of joint pain, joint swelling, morning stiffness and joint restriction. All patients received nonsteroidal anti-inflammatory drugs, basal anti-inflammatory drugs and glucocorticoids in the necessary dose depending on the clinical manifestation. The duration of rheumatoid arthritis averaged from 1 to 3 years.

**Results:** Treatment of patients with RA showed that combined use of non-steroidal anti-inflammatory drugs, basal anti-inflammatory

drugs and low-dose glucocorticoids was the most promising method of treatment in these patients and a significant reduction of the disease activity was observed more quickly.

While observing the dynamics of the RA roentgenologic fungus, it was established that the clinic of the roentgenologic osteoporosis was observed in the overwhelming majority of patients, especially on the background of using high doses of glucocorticoids.

**Conclusions:** On the basis of the obtained data we may assume that the prescription of non-steroidal anti-inflammatory drugs in combination with basanti-inflammatory drugs, (methotrexate) in patients with RA is a highly effective method of treatment, prevention of osteoporosis, reduction of fracture frequency, improvement of life quality of patients and social and economic costs of society.

**Keywords:** rheumatoid arthritis, osteoporosis, methotrexate, glucocorticoids

**Мирзоев Сухробхон Зарифович** – Заведующий кафедрой «Сестринское дело в терапии и основы клинической патологии» ГОУ «Республиканский медицинский колледж», к.м.н., E-mail: [suhr74@mail.ru](mailto:suhr74@mail.ru)

**Мирзоев Сухробхон Зарифович** – Мудири кафедраи «Кори ҳамширагӣ дар терапия ва асосҳои патологияи клиникӣ» МДТ «Коллеҷи тибии ҷумҳурияйӣ», н.и.т., E-mail: [suhr74@mail.ru](mailto:suhr74@mail.ru)

**Mirzoev Sukhrobkhon Zarifovich** – PhD, Head of the Department of "Nursing in Therapy and Basics of Clinical Pathology" State Educational Institution "Republican Medical College". E-mail: [suhr74@mail.ru](mailto:suhr74@mail.ru)

## ДИНАМИКАИ ТАФИЙРОТИ МОРФОФУНКСИОНАЛИИ НИШОНДИҲАНДАҲОИ ДИЛ ДАР ТАБОБАТИ БЕМОРОНИ ГИРИФТОРИ БЕМОРИИ ФИШОРБАЛАНДӢ БО ДЕПРЕССИЯИ ҲАМРОҲШУДА Холикова Н.А., Одинаев Ш.Ф.

Кафедраи бемориҳои дарунии №1, МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино».

**Муҳиммият.** Проблемаи фишорбаландии шарёнӣ (ФШ) яке аз проблемаҳои муҳимтарин дар кардиллогия маҳсуб мешавад, зеро

тақрибан 30%-и аҳолии қалонсоли ҷаҳон гирифтори ин ё он шакли ФШ ҳастанд. Паҳншавии фишорбаландии шарёнӣ дар тамоми

чаңон дар соли 2014 тибқи маълумоти шульбаи омории ТҮТ 29,2% дар мәрдхो ва 24,8% дар занхоро ташкил дод [1]. ФШ махсусан дар гериатрия ахамияти бузург дорад, зеро паҳншайи ин беморй бо гузашти синну сол зиёд шуда, дар 50-солагүй то 50% ва дар шахсони аз 80-сола боло -80%-ро ташкил медиҳад [2].

Муқаррар карда шудааст, ки пешгүйи инфириоды дар бемороне, ки гирифтори ФШ ҳастанд, ба истиснои баланд шудани фишори шарёнй аз бисёр чихат ба бемориҳо ҳамроҳшуда ва ҳолатҳои патологүй иртибот дорад [3,4].

Пайдо шудани ФШ имкон дорад, ки дар нағицаи бемории системаи дилу рагҳо, ихтиолҳои гуногуни метаболикүй ва ҳам дар нағицаи вайроншавии генези марказй, аз чумла ҳангоми ихтиолҳои асабиву рухй ба вучуд биёд. Дар робита аз ин, таҳқиқотҳои сершумори клиникүй оид ба омӯзиши имконпазирии иртиботи мутакобилаи ФШ ва тарсу вахм-ихтиолҳои депрессивий анҷом дода шудаанд [2,5,6].

Нишон дода шудааст, ки депрессия ва изтироб омилҳои мустақили хатар мебошанд, ки ҳам ба пайдошайи ФШ ва ҳам ба пешгүйи зинданони беморони дорои бемориҳои системаи дилу рагҳо таъсири мерасонанд. Дар ин маврид қайд карда шудааст, ки ихтиолҳои изтиробиву депрессивий, ки дар 55 – 70%-и ҳолатҳо дар беморони дорои бемории гипертоникиянд (БГ), метавонанд ба сатҳи фишори шарёнй ва миқдори пайдошавии буҳронҳои гипертоникүй таъсири манғй расонанд [3,4,5]. Дар гузориши бахшида ба солимии ахолии ФР қайд карда шудааст, ки гирифторшавй ба бемориҳои депрессиявй дар ашхоси солхұрда (60-74 лет), яне 2 маротиба бештар аст аз шахсони калонтар аз 75-сола ва дар одамони аз 75-сола боло 6 маротиба бештар аст назар ба چавонон [7].

Бозсозии системаи дилу рагҳо (СДР) сифати тағыйиринаёбандай бемории гипертоникиянд (БГ) буда, дар оянда, аз як тараф, орисаи ФШ ва аз тарафи дигар омили пешравии он мебошад [8,9].

Айни замон гипертрофияи миокарди меъдаачаи чап ҳамчун пешхабари (предиктор) асоси бемориҳои барвақти дилу рагҳо ва фавтдониста мешавад. Вучуд доштани гипертро-

фияи миокарди меъдаачаи чап дар байнан ҳамаи сабабхо 4 маротиба бештар аст- 7-8 маротиба бештар аз БДР. Баланд шудани шохиси массай миокарди меъдаачаи чап (МЧ)-ро дар ҳар як  $10 \text{ г}/\text{м}^2$  афзудани хатари пайдошавии орисаҳои билу рагҳо дар 22%-и ҳолатҳо ҳамроҳй мекунад [8-11].

Антидепрессантҳои насли нав-ингибиторҳои селективии забти баръакси серотонин (СИОЗС) диапазони истифодаи антидепрессантҳоро ҳангоми БДР хеле васеъ гардонидааст [12].

Айни замон натицаҳои ба дастомада аз таҳқиқотҳои сершумор оид ба истифодаи СИОЗС дар табобати бемориҳои дилу рагҳо ҳамроҳ бо ихтиолҳои коморбидии аффективй дастрас аст. Аммо, таҳқиқоте, ки дар он таъсири СИОЗС ба параметрҳои функционалии дил дар беморони солхұрдаи гирифтори БГ хеле кам ассо ва натицаҳо низ гуногун мебошанд [12,13].

**Мақсади таҳқиқот:** омӯхтани таъсири липравиди 10 ва таъсири истифодаи омехтаи он бо рексетин (пароксетин) ба протесексҳои бозсозй дар беморони гирифтори бемории гипертоникий дар беморони синну соли солхұрдаи дрои депрессияи коморбидй.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот:** таҳқиқот дар пойгоҳи шульбаи кардиологияи Маркази тибии шаҳрӣ, ш. Душанбе ичро карда шудааст. Ба таҳқиқот 80 бемори гирифтори бемории гипертоники ашхоси солхұрда ҳамроҳ бо депрессияи коморбидй синну соли 60-74-сола дохил карда шуданд. Аз онҳо дар 17 дарақаи I (нарм), дар 38 – дарақаи II (миёна) ва дар 25– дарақаи III (вазнини) ФШ (мувоғиқи таснифи ТҮТ/МОАГ, 1999) ба қайд гирифта шуд. Занҳо 46, мәрдхо – 34 нафар буданд. Синну соли миёна –  $65,5 \pm 6,9$  сол, давомнокий беморй –  $11,2 \pm 5,9$  сол. Барои ҳамаи таҳқиқотҳо розиги хаттии огоҳонидашудаи беморон гирифта шуда буд. Пас аз таҳқиқоти умумиклиниий беморонро ба гурӯҳҳои асосй ва назаратй чудо карданд. Дар гурӯҳҳои чудо кардашуда миқдори якхелаи беморон дохил карда шуда буданд ( $n=40$ ). Фарқиятҳои назарраси синну сол, давомнокий ва вазнини ФШ ба мушоҳида нарасид.

Дар ҳамаи беморон дар давоми 12 ҳафтатабобати базисии гипотензивӣ бо липразиди 10 анҷом дода шуд. Лиپразид 10 – препарати омехтаи антигипертензивии истеҳсоли заводи химиявии Боршаговский (Украина) мебошад. Препарат дар таркиби ҳуд ингибитори ферменти ангиотензиншавии насли III – лизиноприл дигидрат 10 мг ва диуретики тиазидии гидрохлортиазид 12,5 мг. –ро дорад. Беморони гурӯҳи асосӣ ба ғайр липразида антидепрессантҳои муосири рексетин (пароксетин) –ингибитори селективии ғасби серотонин (СИОЗС), истеҳсоли ОАО Гедеон Рихтер (Венгрия)-ро низ истифода намуданд. Ин препарат таъсирбазштар аст, таъсири токсикияш камтар аст нисбат ба антидепрессантҳои трициклӣ. Дозаи миёнаи шабонарӯзии липразида 1,5 ҳабб, рексетина 15мг.-ро ташкил дод.

Барои муайян кардан ва баҳо додан ба ихтиолҳои возеҳи аффективӣ аз пурсишномаи депрессиявии Бека (Beck Depression Inventory - BDI) ва шкалаи изтироби Ч.Д.Спилбергер (State Trait Anxiety Inventory - STAI) истифода шуд.

То ва пас аз курси 12-моҳаи табобат бо воситаҳои нишон додашуда параметрҳои морфофункционалии омӯзиши дил, бо усули эхокардиография (ЭхоКГ) ва допплер-кардиография тибқи методикаи стандартӣ дар дастгоҳи «Philips medical systems 455961284641, соли 2006» омӯхта шуданд. Нишондиҳандаҳои зеринро ҳисоб карданд: андозаи ниҳоӣ-диастоликии меъдаҷаи чап, андозаи ниҳоӣ-систоликии МЧ, ҳаҷми ниҳоӣ-диастоликӣ ва ниҳоӣ-систоликии МЧ, ҷараёни трансмитраливу доплерӣ (E/A).

Модели геометрии МЧ-ро мувофиқи массаи миокарди МЧ ва гафсии нисбии девораҳо ҳисоб карданд. Баъди ба даст овардани маълумотҳо геометрияи мӯтадил, намудҳои гипертрофияи МЧ ва бозсозӣ муайян карда шуданд.

Таҳлили оморӣ бо ёрии бастаи барномаи STATISTICA 7.0 анҷом дода шуд. Муқоиса кардани интихобҳои мустақил ва ғайримустақил бо истифода аз t-критерияи Стюдент ҳангоми мӯтадил будани ҷудо кардани маълумотҳо ва меъёрҳои ғайрипараметрии

Mann-Whitney(U) ва Wilcoxon (W), ки аз мӯтадил фарқ мекарданд, сурат гирифт. Маълумотҳо дар шакли миёнаи арифметикӣ ( $M \pm$  ҳатои стандартии миёна ( $m$ ) пешниҳод карда шуданд. Фарқият ҳангоми  $p < 0,05$  будан, саҳҳҳои ҳисобида шуанд.

**Натиҷаҳои ба даст овардашуда:** ҳангоми ба таҳқиқот доҳил накардани рақамҳои ибтидоии ФШ дар гурӯҳҳо фарқияти назаррас дода нашуд. Фишори шарёни систоликӣ (ФШС) дар гурӯҳи асосӣ  $152,2 \pm 3,4$  мм.сут.сим., Фишори шарёни диасистоликӣ (ФШД) –  $93,7 \pm 2,8$  мм.сут.сим.буд. Дар гурӯҳи назоратӣ - ФШС  $153,2 \pm 3,6$  ва ФШД- $94,6 \pm 2,9$  мм. сут.сим.буд.

Дар охири курси табобат дар гурӯҳи асосии беморон саҳҳҳан паст шудани ФШС то 14,5% ва ФШД то 13,2% ба мушоҳида расид. Дар ин маврид натиҷаи позитивии гипотензивӣ (паст шудани ФШ то 10% ба бештар аз сатҳи ибтидоӣ) дар 94,2 %-и ҳолатҳо ба даст оварда шуд. Дар гурӯҳи назоратӣ динамикаи нишондиҳандаҳо камтар возеҳ буданд: бузургии «офисии» ФШС то 6,9% ва ФШД то 9,1% паст шудааст. Умуман, таъсири позитивии бузургии ФШ дар 68,5%-и беморони таҳқиқшуда ба мушоҳида расид.

Тамоми нишондодҳое, ки возеҳии гипертрофияи МЧ (ТЗС, ТМЖП, ИММ) –ро инъексионӣ мекарданд, дар ҳарду гурӯҳ тамоюли яктарафаи пастшавиро доштанд (чадвали1). Аммо дараҷаи возеҳии ин тағиироти динамикӣ дар гурӯҳҳои таҳқиқшуда хеле фарқ мекард. Дар гурӯҳи асосӣ дар охири курси табобати ТЗС МЧ то 12,8%, ТМЖП то 14,7%. ИММ МЧ ҳатто то 13,7% паст шудааст.

Ба таври эътиомонднок хеле паст шудани нишондиҳандаҳои зарфияти - КСО (то 9,9%) ва КДО (то 5,5%) қайд карда шудааст; КСР низ тамоюли пастшавӣ дошт. Кам шудани ИОТС МЧ (то 11%) дар заминай дигар тағииротҳои дар боло зикршудаи ЭхоКГ нишондиҳандаҳо аз бозсозии МЧ гувоҳӣ мебидҳанд.

Ҳангоми баҳо додан ба нишондиҳандаҳо, ҳолати функционалии МЧ хеле беҳтар шудани он (то 25,1%) дар шакли афзудани таносуби суръатҳои ниҳоии пуршавии барвақт ва дери диастоликии МЧ (E/A) ба мув

**Чадвали 1.- Динамикаи нишондиҳандаҳои морфофункционалии беморон то ва пас аз табобат.**

Нишондиҳанда	Гурӯҳи асосӣ		Гурӯҳи назоратӣ	
	то	пас	то	пас
ТЗС МЧ, мм.	11,7±0,1	10,2±0,1*	11,7±0,1	11,2±0,1*
ТМЖП, мм	12,2±0,1	10,4±0,1*	11,8±0,1	11,2±0,1*
ММ МЧ, г.	218,6±4,0	190,9±3,4*	215,6±2,8	210,8±2,7*
ИММ МЧ, г/м	123,2±1,6	106,3±4,5*	117,2±1,2	113,2±1,3*
ИОТС МЧ	0,527± 0,006	0,469± 0,005*	0,534± 0,003	0,515± 0,003*
КДР, см	4,706± 0,004	4,721± 0,003*	4,687± 0,003	4,822± 0,005*
КСР, см	2,841± 0,004	2,796± 0,003*	2,873± 0,002	2,796± 0,003*
КДО, мл	91,4±1,0	86,4± 0,9*	85,3±0,7	86,1±0,7*
КСО, мл	37,5±0,2	33,8±0,2*	37,8±0,2	36,9±0,2*
ФВ, %	58,9±0,3	55,7±0,3	60,9±0,2	57,1±0,2*
E/A, ед.	0,887±0,007	0,864±0,003*	1,112±0,020	0,945±0,003*

Эзоҳ: \* – эътимоднокӣ нисбат ба нишондиҳандаҳо то табобат ( $p<0,05$ ).

шоҳида расид. Таъсирҳои позитивии табобати гузаронидашуда ба функцияи кашишхӯрии МЧ дил бо зиёд шудани ФВ то 3,4% низ тасдиқ шудааст.

Динамикаи нишондиҳандаҳои морфофункционалий дар беморони гурӯҳи назоратӣ дар заминаи табобат, гарчанде аз ҷиҳати оморӣ возех буданд, vale назар ба гурӯҳи асосӣ возехии камтар доштанд. Бузургии дараҷаи камшавии андозаи ТЗСЛЖ ва ТМЖП дар охири курси табобат як хел буд. Тағиирот дар дигар самтҳои нишондиҳандаҳои ЭхоКГ назар ба маълумотҳои гурӯҳи асосии беморони таҳқиқшуда камтар буданд. Ҳамзамон кам шудани моҳияти ММЛЖ то 2,2%, ИММЛЖ то 3,4%, ИОТСЛЖ то 3,6% ва КСО то 2,4% ба назар расид. Дар ин маврид зиёд шудани КДР то 2,9% ва КСР то 2,1% дигар шуд. Тамоюли баланд шудани функцияи насосии дил – ФВ то 2,3% ба мушоҳида расид. Баланд шудани таносуби Е/А (то 9,3%), аз беҳтар шудани протсесҳои релаксатсияи миокард, яъне функцияи диастоликии МЧ гувоҳӣ медиҳанд. Аммо вай дар муқоиса аз гурӯҳи асосӣ камтар возех буд. Маълумотҳои ба даст овардашуда бо маълумотҳои дигар таҳқиқотҳо, ки аз таъсири мусбати СИОЗС ба функцияи кашишхӯрии миокард дар беморони гирифтори бемориҳои дилу рагҳо ва ихтилолҳои ҳамроҳшудаи аффективӣ мувофиқат мекунанд [8-10].

То табобати аз тарафи мо гузаронидашуда дар гурӯҳи асосӣ бозсозии концентрикии МЧ (КРМЧ) дар 22,5%-и беморон, гиперт-

рофияи концентрикии МЧ (КГМЧ) то 35% ва гипертрофияи эксцентрикии МЧ (ЭГМЧ) дар 10%-ит ҳолатҳо ба мушоҳида расид. Геометрияи мӯътадили МЧ дар 32,5% -и таҳқиқшудагон ба қайд гирифта шуд.

Дар охири курси табобати беморон, ки табобати омехта гирифтаанд, таъсири мусбати препаратҳо ба протсесҳои бозсозии МЧ дил ба назар мерасад. Аз хисоби то 15% кам шудани миқдори беморони дорои КГМЧ то 10% кам шудани миқдори беморони дорои КРМЧ ба назар расид. Динамика дар одамони дорои ЭГМЧ ва геометрияи мӯътадили дил возехии камтар дошт (то 2,5%).

Дар гурӯҳи назоратӣ то табобати КРМЧ дар 20%-и беморон, КГЛЖ дар 37,5%, ЭГМЧ дар 12,5% ба қайд гирифта шуд. геометрияи мӯътадили дил 12 (30%) бемор маҷнӯд буд. Пас аз курси монотерапия бо липразид тағииротҳои муҳимми нишондиҳандаҳои бозсозӣ ба қайд гирифта нашуд. Дар заминаи миқдори тағиирнаёбандай беморони дорои ЭГМЧ то ва пас аз табобат миқдори параметрҳои мӯътадили дил танҳо то як рақам ба вуқӯъ пайваст. Тамоюли кам шудани миқдори беморони дорои КГМЧ дар гурӯҳ миқдори нафарони дорои КРМЧ то 5% зиёд шуд.

**Хулоса,** маълумотҳои ба даст овардашуда аз тағииротҳои нисбатан хубтари нишондиҳандаҳои морфофункционалии дил дар бемороне, ки табобати омехта гирифтаанд, дар муқоиса аз монотерапия бо липразид дарак медиҳанд.

**Адабиёт**

1. Word Health Statistics 2016: Monitoring health for the SDGs. Geneva, Word Health Organization – 2016 – P.136
2. Оганов Р.Г. Депрессивная симптоматика ухудшает прогноз сердечно-сосудистых заболеваний и снижает продолжительность жизни больных артериальной гипертонией и ишемической болезнью сердца /Р.Г. Оганов, Г.В. Погосова, И.Е. Колтунов, Л.В. Ромасенко, Л.Д. Деев, Ю.М. Юферева // Кардиология -- 2012 – №12. – С. 59-66
3. Lasserre A.M. Clinical and course characteristics of depression and all – cause mortality: A prospective population – based study / A.M. Lasserre, H. Marti-Soler, M.P. Strippoli, et al. // J Affect Disord – 2016 – 189 – P.17-24
4. Бокарев И.Н. Артериальная гипертония: Современный взгляд на проблему /И.Н.Бокарев // Клиническая медицина – 2015 – №8 . – С. 65-70
5. Белялов Ф.И. Депрессия, тревога, стресс и смертность /Ф.И. Белялов // Терапевтический архив – 2016 – №12 . – С. 116-119
6. Шимохина Н.Ю. Состояние систем гемостаза и иммунитета у больных острым коронарным синдромом в сочетании с тревожными – депрессивными расстройствами / Н.Ю. Шимохина, А.А. Савченко, М.М. Петрова, М.С. Черняева (Пилиогина) // Кардиология -- 2015 – №7 . – С. 12-20
7. Иванец Н.Н. Тревожные расстройства у больных пожилого возраста: психопатологическая характеристика, диагностика, сходство и отличия от тревожных депрессий / Н.Н. Иванец, В.П. Сысоева, М.А. Кинкулькина, Т.И. Авдеева // Журнал неврологии и психиатрии – 2014 – №5. - С. 4-11
8. Гургенян С.В. Многофакторный генез ремоделирования левого желудочка при эссенциальной артериальной гипертонии / С.В. Гургенян // Кардиология. – 2013. -№5. – С. 38-42
9. Сапожникова И.Е. Варианты ремоделирования миокарда левого желудочка у пациентов с артериальной гипертензией и нарушениями углеводного обмена / И.Е. Сапожникова // Кардиология. Ч 2013. Ч №8. – С.44-48
10. ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension: The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of European Society of Cardiology (ESC) / G. Mancia[etal.] // J Hypertens. Ч 2013. Ч №31. – Р.1281-1357
11. Авдеева Т.И. Оптимизация шкалы оценки поздних депрессий и разработка рекомендаций к её практическому применению./ Т.И Авдеева, М.А. Кинкулькина, Н.Н. Иванец // Журнал неврологии и психиатрии.-2012.-№12.-С.11-18
12. Котов Н.М. Антидепрессанты в кардиологии/Н. М. Котов, А.Д. Стацкий, Д.Б. Колесников // Клиническая медицина. – 2012. – №10. – С. 11-16.
13. Ларина В.Н. Тревожно-депрессивное состояние у больных пожилого возраста с ХСН /В.Н. Ларина, Б. Я. Барт // Кардиология. – 2012. – №10. – С. 26-33.

**ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
СЕРДЦА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ С  
КОМОРБИДНОЙ ДЕПРЕССИЕЙ****Халикова Н.А., Одинаев Ш.Ф.**

Кафедра внутренних болезней №1 ТГМУ им. Абуали ибни Сино

Влияние различных лекарственных средств на ремоделирование миокарда левого желудочка является одним из важных показателей при проведении лекарственной терапии. Указанное обстоятельство особен-

но касается лиц старших возрастов. С целью изучения влияния комбинированной терапии на структурно - морфологические параметры сердца обследованы 80 больных гипертонической болезнью пожилого воз-

раста, у которых, наряду с основным заболеванием, констатирована коморбидная депрессия. Пациенты были разделены на две группы – основную и контрольную. В выделенных группах было одинаковое число больных ( $n=40$ ), существенно не отличающихся по возрасту, длительности и степени тяжести АГ. Гипотензивная терапия в обеих группах проводилась комбинированным гипотензивным средством липразидом 10 (лизиноприл 10 мг + гидрохлортиазид 12,5 мг). В основной группе больные, наряду с антигипертензивной терапией, получали антидепрессант нового поколения - селективный ингибитор обратного захвата серотонина (СИОЗС) – рексетин (пароксетин). Среднесуточная доза препарата составляла 15 мг. Эхокардиографические параметры изучались до и после 12 недельного назначения

чения указанной терапии. К концу курса лечения в основной группе больных отмечено достоверное снижение САД (на 14,5%) и ДАД (на 13,2%). Динамика показателей гемодинамики на фоне лечения в контрольной группе, хотя также была статистически достоверной, но менее выраженной по сравнению с показателями основной группы. К концу курса лечения у больных, получавших комбинированную терапию, наблюдалось положительное влияние препаратов на процессы ремоделирования ЛЖ сердца. Монотерапия липразидом в контрольной группе значимых сдвигов со стороны показателей ремоделирования не выявила.

**Ключевые слова:** артериальная гипертония, ремоделирование, коморбидная депрессия, антидепрессанты, пожилой возраст.

## DYNAMICS OF CHANGES IN MORPHOFUNCTIONAL CARDIAC PARAMETERS IN THE TREATMENT OF HYPERTENSIVE PATIENTS WITH COMORBID DEPRESSION

Khalikova N.A., Odinaev Sh.F.

The impact of different medications on the left ventricular cardiac remodeling is one of the key indicators of the provision of medical therapy. The indicated circumstance is especially relevant to older persons. With the purpose of studying the impact of combined therapy on the structure and morphological parameters of the heart, 80 elderly patients with hypertension, having, apart from main disease, comorbid depression are examined. The patients had been divided in two groups – main and control groups. There were equal number of patients in the selected groups ( $n=40$ ), not varying considerably in age, duration and severity of arterial hypertension. Antihypertensive therapy in both groups conducted with liprazid 10 (lisinopril 10mg + hydrochlorothiazide 12.5mg). Patients in the main group along with antihypertensive therapy had contemporary antidepressant medication – Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) – rexetin (paroxetine) average daily

dosage of medication included 15mg. Echocardiographic parameters had been scrutinized before and after 12 weeks of indicated therapy. By the end of the course of therapy, the considerable reduction of systolic blood pressure (by 14,5%) and diastolic blood pressure (by 13,2%) were found in the main group of patients. The dynamics of hemodynamic parameters during the therapy in the control group, though, it was also statistically significant, but less pronounced compared with the main group. By the end of therapy there was a positive impact of medication on the remodeling of the left ventricle of the heart of patients receiving combined therapy. Liprazid-based monotherapy in the control group has not identified significant shifts from the remodeling indicators.

**Key words:** arterial hypertension, remodeling, comorbid depression, antidepressants, elderly age.



**Холикова Н.А.**- муаллими калони кафедраи бемориҳои даруни №1, МДТ ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино, 734058, Ҷумҳури Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, хонаи 128, ҳуҷраи 29, Тел. +992 918 12 64 96, E.mail.Nargis.A.Khalikova.01@gmail.com

**Халикова Н. А.** – старший преподаватель, кафедры внутренних болезней №1, ТГМУ им. Абуали ибни Сино; 734058, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. А. Рудаки, д. 128, кв. 29. Тел. +992 918 12 64 96, эл. почта: [Nargis.A.Khalikova.01@gmail.com](mailto:Nargis.A.Khalikova.01@gmail.com).

**Khalikova N. A.** – senior lecturer, Department of Internal Medicine No. 1, Abuali ibni Sino TSMU; 128 A. Rudaki ave., sq. 29, Dushanbe, 734058, Republic of Tajikistan. Tel.+992 918 12 64 96, email address: [Nargis.A.Khalikova.01@gmail.com](mailto:Nargis.A.Khalikova.01@gmail.com)

**Одинаев Ш.Ф.** – доктори илмҳои тиб, дотсент, мудири кафедраи бемориҳои даруни №1, МДТ ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино, Тел. +992 918 61 05 39.

**Одинаев Ш.Ф.** – доктор медицинских наук, доцент, заведующей кафедры внутренних болезней №1, ГОУ ТГМУ им. Абуали ибни Сино; Тел. +992 918 61 05 39.

**Odinaev Sh.F.** – Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department Department of Internal Diseases No. 1, Abuali ibni Sino State Medical University; Phone number:+992 918 61 05 39.

## **НОРАСОИИ СЕРЕБРОВАСКУЛЯРӢ ВА ТАҒӢИРОТИ ЭЛЕКТРОЭНСЕФАЛОГРАММА ДАР БЕМОРОНИ ГИРИФТОРИ БЕМОРИҲОИ МУЗМИНИ ГУРДАҲО**

**Юсупова М.Х., Бобоҳоҷаева З.Б., Фуломов С.Ч.**

Кафедраи бемориҳои даруни №1 МДТ «ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино».

**Мухиммият.** Проблемаи иртиботи мутакабилаи тағӣиротҳои ба таври соматогенӣ тағӣирёфтai системаи асаб дар беморони дорои бемориҳои узвҳои дарунӣ дар солҳои охир бештар инкишоф ёфта истодаанд [2]. Маҳз ҳангоми бемориҳои музмини гурдаҳо, ки онҳоро фишорбаландии шарёнӣ, ихтили-ли сафедаҳо, мубодилаи липидҳо, гомеостази обу намак ва кислотаву асос барои расонидани таъсири патогенӣ ба системаи асаб шароити мусоид доранд [1]. Ба кӯшишҳои анҷом додашуда оид ба барвақт муайян кардан ва пешгирий намудани бемориҳои гурдаҳо нигоҳ накарда, басомади норасоии музмини гурдаҳо, рӯ ба афзоиш дорад ва зиёдшавии он ҳамасола то 100-250 нафар ба як миллион кас рост меояд [3]. Проблемаи норасоии музмини гурдаҳо дар солҳои охир боз ҳа аҳамияти бештари тиббӣ-ичтимоӣ пайдо мекунад.

Масъалаҳои ташхиси барвақт ва профилактикаи бемориҳои рагҳои майнаи сар дар байни проблемаҳои афзалиятнок ва мубрами неврология устуворона мввқеи пешсафиро нигоҳ медоранд [4].

**Мақсади таҳқиқот:** Муайян кардани ху-сусиятҳои алломатҳои клиникии энсефалопа-

тия ва маълумотҳои электроэнцефалография (ЭЭГ) дар беморони гирифтори норасоии музмини гурдаҳо (НМГ).

**Мавод ва усуљҳои таҳқиқот:** Таҳти муюнаи мо 66 бемори гирифтори норасоии музмини гурдаҳо қарор доштанд. Барои таҳқиқот беморони синну соли аз 16-то 59-сола (синну соли миёна  $43,1 \pm 7,4$  сол) фаро гирифта шуданд. Дар байни онҳо 29 (43,9%) нафар мард ва 37 (56,6%) нафар зан буд. Давомнокии беморӣ аз 1 моҳ то 10 солро ташкил. Аз онҳо бо норасоии музмини гурдаҳо 19нафар дар марҳалаҳои НМГ I-II қарор доштанд (суръати филтратсияи калобачаҳо- СФК е 60 мл/дақ. / $1,73\text{m}^2$ , аломуатҳои осеби гурдаҳо), 28 нафар бо марҳалаҳои НМГ -III (СФК 60-30 мл/дақ / $1,73\text{m}^2$ ), 19 нафар бо марҳалаи НМГ- IV (СФК 30-15 мл/дақ / $1,73\text{m}^2$ ). Ташхис дар асоси усуљҳои стандартии таҳқиқот мувофиқи нақшай нефрологӣ верификатсия шуда, ҳамчунин дар таҳқиқот истифода карда шуд: усуљҳои клиникии таҳқиқот бо дар бар гирифтани ҷамъоварии шикоятҳои беморон, анамнез, маълумотҳои статуси неврологӣ, ЭЭГ.

**Натиҷаҳо:** Дар натиҷаи таҳқиқоти неврологӣ муайян карда шуд, ки шикоятҳои асо-

сии беморондар 19(76,0%)-и ҳолатҳо дарди сар буд, ки беморонро асосан субҳ ъноро-ҳат мекард.

Сарчархзанӣ дар шакли эҳсосоти не-штавӣ дар 17(68,0%) нафар бемор хусусияти мунтазам ва ё доимӣ надошт, шавишув дар гӯшҳоро 16(64,0%) бемор, ихтиололи хобро 14(56,0%) бемор, зиёд шудани мондашавиро ва хирашавии табъро 19(76,0%) нафари беморон эҳсос мекарданд. Ҳамчунин беморон аз дилбехузуршавӣ ва қайкунӣ 4(16,0%) шикоят мекарданд. Ҳангоми таҳлил кардани маълумотҳои неврологӣ дар беморони гирифтори НМГ ихтиололҳои когнитивӣ дар 21(76,0%) –и беморон, симптоматикаи диффузии микроманбаъ: аниzo-рефлексияи пайҳо, андаке тағиیر ёфтани роҳгардӣ, ноустуровӣ ҳангоми иҷро намудани амалҳое, ки ҳамоҳангии дақиқро талаб мекарданд дар 16(64,0%) нафар бемор. Ҳамчунин дар 9(36,0%) бемор нистагм, суст шудани қувваи босира ва сомеа дар 12(48,0%) –и беморон шунида шуд.

Таҳлили муқоисавии ЭЭГ нишон дод, ки дар беморони гирифтори норасоии сереброваскулярии дезорганизатсия, десинхронизатсия ва «ҳамворшавии» ЭЭГ-и заминавӣ назар ба ҳамин синну соли бидуни ихтиололҳои сереброваскулярий хеле бештар муайян карда шуд. Бар иловай тамоюлҳои умумии суст шудани ритмҳои асосӣ, дар беморон фаъолнокии сусту мавҷнок ба қайд гирифта шуд.

Аз миқдори умумии беморони таҳқиқшу-даи дорои марҳалаҳои мұтадили НМГ дар 9 нафар бемори гирифтори норасоии музмини гурдаҳо (НМГ), дар дуршавиҳои шадид аз меъёр дида намешавад. Аксар вақт ин фарқиятҳо бо тағииротҳо дар хати алфаритм дида мешаванд: амплитуда суст мешавад, алфа-ритм дукмонанд бо дукҳои новозех ба назар мерасад. Дар 12 бемори дорои марҳалаи мұтадили норасоии музмини гурдаҳо дар сабти бета-ритми басомадаш аз 14 то 16 лапиш дар як сония ба қайд гирифта шуд, ки дар тамоми конвекс паҳн шудааст. фотостимулятсияи ритмии басомадаш аз 2 то 20 Гс, ки ба аксуламал нигаронида шудааст – дамомнок аст. Ҳангоми гузаронидани

гипервентилятсия (5 дақиқа) хусусияти фаъолнокии биоэлектрикӣ ба таври назарраси тағиир наёфтааст.

Тибқи натиҷаҳои ЭЭГ дар 22 бемори дорои марҳалаҳои вазнини бемориҳои музмини гурдаҳо сабти алфа-ритм бо басомади аз 8-9,5 лапиш дар як сония бо яксон шудани фарқиятҳои минтақавӣ мувофиқи амплитудаи хуруҷҳои билатералӣ-синхронии тетамавҷҳо дар дуршавиҳои фронталӣ-марказӣ ба қайд гирифта мешавад. Ҳангоми фотостимулятсияи ритмии аксуламал аз худ кардани ритм танҳо ҳангоми басомади стимулятсии 8 Гс. будан, имконпазир мебошад. Ҳангоми гузаронидани аксуламалҳои ҳадафнок дар 6 бемор тӯлкашиӣ ва ё набудани маҳвшавии аксуламалҳои ҳадафнок дида шуд, дар 3 бемор зуд нест шудани он ба қайд гирифта шуд. Ҳангоми гипервентилятсия (5 дақиқа) ангезиши фаъолнокии мавҷнокии суст бо тадриҷан суст шудани басомади он ва тадриҷан зиёд шудани амплитуда ба амал меояд.

Дар 24 бемор дар марҳалаи терминалии бемории музмини гурдаҳо ҳангоми гузаронидани ЭЭГ-и заминавӣ фаъолнокии умумии сусти тета-диапозон бартардорад. Дар 21 бемор ҳангоми гузаронидани ЭЭГ делта- ва тета-ритм бо паст шудани таъсири фаъолкунандай танаи майнаи сар ба қайд гирифта мешавад.

Хусусияти маҳсус ба таврафи мавҷи суст ҷояшро иваз кардани басомади алфаритм ва ҳатто пайдо шудани тета-ритм аст. Файр аз ин, реактивият ҳангоми сарбории мақаднок суст мешавад: аксуламали мақсаднок ба зудӣ маҳв мешавад, ки ин аз паст шудани сатҳи фаъолнокии майнаи сар дарак медиҳад. Шояд, дар интоксикатсия ва азотемия ангезиши унсурҳои на танҳо қишири майна, балки соҳхторҳои амиқ низ ба таври назаррас паст мешаванд. Ин ба суст шудани фаъолнокии тоникий ва ҷисмонӣ оварда мерасонад, бидуни ихтиолол ёфтани иртиботи мутақобилаи қишириву танагии майнаи сар. Интоксикатия музмин ба ихтиололҳои ирритативӣ-дистрофиковарда мерасонад.

**Хулоса,** басомади пайдошавии оризаҳои неврологӣ аз марҳалаҳои бемориҳои музми-

ни гурдаҳо вобастагии мустақим дорад. Зуҳороти аввалину барвақти ихтилолҳои неврологӣ ҳангоми бемориҳои музмини гурдаҳо (БМГ) ин тағииротҳои пайдошуда дар дисфункцияҳои когнитивӣ, рефлекторӣ ва

вегетативӣ мебошанд. Бо зиёд интоксикация суръати сусти фаъолнокшавӣ баланд мешавад ва ба хуручи тета- ва делта-фаъолнокшавӣ то ба ҳадди минимум растиданӣ онҳо мегузарад.

#### Адабиёт:

1. Алферова В.В. Поражение нервной системы при соматических заболеваниях / В.В. Алферова [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова-2018.-№1.-С.56-60.
2. Внутренние болезни: пер. с англ. / под ред. Э. Фаучи, Ю. Браунвальда. - М.: Практика – Мак-Гроу – Хилл. 2016. – 1120 с.
3. Патогенетические аспекты формирования поражения головного мозга у больных с хронической почечной недостаточностью / И.В. Кладова [и др.] // Астраханский медицинский журнал. – 2019. – Т. 3. - №2. – С. 30-35.
4. Хроническая болезнь почек и сосудистая деменция / Н.А. Мухин [и др.] // Тер.архив. – 2019. - № 6. – С. 7-10.

### ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ И ИЗМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЫ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК Юсупова М.Х., Бобоходжаева З.Б., Гуломов С.Ч.

Кафедра внутренних болезней №1 ГОУ«ТГМУ имени Абуалиибни Сино».

**Резюме:** В статье рассматривается клиническая картина церебральной недостаточности и изменения электроэнцефалограммы у больных с хронической болезнью почек. Под нашим наблюдением находились 66 больных с ХПН. Клинические наблюдения данных показали, что частота развития не-

врологических осложнений находится в прямой зависимости от стадии ХПН. По мере нарастания интоксикации, наблюдаются клинические и инструментальные изменения.

**Ключевые слова:** цереброваскулярная недостаточность, электроэнцефалограмма, хроническая болезнь почек.

### CEREBROVASCULAR INSUFFICIENCY AND ELECTROENCEPHALOGRAPH CHANGES IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE

**Yusupova M.Kh., Bobokhodzhaeva Z.B., Gulomov S.Ch.**

Department of Internal Diseases No. 1 of the State Educational Institution “TSMU named after Abuali ibn Sino”.

**Resume:** The article deals with the clinical picture of cerebral insufficiency and electroencephalogram changes in patients with chronic kidney disease. We observed 66 patients with CRF. Clinical observations of these data have shown that the incidence of

neurological complications is directly related to the stage of CRF. As intoxication increases, clinical and instrumental changes are observed.

**Keywords:** cerebrovascular insufficiency, electroencephalogram, chronic kidney disease.

**Юсупова Манзура Хамзаалиевна**- н.и.т., муаллими кафедраи бемориҳои адруни №1, МДТ Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино», тел. 918733310.  
**Бобоходжаева Замира Бадридиновна**- муаллими кафедраи бемориҳои адруни №1, МДТ Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино», тел. 918672737  
**Гуломов Садам Чорихонович**- муаллими кафедраи бемориҳои адруни №1, МДТ Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино», тел. 918672737



№ 2-2023

Авчи Зухал

**Юсупова Манзура Хамзаалиевна** – к.м.н., старший преподаватель кафедры внутренних болезней №1 ГОУ «ТГМУ им. АбуалиибниСино» - 918733310

**Бобоходжаева Замира Бадридиновна**–старший преподаватель кафедры внутренних болезней №1 ГОУ «ТГМУ им. АбуалиибниСино» - 918672737

**Гуломов Садам Чорихонович** - ассистент кафедры внутренних болезней №1 ГОУ «ТГМУ им. АбуалиибниСино»

*Yusupova Manzura Khamzaalievna - Candidate of Medical Sciences, Senior lecturer of the Department of Internal Diseases No. 1 of the State Educational Institution "AbualiibniSino TSMU" - 918733310*

*Bobokhodzhaeva Zamira Badridinovna- Senior lecturer of the Department of Internal Diseases No. 1 of the State Educational Institution "AbualiibniSino TSMU" - 918672737*

**Гуломов Садам Чорихонович** - Assistant of the Department of Internal Diseases No. 1 of the AbualiibniSino State Medical University.- 918672737

## БЕМОРИХОИ КҮДАКОН

### УСУЛХОИ АСОСИИ ТАБОБТИ КҮДАКОНИ ГИРИФТОРИ БРОНХИОЛИТ

Бабаева Л.А., Якубова З.Х

Кафедра таълими асосҳои бемориҳои күдаконаи  
МДТ “ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино”

**Муҳиммият.** Бронхиолит паҳншудатарин сирояим вирусии қисмҳои поёни роҳҳои нафаскашӣ, бо бартарӣ доштани осебҳои бронхҳои майдо ва бронхиолаҳо ба ҳисоб меравад, ки метавонад ба инсидоди бронхҳои майдо ва пайдо шудани норасогии нафаскашӣ оварда расонад [5]. Беморӣ асосан дар күдакони синну соли 9 моҳа (90 % ҳолатҳо) дар заминаи сројти шадиди респиратории вирусӣ (СШРВ) пайдо мешавад. Ба андешаи як гӯрӯҳи олимон бронхиолитро тақрибан 1/3 ҳиссаи күдакони то дусола аз сар мегузаронанд [3, 7]. Таърифи умумии бронхиолит дар ҷаҳон вучуд надорад. Тибқи маълумотҳои омории ҷаҳонӣ ҳамасола 150 млн ҳолати беморшавӣ (11 беморшуда дар 100 кӯдаки синну соли ширхорагӣ) ба қайд гирифта мешавад, ки 7-13 %-и онҳо ба муолиҷаи статсионарӣ ва 1-3 % ба бистариқунонӣ дар шуъбаи табобати интенсивӣ зарурат доранд [3]. Қуллаи мавсимии беморшавӣ аз моҳи иноябр то апрел давом мекунад. Сатҳи фавтият аз бронхиолит аз 0,2 то 7%-ро ташкил медиҳад [2, 6, 8].

Симптомокомплекси бронхиолити шадидинсидоди роҳҳои поёни нафаскашӣро дар бар мегирад, ки дар заминаи сројти шадиди респиратории вирусӣ (СШРВ) пайдо мешавад ва онро сулфа ва алomatҳои норасоии нафаскашӣ ҳамроҳӣ мекунанд: нафаскашии душвори хир-хирӣ, тахипноӣ, втяжением тарангшавии фосилаҳои зерқабурғаҳо ва ё дам кардани бағалҳои бинӣ ва зир-хирҳои дуиарафа дар шушҳо [2, 3].

Мувофиқи таърифи дар дастури клиникии Академияи педиатрии Америка ва Ҷамъияти педиатрҳои Канада, бронхиолит — ин bemории күдакон дар синну соли то 24-моҳагӣ аст, ки аз сироятҳои вирусии қисмҳои поёни роҳҳои нафаскашӣ вобаста аст. Асоси ихтиилолҳои патогенетикии бронхиолит ин илтиҳоби шадид, варар, некрози эпител, ки роҳҳои майдои нафаскаширо мепӯшо-

нанд, ҳамчунин баланд шудани ифrozоти луоб ташкил мекунанд [8, 9]. Вирусҳо метавонанд, ки таъсири мустақими ситотоксикӣ дошта бошанд ба ҳуҷайраҳои эпители респираторӣ, ки дар натиҷаи он некрози онҳо ба амал меояд. Ҳуҷайраҳои ҳаробшуда якҷоя бо луоб ковокии роҳҳои майдои нафаскаширо маҳкам мекунанд, ки ин ба гиперинфлятсияи бофтаҳо ва ателектаз оварда мерасонад [1, 4]. Сабаби асосии бронхиолит вируси респираторӣ-сintcitsialӣ ба ҳисоб меравад (PCB) [1, 10, 11]. Дар байни дигар омилҳои этиологӣ - риновирусҳо, метапневмовирус, вируси зуком, аденоvирус, коронавирус, вируси парагрипп ба шумор мераванд [2, 7]. Барои бронхиолит мавсимӣ будан хос аст – вай бештар дар фаслҳои сарди сол ба назар мерасад. Беморӣ аз ринит ва сулфа сар мешавад, баъдан тахипноӣ, нафаскашии ҳуҷтакмонанд, ҳангоми аускултатсия хир-хир шунида мешавад, дар амали нафаскашӣ мушкҳои ёрирасон иштирок мекунанд, бағалҳои бинӣ варар мекунанд [2, 4, 5]. Сатуратсияи оксиген асосан паст аст. Ҳангоми ихтиилоли физо аз сабаби симптомҳои респираторӣ мумкин аст, ки алomatҳои дегидрататсия ба мушоҳида ражад [7, 8]. Вазнинии ҷараёни бронхиолит аз дараҷаи сабук то шаклҳои вазнин баҳогузорӣ мешавад. Омилҳои ҳатари ҷараёни вазнини bemорӣ норасидагӣ (камтар аз 32 ҳафтагӣ гестатсия), синну сол камтар аз 12 ҳафта, ҷинси мард, надодани шири сина, бемориҳои музмини шушҳо, аҳамияти гемодинамики нуқсони дил ва иммунодефитсити вазнин ба ҳисоб мераванд [6].

Тибқи маълумоти як гурӯҳ олимон, бронхиолит сабаби аз ҳама бештар дучоршаванд аи бистарӣ шудани күдакони то 1-сола аст [4, 5]. Бештар аз ҳама күдакони 1-2-моҳа бистарӣ мешаванд [6]. Критерияҳои ҳаллу фасл кардани масъалаҳои бистарӣ кардан мумкин аст, ки синну сол (< 3 мес), нораси-

тагъй дар анамнез (< 35 ҳафтаи гестатсия) мебошанд [7]. Айни замон тақрибан воситае нест, ки самаранокии табобати бронхиолитро исбот кунад. Дар айни замон дар ҳама ҷо равишҳои гуногуни табобати он бо самаранокии исботнашуда мавриди истифода қарорт доранд [10,12].

**Мақсади тадқиқот.** Омӯзиши усулҳои асосии табобати кӯдакони гирифтори бронхиолит.

**Мавод ва усулҳои тадқиқот.** Таҳти муоинаи мо 45 кӯдаки синну соли то 1,5-сола қарор дошт, ки аз хусуси бронхиолити шадид на дертар аз шабонарӯзи 3-юми пайдо шудани синдроми инсидоди бронхиолитӣ бистарӣ карда шуда буданд. Барои баҳо додан ба дараҷаи ихтилолҳои нафаскашӣ нишондиҳандаҳои басомади ҳаракатҳои нафаскашӣ, аз оксиген сер будани хун истифода карда шуданд. Усулҳои клиникӣ-анамнезӣ ва лабораторӣ-инструменталии таҳқиқот истифода шуд. Критерияҳои истисно кардан бемориҳои музмини дил ва шушҳо, астмаи бронхиалӣ, ҳамчунин ҳолтаи ниҳоят вазнини кӯдак буд, ба шуъбаи реаниматсия гузаронидани кӯдаки буюморро тақозо мекард.

**Натиҷаҳо ва баррасии онҳо.** Критерияҳои бистариқунонии беморони аз тарафи мо муониашванда инҳо буданд: апноэ; аломатҳои итнорасои дараҷаи II - III; суст шудани физо; дегидрататсия, душворӣ ҳангоми синамаконӣ, хоболудагӣ; талабот ба санатсияи роҳҳои болои нафаскашӣ дар шароити клиникӣ; заминаҳои вазнинкунандай преморбидӣ. Бемори ба статсионар дар давоми 3 шабонарӯзи пас аз сар шудани беморӣ бо шикоятҳо аз забони волидайн оид ба сулфа, душвории нафаскашӣ, орӯғзани, паст шудани иштиҳо, баланд шудани ҳарорати бадан дохил шудаанд. Аз анамнез муайян карда шуд, ки 42,2% (n=19) кӯдак гизой сунъӣ ва омехта истеъмол мекард. Бемори ба таври шадид ва бо сулфаи хушк, аз бинӣ ҳориҷ шудани луоб ва ифрозот, ҳарорати субфебрилӣ сар шудааст. Педиатри маҳаллӣ ташхиси СШРВ гузошта, табобати симптоматикӣ таъйин карда шуд. Дар охири шабонарӯзи 2-3-юм ҳолати беморон бад шудааст, ва-

обаста аз ин кӯдакон дар статсионар бистарӣ кунонида шуданд. Дар 82,2%-и ҳолатҳо ҳолати беморон вазнини миёна ва дар 17,8% вазнин арзёбӣ шудааст. Сабаби вазнинии ҳолати беморон норасои нафаскашӣ буд. Дар баробари зухуроти нузлавӣ (катаралӣ) синдроми интоксикатсия низ ба мушоҳида расид. Ҳангоми муоина кардан ҳамаи беморон ноором буданд. Ҳарорати бадан аз 37,5 то 38,2°C буд. Қабатҳои пӯст рангпарид. Дар 53,3%-и ҳолатҳо сианози секунҷаи бинву лаб дида шуд. Нафаскашӣ ба воситаи бинӣ душвор буд, аз бинӣ ҳориҷ шудани ифrozоти луобӣ дида мешавад. Ҳангоми гузаронидани При проведении пулсоксиметрия сатуратсияи оксигени хуни шарёнӣ аз 87 то 92% буд. Ба қайд гирифта шуд – крепитатсияи оралӣ, тахипноэ ва тахикардия, сулфаи ками камҳосил, иштироки мускулатураи ёрирасон дар амали нафаскашӣ (дам кардани бағалҳои бинӣ, қашиш ҳӯрдани фосилаҳои байниқабургавӣ), дамиидани қафаси сина, ба таври перкуторӣ садои қуттичамонанд шунида шуд. Дар шушҳоба таври аускултативӣ нафаскашии дағал шунида шуд бо нафасбарории тӯлонии хуштакмонанд, хир-хирҳои сершумори намноки ҳубобчаҳояшон майда ва крепитатсионӣ дар ҳама проексияҳои шушҳо шунида шуд. Синдроми обструктивӣ ҳадди максимуми худро дар давоми рӯзҳои 1-2-юм ба даст овард, баъдан тадриҷан кам шуд, хир-хирҳо дар шушҳо ба ҳисоби миёна дар рӯзи 10-уми беморӣ нест шуданд, сулфа то 3 ҳафта боқӣ монд.

Дар 40%-и кӯдакон заминаи преморбидӣ дида шуд. Клиникаи бронхиолит динамикӣ буда зуд иваз мешуд. Дар 100%-и таҳлили умумии хун дида шуд – лейкоситоз, тез шудани суръати СОЭ. Дар манзараи рентгенологӣ дамидани шушҳо ва шиддатнокии манзараи бронхурагҳо ба мушоҳида расид.

Дар табобати бронхиолаҳо вазифаи асосӣ мӯтадил гардонидани функцияи нафаскашии ҳориҷӣ ва таъмин кардани гузаронандагии роҳҳои болои нафаскашӣ буд. Дар ҳолатҳои вазнин оксигенатсия ва гидрататсия гузаронида шуд. Дар сурати ихтилол ёфтани нафаскашӣ бо бинӣ аз препараторҳои маҳаллии рагвасеъкунанда бо курсҳои

күтохмуддат истифода шуд (қатраҳо дапрасоси ксилометазолин, оксиметазолин, отривин бэби). Аз усулҳои чисмонӣ санатсияи сӯроҳҳои бинӣ бо аспираторҳои назалӣ истифода шуд.

Препаратҳои антибактериалий из гурӯҳи пенитсиллинҳои полусинтетикӣ, сефалоспиринҳо, макролидҳоро ба қӯдакони дорон сироятҳои ҳамроҳшудаи бактериалий (табларзай баланд, синдроми возехи интоксикатсия, пешравии норасоии нафаскашӣ, лейкоситози пешраванда ва СОЭ). Ҳангоми иихтилолҳои назарраси гемодинамика аз дезагрегантҳо истифода карда шуд (трентал, курантил), эуфиллин.

Гидрататсияи муносиб ба таври пероралий гузаронида шуд. Дар сурати номумкин будани гидрататсияи оралӣ моеъро аз тариқи зонди назогастралӣ ё дохиливаридӣ ворид намуданд. Чунон миқдори моеъ ворид карданд, ки талаботи физиологиро бидуни ҳатари варам кардани майнаи сар таъмин карданд. Дар сурати мавҷуд будани эксикоз (дараҷаи 2-3) ба таври парентералий гидрататсияи глюкозӣ-маҳлули намаки (маҳлули 0,9%-и натрии хлорида ва маҳлули 5% -и декстроз) на бештар аз 20 мл/кг/ш/р гузаронида шуд. Ҳангоми сатуратсияи  $d''$  92-94% аз оксигени намнок истифода шуд. Мақсаднок будани истифодаи бронходилятаторҳо ҳангоми бори аввал истифода кардани небулайзер муайян карда шуд. Агар дар заминаи ингалятсия дар қӯдак аломатҳои возехи беҳбудӣ дидо шавад: баланд шудани сатуратсия, кам шудани миқдори ҳаракатҳои нафаскашӣ то 10-15 маротиба дар як дақиқа, кам шудани шиддатнокии хир-хирҳо, кам шудани қашишҳӯрии фосилаҳои байнқабурғавӣ, сабук шудани нафаскашӣ, дар ин ҳолат курси мин-

баъда гузаронида шуд. Дар ҳолати самаранок набудани табобат гузаронидани ингалятсияро бо бронхоспазмолитикҳо қатъ меқунанд. Бронхоспазмолитикҳоро аз тариқи небулайзер на бештар аз 3-4 маротиба дар як шабонарӯз ба кор мебаранд: салбутамол - 0,15 мл/кг барои як бор, максималӣ 2,5 мл. Динамикаи ҳолати қӯдаконро ҳангоми дохил шудан, пас аз 1 соати ингалятсия, минбаъд ҳар субҳ то ва баъди 1 соати ингалятсия назорат карданд. Критерияҳои ловагии самаранокии табобат давомнокии оксигенотерапия ва давомнокии бистарӣ будан ба шумор мераванд. Дар ҳолати зарурӣ глюкокортикостероидҳои системавӣ ворид карда шуданд. Ҳамчунин пероралий муколитикҳо истифода шуданд (атсетилсистеин, амброксол).

Дар заминаи табобат гузаронида шуда динамикаи мусбат дар шакли беҳтар шудани ҳолати умумии беморон, беҳтар шудани нафаскашӣ бо бинӣ, манъ шудани нафастангӣ, нест шудани крепитатсия ҳангоми аускултатсия ба назар расид. Ҳамаи беморон дар ҳолати қаноатбахш таҳти муоинай педиатр ва тавсияҳои даҳлдор ба хоаашон руҳсат шуданд.

**Хулоса.** Бронхиолит дар қӯдакон дар бештари мавридҳо норасоии нафаскаширо ба вучӯд меорад ва табобати статсионариро талаб меқунад. Табобати этиотропии самараноки бронхиолит мавҷуд нест, вобаста аз ин, ҷустуҷӯйи усулҳои табоабт, ки имконият диханд давомнокии беморӣ муҳлати бистарӣ будан кам ва ҳолати бемор беҳтар карда шавад, мавҷуд нест. Табобати гузаронида шуда натиҷаи мусбат дод. Истифодаи табобати ингалятсионӣ симптомҳои синдромҳои бронхобструктивӣ ва муати бистарӣ буданро хеле кам меқунанд.

#### Адабиёт:

1. JansenR., BontL., SiezenC. L., HodemaekersH. M., ErmersM. J., DoornbosG., van't SlotR., WijmengaC., GoemanJ. J., Kimpen J. L., van Houwelingen H. C., Kimman T. G., Hoebee B. Genetic susceptibility to respiratory syncytial virus bronchiolitis is predominantly associated with innate immune genes. *J. Infect. Dis.* 2007; 196: 825-834.
2. Классификация клинических форм бронхолегочных заболеваний у детей. М.: Российское респираторное общество.- 2009.- 18 с.
3. Orphan Lung Diseases. Ed. J. F. Cordier. Monograph. European Respiratory Society. 2011; 54: 84-103.

4. Патрушева Ю. С., Бакрадзе М. Д., Куличенко Т. В. Диагностика и лечение острого бронхиолита у детей. Вопросы диагностики в педиатрии. 2011; 3 (11): 5-11.
5. Таточенко В. К. Болезни органов дыхания у детей. Практическое руководство. Под ред. В. К. Таточенко. М.: ПедиатрЪ. 2012. 480 с.
6. Патрушева Ю. С., Бакрадзе М. Д. Этиология и факторы риска острого бронхиолита у детей. Вопросы диагностики в педиатрии. 2012; 3 (4): 45-52.
7. Бронхиолит у детей: диагностика и лечение с позиций доказательной медицины/ Майданник В.Г., Емчинская Е.А./ Практическая медицина. - №5 (74) – 2013.
8. Paediatric Respiratory Medicine. ERS. Handbook. 1st Edition Editors E. Eber, F. Midulla. 2013. 719 p.
9. Ralston S. L., Lieberthal A. S., Meissner H. C., Alverson B. K., Baley J. E., Gadomski A. M., Johnson D. W., Light M. J., Maraqa N. F., Mendonca E. A., Phelan K. J., Zorc J. J., Stank-Lopp D., Brown M. A., Nathanson I., Rosenblum E., Sayles S., 3rd, Hernandez-Cancio S. American Academy of Pediatrics. Clinical Practice Guideline: The Diagnosis, Management, and Prevention of Bronchiolitis. Pediatrics. 2014; 134 (5): e1474-e1502.
10. Острый бронхиолит у детей. Современные подходы к диагностике и терапии. Клинические рекомендации. — 2015.
11. Mazur NI, Martin n-Torres F, Baraldi E, et al.; Respiratory Syncytial Virus Network (ReSViNET). Lower respiratory tract infection caused by respiratory syncytial virus: current management and new therapeutics. Lancet Respir Med. 2015;3(11):888-900. doi: 10.1016/S2213-2600(15)00255-6.
12. Caffrey OE, Clarke JR. NICE clinical guideline: bronchiolitis in children. Arch Dis Child Educ Pract Ed. 2016;101(1):46-48. doi: 10.1136/archdischild-2015-309156.

## ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ БРОНХИОЛИТА У ДЕТЕЙ

Бабаева Л.А., Якубова З.Х.

Кафедра пропедевтики детских болезней ГОУ “ТГМУ им. Абуали ибни Сино”

**Цель исследования.** Изучить основные принципы лечения бронхиолита у детей.

**Материалы и методы исследования.** Под наблюдением находилось 45 детей в возрасте до 1,5 лет, госпитализированных по поводу острого бронхиолита не позднее 3-х суток от появления бронхообструктивного синдрома. Для оценки степени дыхательных нарушений использовались такие показатели, как частота дыхательных движений, насыщение крови кислородом. Были проведены клинико-анамнестические и лабораторно-инструментальные методы исследования.

**Результаты исследования и их обсуждение.** Всем больным проводили аспирацию слизистого отделяемого из носа, при наличии показаний - кислородотерапию и внутривенную регидратацию. Дополнительно проводили ингаляции бронхолитиками, при необходимости вводили системные глюкокортикоиды. Динамику состояния детей оце-

нивали при поступлении, через 1 час после ингаляции, далее ежедневно утром до и через 1 час после ингаляции. Дополнительными критериями эффективности терапии считали продолжительность оксигенотерапии и длительность госпитализации. Оценивали неблагоприятные эффекты, которые могли быть связанными с проводимой терапией.

**Заключение.** Бронхиолит у детей в большинстве случаев вызывает развитие дыхательной недостаточности и требует стационарного лечения. Эффективного этиотропного лечения бронхиолита не существует, в связи с чем, актуальным является поиск метода лечения, который позволит сократить длительность заболевания, сроки госпитализации и облегчить состояние детей. Применение ингаляционной терапии облегчает симптомы бронхообструктивного синдрома и значительно уменьшает длительность госпитализации.

**Ключевые слова:** дети, бронхиолит, лечение.

## BASIC METHODS OF TREATMENT OF BRONCHIOLITIS IN CHILDREN

Babaeva L.A., Yakubova Z.Kh.

Department of propaedeutics of children diseases of the SEI "ATSMU"

**Aim.** To study the basic methods of treatment of bronchiolitis in children

**Materials and methods.** Under observation were 45 children under the age of 1,5 years, hospitalized for acute bronchiolitis no later than 3 days from the onset of broncho-obstructive syndrome. To assess the degree of respiratory disorders, indicators such as the frequency of respiratory movements, blood oxygen saturation were used. Clinical-anamnestic and laboratory-instrumental research methods were carried out.

**Results.** All patients underwent nasal mucosal aspiration, and, if indicated, oxygen therapy and intravenous rehydration. In addition, inhalations with bronchodilators were performed, if necessary, systemic glucocorticosteroids were administered. The dynamics of the children's condition was assessed at admission, 1 hour after

inhalation, then daily in the morning before and 1 hour after inhalation. Additional criteria for the effectiveness of therapy were the duration of oxygen therapy and the duration of hospitalization. Adverse effects that could be associated with the therapy were assessed.

**Conclusions.** Bronchiolitis in children in most cases causes the development of respiratory failure and requires inpatient treatment. There is no effective etiopathic treatment of bronchiolitis, and therefore, it is important to search for a treatment method that will reduce the duration of the disease, hospitalization periods and alleviate the condition of children. The use of inhalation therapy relieves the symptoms of broncho-obstructive syndrome and significantly reduces the duration of hospitalization.

**Key words:** children, bronchiolitis, treatment.

**Бабаева Лола Абдунаимовна** - мудири кафедраи таълими асосҳои бемориҳои кӯдаконаи МДТ «Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино», E.mail: [lola.a.babaeva@mail.ru](mailto:lola.a.babaeva@mail.ru), тел.: 446003624.

**Якубова Зайнаб Ҳалимовна** – профессори кафедраитаълими асосҳои бемориҳои кӯдаконаи МДТ «Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино», E.mail: [parviz.yakubov23@gmail.com](mailto:parviz.yakubov23@gmail.com), тел.: 935335067.

**Бабаева Лола Абдунаимовна** - заведующая кафедрой пропедевтики детских болезней ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им. Абуалиибни Сино», E.mail: [lola.a.babaeva@mail.ru](mailto:lola.a.babaeva@mail.ru), тел.: 446003624.

**Якубова Зайнаб Ҳалимовна** – профессор кафедры пропедевтики детских болезней ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет им. Абуалиибни Сино», E.mail: [parviz.yakubov23@gmail.com](mailto:parviz.yakubov23@gmail.com), тел.: 935335067.

**Babaeva Lola Abdunaimovna** - head of the department of propaedeutics of children diseases of the SEI "Avicenna Tajik State Medical University", E.mail: [lola.a.babaeva@mail.ru](mailto:lola.a.babaeva@mail.ru), tel.: 446003624.

**Yakubova Zaynab Khalimovna** – professor of the department of propaedeutics of children diseases of the SEI «ATSMU», E.mail: [parviz.yakubov23@gmail.com](mailto:parviz.yakubov23@gmail.com), tel.: 935335067.

## ХОЛАТИ ОКСИДШАВИИ ПЕРЕКИСИИ ЧАРБҲО ДАР КӮДАКОНИ НАВЗОДИ ГИРИФТОРИ СИРЯТҲОИ ДОХИЛИБАТНИИ ХОС

Музаффаров Ш.С., Исмоилов К.И., Давлатова С.Н.

Кафедраи бемориҳои кӯдаконаи №2, МДТ «Донишгоҳи Давлатии Тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино», Душанбе, Тоҷикистон

**Муҳиммият.** Мувофиқи натиҷаи тадқиқотҳои мутахассисони ТУТ, ҳамасола дар

миқёси ҷаҳон зиёда аз 7 миллион кӯдакони синнашон аз яқсола поёни гирифтори сиро-

ятқои дохилибаттің дарёфт карда мешаванд, ки зиёда аз 600000 нафари онхо дар давраи неонаталық ва синни ширмакы мөфавтанд. Нишондодхой мазкур چузъи муҳими нишондоди фавти құдакони синни то 5 сола дар рүй Замин ба хисоб меравад.

Тадқиқтхой мусори дар соҳаи тибби клиникі ғана фундаменталық оид ба патофизиология ва физиологияның хучайравы гузаронидашуда тәсік менамоянд, ки нақши оксидшавии радикалозод дар раванди мубодилаи моддахो дар сатхы хучайравы нақши муҳим мебозад, зеро ки дар заманағы аксуламалхой мазкур мубодилаи як қатор моддахо, ба монанди сафедаҳо, ғарбхо ва кислотаҳои нуклеинің фаяль гардида ҳосилшавии простогландинхо, ки бо ёрии онхо нуғузпазирии эндотелияни рагову биомембранаи хучайравы дар организм танзим карда мешавад, босуръат мешавад.

Хамаи құдакони навзод дар ҳолати дислипидемия таваллуд мешаванд ва дар ин маврид таъсири минималии микроорганизмхо боиси фаяль гариданы равандхои оксидшавии перекиси ғарбхо, ки зинаи муҳими пайдоиши синдроми дизадаптацияның дар марҳилаи неонаталии барвакт мегардад, мешаванд.

Чуноне ки маълум аст, ки дар ин марҳилаи аксуламалхой биологияни организма нақши назарраси маҳсулоти ҳосилаи карбонилій, чун диалдегиди малоній, ки ба фаялияты нишондодхои ионни биомембранаи хучайравы таъсири тарағайни маҳсулоти мобайній ва индуктивиятноки равандхои липопероксидативій ба амал омада бо дигаргүніхой вазнини мубодилавы зохир мешаванд, ки метавонанд нишондодхои пешғүкунандаи дарақтаи вазнини равандхои патологияни ба гуруснамонии оксигеній ва зухуроти гипоксик алоқаманд, бошанд.

Вобаста ба он, ки дар заманағы сиројатхои дохилибаттің организми құдакони навзоди бемор гипоксияни қиддии хучайравии генези омехтаро аз сар мегузаронад, вайроншавии мувозинати кислотагиу асосынан да ионнан


инкишоғ ёфта алматхой диссоциацияни мубодилавы ба назар мерасад ва раванди ҳосилшавии радикалхой озод оғоз мешавад, ки боиси стресси оксидашавы дар хучайрағ мегардад. Айни замон раванди оксидшавии радикалозод ва фаялияты системасы муҳофизати антиоксиданттің дар мавриди сиројатхои дохилибаттің таҳти омұзиши пурра қарор нагирифтааст, ки муҳиммияты гузарониданы тадқиқоти мазкурро инъикос менамояд.

**Мақсади тадқиқот.** Омұзиши ҳолати оксидшавии радикалозоди ғарбхо ва муҳофизати антиоксиданттің организмы құдакони навзоди расида ва норасид дар мавриди сиројатхои дохилибаттің хос.

**Маводхо ва усулхой тадқиқот.** Ба раванди тадқиқоти мазкур 80 нафар құдакони навзоди гирифтори сиројатхои дохилибаттің хоси ба шуъбаи бемориҳои құдакони навзоди МД ММТ ҚТ - «Шахраки Шифабахш» дар давоми солжы 2019 то 2022 бистары буданд, дохил карда шуданд.

Ҳолати құдакони навзоди бемор ва дарақтаи вазнини бемори құдакони навзоди зери назорат бо истифода аз натиҷаи таҳлилхой клинико-лабораторий ва қадвали мөдификацияшудаи NEOMOD бағындары қарда шуд. Мұвоғиқи қадвали мазкур хамаи құдакон ба ду гүрӯх чудо карда шуданд.

### Расми 1.- Тақсимоти құдакони зери назорат вобаста ба синни гестатсияны



Гурӯхни якум аз 48 (60%) нафар құдакони расида ва норасиди гирифтори шакли вазнини ба гурӯхни дуом аз - 32 (40%) нафар құдаки расида ва норасиди гирифтори шакли хеле вазнини сиројатхои дохилибаттің хос иборат буд. Ба гурӯхни назорат 30 нафар құдаки навзоди нисбатан солими дар давраи аввали мутобиқшавы қарордошта, ки аз рүй

синну сол, нишондодхой антропометрӣ ва чинс бо кӯдакони тадқиқшаванд мувофиқ буданд, иборат буд. Микдори кӯдакони расида 54 (67,5 %) ва миқдори кӯдакони норасид 26 (32,5 %) нафарро ташкил дод (расми 1).

Ташхис дар асоси собиқаи акушерии модар, собиқаи ҳаётии кӯдак ва натиҷаҳои тадқиқотҳои лабораторӣ гузошта шуда бо ёрии таҳлили иммуноферментӣ (ИФА) дар зардобаҳои ҷуфт бо дарёфт намудани анти-телаҳои маҳсус ба зидди барангезандаҳои гуногуни сироятҳои доҳилибатнӣ дар модарону кӯдакон тасдиқ карда шуд.

Ба ғайр аз усуљҳои тадқиқи анъанавӣ (омӯзиши маълумотҳои собиқавиву клинико-лабораторӣ, натиҷаи муоинаи пурра, баҳодиҳӣ ба инкишофи ҷисмонӣ, натиҷаи тадқиқотҳои микробиологӣ, муайян намудани маркёрҳои сирояти TORCH, нишондодхои биокимиёвии зардоби хун, миқдори электролитҳо дар хун, қишиҳои хун ва начосат барои микрофлора) тадқиқи системаи муҳофизати антиоксидантӣ ва оксидантӣ дар кӯдакони навзод гузаронида шуд, ки дар мавриди он ба дараҷаи фаъолияти нишондодхои ферментӣ ва ғайриферментии системаи муҳофизати антиоксидантӣ баҳо дода шуд.

Маводи тадқиқотӣ барои гузаронидани таҳқиқоти мазкур зардоби хуни варидӣ буд. Тадқиқи оксидшавии перекисии ҷарбҳо ва муҳофизати антиоксидантӣ дар заманаи кафедраи биохимияи МДТ “ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино”, (таҳти роҳбарии профессори кафедраи биохимия, д.и.т., Сабурова А.М.) гузаронида шуд. Миқдори диалдегиди малонӣ бо усули Сталная И.Д. ва ёрии аксуламали пайвастшавӣ бо кислотаи 2-тиобарбитуратӣ муайян карда шуд.

Фаъолияти антиоксидантни ферментӣ – супероксиддисмутаза (СОД) аз рӯи қобилияти боздории барқароршавии аэробии тет-разоли қабудро то формазан аз ҷониби ферменти мазкур муайян карда шуд.

Нишондоди антиоксидантни ферментӣ – кислотаи аскорбинӣ, бо усули Соколовский В.В санҷида шуд. Миқдори ҷузъҳои мембронаи ҳуҷайравӣ бо ёрии аксуламали кис-

лотаи тиобарбитуратӣ аниқ карда шуд.

Таҳлили омории натиҷаҳои бадастомада бо истифода аз маҷмӯи барномаҳои Statistica for Windows 8.0 (StatSoft Inc., США, 2008) ва ҳисобкунаки онлайнӣбарои ҳисоббарории меъёрҳои оморӣ (<http://medstatistic.ru/calculators.html>) гузаронида шуд. Нишондодхои миқдорӣ бо намуди  $M \pm S$  нишон дода шуданд, ки  $M$  – нишондоди миёнаи арифметикӣ ва  $S$  – тамоюли стандартӣ мебошанд. Барои муқоиса намудани маълумотҳо дар байни ду гурӯҳи новобаста меъёрҳои ғайрипараметрии Манна-Уитни истифода бурда шуд. Муқоисаҳои сершумор барои нишондодхои вобаста бо меъёри Н-и Крускал-Уоллис гузаронида шуд. Фарқияти байни нишондодҳо дар мавриди  $p < 0,05$  будан аз ҷиҳати оморӣ аҳамиятнок ҳисоби шуд.

**Натиҷаҳо ва муқоисаи онҳо.** Дар модарони кӯдакони навзод анамнези аворизно-ки акушерӣ, гинекологӣ ва соматикӣ мушоҳида карда шуд. Дар давраҳои барвақти ҳомиладорӣ дар занҳои ҳомиладор ҳавфи исқоти ҳамли худсарона (83,4%), токсикози ҳомиладорӣ (81,0%), бемориҳои илтиҳобии системаи пешброну ҷинси (77,9%) ва гипертензияи шараённи симптоматикӣ (55,8%) ҷой дошт. Дар охири семоҳаи 2-юм ва 3-юми ҳомиладорӣ нишонаҳои преэклампсияи мұтадил (75,4%) ва вазнин (38,4%) бо намуди варами пойҳо (35,3%) ва баландшавии фишиори шараёнӣ то нишондодхои критикӣ (21,4%), қайқунӣ (68,5%) ва дар 2-нафар (8%) зан ҳуручи эклампсия мушоҳида карда шуд.

Дар мавриди таҳлили нишондодхои эпидемиологӣ оид ба сирояти TORCH дар модарони кӯдакони навзоди зери назорат титрҳои ташхисӣ нисбат ба сирояти ситомегаловирусӣ (97,3 %), герпесӣ (89,5 %), хламидиозӣ (54,3 %) ва токсоплазмоз (61,5 %) дарёфт гардиданд.


Аз миқдори умумии кӯдакони навзоди зери назоратбуда 32 (40 %) нафар аз ҳомиладории 1, 28 (35 %) нафар аз ҳомиладории 2 ва 12 (15 %) нафар аз ҳомиладории 3 ё дигар ҳомиладориҳо буданд. Пас аз баҳодиҳӣ бо ҷадвали Апгар 6-7 балл дода шуд

ба 42 (52,5 %) нафар күдаки навзод, 5-4 балл ба 30 (37,5 %) нафар күдаки навзод ва 1-3 балл ба 8 (10 %) нафар күдаки навзод дода шуд.

Аз миқдори умумии күдакони назводи дар шуъба бистаригардида бо ташхиси илтиҳоби шуши дохилибатни хусусияти омехта - 72 (91,0%), энтероколит - 66 (75,5%), омфалит - 22 (29,5%), менингит ва менинго-энцефалит - 18 (20,4%), номувофиқии вазни бадан бо синни гестатсионӣ - 68 (19,3%), гипербилирубинемияи навзодони ба муҳолифати гурӯхиву резусӣ вобаста набуда - 52 (12,2%), пиелонефрит - 8 (21,4%) ва конъюнктивит - 38 (18,3%) ташхисгузорӣ карда шуд. Дар 6 (9,1 %) ҳолат гепатити феталий ва дар 1 (1,0%) ҳолат пурпуратромбоситопений бо донасории геморрагӣ дар пӯст ташхисгузорӣ карда шуд. Дар 6 (6,1%) нафар күдакони назводи зери назорат кардити модарзодӣ ташхисгузорӣ карда шуд.

Натиҷаи таҳлили иммуноферментии хун бо нишондодҳои IgM ва IgG дар күдакони назводи зери назорат оид ба сирояти TORCH дар расми 2 нишон дода шудааст.

### Расми 2.- Нишондодҳои таҳлили иммуноферментӣ ба сирояти TORCH дар күдакони назвод




Күдакони зери назорат ба шуъбаи бемориҳои күдакони назвод дар шабонарӯзи 3 – 28 рӯзи пас аз таваллуд ворид шуда буданд. Дар күдакони назводи зери назорат ҳангоми воридшавӣ нафастангӣ (82,7 %), сианози секунҷаи лабу даҳон (75,3 %) бо тобиши хокистариву сафеди пӯст (46,4 %), акросианози паҳншуда (42,7 %), дасту пои ҳангоми палмосидан хунук (38,3 %), иштироки мушакҳои ёрирасони нафаскашӣ ва болҳои бинӣ дар раванди нафаскашӣ (35,8 %), қашишхӯрии минтаҷаҳои фурӯҳамидаи қафаси сина дар мавриди нафасгирий (35,7 %) ва нафасбарорӣ (28,9 %), дамиши шикам (25,6 %) ва

пастшавии оксигенатсияи пӯст дар мавриди пулсоксиметрия (23,3 %) ворид шуданд.

Чарбҳои полиеновии биомембраи ҳуҷайраҳо барои як қатор моддаҳои эндотоксикӣ, аз ҷумла радикалҳои оксигенӣ ва энзимҳои гидролитикии лизосомалӣ, ки дар зери таъсири онҳо соҳторҳои ҷарбӣ ва моддаҳои ниҳоят фаъоли ферментмонанд ҳосил шуда боиси вайроншавии молекулаи биополимерҳо мегарданд, нишон ба ҳисоб мераҷанд. Дар раванди аксуламалҳои мазкур на танҳо ҳосилаҳои якумини оксидшавии перекисии ҷарбҳо – конъюгатҳои диенӣ (КД), балки маҳсулоти мобайни оксидшавии радикалозоди ҷарбҳо – диалдегиди малонӣ (ДМ) аҳамияти ҳос доранд.

### Расми 3.- Нишондоди диалдегиди малонӣ дар күдакони гирифтори сироятҳои дохилибатӣ



Эзоҳ:  $p$  – бузургиҳои омории фарқияти байни нишондодҳо дар күдакони гурӯҳҳои гуноғуни тадқиқшаванда ( $p < 0,05$ ) (аз  $p$ -и  $U$ -критерия Мани-Уитни);

Тадқиқоти гузаронидаи мо нишон дод, ки оксидшавии перекисии ҷарбҳо дар күдакони назводи гирифтори сироятҳои дохилибатӣ хусусиятҳои ҳос дошта вижагиҳои мазкур дар күдакони норасиди гирифтори сироятҳои дохилибатӣ хеле аён буданд. Нишондоди ДМ дар күдакони гурӯҳи якум, бо равиши вазнини сироятҳои дохилибатӣ нисбат ба нишондоди ДМ дар күдакони гурӯҳи назорати каме баланд буд ва ҳамзамон нишондоди мазкур дар күдакони норасиди гирифтори сироятҳои дохилибатӣ нисбат ба күдакони расида ва күдакони гурӯҳи назоратӣ баландтар буд.

Нишондоди ДМ дар күдакони назводи расидаи гурӯҳи дуюм, бо равиши хеле ваз-

нини сироятҳои дохилибатӣ ба таври қатъӣ баланд буд ва илова бар ин дар кӯдакони норасиди гурӯҳи дуюм нисбат ба кӯдакони гурӯҳи назоратӣ ва кӯдакони гурӯҳи якум нишондоди ДМ баландтар буд (расми 3).

Дар мавриди тадқиқи нишондодҳои ферментии системаи муҳофизати антиоксидантӣ дар кӯдакони навзоди норасиди гирифтори сироятҳои дохилибатӣ пастшавии назарраси микдори СОД, назар ба ҳамин нишондод дар кӯдакони гурӯҳи назоратӣ дода шуд. Ин нишондод дар кӯдакони расидаи гирифтори сироятҳои дохилибатни дараҷаи вазнин нисбат ба кӯдакони гурӯҳи назоратӣ каме пасттар буд.

Таҳлили муқоисавии нишондоди СОД дар кӯдакони расидаи гирифтори намудҳои хеле вазнини сироятҳои дохилибатӣ пастшавии аёни ин ферментро дар гурӯҳи кӯдакони зикршуда нишон дод ва хеле паст шудани ферменти мазкур дар кӯдакони норасиди гирифтори сироятҳои дохилибатӣ, ки таҳти табобати респираторӣ, аз ҷумла СРАР ва оксигени фишораш баланд қарор доштанд мушоҳида карда шуд.

Нишондоди кислотаи аскорбинӣ дар кӯдакони расидаи гурӯҳи якум низ дар муқоиса бо ҳамин нишондод дар кӯдакони гурӯҳи назоратӣ паст буд ва нишондоди пасттари маводи мазкур дар кӯдакони норасиди гирифтори сироятҳои дохилибатӣ мушоҳида гардид.

### Ҷадвали 1.- Нишондодҳои оксидативӣ ва антиоксидативӣ дар зардоби хуни кӯдакони гирифтори сироятҳои дохилибатни хос

Нишондод Гурӯҳ	СОД (ед. мл.шартӣ)	Кислотаи аскорбинӣ (мкмоль/мл)	Кислотаи сиалиӣ (мкмоль/мл)	P
Гурӯҳи якум	9,1 ±0,02	25,7±0,7	3,1±0,01	<0,001 <0,05 <0,01
Гурӯҳи дуюм	6,1±0,04	17,1±0,03	3,45±0,2	<0,001 <0,05 <0,01
Гурӯҳи назоратӣ	16,5±0,5	55,3±2,0	1,8±0,01	<0,001 <0,001 <0,001

**Эзоҳ:** *p*-бузургихои омории фарқияти байни нишондодҳои гурӯҳи якум дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ; *p*<sub>1</sub>- бузургихои омории фарқияти байни нишондодҳои гурӯҳи дуюм дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ; *p*<sub>2</sub>- бузургихои омории фарқияти байни нишондодҳои гурӯҳи якум дар муқоиса бо гурӯҳи дуюм; (аз *p*ӯи U-кремтерияи Манна-Уитни ва H-критерияи Крускал-Уоллис);

Тамоюли нисбатан зиёдтари лаборатории нишондодҳои кислотаи аскорбинӣ дар кӯдакони гурӯҳи дуюм ба назар мерасид ва дар кӯдакони норасиди гурӯҳи мазкур дар муқоиса бо ҳамин нишондоди кӯдакони гурӯҳи якум ва назоратӣ ниҳоят паст буд.

Нишондодҳои лаборатории маводҳои дорои кислотаи сиалиӣ дар кӯдакони расида ва норасиди гурӯҳи якум дар муқоиса бо кӯдакони гурӯҳи назоратӣ майл ба афзоиш дошт. Ҳамзамон, нишондоди кислотаи сиалиӣ дар кӯдакони расида ва норасиди гирифтори намудҳои хеле вазнини сироятҳои дохилибатӣ нисбат ба ҳамин нишондоди кӯдакони гурӯҳи назоратӣ ва гурӯҳи якум

хеле баланд буд (ҷадвали №1).

Бо мақсади пурзӯр намудани муҳофизати антиоксидантии организми кӯдакони таҳти назоратбуда ва бартараф намудани норасогии нафас ва гипоксияи ҳучайравӣ ба кӯдакон оксигени намнокардашуда бо ёрии ниқобҳои нафасдихӣ (ба кӯдакони гурӯҳи якум) ва найчаҳои назалӣ (барои кӯдакони гурӯҳи дуюм) таъин карда шуд. Илова бар табобати анъанавии антибактериалиӣ (азитромитсин, метронидазол, приметаприм), зиддивирусӣ (атсиковир, ситотект Нео) ва табобати иммуномодуляторӣ, бо мақсади бартараф намудани норасогии кислотаи аскорбинӣ дар организми кӯдакони

бемор, ба ҳамаи кӯдакони гурӯҳи якум ва дуюм маҳлули кислотаи аскорбинӣ бо хисоби 75 мг/кг/шабонарӯз, пас аз омехта намудан бо маҳлули 10%-ай глюкоза ва маҳлули 0,9% NaCl, ба таври дохиливаридӣ ва торӣ таъян карда шуд.

Файр аз ин, ба ҳарду гурӯҳи кӯдакон табобати маҳсус бо истифода аз доруи этилметилгидроксипиридин суктсинат, ки табобати антиоксидантӣ маҳсус ба ҳисоб мравад, таъян карда шуд. Доруи этилметилгидроксипиридин суктсинат дорои кислотаи қаҳрабо, намакҳои эмоксипин ва суктсинат мебошад, ки он ҷузъи реаксияи кислотаҳои секарбона мебошад. Дар мавриди мутобиқшавӣ ба гипоксия, аксуламалҳои оксидшавии таъминкунандай энергия ба раванди оксидшавии маводи асосӣ, яъне суктсинат, ки нисбатан бошиддат оксид шуда барои ҳимоя намудани занчири нафаскашӣ роҳи кӯтоҳи оксидшавии суктсинатро таъмин мекунанд, пайваст мешаванд. Илова бар ин, кислотаи қаҳрабо ва эмоксипин дар раванди оксидшавии ҷарбҳо фаъолона иштиrok менамоянд, ки бо шарофати онҳо дар организм муҳофизати антиоксидантӣ пурзӯр гардида боиси нейтрализатсияи радикалҳои озод мегарданд. Ин доруворӣ мувофиқи таъиноти пешниҳодшуда бо ҳисоби 0,1 мл/кг (0,1 мг/кг/шабонарӯз) дар давоми шабонарӯз, пас аз омехта намудан бо маҳлули

10%-ай глюкоза ё маҳлули 0,9% - аи NaCl, ба таври дохиливаридӣ ва инфузияи торӣ ворид карда шуд.

Пас аз таъйин намудани дорувориҳои мазкур нишондоди СОД, кислотаи сиалиӣ ва кислотаи аскорбинӣ дар зардоби хун мӯтадил гардида, ҳамзамон ба таври лабораторӣ пастишавии микдори маҳсулоти мобайни оксидшавии радикалозод – ДМ дар таркиби зардоби хун мушоҳида карда шуд. Ба файр аз мӯтадил гардидани нишондодҳои лабораторӣ, инчунин беҳтаршавии ахволи кӯдакони навзоди bemori гирифтори сироятҳои дохилибатӣ, кам шудани дараҷаи зоҳиршавии вайроншавии нафаскашӣ ва паст шудани талабот нисбат ба оксиген дар ҳарду гурӯҳи кӯдакон мушоҳида гардид.

**Хулоса.** Дар кӯдакони расида ва норасиди гирифтори сироятҳои дохилибатӣ во-баста аз дараҷаи вазнинӣ ва равиши bemorӣ шадидияти оксидшавии радикалозод ва ҳаробшавии системаи муҳофизати антиоксидантӣ, ки дар заминай гипоксия ва гипоксемияи организм ба вучӯд меояд, фарқ мекунад.

Дар нақшай табобати анъанавии умумии сироятҳои дохилибатӣ илова намудани дорои этилметилгидроксипиридин суктсинат боиси ба эътидол омадани нишондодҳои гомеостаз дар ҳарду гурӯҳи кӯдакони гирифтори сироятҳои дохилибатӣ гардид.

### Адабиёт

1. Кравченко ЕН, Куклина ЛВ, Внутриутробные инфекции в структуре ранней неонатальной смертности. *Сибирское медицинское обозрение*. 2020; 3: 97-100. Available from: <http://dx.doi.org/10.20333/2500136-2020-3-97-100>
2. Гулиев НД, Уровень неонатальной заболеваемости детей, родившихся с внутриутробной инфекцией. *Медицинские новости*. 2019;7:62-5.
3. Westover AJ, Effects of intrauterine infection or inflammation on fetal lung development. *Clin. Exp. Pharmacol. Physiol.* 2013;39(9):824–6. Available from: <http://dx.doi.org/10.1111/j.1440-1681.2012.05742.x>
4. Хаертынов ХС, Этиологическая структура и особенности клинических проявлений неонатальных инфекций у детей, рожденных путем кесарево сечения. *Российский вестник перинатологии и педиатрии*. 2017;5(62):88-92.
5. Лысенко ИМ, Современные принципы диагностики внутриутробных инфекций у детей. *Вестник ВГМУ*. 2014;4(13):70–7.
6. Ломова НА, Молекулярно-генетические предикторы врождённой инфекции при задержке роста плода. *Медицинский совет*. 2016;17:156-9.. Available from: <https://doi.org/10.21518/2079.701X.2016-17-156-159>

7. Ремнёва ОВ, Фадеева НИ, Кореновский ЮВ, Колядо ОВ, Предикторы тяжёлой церебральной ишемии у недоношенных новорожденных. *Фундаментальная и клиническая медицина.* 2019;4(3):15-21. Available from: <https://doi.org/10.23946/2500-0764-2019-4-3-15-21>
8. Лоскутова ЕВ, Воронцова ИВ, Вахитов ХМ, Валеева ИХ, Поляков ОИ, Состояние системы липопероксидации у недоношенных новорожденных, перенесших пернатальную гипоксию. *Российский Вестник Перинат. и Педиатрии.* 2018; 63:5.
9. Курчак ХБ, Коржынский ЮС, Микитин ЯМ, Фицала ОМ, Состояние перекисного окисления липидов и системы антиоксидантной защиты у новорожденных, нуждающихся в проведении искусственной вентиляции легких. *Здоровье ребенка.* 2013; 7: 178-181
10. Меджидова Д, Шифман ЕМ, Черкесова АУ, Черкесова ДУ, Оксигенительно-антиоксидантный статус крови новорожденных после кесарева сечения при программе ускоренного восстановления. *Акушерство и перинатология.* 2021; 1: 15-9 Available from: <https://doi.org/10.31550/1727-2378-2021-20-1-45-49>
11. Бадалова ЗА, Додхоеев ДжС, Насырджанова ХР, Уровень активных форм кислорода у детей до 5 лет, проживающих в зоне повышенного радиационного фона. *Вестник Авиценны.* 2017; 4: 492- 6.
12. Гаврилова ОА, Особенности процесса перекисного окисления липидов в норме и при некоторых патологических состояниях у детей. *Acta Biomedica Scientifica.* 2017; 4: 15-9
13. Стальная ИД, Метод определения диеновой конъюгации ненасыщенных высших жирных кислот. *Современные методы в биохимии.* 1977; 6 3 — 4.
14. Андреева ЛИ, Кожемякина АА, Кишкун АА, Модификация метода определения перекисей липидов в тесте с тиобарбиталовой кислотой. *Лабораторное дело.* 1988; 11: 41-3.
15. Jauniaux E, Burton GJ, The role of oxidative stress in placental-related diseases of pregnancy. *Gynecology, Obstetrics, Biology and Reproductology.* 2016; 8: 775-785. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.jgyn.2016.02.012>
16. Perez M, Robbins ME, Revhaug C, Saugstad OD, Oxygen radical disease in the newborn, revisited: Oxidative stress and disease in the newborn period. *Free Radical Biology and Medicine.* 2019; 142, 61-72. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2019.03.035>

## ОКИСЛИТЕЛЬНО – АНТИОКСИДАНТНЫЙ СТАТУС ОРГАНИЗМА НОВОРОЖДЁННЫХ ДЕТЕЙ ПРИ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ВНУТРИУТРОБНЫХ ИНФЕКЦИЯХ

Музаффаров Ш.С., Исмоилов К.И., Давлатова С.Н.,

Кафедра детских болезней №2, ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», Душанбе

**Цель исследования.** Изучить состояние свободнорадикального окисления липидов и антидоксидантной защиты (АОЗ) организма доношенных и недоношенных новорождённых детей на фоне специфических внутриутробных инфекций.

**Материалы и методы исследования.** В исследование были включены 80 новорождённых детей со специфической внутриутробной инфекцией. Состояние больных детей и степень тяжести заболевания у наблюдавшихся новорождённых детей, оценивали с использованием модифицированной шкалы NEOMOD и по результатам клинико-лабо-

раторных показателей. Было проведено исследование оксидантной и антиоксидантной защитной системы организма новорожденных детей, при котором была изучена степень активности ферментных и неферментных показателей антиоксидантной защиты организма.

**Результаты исследования и их обсуждение.** Уровень МДА у доношенных новорождённых детей первой группы, с тяжелым течением ВУИ был несколько выше, чем у детей контрольной группы, но данный показатель среди недоношенных детей этой группы был значительно выше по сравне-

нию с такими же показателями у доношенных детей и детей контрольной группы. При исследовании ферментных показателей АОЗ у недоношенных новорождённых детей с тяжелом течением ВУИ отмечалось значительное снижение уровня СОД по сравнению с этим же значением у детей контрольной группы. Этот показатель у доношенных новорождённых детей с тяжелым течением ВУИ был незначительно снижен по сравнению с нормальным показателем у детей контрольной группы. Сравнительный анализ показателей СОД у доношенных новорождённых с очень тяжелым течением ВУИ показал значительного снижения уровня данного фермента у этих групп детей, а достоверное отклонение от нормальных

значениях данного фермента отмечалось у недоношенных новорождённых детей с ВУИ, которые в респираторную, как СРАР и высокопоточного кислорода.

**Выводы.** У доношенных и недоношенных детей со специфической внутриутробной инфекцией в зависимости от степени тяжести и течения заболевания отличается интенсификация свободнорадикального окисления и истощение антиоксидантной защитной системы, обусловленных гипоксией и гипоксемией организма.

**Ключевые слова:** гомеостаз, перекисное окисление липидов, внутриутробные инфекции, антиоксидантная защита, липопероксидация, сукцинат, цикл трёхкарбоновых кислот

## OXIDATIVE AND ANTIOXIDANT STATUS OF ORGANISM OF THE NEWBORN BABIES WITH SPECIFIC CONGENITAL INFECTION

Muzaffarov Sh.S., Ismoilov K.I., Davlatova S.N.

Department of Children's Diseases № 2,SIE «ATSMU, Dushanbe

**Aim.** To study the state of free radical lipid oxidation and antioxidant protection (AOP) of the body of full-term and premature newborns against the background of specific intrauterine infections.

**Materials and research methods.** The study included 80 newborns with a specific intrauterine infection. The condition of sick children and the severity of the disease in the observed newborns were assessed using the modified NEOMOD scale and according to the results of clinical and laboratory parameters. A study was conducted of the oxidative and antioxidant defense system of the body of newborns, in which the degree of activity of enzymatic and non-enzymatic indicators of the antioxidant defense of the body was studied.

**Results of the research and their discussion.** The level of MDA in full-term newborns of the first group with severe IUI was slightly higher than in children of the control group, but this indicator among premature children of this group was significantly higher compared to the same indicators in full-term children and children in the control group.

In the study of enzyme parameters of AOD

in premature newborns with severe IUI, there was a significant decrease in the level of SOD compared with the same value in children of the control group. This indicator in full-term newborns with severe IUI was slightly reduced compared to the normal indicator in children of the control group. A comparative analysis of SOD indicators in full-term newborns with a very severe course of IUI showed a significant decrease in the level of this enzyme in these groups of children, and a significant deviation from the normal values of this enzyme was noted in premature newborns with IUI, which in the respiratory, as CPAP and high-flow oxygen.

**Conclusion.** In full-term and premature infants with a specific intrauterine infection, depending on the severity and course of the disease, the intensification of free radical oxidation and the depletion of the antioxidant defense system due to hypoxia and hypoxemia of the body are different.

**Key words:** Homeostasis, lipid peroxidation, intrauterine infections, antioxidant protection, lipid peroxidation, succinate, tricarboxylic acid cycle.

**Музаффаров Шамшод Сабохиддинович – унвонҷӯи кафедраи бемориҳои кӯдаконаи №2-и МДТ «Донишгоҳи Давлатии Тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино», профессор, ш. Душанбе, к. Сана 3/2, +99293930733, [sha.zavr@mail.ru](mailto:sha.zavr@mail.ru)**

**Исмоилов Комилҷон Исройлович – профессори кафедраи бемориҳои кӯдаконаи №2-и МДТ «Донишгоҳи Давлатии Тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино», ш. Душанбе, к. Мехнатобод, [ismoilov52@inbox.ru](mailto:ismoilov52@inbox.ru)**

**Давлатова Соҳира Нозировна – мудири кафедраи бемориҳои кӯдаконаи №2, МДТ «Донишгоҳи Давлатии Тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино», ш. Душанбе, [sokhira@mail.ru](mailto:sokhira@mail.ru)**

**Музаффаров Шамшод Сабохиддинович - соискатель кафедры детских болезней №2 ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино», город Душанбе, Республика Таджикистан, [sha.zavr@mail.ru](mailto:sha.zavr@mail.ru)**

**Исмоилов Комилҷон Исройлович - доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней №2 ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино», город Душанбе, Республика Таджикистан, [ismoilov52@inbox.ru](mailto:ismoilov52@inbox.ru)**

**Давлатова Соҳира Нозировна – кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой детских болезней №2, МДТ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино», город Душанбе, Республика Таджикистан, [sokhira@mail.ru](mailto:sokhira@mail.ru)**

**Muzaffarov Shamshod Sabohiddinovich - Aspirant of the Department of children's diseases №2, SEI "Avicenna Tajik State Medical University", Dushanbe, Tajikistan, [sha.zavr@mail.ru](mailto:sha.zavr@mail.ru)**

**Ismoilov Komiljon Isroilovich - doctor of medical sciences, professor of the department of children's diseases №2 SEI «Avicenna Tajik State Medical University», Dushanbe, Tajikistan, [ismoilov52@inbox.ru](mailto:ismoilov52@inbox.ru)**

**Davlatova Sohira Nozirovna - candidate of medical sciences, head of the department of children's diseases №2, SEI «Avicenna Tajik State Medical University», Dushanbe, Tajikistan, [sokhira@mail.ru](mailto:sokhira@mail.ru)**

## **НИШОНАҲОИ ХОСИ МАСУНИЯТ ДАР КӮДАКОНИ ГИРИФТОРИ ДИАТЕЗҲОИ ГЕМОРРАГ**

**Муҳаммаднабиева Ф.А., Хочаева Н.Н., Давлатова С.Н.**

Кафедраи бемориҳои кудаконаи №2 МТД «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино»

**Муҳиммият.** Диатезҳои геморрагӣ (хунрез) (ДГ) тақрибан нисфи ҳамаи бемориҳои системаи хунофарро ташкил медиҳанд. Дар байни диатезҳои геморрагӣ ҷойи аввал ба пурпурас (гулафшони) тромбоситопеникӣ ПИТ тааллук дорад ва баъди он васкулити геморрагӣ (ВГ) қарор дорад. [4]. Бояд қайд намуд, ҳамин гуна ҳолат дар минтақаи Осиёи Миёна, аз ҷумла дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ошкор карда шуд [3].

Асоси васкулити геморрагиро осеби масунию илтиҳобии ҳалқаи микросиркуляторӣ ташкил медиҳад. Шаклҳои клиникии беморӣ вобаста ба мавзеъҳои осебҳои заҳролудшавии мӯйрагҳои аъзо ва системҳои организм метавонанд, ки гуногун бошанд [1,4,8].

Ҳангоми пурпурас (гулафшони) тромбоситопеникӣ идиопатикӣ - осеби аутоимму-

нии хун сатҳи тромбоситҳо дар натиҷаи ба вучуд омадани антителҳо нисбат ба тромбоситҳои худи бемор ва пеш аз муҳлат ҳароб гардидани онҳо дар системаи макрофагаливу моноситарӣ ва бо шакли синдроми геморрагии пӯст ва хунравихои гуногун дар пардаҳои луобӣ зоҳир мешавад [2,5,7].

**Мақсад.** Омӯхтани вижагиҳои масуниятшиносии ҷараёни васкулити геморрагӣ (ВГ) ва пурпурас идиопатикии тромбоситопеникӣ (ПИТ) дар кӯдакон

**Мавод ва методҳои таҳқиқот.** Бо мақсади ҳаллу фасли масъалаҳои дар матраҳгардида таҳқиқоти маҷмӯии 143 нафар кӯдакони бемори гирифтори ДГ (бо ВГ - 73, бо ПИТ - 70 бемор) - и синну соли 3-14-сола.

Ҳамаи беморони таҳқиқшудаи гирифтори ВГ ва ПИТ вобаста ба шаклҳои клиникӣ

ва қараёни беморй ба гурӯхҳо чудо карда шуданд.

Беморони гирифтори дорои ВГ 73 нафар буданд, ки аз рӯйи шаклҳои раванди патологоӣ ба 4 гурӯҳ тақсим карда шуда буданд: гурӯҳи 1-ум аз 11 нафар bemoroni дорои шакли пӯстии беморй иборат буд; гурӯҳи 2-юм аз 14 bemori дорои шакли пӯстӣ-буғумии беморй иборат буд; ба гурӯҳи 3-юм 25 нафар кӯдаки гирифтори шакли пӯстӣ - абдоминалӣ; дар гурӯҳи 4-ум 23 нафар кӯдаки гирифтори шакли гурдавии беморй дохил карда шуда буданд.

Ҳангоми шакли пӯстии ВГ дар 100%-и ҳолатҳо беморй ба доначаҳои геморрагии оғоз меёбад. Бештар аз ҳама доначаҳои геморрагӣ ва ё папулёзӣ (серпайса) – петихиалий (нукта-нукта) – и сурхи равшан ё доначаҳои папулёзӣ – петихиалий баъзан бо зуҳуроти уртикарӣ, асосан дар андомҳои поёнӣ дар маҳалли сатҳи қаткунӣ дар холати мутаносиб ба назар мерасиданд.

Дар кӯдакони гирифтори шакли пӯстӣ-буғумии беморй дар баробари зуҳуроти пӯстӣ аломати буғумӣ дар шакли полиартритҳои ба таври мунтаносиб кӯчанда, маъмулан дар буғумҳои калон ба назар расид, ки онро дарди гуногундарача аз дарди кӯтоҳмуддати устухонҳо, то дарди шадиди беҳаракаткундандаи бемор ҳамроҳӣ мекард. Аксаран, буғумҳои соқу попанҷа дар 34,4%, буғумҳои зону - 6,2% ва 3,8% буғумҳои соиду байни сарпанҷаи даст осеб диданд. Дар 8% - шакли буғумӣ бо варамҳои ангионевротикий ҳамроҳ буд.

Дар шакли гурдавии беморй зуҳуроти нефрити капилляротоксикӣ дар 53%-и ҳолатҳо дар шакли аломати маҳдуди пешоб, дар 20%-и bemoroni дар шакли аломати нефритикӣ ва дар 17%-и ҳолатҳо бо синдроми нефротикий зоҳир шуданд.

Беморони гирифтори ПИТ 70 нафар буданд: ба гурӯҳи якум 33 нафар bemoroni гирифтори манзараи хоси шакли шадиди ПИТ буданд. Гурӯҳи дуюм 37 нафар кӯдакон қараёни bemoriашон муттасил тақроршаванда ва нисбат ба муолиҷаи қаблӣ рефрактериро дар бар мегирад.

Ба гурӯҳи bemoroni гирифтори ПИТ-и

шадид бемороне дохил карда шуданд, ки давомнокии bemoriашон то 6 моҳ будааст, аз оғози беморй ҳангоми муоина дар давоми 4 сол бе тақроршавӣ сурат гирифта, дар онҳо дараҷаи тромбосит дар авчи беморй то  $70 \times 10^9/l$  ва аз он камтар коҳиш дошт.

Аломати пӯсту геморрагӣ, ки дар ҳамаи (100%) – и ҳолатҳо боқӣ монда буд, дар бештари bemoroni (73%) возех буд. Унсурҳои пурпурা дар ҷунин ҳолатҳо зиёд буданд ва дар сару бадан ва андомҳо ҷойгир шуданд. Доначаҳои петехиалий дар 95,7%-и bemoroni диди шуд, аммо петехия дар ҷеҳраи 65,6% -и bemoroni ба назар расид. Экхимозҳо дар 92,5% -и кӯдакон ба назар расиданд, аммо онҳо дар ҷеҳра танҳо дар 39,8% -и ҳолатҳо ба қайд гирифта шуданд.

Бо мақсади арзёбии ҳолати ҳалқаи вижай масуният маркери лимфоситҳои хуни канорӣ, ҳамчунин фраксияи иммуноглобулинҳои зардобӣ дар 73 нафар кӯдакон бемори гирифтори ВГ ва 70 нафар бемори гирифтори пурпурати идиопатии тромбоситопенӣ муйян карда шуданд.

Ҳангоми таҳқиқоти масуниятшиносии хуни канорӣ дар bemoroni дорои шакли пӯстии ВГ ба қадри назаррас афзоиши нишондиҳандай миёнаи лимфоситҳои T бо маркерҳои (CD4) дар муқоиса бо ҳамин гуна нишондиҳандаҳои гурӯҳи назоратӣ ба назар расид, ҳол он ки нишондиҳандай миёнаи ин ҳуҷайраҳои масунӣ бо фенотипҳои (CD8) дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ поинтар ( $p < 0,001$ ) буд.

Ҳангоми муқоисаи нишондиҳандай миёнаи T-лимфоситҳо бо ретсепторҳо (CD4, CD8) дар bemoroni гирифтори шаклҳои bemoriҳои пустию буғумӣ, абдоминалӣ ва гурдавӣ бо нишондиҳандаҳои даҳлдори гурӯҳи bemoroni дорои зуҳуроти пӯстии чудобуда фарқияти қобили мулоҳиза ошкор нагардид. Дар айни замон дар bemoroni гирифтори шаклҳои омехтаи беморй, нисбат ба ҳамин гуна нишондиҳанда гурӯҳи назоратӣ ва bemoroni дорои осебҳои маҳдуди пӯст, ба қадри назаррас афзоиш ёфтани миқдори ҳуҷайраҳои дорои маркерҳои (CD20, CD25, CD95) ошкор карда шуд (ҷадвали 1)

**Чадвали 1. - Таркиби субпопулятсионии лимфоситҳои хуни канорӣ дар беморони гирифтори ВГ**

Нишондиҳандаҳо	Гурӯҳи назоратӣ (n=30)	Васкулити геморрагӣ (гурӯхҳо)				p
		1 (n=11)	2 (n=14)	3 (n=25)	4 (n=23)	
CD 3	40,0±1,7	47,3±2,2 $p_1>0,05$	69,3±0,7 $p_1<0,001$ $p_2<0,001$	47,2±1,2 $p_1>0,05$ $p_2>0,05$ $p_3<0,05$	64,9±3,8 $p_1<0,001$ $p_2<0,001$ $p_3>0,05$ $p_4>0,05$	<0,001
CD4	39,0±0,6	50,6±2,2 $p_1<0,001$	48,4±2,2 $p_1<0,001$ $p_2>0,05$	47,1±1,6 $p_1>0,05$ $p_2<0,001$ $p_3>0,05$	48,3±2,3 $p_1<0,001$ $p_2>0,05$ $p_3>0,05$ $p_4<0,05$	<0,001
CD 8	23,0±0,8	14,9±0,8 $p_1<0,001$	17,5±0,9 $p_1<0,01$ $p_2>0,05$	16,9±0,5 $p_1<0,001$ $p_2>0,05$ $p_3>0,05$	17,5±0,9 $p_1<0,01$ $p_2>0,05$ $p_3>0,05$ $p_4>0,05$	<0,001
CD 20	16,9±1,0	18,7±1,0 $p_1>0,05$	20,7±0,8 $p_1<0,05$ $p_2>0,05$	26,7±0,8 $p_1>0,05$ $p_2>0,05$ $p_3>0,05$	29,7±0,6 $p_1>0,05$ $p_2>0,05$ $p_3>0,05$ $p_4>0,05$	<0,01
CD 95	46,0±0,3	47,2±0,4 $p_1>0,05$	51,2±0,4 $p_1<0,05$ $p_2>0,05$	51,8±0,3 $p_1<0,01$ $p_2<0,05$ $p_3>0,05$	43,2±0,7 $p_1>0,05$ $p_2>0,05$ $p_3<0,001$ $p_4<0,001$	<0,001
CD 71	23,8±0,9	15,7±3,8 $p_1<0,001$	13,0±0,9 $p_1<0,001$ $p_2>0,05$	11,7±0,5 $p_1<0,001$ $p_2>0,05$ $p_3>0,05$	10,9±0,9 $p_1<0,001$ $p_2>0,05$ $p_3>0,05$ $p_4>0,05$	<0,001
CD 16	8,3±0,4	4,4±0,5 $p_1<0,001$	7,5±0,9 $p_1>0,05$ $p_2>0,05$	4,5±0,6 $p_1<0,001$ $p_2>0,05$ $p_3>0,05$	6,6±1,0 $p_1>0,05$ $p_2>0,05$ $p_3>0,05$ $p_4>0,05$	<0,001
CD 25	24,3±0,2	26,3±0,3 $p_1>0,05$	28,4±0,2 $p_1<0,001$ $p_2>0,05$	28,1±0,2 $p_1<0,01$ $p_2>0,05$ $p_3>0,05$	28,2±0,4 $p_1<0,01$ $p_2>0,05$ $p_3>0,05$	<0,001

**Эзоҳ:** дар ин ҷо ва дар ҷадвалҳои минбаъда:  $p$  – қимати омории фарқияти нишондиҳандаҳо ҳангоми муқоисаи бисёркаратав ҳамаи гурӯҳҳо (аз рӯйи Н-меъёри Крускал-Уоллис ANOVA);  $p_1$  – ифодаи қимати омории нишондиҳандаҳо дар муқоиса бо ҳамин гуна нишондиҳандаҳо дар гурӯҳи якум;  $p_3$  – ифодаи қимати омории фарқияти нишондиҳандаҳо дар муқоиса бо ҳамин гуна нишондиҳандаҳо дар гурӯҳи дуюм;  $p_4$  – ифодаи қимати омории нишондиҳандаҳо дар муқоиса бо ҳамин гуна нишондиҳандаҳо дар гурӯҳи сеюм  $p_1-p_4$  – аз рӯйи U-меъёри Мани-Уитни).

Нишондиҳандаҳои миёнаи Т-лимфоситҳо бо маркерҳои (CD3, CD16) аз ҳамин гуна нишондиҳанда хеле фарқ доштанд, зеро боэътиимод аз гурӯҳи назоратӣ пойинтар буд. Дар гурӯҳи беморони гирифтори шаклҳои пӯстию бугумӣ, абдоминалӣ ва шаклҳои гурдавии васкулити геморрагӣ дар муқоиса бо гурӯҳи кӯдакони солим афзои-

ши назарраси нишондиҳандаҳои Т-лимфоситҳо бо иммунофенотипи (CD4) ( $p<0,05$ ) ба мушоҳида расид, ки бо болоравии зарibi (CD4/CD8) ( $p<0,05$ ) ҳамроҳ буд.

Нишондиҳандаҳои миёнаи субпопулятсионии лимфоситҳо дар қӯдакони гирифтори ПИТ дар ҷадвали 2 оварда шудааст, (ҷадвали 2).

**Чадвали 2. - Таркиби субпопулятсионии лимфоситҳои хуни канорӣ дар беморони гирифтори ҷараёни шадид ва музмини пурпурал идиопатикии тромбоситопенӣ**

Нишондихандаҳо	Гурӯҳи назоратӣ (n=30)	Гурӯҳи I (шадид) (n=33)	Гурӯҳи II (музмин) (n=37)	p
CD 3	50,89±1,51	49,0±4,4 $p_1 < 0,01$	44,4±1,2 $p_1 < 0,001$ $p_2 > 0,05$	<0,001
CD 4	39,0±0,6	28,8±1,5 $p_1 < 0,001$	29,0±1,2 $p_1 < 0,001$ $p_2 > 0,05$	<0,001
CD 8	23,0±0,8	15,0±0,8 $p_1 < 0,001$	15,7±0,6 $p_1 < 0,001$ $p_2 > 0,05$	<0,001
CD 20	16,9±1,0	18,8±1,1	17,8±1,0	>0,05
CD 95	45,0±1,3	46,8±0,34 $p_1 < 0,01$	56,8±1,56 $p_1 < 0,01$ $p_2 > 0,05$	<0,001
CD 71	23,8±0,9	7,5±1,5 $p_1 < 0,001$	9,5±1,3 $p_1 < 0,001$ $p_2 > 0,05$	<0,001
CD 16	8,3±0,4	4,6±0,9 $p_1 < 0,01$	5,8±0,9 $p_1 < 0,01$ $p_2 > 0,05$	<0,001
CD 25	28,8±0,6	46,1±1,2	41,5±1,1	>0,05

**Эзоҳ:** дар ин ҷо ва дар ҷадвалҳои минбаъда:  $p$  – қимати омории фарқияти нишондихандаҳо ҳангоми муқоисаи бисёркаратав ҳамаи гурӯҳҳо (аз рӯйи Н-меъёри Крускал-Уолис ANOVA);  $p_1$  – ифодаи қимати омории нишондихандаҳо дар муқоиса бо ҳамин гуна нишондихандаҳо дар гурӯҳи якум;  $p_3$  – ифодаи қимати омории фарқияти нишондихандаҳо дар муқоиса бо ҳамин гуна нишондихандаҳо дар гурӯҳи дуюм;  $p_4$  – ифодаи қимати омории нишондихандаҳо дар муқоиса бо бо ҳамин гуна нишондихандаҳо дар гурӯҳи сеюм  $p_1-p_4$  – аз рӯйи U-меъёри Мани-Уитни).

Таҳлили ҳалқаи ҳучайравии масуният дар беморони гирифтори шакли музмини ПИТ пойин будани миқдори умумии Т-лимфоситҳои ҳомили маркёрҳои (CD3)-ро нишон дод. Ҳамин гуна манзараи тағйирот ҳангоми таҳлили Т-лимфоситҳои, дорои функцияи хелперӣ (CD4) ба назар расид, дар ҳоле ки коҳишёбии ҳучайраҳои ҳомили маркёрҳо (CD8) ошкор гардид.

Ғайр аз ин, дар қӯдакони гирифтори ҷараёни шадид ва музмини ПИТ афзоиши миқдори нисбии Т-лимфоситҳо ва ретсепторҳои IL-II, ретсепторҳои апоптоз, камбудии Т-хелперҳо, шохиси масунияттанзимии коҳишёфта, тамоюл ба болороравии миқдори В-лимфоситҳо (CD20) ва афзоиши миқдори Т-лимфоситҳои фаъолшуда ба мушиҳида расид. Далели ҷолиби таваҷҷӯҳ ин сатҳи боэътиමод пойини ҳучайраҳои NK ҳангоми ҷараёни шадиди ПИТ мебошад.

Номутавозини ошкоргардида дар таносуви субпопулятсиияи Т-лимфоситҳо аз ихтило-

ли равандҳои таҳаммулпазирии масуниятшиносӣ бо инкишофи аутосенсилизатсия ва тағйирот дар ҷавонаи мегакариоситарии миэлопоэза ва тромбоситҳои хуни канорӣ дар ин гурӯҳи беморон гувоҳӣ медиҳанд.

Натиҷаҳои таҳқиқоти масунияти гуморалий дар қӯдакони гирифтори ПИТ дар ҷадвали 3 оварда шудаанд.

Тавре аз маълумоти дар ҷадвал овардашуда бармеояд, дар ҳамаи беморони гирифтори шаклҳои клиники ВГ таркиби миёнаи IgA, IgG и IgE дар муқоиса бо ҳамин гуна нишондодҳои қӯдакони солим боэътиມод болотар аст. Дар ин ҳол нишондихандаи миёнаи IgM аз меъёри фарқ намекунад, аммо тамоюл ба афзоиши дорад.

Муқоисаи нишондихандаҳои миёнаи имуноглобулинҳои зардобии (IgA, M, G, E) дар миёни гурӯҳҳои беморон вобаста ба шаклҳои клиники ВГ фарқиятҳои саҳех ( $p > 0,05$ ) ба назар нарасид.

Ҳангоми ба гурӯҳҳо аз рӯйи шаклҳои беморӣ тақсим кардани беморон афзоиши на-

**Чадвали 3. - Нишондиҳандаҳои иммуноглобулинҳои хун дар кӯдакони гирифтори ВГ**

Нишондиҳа н-даҳо	Гурӯҳи назоратӣ (n=30)	Васкулити геморрагӣ (гурӯҳҳо)				p
		1 (n=11)	2 (n=14)	3 (n=25)	4 (n=23)	
Ig A (г/л)	3,1±0,5	4,9±0,3 p <sub>1</sub> >0,05	4,8±0,5 p <sub>1</sub> >0,05 p <sub>2</sub> <0,01	5,4±0,1 p <sub>1</sub> >0,05 p <sub>2</sub> >0,05 p <sub>3</sub> <0,01	5,1±0,3 p <sub>1</sub> >0,05 p <sub>2</sub> <0,001 p <sub>3</sub> >0,05 p <sub>4</sub> <0,001	<0,001
Ig M (г/л)	1,9±0,4	2,3±0,4	2,31±0,07	2,30±0,08	2,10±0,06	>0,05
Ig G (г/л)	15,4±1,4	21,2±1,2 p <sub>1</sub> >0,05	22,0±2,4 p <sub>1</sub> >0,05 p <sub>2</sub> >0,05	26,4±4,5 p <sub>1</sub> <0,01 p <sub>2</sub> <0,01 p <sub>3</sub> >0,05	29,3±1,3 p <sub>1</sub> >0,05 p <sub>2</sub> >0,05 p <sub>3</sub> <0,001 p <sub>4</sub> <0,001	<0,001
Ig E (МЕ/л)	145,8±12,0	226,5±23,0 p <sub>1</sub> >0,05	207,1±11,1 p <sub>1</sub> <0,05 p <sub>2</sub> >0,05	222,8±13,7 p <sub>1</sub> <0,05 p <sub>2</sub> >0,05 p <sub>3</sub> >0,05	230,9±19,3 p <sub>1</sub> <0,05 p <sub>2</sub> >0,05 p <sub>3</sub> >0,05 p <sub>4</sub> >0,05	<0,01
КГИ (Ед)	0,9±0,1	3,1±0,2 p <sub>1</sub> <0,001	2,9±0,2 p <sub>1</sub> <0,001 p <sub>2</sub> >0,05	3,5±0,2 p <sub>1</sub> <0,001 p <sub>2</sub> >0,05 p <sub>3</sub> >0,05	3,5±0,1 p <sub>1</sub> <0,001 p <sub>2</sub> >0,05 p <sub>3</sub> >0,05 p <sub>4</sub> >0,05	<0,001

зарраси фарқияти возехи КГИ аз рӯйи қиматҳои миёна дар ҳамаи гурӯҳҳо ( $p<0,001$ ) ошкор карда шуд, аммо фарқиятҳои асосии маълумотҳои байни гурӯҳҳои алоҳида муайян карда нашуд.

Натиҷаҳои таҳқиқоти масунияти гуморалӣ дар беморони гирифтори ПИТ дар ҷадвали 4 пешниҳод гардидааст.

Ҳангоми таҳлили иммуноглобулинҳои синфи М, А, Г, Е қонуниятҳои зерин ош-

**Чадвали 4. - Нишондиҳандаҳои масунияти гуморалӣ дар беморони гирифтори ҷараёни шадид ва музмини пурпуралӣ идиопатикии тромбоситопенӣ**

Нишондиҳанда	Гурӯҳи назоратӣ (n=30)	Гурӯҳи I (шадид) (n=33)	Гурӯҳи II (музмин) (n=37)	p
Ig A (г/л)	2,13±0,50	4,03±0,2 p <sub>1</sub> <0,05	2,9±0,2 p <sub>1</sub> <0,05 p <sub>2</sub> >0,05	<0,01
Ig M (г/л)	0,81±0,1	2,8±0,2	1,1±0,2	>0,05
Ig G (г/л)	12,06±0,52	15,9±0,7 p <sub>1</sub> >0,05 p <sub>2</sub> >0,05	20,9±1,6 p <sub>1</sub> >0,05	<0,001
Ig E (МЕ/л)	145,8±12,0	146,7±35,0 p <sub>1</sub> >0,05	46,1±17,9 p <sub>1</sub> >0,05 p <sub>2</sub> <0,05	>0,05
КГИ (Ед)	0,9±0,1	2,1±0,2 p <sub>1</sub> <0,001	1,5±0,1 p <sub>1</sub> <0,05 p <sub>2</sub> >0,05	<0,001

кор карда шуданд. Филзати иммуноглобулинҳои синфи М ҳангоми ҷараёни шадиди ПИТ аз меъёр зиёд буданд (ҷадвали 4), ки ба андешаи мо ин ҳолат натиҷаи сироятҳои аз сар гузаронидашуда мебошанд. Дараҷаи IgA дар кӯдакони гирифтори ПИТ дар муқоиса бо аз нишондиҳандаҳои муодили гур-

ӯҳи назоратӣ афзоиш дошт. Иматҳои мазкор инъикоси қонуни раванди илтиҳо-бӣ, аксаран бо иштироки пардаҳои луобии ҷойгиршавии ҳолати респираторӣ мебошанд.

**Хулоса,** дар беморони гирифтори ГВ ва ПИТ ихтилиоли ҳалқаҳои гуморалӣ ва ҳучайравии масуният дидар шуд. Ин аз он шаҳо-

дат медиҳад, ки дар ин гурӯҳи беморон номутаносибии масунӣ дар ҳалқаҳои вижай масуният ба мушоҳида расида, ҳангоми муолиҷаи патогенетикий комилан ҳамтароз

намешавад ки ин, эҳтимолан, дар табобати маҷмӯии ин намуди диатезҳои геморрагӣ истифода карданӣ доруҳои дорои таъсири иммунокорректориро асоснок менамояд.

#### Адабиёт

1. Gaskill, N. Recurrent adult Henoch- Schonlein purpura/ N. Gaskill, B. Guido// Rheumatol. Online J. – 2016. – V. 22. -№8 163-169.
2. Epstein O. The spatial homeostasis hypothesis // Symmetry. — 2018. — Vol.10, № 4. — P. 103. doi:10.3390/sym10040103
3. Guo, Y.N. The relationship between children kidney diseases and adult ESRD — an epidemiological investigation of 700 cases/ Y.N. Guo, Z. Wang, J. Lu// Ren. Fail. — 2013. — V. 35. № 10. — P. 1353–1357.
4. Kawasaki, Y. Henoch-Schonlein purpura nephritis in childhood: pathogenesis, prognostic factors and treatment/ Y. Kawasaki, A. Ono, S. Ohara// Fukushima J. Med. Sci. — 2013. — V.59, №1. — P. 15–26.
5. Kamth, V. MYHA – related disorder, a problem May-Haigling anomaly case series/ V.Kamth, Gnanasekaran K.K// Hematol Oncol. – 2016. – V. 9. №4. – P. 137-140.
6. Kuzmenko LM, Polishchuk AA, Usenko SO, Shostia AM, Stoianovskyi VG, Karpovskiy VI, Bilash SM. Proksydantno-antioksidantnyi Hgomeostaz u tkaninakh matky zalezhno vid periodyv vidtvoruvnogo tsiklu. Svit mediciny i biology. 2018. 2. 198-203. [in Ukrainian].
7. Lardhi, A.A. Henoch-Schonlein purpura in children from the eastern province of Saudi Arabia/ A.A. Lardhi// Saudi Med. J. — 2012. — Vol. 33, № 9. — P. 973–978.
8. Tandon M., Gupta A., Singh P., Subathra GN. Unilateral hemorrhagic maculopathy: An uncommon manifestation of hand, foot, and mouth disease. // Indian. J.Ophthalmol., 2016. - 64(10). – P.772-774.

### ПОКАЗАТЕЛИ СПЕЦИФИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ДИАТЕЗОВ У ДЕТЕЙ

Мухаммаднабиева Ф.А., Ходжаева Н.Н., Давлатова С.Н.

Кафедра детских болезней №2 ГОУ «ДДТТ имени Абуали ибни Сино»

**Цель.** Изучить иммунологические особенности течения ГВ и ИТП у детей данной категории больных.

**Материалы и методы.** Для решения поставленных в работе задач было проведено комплексное обследование 143 детей с геморрагическими диатезами. Комплексную оценку функционального состояния иммунной системы осуществляли с использованием иммунодиагностических тестов 1-го и 2-го уровней.

**Результаты.** Полученные данные говорят о том, что детей с геморрагическими диатезами (ГВ, ИТП), независимо от клинической формы, тяжести и их течения, обнаружено CD20, и нарастание всех IgA, IgM, IgG, и об активации гуморального иммунитета, что говорит об иммунном

дисбалансе у детей с геморрагическими диатезами.

**Заключение.** Таким образом у детей при ГВ и ИТП было обнаружено иммунный дисбаланс в отношении гуморального и клеточного звена иммунитета. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что иммунокорректирующая терапия в лечении детей с геморрагическими диатезами способствует оптимизации показателей всех звеньев специфического иммунитета с нивелированием клинико-гематологических параметров.

**Ключевые слова:** геморрагический васкулит, идиопатическая тромбоцитопеническая пурпуря, тромбоцитопения, клеточный иммунитет, гуморальный, нефротический синдром, макуло-папулезная сыпь, петехии.

## IMMUNOLOGICAL PECULIARITIES COURSE OF HEMORRHAGIC DIATHESIS IN CHILDREN

**Muhammadnabieva F.A., Khodjaeva N.N., Davlatova S.N.**

Department of children diseases №2 State educational institution «Tajik State University named after Abuali ibni Sino»

**Purpose.** To study clinical and immunological peculiarities course of BR and ITP.

**Materials and methods.** To decide the assigned tasks in this study 143 children were carried out complex examination with hemorrhagic diathesis. Complex assessment of functional condition of immune system were carried out with use of immunodiagnostic tests of the 1<sup>st</sup> and 2<sup>nd</sup> levels.

**Results.** the obtained data say that the children with hemorrhagic diathesis (BF, ITP), irrespective of a clinical form, gravity and their current is revealed CD20, and increase of all of IgA, IgM, IgG , and about activation of humoral immunity that speaks about an

immune imbalance at children with hemorrhagic diathesis.

**Conclusions.** Thus in children with hemorrhagic thrombocytopenic purpura, an immune imbalance was found in relation to the humoral and cellular immunity. The results of the study indicate that, immunocorrective therapy in the treatment of children with hemorrhagic diathesis contributes to the performance of specific immunity with the leveling of clinical and hematological parameters.

**Key words:** purpura rheumatica, idiopathic thrombocytopenic purpura, thrombocytopenia, cellular immunity, humoral, nephrotic syndrome, macula -papular eruption, petechias.

**Муҳаммаднабиева Фаришта Абдулрахимовна** – н.и.т., асистенти кафедраи бемориҳои кӯдаконаи №2 МТД “ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино” E-mail: [farishta.am.86@mail.ru](mailto:farishta.am.86@mail.ru)

**Муҳаммаднабиева Фаришта Абдулрахимовна** – н.и.т., асистент кафедры детских болезней №2 ГОУ “ДДТТ имени Абуали ибни Сино” Е-mail: [farishta.am.86@mail.ru](mailto:farishta.am.86@mail.ru)

**Muhammadnabieva Farishta Abdulrakhimovna** – c.m.s., assistant department of children diseases №2 State educational institution « Tajik State University named after Abuali ibni Sino» E-mail: [farishta.am.86@mail.ru](mailto:farishta.am.86@mail.ru)

**Хоҷаева Некзан Назарбековна** н.и.т., асистенти кафедраи бемориҳои кӯдаконаи №2 МТД «ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино» [khodjaevanikzan@gmai.ru](mailto:khodjaevanikzan@gmai.ru)

**Ходжаева Некзан Назарбековна** к.м.н., асистент кафедры детских болезней №2, «ТГМУ им. Абуали ибни Сино»; [khodjaevanikzan@gmai.ru](mailto:khodjaevanikzan@gmai.ru)

**Khodjaeva Nekzan Nazarbekovna** Candidate of medical Sciences, assistant of the Department of children diseases №2 State educational institution «Tajik State University named after Abuali ibni Sino»; [khodjaevanikzan@gmai.ru](mailto:khodjaevanikzan@gmai.ru)

**Давлатова Соҳира Назировна** н.и.т., досенти кафедраи бемориҳои кӯдаконаи №2 МТД «ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино»; [sokhira@mail.ru](mailto:sokhira@mail.ru)

**Давлатова Соҳира Назировна** к.м.н., доцент кафедры детских болезней №2, «ТГМУ им. Абуали ибни Сино»; [sokhira@mail.ru](mailto:sokhira@mail.ru)

**Davlatova Sokhira Nazirovna** Candidate of medical Sciences, associate Professor of the Department of children diseases №2 State educational institution «Tajik State University named after Abuali ibni Sino»; [sokhira@mail.ru](mailto:sokhira@mail.ru)

## ПАРАЛЛЕЛХОИ ГЕМАТОЛОГВ ВА ИММУНОЛОГВ ДАР КоДАКОНИ ГИРИФТОРИ КАМХУНИИ НОРАСОИИ ОҲАН

Хочаева Н.Н., Исмоилов К.И., Содиков Н.М, Ф.А. Мухаммаднабиева.

Кафедраи бемориҳои кӯдакон №2, МДД “ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино”,

**Муҳиммият.** Паҳншавии зиёди камхунӣ дар кӯдакон самти иҷтимоӣ дорад ва фаврӣ муҳим аст. Дар байни ҳама камхунӣ дар кӯдакӣ шакли норасои оҳанӣ бештар маъмул аст. Мувофиқи маълумоти Ташкилоти умумичаҳонии тандурустӣ, дар чаҳон қариб 2 миллиард нафар аз камхунии норасои оҳан азият мекашанд ва 3,6 миллиард нафари дигар норасои оҳани пинҳонӣ доранд. Басомади норасои оҳан дар кӯдакон ба ҳисоби миёна дар мактаббачагон 17,5% ва дар кӯдакони хурдсол 30-60% дар давраи пуршиддаттарин равандҳои дифференсиатсияи ниҳоии бофтаҳо, камолоти узвҳо ва системаҳои гуногун, ташаккули системаи марказии асад мебошад.

Солҳои охир афзоиши бемайлони норасои оҳан дар кӯдакон мушоҳида мешавад, ки ин ба мушкилоти иҷтимоиву иқтисодии ҷомеаи муосир вобаста аст. Камхунӣ барои ҳассосияти баланди бадан ба таъсири омилҳои гуногуни экзо- ва эндогенӣ замина фароҳам меорад. Ин пайдоиши бемориҳои гуногунро дар заминай камхунӣ нишон мебошад.

Солҳои охир самти муҳимтарини тиб омухтани роли иммунитет дар тамоми бемориҳо мебошад. Дар беморони гирифтори сидеропения, вайроншавии алоқаҳои гайримуқаррарӣ, гуморалий ва ҳуҷайравии масуният мушоҳида мешавад, ки ин аз ташаккули тамоюл дар онҳо ба рушди депресияи иммунӣ шаҳодат медиҳад.

**Ҳадаф.** Омӯзиши робитаи байни параметрҳои гематологӣ ва иммунологӣ дар кӯдакони гирифтори камхунии норасои оҳан.

**Усулҳои моддӣ ва тадқиқотӣ.** Дар шароити шӯббаи гематологияи кӯдаконаи ММТ ҶТ таҳти назорати мо 53 нафар беморони ИДА буданд. Аз ин шумора 28 нафар дуттарон буда, мутаносибан 52% ва 25 нафар писарон 47,2%-ро ташкил карданд. Ба ҳамаи беморон усулҳои умумииклиникии тадқиқотӣ гузаронидаро мебошанд:

кот гузаронида шуд: гемограмма, санчиши биохимиявии хун бо муайян кардани фраксияи билирубин, оҳани зардоб, аз рӯи нишондодҳо, пунксияи мағзи устухон, ташхиси морфологии эритроситҳо гузаронида шуд. Арзёбии ҳамаҷонибаи ҳолати функсионалии системаи иммунӣ бо истифода аз санчишҳои иммунодиагностикии дараҷаи 1 ва 2 антителоҳои моноклоналӣ гузаронида шуд.



Расми 1 Беморони гирифтори КНО.

**Натицаҳоитадқиқотвамухокима.** Қайд карда шуд, ки бартарии дұхтарон (52,8%) нисбат ба писарон (47,2%), махсусан дар давраи балогат, ки бо талафоти хуни музмини пинҳонӣ, асосан аз пайдоиши бачадон алоқаманд аст.

Дар байни модароне, ки фарзандонашон аз КНО азоб мекашанд, хеле зиёд занони хонашин (59,8 фоиз) дарацаи маълумоташон паст (32,4 фоизи онҳо танҳо синфи 3—7 мактаби миёнаро хатм кардаанд), дар шароити ғайриқаноатбахши моддию майшӣ зиндагӣ мекунанд. Фоизи хеле зиёди кӯдакони бемор, ки дар оилаҳои дорои даромади кам зиндагӣ мекунанд (78,2%) таваҷҷуҳро ба худ ҷалб мекунад. 31,4% кӯдакони гирифтори КНО аз занони серфарзанд таваллуд шудаанд. Қобили зикр аст, ки дар 43,7%-и ҳолатҳо дигар аъзои оила ё хешовандон низ гирифтори камхунӣ буданд. Ба бемориҳои шадид ва музмини кӯдакон дикқати махсус дода шуд. Дар байни патологияҳои соматикӣ бештар маъмултаринҳо сироятҳои шадиди роҳи нафас (58,9%), энтероколит (45,3%), пневмония (12%) ва таъсири гелминтӣ (8,5%) буданд. Бояд қайд кард, ки 33,1% кӯдакон аз хурдсолӣ аз камхунӣ азиат мекашанд.

Дар байни шикоятҳои дар боло зикршу да бештар заифӣ, сустӣ (89,1%), ҳастагӣ ҳангоми машқ (68,9%), камшавии иштиҳо (68,3%) мебошанд. Аксуламали системаи марказии асад дар посух ба гипоксияи тӯлонӣ бо асабоният (57,2%), хоболудӣ (48,4%), дар 68,9% ҷарх задани сар, бо дилбехузурӣ ва дар 27,3% дарди сар зохир шудааст.

Ихтиололи трофиқӣ бо нарасидани ферментҳои дорои оҳан алоқаманд аст: пӯсти хушк (62,7%), таркишҳо дар кунчҳои даҳон (38,1%), сӯзиш ва ҳўрдани забон (27,9%), ноҳунҳо шикаста ва вайроншуда. (31,5%), ҷехтани мӯй (16,8%), инчунин вайроншавии тамъ ва бўйхискунӣ (33,7%) (нашъамандӣ ба истифодай бур, гил, хокай дандоншӯй, ҳурокҳои хом).

Шикоятҳо аз системаи дилу рагҳо дар кӯдакони гирифтори НКО бо фишори ноҷизи ҷисмонӣ, кӯтоҳ будани нафас (49,8%),

нороҳатӣ дар минтақаидил (31,3%), тапиши дил (37,7%) зохир мешаванд. Дар байни шикоятҳои кӯдакони бемор, дарди шикам ва ихроҷи логар (10,1 ва 8,9%) низ бояд қайд карда шавад.

Аз зуҳуроти субъективии норасоии оҳан, вайроншавии лаззат ва бўйро бояд қайд кард. Беморон ҷалб ба ҳўрокҳои тунд, шўр, турш доштанд ва макаронҳои хом, ғалладона, чой истеъмол мекарданд. Бисъёриҳо бур, оҳак, гил, ангишт меҳурданд. Аксарият аз бўи чанг, асфалти тар, атсетон, оҳак, рангҳои равғанӣ, дуди сигор ва дуди партовҳо лаззат мебурданд.

Вазъи асад-рӯҳии кӯдакони бемор бо летаргия, бепарвой, кам шудани таваҷҷӯҳ ба муҳити зист, сустӣ, сустшавии хотира, асабоният тавсиф карда мешуд.

Синдроми эпителиалий бо хушкий мӯътадили пӯст (67,2%), пӯстшавӣ (38,2%), мусодира (48,1%) ифода ёфтааст. Ҳангоми муонина 73,4% кӯдакон мӯйҳои борик ва дар 42,2% кунд, 16,8% ҷехтани мӯй сар дидашудааст. Дар 67,9% кӯдакон лавҳаҳои ноҳунҳо логар буданд, бояд қайд кард, ки дар 28,5% ҳолат ҳамвор шудани пластинҳои ноҳун (платонихия), чуқуршавии қошуқи онҳо, ки онро «коилонихия» меноманд, мушоҳида мешуд. Глоссит - забони сурхи дураҳшон, тобнок, варам, атрофияи папиллярий (забони лаккардашуда) дар 38,7% кӯдакон қайд карда шудааст.

Каме калон шудани ҷигар (1 - 2 см) дар 39,2% кӯдакони синни томактабӣ дидашудааст. Дар 8,4% испурҷ дар канори камончай қаъри қафас мушоҳида шудааст. Дар 28,1% ҳолат ба қабзият майл доштани кӯдаконро нишон додааст.

Гастритҳои музмини атрофӣ, сироятҳои шадиди вирусии респираторӣ, сироятҳои вирусӣ аз он ҷумла герпес ва тонзиллит дар заминай НКО метавонанд зуҳуроти беморӣ ва норасоии масунияти дуюмдарача ҳисобида шаванд.

Аз рӯивазниниизъи беморон, онҳоро ба 3 гурӯҳтақсим кардем. Гурӯҳи якум 9 нафар бачагони гирифтори камхунии сабук буданд. Заифӣ, сустӣ (88,9%), сустшавии иштиҳо (66,7%), асабоният (55,6%) ва каме

сафедшавии пӯст ва луобпардаҳои клиники қайд карда шуданд. Дар гемограмма шумораи эритроситҳо аз  $2,3$  то  $3,9 \times 10^{12}/\text{л}$ , гемоглобин аз  $90$  то  $110 \text{ г/l}$ , индекси ранга  $0,7$  то  $0,8$  буд. Дар  $2$  бемор анизовитоз ва пойкилотситозҳои сабук ошкор карда шуд. Параметрҳои боқимондаи хуни периферӣ бетағӣир монданд. Сатҳи оҳан дар хун ба  $9,9 - 9,0 \text{ мкмол/l}$  баробар буд.

Гурӯҳи дуюм аз  $19$  нафар кӯдакон иборат буд, ки дар онҳо иҳтилиоли ошкори холати умумӣ: бепарвоии назаррас, бепарвойӣ, заъф, ашкборӣ ва якбора паст шудани иштиҳо буданд. Пӯстхушк ( $62,3\%$ ), мӯйҳо кам, кунд, борик. Забон бо губор пӯшида шудааст, атрофияи папилла ( $24,8\%$ ). Набз дар кунҷи дил зуд-зуд ба қайд гирифта шуда, шуриши нарми систоликии функционали шунида мешуд. Дар гемограмма миқдори эритроситҳо  $2,3 - 3,3 \times 10^{12}/\text{л}$ , гемоглобин  $70 - 89 \text{ г/l}$ , индекси ранга  $0,6 - 0,8$ . Дар  $11$  бемор анизо-ва пойкилотситозҳои эритроситҳои мӯътадил ошкор карда шуданд. Бояд қайд кард, ки зуҳури ҳуҷайраҳои ҷавон ва миелоситҳо дар хуни периферии  $3$  кӯдак, ки шиддати гемопоэзро нишон медиҳад. Параметрҳои боқимондаи гемограммаи ин категорияи кӯдакон дар ҳудуди муқаррарӣ буданд. Сатҳи оҳан дар хуноба  $8,9 - 7,7 \text{ мкмол/l}$  буд.

Гурӯҳи сеюм аз  $25$  нафар беморон иборат буд. Манзараи клиники шадиди НКО дар кӯдакон бо сустшавии шадид, набудани иштиҳо ва қабзият зоҳир мешуд. Кӯдакони калонсол геофагия доштанд – ҳоҳиши ҳӯрданги графит, замин, гил ( $31,5\%$ ). Пӯст бо ранги мумии ранга буд. Тағириот дар ноҳунҳо ( $29,6\%$ ) (коилонихия, борикшавӣ, стратификасия) ва мӯй (алопесия) ( $14,8\%$ ). Дар кунҷҳои даҳон ҳурӯҷ пайдо мешавад, забон бошад ҳамвор мешавад. Аз тарафи системаи дилу рагҳо тахикардия, садои систоликий дар кунҷи дил, садои чапакзании оҳанги аввал, варами рагҳои гардан ба мушоҳида мерасид. Аксар вақт варами рӯй ва сустшавии пойҳо, гепатоспленомегалияи миёна ба назар мерасид. Дар хуни периферӣ тағириоти зерин мушоҳида карда шуд: миқдори эритроситҳо  $1,7 - 2,7 \times 10^{12}/\text{л}$ , гемоглобин  $40 - 69 \text{ г/l}$ , индекси ранга  $0,5 - 0,6$ . Дар акса-

рияти кӯдакон ( $74\%$ ) анизо-ва пойкилотситоз ба таври мӯътадил ва ба таври назаррас ифода карда шудааст. Сатҳи оҳан дар хуноба хеле пасттар аз муқаррарӣ аст ( $7,0 - 4,8 \text{ мкмол/l}$ ). Омӯзиши морфологии эритроситҳо тағириоти хосро ошкор намуд: кам шудани миқдори миёнаи гемоглобин дар як эритросит аз  $29$  ПГ (дар  $21$  аз  $25$  нафар -  $83,3\%$ ), диаметри миёнаи эритроситҳо аз  $6,9 \text{ мкм}$  камтар, инчунин ҳаҷми миёнаи эритроситҳо (камтар  $75 \text{ мкм}^3$ ). Микроситоз аз  $19$  то  $40\%$ , меъёри он  $12\%$  буд. Файр аз он, дараҷаи пастшавии ин нишондиҳандаҳо ба шиддатнокии раванди патологӣ мутаносиб буд.


Таҳлили биохимиявии хун ва форрезии гемоглобин ягон иҳтиилолро ошкор накард. Дар вакти омуҳтани протеинограмма тағириоти умумии сафеда ва фраксияи сафеда муҳайё шуд. Гипопротеинемия дар  $18$  бемор ( $72,8\%$ ) (протеинҳои умумӣ камтар аз  $65 \text{ г/l}$ ), диспротеинемия (камшавии концентратсияи албумин ва зиёдшавии концентратсияи гамма-глобулинҳо) маъмуланд. Омӯзиши нуқтаи мағзи устуҳон гипохромияи эритроситҳо, гиперплазияи сабзай сурҳро нишон дод ва дар  $50\%$  мавридҳо танг шудани сабзай сафеди гемопоэз қайд карда шуд. Шумораи митозҳои хуни сурҳ  $1,5 - 5\%$ -ро ташкил дод, ки ин аз шиддати гемопоэз шаҳодат медиҳад, ки дар посух ба гипоксияи тӯлонии узвҳо ва бофтаҳо ба амал меояд.

Барои муайян кардани иммунитети хоси кӯдакони гирифтори НКО, мо омӯзиши иммунофенотипи лимфоситҳои хуни перифериро анҷом додем. Индексҳои миёнаи субпопулятсияи лимфоситҳо, ки дар тадқикиоти мо ба даст оварда шудаанд, дар расми  $2$  нишон дода шудаанд.

Мувоғики маълумоти дар расм овардашуда, дар беморони гирифтори НКО-и гурӯҳи якум, нишондиҳандаҳои ҳуҷайраҳои Т ва зерпопулятсияҳои онҳо аз нишондодҳои гурӯҳи назоратӣ ба таври назаррас фарқ намекунанд, балки ба камшавӣ майл доранд, махсусан бо иммунофенотипҳои CD4.

Дар беморони гирифтори камхунии миёна дар муқоиса бо гурӯҳи кӯдакони солим,

кохиши назарраси нишондиҳандаҳои Т-лимфоситҳо бо маркерҳои гуногуни иммунологӣ (CD4, CD8, CD16) (рВ0,001) мушоҳида мешавад (расми 2).



**Расми 2.- Миқдори Т-лимфоситҳо ва зерпопулятсияҳои он дар кӯдакони гирифтори НКО**

Ҳангоми муқоисаи нишондиҳандаҳои миёнаи зерпопулятсияҳои Т-лимфоситҳо бо маркерҳои CD4, CD8 ва CD16-и ин гурӯҳи беморони дорони нишондиҳандаҳои шабеҳ дар беморони камхунии сабук низ фарқияти назаррас ошкор карда мешавад (рВ0,001).

Дар гурӯҳи беморони гирифтори камхунии шадид дар муқоиса бо гурӯҳи кӯдакони солим, кохиши назарраси нишондиҳандаҳои Т-хучайраҳо ва субпопулятсияи онҳо мушоҳида шудааст (рВ0,001). Ҳангоми муқоисаи нишондиҳандаҳои миёнаи Т-лимфоситҳо бо ретсепторҳои CD4, CD8 ва CD16 дар беморони гурӯҳи 3 бо нишондодҳои мувоғиқи кӯдакони гирифтори камхунии сабук ва миёна фарқияти назаррас муайян карда шуд.


Ҳамин тарик, дар беморони дорони дараҷаи сабуки НКО, нишондиҳандаҳои Т-лимфоситҳо ва зерпопулятсияҳои онҳо (CD4, CD8 ва CD16) дар доираи муқаррарӣ буданд, дар ҳоле ки дар кӯдакони гирифтори камхунии миёна ва шадид ин нишондиҳандаҳо нисбат ба нишондиҳандаҳои фарзандони солим камхунии миёна ва шадид хеле паст буданд.

Дараҷаи камшавии миқдори Т-лимфоситҳо ва субпопулятсияи онҳо аз вазнинии синдроми камхуний ва аз таркиби гемоглобин дар хуни периферӣ вобаста аст. Натиҷаҳои таҳлили коррелятсионӣ тасдики ин факт мебошанд.

Байни таркиби гемоглобин (Hb) ва субпопулятсияи лимфоситҳои хуни периферӣ алоқамандӣ пайдошуд: (Hb бо CD4)  $r = 0,71$ ; (Hb бо CD8)  $r = 0,73$ ; (Hb бо CD16)  $r = 0,66$ ; (Hb бо CD25)  $r = 0,59$ . Ҳама арзишҳои нишон додашудаи коэффициентҳои коррелятсия хеле эътиимодноканд (рВ0,001).

Ҳамин тавр, камшавии ошкоршудаи нишондиҳандаи мутлақ ва нисбии Т-лимфоситҳо ва субпопулятсияи онҳо аз фурӯҳ рафтани қадамаи ёрирасон ва супрессории иммунитети хучайравӣ дар кӯдакони гирифтори НКО гувоҳӣ медиҳад.

Натиҷаҳои омӯзиши иммунитети гуморалий дар расми 3 оварда шудаанд.



**Расми 3.- Иммунитети гуморалий дар кӯдакони гирифтори НКО**

Чунон ки аз маълумоти дар расми 3 овардашуда бармеояд, дар беморони гирифтори камхунии сабук миқдори миёнаи Ig A, M, G дар зардоби хун амалан аз онҳое, ки дар гурӯҳи назоратӣ буданд, фарқ надошт. Бояд гуфт, ки дар беморони ин гурӯҳ низ мизони гирифторӣ ба бемориҳои доҳилӣ аз бемориҳое, ки дар гурӯҳи кӯдакони солим-ҳастанд, фарқ надошт.

Дар баробари ин дар беморони гирифтори камхунии вазнинии миёна дар зардоби хун нисбат ба ҳамин нишондиҳандаҳо дар гуруҳи кӯдакони солим хеле паст шудани нишондиҳандаҳои миёнаи Ig A, M мушоҳида карда шуд. Дар айни замой Ig G миёна аз норма фаркнамекунад, балки ба пастшавӣ майл дорад. Дар ин гурӯҳи кӯдакони гирифторӣ (дар як сол 5—6 маротиба) зиёдшуд.

Муқоисаи арзишҳои миёнаи Ig A, M, G-и ин гурӯҳи беморони дорони нишондиҳандаҳои шабеҳи кӯдакони гурӯҳи якум коҳи-

ши назарраси онхоро ошкор намуд ( $pB0,001$ ).

Ҳангоми муқоисаи арзишҳои миёнаи Ig A, M, G дар хуни беморони гирифтори НКО шадид бо нишондиҳандаҳои мувофики кӯдакони дорон дараҷаи сабук ва мӯътадили НКО, кохиши назарраси концентратсияи онҳо ошкор карда шуд ( $pB0,001$ ).

Ҳамин тариқ, арзишҳои миёнаи иммуно-глобулинҳо (A, M, G) дар кӯдакони гирифтори НКО-и сабуказонҳое, ки дар гурӯҳи назоратӣ буданд, фарқ надоштанд. Дар баробари ин, микдори фраксияҳои иммуно-глобулинҳо дар беморони гирифтори камхунии миёна ва вазнин нисбат ба нишондиҳандаҳои мувофиқ дар кӯдакони солим батаври назаррас пасттар буданд ( $pB0,001$ ).

Байни таркиби иммуноглобулинҳои A, M, G ва концентратсияи гемоглобинҳодар хун ( $r = 0,61$ ;  $r = 0,74$ ;  $r = 0,69$ ) таносуби назаррас пайдо шуд.

Ҳамин тариқ, натиҷаҳои мо нишон мебиҳанд, ки дар кӯдакони гирифтори камху-

ни миёна ва шадид шумораи ҳӯҷайраҳои В - лимфоситҳо ( $CD20 - 13,1 \pm 0,71$ ;  $9,8 \pm 1,33$  мутаносибан) кам мешавад, ки ин бешубҳа сабаби нокифояи посуҳи гуморалий мебошад.

**Ҳамин тариқ**, масунияти хосе, ки мо дар беморони гирифтори КНО анҷом додем, нишон дод, ки дар кӯдакони гирифтори раванди патологии мӯътадил ва вазнин, кохиши Т-лимфоситҳо бо иммунофенотипҳои пеш-баранда ( $CD3$ ,  $CD4$ ,  $CD8$ ,  $CD16$ ), ки зуҳури депрессия ҷузъи ҳӯҷайравии иммунитети мушаххас мебошад. Дар баробари ин, дар ин категорияи кӯдакон камшавии лимфоситҳо бо маркерҳои В-лимфоситҳо ( $CD20$ ) ошкор карда шуд, ки он бо кам шудани микдори ҳама фраксияҳои иммуноглобулинҳо (A, M, G) дар хун ҳамроҳ мешавад, ки ин пасташавии иммунитети гуморалии мушаххасро нишон медиҳад. Ҳамин тариқ, тағироти иммунологӣ аз омӯзиши параметрҳои асосии шиддатнокии синдроми камхунӣ вобастагии мустақим дорад.

### Адабиёт

1. Абдрахманова С.Ж., Сейтенова Д.Ж. Влияние орви на развитие жда у детей раннего возраста Вестник науки. 2019. Т. 3. № 6 (15). С. 497-499.
2. Балашова Е.А., Мазур Л.И., Калинина Е.В. Состояние здоровья детей младшего возраста с железодефицитной анемией Современные проблемы науки и образования. 2015. № 3. С. 30.
3. Гутник В.В. Патофизиологические аспекты развития железодефицитных анемий у детей раннего возраста В сборнике: Молодые ученые в решении актуальных проблем науки. Материалы X Международной научно-практической конференции. Владикавказ, 2020. С. 57-60.
4. Зубрицкая Г.П., Венская Е.И., Скоробогатова А.С., Климкович Н.Н., Лукьяненко Л.М., Козарезова Т.И., Слобожанина Е.И. Изменение элементного статуса крови у детей с железодефицитными анемиями в процессе терапии В сборнике: Биохимические инновации в условиях коррекции техногенеза биосферы. Труды Международного биогеохимического Симпозиума, посвященного 125-летию со дня рождения академика А.П. Виноградова и 90-летию образования Приднестровского университета. В 2-х томах. 2020. С. 284-291.
5. Янгибаева Б.У., Набиев З.Н. Железодефицитная анемия у детей с изучением медико-социальной жизни Вестник Таджикского национального университета. Серия естественных наук. 2015. № 1-5-2 (188). С. 105-109.
6. KlimovL., StoyanM., KuryaninovaV., KashnikovV., BotashevaV., DolbnyaS.V., AsaturovaD.V., KashnikovaS.N. The impact of morphological changes in small bowel mucosa on iron metabolism in children with celiac disease Medical News of North Caucasus. 2016. Т. 11. № 2. С. 169-172.

## ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ У ДЕТЕЙ ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ

Ходжаева Н.Н., Исмоилов К. И., Содиков Н. М., Мухаммаднабиева Ф.А.

Кафедра детских болезней №2, ГОУ ТГМУ им. Абуали ибн Сино

Проведенное нами комплексное обследование 53 детей с железодефицитной анемией (ЖДА) показало, что у детей со средней и тяжелой степенью анемии констатировано снижение показателей всех звеньев иммунитета, которое имело прямую корреляционную зависимость от уровня гемоглобина периферической крови.

**Выводы.** Таким образом, проведенное нами специфического иммунитета у больных с ЖДА показало, что у детей со средней и тяжелой степенью патологического процесса наблюдалось уменьшение Т-лимфоцитов с ведущими иммунофенотипами (CD3, CD4, CD8, CD16), что является проявлением деп-

рессии клеточного звена специфического иммунитета. Наряду с этим, у указанной категории детей выявлено снижение лимфоцитов с маркерами В-лимфоцитов (CD20), что сочеталось с уменьшением содержания всех фракций иммуноглобулинов (A, M, G) крови, что свидетельствует об угнетении гуморального звена специфического иммунитета. Итак, иммунологические изменения имеют прямую корреляционную зависимость от исследований основных параметров степени тяжести анемического синдрома.

**Ключевые слова:** железодефицитная анемия, спектральный иммунитет, неспецифический иммунитет, гемоглобин

## HEMATOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL PARALLELS IN CHILDREN WITH IRON DEFICIENT ANEMIA

N.N. Hojaeva, K.I. Ismoilov, N.M. Sodikov, F.A. Mukhammadnabieva

Department of Childhood Diseases No. 2, TSMU named after Abuali ibn Sino

Our comprehensive examination of 53 children with iron deficiency anemia (IDA) showed that in children with moderate and severe anemia, there was a decrease in the indices of all links of immunity, which had a direct correlation with the level of peripheral blood hemoglobin.

**Conclusions.** Thus, the specific immunity we carried out in patients with IDA showed that in children with moderate and severe pathological process, there was a decrease in T-lymphocytes with leading immunophenotypes (CD3, CD4, CD8, CD16), which is a manifestation of

depression of the cellular component of specific immunity. Along with this, in this category of children, a decrease in lymphocytes with markers of B-lymphocytes (CD20) was revealed, which was combined with a decrease in the content of all fractions of immunoglobulins (A, M, G) in the blood, which indicates inhibition of the humoral link of specific immunity. So, immunological changes have a direct correlation dependence on the study of the main parameters of the severity of anemic syndrome.

**Key words:** iron deficiency anemia, specific immunity, non-specific immunity, hemoglobin.

**Хожаева Никзан Назарбековна** — номзади илмхон тиб, дотсенти кафедраи бемориҳои кӯдаконаи № 2 МДД Донишкадаи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуали ибни Сино. Почтаи электронӣ: khodjaevanikzan@gmail.com, тел: 935-00-20-90

**Исмоилов Комилҷон Истроилович** — доктори илми тиб, профессори кафедраи бемориҳои кӯдаконаи № 2-и МДД Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуали ибни Сино. Почтаи электронӣ: ismoilovk@mail.ru, тел: 985-12-78-45

**Содиков Наимҷон Махмадаминович** — дуктури бачагонаи маркази тибии Форобӣ. Почтаи электронӣ: n.sodikov@gmail.com, тел: 900-00-22-11



**Муҳаммаднабиева Фаришта Абдулраҳимовна** – номзади илмҳои тиб, асистенти кафедраи бемориҳои кӯдаконаи № 2 МДД Донишкадаи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуали ибни Сино. Почтаи электронӣ: [farista.am.86@mail.ru](mailto:farista.am.86@mail.ru),

**Ходжаева Никзан Назарбековна** – к.м.н., дотсент кафедры детских болезней №2 ГОУ Таджикского государственного медитсинского университета им. Абуали ибни Сино. Email: [khodjaevanikzan@gmail.com](mailto:khodjaevanikzan@gmail.com), тел: 935-00-20-90

**Исмоилов Комилҷон Исройлович** – д.м.н., профессор кафедры детских болезней №2 ГОУ Таджикского государственного медитсинского университета им. Абуали ибни Сино. Email: [ismoilovk@mail.ru](mailto:ismoilovk@mail.ru), тел: 985-12-78-45

**Содиков Наимҷон Махмадаминович** – врач педиатр Медитсинского центра Фараби. Email: [n.sodikov@gmail.com](mailto:n.sodikov@gmail.com), тел: 900-00-22-11

**Муҳаммаднабиева Фаришта Абдулраҳимовна** – к.м.н, асистент кафедры детских болезней №2 ГОУ Таджикского государственного медитсинского университета им. Абуали ибни Сино. Email: [farista.am.86@mail.ru](mailto:farista.am.86@mail.ru), тел:

**Khodjaeva Nikzhan Nazarbekovna** - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Children's Diseases No. 2 of the Tajik State Medical University named after Abulai ibni Sino. Email: [khodjaevanikzan@gmail.com](mailto:khodjaevanikzan@gmail.com), tel: 935-00-20-90

**Ismoilov Komilchon Isroilovich** - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Department of Childhood Diseases No. 2 of the Tajik State Medical University named after Abulai ibni Sino. Email: [ismoilovk@mail.ru](mailto:ismoilovk@mail.ru), tel: 985-12-78-45

**Sodikov Naimzhon Makhmadaminovich** - pediatrician of the Farabi Medical Center. Email: [n.sodikov@gmail.com](mailto:n.sodikov@gmail.com), tel: 900-00-22-11

**Mukhammadnabieva Farishta Abdulrahimovna** - Candidate of Medical Sciences, assistant of the Department of Children's Diseases No. 2 of the Tajik State Medical University named after Abulai ibni Sino. Email: [farista.am.86@mail.ru](mailto:farista.am.86@mail.ru), tel:

## БЕМОРИХОИ СИРОЯТӢ

### БЕМОРИХОИ СИРОЯТӢ ҲАМЧУН ОМИЛИ ХАТАР ҲАНГОМИ ҲОМИЛАГӢ

Ёдгорова<sup>1</sup> М.Ч., Кабирзода<sup>1</sup> Т.Д., Тишкова<sup>2</sup> Ф.Х.

1. Кафедраи тибби оиласии МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино;

2. ПИТ ТП ВТ ва ҲИА ҶТ.

**Муҳиммият.** Ҳифзи модару кӯдак яке аз самтҳои афзалиятноки тибби мусир ба ҳисоб меравад. Дар даҳсолаҳои охир ҳомилагии рушднакунанда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд шуда истодааст. Ҳомилагии рушднакунанда ин маҷмуи симптомҳои патология мебошанд, ки аз марги дохилибатни чанин (эмбриона), инертсияи патологии миометрия ва ихтиоли системаи гемостаз [3, 7, 8, 9, 10]. Яке аз сабабҳои асосии ҳомилагии рушднакунанда дар муҳлати барвақт лимили генетикро медонанд. Ғавти эмбрион метавонад, ки дар асари аномалияҳои хромосомӣ, мутатсияҳои генӣ, ихтилолҳои соҳторӣ дар барномаи генетики инкишофи пласента ё мавҷуд будани тамоюли иосӣ ба вучуд биояд [1,2,3]. Ҳангоми 15-16 ҳафта будани ҳомилагӣ муҳимтарин сабабҳои ҳомилагии рушднакунанда сироят мебошад. Масъалаи нақши этиологии омили бактериалий-вирусӣ мавриди баҳбокӣ мемонад. Як гурӯҳи муҳаққикон чунин меҳисобанд, ки сироят яке аз муҳимтарин сабабҳои спорадикӣ ва давравии ҳомилагии рушднакунанда аст. Диғрон чунин мепиндоштанд, ки сироят барои ҳомилагии рушднакунанда спорадикӣ нақши калидӣ дорад, вале барои ҳомилагии рушднакунанда давравӣ (ҲРН) не [1,2,3].

Дар бештари занҳои ҲРН дар заминай эндометрити музмин вучуд доштани эндометрия 2-3 ва бештари намудҳои ҳатмӣ-анаэробии микроорганизмҳо ва вирусҳо дида мешавад, дар 86,7% ҳолат перsistенсияи микроорганизмҳои шартӣ-патогении эндометрия дида мешавад, ки метавонад сабаби фаъолшавии протссҳои иммунопатологӣ гардад. Ба сироятҳои вирусӣ дикқати маҳсус дода мешавад, ки перsistенсияи он дар организм боиси тағиیرёбии системаи иммунӣ, рушди ҳолати тромбофилии музмин, бемориҳои аутоиммунӣ мегардад. Перsistенсияи омехтати сирояти (вируси гер-

песи оддӣ, вируси папилломаи одам, ситомегаловирус, парвовирус B19, Эпштейн – Барр, энтеровирусҳо) дар беморони дорони ҲРН саҳеҳан зиёд аст, нисбат ба занҳое, ки дорони анамнези мӯътадили акушерӣ. Нақши сирояти кампилобактерия дар патогенези ҲРН таъкид карда мешавад [1,2,3,4,5,6.]. Колонизатсияи бактериалий-вирусии эндометрия маъмулан, натиҷаи нотавонии системаи иммунӣ ва қувваҳои номаҳсуси муҳофизати организм аст [3].

Яке аз сабабҳои асосии ҲРН ихтиолоҳои гормоналий аст, ки рангорангии онҳо дар сатҳи эндометрия бо норасоии фазаи лютеинӣ амалӣ мешавад [1, 2]. Норасоии фазаи лютеинӣ тибқи тести ташхиси функционалий дар 85% -и занҳои дорони талафи маъмулии барвақти ҳомилагиро ташкил мекунанд [1]. Пайдо шудани норасоии фазаи лютеинӣ якчанд роҳ ва омилҳо пешбинӣ карда мешавад, ки ба протсесс ҷалб карда мешаванд: паст шудани сатҳи снижение уровня гонадотропин-рилизинг-гормон, гормони фолликулостимулятсионӣ, ки ба сатҳи гормони лютеинизатсионӣ ва ё ихтиоли дастгоҳи ретсептории эндометрӣ мувофиқат намекунад.

Паст шудани сатҳи гормонҳо ҳангоми ҳомилагӣ метавонад дар натиҷаи он пайдо шавад, ки тухми бордоршудаи ноқис (номукаммал) организми модарро бо маҳсулоти ҳарурии гормонӣ стимулятсия карда наметавонад [2].

Муқаррар карда шудааст, ки дар сурати ҳомила шудан дар занҳои дорони гиперандрогенияи генезаш гуногун якбора ҳатари ихтиоли имплантатсияи тухми чанин, гардиши номуносиби хун дар бачадон, склерози рагҳои миометрия ва хорион, порашавии рагҳо, тавлид шудани гемотомаҳои ретрохориалий, ҷудо шудани хорион, пайдо шудани норасоии истмикий-сервиқалий хеле зиёд мешавад [1, 3].

**Мақсади таҳқиқот:** омӯхтани сохтори бемориҳои вирусӣ дар занҳои ҳомила ба ҳайси сабаби ҳомилагии инкишофнаёбанд.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Мо 35 зани ҳомиларо, ки дар анамнезашон фавти антенаталии чанинро доранд (гурӯхи I) ва 20 ҳомилаи дорои ҷараённи физиологии ҳомилагии гурӯхи назоратӣ (гурӯхи II). Ҳамаи ҳомилаҳо дар шароити Марказҳои шаҳрии саломатии №12 ва №13 аз таҳқиқоти пурраи клиникӣ гузаронида шуданд. Ҳамаи беморони муоинашаванда аз таҳқиқоти пурраи клиникӣ-лабораторӣ гузаронида шуданд, ки инҳоро дар бар мегиранд: таҳқиқотҳои умумиклиникӣ, гематологӣ, биохимияӣ, гормоналий, лабораторӣ, ки дар шӯбайи ташхиси клиникиву лаборатории ПИТ ТП ВТ ва ҲИА ҶТ гузаронида шуданд. Ҷамъоварии маълумотҳои анамнез, (анамнези умумӣ ва маҳсус, синну сол, хусусияти кор, шароити ҳаёт, ғизо, ирсият, бемориҳои аз сар гузаронидашуда дар синну соли қӯдакӣ ва дар давраи балогати ҷинсӣ, муайян кардани бемориҳои ирсӣ, гениталий ва экстрагениталий, аутоиммунӣ, синни менархе (ҳайз), хусусиятҳои функцияи менструалӣ ва генеративӣ бемориҳои гинекологии аз сар гузаронидашуда, микдори ҳомилашавӣ, ҷараён ва натиҷаи ҳомилагиҳои қаблӣ, ҷараёни валодатҳои қаблӣ). Таҳқиқоти серологӣ ва гормоналий дар ПИТ ТП ВТ ва ҲИА ҶТ гузаронида шуд.

- муоинаи объективӣ (навъи бадан, шохиси массаи бадан, хусусиятҳои ӯ тела, хусусиятҳои рушди мӯйҳо);

- таҳқиқоти маҳсуси гинекологӣ (хусусиятҳои инкишофи узвҳои ҷинсӣ, ҳолати луобпардаи маҳбал (вагина), гарданаки бачадон, муайян кардани мавқеъ, андоза, консистенсия, дарднокии бачадон ва изофаҳо, мувофиқат кардани андозаи бачадон бо муҳлати гестатсионӣ тибқи маълумотҳои охирини ҳайбинии мұтадил, хусусиятҳои ифрозот).

Профили гормоналий бо муайян кардани муҳтавои 17-в-эстрadiол, прогестерон, тестостерон ва в-гонадотропинини хорионӣ (ГХ), пролактин дар плазмаи хуни канорӣ омӯхта шуд. Хуни варидии барои таҳқиқот гирифташуда аз ҳамаи беморон субҳ, пас аз 8-10

соати охирин истеъмоли ғизо, гирифта шуд. Дар сурати пайдо шудани шубҳа аз дисфункцияи ғадуди сипаршаклсатҳи гормони тиреотропӣ, ТЗ, Т4 омӯхта шуд. Усулҳои иммуноферментӣ бо истифода аз маҷмуаҳои стандартии тиҷоратии ширкати «HumanGmbH» (Германия) ба кор бурда шуданд.

Мавҷуд будани TORCH-сиroyat, к ибо роҳи ҷинсӣ интиқол м ёбад (хламидияҳо, уреаплазмаҳо, микоплазмаҳо, вируси герпеси оддӣ, ситомегаловирус, парвовирус B 19, Эпштейн-Барр, аденоҷирусҳо) бо натиҷаҳои ошкорсозии антителаҳои синҳои IgG ва IgM дар хуни канорӣ бо ёрии таҳлили иммуноферментӣ муайян карда шуд. Маълумотҳои ба даст овардашуда имконият доданд, ки дар бораи варианти клиникии ҷараёни сирояти вирусӣ (лаҳзаи аввалияи сирояти аввалия, лаҳзаи аввалияи сирояти такрорӣ, ретсидиви сироят, ҳомилони вирус) сухан гуфта шавад. Мавҷуд будани IgM ба барангезандахои зикршуда ҳамчун исботи фаъолшавии сироятҳои даҳлдор дар лаҳзаи таҳқиқот баррасӣ мешаванд.

**Натиҷаҳо ва баррасии онҳо.** Дар гурӯхи назоратӣ, ба натиҷаҳои манфии таҳлили бактериологӣ ва ПСР нигоҳ накарда, микрофлораи бактериалии шартӣ-патогенӣ ба микдори 103 КОЕ ё занбурӯғҳои типи Кандида дар 10%-и беморон муайян карда шуд. Дар гурӯхи аосӣ дар 100%-и ҳолатҳо микрофлорае муайян карда шуд, ки ҳангоми ҲРН, мумкин аст, ки аҳамияти этиологӣ дошта бошад. Ба вай штаммҳоеро дохил карданд, ки дар ҳар қадом дараҷаи вучуд доштани ва шароити микроорганизмҳои шартӣ-патогенӣ патогенӣ ҳисобида мешуданд, ба микдори  $>104$ КОЕ мечабанд, ҳамчунин барангезандай TORCH-сиroyat (Герпес, СМВ ва ПВИ B19).

Натиҷаҳои таҳлили бактериологӣ вучуд доштани стафилококки эпидермалиро дар 56%-и занҳо, энтеробактерияро -дар 38%, барангезандахои TORCH-ро – дар 100% -и беморон нишон дод, хусусиятҳои омехтаи ҳам вирусӣ-вирусӣ ва ҳам вирусӣ-бактериалий дар ҳамаи 100% респондентҳо муайян карда шуданд. Натиҷаҳои таҳқиқот дар ҷадвали 1 оварда мешавад.

### Чадвали 1.

Омилхой сироятӣ	Гурӯҳи асосӣ n=35	Гурӯҳи муқоисавӣ n=20
<b>ВГО</b>	100%	0
<b>СМВ (ситомегаловирус)</b>	100%	0
<b>Уреоплазма</b>	82%	2.8%
<b>Микоплазма</b>	76%	1.3%
<b>Хламидия</b>	54%	0
<b>Стафилококки эпидермалий</b>	56%	1.8%
<b>Энтеробактерия</b>	38%	0
<b>СПВ В19</b>	5.7%	0

Тавре ки дар чадвал дида мешавад, намояндаи зиёд дучоршавандай TORCH-сироят дар респондентҳои гурӯҳи асосӣ инҳо буданд: ВПГ 2 - у 100%, ВГО - дар 100%, уреаплазма - 82%, микоплазма - 76%, хламидии - дар 54% ва СПВ В19 дар 5.7%-и ҳомилаҳо.

Возеҳии таъсири тератогении действие патогенро ба эътибор гирифта муайян кардан ҳассосият нисбат ба парвовирусу В19 дар ҳанҳои ҳомила, ки гурӯҳи хатарро ташкил медиҳанд, муҳим арзёбӣ мешавад. Дар

сурати набудани профилактикаи маҳсус вуҷуд доштани IgG-антител ба парвовируси В19 аз бемориҳои қаблан аз сар гузаронидашуда ва вуҷуд доштани муҳофизат аз сироят дарак медиҳанд.

Аз вуҷуд доштани IgG-антитела ба PV B19 тести 166 зардоби хуни занҳои ҳомила гузаронида шуд. Натиҷаҳо дар се гурӯҳи синнусолӣ ҷамъбаст карда шуданд: 18–25, 26–35 ва 36–45 –сола, ки дар ҷадвали 2 оварда мешаванд.

### Ҷадвали 2- муайян кардани IgG-антитела ба PV B19 дар зардоби хуни занҳои ҳомила

Синну сол	Шаҳр	Микдори зардобҳои таҳқиқшуда	Аз онҳо IgG + ба PV B19 мик. мутл.
<b>18-25</b>	Душанбе	28	10 (35,7%)
	Хуҷанд	22	10 (45,5%)
<b>26-35</b>	Душанбе	34	20 (58,8 %)
	Хуҷанд	36	22 (61%)
<b>36-45</b>	Душанбе	27	13 (48,2%)
	Хуҷанд	19	14 (73,7)
<b>Ҳамагӣ</b>	Душанбе	89	43 (48.3%)
	Хуҷанд	77	46 (59,7%)
		166	89 (53,6%)

Дар ш. Душанбе дар синну соли аз 18 то 25-сола танҳо 10 нафар аз 28 нафар, яъне ҳамагӣ 35,7% нафар занҳои муоинашуда нисбат ба парвовирусу В19 иммунитет доштанд. Дар гурӯҳи синнусолии 26–35 –сола ин нишондод то 58,8% зиёд шудааст. Андак кам шудани микдори шаҳсони серопозитивӣ дар гурӯҳи калони синнусолӣ пас аз гузаштани даҳсолаҳои сироятнокшавӣ ба сустшавии табиии иммунитет алоқаманд аст.

Дар Хуҷанд дар гурӯҳи синнусолии 18–25-сола IgG-антител нисбат ба PV B19 дар 10 аз 22 (47,6%) нафар зани таҳқиқшуда муайян карда шуд, дар 36-солагӣ ин нишондиҳанда ба 73,7 % расидааст. Натиҷаҳои ҳосилшуда нишондиҳандаҳои пешакӣ ба ҳисоб мераванд, аммо аз паҳншавии гус-

турдаи сирояти парвовирусӣ дарак медиҳанд.

Паҳншавии сирояти парвовирусиро метавон ҳамчунин аз рӯйи сатҳи иммунитети коллективӣ низ баҳо дод. Гурӯҳи хатарро бар иловай одамони дорони бемориҳои хун, занҳои гурӯҳи синну соли репродуктивӣ низ ташкил медиҳанд. Вобаста аз ин, иммунитети популъационӣ нисбат ба парвовируси В19 дар занҳои ҳомилаи сокини ш. Хуҷанд ва ш. Душанбе дар синну соли аз 18 то 45-сола, новобаста аз муҳлати гестатсия омӯхта шуд. Дар ҳар як гурӯҳи синнусолӣ ҳам серопозитивӣ ва ҳам серонегативӣ нисбат ба PV B19 нафар муайян карда шуд. Дар ин маврид дар ш. Хуҷанд дар ҳар як категорияи синнусолӣ микдори нафарони бемор-

шуда ба эритемаи сироятӣ назар ба ш. Душанбе бештар буд. Он далел дикқатчалбӯнанда аст, ки мавҷуд будани ҳиссаи занҳои синну соли нисбатан фаъоли репродуктивӣ (18–35 -сола) бар муқобили парвовируса PV B19 муҳофизат нашудаанд.

**Хулоса.** Таҳқиқот муайян кард, ки ҳамаи 35 зане, ки дар ананмнезашон ҳомилагии рушднакуандо доштанд, сирояти омехтаи вирусӣ итва вирусӣ- бактериалий доштанд, аз ҷумла СПВ B19 дар 5.7%-и ҳолатҳо, ки ба эндокринопатия ва ҳамчун натиҷаи таvakкуfi рушди дохилибатӣ ва фавти чанин

оварда мерасонад. Дар ҷанбаи синнусолӣ серопозитивият нисбат ба СПВ B19 дар байни занҳои синну соли таваллудкунанда дар ш. Душанбе 35-50% ва дар ш. Хуҷанд аз 45 то 74%-ро ташкил доданд.

Ҳамин тавр, таҳқиқот нишон дод, ки ба ҷараёни ҳомилагӣ на танҳо заминаи гормоналий, балки солимии соматикӣ низ таъсир мерасонад. Пас, занҳои синну соли репродуктивӣ барои мӯътадил нигоҳ доштани ҳомилагӣ ва таваллуд кардани насли солим, бояд аз маҷмуи пурраи таҳқиқот ва солимгардонӣ гузарад.

### Адабиёт

1. Роль инфекции в развитии неразвивающиеся беременности/Е.Г. Гуменюк, Т.Л. Кормакова и др. Москва 2012
2. Ближайшие и отдалённые исходы угрозы прерывания беременности в первом триместре/И.М.Ордиянц, А.А. Гашенко и др. Москва 2010
3. Неразвивающаяся беременность: основные причины abortивного исхода//Молодой учёный №3 (241), 2019
4. Матвеев В.А, Прощаева Н.В., Самойлов Е.О., Ермолович М.А. 2008. Клинико-лабораторная характеристика В 19 - парвовирусной инфекции. Инфекционные болезни 6;3, 33-37
5. Савилов Е.Д., Мамонтова Л.М., Астфьев В.А., Жданова Е.Н.2008. Применение статистических методов в эпидемиологическом анализе. М, МЕДпресс информ:112
6. Brown T, Anand A.1994. Intrauterine parvovirus infection associated wish hydropsfetalis. Lancet 2:1033
7. Chiasaka H, Morita, Yaegashi N, Sugamura K. 2003.Nov-Dek. Parvovirus B19 and the pathogenesis of anaemia. Rev. Med. Virol.13(6):347-59
8. Cossart YE, Field AM, Cant B, Widdows D, 1975. Parvovirus like particles in human sera. Lancet 72-73
9. De Jong EP, deHaan TR, Kroes AC, et al. 2006. May. Parvovirus B19 infection in pregnancy. J. Clin. Virol. 36(1):1-7
10. Ergaz Z, Ornoy A, 2006. May. Parvovirus B19 infection in pregnancy. Reprod Toxicol. 21(4):421-35

## ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕНИЯ КАК ФАКТОРЫ РИСКА ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ

Ёдгорова<sup>1</sup>М.Дж., Кабирзода<sup>1</sup> Т.Д., Тишкова<sup>2</sup> Ф.Х.

1. Кафедра семейной медицины, ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино»;

2. НИИПМ МЗ и СЗН РТ

**Аннотация.** В данной статье рассматриваются инфекционные заболевания при беременности. В последнее десятилетие увеличилось число неразвивающихся беременностей в Республике Таджикистан. При сроках беременности более 15-16 недель на первый

план выходят причины неразвивающейся беременности (НБ) инфекционной природы. У большинства женщин с ПНБ на фоне хронического эндометрита отмечено присутствие в эндометрии 2-3 и более видов облигатно-анаэробных микроорганизмов и

вирусов. Авторами было исследовано 35 беременных в анамнезе антенатальной гибелью плода и 20 беременных с физиологическим течением беременности. Все наблюдаемые пациентки прошли общеклинические, гематологические, биохимические, гормональные лабораторные исследования.

Исследованиями выявлены, что все 35 женщин имеющих в анамнезе неразвиваю-

щийся беременность, имеют смешанную вирусную и вирусно – бактериальную инфекцию, в том числе ПВИ В19 в 5.7% случаев, которая приводит к эндокринопатиям и как следствие, к задержке внутриутробного развития и гибели плода.

**Ключевые слова:**Беременность, выкидыши, неразвивающийся беременность, вирусные и бактериальные инфекции.

## INFECTIOUS DISEASES AS RISK FACTORS IN PREGNANCY

**Yodgorova<sup>1</sup>M.J., Kabirzoda<sup>1</sup>T.D., Tishkova<sup>2</sup>F.Kh.**

1. Department of Family Medicine, 2.SEI «TSMU named after Abualiibni Sino»

**Relevance.**This article discusses infectious diseases during pregnancy. In the last decade, the number of non-developing pregnancies in the Republic of Tajikistan has increased. With gestation periods of more than 15-16 weeks, the causes of non-developing pregnancy (NB) of an infectious nature come to the fore. The majority of women with PNB on the background of chronic endometritis have the presence of 2-3 or more types of obligate-anaerobic microorganisms and viruses in the endometrium. The authors studied 35 pregnant women with a history of antenatal fetal death

and 20 pregnant women with a physiological course of pregnancy. All the observed patients underwent general clinical, hematological, biochemical, hormonal laboratory tests.

Studies have revealed that all 35 women with a history of undeveloped pregnancy have a mixed viral and viral –bacterial infection, including PVI B19 in 5.7% of cases, which leads to endocrinopathies and, as a consequence, to intrauterine development delay and fetal death.

**Key words:**Pregnancy, miscarriage, non-developing pregnancy, viral and bacterial infections.

**Ёдгорова Майрамбӣ Ҷумахоновна-** н.и.т., мудири кафедраи тибби оиласии МДТ “ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино”, [E.mayram.7002@gmail.com](mailto:E.mayram.7002@gmail.com), тел: 915-083-073

**Кабирзода Тахминаи Давронҷон-**докторант PhD-ии МДТ “ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино”, [E.tahminka9455@gmail.com](mailto:E.tahminka9455@gmail.com), тел:918-54-97-55

**Тишкова Фарида Ҳаматғалиевна** –д.б.н., профессор Дошишкадаи илмии тибби- профилактии ВТ ва ХИА ҶТ, [ftishkova@gmail.com](mailto:ftishkova@gmail.com)

**Ёдгорова Майрамби Джумахоновна-** к.м.н., заведующая кафедрой семейной медицины ГОУ “ ТГМУ им Абуали ибни Сино”,[E.mayram.7002@gmail.com](mailto:E.mayram.7002@gmail.com), тел: 915-083-073

**Кабирзода Тахминаи Давронҷон-**докторант PhD, кафедры семейной медицины ГОУ “ ТГМУ им Абуали ибни Сино”,[E.tahminka9455@gmail.com](mailto:E.tahminka9455@gmail.com), тел:918-54-97-55

**Тишкова Фарида Ҳамадғаниевна** –д.б.н., профессор НИИПМ МЗ и СЗ РТ

**Yodgorova Mayrambi Jumakhonovna**-candidate of Medical Sciences, Head of the Department of Family Medicine, SEI «TSMU named after Abualiibni Sino», [E.mayram.7002@gmail.com](mailto:E.mayram.7002@gmail.com), tel: 915-083-073

**Kabirzoda Takhminai Davronjon-** PhD student, Department of Family Medicine, SEI «TSMU named after Abualiibni Sino», [E.tahminka9455@gmail.com](mailto:E.tahminka9455@gmail.com), tel:918-54-97-55

**Tishkova Farida Khamatgalieva-** Doctor of Biological Sciences, Professor, Scientific Institute and Preventive MedicineMinistry of Health and Social Protection of the Population of the Republic of Tajikistan, [E.ftishkova@gmail.com](mailto:E.ftishkova@gmail.com)

## ОНКОЛОГИЯ

### ОРИЗАХО ВА ТАЪСИРХОИ ИЛОВАГИИ ТАБОБАТИ ШУОИИ ХИМИЯЙ ДАР БЕМОРОНИ ДОРОИ САРАТОНИ МАҲАЛЛӢ – ПАҲНШУДАИ ГАРДАНАКИ БАЧАДОН

Каримова Ф.Н., Доутова Л.Р., Туйчибоев Ф.Х., Юлдошев Р.З.

Кафедраи онкология ва ташхиси шуоии МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино»;  
МД «Маркази чумхуриявии илмии онкология» ВТ ва ҶТ.

Саратони гарданаки бачадон (СГБ) омо-си бадсифати пешравияш баланди системаи репродуктивии занон мебошад, ки дар байни бемориҳои онкологӣ ҷойи аввалро ишғол мекунад. Ин саратони аз ҷиҳати дучоршавӣ ташхисшавандай бемориҳои онкологӣ ва сабаби сеюми фавт дар байни занони гирифтори бемориҳои онкологӣ дар қишварҳои рушдкунанда ба ҳисоб меравад [1,4,6,7,8,9]. Мувофиқи баҳодиҳии экспертии МАИР ҳамасола дар ҷаҳон ва тибқи маълумоти Globocan дар соли 2020-ум дар 604000 нафар бори нахуст саратони саратони гарданаки бачадон ва дар 341000 нафар фавт рост меояд ва дар ин маврид 90%-ин фавтҳо дар қишварҳои сатҳи даромадашон паст ва миёна ба қайд гирифта мешаванд. Афзоиши ҳолатҳои СГБ дар байни популятсияи занони ҷавонтар аз 30-сола ба қайд гирифта мешавад, ки аксар вақт аллакай дорои “шаклҳои кӯҳнашуда” доранд [3,5,6,7,9]. Тибқи пешравии GLOBOCAN дар соли 2005 гирифтешавӣ ба бемории СГБ то 50% зиёд шуда, зиёда аз 1000000 ҳолати нав дар як сол расид [2,5,7,8].

Ба самаранокии исботшудаи усулҳои мусоири табобат, натиҷаҳо гайри қаноатбахш боқӣ мемонад.

Ғайри қаноатбахш будани табобати МРШРМ ба он фикр водор месозад, ки чустуҷӯи комбинатсияи усулҳои эътирофшудаи табобат (химия ва табобати шуоӣ) ва дар табобати ҷарроҳӣ илова карда мешавад. Бодар назардошти он, ки айни замон мутахассисон барои истифода кардани химиотерапияи неоадъювантивӣ (ҷадид) ва бâъзан табобати шуоӣ ё ҷарроҳии радикалӣ ҳангоми СГБ маҳаллӣ-паҳншуда, мо самаранокии ин равишҳоро дар беморон дар ҶТ муқоиса намудем. Ситостатика осебҳои шуоии

хучайраҳои омосро аз ҳисоби репаратсияи ДНК, синхронизатсияи ба фазаи дохил шудани хучайраҳои омосӣ ҳассосият нисбат ба таъсиррасонии шуоии сикли хучайраҳо дохил мешаванд. Таъсири зиддиомосиро доро буда, нисбат ба омоси аввалия ва метастазҳои регионалӣ, ситостатика низ метавонад ба метастазҳои дур таъсир расонад.

Ба самаранокии назарраси табобати химиявиу шуоӣ дар беморони МРШРМ, но-расоии муҳимми ин намуди табобат дорои заҳрнокии баланд аст, ки дар натиҷаи истифода намудани ҳамзамонии ду намуди табобат: химиотерапия ва табобати шуоӣ.

**Мақсади таҳқиқот.** Баҳо додан ба ҳусусиятҳо ва басомади оризаҳои табобати муштараки шуоӣ дар беморони дорои СГБ маҳаллӣ-паҳншуда.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Асоси клиникии таҳқиқотро натиҷаҳои муоинаи 48 бемори дорои СГБ маҳаллӣ-паҳншуда T2ba-3Bno-1MO-1 ки табобати анъанавии муштараки табобати шуоӣ гирифтаанд. Дар ин ғурӯҳи беморон табобати шуоии муштаракро оид ба схемаи дастгоҳи “TERAGAM”: телегамматерапияи фосилавӣ оид ба методикаи Fletcher дар ду майдони муқобили васеъгиаш 14-16 см, баландияш 16-18 см до-зи ҳамасола 2 гр-ро ташкил дод. Ҷазб шудани доза дар марҳалаи аввал то 30гр дозаи умумӣ расонида шуд. Танаффус дар байни табобат 3 ҳафтаро ташкил дод. Ҳамзамон бо ин дар беморон химиотерапия дарражими ягона давоми 3 ҳафта гузаронида шуд.

Химиотерапия дар монорежим бо ҳамон доза як маротиба дар ҳафта то охири табобат; Шуодармонӣ дар ҳаҷми ТГТ-и фосилавӣ бо дозаи умумии то 40-56гр ва шуодармонии дохиличавӣ бо дозаи яккаратаи лонавӣ бо 5-7 гр, дар маҷмӯъ бо дозаи то 40 гр.

**Натицаҳо ва баррасии онҳо.** Бо мақсади баҳодихии объективии самаранокии терапевтии табобат оризаҳои барвақт ва дери шуой таҳлил карда шуданд, ки мувофиқи таснифи гурӯҳи радиологияи радиотерапевтӣ бо Гурӯҳи Аврупоии Онколгияи Радиотерапевтӣ тибқи таҳқиқот ва табобати саратон (EORTC/RTOE) баҳогузорӣ карда шуд.

Зарнокии гематологиро баҳоргузорӣ намуда, дар назардоштан лозим аст, ки ҳангоми муқаррар кардани ташхиси МРШРМ, камхунии дараҷаҳои гуногун дар 24(50,0%) бемор вучуд дошт. Ин бо давомнокии изофати хунолуд аз роҳҳои ҷинӣ дар анамnez дар давраи то беморхонагӣ вобаста аст. Мувофиқи маълумоти бисёр муаллифон, занҳои бисёрзоянда дар байни беморони гирифтори камхунӣ бештарро – 43,4%-ро ташкил медиҳанд. Бештарин бемориҳои экстрагениталие, ки дар байни занҳои бисёрзоянда камхунии аз камбуди оҳан пайдошууда мебошад [2].

Ҳомилаҳое, ки зиёд дучор мешаванд, валодат ва лактатсия захираҳои оҳан ва дигар гемопоэтичоро дар организми занро

коҳиш медиҳад, ва ба пайдошавии камхунии аз камбуди оҳаи дараҷаи вазнин оварда месонанд. Дар таҳқиқоти мо ҳангоми омӯхтани паритети занҳо бартарӣ доштани занҳои бисёрзоянда муайян карда шуд (68,9%).

Яке аз сабабҳои асосии камхунӣ, ки ба табобати шуоафканий иртибот дорад, ин гузаронидани табобати зиддиомосӣ бо истифода аз шуодармонӣ ва химиотерпия мебошад. Зиёда аз 60%-и беморони дорои номияҳои бадсифат аз камхунӣ озор мебинанд, ки натиҷаи гузаронидани химиотерпия ба ҳисоб меравад, дар ин маврид дар табобати режимҳои платиндор дорои омили ноҳуби пешӯиқунандай инкишофи он мебошад.

Дар беморони дорои МРШРМ, ки табобати шуоиҷу химиявӣ гирифтаанд, возехтар зарнокии гематологӣ буданд: камхунии дараҷаи II дар 45,8%-и беморон муайян карда шуд, дараҷаи III, дар 27,1%, дараҷаи IV - 21,7%-и беморон. Лейкопатия дар 97,9% ҳолатҳо, тромбоситопатия дар 20,8%-и муоина муайян карда шуд (ҷадвали 1). Оризаҳо тибқи шкалаи (EORTC/RTOG) баргузорӣ карда шуд.

#### Ҷадвали 1.- гурӯҳбандӣ намудани аксуламалҳои шуой вобаста аз хусусиятҳо ва вазниниион (шкалаи RTOG) (n=48), мутлақ ( $\bar{x} \pm m$ ).

Аксуламалҳои шуой	Дараҷаи вазнинии оризаҳо					Ҳамагӣ
	I	II	III	IV	V	
Анемия		22 (45,8±7,2)	13 (27,08±6,4)	13 (27,1±6,4)	-	48
Лейкопения	8 (16,7±5,3)	26 (54,2±7,1)	9 (18,8±5,6)	3 (6,3±3,4)	1 (2,1±2,1)	47
Тромбоситопения	6 (12,5±4,7)	3 (6,3±3,4)	-	1 (2,1±2,1)	-	10
Аз тарафи масона	14 (29,2±6,5)	6 (12,5±4,7)	2 (4,2±2,8)		-	22
Аз тарафи маҳбал	2 (4,2±2,8)	30 (62,5±6,9)	2 (4,2±2,8)	2 (4,2±2,8)	-	36
Аз тарафи пӯст	9 (18,8±5,6)	26 (54,2±7,1)	2 (4,2±2,8)	-	-	37
Аз тарафи қисмҳои болоии роҳи ҳозима					-	
Аз тарафи қисмҳои поёнии роҳи ҳозима	5 (10,4±4,4)	18 (37,5±6,9%)	1 (2,1±2,1)		-	11

Ҳамаи ин ҷараёни бемориро вазнин месозад ва боиси вайроншавии режими табобат мегардад, беморон сари вақт табобати марҳилавиро қабул накардаанд. Барои пешгирий намудани оризиҳои мазкур дар давоми 10 рӯз то сар кардани табобат ва пас аз

марҳилаи табобати 24 бемор мо доруи Тимоферро бо дозаи 1,0мл д/м як маротиба дар як рӯз дар давоми 10 рӯз таъйин кардем.

Дар байни оризаҳои шадид оризаҳои дараҷаҳои I-III бартарӣ доштанд. Ҳамин

тавр системаҳои пас аз шуой дар беморон дар 20 ( $41,7 \pm 7,1\%$ ) ҳолат дида шуд. Дар ин маврид аломатҳои асосии оризаҳо, ихтиолҳои дизурикӣ буданд, дар таҳлили пешбомикрогематурия дар 2 ( $4,2 \pm 2,1$ ) ҳолат-зухуроти возехи дизурикӣ бо гематурия (дараҷи III). Атрофияи миёнаи телеангиэнтазия дар заминаи гиперемияи возех, зухкии маҳбал мувофиқи дараҷаи II-и оризаҳо дар 30 ( $62,5 \pm 6,9\%$ )-и беморон дида шуд. Аксуламали пасазшои дараҷаи III дар 2 ( $4,2 \pm 2,8\%$ ) ҳолат, оризаҳои шуой дар 3 ( $4,2 \pm 2,8\%$ ) бемор дида шуд. Эпителияҳои пӯсти чатан ва минтақаи зиҳор асосан дараҷаи сабук дар 35 ( $72,9 \pm 6,4\%$ ) занҳо дида шуд. Эктероколитҳои дараҷаҳои гуногуни вазнини беморӣ дар 24 ( $5,0 \pm 7,2\%$ ) беморон мавҷуд буд.

Ҳамзамон истифода кардан химиотерапия ва шуодармонӣ таъсири возехи бевосита ва таъхиркардаи токсикиро ба вучуд оварда аст. Оризаҳои дер пас аз гузаронидани табобати шуой дар муҳлати аз 3 то 36 моҳ пайдо шуданд. Медианаи муҳлати пайдо шудани осебҳои дери шуой 6,5 моҳ ( $4,0-11,2$  моҳ)-ро ташкил дод. Зухуроти аз ҳама дери осебҳои шуой баъди 4,5 соли баъди анҷом ёфтани табобати аввалия ташхис карда шуд.

Дар байни оризаҳои дер эпителииитҳои пас аз шуоии маҳбал – дар 28 ( $71,8\%$ )-и беморон бартарӣ доштанд, онҳо асосан бо хушкии тағйиротҳои атрофии эпители маҳбал (чадвали 2) зоҳир шудаанд. Тағйиротҳои фиброзҳои пӯсти мавқеи зиҳор ва чатан дар 12 ( $30,8\%$ )-и беморон вучуд доштанд.

## Чадвали 2. Гурӯҳбандии осебҳои дери шуой вобаста аз ҳусусиятҳо ва вазнинии онҳо (шкалаи RTOG) (n=48), мутлак (p±m).

Аксуламалҳои шуой	Дараҷаи вазнинӣ					Ҳамагӣ
	I	II	III	IV	V	
Аз тарафи масона	6( $15,4 \pm 5,7$ )		3( $7,7 \pm 4,3$ )	-	-	9( $23,1 \pm 6,7$ )
Аз тарафи маҳбал	21( $53,9 \pm 7,9$ )	7( $18,0 \pm 6,2$ )	5( $12,8$ )		-	32( $82,1 \pm 6,1$ )
Аз тарафи пӯст		6( $15,4 \pm 5,7$ )	6( $15,4 \pm 5,7$ )	-	-	12( $30,8 \pm 6,7$ )
Хӯчайрабофти зерипӯстӣ		6( $15,4 \pm 5,7$ )	2( $5,1 \pm 3,5$ )	3( $7,7 \pm 4,3$ )		4( $10,3 \pm 4,8$ )
Аз тарафи кисмҳои болоии роҳи ҳозима					-	
Аз тарафи кисмҳои поёни роҳи ҳозима		3( $7,7 \pm 4,3$ )	2( $5,1 \pm 3,5$ )		2( $5,1 \pm 3,5$ )	7( $18,0 \pm 6,1$ )

Энтероколитҳо дар байни аксуламалҳои дери шуой дар 7 ( $18,0\%$ )-и беморони ин гурӯҳ нигоҳ дошта шудааст, аз онҳо дар як ( $2,1\%$ )- дараҷаи вазнин, бо хунравӣ аз рострӯда, баъди ин ногузаронандагӣ пайдо шуд. Дар бемор амалиёти ҷарроҳӣ (*anus preternaturalis* гузошта шуд) гузаронида шуд. Пайдо шудани носури ректовагинали-

ро мо дар 2 ( $5,1\%$ ) ҳолат ба мушоҳида расид.

Хулоса, табобати химиявӣ-шуой ба самаранокии олӣ нигоҳ накарда дар шакли табобат камбудии зиёд дорад, заҳрнохиаш баланд аст, ки дар натиҷаи ҳамзамон истифода кардан ду намуди табобат: химиотерапия ва табобати шуой.

### Адабиёт

- Смирнова, О.А. Непосредственные результаты неoadьювантной дозоинтенсивной химиотерапии доксорубицином и цисплатином в комбинированном лечении местнораспространенного рака шейки матки / О.А. Смирнова, Н.Э. Бондарев, Н.А. Микая, Е.А. Ульрих, А.Ф. Урманчеева, И.В. Берлев // ДОКТОР.РУ. – 2018. – № 2. – С. 69-74.
- Умарова, С.Г. Злокачественные новообразования органоврепродуктивной системы у многорожавших женщин Таджикистана: автореф. дис... д-ра мед. наук / 14.01.12 / Умарова Саида Гайратовна. - Душанбе, 2014. - 46 с.
- Arab, M. Comparison of crude and age-specific incidence rates of breast, ovary, endometrium and cervix cancers in Iran, 2005 / M. Arab, G. Noghhabaei, S.N. Kazemi // Asian Pac. J. Cancer Prev. – 2014. – Vol. 15, № 6. – P. 2461-2464.

4. Cancer incidence and mortality patterns in Europe: Estimates for 40 countries in 2012 / J. Ferlay [et al.] // Eur. J. Cancer. – 2013. – Vol. 49, № 6. – P. 1374-1403. –56
5. GLOBOCAN 2020; Cancer incidence, mortality and prevalence worldwide. / J. Ferlay [et al.]. // IARC. - Cancer Base № 5. - Version 2.0 -IARC Press, Lion, 2020.
6. Global surveillance of cancer survival 1995-2009: analysis of individual data for 25,676,887 patients from 279 population-based registries in 67 countries (CONCORD-2) / C. Allemani [et al.] // Lancet. – 2015. – Vol. 385. – P. 977-1010—80
7. Nunes de Arruda F, da Costa S, Bonadio R, Dornellas A, Pereira D, de Bock GH, Del Pilar Estevez Diz M. Quality of life of locally advanced cervical cancer patients after neoadjuvant chemoradiation followed by chemoradiation versus chemoradiation alone (CIRCE trial): a randomized phase II trial. IntJGynecolCancer. 2020 Jun;30(6):749-756.
8. Torre, L.A. Global Cancer in Women: Burden and Trends / L.A. Torre // Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev. – 2017. – Vol. 26, № 4. – P. 444-457. –139
9. Zola P., Tripodi E., Zanfagnin V., Baima Poma C., Perotto S., Modaffari P., Martra F., Fuso L. Лечениераннегоракашейкиматки: выживаемость, осложненияиэкономическиеаспекты // Сибирскийонкологическийжурнал. 2012. № 3. С. 14–21.

## ОСЛОЖНЕНИЯ И ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ МЕСТНО-РАПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ.

Ф.Н. Каримова, Доутова Л.Р., Ф.Х. Туйчибоев, Р.З.Юлдошев

Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино  
ГУ «Республиканский онкологический научный центр» МЗ и СЗ РТ

В приведеной статье проанализированы основные осложнения химиолучевого лечения местно-расспространенного рака шейки матки. Показано, что наиболее выраженной была гематологическая токсичность: анемия II степени выявлена у 45,8% больных, III степени - у 27,1%, IV степени - у 27,1% пациенток. Лейкопения была выявлена в 97,9% случаев, тромбоцитопения - в 20,8% наблюдений. Из лучевых осложнений преувеличивали осложнения I-II степени, соответствующие легким. Так, постлучевые циститы легкой степени присутствовали у больных в 20(41,7±7,1%) случаях. При этом основны-

ми проявлениями осложнений были дизурические расстройства, в анализах мочи – микрогематурия, в 2 (4,2±2,1) случаях – выраженные дизурические явления с гематурией (III степень). Постлучевая реакция III степени выявлена в 2 (4,2±2,8%) случаях, лучевые осложнения с изъязвлениями были у 2 (4,2±2,8%) пациенток. Эпителииты кожи промежности и лобковой зоны в основном имели легкую степень - у 35(72,9±6,4%) женщин. Энтероколиты различной степени тяжести были у 24(50,0±7,2%) больных.

**Ключевые слова:** рак шейки матки, химиолучевая терапия

## COMPLICATIONS AND SIDE EFFECTS OF CHEMORADIOThERAPY THERAPY IN PATIENTS WITH LOCALLY ADVANCED CERVICAL CANCER.

Karimova F. N., Doutova L. R., Tuichiboev F. Kh., Yuldashev R. Z.

Department of Radiation Diagnostics Oncology, Abuali ibniSino Tajik State Medical University, State Institution “Republican Cancer Research Center” of the Ministry of Health and Social Protection of the Republic of Tatarstan

This article analyzes the main complications of chemoradiotherapy for locally advanced cervical cancer. It was shown that the most pronounced hematological toxicity was detected: grade II anemia was detected in 45.8% of patients,

grade III - in 27.1%, and grade IV - in 27.1% of patients. Leukopenia was detected in 97.9% of cases, thrombocytopenia - in 20.8% of cases. Among the radiation complications, grade I-II complications corresponding to the lungs

prevailed. Thus, mild post-radiation cystitis was present in 20 ( $41.7 \pm 7.1\%$ ) cases. At the same time, the main manifestations of complications were dysuric disorders, in urine tests-microhematuria, in 2 ( $4.2 \pm 2.1\%$ ) cases – severe dysuric phenomena with hematuria (Grade III Post-radiation reaction of grade III was detected in 2 ( $4.2 \pm 2.8\%$ )

cases, radiation complications with ulceration were in 2 ( $4.2 \pm 2.8\%$ ) patients. Perineal and pubic skin epithelitis was mostly mild in 35 ( $72.9 \pm 6.4\%$ ) women. Enterocolitis of varying severity was found in 24 ( $50.0 \pm 7.2\%$ ) patients.

**Keywords:** cervical cancer, chemoradiotherapy

**Каримова Ф.Н.-** д.и.т., дотсенти кафедраи онкология ташхиси шуой ва муолиҷаи шуоии МДТ Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино, Е-mail:firuza.k@mail.ru тел.918-66-52-61

**Туйчибоев Ф. X.-** доктор PhD, кафедраи онкология ташхиси шуой ва муолиҷаи шуоии МДТ Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино, Тел. 918 63 53 52.

**Доутова Л.Р. -** кафедраи онкология ташхиси шуой ва муолиҷаи шуоии МДТ Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино, Тел. 888870084.

**Юлдошев Р.З.-** д.и.т., мудири кафедраи онкология, ташхиси шуой ва муолиҷаи шуоии МДТ Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино, Тел: 918679399.

**Каримова Ф.Н., -д.м.н,** доцент кафедры онкологии, лучевой диагностики и терапии ГОУ «ТГМУ им. Абуалӣ ибни Сино»; E-mail:firuza.k@mail.ru тел.918-66-52-61

**Туйчибоев Ф. X.-** доктор PhD кафедры онкологии, лучевой диагностики и терапии ГОУ «ТГМУ им. Абуалӣ ибни Сино»; Тел. 918 63 53 52.

**Доутова Л.Р., -** аспирант кафедры онкологии, лучевой диагностики и терапии ГОУ «ТГМУ им. Абуалӣ ибни Сино»; Тел. 888870084.

**Юлдошев Р.З.-** д.м.н. зав.кафедры онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибн Сино»; Тел: 918679399.

**Karimova F. N., -Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of the Department oncology, radiation diagnostics and therapy State Educational Institution “ TSMU im. Абуалӣ ибни Сино”;** E-mail:firuza.k@mail.ru тел.918-66-52-61.

**Tuychiboev F. Kh.-** doctor PhD departments Oncology, radiation diagnostics and therapy State Educational Institution “Abyal ibni Sino TSMU”; Phone: 918 63 53 52.

**Doutova L. R., -** graduate student oncology, radiation diagnostics and therapy State Educational Institution “ TSMU im. Абуалӣ ибни Сино”; Тел. 888870084

**Yuldashev R.Z.-** Doctor of Medical Sciences Professor of the Department of Oncology, RadiationDiagnostics and Radiation Therapy of the State Educational Institution “Tajik State Medical University named after Abu Ali Ibni Sino: Tel: 918679399.

## ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

### ИХТИЛОЛИ ШУНАВОЙ ЗИМНИ АНОМАЛИЯҲОИ ГӮШИ ДОХИЛӢ

Аҳророва З.А., Холматов Ҷ.И., Исупова Ш.Ф., Исмоилова М.А.

Кафедраи оториноларингологияи МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино».

**Муҳиммият.** Аномалияи гӯши дарунӣ яке аз равандҳои мураккаб буда, то ҳол пурра дарк нашудааст. Дар натиҷаи ин аномалияҳо, бештар пастшунавоӣ ба намуди сенсоневралӣ диде мешавад. Дар шароити мусосир афзоиши доимии шумораи беморони гирифттори пастшунавоии сенсоневралӣ (ПСН) идома дорад. Ин тамоюл дар саросари ҷаҳон ва маҳсусан дар кишвари мо Тоҷикистон [2, 3] идома дорад, дар ҳоле ки ихтиолоҳои шунавоӣ ба сифати зиндагии инсон таъсир карда, мутобиқшавии иҷтимоии ўро ҳалалдор мекунад. Дар соҳтори бемориҳои узвҳои шунавоӣ, нуқсонҳои гӯши дарунӣ, ки аз омилҳои ирсӣ ба вучуд омадаанд, ҳиссаи назаррасро ташкил медиҳанд [1,4]. Пастшунавоӣ аксар вақт ҳангоми таъсири сирояти вирусӣ - пеш аз ҳама коронавирус ба вучуд меояд [5, 6].

Сарфи назар аз омӯзиши фаъолонаи проблемаи ихтиололи шунавоӣ, механизмҳои вайроншавии узви таҳлилкунандай сомеа пурра омӯхта нашудааст, ки ин зарурати таҳқиқотҳои навро талаб мекунад. Солҳои оҳир, бино бар рушди томографияи компютерӣ (ТК) ва магнитӣ-резонансӣ (ТМР) таваҷҷӯҳ ба омӯзиши аномалияҳои гӯши дарунӣ дубора афзоиш ёфтааст. Нашрияҳо дар ин самт ҳеле кам диде мешаванд, ва асосан онҳо ба сарчашмаҳои хориҷӣ тааллук доранд. Бешубҳа, бояд дар илми ватаний чунин таҳқиқотҳои гузаронида шаванд. Дар ин ҷода тадқиқоти аудиологӣ бо омӯзиши соҳторҳои узви шунавоӣ дар сатҳи ҳуҷайраҷои маҳсусро ишғол мекунад.

Масъалаи корношоямии афзалиятноки ҳуҷайраҳои мӯйякии шунавоии беруна ё нейронҳои спиралӣ дар дохили ҳалзун [7] ва вазнинии зухуроти некротикӣ бо апоптози ҳуҷайраҳо дар ҳолати осеб дидани гӯши дарунӣ баҳснок боқӣ мемонад. Эҳтимол аст, ки бартарияти ихтиололи муайян бо параметрҳои гуногун ва давомнокии таъсири ангезандага алоқаманд бошанд. Муайян кар-

дани патологияи гӯши дарунӣ, хусусан чи гуна тағииротҳо дар узви шунавоӣ ба амал меоянд, ҷолиби дикқати хос мебошанд. Ва аз сабаби дастнорас будани узвҳои спиралӣ, чунин таҳқиқотҳо ҳеле мушкилии бузург доранд. Бинобар ин, тадқиқоти фундаменталӣ оид ба як қатор тасвирҳои ТК ва ТМР –и соҳторҳои ҳалзун аҳамияти маҳсус дорад.

Омӯзиши патогенези ихтиололи шунавоӣ зимни аномалияҳои гӯши дохилӣ вазифаи ниҳоят муҳимму мураккаб буда, дар шароити афзоиши прогрессивии он ҳеле актуалӣ аст. Таҷрибаи кам дар ин гуна таҳқиқотҳо, миқдори нокифояи адабиёт оид ба ин масъала сабаби татбиқи ин кори илмӣшуд.

**Мақсад.** Муаррифии мусосир таснифоти аномалияҳои гӯши дохилӣ ва ихтиололи шунавоӣ дар чунин беморон.

**Мавод ва усулҳои тадқиқот.** Дар ЛОР-клиникаи Муассисаи давлатии ММТ «Шифобаҳш»-и Ҷумҳурии Тоҷикистон ба беморони гирифттори ҳар гуна аномалияҳои гӯши дохилӣ, баъди ТК ва ТМР, санчиши мукаммали аудиологӣ гузаронида шуд.

Дар таснифоти худ аномалияҳои гӯши дарунӣ дар асоси бозёфтҳои барвақти КТ, R.K. Jacklegpешниҳод кард, ки намудҳои гуногуни аномалияҳо дар натиҷаи таъхир ё нуқсон дар рушди гӯши дохилӣ дар марҳили муайян ба вучуд меоянд. Ҳамин тарик, навъҳои нокомии ошкоршуда бо вақти вайроншавӣ мувофиқат мекунанд.

Ҳамин тарик, бандҳои 1 - 5 категорияҳои А ва В аномалияҳои ҷудогонаи рушд мебошанд. Аномалияҳои омехтае, ки ба ҳарду категория дохил мешаванд, бояд ҳамчун категорияи А дар ҳузури оброҳаи васеъшудаи вестибулярӣ тасниф карда шаванд. Ба гуфтаи Р.К. Чеклер, С.Кёслинг [4] изҳорот дод, ки аномалияҳои ҷудогона на танҳо деформатсияи як воҳиди соҳтории гӯши дохилӣ мебошанд, балки метавонанд ҳам бо аномалияҳои каналҳои вестибулӣ ва нимдавравӣ

### Чадвали 1.- Таснифи аномалияҳои гӯши дохилӣ мувофиқи R.K. Jackler

	Аплазия ё малформатсияи ҳалзун
<b>Категория А</b>	1. Аплазияи тиян гӯш (аномалияи Michel) 2. Аплазияи ҳалзун, мұтадил ё деформатсияшудаи вестибул ва системаи канали нимдоира 3. Гипоплазияи кохлеа, вестибули мұтадил ё деформатсияшуда ва системаи каналҳои нимдоира 4. Кохлеаи нопурра, вестибули муқаррарӣ ё деформатсияшуда ва системаи канали нимдонавӣ (аномалияи Мондини) 5. Холии умумӣ: кохлеа ва вестибул бо фазои ягонаи бе мөъмории дохилӣ, системаи муқаррарӣ ё деформатсияшудаи каналҳои нимдонавӣ ифода карда мешаванд. Ҳалзуни муқарарӣ
<b>Категория В</b>	1. Дисплазияи канали нимдонавии вестибул ва паҳлуи, каналҳои муқаррарии пеш ва паси нимдоира 2. Оби васеъшудаи вестибул, вестибули муқаррарӣ ё васеъшуда, системаи муқаррарии канали нимдонавии

ва ҳам бо дисплазияи вестибулярий ва оброҳаи васеъшудаи гӯши дохилӣ ҳамроҳ шаванд.

Таснифи Н.Марангос [2] инкишофи нопурра ё аберратсияигӯши дохилиро дарбар мегирад (Чадвали 2, банди 5).

### Чадвали 2.- Таснифи аномалияи гӯши дохилӣ мувофиқи N. Marangos

Категория	Зергурӯҳ
Аинкишофи нопурраи чанин	1. Аплазияи пурраи гӯши дарунӣ (аномалияи Мишел) 2. Холии умумӣ (отоциста) 3. Аплазия/гипоплазияи кохлеа (лабиринти муқаррарии "постерӣ") 4. Аплазия/гипоплазия «лабиринти паси» (кохлеаи муқаррарӣ) 5. Гипоплазияи тамоми лабиринт 6. Дисплазияи Мондини ДАР гайриоддӣ инкишофи чанин
Винкишофи аберрантии чанин	1. Оби васеъшудаи вестибул 2. Гӯшти шунии дохилии танг (диаметри дохили устухон аз 2 мм камтар) 3. Шонаи кундаланг дароз (crista transversa) 4. Гӯшти шунавоии дохилӣ, ки ба 3 қисм тақсим мешавад 5. Ҷудокунии нопурраи кохлеометалӣ (гӯшти шунавоии дохилӣ ва кохлеа)
Саномалиҳои ирсии ҷудогона	Пастшунавоии X-алоқаманд
D	Аномалиҳо зимни синдромҳои ирсӣ

Ҳамин тарик, чор категорияи (A-D) аномалияҳои инкишофи гӯши дохилӣ тавсиф карда шудаанд. Агар масофаи байни устухонҳо дар қисми мобайн аз 2 мм зиёд бoshад, обраҳаи вестибулюрои васеъ мешуморанд, муаллифони дигар ин рақамро то 1,5

мм медиханд.

L. Sennaroglu [3] панҷ гурӯҳи асосиро фарқ мекунад: аномалияҳо дар инкишофи ҳалзун, вестибул, каналҳои нимдавра, гузаргоҳи сомеаи дохилӣ ва обраҳаи кохлеа (Чадвали 3).

### Чадвали 3.- Гурӯҳҳои асосӣ ва конфигуратсияҳои аномалияҳои кохлеовестибулярий мувофиқи L. Sennaroglu

Гурӯҳҳои асосӣ	Шаклҳо
Аномалияҳои ҳалзун	Аномалияи Michel / аплазияи ҳалзун / ковокии умумӣ / тақсимоти нопурра тип I / гипоплазияи ҳалзун / тақсимоти нопурра тип II / ҳалзуни муқарарӣ
Аномалияҳои вестибулярий	Даҳлез: набудан / гипоплазия / васеъшавӣ (аз ҷумла аномалияи Michel ва холигии умумӣ)
Аномалияҳои каналҳои нимдоира	набудан / гипоплазия / васеъшавӣ
Аномалияҳои гузаргоҳи дохилии сомеа	набудан / тангшавӣ / васеъшавӣ
Аномалияҳои обраҳаи даҳлез ва ҳалзун	Васеъшуда/муқарарӣ

Норасоихои кохлеарӣ аз ҷониби муалиф аз рӯи дараҷаи вазнинӣ, вобаста ба вақти вайрон шудани ҷараёни муқаррарии инкишофи ҷанин ба шаш категория тақсим

карда шудааст. Ин таснифоти аномалияҳои инкишофи кохлеарӣ ҷудокунии нопурраи намудҳои I ва II-ро дар бар мегирад (ҷадв.4).

#### Ҷадвали 4.- Таснифоти аномалияи кохлеа аз рӯи вақти вайрон шудани инкишофи дохилибачадон аз рӯи L. Sennaroglu

Норасоихои кохлеарӣ	Тавсиф
Аномалияи Мишел (ҳафтаи 3)	Набудани пурраи сохторҳои кохлеовестибулярӣ, аксар вақт аппластикии канали дохилии шунавоӣ, аксар вақт акведукти муқаррарии вестибулярӣ
Аплазияи кохлеарӣ (охири ҳафтаи 3-юм)	Ҳалзун мавҷуд нест, вестибули муқаррарӣ, васеъшуда ё гипопластикӣ ва системай канали нимдонавӣ, васеъшавии канали шунавоии дохилӣ, аксар вақт акведукти муқаррарии вестибулярӣ
Ковокии умумӣ (ҳафтаи 4-ум)	Кохлеа ва вестибул - фазои ягонаи бе мемории дохилӣ, системай муқаррарӣ ё деформатсияи каналҳои нимдоира ё набудани он; канали шунавоии дохилӣ назар ба танг бештар васеъ мешавад; аксар вақт - таъминоти муқаррарии обраҳаи даҳлез
Навъи II ҷудошавии нопурра (ҳафтаи 5)	Ҳалзун як холигии ягона буда, мемории дохилӣ надорад; вестибули васеъ; аксар вақт - гӯши шунавоии дохилӣ; мавҷуд набудани, васеъшуда ё муқаррарии каналҳои нимдоира; обраҳаи даҳлез мӯтадил.
Гипоплазияи кохлеарӣ (ҳафтаи 6)	Ҷудошавии равшани сохторҳои кохлеарӣ ва вестибулярӣ, кохлеа дар шакли весиқулаи хурд; набудани ё гипоплазияи системай канали vestibule ва нимдона; танг ё муқаррарии канали шунавоии дохилӣ; обраҳаидаҳлез муқаррарӣ
Тақсимоти нопурра, навъи II (аномалияи Мондини) (ҳафтаи 7-ум)	Кохлея бо 1,5 волютаҳо, волютаҳои миёна ва апикалий васеъшавии киставӣ; андозаи кохлеа ба муқаррарӣ наздик аст; вестибули каме васеъшуда; система мӯтадили канали нимдоира, акведукти васеъшудаи вестибул

Бо назардошти ақидаҳои муосири дар боло зикршуда дар бораи намудҳои ихтилиси кохлеовестибулярӣ, мо таснифоти Р.К. Ҷеклер ва Л. Сеннароғлу, ҳамчун мувофиқи бозёфтҳое, ки дар амалияи ҳуд пайдо шудаанд. Бо назардошти шумораи ҷамиаи беморони ҷарроҳӣ, як ҳолати муваффақонаи имплантатсияи кохлеарӣ барои рушди ғайримуқаррарии гӯши дарунӣ оварда шудааст.

**Натиҷаи тадқиқот.** Моҳи сентябри соли 2016 волидайни бемор С., соли таваллудаш 2011 бо шикоятҳои аз беътиноии қӯдак ба садоҳо ва суханронӣ ба ЛОР-клиника муроҷиат кардаанд. Ҳангоми муюнина ташхис муайян карда шуд: Пастшунавоии дараҷаи IV дучонибаи модарзодӣ. Ихтилиси дуюм-дараҷаи вайроншавии нутқи гуфтугӯй. Муайян шуд, ки ин беморӣ дар натиҷаи таъсири оқибатҳои сирояти цитомегаловируси дохили бачадон, осеби дохили бачадонии системай марказии асаб будааст. Зарари бокимонда-органикӣ системай марказии асаб.

Тибқи хулосаи равоншиносон, қобилияҳои маърифатии қӯдак дар доираи меморӣ

синнусолӣ қарор доранд, интеллект нигоҳ дошта мешавад.

Қӯдак бо асбобҳои шунавоӣ аз санчиши пурраи аудиологӣ ғузаштааст. Тибқи ташхиси аудиологӣ, потенциалҳои кӯтоҳмуддати шунавоии майнаи сар зимни таъсири максималии садо, баробар ба 90 дБ ба қайд гирифта нашуд, эмиссияи отоакустикӣ (ОАЕ) аз ҳарду гӯш ба қайд гирифта нашудааст (расми 1.).



A

B

**Расми 1. Нишондиҳандаҳои КСВП (А-гӯши рост, В- гӯши чап) бемор С.**

Тавассути томографияи устуҳонҳои муваққатӣ мавҷудияти аномалияи дучониба дар инкишофи кохлеа дар шакли тақсимо-

ти нопурраи навъи I муайян карда шуд (Чадвали 4). Дар баробари ин, ин изҳорот ҳам барои гӯши чап ва ҳам рост аст, сарфи назар аз гуногун, дар назари аввал, расм (расми 2).



**Расми 2. Нишондиҳандаҳои ТК –и бемор С.**

Эзоҳ: Ҳамин тавр, дар тарафи рост (1) кохлеа бо як холигии хурде тасвир шудааст, ки андозаи максималии он на бештар аз 5 мм аст, каналҳои вестибулӣ ва нимдоира вуҷуд надоранд. Дар тарафи чап (2) кохлеа бо як холигии бе мемории дохилӣ тасвир шудааст, мавҷудияти вестибули васеъшуда қайд карда мешавад (расми 2); системаи васеъшуда каналҳои нимдоира (расми 3, тирча).



**Расми. 3. Васеъшавии даҳлез аз чап**



**Расми 4. Системаи васеъ ва деформатсияшудаи маҷроҳҳои нимдоира аз чап**

Пас аз муоина дар гӯши чап бемор имплантатсияи кохлеарӣ бо усули классикӣ таҷассути антромастоидотомия ва тимпанотомия пасӣ, бо ворид кардани электрод тавассути кохлеостомия гузаронида шуд. Барои амалиёт электроди маҳсуси кутоҳкардашуда (Medel, Австрия) истифода шуд, ки дарозии кори электроди фаъол такрибан 12 мм мебошад, ки маҳсус барои истифода дар ҳолатҳои аномалияи ҳалзун пешбинӣ шудааст.

Сарфи назар аз солим будани устухонҳои гӯши дохилӣ ва риштаи мушаки стапедиус, дар ҷараёни ҷарроҳӣ рефлексҳои акустикий аз мушаки стапедиус сабт нашудаанд. Бо вуҷуди ин, ҳангоми иҷрои телеметрияи ҷавобии асад, бо ангезиши 7 аз 12 электрод ҷавобҳои равшан ба даст оварда шуданд.

Ҳангоми муоинаи назоратии аудиологӣ 3 моҳи пас аз ҷарроҳӣ, бемор реаксияҳоро дар майдони озоди садо ба садоҳо бо шиддатнокии 15-20 дБ дар фосилаи басомади аз 250 то 4000 Гц нишон дод. Гуфтори бемор бо қалимаҳои як ва дуҳичой («модар», «дех», «нӯшидан», «китти» ва ғ.), ибораи содда, ки бештар аз ду қалимаи як ё ду ҳичо дорад, ифода мешавад. Бо назардошти он, ки синну соли бемор дар вақти муоинаи такрорӣ камтар аз 3 сол буд, натиҷаҳои барқарорсозии шунавоӣ дар ин ҳолат бояд аълоҳисоб карда шаванд.

**Хулоса.** Таснифи аномалияҳо дар рушди гӯши дарунӣ натанҳо дар бораи гуногуни чунин эътилиолият ва вақти пайдоиши нуқсон дар раванди рушди дохилии бачадон та-саввурот медиҳад, балки инчунин барои муайян кардани нишондодҳо барои имплантатсияи кохлеарӣ муфид аст, дар раванди

интихоби тактикаи табобат. Мушоҳидаҳои дар кор овардашуда имкон медиҳанд, ки имкониятҳои имплантатсияи кохлеарӣ ҳамчун воситай барқарорсозии шунавоӣ дар ҳолатҳои душворбаҳо дода шаванд, фаҳмиши нишондодҳо ва муқобилиятҳои имплантатсияро васеъ меқунад.

### АДАБИЁТ

1. Загорянская М.Е., Румянцева М.Г. Значение эпидемиологических методов исследования в профилактике нарушений слуха у детей. Российская оториноларингология. 2003; 3 (6): 79–83.
2. Информационный бюллетень ВОЗ «Глухота и потеря слуха». Март 2019 года. <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/deafness-and-hearing-loss>
3. Петрова Н.Н. Сенсоневральная тугоухость: распространенность и основные этиопатогенетические факторы. Медицинский академический журнал. 2010; 10 (3): 122–9.
4. Jackler R.K. The large vestibular aqueduct syndrome//R.K. Jackler, A. De La Cruz/Laryngoscope. – 2009. – Vol. 99, № 10. – P. 1238 – 1243.
5. Marangos N. Dysplasien des Innenohres und inneren Gehörganges//N. Marangos/HNO. – 2007. – Vol. 50, №9. - P. 866 – 881.
6. Sennaroplu L, Demir Bajin M. Classification and Current Management of Inner Ear Malformations. Balkan Med J. 2017 Aug 25. doi: 10.4274/balkanmedj.
7. Stellenwert der MRT bei Verdacht auf Innenohrmissbildung//S. Kusling, S. Jüttemann, B. Amaya et al. / Fortschr Röntgenstr. – 2013. – Vol. 175, № 11. – S. 1639 – 1646.

### СЛУХОВЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ АНОМАЛИЯХ ВНУТРЕННЕГО УХА

**Ахророва З.А., Холматов Д.И., Исмоилова М.А., Исупова Ш.Ф.**

Кафедра оториноларингологии ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино»

**Резюме.** Аномалия внутреннего уха относится к числу сложных процессов и до сих пор до конца не изучена. В результате этих аномалий чаще встречается нейросенсорная тугоухость. В современных условиях количество больных с нейросенсорной тугоухостью продолжает увеличиваться. Эта тенденция сохраняется во всем мире и особенно в нашей стране в Таджикистане, при этом нарушения слуха влияют на качество жизни человека и нарушают его социальную адаптацию.

Несмотря на активное изучение проблемы нарушений слуха, механизмы расстройства органа слуха до конца не изучены, что требует новых исследований. В последние годы в связи с развитием компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) вновь возрос интерес к изучению аномалий внутреннего уха. Публикации в этой области редки, и в основном они принадлежат

зарубежным источникам. Несомненно, такие исследования должны проводиться в отечественной науке. Здесь особое место занимают аудиологические исследования с изучением структур органа слуха на клеточном уровне.

**Цель.** Современное представление классификации аномалий внутреннего уха и нарушений слуха при данной патологии.

**Материалы и методы исследования.** В ЛОР-клинике Государственного учреждения НМЦ «Шифобахш» Республики Таджикистан проведено комплексное аудиологическое обследование пациентов с различными аномалиями внутреннего уха, после КТ и МРТ исследований.

В своей классификации аномалий внутреннего уха, основанной на ранних данных КТ, Р.К. Джеклер предположил, что различные виды аномалий обусловлены задержкой или дефектом развития внутреннего уха на определенной стадии. Таким образом, типы

обнаруженных отказов соответствуют времени отказа.

**Результаты исследования.** После обследования больному выполнена кохлеарная имплантация в левом ухе по классической методике через антромастоидотомию и заднюю тимпанотомию, с введением электрода через кохлеостому. Для операции использовали специальный укороченный электрод (Medel, Австрия), рабочая длина активного электрода около 12 мм, специально разработанный для применения при кохлеарных аномалиях.

Несмотря на интактные кости внутреннего уха и сухожилия стременной мышцы, акустические рефлексы со стременной мышцей во время операции не регистрировались. Однако при выполнении телеметрии нейронных ответов были получены четкие ответы при стимуляции 7 из 12 электродов.

При аудиологическом контрольном обследовании через 3 месяца после операции у больного выявлены ответные реакции в свободном звуковом поле на звуки интенсивностью 15-20 дБ в диапазоне частот от 250 до

4000 Гц. Речь больного выражается одно- и двусложными словами («мама», «дай», «напоить», «кис» и др.), простой фразой, содержащей более двух слов из одного или двух слогов. Учитывая, что возраст больного на момент повторного осмотра был менее 3 лет, результаты слуховой реабилитации в данном случае следует признать отличными.

**Выводы.** Классификация аномалий развития внутреннего уха не только дает представление о разновидности таких аномалий и времени появления дефекта в процессе внутриутробного развития, но и полезна для определения показаний к кохлеарной имплантации, в процессе выбора тактики лечения. Наблюдения, представленные в работе, позволяют оценить возможности кохлеарной имплантации как средства слуховой реабилитации в сложных случаях, расширяют представление о показаниях и противопоказаниях к имплантации.

**Ключевые слова.** Сенсоневральная тугоухость, аномалия уха, внутреннее ухо, аудиометрия, эмиссия.

## HEARING DISORDERS IN INNER EAR ANOMALIES

Akhrorova Z.A., Kholmatov D.I., Ismoilova M.A., Isupova Sh.F.

Department of Otorhinolaryngology, SEI "ATSMU"

**Summary.** The anomaly of the inner ear is one of the complex processes and is still not fully understood. As a result of these anomalies, sensorineural hearing loss is more common. In modern conditions, the number of patients with neurosensory hearing loss continues to increase. This trend continues all over the world and especially in our country in Tajikistan, while hearing impairment affects the quality of life of a person and disrupts his social adaptation.

Despite the active study of the problem of hearing impairment, the mechanisms of hearing impairment are not fully understood, which requires new research. In recent years, in connection with the development of computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI), interest in the study of anomalies of the inner ear has increased again. Publications in this area are rare, and mostly they belong to foreign sources. Undoubtedly, such studies should be carried out in domestic science.

Here, a special place is occupied by audiological research with the study of the structures of the organ of hearing at the cellular level.

**Aim.** Modern presentation of the classification of anomalies of the inner ear and hearing impairment in this pathology.

**Materials and research methods.** In the ENT clinic of the State Institution NMC "Shifobakhsh" of the Republic of Tajikistan, a comprehensive audiological examination of patients with various anomalies of the inner ear was carried out after CT and MRI studies.

In his classification of inner ear anomalies based on early CT data, R.K. Jackler suggested that various types of anomalies are due to a delay or defect in the development of the inner ear at a certain stage. Thus, the types of detected failures correspond to the failure time.

**Research results.** After the examination, the patient underwent cochlear implantation in the

left ear according to the classical method through antromastoidotomy and posterior tympanotomy, with the introduction of an electrode through the cochleostomy. For the operation, a special shortened electrode (Medel, Austria) was used, the working length of the active electrode was about 12 mm, specially designed for use in cochlear anomalies.

Despite the intact bones of the inner ear and tendon of the stapedius muscle, acoustic reflexes from the stapedius muscle were not recorded during the operation. However, when performing telemetry of neural responses, clear responses were obtained when 7 out of 12 electrodes were stimulated.

During the audiological control examination 3 months after the operation, the patient showed responses in the free sound field to sounds with an intensity of 15-20 dB in the frequency range from 250 to 4000 Hz. The patient's speech is expressed in one- and two-syllable words

("mother", "give", "to drink", "kis", etc.), a simple phrase containing more than two words of one or two syllables. Considering that the age of the patient at the time of the re-examination was less than 3 years, the results of auditory rehabilitation in this case should be recognized as excellent.

**Conclusions.** The classification of anomalies in the development of the inner ear not only gives an idea of the type of such anomalies and the time of occurrence of the defect in the process of intrauterine development, but is also useful for determining indications for cochlear implantation, in the process of choosing treatment tactics. The observations presented in the paper make it possible to evaluate the possibilities of cochlear implantation as a means of auditory rehabilitation in difficult cases, and expand the understanding of indications and contraindications for implantation.

**Keywords.** Sensorineural hearing loss, ear anomaly, inner ear, audiometry, emission.

**Ахророва Зарина Асроровна** - н.и.т., дотсент, мудири кафедраи оториноларингологији ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино E-mail: [ahrorova.zarina1974@inbox.ru](mailto:ahrorova.zarina1974@inbox.ru), tel: +992-918-48-48

**Холматов Чамол Исраилович** – д.и.т., профессор кафедраи оториноларингологији ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино; E-mail: [kholmatovji@mail.ru](mailto:kholmatovji@mail.ru), tel: +992-98-104-16-34

**Исмоилова Мушарраф Абдугафаровна** – н.и.т., дотсенти кафедраи оториноларингологији ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино; E-mail: [ismoilova47@inbox.ru](mailto:ismoilova47@inbox.ru), tel: +992-92-700-70-70

**Исупова Шахноза Файзуллохоновна** – асистенти кафедраи оториноларингологији ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино; E-mail: [shaha.13.12.85@mail.ru](mailto:shaha.13.12.85@mail.ru), tel: +992-00-003-85-85

**Ахророва Зарина Асроровна** - к.м.н., доцент, заведују ја кафедрой оториноларингологији ТГМУ имени Абуали ибни Сино; E-mail: [ahrorova.zarina1974@inbox.ru](mailto:ahrorova.zarina1974@inbox.ru), tel: +992-918-48-48

**Холматов Джамол Исраилович** – д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии ТГМУ имени Абуали ибни Сино; E-mail: [kholmatovji@mail.ru](mailto:kholmatovji@mail.ru), tel: +992-98-104-16-34

**Исмоилова Мушарраф Абдугафаровна** – к.м.н., доцент кафедры оториноларингологии ТГМУ имени Абуали ибни Сино; E-mail: [ismoilova47@inbox.ru](mailto:ismoilova47@inbox.ru), tel: +992-92-700-70-70

**Исупова Шахноза Файзуллохоновна** – асистент кафедры оториноларингологии ТГМУ имени Абуали ибни Сино; E-mail: [shaha.13.12.85@mail.ru](mailto:shaha.13.12.85@mail.ru), tel: +992-00-003-85-85

**Ahrorova Zarina Asrorovna** – Candidate of Medical Sciences, Head of the department of Otorhinolaryngology, TSMU named after Abuali ibni Sino; E-mail: [ahrorova.zarina1974@inbox.ru](mailto:ahrorova.zarina1974@inbox.ru), tel: +992-918-48-48

**Kholmatov Dzhamol Israilovich** – Doctor of Medical Sciences, professor of the department of Otorhinolaryngology, TSMU named after Abuali ibni Sino; E-mail: [kholmatovji@mail.ru](mailto:kholmatovji@mail.ru), tel: +992-98-104-16-34

**IsmoilovaMusharrafा Abdugafarovna** – Candidate of Medical Sciences, docent of the department of Otorhinolaryngology, TSMU named after Abuali ibni Sino; E-mail: [ismoilova47@inbox.ru](mailto:ismoilova47@inbox.ru), tel: +992-92-700-70-70

**Исупова Шахноза Файзуллохоновна** – assistant of the department of Otorhinolaryngology, TSMU named after Abuali ibni Sino; E-mail: [shaha.13.12.85@mail.ru](mailto:shaha.13.12.85@mail.ru), tel: +992-00-003-85-85.

## СТОМАТОЛОГИЯ

### МУНОСИБ КАРДАНИ ЁРИИ СТОМАТОЛОГӢ ВА ЧОРАБИНИҲОИ РЕАБИЛИТАЦИОНӢ ДАР ҚӮДАКОНИ ДОРОИ РОҒИ МОДАРЗОДИ ЛАБ ВА КОМ

Олимов А.М., Абдурахимов А.Х., Чонибекова Р.Н.

Кафедраи ҷарроҳии ҷоғу рӯйи МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино».

**Муҳиммият.** Роги модарзоди лаби боло ва ком (РМЛК) аз ҳама паҳнгаштатарин нуқсони ташакули қисмати ҷоғу рӯй ба ҳисоб меравад. Шиддатнокии бархурдории ин нуқсон дар доираи аз 1:600 то 1:1100 на-взодони қобилияти зистдоштаро дар бар мегирад [Короленкова М.В., 2016; Марданов А.Э., 2016; Надточий Г.А., 2017; Millard D.R. ва диг., 2012].

Аз ибтидо нуқсони номбурда чун мавҷудияти роги лаб, шоҳаи алвеолярӣ ва ком дар якҷоягӣ бо дигаргунии аввалияни ҷоғи боло аз сабаби гипоплазияи порчаҳои ин қисмат ва ҷойиршавии нисбатан нодурусти онҳо тавсиф меёбад. Баъдан, дар натиҷаи вайрон-гардии тамоми функсияҳои қисмати ҷоғу рӯй ва мавҷудияти заҳмҳо, ки пас аз ҷарроҳии реконструктивии ҳатмӣ пайдо мегарданд, дигаргунии дубораи системаи ҷоғу дандонҳо ва тамоми қисматҳои ҷоғу рӯй назаррас мегардад. Дар натиҷа фенотипи ба ҳуд хоси рӯй мушоҳида карда мешавад [Блохина С.И. ва диг., 2014; Старикова Н.В. ва диг., 2012; L.C. Ford ва диг., 2014].

**Реабилитасияи беморон бо роги лабу ком ифода мекунад, раванде ки аз таваллуд то ҳаётӣ қалонсоли ба амал меояд, ва ғуруҳи мутахассисони гуногунро дар бар мегирад.** [Митропанова М.Н., 2018; Богородицкая А. В. ва диг., 2015; Greenhalgh K.I. ва диг., 2013; Peat J.H., 2012].

Бо назардошти дар боло зикршуда бояд қайд кард, ки масъалаи роги модарзоди лаб ва ком то ҳол мубрам аст. Новобаста аз натиҷаҳои баланд, ки аз тарафи ҷарроҳ-стоматологон барои бартаррафкуни нуқсонҳо ба даст оварда шудааст, вале то замони ҳозира саволҳои ёрии стоматологияи муолиҷавӣ пурра ҳал нашудааст. Омӯхтани саволҳои дар боло қайд шуда, ба мо иҷозат медиҳад, таъсири нақшай табобатиу-ҳифзкунандаро ислоҳ намоем, ки он ба натиҷаи самарабахши реабилитасияи

қӯдакони дорои роги модарзоди лабу ком оварда мерасонад.

Таҳлили сарчашмаҳои адабиёти нишон медиҳад, ки равиши маҳсус дар муолиҷаи роги модарзоди лабу ком зарур аст: нақшай муолиҷаи инфириодӣ марҳилави ортодонтӣ, интихоби оқилонаи усул ва маводҳо вобаста аз синну соли беморон, намуди роф, усули хейло-, уранопластика ва ифодаи шакл дигаркуниҳои ҷойдошта [Иванова М.Д., 2015; DelaireJ. Etal., 2015; LiaoY.F. ва диг., 2016].

Новобаста аз микдори зиёди корҳои илмӣ, ки бо роги модарзоди лабу ком баҳшида шудааст [Соболева, И. В., 2016; Богородицкая А.В., 2015; DelaireJ., 2015; MarkusA.F. ва диг., 2016], ин масъала до замони ҳозира мубрам боқи мемонад. Ҳамин тавр то ҳол аномалияи системаи ҷоғу дандонҳо асосан ҳангоми роги модарзоди лабу ком таҳлил нашудааст. Баҳои клиникӣ андозаи потенсиалий минерализационӣ луобӣ даҳон дар қӯдакон бо нуқсонҳои модарзоди минтақаҳои ҷоғу рӯй вобаста аз шиддатноки кариесӣ дандонҳо гузошта нашудааст. Ахборот аз ҳолати фаъоли гомеостатикӣ луобӣ даҳон дар миёни қӯдакони муоина шуда, вучуд надорад.

**Мақсади таҳқиқот.** Баланд бардоштани сифати муолиҷаи стоматологӣ ва самара-бахшии реабилитасияи тиббӣ қӯдакон бо нуқсонҳои модарзодӣ минтақаҳои ҷоғу рӯй.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Дар ин таҳқиқот қӯдакони бо роги модарзоди лабу ком, ки аз соли 2010 то соли 2022 дар шӯбайи ҷарроҳи ҷоғу рӯйи қӯдакон ва наврасони МД ММТ ҶТ «Шифобаҳш» дар муолиҷа буданд доҳил карда шудаанд. Дар маҷмуъ маълумоти 927 қӯдаки то синни 16 сола таҳқиқот карда шудаанд. Ҳангоми ин патология дар байни писарон 503 (54,3%) ҳолат ва дар духтарон бо роги модарзоди лаб ва ком 424 (45,7%) бемор ташкил медиҳад (ҷадвали 1).

**Чадвали 1. Тақсимоти синну сол ва чинси кӯдакони муоинашудаи бо роги модарзоди лаб ва ком.**

Сину сол, сол	Писарон		Духтарон		Хамагӣ	
	МИК. МУТ	%	МИК. МУТ	%	МИК. МУТ	%
1-5	50	5,4	36	3,9	86	9,3
6	47	5,1	41	4,4	88	9,5
7	49	5,3	40	4,3	89	9,6
8	46	5,0	37	4,0	83	8,9
9	47	5,1	35	3,8	82	8,8
10	49	5,3	43	4,6	92	9,9
11	47	5,1	41	4,4	88	9,5
12	44	4,7	41	4,4	85	9,2
13	48	5,2	39	4,2	87	9,4
14	39	4,2	38	4,1	77	8,3
15	37	3,9	33	3,6	70	7,6
Хамагӣ	503	54,3	424	45,7	927	100

Барои баҳогузори алоқа байни таркиби минерали луоб ва нишондодҳои шиддати қариеси дандон усули экспресс бо таъсири биохимиявӣ ба эмали дандон истифода шудааст, омӯхтани соҳти функционалӣ устувори эмали дандон бо афзоиши шиддати қариеси дандон муайян шудаанд. Нишондодҳои дар боло қайдшуда бо қайди шиддати қариеси дандон омӯхта шудаанд, бо натиҷаи гуруҳҳои муқоиса шуда тақсим шудаанд ба: компенсатсияшуда субкомпенсатсияшуда, декомпенсатсияшуда.

Дар кӯдакони бо роги модарзоди лаб ва ком ҳангоми муайян намудани зичи дар минтақаҳои бурандаи камони дандон рамз истифода бурда мешавад: 0-набудани зичи, 1-мавҷуд будани зичи. Бо ҳам расиши дандонҳои моляри якуми ҷоғи боло ва ҷоғи поён дар ҳолати окклизия аз ҳар ду тараф дар кӯдакони бо роги модарзодӣ лаб ва ком бо истифодаи рамз баҳогузори шудааст: 0-мувофиқи меъёр, 1- инхироф дар 0,5 теппача мезиали ё ин ки дисталӣ ҳангоми муқоиса бо меъёр, 2- инхироф дар тамоми воҳиди теппачаи мезиали ё ин ки дисталӣ ҳангоми муқоиса бо меъёр.

Бо мақсади омӯзиши алоқа байни роги модарзоди лабу ком ва аломатҳои клиникӣ вайроншави эмбриогенез аз тарафи мотаҳқиқ шуд 76 кӯдак дар синни аз 6 то 16 сола бо шаклҳои гуногуни патология номбурда ва 42 кӯдак синну соли монанд бидуни иллатҳои шабех. Таҳқиқи фенотипӣ аломатҳои берунаи морфодисплазияро мутобиқат бо картай маҳсуси ташхиси барои

истифодаи клиникӣ гузаронида шудааст [8,4].

Барои омӯхтани нишондодҳои шиддатноки ва сатҳи шиддати қариес, инчунин баҳои ҳолати бофтаҳои пародонталӣ дар кӯдакон бо роги модарзоди лабу ком дар муҳлатҳои гуногун 150 бемор дар синни аз 6 то 15 сола бо ин патология ва 100 кӯдаки солимӣ синну соли монанд таҳқиқот шудаанд.

Сатҳи аввали беҳдошти ковоки даҳон бо роҳи индекси беҳдошти OHI-S муайян карда шудааст. Баҳои ҳолати пародонтологиро дар кӯдакон бо роҳи муайян намудани индекси гингивит гузаронида мешавад, ки дараҷаи илтиҳоби милк бо қайди тайғирёбии ранг ва соҳти он, индекси пародонталӣ Расселя, инчунин ҳангоми зондзани бо индекси пародонтали Мюлеман- Коуэлла хунрави муайян карда мешавад.

Бо мақсади омӯзиши самараноки барномаи мукаммали пешгири бемориҳои стоматологӣ барои кӯдакони дорони нуқсони модарзоди лаб ва ком 60 нафар кӯдакон ва наврасони гурӯҳи асоси ва 16 нафар кӯдакони гурӯҳи назорати дар гурӯҳи синну соли 6-16 сола дар омӯзиши клиникӣ дар давоми сол гузаронида шуда ширкат варзидаанд. Дар сатҳи нишонаҳои клиникӣ байни писарон ва духтарон фарқияти оморӣ ( $p>0,05$ ) муҳим вучуд надошт. Дар ҳама ҳолат волидони кӯдакони дар таҳқиқоти мо иштирок дошта, розигии шифоии худро додаанд.

Бо мақсади рушди пешгири самарабахши стоматологӣ дар тули 12 моҳ усули асо-

си аввалини патогенетикий кариеси дандон дар беморони бо роги модарзоди лабу ком истифода бурда шудааст. Яке аз чунин усулҳо ин истифодаи пайвастаҳои фтор, маводҳои батартиб андози масуният ва антиоксидантҳо аз рӯи нақшай пешниҳодшудаи мо истифода мешавад. Бо ин мақсад ба қӯдакон курси муолиҷаю-пешгирикунанда аз чумла аплекатсия ба муддати 3 дақика «Глутторэдом» (дукарата, бо масофа дар 5 рӯз), маводи «Имудон» 6 ҳаб дар 1 рӯз таъин шудааст, ки дар ковоки даҳон ҳал мешавад, бо фосилаи дар 2 соат ба муддати 10 рӯз ва маводи «Мексидол» бо 0,125-0,250 г ҳаррӯз, курс 10-14 рӯз. Курси номбаршуда-ро ҳар 6 моҳ такрор менамоем.

Ҳамаи қӯдакони дар назорати мо буда гурӯҳи асоси ( $n=60$ ) ба 5 гурӯҳ бо қайди усулҳои аввали пешгирии кариес истифодашу-да чудо шудаанд. Дар гурӯҳи аввал 12 бемор бо роги модарзоди лабу ком, ки ба сифати маводҳои пешгирикунанда маводҳои фтордор (Глутторэд) истифода бурда шудаанд. Дар гурӯҳи дуюм 12 бемор дохил мешавад, ки ба сифати маводҳои пешгири-кунанда ва батартиб андози масуният (Иму-дон) истифода бурда шудаанд. Дар гурӯҳи сеюм 12 бемор дохил шудаанд, ки бо мақса-ди пешгирӣ маводи антиоксиданти «Мекси-дол» истифода бурда шуд. Дар гурӯҳи чорум 12 қӯдак бо мақсади пешгирӣ омехтаи маводҳои батартиб андози масуният ва антиоксидантҳо истифода шудааст. Дар гурӯҳи панҷум 12 бемор бо роги модарзоди лабу ком дар пешгирӣ онҳо ба дарун иму-дон ва мексидол ва маҳалли фторкунии бо ёрии аплекатсия гузаронида шудааст. Дар гурӯҳи назорати 16 бемор бо роги модар-зодии лабу ком маводҳои пешгирикунанда истифода нашудааст.

Ҳангоми муайян намудани хунрави милк ҷадвали маҳсус истифода бурда мешуд: 0-хунрави милк ҳангоми муоинаи бемор му-шоҳида нашудааст; 1-хол пайдошави хунра-ви аз милк баъди 30 сония баъди муоина; 2-хол ҳангоми тадқиқоти зондхалони чуяки милк хунрави аз милк то муҳлати 30 сония; 3-хол пайдошави хунрави ҳангоми ҳӯрокху-ри ё ҳангоми тозакуни дандонҳо.

Шарҳи натиҷаҳои гирифташуда чунин мебошад: ҳоли миёна аз 0,1 то 1,0 ба дараҷаи сабуки раванди илтиҳоби мувофиқат мена-мояд; ҳоли миёна аз 1,1 то 2,0 ба дараҷаи миёна вазнини раванди илтиҳоби мувофи-қат мекунад; ҳоли миёна аз 2,1 то 3,0 ба дараҷаи вазнини раванди илтиҳоби мувофи-қат мекунад.

**Натиҷаҳои таҳқиқот ва барасии онҳо.** Маълумоти ба даст оварда ҳангоми муои-наи беморон бо роги модарзоди лабу ком шаҳодат медиҳад, ки дар гуруҳи якум қӯдакони синну соли (аз 1 то 5 сол) бо маълумо-ти патологияҳо 86 инсон (9,3%) дар гуруҳи дуюм онҳо 88-то инсон (9,5%), дар гуруҳи сеюм онҳо 99 (9,6%)-инсон ва дар гуруҳи чорум онҳо 83 (8,9%)-ро ташкил медиҳанд. Натиҷаҳои дар гуруҳҳои иловагӣ синну соли бо мазмун 82 (8,8%), 92 (9,9%), 88 (9,5%), 85 (9,2%), 87 (9,4%), 77 (8,3%), 70 (7,6%) муво-фиқат мекунад.

Байни 927 қӯдакони бо роги модарзо-ди лабу ком шакли чудо кардашудаи мутта-ҳидшави лабҳои боло дар 244 (26,3%) ҳолат; шакли омехтаи муттаҳидшудаи лаби боло, шоҳаи алвеолярӣ, коми мулоим ва саҳт дар 311 ҳолат (33,5%); шакли чудошудаи роги модарзоди ком дар 372 (40,1%) ҳолат мушо-ҳида шудааст.

Байни 244 бемор бо шакли чудокардашудаи роги лаби боло нопурра васлшави 153 қӯдак(бе ё ин ки бо тайғирёби деформасия ва соҳти устухони тағояки бинӣ) ва инчунин 87 (37,5%) қӯдак бо роги пурра ва 4 (1,6%) қӯдак бо роги ниҳои бартари доштанд.

Аз 244 қӯдак бо шакли чудокардашудаи роги лаби боло дар 175 ҳолат (71,7%) шакли яктарафai роф буд, ҳангоми ин аз тарафи ҷаҳон 118 (67,4%) ҳолат нисбат ба тарафи рост 57 (32,6%) ҳолат бартари доштанд.

Байни 372 қӯдакони муоинашудаи бо роги модарзоди ком афзалияти беморони бо роги коми мулоим ва саҳт 284 ҳолат (76,3%) танҳо роги коми мулоим дар 54 (14,5%) бемор қайд шудаанд, шакли пурраи роги коми мулоиму саҳт ва шоҳаи алвео-лярӣ дар 25 ҳолат (6,7%) ва дар 9 (2,5%) қӯдак бо роги шоҳаи алвеолярӣ ва қисми пеши ком дарёфт карда шуд.

Байни 311 бемор бо шаклҳои омехтаи роф, роги омехтаи лаби боло, шоҳаи алвеолярӣ, коми саҳту мулоим, роги нопурра дар 218 кӯдак (70,1%) бартари доштанд, роги пурра бошад дар 63 (20,3%) кӯдак ва иловаги роги ниҳони дар 30 кӯдак (9,6%) мушоҳида кардем. Инчунин бояд ба қайд гирем, ки дар ин гурух дар 210 (67,5%) ҳолат шакли яктарафаи роф доштанд дар он вакт, ки роги дутарафа дар 101 кӯдак (32,5%) мушоҳида шуданд. Миёни кӯдакон бо шакли яктарафаи роф, роф аз тарафи чап дар 133 (63,3%) кӯдак мушоҳида шуд, вакте ки миқдори роф аз тарафи рост 77 (36,7%) ҳолатро ташкил медиҳад мушоҳида намудем.

Мувофиқи маълумоти мо миёни кӯдакони ҷинси мард шакли омехтаи роги лаби боло, шоҳаи алвеолярӣ, коми саҳт ва мулоим дар 207 (41,2%) ҳолат бартари доранд қайд шуданд. Миёни кӯдакони ҷинси зан ин шакли патология дар мавқеъи дуюм ҷойгир буданд аз 112 (26,4%) ҳолатро ташкил медиҳад. Миёни кӯдакони ҷинси мард дар мавқеъи дуюм аз рӯи басомади пайдоиш шакли ҷудошудаи роги ком 153 (30,4%) ҳолатро ташкил медиҳад. Дар мавқеъи сеюм новобаста аз ҷинс шакли ҷудошудаи роги лаби боло, ки дар 142 (28,2%) беморони ҷинси мард ва дар 100 (23,6%) беморони ҷинси зан ошкор шуданд.

**Хулоса,** нишондоди зиёди афзоиши интенсивноки кариеси дандонро миёни беморони роги модарзоди лабу ком ва сатҳи пасти фаъолноки минерализатсиони моеъи даҳонро нишон додааст. Ин нишондодҳо дар кӯдакони синни 6-7 сола баъди 48 моҳи муониаи яқумбора  $0,92 \pm 0,08$  зиёд шудааст, дар гурухи кӯдакони 8-9 сола онҳо  $0,97 \pm 0,08$ , зиёд шудааст, дар гурухи кӯдакони 10-11 сола онҳо  $0,60 \pm 0,06$ , дар гурухи кӯдакони 12-13 сола ин нишондод дар миёна  $0,90 \pm 0,08$ , ва дар гурухи кӯдакони 14-15 сола ин нишондод дар ҳамин давра то  $0,85 \pm 0,09$  зиёд шудааст.

Ҳангоми дохилкуни маҷмуи чорабинуҳои муолиҷаю-пешгирикунанда хусусияти стоматологи дошта дар муҳлатҳои дури назорат, тенденсияи патшави ҳолати беҳдошти ковоки даҳон ва фаъолноки раванди илтиҳоб дар воҳидҳои соти бофтаи пародонтӣ кӯдакони бо РМЛК ба қайд гирифта шудааст. Натиҷаҳои ба даст омада мутахассисонро иҷозат медиҳад, ки дар минтаҳаҳои (ноҳияи) стоматология тафриқакунанда усули асоси илми, асосҳои пешгири патологияҳои стоматологи дар беморони бо нуқсони инкишофи минтаҳаҳои ҷоғу рӯйро интиҳоб намоем.

## АДАБИЁТ

1. Александрова Л. И. Комплексная оценка результатов ранней предоперационной ортопедической терапии с учетом динамических стоматологических показателей качества жизни детей с врождённой расщелиной губы и нёба: автореф. дис. ... канд мед. наук / Л.Е. Александрова. -Пермь, 2018. -23 с.
2. Ашурев Г.Г. Патология полости рта у больных с неблагоприятным соматическим фоном / Г.Г. Ашурев, А.А. Исмоилов, С.М. Каримов. -Душанбе. -2016. -319 с.
3. Митропанова М. Н. Комплексная реабилитация детей с врожденными расщелинами губы и неба на этапах стоматологического лечения / М. Н. Митропанова // Стоматология. -2018. -Т. 97, № 3. -С. 48-53.
4. Надточий Г. А. Ортопедическая составляющая в лечении и реабилитации подростков с расщелиной губы и неба: автореф. дис. ... канд. мед. наук / Г.А. Надточий. -Москва, 2017. -24 с.
5. Соболева И. В. Особенности развития верхней челюсти у пациентов с односторонней расщелиной губы и нёба в зависимости от вида раннего ортопедического и первичного хирургического лечения: автореф. дис. ... канд. мед. наук / И.В. Соболева. -Москва, 2016. -25 с.
6. Andersson E.M. Clefts of the secondary palate referred to the Oslo cleft team: Epidemiology and cleft severity in 944 individuals / E.M. Andersson, A. Frank // Cleft Palate-Craniofac J. – 2013. -Vol. 47, No 4. P. 335-342.

7. Delaire J. Avoidance of the use homering mucosa in primary surgical management of velopatine clefts / J. Delaire, D. // Presious Oral Surg. -2015. -Vol. 60. -P. 589-597.
8. Ford L.C. Otolaryngological manifestations of velocardiofacial syndrome: a retrospective review of 35 patients / L.C. Ford, S.L. Sulprizio, B.M. Rasgon // Laryngoscope. – 2014. –Vol. 110, N 3 (Part I). –P. 362-367.
9. Peat J.H. Effects of presurgical oral orthopedics on bilateral complete clefts of the lip and palate / J.H. Peat // Cleft Palate J. -2012. –Vol. 19. –P. 100-103.

## ОПТИМИЗАЦИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ У ДЕТЕЙ С РАСЩЕЛИНОЙ ГУБЫ И НЁБА

**Олимов А.М., Абдурахимов А.Х., Джонибекова Р.Н.**

Кафедра челюстно-лицевой хирургии ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино»

Анализ литературных источников показал, что необходим особый подход в лечении врожденной расщелины губы и нёба: индивидуальное планирование поэтапного ортодонтического лечения, выбор рациональных методов и средств в зависимости от возраста больного, вида расщелин, метода хейло-, уранопластики, выраженности имеющихся деформаций [Иванова М.Д., 2015; DelaireJ. Etal., 2015; LiaoY.F. etal., 2016].

Несмотря на огромное количество работ, посвящённых изучению врожденных расщелин губы и нёба [Соболева, И. В., 2016; Богородицкая А.В., 2015; DelaireJ., 2015; MarkusA.F. etal., 2016], эта проблема до сего дня остаётся актуальной. Так,

до сих порне были проанализированы аномалии зубочелюстной системы именно при наличии врожденной расщелины губы и нёба. Не проводилась клиническая оценка исходной величины минерализационного потенциала ротовой жидкости у детей с врожденными пороками челюстно-лицевой области в зависимости от интенсивности кариеса зубов. Отсутствуют сведения о состоянии гомеостатической активной ротовой жидкости среди обследованного контингента детей.

**Ключевые слова:**врожденная расщелина губы и нёба, врожденные пороки, реабилитация, кариес зубов, аномалия зубов и челюстей.

## OPTIMIZATION OF STOMATOLOGICAL HELP AND REHABILITATIONACTIVITIES IN CHILDRENWITH CONGENITAL CLEFT LIP AND PALATE

**Olimov A.M., Abdurahimov A. H. Jonibekova R. N.**

Department of Maxillofacial Surgery of the State Educational Institution “Abuali Ibni Sino Tajik State Medical University”

Analysis of sources showed ,that it is required a special approach in treatment of children with a cleft lip and a palate: individual planning of a step by step orthodontic treatment , choosing rational methods and means, depending on the age of a patient , type of a cleft , methods of cheil-uranoplasty and the severity of deformations. [ Ivanova M.D 2015 : Delaire J.ET. al..2015 Liao Y.F et al ..2016].

Despite of the huge number of the works ,devoted to the study of a congenital cleft lip and a palate [ Soboleva I.V 2016 : Bogoroditskaya A.V/ 2015: Delaire J. /2015: Markus A. F et.al.2016], this problem remains

relevant to these days. Until now it is still not analyzed the anomalies of the dent alveolar system with the presence of acongenital cleft lip and a palate. There is no clinical assessment of the initial valueof the mineralization potential of the oral fluid in the children with congenital malformations of the maxillofacial region, depending on the intensity of dental caries. There is no information about the homeostatic active oral fluid among the surveyed contingent of the children.

**Key words:** congenital cleft lip and palate , congenital malformations, rehabilitation, dental caries , dental and jaw anomalies.

**Олимов Акбаршо Махмадшоевич-** н.и.т. омӯзгори калони кафедраи чарроҳии ҷоғу рӯйи МДТ «Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино», Akbarsho\_Olimov@mail.ru, тел.: (+992) 918-70-63-20

**Абдураҳимов Абдуллоҷон Ҳасановиҷ-** н.и.т. асистенти кафедраи чарроҳии ҷоғу рӯйи МДТ «Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино», тел.: (+992) 777-07-44-90

**Ҷонибекова Розия Начмиддиновна-**н.и.т., дотсент мудири кафедраи чарроҳии ҷоғу рӯйи МДТ «Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино», тел.: (+992) 917-52-93-80

**Олимов Акбаршо Махмадшоевич-** к.м.н. старший преподаватель кафедры челюстно-лицевой хирургии Государственного образовательного учреждения «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино», Akbarsho\_Olimov@mail.ru, тел.: (+992) 918-70-63-20

**Абдураҳимов Абдуллоҷон Ҳасановиҷ-** к.м.н. ассистенткафедры челюстно-лицевой хирургии Государственного образовательного учреждения «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино», тел.: (+992) 777-07-44-90

**Ҷонибекова Розия Наджмиддиновна-** к.м.н., доцент зав. кафедрой челюстно-лицевой хирургии Государственного образовательного учреждения «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино» тел.: (+992) 917-52-93-80

**Olimov Akbarsho Mahmadshoevich** – the candidate of medical sciences , the head teacher of Department of Oral and Maxillofacial surgery in Tajik State Medical University named after Abuali ibni Sino.[Akbarsho-Olimov@mail.ru](mailto:Akbarsho-Olimov@mail.ru) /phone : (+992)918-70-63-20

**Abdurahimov Abdullojon Hasanovich** – the candidate of medical sciences , the assistant of Department of Oral and Maxillofacial surgery in Tajik State Medical University named after Abuali ibni Sino, phone: (+992) 77704490 т

**Jonibekova Roziya Najmiddinovna** –the candidate of medical sciences, the docent and head of Department of Oral and Maxillofacial surgery in Tajik State Medical University named after Abuali ibni Sino , phone:(+992)917529370

## ЗАХИРАҲОИ ҚАДРИИ ҲАДАМОТИ СТОМАТОЛОГӢ ДАР ВИЛОЯТИ ҲАТЛОН Салимов Б. А.

МД «Пажуҳишгоҳи илмию клиникии стоматология ва ҷарроҳии ҷоғу рӯй»

**Муҳиммият.** Ҳадамоти стоматологӣ дар барбари дигар соҳаҳои маҳсуси тиб ба яке аз баҳшҳои нисбатан зарурӣ аҳолӣ дохил мешавад. Ёрии стоматологӣ ҳам дар муассисаҳои (бучетӣ) давлатии сектори нигоҳдории тандурустӣ, ки аз якчанд қисми таркибӣ, ба монанди стоматологияи терапевтӣ, ортопедӣ, ортодонтӣ иборат аст ваҳам стоматологияи ҷарроҳӣ расонида мешавад. Соҳтори ёрии стоматологӣ якчанд намуди ёрии стоматологиро дар бар мегирад, ба монанди поликлиникаҳои стоматологӣ барои қалонсолон, алоҳида барои қӯдакон- поликлиникаҳои қӯдаконаи стоматологӣ, шӯъбаҳои (утоқҳои) стоматологӣ дар марказҳои саломатии шаҳриву ноҳиявӣ, дар айни замон

ёрии стоматологиро ҳамчунин муассисаҳои стоматологии худтаъминкунӣ бо шаклҳои хусусии идоракунӣ низ мерасонанд [1,3,5,8].

Моҳияти ташкил намудани расонидани ёрии аввалияи маҳсуси стоматологӣ дар сектори нигоҳдории тандурустӣ бо мақсади таъмини тибии аҳолии қалонсол ва қӯдакон аҳамияти авалиндарача дорад. Ин дарел бо он вобаста аст, ки солҳои охир паҳншавии осебҳои мавзеи ҷоғу рӯй зиёд ба назар мерасад, ки дар оянда метавонандлонаи сирояти одонтогенӣ гарданд ва дар маҷмуъ барои саломатӣ оқибатҳои ногувор дошта бошанд. Ёрии маҳсуси тибии санитарӣ барои қӯдакон аз тарафи табиб- стоматолог ҳам барои қӯдакон ва ҳам барои қалон-

солон дар поликлиникаҳои соҳавии стоматологӣ ва ё ҳадамоти дахлдор бо назардошти контингенти кӯдаконаи амбулаторӣ, утоқҳои муносаби барои кӯдакон, аз ҷумла ҳадамоти дахлдор-утоқҳо дар мактабҳо анҷом медиҳад. Кумакҳои аввалии тиббиву санитарӣ (КАТС) ки ба кӯдакон нигаронида шудаанд, ҷиҳати корҳои профилактикаӣ, барои муайян кардани бемориҳо ва табобати онҳо комплекси ҷорабиниҳоро мегузаронанд, бояд ҳаллу фасл кардани масъалаҳои барқарор соҳтани функсиҳои аз дастрафта ҷаваҷҷуҳи зарурӣ зоҳир карда шавад, ҳамаи инҳо барои ташаккули саломатии оянда мусоидат мекунанд [1,5,9].

Тибқи маълумоти муаллифони дигар, меъёрҳои бости корӣ барои кормандони стоматологӣ дар поликлиникаҳои маҳсус ҳанӯз ҳам дар асоси маълумотҳои замони Иттиҳоди Шуравӣ мураттаб шудаанд. Тибқи маълумотҳои меъерии ҳамон замонсарбории табибони дигар соҳаҳо чунин буд: терапевт — 5 бемор дар як соат, сарфи вакт барои як бемор ба ҳисоби миёна 12 дақика аст. Барои поликлиникаҳои стоматологӣ, дар нуқтаҳои аҳолинишини дорон зиёда аз 25 ҳазор нафар, миқдори вазифаҳои табиб-стоматолог ва стоматолог-чарроҳ аз ҳисоби 4 вазифа барои 10 ҳазор аҳолии калонсоли деҳот муайян карда шудааст, барои аҳолии деҳот ин рақам ба 2, 5/ 10 ҳазорт нафари калонсол рост меояд. Бастҳои корӣ барои стоматолог-ортопедҳо аз ҳисоби 1/ 10 ҳазор аҳолии калонсоли шаҳр ва 0, 7/10 ҳазор нафар барои аҳолии деҳот пешбинӣ шудааст, ба ин меъёрҳои вазифаҳои табиб-ортодонт низ доҳил мешавад [6,8,10].

**Мақсад.** Омӯхтани таъминнокии захираҳои кадрии стоматологӣ барои аҳолии вилояти Ҳатлон новобаста аз шаклҳои хусусии муассисаҳои стоматологӣ.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Таҳлили маълумотҳои расмии омории ҳисоботҳо «Ҳисобот оид ба кадрҳои тиббӣ» формаи 17 гузаронида шуд, ки бо фармоиши Агентии омори назди Президенти ҶТ таҳти № 054 аз “11” октябри соли 2013 тасдиқ шудааст. Маълумотҳои давраи солҳои 2017 – 2021, бахши муассисаҳои давлатии тиббӣ,

ки расонидани ёрии стоматологӣ барои кӯдаконро таъмин мекунанд, таҳлил карда шуданд. Истифода карда ўруд- ба таври оморӣ муайян кардани нишондиҳандаҳои экстенсивӣ ва интенсивӣ, фарқиятҳои муҳимми онҳо бо истифода аз меъёрҳои эъти-модноки  $t > 3$  (фарқият ҳангоми  $t > 3$  муҳим ҳисобида шуд), таҳлили қатори динамикӣ.

**Натиҷаҳо ва баррасии онҳо.** Ба он далел нигоҳ накарда, ки стоматология дар байни дигар ихтисосҳои тиббӣ нисбатан бонуфузтар аст ва бо инсабаб на бояд, ки масъалаи камбуди кадрҳо дар он дида шавад ва агар бошад ҳам, бояд ноҷиз бошад, вале ин мушкилот мавҷуд аст, ки барои баланд шудани сатҳи дастрасӣ ба ёрии стоматологӣ монеа эҷод мекунад [7]. Мушкилоти номутаносиб будани таъминнокӣ бо табибон дар манотики мухталиф ҳоло ҳам масъалаи муҳим ҳисобида мешавад [5]. Проблемаи ҷиддӣ ин паст шудани сифати хизматрасонии стоматологӣ мебошад, ки сабабш ба дигар муассисаҳои буҷетӣ мебошад [4].

Мувоғиқи натиҷаҳои бештари таҳқиқотҳо нишон дода шудааст, ки статуси стоматологии аҳолӣ дар баъзе минтақаҳои ФР тамоюли бадшавӣ дида мешавад [2, 6, 10]. Муайян карда шудааст, ки кӯдакони то синну соли 19-сола аз кариес азоб мекашанд. Ҳамаи ин, дар самти зиёд намудани таъминнокии аҳолии ФР бо табибони соҳаи стоматологӣ зарурати бознигарии ҷиддии системаи кадриро ба миён меоварад [9].

Оид ба коркарди стратегияи минбаъда оид ба зарурати зиёд намудани таъминнокии аҳолии ҶТ бо табибони соҳаи стоматологӣ таҳлил гузаронида шуд. Дар мақола натиҷаҳои ин таҳлил баррасӣ карда шудааст.

Таҳлили таъминнокии бастҳои корӣ бо табибоне, ки барои кӯдакон ёрии стоматологӣ мерасонанд, зарурати баҳо додан ба миқдори миёнаи солонаи аҳолии кӯдакон (0-17-сола) дар ҶТ (ҷадвали 1) талаб карда мешавад. Дар давоми 5 соли охир афзоиши миқдори аҳолии кӯдакон дар ҳама минтақаҳои ҶТ, афзоиши миқдори кӯдакон идар солҳои 2017-2021 +7,4% -ро ташкил

дод. Таҳлили маълумотҳои омории миқдори миёнаи солонаи кӯдаконро дар давраи 5 сол гузаронида (чавдали 1), муайян карда шуд, ки нишондиҳандаҳои Т/миқдори аҳолии кӯдакон дар чумхурӣ (7,4%)-ро ташкил дод, миқдори мутлақи кӯдакон то 253502 кӯдак зиёд шуд. Дар шаҳри Душанбе (6,3%)

20342, дар вилояти Хатлон то (9,5%) 116650 кӯдак, дар НЧТ – (3,2%) 24 960 буд, дар ВМКБ миқдори кӯдакон ҳамагӣ (4,2%) 4000 кӯдакро ташкил дод. Афзоиши максималий дар ду минтақаи чумхурӣ- вилояти Хатлон-ва Соғд (мутаносибан 9,5% ва 8,7%) –ро ташкил дод.

### **Чадвали 1.- Миқдори миёнаи солонаи аҳолии кӯдакон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон синну соли аз 0 то 18-сола.**

Минтақаҳо	2017	2018	2019	2020	2021	T/афзоиш
Ҷумҳурии Тоҷикистон	3146378	3205320	3264440	3340800	3999880	+7,4%
ш. Душанбе	300298	305160	310320	315480	350640	+6,3%
НТЧ	745760	747680	749600	768800	790720	+3,2%
ВМКБ	82900	83960	84840	85720	89600	+4,2%
В. Хатлон	1101110	1130280	1159440	1188600	1317760	+9,5%
В. Суғд.	916310	938240	960240	982200	1094160	+8,7%

Мавҷуд будани маълумотҳо оид ба миқдори миёнаи аҳолии кӯдакон, имконият медиҳад, ки мониторинги нишондиҳандаҳои паҳншавӣ ва беморшавӣ, бемориҳои гунонгун дар байни кӯдакони аҳолӣ гузаронида шавад. Зарурати ҳисоб кардани нишондиҳандаҳои паҳншавӣ ва беморшавии бемории бронху шушҳо ва пневмония, имкони-

ят медиҳад, имконият медиҳад, ки комплекси чорабиниҳои такмил додани чорабиниҳои профилактикӣ дар байни табақаи осебазири аҳолӣ анҷом дода шавад.

Миқдори воқеии аҳолии кӯдаконро дониста, имконияти муайян кардани таъминники аҳолии стоматологҳо ва ортодонтҳои кӯдакон ба амал меояд.

### **Чадвали № 2.- Динамикаи потенсиали кадрии табион – стоматологҳои вилояти Хатлон.**

Солҳо	Табиб-стоматологҳои ҳамаи квалифиқатсияҳои ҶТ	Таркиби миқдории табион стоматологҳо дар вилояти Хатлон									
		Стоматологи калонсолон		Стоматологи кӯдакон		Стоматолог орто-донт		Дар дехот			
		мутл.	%	мутл.	%	мутл.	%	мутл.	%		
2021	1943	338	17,5	14	4,1	12	3,5	29	8,5	283	83,7
2020	1921	305	15,6	16	5,2	26	8,5	29	9,5	234	76,7
2019	1915	292	15,7	20	6,8	20	6,8	61	20,8	191	65,4
2018	1847	303	16,4	12	3,9	23	7,5	58	19,1	210	69,3
2017	1855	293	15,3	20	6,8	20	6,8	61	20,8	192	65,5
всего	9481	1531	16,1	82	5,3	101	6,5	238	15,5	1110	72,5
<i>Динамика дар 5 сол</i>											
	+88	+45		-6		-8		-32		+91	
<i>Нишондиҳандай T/расид</i>											
T/пр.	+4,5%	+13,3%		-30%		-40%		-52,6%		+32%	

Эзоҳ: фарқияти нишондиҳандаҳои миқдори табион мувофиқи ҳамаи ихтисосҳо дар байни солҳои 2017-2021 аз ҷиҳати оморӣ муҳимми эътиимоднок ( $p<0,001$ ) муайян карда шуд.

Таҳлили муқоисавии таркиби миқдории табион-стоматологҳои (чадвали 2) дар вилояти Хатлон ёрии тибии даҳлдорро гузаронида, бо табион-стоматологҳо таъмин будан дар Ҷумҳурии Тоҷикистон умуман муқаррар


карда шуд, ки дар давоми 5 сол тамоюли муайян афзоиши миқдори табион стоматологҳои ҳамаи ихтисосҳо дар кишвар ба ҷашм мерасад. Миқдори умумии табион-стоматологҳои ҳамаи ихтисосҳо дар Ҷумҳурии Тоҷи-

кистон дар давоми 5 сол 9481-ро ташкил дод, дар ҳамин лавра дар вилояти Хатлон ҳамагӣ 1531 (16,1%) буд, ки аз миқдори умумии маълумотҳои чумхӯрӣ 6 маротиба кам буд. Дар соли 2017 2017 табибон-стоматологҳо, ки ба аҳолии қалонсоли ин минтақа хизмат мерасониданд, 293 мутахассис, ё 15,3% аз миқдори умумии стоматологҳоро дар кишвар ташкил медод. Тамоюли динамика дар 5 соли таҳлилшуда +45 воҳидро ташкил дод, ки дар ин ҷо ба +13,3% баробар буд. Дар ин давра динамикаи нишондиҳандаи миқдори табибон-стоматологҳо то 2,0% буд.

Миқдори табибон –стоматологҳои қӯдакон дар вилояти Хатлон аз миқдори умумии табибон дар 5 сол ҳамагӣ 82 (5,3%) –ро ташкил дод. Тамоюли динамикаи таркиби миқдории стоматологҳои қӯдакон дар солҳои таҳлилшуда дар 5 соли таҳлилшуда мувозинати манфӣ дошт – 6, нишондиҳанда T/расид -30% буд.

Агар дар соли 2017 миқдори табибон-стоматологҳо ортодонтҳо дар вилояти Хатлон ской 20 мутахассисро ташкил дода бошад, дар 2021 низ майл ба камшавии мутахассисони ин соҳа дорад, динамика дар 5 сол – 8, нишондиҳанда T/расид -40% ҳамин гунна тамоюл мувофиқи миқдори табибони дар дехот фаъолияткунанда буд, динамика дар 5 сол -32, нишондиҳанда T/расид -52,6%.

Дар системаи (бучетии) ёрии стоматологӣ дар вилояти Хатлон дар давоми 5 сол 1110 нафар ё 72,5% аз миқдори умумии табибон-стоматологҳои ҳамаи ихтисосҳо буданд. Дар соли 2017 дар ин система 192 табиб машгули кор буданд (65,5%), дар давоми 5 соли оянда миқдори табибон дар ин




**Расми 1.- Тавсифи муқоисавии миқдори стоматологҳо дар вилояти Хатлон ва Ҷумҳурии Тоҷикистон.**

сектори нигоҳдории тандурустӣ тақрибан то 1,5 маротиба зиёд шудааст. Динамикаи миқдори табибон дар давоми 5 сол то +91 нафар зиёд шудааст, нишондиҳанда T/расид +32%

Тамоюли мушаххаси динамикаи нишондиҳандаҳои таркиби миқдории табибон стоматологҳои ҳамаи ихтисосҳо (расми 1), ки дар давоми 5 сол дар вилояти Хатлон кор мекарданд, ба мушоҳида мерасад.

Агар миқдори стоматологҳои дар дехот коркунанда дар соли 2017 ҳамагӣ 61 (20,8%) –ро ташкил карда бошад, дар давоми 5 сол тамоюли манфии динамикаи миқдори табибон дидо шуд, дар соли 2021 дар дехот ҳамагӣ 29 (8,5%) аз миқдори умумии табибон стоматологҳои ин минтақа кор мекарданд. Динамика дар 5 сол – 32 воҳидро ташкил дод, нишондиҳанда T/расид - 52,6%.

Аммо, миқдори табибоне, ки системаи давлатии бучетии нигоҳдории тандурустӣ кор намекунанд дар ин давра майли зиёдшавӣ доранд. Аз миқдори умумии 1531 нафари табибон, ки дар вилояти Хатлон ёрии стоматологӣ мерасонанд - 1110 (72,5%) дар ҳориҷ аз системаи давлатии бучетӣ ёрии стоматологӣ мерасонанд. Агар дигар муассисаҳо дар соли 2017 ҳамагӣ 192 мутахассис кор мекард, дар соли 2021 афзоиши миқдори табибон то 283 ва ё 91 (67,8%) ба қайд гирифта шуд.



**Расми 2.- Таркиби миқдории ҳамаи табибон стоматологҳо.**

Табобати бемориҳои асосии стоматологӣ дар қӯдакон вазифаи актуалий маҳсуб мешавад. Таҳқиқотҳои донишмандони ватаний нишон медиҳанд, ки сатҳи паҳншавии кариеси дандонҳои муваққатӣ (ширӣ) дар қӯдакони то 3-сола то 40%-мерасад. Ҳаҷми асосии ёрии стоматологӣ ба қӯдакон аз та-

рафи табибони дандонсоз ва стоматологҳои соҳаи умумӣ расонида мешавад. Танҳо 12%-и кӯдакон ба муоинаҳои нақшавии профилактикаи фаро гирифташудаанд, дар байни ниёзмандон 76% -и кӯдакон безараар гардонида шуданд [ ]

Миқдори умумии табибон-стоматологҳои кӯдакон дар давоми 5 сол 82 табиброташкил дод, ки 5,3%-и миқдори умумии стоматологҳоро ташкил медиҳад. Тахлил нишон дод, ки аз соли 2017 то 2019 миқдори стоматологҳои кӯдакон 20 нафар ва ё аз ин миқдор каме зиёдтар буд. Дар ҳама солҳои минбаъда миқдори стоматологҳои кӯдакон кам шудааст, дар соли 2021 дар муқоиса аз соли 2017 то 6 табиб кам шудааст, нишондиҳандаи Т/камшавӣ низ – 30%-ро ташкил дод.

Ортодонтия ба он қисми стоматология дохил мешавад, ки дар давоми солҳои охир босуръат рушд мекунад. Ҳар сол ба фаъолияти амалии ортодонтия усулҳои нав, мусоиртар ва мукаммалтари ислоҳ намудани аномалияҳои мавҷудбудаи системаи ҷоғу рӯй ворид мешаванд. Соҳаи фаъолияти стоматолог – ортодонт бо гузоштани брекетҳои филизӣ маҳдуд намешавад, ба солохијати вай ҳаллу фасл кардани бисёр рпроблемаҳои стоматологӣ дохил мешаванд.

Дар вилояти Хатлон дар давоми 5 сол миқдори умумии табибони стоматолог ортодонтҳо 101 мутахассис (6,5%) аз миқдори умумии табибон стоматологҳо буд. Тамоюли динамикаи миқдори ортодонтҳо дар давоми 5 сол -8 нафар буда, динамика Т/камшавӣ ба -40,0% баробар буд. Танҳо дар соли 2018 миқдори табибон- ортодонтҳо дар ин минтақа назар ба дигар минтақаҳои тахлилшуда зиёд буд. Дар соли 2021 миқдори умумии табибон стоматологҳо ортодонтҳо дар вилояти Хатлон, ки дар ин ҷо миқдори аҳолии кӯдак тақрибан 1,5 млн. нафарро ташкил медод, ҳамагӣ 12 мутахассис буд.

Барои ҳамаи табибон, аз ҷумла ҳама қвалификацияҳои табибон-стоматологҳо такимили категория касбӣ ҷузъи муҳимми рушди касбӣ маҳсуб мешавад. Стоматология дар марҳалаи мусоир бояд ба комплекси маҳсуси фарҳангӣ мувофиқат намояд, ки

ҷузъҳои таркибии он иқтисод ва менечмент, технологияи олӣ, усулҳои навтарини психологии ҳамкории мутақобила мебошанд. Нақши стоматолог айни замон дигар ҳамчун мутахассиси таҳасуси маҳдуд дониста намешавад, вай бояд, ки дорои ҷиҳатгирии бештари иҷтимоӣ бошад [3, 7]. Аз мавқеи он, меъёрҳои рафторӣ, амалҳои воқеии он сифати хизматрасониҳои тибии расонидашуда ва таъмин кардани фаъолияти системаи нигоҳдории тандурустӣ вобастагии зиёд дорад [2, 4], ки вобаста аз ин баҳогузорӣ ба омӯхтани статуси иҷтимоии табиб –стоматолог бояд асоси оптимизатсияи фаъолияти қсбии вайро таъмин намояд.

Профессионализми стоматологҳо мувофиқи се системаи зинадор - категория – дуюм, якум ва олӣ баҳогузорӣ карда мешавад. Додани категорияи қвалификационӣ аз собиқаи кори стоматолог ва натиҷаҳои аттестатсияи охирини он вобаста аст. Барои ин мақсадҳо мутахассис бояд мунтазам сатҳи дониш, малака ва категорияи худро баланд бардорад, ин лаҳзаҳо барои сазовори боварии беморон, эҳтироми ҳамкорон ва маош нақши муайян дорад.

Муайян кардани дараҷаи категорияи қвалификационӣ дар доираи ҳар як қасб фарқиятҳои маҳсуси худро дорад. Аммо дар робита ба қасби стоматолог, аз замони Иттиҳоди Шӯравӣ ҳамагӣ се категория ҷудо карда шудааст: якум, дуюм, олӣ. Талабот барои гирифтани категорияи қвалификационӣ дар Ҷумҳури Тоҷикистон дар асноди ҳуқуқӣ - меъёрӣ бо фармоиши Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шуданд.

Таҳлили муқоисавии миқдори табибон-стоматологҳоро, ки категорияи қвалификационӣ доранд (ҷадвали 3), умуман дар Ҷумҳуриӣ ва аз ҷумла вилояти Хатлон гузаронида, муайян карда шуд, ки дар байни табибон-стоматологҳои ҷумҳурияйӣ ҳамаи қвалификацияҳо 37,7% категорияи қвалификационӣ доранд, ин нишондиҳанда дар вилояти Хатлон хеле баланд аст – 50,9%, фарқиятҳо хеле эътиmodноканд.

**Чадвали 3. - Таркиби миқдории табибон-стоматологҳо, ки категорияи квалификацисонӣ доранд**

Солҳо	Табибон стоматологҳои ҳамаи квалификацисияҳои ҶТ	Табибон стоматологҳои ҳамаи квалификацисияҳои вилояти Хатлон	Ҳамаи онҳое, ки категорияи квалификацисонӣ Тоҷикистонро доранд		Ҳамаи онҳое, ки категорияи квалификацисониро дар вилҳои Хатлон доранд.	
			Мутл.	%	Мутл.	%
2021	1943	390	683	35,1	185	47,4
2020	1921	360	716	37,7	182	50,5
2019	1915	350	738	38,4	180	51,4
2018	1847	345	709	38,3	174	50,4
2017	1855	350	737	39,7	194	55,4
Ҳамагӣ	9481	1795	3583	37,7	915	50,9

**Эзоҳ:** дар ҳамаи солҳо миқдори табибон-стоматологҳо, ки категорияи квалификацисонӣ доранд аз ҷиҳати оморӣ муҳим ( $p<0,001$ ) дар вилояти Хатлон баланд буд.

Ҳамин тавр, дар шароити муосир, баҳо-гузорӣ ва минбаъд таҳлил кардани маълумотҳои объективӣ, дар замоне, ки дар хизматрасониҳои стоматологӣ муносибатҳои бозорӣ бартарӣ доранд, дар вилояти Хатлон зарурати омӯҳтани инфрасохтори минтақавии дар минтақа ҷойгиршудаи секторҳои гайридавлатии хизматрасониҳои стоматологӣ ба миён меояд, ки имконият медиҳад, фарқияти байни шаҳр ва деҳоти вилоят муайян карда шаванд.

**Хулосаҳо.** Таркиби миқдории табибон-стоматологҳои ҳамаи квалификацисияҳо дар

вилояти Хатлон камтар аз 20% -и нишондиҳандаҳои умумии ҷумҳуриро ташкил дод. Дар мавриди афзудани миқдори табибон-стоматологҳои ҳамаи квалификацисияҳо дар ин минтақа динамикаи мушаххаси кам шудани миқдори ҷунун табибон-стоматологҳо, ба монанди табибон-стоматологҳо ва ортодонтҳо ба мушоҳида мерасад. Зиёда аз 2,4 маротиба миқдори табибони дар деҳот коркунанда кам шудааст. Аммо, кормандони дар секторҳои гайридавлатии хизматрасониҳои стоматологӣ машғул 1,4 маротиба зиёд шудааст.

### Адабиёт

1. Бутова В.Г., Рабинович И.М., Бойков В.И., Борисенко И.И. Обоснование нормирования труда врачей-стоматологов по условным единицам трудоемкости // Российский стоматологический журнал. 2015. № 5. С. 31—35.
2. Митропанова М.Н., Верапатвелян А.Ф., Гущи-на С.С. Постдипломная подготовка на кафедре детской стоматологии, ортодонтии челюстно-лицевой хирургии // Международный журнал экспериментального образования. 2018. № 4. С. 194—195.
3. Митропанова М.Н., Аюпова Ф.С., Павлов-ская О.А. Совершенствование преподавания ортодонтии для студентов стоматологического факультета // Международный журнал экспериментального образования. 2016. № 4-1. С. 177—179.
4. Токаревич И.В., Кипкаева Л.В., Корхова Н.В. Общая ортодонтия: учебно-методическое пособие. Минск: БГМУ, 2019. С. 2—14.
5. Губин М.А. и др. Использование современных средств обучения в переподготовке врачей-стоматологов // Интеграция мед. образования в единое европейское пространство: материалы 2-й науч.-практ. конф. с между. уч. Воронеж, 2017. С. 208—211.
6. Филимонова О.И., Тюкова А.А. Инновационная методика оценки качества работы врачей стоматологической клиники // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 2017. № 7 (224). С. 113—115.
7. Чабан А.В., Капитоненко Н.А. Организация ортодонтической помощи населению на уровне субъекта Федерации (на примере Хабаровского края) // Дальневосточный медицинский журнал. 2019. № 2. С. 57—59.

8. Митропанова М.Н., Верапатвелян А.Ф., Гущина С. С. Постдипломная подготовка на кафедре детской стоматологии, ортодонтии челюстно-лицевой хирургии // Международный журнал экспериментального образования. 2018. № 4. С. 194—195.
9. Митропанова М.Н., Аюпова Ф.С., Павловская О. А. Совершенствование преподавания ортодонтии для студентов стоматологического факультета // Международный журнал экспериментального образования. 2016. № 4-1. С. 177—179.
10. Филимонова О. И., Тюкова А. А. Инновационная методика оценки качества работы врачей стоматологической клиники // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 2017. № 7 (224). С. 113—115.

## КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ

### Салимов Б. А.

ГУ «КНИ Стоматологии и челюстно лицевой хирургии».

**Цель.** Изучить обеспеченность кадровыми ресурсами стоматологами жителей Хатлонской области не зависимо от форм собственности стоматологического учреждения.

**Материал и методы.** Проведен анализ данных официальной статистической отчетности «Ҳисобот оид ба қадрҳои тиббӣ» форма 17, утвержденная приказом Агентство по статистике при Президенте РТ № 054 от “11” октября 2013 г. Анализу были подвергнуты данные за период с 2017 по 2021 гг., по части государственных медицинских организаций, обеспечивающих оказание стоматологической помощи детям. Были использованы – статистические, определение экстенсивных и интенсивных показателей, существенности их различий с использованием критерия достоверности  $t$  (существенными признавались различия при  $t>3$ ), анализ динамических рядов.

**Результаты и их обсуждение.** Общее число врачей стоматологов всех специальностей в Республике Таджикистан за 5 лет составило 9481, тогда как за этот же период в Хатлонской области работало всего 1531 (16,1%), что в 6 раз меньше чем общее ре-

публиканские данные. В государственной (бюджетной) системе стоматологической помощи в Хатлонской области в течении 5 лет было занято 1110 или 72,5% от общего числа врачей-стоматологов всех квалификаций. Среди врачей стоматологов всех квалификаций на страновом уровне имеют квалификационную категорию 37,7%, тогда в Хатлонской области значительно выше – 50,9%, различия статистически достоверны.

**Выводы.** Численный состав врачей-стоматологов всех квалификаций в Хатлонской области составляет мене 20% от общего республиканских показателей. При общем росте числа врачей-стоматологов всех квалификаций в данном регионе имеет место четкая динамика уменьшения число таких врачей стоматологов как детских так и ортодонтов. Более чем в 2,4 раза уменьшилось число врачей работающих на селе. Однако в 1,4 раза возросло число врачей работающих в негосударственном секторе стоматологических услуг.

**Ключевые слова:** кадры, квалификационная категория, стоматолог, детский стоматолог, ортодонт, Хатлонской область

## HUMAN RESOURCES OF THE DENTAL SERVICE OF KATLON REGION

### B. A. Salimov

State Institution “NKI Dentistry and Maxillofacial Surgery”

**Aim.** To study the provision of human resources by dentists to residents of the Khatlon

region, regardless of the form of ownership of the dental institution.

**Material and methods.** An analysis was made of the data of the official statistical reporting "Hisobotoidbakadrkhoitibbi" form 17, approved by order of the Agency for Statistics under the President of the Republic of Tajikistan No. 054 dated October 11, 2013. Data for the period from 2017 to medical organizations providing dental care to children. Were used - statistical, determination of extensive and intensive indicators, the significance of their differences using the reliability criterion t (differences were recognized as significant at  $t > 3$ ), analysis of time series.

**Results.** The total number of dentists of all specialties in the Republic of Tajikistan for 5 years amounted to 9481, while during the same period only 1531 (16.1%) worked in the Khatlon region, which is 6 times less than the general republican data. In the state (budgetary) system of dental care in the Khatlon region for 5 years,

1110 or 72.5% of the total number of dentists of all qualifications were employed. Among dentists of all qualifications at the country level, 37.7% have a qualification category, while in Khatlon region it is much higher - 50.9%, the differences are statistically significant.

**Conclusions.** The number of dentists of all qualifications in the Khatlon region is less than 20% of the total republican indicators.

With a general increase in the number of dentists of all qualifications in this region, there is a clear decrease in the number of such dentists, both pediatric and orthodontists. More than 2.4 times decreased the number of doctors working in the countryside. However, the number of doctors working in the non-state sector of dental services increased by 1.4 times.

**Key words:** personnel, qualification category, dentist, pediatric dentist, orthodontist, Khatlon region.

**Салимов Баҳридин Амонуллоевиҷ** – аспирант МД «Пажӯҳишгоҳи илмию клиникии стоматология ва ҷарроҳии ҷоғурӯй» Тел. +992 885500101;

**Салимов Баҳридин Амонуллоевиҷ** – аспирант ГУ КНИ Стоматологии и челюстно лицевой хирургии Тел. +992 885500101;

**Salimov Bakhriddin Amonulloevich** – post-graduate student of State Institute of Dentistry and Maxillofacial Surgery Tel. +992 885500101;

## БАСОМАДИ ПАЙДОШАВИИ РОҒХОИ МОДАРЗОДИИ ЛАБИ БОЛО ВА КОМ ДАР ҚЎДАКОНИ ЧУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН Чонибекова Р.Н., Абдураҳимов А.Ҳ., Раҳимов Н.М.

Кафедраи ҷарроҳии ҷоғу рӯи МДТ ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино, ш.Душанбе

**Муҳиммият.** Айни замон яке аз масъалаҳои муҳимтарини тиб ва ҳусусан ҷарроҳии ҷоғу рӯй ин роғҳои модарзодии лаби боло ва ком ба хисоб мераванд, ки ин бо нуқсонҳои функционалии узвҳо ва бофтаҳои ковокии даҳон, инчунин бисёр саволҳои ҳалнашуда барои пешгирий ва табобати ин бемориҳо восбаста аст. Мушкилиҳои бо нуқсонҳои модарзодии миңтакаи ҷоғу рӯй восбаста ҳамеша ба ҳуд диққати муҳаққиқиқони зиёдро ҷалб мекунад. Инкишофи босуръати генетикаи тиббӣ дар солҳои охир имконият дод, ки ақидаҳои пешинаро нисбат ба этиология ва патогенези бисёр бемориҳо иваз намоем. Ҳусусан роғҳои модарзодии

лаби боло ва ком қариб 13%-и ҳамаи нуқсонҳои модарзодии инсонро дар бар мегирад. Аз рӯи маълумотҳои Ташкилоти умуничаҳонии тандурустӣ ин нуқсонҳо 0,6-1,6 ҳолат аз 1000 нафарро ташкил медиҳанд, ки дар байни нуқсонҳои инкишофи модарзодии одамон ҷойи 2-3-юмро ишғол мекунад.[1,4,6]. Роғҳои модарзодии лаби боло ва ком дар инкишофи системаи ҷоғу данонҳои қӯдак таъсири бениҳоят зиёд мерасонанд. Ҳамасола дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 141,579 қӯдак таввалид мешавад, ки дар байни онҳо бо роғҳои модарзодии лаби боло ва ком таввалидшудагон 230 нафарро ташкил медиҳад. Аз ҳад зиёд таввалидшавии

кӯдакон бо роғҳои модарзодии лаби боло ва ком ба мавҷуд набудани системаи умумии бақайдигирӣ, маълумотдиҳии нопурраи байни табион ва волидайн ва сари вақт нарасонидани ёрии тиббӣ ба чунин кӯдакон вобастагӣ дорад. Аз 1,2% (1170)-и ҳамаи нуқсонҳои инкишофи модарзодӣ, кӯдакони бо ин нуқсон таввалудшада тақрибан 0,06%-ро ташкил медиҳанд (230). Нуқсонҳои минтақаи ҷоғу руй дар байни нуқсонҳои модарзодӣ ҷойи дувумро ишғол мекунанд [2,5].

**Мақсад.** Омӯзиши басомади пайдошавӣ ва паҳн шудани таввалудли кӯдакон бо роғҳои модарзодии лаби боло ва ком дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Аз тарафи мо нишондодҳои таввалудшавии кӯдакон бо роғҳои модарзодии лаби боло ва ком мувоғиқи маълумотҳои бистаришавӣ, таъриҳҳои беморӣ ва муроҷиати беморон бо ин нуқсонҳо омӯхта шуд. Баҳогузории нисбии паҳншавии нуқсонҳои модарзодии минтақаи ҷоғу руй дар минтақаҳои гуногуни Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳлили маълумотҳои омории ҶҶРК ММТ ҶТ “Шифобаҳш”, МҶКИ “Стоматология”, шуъбаи ҷарроҳии ҷоғу руи беморҳонаи вилояти Суғд, Марказҳои саломатии кудаконаи вилояти Хатлон, ш. Боҳтар ва ш. Кӯлоб гузаронида шуд. Коркарди омории маълумотҳо бо истифодаи усулҳои стандартии омори вариатсионӣ амалӣ карда шуд.

**Натиҷаҳои таҳқиқот.** Дар асоси таҳлили динамикӣ дар баъзе маҳалҳои ҶТ дар солҳои охир зиёдшавии шумораи беморон бо роғҳои модарзодии лаби боло ва ком мушоҳида мешавад. Дараҷаи пайдошавии роғҳои модарзодии лаби боло ва ком ба 1:700 навзодон баробар аст. Дар баробари ин камтарин адади таввалудшавӣ бо роғҳои модарзодии лабу ком дар соли 2018 буд, ки 1:1200-ро ташкил медод. Маълумотҳо оид ба кӯдакони гирифткор ба нуқсонҳои модарзодии ҷоғу руй дар муддати омӯхташуда аз 200 то 300 ҳолати қайдшударо дар як сол ташкил доданд, ки дар ин маврид дараҷаи пайдошавӣ 0,06% ҳолат дар 141,579 ҳазор навзодонро ташкил мекунад. Барои муқоиса, дараҷаи пайдошавӣ: вилояти Суғд 1:700,

вилояти Хатлон 1:800, шаҳри Душанбе 1:700.

Аз рӯйи дараҷаи пайдошавӣ дар ҷойи аввал вилояти Хатлон, баъдан вилояти Суғд, шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои тобеи марказ мавқеъ гирифтанд. Ин фарқиятҳо дар нишондодҳо ифодагари он аст, ки дар байни занҳои ҳомила як қатор бемориҳо ба назар мерасанд: анемия, бемориҳои шадиди роҳҳои нафас, хламидиоз, ситомегаловирус, алоқаҳои хешутаборӣ, ҳолатҳои психо-эмотсионалии занҳои ҳомила, мавҷудияти ин нуқсон дар дигар хешу таборон.

Дар натиҷаи омӯзиши маълум карда шуд, ки дар писарон нисбатан роғи лабҳо зиёдтар (140) ва дар духтарон бошад, роғҳои коми саҳт ва мулоим (90) ба назар мерасад. Аз соли 2019 шумораи беморон бо роғҳои омехтаи лаби боло, шоҳаи алвеолярии ҷоғи боло, коми саҳт ва мулоим зиёд гаштааст ва дар айни ҳол роғҳои алоҳидаи коми саҳт ва мулоим ва ҷойгишавии он аз тарафи чап 2 маротиба зиёд муайян карда шуд [3,2].

Омӯзиши соҳтори инкишофи роғҳои модарзодӣ дар кӯдакони ҶТ нишон дод ки дар модарони онҳо: дар 15% вайроншавии рафти ҳомилагӣ дар шакли токсикоз, 10% мавҷудияти нуқсонҳои инкишоф дар байни хешутабори наздик, 12% сину соли волидайн ҳангоми бордоршавӣ, 18% микдори фарзандон дар оила, 5% одатҳои бади волидайн, 3% ҳатари вайроншавии ҳомилагӣ дар асоси алоқаҳои хешутаборӣ, 18% бемориҳои ҳамрадиф ва сироятӣ, 8% муҳити атроф, 10% ташкили ёрии тиббӣ, мушоҳида мешавад. Шумораи асосии беморони таввалудшуда бо нуқсонҳои модарзодии минтақаи ҷоғу руй дар ҳомилашавии якум ба назар мерасад.

Бо мақсади баланд бардоштани самаранокии ёрии тиббӣ ба кӯдакони дорои нуқсонҳои модарзодии минтақаи ҷоғу руй бояд табобати умумӣ бо иштироки мутахасисони зерин гузаронида шавад: ҷарроҳи ҷоғу руй, неонатолог, ортодонт, оториноларинголог, невропатолог, педиатр, логопед, анестезиолог, психолог.

**Хуносахо.** Ҳангоми омӯзиши омори пайдошавии нуқсонҳои модарзодии лаб ва

ком дар солҳои охир аниқ карда шуд, ки миқдори ин гуна бемориҳо зиёд шуда истодааст. Тадқиқотҳо нишон доданд, ки дар занҳои ҳомила таъсири маводҳои заҳрнок ба организм, бемориҳои камхунӣ, инчунин таъсири баъзе бемориҳои вирусӣ (ситомегаловирус, хламидиоз), бемориҳои шадиди

сироятии роҳҳои нафас, инчуни мавҷуд набудани системаи ягонаи бақайдгирий, маълумоти нопурраи табибон ва волидайн ва сари вақт нарасондани ёрии тиббӣ ба занҳои ҳомила сабаби пайдошавии нуқсонҳои модарзодии инкишофи роғҳои модарзодии лаби боло ва ком мегарданд.

#### Адабиёт:

1. Водолацкий М.П., Водолацкий В.М. клинико-эмбриологические параллели врожденных пороков развития лица, 2004, 80.
2. Васильев Ю.А., Редько А.Н., Гуленко О.В., Удина И.Г. Выявление врожденных расщелин губы и нёба в ходе перинатального УЗИ исследования в Краснодарском крае //Российский стоматологический журнал.-2017.Т.21.№4.С.190-193.
3. Давыдов Б.Н., Бессонов С.Н. Лечение двухсторонних расщелин верхней губы. Стоматология, 2013; 92:2; 60-64
4. Иноятов А.Ш.,Сайдова М.А.,Шодмонов К.Э. Анализ факторов, способствующих развитию врожденных пороков челюстно-лицевой области //Вестник Совета молодых ученых и специалистов Челябинской области.-2016. -Т.3-. №4.-С.51-55.
5. Курбатова О.Л., Васильев Ю.А., Победоносцева Е.Ю. территориальное распределение частоты врожденных расщелин губы и нёба в Краснодарском крае в связи с загрязнением окружающей среды // Кубанский научный медицинский вестник.-2013.-№6.-С.111-114.
6. Удина И.Г., Васильев Ю.А., Победоносцева Е.Ю. Пространственно-временная динамика частот врожденных расщелин губы и/или нёба в Краснодарском крае //Кубанский научный медицинский вестник.-2013.-№1.-С.171-175.

## ЧАСТОТА ВРОЖДЕННЫХ РАСЩЕЛИН ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЁБА У ДЕТЕЙ В ТАДЖИКСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Джонибекова Р.Н., Абдурахимов А.Х., Рахимов Н.М.

Кафедра челюстно-лицевой хирургии ГОУ ТГМУ имени Абуали ибни Сино, г.Душанбе

Врожденные пороки челюстно-лицевой области в связи с тяжестью связанных с ними анатомических и функциональных нарушений, а также из-за увеличивающейся их частоты в популяции являются одной из важных проблем современной медицины. В значительной степени рост числа детей с врожденными аномалиями обусловлен увеличением количества терагенных и генетических факторов, влияющих на состояние здоровья матери и внутриутробное развитие плода. Кроме того, ухудшающаяся экологическая обстановка, быстрая хронизация различных заболеваний, значительные психоэмоциональные нагрузки, как правила отражают на здоровье родителей, приводят к нарушению процесса зачатия, осложнениям в течение беременности и родов, что способствует возникновению различных пороков и аномалий развития [1.2].

В статье приведены статистические и сравнительные оценки из истории болезни и госпитализации больных с врожденными аномалиями челюстно-лицевой области в разных регионах Республики Таджикистан. Проблема лечения детей с врожденной расщелиной губы и нёба остается по прежнему актуальной в Республике Таджикистан. На основании проведенных лечений в некоторых регионах отмечается тенденция к увеличению числа детей с врожденной расщелинами губы и нёба. Недостаточно оказания помощи детям с врожденной челюстно-лицевой патологией, отсутствуют специализированные центры лечения детей с врожденной расщелинами губы и нёба.

**Ключевые слова:** расщелина губы и нёба, аномалия, комбинированные, альвеолярный отросток.

## THE FREQUENCY OF OCCURRENCE OF CONGENITAL CLEFT OF THE UPPER LIP AND PALATE IN CHILDREN IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

**Jonibekova R.N., Abdurakhimov A.Kh., Rakhimov N.M.**

Department of Oral and Maxillofacial Surgery of SEI ATSMU, Dushanbe

In this article is given statistical and comparative data from the clinical record and hospitalization of patients with congenital anomalies of maxillofacial area in different regions of the Republic of Tajikistan. The problem of treating children with congenital cleft lip and palate remains relevant in the Republic of Tajikistan. Based on the treatment in some regions, there is a tendency to increase the number of children with congenital cleft lip and palate. It is not enough to provide assistance to children with congenital maxillofacial pathology, there are no specialized centers for the treatment of children with congenital cleft lip and palate.

Congenital malformation of the maxillofacial region due to severity associated with anatomical and functional disorders, as

well as their increasing frequency in the population, are one of the important problems of modern medicine. To a large extent, the increase in the number of children is an congenital anomalies conditioned by the increase of number of teragenic and genetic factors that affect the health of the mother and the intrauterine development of the fetus. In addition, the deteriorating environmental situation, the rapid chronization of various diseases, significant psycho-emotional stress, as a rule, affects the health of parents, leads to disruption of the process of conception, complications during pregnancy and childbirth that contributes to the emergence of various defects and anomalies of development.

**Keywords:** a cleft of a lip and palate, anomaly, combined, alveolar outgrowth

**Чонибекова Розия Нажмидиновна-**, н.и.т., дотсент, мудири кафедраи чаррохии ҷоғу рӯйи МДТ ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино, тел. 885555169, 917529380, E-mail roziya66@.

**Абураҳимов Абдулло Ҳасанович-** н.и.т. асистенти кафедраи чаррохии ҷоғу рӯйи МДТ ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино, тел. 933344568.

**Рахимов Нарзулло Мачидович** – асистенти кафедраи чаррохии ҷоғу рӯйи МДТ ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино, тел. 935036068

**Джонибекова Розия Нажмидиновна-** к.м.н., доцент, заведующая кафедрой челюстно-лицевой хирургии ГОУ ТГМУ имени Абуали ибни Сино, тел. 885555169, 917529380, E-mail roziya66@.

**Абдураҳимов Абдулло Ҳасанович-** к.м.н. ассистент кафедры челюстно-лицевой хирургии ГОУ ТГМУ имени Абуали ибни Сино, тел. 933344568.

**Рахимов Нарзулло Маджидович** – асистент кафедры челюстно-лицевой хирургии ГОУ ТГМУ имени Абуали ибни Сино, тел. 935036068.

**Jonibekova R.N., -** Department of Maxillofacial Surgery, Avicenna Tajik State Medical University, Dushanbe, Republic of Tajikistan, 885555169, 917529380, E-mail roziya66@.

**Abdurahimov Abdullo Hasanovich-** c.v.s. assistant of the department of maxillofacial surgery ATSMU Tel. 933344568.

**Rahimov Narzullo Majidovich-** assistant of the department of maxillofacial surgery ATSMU Tel. 935036068

## БЕМОРШАВИИ СТОМАТОЛОГИИ ШАХСОНЕ, КИ ДАР ШАРОИТИ ТАЪСИРОТИ ТТЕХНОГЕНИИ ИСТЕҲСОЛИ АЛЮМИНИЙ КОР МЕКУНАНД. Юсупов З.Я.

Пажуҳишгоҳи илмӣ-таҳқиқотии стоматология ва ҷарроҳии ҷоғу рӯй.

**Муҳиммият.** Дар протсесси рушди бошидати саноат омӯзиши нақши омилҳои зарарнок ва хатарнок барои ҷанбаи стоматологии саломатӣ омилҳои муҳити истеҳсолӣ сари-вақтӣ ва хеле муҳим мебошанд. Инро метавон бо ин маънидод кард, ки шароити ному-соиди кор барои ташаккул ёфтани протсес-сҳои матологӣ дар бофтаҳои ковокии даҳон мусоидат мекунанд. Таъсири тӯлонии маҷмуи омилҳои истеҳсолӣ, ҳамзамон боб ад шудани саломатии коргарон, аксар вақт ба тағиরо-тҳои патологии пардаи луобии ковокии да-ҳон, бемориҳои пародонт ва бофтаҳои саҳти дандонҳо оварда мерасонанд [1-5].

Айни замон саноати алюминий яке аз соҳаҳои асосии иқтисодиёти Ҷумҳурии То-ҷикистон ба ҳисоб меравад. Ин дар навбати худ тавсса, модернизатсияи истеҳсолоти оянда, ҳамчунин ҷалб кардани континген-ти васеи коргаронро талаб мекунад.

Муоинаҳои густурдаи стоматологӣ, ки аз болои коргарон дар шароити истеҳсоли алюминий гузаронида мешаванд, имконият медиҳанд, ки ба андозаи кофии эътиимод-нокӣ ҳусусиятҳо ва андозаи таъсири оми-лҳои техногенӣ ба бемориҳои стоматологӣ муайян карда шаванд. Таъсири комплексии омилҳои техногении истеҳсоли алюминий боиси пеш аз муҳлат маъюб шудани даст-гоҳи хойиш мегардад.

**Мақсади таҳқиқот.** Омӯзиши комплексии пайдо шудани бемориҳои дандонҳо, бофтаҳои пародонт ва пардаи луобии ковокии даҳон, ки дар натиҷаи таъсиирҳои оми-лҳои патогении истеҳсоли алюминий пайдо мешаванда ва асоснок кардани роҳҳои оптималии профилактика ва табобати бе-мориҳои ошкор кардашуда.

**Мавод ва усуљҳои таҳқиқот.** Бо мақсади илман асоснок кардани ташкили муоинаи диспансерӣ ва гузаронидани ҷонабинҳои табобатӣ-профилактикӣ барои барои кор-гарони истеҳсолоти алюминий, мо бемориҳои стоматологии одамонеро, ки дар соҳаҳои гуногуни протсесси истеҳсоли оид

ба тайёр кардан, баставандӣ ва нигоҳдории алюминий дар заводи алюминии Тоҷикистонӣ фаъолият мекарданд, мавриди таҳли-ли амиқ қарор додем.

Ғайр аз ин, ниёзмандии гурӯҳи зикршу-даи одамон ба ҷонабинҳои асосии тиббӣ-профилактикаи стоматологӣ ҷиҳати солим-гардонии ковокии даҳон, ҳамчунин зарурат ба ёрии ортопедӣ муайян карда шуд.

Коргарони истеҳсолоти алюминий ба 2 гурӯҳ чудо карда шуданд: дар гурӯҳи 1-ум 51 нафар доҳил карда шуданд, ки дар ҷараёни кори худ бо компонентҳои алюминий бевосита тамос надоштанд, аз онҳо 21 нафар синну соли аз 25 то 30-сола ва 30 нафар аз 36 то 50-сола ва қалон; гурӯҳи 2-ум 33 нафар буданд, ки ба тайёр кардан ва нигоҳдории ашёи ҳом барои тайёр кардани алюминий машғул буданд, аз онҳо 15 нафар дар синну соли аз 25 то 35-сола, 18 нафар аз 36 то 50-сола ва қалон буданд; дар гурӯҳи 3-ум 80 буданд, ки бевосита бо истеҳсоли алюминий сари кор доштанд, аз онҳо 22 нафар дар синну соли аз 25 то 35-сола, 58 нафар аз 36 то 50-сола ва қалон буданд.

Барои омӯхтани бемориҳои ӯзвҳо ва бофтаҳои ковокии даҳон таҳқиқшавандаҳоро бо ёрии оинаи стоматологӣ, зонди стоматологӣ, зонди маҳсуси нишонадори батн барои баҳо додан ба ҳолатҳои бофтаҳои пародонт, ҳамчунин таҳқиқоти рентгенолоғӣ истифодаи карда шуд. Шиддатнокии карие мувофиқи шохиси КПУз, паҳншавии кариес, бемории пародонт ва пардаи луобии ковокии даҳон баҳогузорӣ карда шуд, ҳамчунин зарурати одамон барои санатсияи ковокии даҳон ва протезгузории нуқсонҳои окклизионӣ бо % ҳисоб карда шуданд.

Маълумотҳои ракамӣ, ки ҳангоми таҳқиқоти клиникӣ ва функционалии беморон ба даст оварда шудаанд, ба картаҳои таҳишу-даи муоинаи ковокии даҳон ворид карда шуданд. Баъдан маводи ракамӣ бо ёрии барномаи маҳсуси компьютерӣ мувофиқи нуқтаҳои асосии омори вариатсионӣ коркард карда шуданд.

### Натицаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо.

Натицаҳои ба даст овардашуда нишон медиҳанд, ки фаъолияти қасбӣ ба узвҳо ва бофтаҳои дастгоҳи хойиш таъсири амиқ мера-сонанд. Муқаррар карда шудааст, ки дар байни гурӯҳҳои гунгуни одамоне, ки дар заводи алюминий кор мекунанд, паҳншавии кариеси дандон асосан фарқиятҳои муҳим надоштанд ва аз 96,7% то 100% ва КПУз аз 11,3 то 18,8 воҳиди дандони осебдида ба як таҳқиқшавандаро ташкил доданд. Дар баробари ин, дар одамоне, ки бо компонентҳои алюминий (гурӯҳи 2) ва маҳсулоти тайёр (гурӯҳи 3), раванди каресӣ бошиддат гузашт.

Дар соҳтори компонентоҳое, ки КПУз-ро ташкил медиҳанд, дар ҳарду гурӯҳи синнусолӣ шаклҳои оризаноки кариеси дандонҳо баратарӣ дошт, ки ба табобат ниёз доштанд

(компоненти «Р») бояд канда шаванд (компоненти «Х»), ҳамчунин қандани дандонҳо (компоненти «Ү»), дар он кормандони истехсолот, ки бо компонентоҳо тамос надоштанд (гурӯҳи 1) дар ҳарду гурӯҳи синнусолӣ шаклҳои беоризаи кариеси дандонҳо бартарӣ дошт (компоненти «К») ва пломбазории дандонҳо (компоненти «П»). Дар ин гурӯҳи одамон (гурӯҳи 1) 2,6-3,3 маротиба бештар аст аз одамони гурӯҳҳои 2-юм ап 3-юм, шаклҳои гуногуни осебҳои гайрикариесии дандонҳо (флюорози истехсолӣ, эрозия ва нуксонҳои фонашакл). Ин, ба андешаи мо, бо он алоқаманд аст, ки шароити истехсоли алюминий дар одамони гурӯҳҳои 2 ва 3 ҳангоми бевосита тамос доштан бо оризаҳои гайрикариес ва босуръат пеш рафтани кариес ро ташхис кардан муюссар нашуд (ҷадвали 1).

### Ҷадвали 1. Нишондиҳандаҳои бемориҳоистоматологӣ ва зарурат и одамоне, ки дар истехсоли алюминий кор мекунанд, ба ҷораббинҳои табобатӣ-профилактикаӣ, бо %

Нишондиҳандаҳо	Контингенти таҳқиқшудагон			
	Коргароне, ки бо омилҳои зарарноки истехсоли алюминий тамос надоштанд (гурӯҳи 1)	Коргароне, ки бо омилҳои зарарноки истехсоли алюминий тамос бевосита доштанд	Коргароне, ки ба тайёр кардани ашёй ҳоми истехсоли алюминий машғуланд (гурӯҳи 2)	Коргароне, ки ба истехсол, баставандӣ, нигоҳдорӣ машғуланд (гурӯҳи 3)
Паҳншавии кариес	96,7±3,17 / 97,7±4,08	97,3±4,05 / 98,2±3,43	99,1±5,13 / 100±4,13	
Шиддатнокии кариес	11,3±0,65 / 12,1±0,72	14,7±0,78 / 15,6±0,85	17,3±0,90 / 18,8±1,12	
Паҳншавии осебҳои гайрикариесӣ	26,8±2,11 / 32,7±2,23	10,12±0,34* / 13,17±0,42*	7,07±0,16* / 9,82±0,42*	
Зарурат ба табобати дандонҳо	58,8±4,11 / 62,3±3,85	67,2±4,23* / 73,6±4,67*	81,6±5,13* / 87,2±5,12*	
Паҳншавии пардаи լуобии ковокии даҳон, забон ва лабҳо	9,65±0,74 / 11,2±0,66	12,3±0,74* / 14,5±0,46*	19,32±0,94** / 25,9±2,14**	
Паҳншавии гингивит	49,8±3,23 / 56,2±4,16	57,7±4,23* / 65,3±4,24*	68,8±4,23** / 77,7±4,64**	
Зарурат ба нест кардани русуби дандонҳо	17,9±1,11 / 24,4±1,64	25,8±2,33* / 36,6±2,64*	38,6±2,80** / 49,8±3,11**	
Паҳншавии пародонтит	14,1±1,08 / 16,5±1,33	19,2±0,98* / 26,5±2,16*	14,4±1,59* / 19,9±1,87*	
Зарурат ба табобати пародонтит	7,23±0,56 / 9,07±0,73	12,7±1,48* / 17,5±1,74*	5,14±0,16** / 6,45±0,42**	
Паҳншавии пародонтоз	1,15±0,09 / 1,56±0,14	1,62±0,65* / 1,71±0,73*	2,28±0,86* / 2,60±0,94*	
Зарурат ба табобати пародонтоз	0,43±0,03 / 0,53±0,05	0,75±0,06* / 0,81±0,06*	0,92±0,08* / 1,11±0,12*	
Зарурат ба пртезгузории дандонҳо	16,4±1,83 / 47,4±2,56	32,4±1,95* / 64,2±2,35*	34,4±1,86* / 68,4±3,14*	

**Эзоҳ:** в числитеle представлены данные для людей в возрасте 25-35 лет, в знаменателе – от 36 до 50 лет и старше;

\* - различия достоверны (при  $p < 0,05$ ) по отношению к 1-й группе в аналогичной возрастной группе;

\*\* - различия достоверны (при  $p < 0,05$ ) между 2-й и 3-й группами в аналогичной возрастной группе

Зарурат ба табобати дандонҳо дар байни коргарони истехсоли алюминий дар ҳарду гурӯҳи синнусолӣ, ки бо алюминий бевосита тамос надоштанд, мутаносибан – 48,4% ва 52,3% кам буд. Одамоне, ки бо алюминий ва компонентҳои он бевосита тамос доштанд (гурӯҳои 2 ва 3), асосан ба гузаронидани чорабиниҳои санатсионӣ барои табобати бемориҳои бофтаҳои саҳти дандонҳо ва кариеси оризанок зарурат доранд, маҳз ба: дар

65,7-74,9%-и ҳолатҳо. Сатҳи ёрии стоматологӣ, ки дар ҳарсе гурӯҳҳои таҳқиқшудаи коргарони истехсоли алюминий нишон дод, ки шохиси омӯхташуда танҳо дар одамони гурӯҳи 1-умқ ва одамони ҷавонтари (25-35 -сола) гурӯҳҳои 2 ва 3 қаноатбахш буд. Ин шохис дар одамони 36-50-сола ва калони гурӯҳҳои 2 ва 3 мутаносибан 48,3% ва 44,7%-ро ташкил медиҳад, сатҳи ёрии стоматологӣ бошад, нокифоя аст (ҷадвали 2).

### **Ҷадвали №2. Нишондиҳандаҳои шиддатнокии ҷараёни бемориҳои асосии стоматологӣ, ҳолати гигиении ковокии даҳон ва сатҳи ёрии стоматологӣ дар байни гурӯҳҳои гуногуни коргарон ва хизматчиёни истехсоли алюминий.**

Нишондиҳандаҳо	Контингенти таҳқиқшудагон		
	Коргароне, ки бо омилҳои заарноки истехсоли алюминий тамос бевосита доштанд (гурӯҳи 1)	Коргароне, ки ба тайёр кардани ашёи хоми истехсоли алюминий машгуланд (гурӯҳи 2)	Коргароне, ки ба истехсол, баставандӣ, нигоҳдорӣ машғуланд (гурӯҳи 3)
	Коргароне, ки бо омилҳои заарноки истехсоли алюминий тамос бевосита доштанд (гурӯҳи 1)	Коргароне, ки ба тайёр кардани ашёи хоми истехсоли алюминий машгуланд (гурӯҳи 2)	Коргароне, ки ба истехсол, баставандӣ, нигоҳдорӣ машғуланд (гурӯҳи 3)
КПУз:	11,3±0,95 / 12,3±1,13	15,3±1,10* / 16,6±1,12*	17,4±1,25* / 18,8±1,43*
компоненти «К»	1,13±0,08 / 1,22±0,11	1,26±0,10* / 1,30±0,13*	1,34±0,12* / 1,43±0,14*
компоненти «Р»	2,66±0,19 / 3,12±0,17	3,85±0,22* / 4,24±0,19*	4,02±0,26* / 4,45±0,26*
компоненти «Х»	1,65±0,14 / 1,80±0,13	2,71±0,16* / 2,87±0,17*	2,85±0,20* / 2,97±0,23*
компоненти «П»	0,76±0,10 / 0,88±0,12	0,22±0,04* / 0,31±0,06*	0,16±0,02* / 0,22±0,03*
компоненти «Ү»	5,10±0,44 / 5,28±0,60	7,26±0,58* / 7,88±0,57*	9,03±0,65* / 9,73±0,77*
Миқдори йодии Свраков	2,10±0,18 / 2,13±0,21	2,54±0,11* / 2,84±0,21*	2,65±0,15* / 2,27±0,10*
Шохиси беҳдошти Ю.А. Федоров ва В.В. Володкина	1,94±0,05 / 2,01±0,12	3,17±0,15* / 3,55±0,12*	3,52±0,19* / 3,67±0,17*
Шохиси КПИ	1,71±0,16 / 2,92±0,17	2,31±0,18* / 3,42±0,19*	2,35±0,20* / 3,52±0,18*
Шохиси УСП, %	60,3 / 57,4	52,6 / 48,3	50,4 / 44,7

**Эзоҳ:** дар ҷадвал маълумотҳо барои одамонисинну соли 25-35-сола, дар маҳраҷ -аз 36 то 50-сола ва калон;  
 \* - фарқият дар ҳамин гунна гурӯҳи синнусолӣ нисбат ба нишондиҳандаҳое, ки ҳангоми таҳқиқи сокиноне, ки дар заводи алюминий кор намекунанд, ҳарчандонк буд.

Тавре ки маълумотҳои ҷадвали 2 нишон медиҳанд, нигоҳбини дандонҳо дар коргароне, ки бевосита бо истехсоли алюминий ва компонентҳои он тамос надоштанд, беҳтар буд ( $1,94\pm0,05$  -  $2,01\pm0,12$ ), гарчанде мо онро ғайри қаноатбахш меҳисобем. Дар одамоне, ки дар ҷараёни кори худ бо истехсоли алюминий ва компонентҳои он тамос доштанд, (гурӯҳҳои 2 ва 3), беҳдошти бади

ковокии даҳон, шохиси беҳдошт мутаносибан ба  $3,17\pm0,15$  ва  $3,55\pm0,12$  баробар буд, дар гурӯҳҳои синнусолии 25-35 ва 36-50-сола ва калон дар гурӯҳи 2, мутаносибан  $,52\pm0,19$  ва  $3,67\pm0,17$  буд.

Нуқсонҳои қатори дандонҳо дар ҳама гурӯҳҳои таҳқиқшуда муайян карда шуд. Бештари нафарони ба протези дандонҳо ниёздошта дар гурӯҳҳои 2 ва 3 буданд. Чу-

нинчи, дар гурӯҳи синну соли аз 25 то 35-сола мутаносибан  $32,4 \pm 1,95\%$  ва  $34,4 \pm 1,86\%$ -и таҳқиқшудагон ба протез ниёз доштанд. Дар гурӯҳи 1 ба протези дандонҳо  $16,4 \pm 1,83\%$  (25-35 -сола) ва  $47,4 \pm 2,56\%$  (36-50 –сола ва калон) ниёз доштанд. Қайд кардан зарур аст, ки муҳлати истифодаи протез дар байни коргарон аз 3 моҳ то 23 сол буд. Конструксияҳои муосири протезҳоро (металлокерамика) мр танҳо дар 2 нафари гурӯҳи 1-ум муайян кардем, ки 3,9% -и ҳамаи таҳқиқшудагон ва протез доштангиҳоро (51 нафар) ташкил дод.

Мувофиқи натиҷаҳои таҳлили маълумотҳои стоматологии ба даст овардашуда дар сохтор ва хусусиятҳои ҷараёни клникии бемориҳои асосии узвҳо ва бофтаҳои ковокии даҳони одамоне, ки дар истехсолоти алюминий кор мекарданд, чунин хулосаҳо баровардан мумкин аст:

Одамоне, ки дар истехсолоти алюминий кор мекунанд, қоидаҳоро дуруст риоя намекунанд, ҷорабиниҳои нигоҳубини инфиродии беҳдошти ковокии даҳонро муносиб иҷро намекунанд. Дар онҳо бештар русу-

бҳои маъданий боло ва поении млкҳои дандонҳо ба мушоҳида мерасад, ки ҳангоми ҷараёни вазнин доштани бемориҳои илтиҳобии пародонт истифода намудани алгоритми маҳсус ва методикаи барои гузаронидани беҳдошти касбии ковокии даҳонро, ҳамчунин тарбияи беҳдоштт стоматологиро талаб мекунад.

Коргароне, ки дар ҷараёни кори худ бо алюминий ва компонентҳои он тамос доштанд, бештар бемориҳои пардаи луобии ковокии даҳон ва лабҳо дида мешавад, ки масъалаи коркард ва истифодаи усуҳои оддӣ, дастрас ва самараноки профилактикаи пайдошавӣ ва ретсидивҳо ва табобати ин бемориҳоро ба миён мегузорад.

Дар одамоне, ки дар истехсолоти алюминий кор мекунанд, сатҳи қаноатбахш (дар гурӯҳи синнусолии 25-35-сола) ва нокифоя (дар гурӯҳи коргарони 36-50-сола ва калон) ёрии стоматологӣ дида шуд, ки вобаста аз хусусиятҳои фаъолияти касбии ин гурӯҳи одамон, такмил додан ва татбиқ намудани ҷорабиниҳои самараноки табобатӣ-профилактикаи стоматологиро тақозо мекунанд.

### Адабиёт

1. Антонова, А.А., Рябкова, В.А., Таловская, В.С. Наличие экотоксикантов - фактор риска развития стоматологических заболеваний // Стоматология детского возраста и профилактика. 2016. № 3 (4). С. 11-14.
2. Бежина, Л.Н. Совершенствование стоматологической помощи работникам отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда: дис.... канд. мед. наук. Москва, 2017. 202 с.
3. Гусейнова, С.Т. Стоматологическая заболеваемость населения, проживающего в экологически неблагоприятном районе Баку // Клиническая стоматология. 2014. № 4 (52). С. 80-82.
4. Macintosh, A.C., Schroth, R.J., Edwards, J. The impact of community workshops on improving early childhood oral health knowledge // Pediatr Dent. 2013. Vol. 32, N 2. P. 110-117.
5. Palefsky, J.M., Silverman, S.Jr., Abdel-Salaam, M., Daniels, T.E., Greenspan, J.S. Association between proliferative verrucous leukoplakia and infection with human papillomavirus type 16. // J Oral Pathol Med. 2015. Vol. 24, N. 5. P. 47-62.



## СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ВЛИЯНИЯ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА Юсупов З.Я.

Научно-клинический институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии

Проведен углубленный анализ стоматологической заболеваемости людей, работающих на различных участках производственного процесса по изготовлению, фасовке и хранению алюминия. У людей, которые в процессе своей работы имеют непосредственный контакт с алюминием и его компонентами, практически не встречаются дистрофические поражения пародонта, а воспалительные процессы встречаются практически в 100% случаев, протекают тяжелее, при повышенной крово-

точивости десны, характерной прогрессирующей деструкции периодонта и кости, с гноетечением из зубодесневого кармана и патологической подвижностью естественных зубов, что также указывает на неблагоприятное действие факторов алюминиевого производства на околозубные ткани.

**Ключевые слова:** стоматологическая заболеваемость, алюминий и его компоненты, воспаления, дистрофия, периодонт, альвеолярный кость, кровоточивость, десна.

### DENTISTRY DISEASE OF THE PERSONS, WORKING IN CONDITION OF THE TECHNOGENIC INFLUENCES OF ALUMINUM PRODUCTION

**Yusupov Z. Ya.**

Scientific-clinical institute of dentistry and maxillofacial surgery, Dushanbe

Organized deep analysis of dentistry diseases of the people, working at different area of the production process on fabrication, packaging and keeping aluminum. Beside people, which in process of its work have a direct contact with aluminum and its component, practically do not meet the dystrophic defeat of parodont, but inflammatory processes meet in 100% events practically, run the hardly, under raised

bleedings of the gums, typical progressing destructive of periodont and bones, with separation of fester from teeth-gum's pocket and pathological mobility of natural teeth that also points to disadvantage action factor aluminum production on nearteeth tissue.

**Key words:** destructive disease, aluminum and its components, inflammations, dystrophy, periodont, alveolar bone, bleeding, gum.

**Юсупов Зариф Якубчонович** – Институти илмӣ-клиникии стоматология ва ҷарроҳии ҷоғу рӯй, номзад иилмҳои тиббӣ, ҳодими илмӣ. Суроға: 734026, Ҷумхурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Хӯҷандӣ, 13. Телефон: (992) 919177239; e-mail:zarif-75@mail.ru

**Юсупов Зариф Якубджанович** – Научно-клинический институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, к.м.н., научный сотрудник. Адрес: 734026, Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. Худжанди, 13. Телефон: (992) 919177239; e-mail:zarif-75@mail.ru

**Yusupov Zarif Yakubdzhhanovich** – Scientific clinical institute of dentistry and maxillofacial surgery, Candidate of Medical Sciences, scientific employee. Adress: 734019, Republic of Tajikistan, Dushanbe, 13Khudjandist. Phone: (992) 919177239; e-mail: zarif-75@mail.ru

## ТИББИ СУДӢ

### КАНДИДОЗИ ОРОФАРИНГЕАЛИИ ПАРДАИ ЛУОБИИ КОВОКИИ ДАҲОН ДАР БЕМОРОНИ ГИРИФТОРИ ВИРУСИ НОРАСОИИ МАСУНИЯТИ ОДАМ

**Қурбонова И.Ш., Шарипов Ҳ.Ю., Имомов Б.Д., Дилюваршои Б., Мавлонов М.А.**

Кафедраи тибби судии МДТ “ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино, Тоҷикистон

**Муҳиммият.** Яке аз проблемаҳои глобалий дар ҷаҳони имрӯза, ин табобат ва мубориза бар зидди вируси норасои масунияти одам (ВНМО) мебошад. Дар тамоми ҷаҳон то соли 2021, 38,4 млн одамон бо ВНМО умр ба сар мебурданд. Миқдори беморони нав ба қайд гирифташуда дар ин сол 1,5 млнро ташкил медод, миқдори фавтидагон танҳо дар инсол 650000 ташкил намуд. Агар миқдори умумии сироятшудагноро аз оғози эпидемия гирем, он вақт ин миқдор ба 84,2 млн мерасад. Аз ВНМО 40,1 млн нафар фавтидаанд[3]. Дар умум, қудакони то 14 солаи гирифтори ВНМО 1,7 млн нафар мебошад. Аз ҷиҳати иқтисодӣ бошад, ин як талафоти бузурге аст. Танҳо дар соли 2021 барои мубориза бар зидди ВНМО 21,4 миллиард доллар чудо карда шуда буд [1,2].

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таърихи 31 декабря соли 2019 бо ВНМО 8756 нафар умр ба сар мебурданд ва аз он боҳабар буданд, аз ин кӯдакон (0-14 сола) – 1022 нафар, қалонсолон (мардон ва занон) – 7734 нафарро ташкил медоданд.

Дар оғози соли 2020 миқдори одамоне, ки гирифтори ВНМО дар ҶТ зиндагӣ менамоянд 8756 нафарро ташкил намуд. Дар ҷумҳурий якчанд барнома ва қарорҳо оиди мубориза бар зидди ВНМО, табобат ва пешгирии он аз тарафи ҳукumat қабул шудааст[4,5] Аз дигар тараф, аксари табибони звенoi аввалин ва дармонгоҳҳо ҳангоми муроҷиати беморон, хусусан стоматологҳо ва духтурони гушу гулӯ бинӣ ба ташхиси аввалин дараҷаи ВНМО дикқати маҳсус намедиҳанд, ки ин дар шароити имрӯза муҳим мебошад.

**Мақсад.** Омӯхтани моҳияти тағйиротҳои морфологии пардаи луобии ковокии даҳон дар ташхиси беморони гирифтори ВНМО дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.

**Мавод ва усуљҳои таҳқиқот.** Дар рафти таҳқиқот биоптати 25 беморе, ки гирифто-


ри ВНМО буда дар таҳти назорати диспансерӣ дар Маркази шаҳрии омӯзиши сирояти ВНМО ва дар зери табобат дар беморхонаи сироятии шаҳри қарор доштанд, муоина карда шуд. Синну соли беморон аз 21 то 43 солроташкил медод, қисми зиёди онро беморони 37-39 сола ташкил медоданд. Мардон 16 (64,0%) ва занон 9(36,0%) нафарро ташкил медоданд. Дар аксар маврид роҳи гузариши сироят ин тавассути алоқаи ҷинӣ буд ва дар анамнезе беморон қисми зиёди онҳо ( $n=19$ ) дар Федератсияи Руссия кор ва зиндагӣ мекарданд.

Бо мақсади бурдани кори таҳқиқотӣ ҳамаи беморон аз муоинаи духтури гушу гулӯ ва бинӣ гузаштанд. Дар 16 маврид таҳқиқотҳои морфологии пардаи луобии даҳон ва бодомакҳо гузаронида шуд. Маводҳои биопсионӣ бо розигии пешакии худи беморон гирифта шуд. Баъд аз муоинаи объективонаи зоҳирӣ молишаки луоб ва биопсияи пардаи луобӣ гирифта шуд. Биопсия аз пардаи луобии лунҷ, забон, милки дандонҳо, бодомакҳо гирифта шуд. Баъди мустаҳкамкунии маводҳои биопсионӣ дар маҳлули формалини 10% бетараф, парафин реҳташуда, бурришҳои гафсияшон 5-6мм омода карда шуданд.. Рангунӣ бо гематоксилии ва эозин, метенамини нуқра гузаронида шуд. Таҳқиқотҳои микроскопӣ бо маҷмӯъи копютерии «Leiramicrosystem», дар зери микроскопи Olympus CX 21 Fs 1, бо камераи Digital Microskope Camera Spesification MC – DO 48 U (E) бо минбаъд микроаксарлдории рақамӣ бо қалонкунии 20,40,100 гузаронида шуд.

**Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо.** Қайд кардан зарур аст, ки беморон дар марҳилаҳои гуногуни сирояти ВНМО қарор доштанд. Дар марҳилаи якуми ВНМО 5 нафар (20,0%), марҳилаи дуюм- 11 нафар (44,0%), марҳилаи сеюм- бнафар (24,0%) ва дар марҳилаи чорум, яъне синдроми пайдо-

шудай норасои масуният (СПНМ-СПИД) 3(12,0%) нафар қайд карда шуданд. Кандидози орофарингеалий асосан дар мархилаи сеом ва чорум мушоҳида карда мешуд. Дар мархилаи якум бисёртар тағириотҳо ба монанди стоматити оддӣ, лейкоплакияи пардаи луобии милки дандонҳо, забон ва фарингит мушоҳида карда шуд. Дар мархилаи дуюм бошад ғайр аз лимфаденопатия дар беморон тағириотҳо аз тарафи дигар узвҳо дида мешуд. Пеш аз ҳама алаоматҳои стоматит барало гашта, намуди афтозӣ ва гингивит ба қайд гиифта шуд. Дар бодомакҳо тонзиллии лакунарӣ мушоҳида гашт. Дар мархилаи сеом тағириотҳо вазнинтар мегузаштан, аз сабаби паст шудани масуният авҷирии микрофлораи оппортунистӣ инчунин замбуруғҳо мушоҳида карда мешуд. Дар пардаи луобии лабҳо, коовкии даҳон, забон алломатҳои сирии он барало буд. Дар бодомакҳо, дар ҳалқ дар пардаи луобӣ ҳалолати (налёт) сафеду хокистар-ранг пайдо мешавад (расми 1).


Дар се ҳолат дар мархилаи чорум яъне ҳангоми СПИД, дар якҷоягии кандидоз боз нишонаҳои омосҳои бадсифат ба монанди саркомаи Капоши дида мешуд. Саркомаи Капоши дар ин гурӯҳ на танҳо дар андомҳои поён, инчунин дар мавқеъи ковокии даҳон низ қайд карда шуд.




**Расми 1. Кандидози орофарингеалии  
пардаи луобӣ ҳангоми ВНМО**

Дар ҳолати дарёфт кардани кандидози пардаи луобии ковокии даҳон ва мавқеъи

ҳалқ дар зери микроскоп дар қатори варам, деструксияи қабати луобӣ, инчунин худи замбуруғҳо ҷойгир буданд, ки дар зери микроскоп ҳангоми рангкунӣ бо гематоксилин-эозин ва метенамиеи нукра намудор мегаштанд (расми 2 ва 3)



**Расми 2. Кандидози пардаи луобӣ.  
Организмҳои тасмамонанди номураттаб  
шохаронда (замбуруги навъи  
мукормикоз)возех дида мешаванд. Рангкунӣ  
бо гематоксилин-эозин. Калонкунӣ x20**



**Расми 3. Кандидози(нишон дода шудааст)  
пардаи луобии ковокии даҳон дар беморони  
гиифтори ВНМО. Рангкунӣ маҳсус бо  
метенамини нукра. Калонкунӣ x40**

Ҳангоми саркомаи Капоши манзараи микроскопӣ дар биоптатҳо чунин буд: капиллярҳои вензи ва артериалий васеъ шуда, пурхунӣ ва таҳшиншавии гемосидерин дида мешуд. Рагҳои лимфатикии хурд низ васеъ буданд, ҳучайраҳои соҳти ядрояшон гуногуни атипикӣ ба назар мерасиданд.

**Хулоса.** Ҳамин тавр дар беморони гиифтори ВНМО тағириотҳо дар қатори дигар узвҳо, дар ковокии даҳон, пеш аз ҳама дар пардаи луобӣ ба монанди стоматит, гингивит, кандидоз ва омосҳои бадсифат (sarcomaи Капоши) аён мегардад.

Ба табибони звеной аввалиндарача, дар-монгохҳо, стоматологҳо ҳангоми муроҷиати беморон ва дар ҳолати пайдо намудани

тагайиротҳо аз тарафи пардаи луобии даҳон ва ҳалқ бояд онҳо барои инкор кардани ВНМО муоина карда шаванд.

### Адабиёт

1. Информационный бюллетень. - Глобальная статистика по ВИЧ. 2021г
2. Глобальный мониторинг эпидемии СПИДа 2020г.
3. Global Health Observatory data. – URL: <https://www.who.int/gho/hiv/en/>; Воронин Е.Е., 2020
4. Рузиев М.М. /Медико-организационные основы противодействия ВИЧ-инфекции в Республике Таджикистан //Дисс...док. мед.наук –Москва.-2019. -С. 372
5. Турсунов Р.А. /Эпидемиологические особенности ВИЧ-инфекции и совершенствование эпиднадзора в Республике Таджикистан // Автореф. дисс...канд. мед. наук-Москва.-2017. -С.27

## ОРОФАРИНГЕАЛЬНЫЙ КАНДИДОЗ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА У БОЛЬНЫХ С ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА

**Курбонова И.Ш., Шарипов Х.Ю., Имомов Б.Д., Диловаршои Б., Мавлонов М.А.**

Кафедра судебной медицины ГОУ “ТГМУ им Абуали ибни Сино”.

В статье приведены результаты исследования которые показывают морфологические и микробиологические изменения в слизистой оболочке полости рта и глотки у больных с ВИЧ-инфекцией. Приведенные данные дают возможность семейным врачам, стоматологам, ЛОР-врачам своевременно диагностировать ВИЧ инфекции при

появлении первых клинических признаков. Морфологические изменения в зависимости от стадии ВИЧ –инфекции бывают различными (стоматиты, гингивиты, лейкоплакия, кандидоз и саркома Капоши), на что надо обратить внимание.

**Ключевые слова:** Слизистая оболочка, ВИЧ, кандидоз, СПИД, саркома Капоши.

## OROPHARYNGEAL CANDIDIASIS OF THE ORAL MUCOSA IN PATIENTS WITH HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS

**Kurbanova N. G., Sharipov. Kh. Yu., Imomov A.D. Dilovarshoi B, Mavlonov M. A.**

Department of Forensic Medicine “ and “ LAW “of the Abuali Ibni Sino State Medical University.

The article presents the results of a study that show morphological and microbiological changes in the mucous membrane of the oral cavity and pharynx in patients with HIV infection. Given data enable family doctors, dentists, ENT doctors to diagnose HIV infection in a timely manner when the first

clinical signs appear. Morphological changes depending on the stage of HIV infection are different (stomatitis, gingivitis, leukoplakia, candidosis and Kaposi’s sarcoma), which should be noted.

**Key words:** Mucous membrane, HIV, candidiasis, AIDS, Kaposi’s sarcoma.

**Курбонова Ибодат Шеровна**-муаллимаи кафедраи тибби судӣ МДТ Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино, унвонҷӯй. E.mail:45@tajmedun.tj, тел:+992 918 24 01 42

**Шарипов Ҳамдам Юлдашевич**- н.и.т., мудири кафедраи тибби судӣ МДТ Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино, E.mail:dr.sharipov@mail.ru тел:+992 919 13 00 15



**Имомов Бекназар Додарчонович**-муаллими кафедраи тибби судӣ МДТ Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалий ибни Сино, E.mail:45@tajmedun.tj, тел:+992 93 720 40 00

**Диловаршои Бобохонзода** - докторант PhD, кафедраи анатомияи патологӣ МДТ Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалий ибни Сино, E.mail:shohdilovar@mail.com, тел:+992 93 333 17 13

**Мавлонов Мехрубон Акбарҷонович**-муаллими кафедраи тибби судӣ МДТ Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуалий ибни Сино, E.mail:45@tajmedun.tj, тел:+992 55 558 80 03

**Курбонова Ибодат Шеровна**-ассистент кафедры судебной медицины ГОУ ТГМУ им Абуали ибни Сино, соискатель. E.mail:45@tajmedun.tj, тел:+992 918 24 01 42

**Шарипов Хамдам Юлдашевич**- к.м.н., зав. кафедрой судебной медицины ГОУ ТГМУ им Абуали ибни Сино, E.mail:dr.sharipov@mail.ru тел:+992 919 13 00 15

**Имомов Бекназар Додаржонович**-старшии преподавателъ кафедры судебной медицины ГОУ ТГМУ им Абуали ибни Сино, E.mail:45@tajmedun.tj, тел:+992 93 720 40 00

**Диловаршои Бобохонзода** - докторант PhD, кафедры патологической анатомии ГОУ ТГМУ им Абуали ибни Сино, E.mail:shohdilovar@mail.com, тел:+992 93 333 17 13

**Мавлонов Мехрубон Акбаржонович**-ассистент кафедры судебной медицины ГОУ ТГМУ им Абуали ибни Сино, E.mail:45@tajmedun.tj, тел:+992 55 558 80 03

**Kurbanova Ibodat Sherovna**-assistant of the Department of Forensic Medicine of the State Educational Institution of ATSMU named after Abuali ibn Sino, applicant. E.mail:45@tajmedun.tj, tel:+992 918 24 01 42

**Sharipov Khamdam Yuldashevich** - Candidate of Medical Sciences, Head. Department of Forensic Medicine, State Educational Institution TSMU named after Abuali Ibni Sino, E.mail: dr.sharipov@mail.ru tel: +992 919 13 00 15

**Imomov Beknazар Dodarjonovich** - Senior Lecturer of the Department of Forensic Medicine of the State Educational Institution TSMU named after Abuali Ibni Sino, E.mail: 45@tajmedun.tj, tel: +992 93 720 40 00

**Dilovarshoi Bobokhonzoda** - PhD student, Department of Pathological Anatomy, State Educational Institution TSMU named after Abuali Ibni Sino, E.mail: shohdilovar@mail.com, tel: +992 93 333 17 13

**Mavlonov Mehrubon Akbarjonovich** - Assistant of the Department of Forensic Medicine of the State Educational Institution TSMU named after Abuali Ibni Sino, E.mail: 45@tajmedun.tj, tel: +992 55 558 80 03

## ЧАРРОҲӢ

### ОИД БА МАСЪАЛАИ ИСТИФОДАБАРИИ ТАБОБАТ ТАВАССУТИ БОФТАҲО ҲАНГОМИ НЕФРОЛИТИАЗИ ДУЧОНИБАИ БИСЁРҶОЯИ МАРҶОНШАКЛ ДАР ЗАМИНАИ ПИЕЛОНЕФРИТИ КАЛКУЛЁҶӢ ВА БЕМОРИИ МУЗМИНИ ГУРДАҲО ДАР КӮДАКОН

**Азизов А.А. <sup>1,2</sup>, Шарипов А.М. <sup>1,2</sup>, Бадалов Ш.А. <sup>1,2</sup>, Магзумов Д.Р. <sup>3</sup>, Азизов Б.А. <sup>4</sup>.**

1. Кафедраи ҷарроҳии кӯдаконаи МДТ ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино;
2. МД “Маркази ҷумҳуриявии илмию клиникии педиатрӣ ва ҷарроҳии кӯдакона”;
3. Маркази ташхисию табобатии «Шифои Раҳмон».
4. ҶДМК «Табиати солим».

**Мубрамият.** Асри XX, асри рушди бо-суръати аллопластика дар ҷарроҳӣ мебошад. Дар замони мусир дар соҳаи ҷарроҳӣ, травматология, ҷарроҳии асад, урология, гинекология, офтальмология, оториноларингология аз пластмасса, бофтаҳои устухон ва металлҳо васеъ истифода мешавад ва ин бешубҳа дастоварди бузурги тиб аст.

Дар ҳама клиникаҳои ҷарроҳӣ истифодаи полимерҳо бо суръати бесобиқа инкишоф ёфтааст. Дар ин бобат дар СССР ва дар ҳорича тачрибаи қалон ҷамъ карда шудааст.

Истифодаи (дастрас будани) як қатор материалҳои синтетикӣ имконият дод, ки онҳо дар амалияи ҷарроҳӣ истифода бурда шаванд.

Истифодаи бофтаҳои гуногуни ба бадан бегона дар ҷарроҳӣ таърихи муҳим дорад [1].

Агар ба ҷисми бегона шаклҳои зарурӣ дода шавад, метавон ба рушди капсулаи бофтаи пайвасткунанда, ки ба минтақаи мавҷудаи бадан мувоғиқ аст, умед бастан мумкин аст [2].

Ҳолати мураккаби дисплазияи паренхимаи гурда, ки бо ҷараёни шадиди пиелонефрити қалкулёҶӣ бо инкишофи барвақти тағйироти соҳторӣ ҳамроҳӣ мекунад, бо пажмурдашавии гурда анҷом меёбад [3].

Ҷараёни шадиди пиелонефрити обструктивио фассодӣ, ки дар натиҷаи ҳолати ибтидой (қабл аз ба вуқӯъ омадани беморӣ) ва норасоии масуният ба вучуд омадааст, нишондиҳандаи асосии хавфи СП мебошад. Ба онҳо дохил мешаванд: 1. Ҳомӣ ва норасогии бофтаҳои паренхимаи гурда. 2. Рушди пиелонефритҳои интерстисиалиӣ, нефролитиаз, қалсификатсияи гурдаҳо, ки бо пажмурдашавии гурда анҷом меёбад.

Табобати комплексии пас аз ҷарроҳӣ аксар вақт аз сабаби ҳолати баравъо зоҳиргаштаи норасоии масуният бесамар аст. Дар ҷунин ҳолатҳо тавсия дода мешавад [4,5].

Стимуляторҳои биогенӣ, ки ба бадан во-рид карда мешаванд (имплантатсияи бофтаи устухон, ксенотрансплантатсия - трансплантатсияи бофтаҳо ё ӯзвҳои аз дигар на-муди биологӣ гирифташуда) равандҳои ҳаётро дар он фаъол намуда, мубодилаи моддаҳоро афзоиш медиҳанд ва ба ин васи-ла функцияҳои физиологии организмо зиёд мекунанд ва аз ин рӯ, ҳосиятҳои барқарор-куниро зиёд мекунанд, ки ба барқароршавӣ (**шифоёбӣ**) мусоидат мекунанд [6,7].

Регенератсияи аллотрансплантати устухонӣ ҳангоми пайвандкуни устухон аз соҳтори он, бо хун таъмин шудани мавқеи трансплантатсия ва наъви пайванд (ауто- ё аллотрансплантат, трансплантати спонгиозӣ исфандӣ ё кортикалӣ) вобаста аст [8].

Ҳар як пайвандкуни устухон бо ҷамъ-шавии хун байни мавқеи трансплантатсия ва пайванд сафарбарӣ мешавад, ки тадриҷиан резорбсияи хуни ҷамъшуда ва регенератсия бо үнсурҳои ҷавони бофтаи пайвасткунанда ба монанди фибробластҳо ба миён меояд [9].

Дар баробари пайдо шудан ва зиёд шудани шумораи онҳо дар матритеи қалсификатсияшудаи пайванд, равандҳои ташаккули элементҳои бофтаи пайвасткунанда бо фибробластҳое, ки бо рагҳои хун сабзида мешаванд, оғоз мешаванд. Ревасқуляризатсияи аллотрансплантати устухонӣ нисбатан дер ба амал меояд, ки дастрасии лимфосистҳои иммуниро ба ҳучайраҳои пайвандак суст мекунад [10,11].

Нишондод барои пайванд намуданы устухон пешрафти раванди пажмурдашавии гурдаҳо дар заминаи норасои шадиди масуният буд, ки он ба ҳолати мураккаби диспластикӣ ва норасои масуният вобаста аст.

Назорати динамикаи таҷдиди равандхое, ки пас аз истифодаи стимуляторҳои биогенӣ рӯҳ медиҳанд, аз табобати комплексии мақсаднок дар давраи табобати метафилактикаи барқарорсозӣ иборат аст.

Дар асоси таҷрибаи истифодаи стимуляторҳои биогенӣ дар нефролитиаз монатиҳои самаранокии стимуляторҳои биогениро, ки равандҳои ҳаётан муҳимро фаъол мекунанд, татбиқ намудем ва омӯхтаем. Баланд бардоштани мубодилаи моддаҳо, ба ин васила ба пуркуват намудани функцияҳои физиологии бадан, муқовимати бадан ва хосиятҳои барқароркунандаи он мусоидат менамояд.

Бо дарназардошти он, ки уролитиаз дар аснои ҳолати диспластикӣ ба вучуд омадааст, он бо оризаҳои пиелонефрити калкуллёй бо оқибати пажмурдашавии гурда анҷом меёбад. Стимуляторҳои биогенӣ хатари пажмурдашавии гурдаро тавассути баланд бардоштани масунияти кӯдакони бемори гирифтори уролитиаз пешгирӣ мекунанд.

**Мақсади омӯзиш.** Натиҷаи табобати реабилитационии нефролитиази дутарафа, ПК, БМГ-ро тавассути истифодаи стимуляторҳои биогенӣ беҳтар карда, пажмурашавии минбаъдаи гурдаҳо қатъ карда шавад.

**Мавод ва усулҳои тадқикот.** Дар давраи солҳои 2017-2022 дар 78 кӯдаки гирифтори нефролитиази дутарафа (зиёду марҷоншакл) бо ПК II-III дарача, БМГ калкуллёзии III дарача дар заминаи дисплазияи гурда дар кӯдакон стимуляторҳои биогенӣ истифода шуданд.

Синну соли кӯдакон: аз 3 то 5 сола 8 бемор, аз 6 то 8 сола 15 бемор, аз 9 то 11 сола 25 бемор, аз 12 то 18 сола 30 бемор буданд. Аз онҳо 45 нафар писарбача ва 33 нафар духтарон буданд. Динамикаи рафти беморӣ аз собиқаи нефролитиаз бо чараёни шадиди обструктивию фассодии ПК вобаста аст. Дар ҳамаи 78 кӯдак норасои полиорганий

чой дошт, ки бо аломатҳои зерин зоҳир мешуд: ҳароратбаландӣ, олигоанурия, тавозуни ноустувори кислотаю асос ва тавозуни электролитҳо, креатинин, нитрогени боқимонда, Нb, Нt, ALT, AST, норасои масуният.

Дар дараҷаи вазнини токсикоз дар баробари стимуляторҳои биогенӣ табобат бо контрикал (5000-10000 воҳид/кг) ё гордокс (5000-10000 воҳид/кг) гузаронида шуд, ки онҳо бо бастани ферментҳои протеолиз ба ҳуҷайра таъсири муҳофизатӣ мерасонанд, мембранаҳои ҳуҷайраҳоро хифз менамоянд ва равандҳои катаболизмро суст мекунанд. А.А. Азизов бо муаллиф (2014). Гузаронидани табобати десинсибилизационӣ низ ҳатмӣ буд.

Сангҳои гирифташуда дар модели аз фенопласт пешниҳод гашта, сангҳои сершумор ва марҷоншакли аз системаи ҳавзаку ҳолиб дар ҳолати нефролитиази билатералий, ПК, ХБД дар кӯдакон рафъ кардашу-да наасб гаштаанд.



Дар давраи пас аз ҷарроҳӣ ҳангоми муоинаи диспансерӣ норасои масунияти устувор дар заминаи пиелонефрити музмини калкуллёй муқаррар карда шуд.

Барои боздоштани пажмурашавии минбаъдаи гурдаҳо дар баробари табобати мураккаби алоимӣ стимуляторҳои биогенӣ – «пайвандкунии устухон» истифода мешуд.

Истифодаи терапияи комплексӣ бо иловава кардан стимуляторҳои биогенӣ ҳамчун табобати бофтаҳо ҳолати иммунии беморони гирифтори пиелонефрити музмини калкуллёй ва БМГ-ро баланд мекунад.

**Натиҷаҳо.** Дар муолиҷа тадбирҳо ба кам кардан захролудшавӣ, рафъи тавозуни обу электролит ва кислотаю асос, ба эътидол овардани ҳарорати бадан, беҳтар намуда-

ни хосиятҳои реологии хун нигаронида шудаанд.

Табобат тавассути воридкунии дохиливаридии маҷмӯи витаминҳои А, В, С, доруҳои калий, доруҳои гепатотропӣ, агентҳои зидди тромбоситҳо (реополиглюкин, геланитол, гемодез), АТФ, кокарбоксилаза, антигистаминҳо, гормонҳои анаболикӣ гузаронида шуданд. Табобати иммуномодуляторӣ тавассути Т-активин, сиклоферон, аевит ва пайвандкуни бофтаи (бофтаи устухон) ичро шуд. Ҳамин тарик, ба мо мусасар гашт, ки фаъолияти узвҳо барқарор ва раванди пажмурашавии гурдаро қатъ карда намоем.

Беморон таҳти назорати диспансерӣ қарор доранд. Таҳқиқоти назоратӣ ва табобати барқарорсозӣ ҳар сол гузаронида мешаванд. Дар баробари ин ба нишондихандаҳои гомеостаз, уродинамика ва системаи иммунӣ дикқати маҳсус дода мешавад.

Ҳама марҳилаҳои табобати барқарорсозӣ ба эътидол овардани иммунитет ва уродинамика нигаронида шудаанд.

Сарфи назар аз мураккабии ин равандҳо, норасоии масуният ва синдроми пешоб: пиурия, албуминурия, намакҳо ва синдроми дард устувор мемонанд. Бо дарназардошти гуфтаҳои боло, барои пешгирии пажмурдашавии минбаъдаи гурда, стимуляторҳои биогенӣ, «пайванди устухон» истифода бурда шуд. Мавод аз устухони қабурғаи ҳайво-

нот соҳта шудааст, ки лиофилизатсия ва сипас стерилизатсия карда мешавад:

Пайванди устухон дар амалиётҳона анҷом дода мешавад. Майдони пайванди устухон бо хурдтарин ташаккули анатомӣ девори пешу паҳлӯи шикам дар тарафи рости ноф, қад-қади канори паҳлӯи мушаки рости шикам мебошад. Ин минтақа бо камтарин ҳосилаҳои анатомӣ, яъне пӯст ва бофтаи зери пӯст фарқ мекунад. Бевосита дар зери пӯст пешишҳои хурди венозӣ ва рагҳои хурд ҷойгиранд. Сипас, фассияи сатҳӣ, ки дар зери он стимулятори биогенӣ (бофтаи устухон) наасб карда мешавад, яъне. дар зери фассия болои апоневрози мушакҳои кунҷи шикам.

Зери аnestезияи мавқеӣ бо новокаини 2% дар пӯст, насчи зери пӯст ва фассияи сатҳӣ бурриш карда, сипас бандҳои апоневротикиро ба таври кунд васеъ намуда, транспланратсияи порчай бофтаи устухонро гузаронида, ҷарроҳат қабат ба қабат дӯхта мешавад. Дар давраи пас аз ҷарроҳӣ, мониторинги динамикии гемоуродинамика, параметрҳои биохимиавӣ ва иммунологӣ бурда мешавад.

Назорати гемодинамика, уродинамика ва тагироти иммунология, ки аз стимулятори биогенӣ ба амал омадаанд, дар ҷадвал оварда шудаанд. Нишондихандаҳо пеш аз ва баъд аз истифодаи стимуляторҳои биогенӣ пешниҳод гаштаанд.

### Динамикаи натиҷаҳои тадқиқоти иммунологӣ дар давраи табобати барқарорсозӣ.

№	Номи нишондихандаҳо холати иммунӣ	Меър	Вақти гирифтани ташхис		
			То амалиёт	Баъди як мояни гузаронидани транспланратсия	Баъди шаш мояни гузаронидани транспланратсия
<b>1. Иммунитети ҳуҷайравӣ</b>					
A.	CD <sub>3</sub> (т-лимфоситҳо)	55-69%	30-37%	36%	67%
Б.	CD <sub>4</sub> (т-хелперҳо)	55-69%	27%	24%	64%
В.	CD <sub>8</sub> (т-супрессорҳо)	55-69%	10%	12%	55%
Г.	CD <sub>20</sub> (в-лимфоцитҳо)	55-69%	15%	17%	58%
Д.	CD <sub>95</sub> (апоптиз)	55-69%	18%	19%	61%
Е.	Фагоситоз	100%	75%	86%	98%
<b>2. Иммунитети гуморалӣ</b>					
A.	Иммуноглобулин - А	197±24 мг%	134 мг%	148 мг%	195 мг%
Б.	Иммуноглобулин - М	105±9 мг%	0,79 мг%	0,93 мг%	103 мг%
В.	Иммуноглобулин - G	1320±119 мг%	889 мг%	949 мг%	1300 мг%

Тавре ки аз ин ҷадвал дидা мешавад, дар давраи пеш аз ҷарроҳӣ параметрҳои хола-

ти иммунӣ (ҳуҷайравӣ ва гуморалӣ) якбора паст мешаванд. Пас аз пайвандкуни усту-

хонҳо, нишондиҳандаҳои ҳолати иммунӣ ба ҳолати муқаррарӣ баргаштанд.

Бо дарназардошти он, ки реваскуляризация дер рух медиҳад ва дастрасии лимфоситҳои иммунӣ ба ҳуҷайраҳои пайванд суст мешавад, мо пайванди устухонҳоро дар беморони гирифттори сангҳои бисёру марҷоншакли дутарафаи гурда, **БМГ** дар марҳилаи терминалӣ, дар давраи табобати барқарорсозӣ анҷом медиҳем.

Ҳамин тариқ, аз ҳисоби ангезиши бадан бо стимуляторҳои биогенӣ муюссар мегардад, ки раванди илтиҳобӣ қатъ карда шавад, мақоми иммунӣ баланд шавад ва ба ин васила фаъолияти раванди пажмурдашавии гурдаҳоро бозошта шавад.

Мисолеро пешниҳод менамоем. Бемор Н.- 22-сола. Бо шикоятҳо аз дарди доимию кундзехӯн дар минтақаи камари чап ва сустии умумӣ қабул карда шуд. Аз анамнез маълум шуд, ки дар синни 5 солагӣ бо ташхиси “нефролитиази дутарафа, ПК дараҷаи II-III, **БМГ** дараҷаи I “ ба ў амалиёти ҷарроҳӣ гузаронида шудааст.

Амалиёти «Нефрутеректомия аз тарафи рост» бинобар марги гурда аз пионефрози қалқулезӣ анҷом дода шудааст. Дар тӯли чанд соли охир табобати алоимӣ гирифта беҳшавӣ надодааст.

Аломатҳои норасоии узвҳои сершумор (уремия, нафаскашии уремикӣ, камхунӣ, дарунаравии уремикӣ ва ф.) меафзуданд. Бемор ду маротиба бо беҳбудии кӯтоҳмуддат диаглиз гирифт. Бад шудани ахвол сангҳои бисёру марҷонмонаиди гурдаи ягонаи чап, пиелонефрити қалқулёзию обструктивӣ (ПКО) ва bemorии музмини гурда (**БМГ**) вобаста аст. Бо дарназардошти гуфтаҳои боло, тасмим гирифта шуд, ки “амалиёти хатарнок”

анҷом дода шавад: декомпресивию санатсионӣ бо хориҷ кардани сангҳо, нефроуретеролиз ва дериватсияи пешоб.

**Бозёфти оперативӣ:** Дар баробари раванди обструктивӣ ва нефросклерози шадид, фибролипоматоз бо бандшавии лимфа ва хуни варидҳо ба назар мерасад. Пас аз хориҷ кардани сангҳо, нефроуретеролиз ва озод кардани рагҳои асосии гурда аз часпишиши илтиҳобӣ анҷом дода шуд. Сипас дренажгузории ҳавзаку ҳолиб гузаронида шуд.

Дар давраи баъдиамалиётӣ сар карда аз рӯзи дуюм пешоб 100 мл пайдо шуд, дар рӯзҳои минбаъда диурез тадриҷан зиёд ва барқарор шуд, азотемия кам шуд. Дар оҳири моҳи якум параметрҳои уро- ва гемодинамикӣ ба ҳолати муқаррарӣ баргаштанд. Бемор таҳти назорати уролог барои табобати диспансерӣ ҷавоб дода шуд. Дар давоми 2 соли мушоҳида бадшавии ҳолат мушоҳида намешавад, вале сустии умумӣ, иштиҳо суст, хуручи пиелонефрит ба назар мерасад. Ба ин муносибат қарор дода шуд, ки ба табобати реабилитационӣ «Пайванди устухон» бо усули Филатов (1953) стимуляторои биогенӣ илова карда шавад. Бо ин мақсад bemор дар bemorxona бистарӣ карда шуда, муюнаи пурраи клиникию лабораторӣ ва иммунологӣ гузаронида шуд.

**Хулоса.** Ҳамин тариқ, дар давраи тӯлонии пас аз истифодаи стимуляторҳои биогенӣ (бофтai устухон) аломатҳои норасоии полиорганӣ барқарор мешаванд. Унсурҳои тамоми қисмҳои системаи иммунӣ махсусан ба таври назаррас ба эътидол меоянд. Дар натиҷа, марги гурда пешгирий карда мешавад, яъне. уро- ва гемодинамикаи кӯдакони bemori гирифттори нефролитиази дутарафаи мураккаб беҳтар мешавад.

### Адабиёт

- Литман И. «Оперативная хирургия». Издательство Академии наук Венгрия-Будапешт-1981. Стр.315-335.
- Ю.И. Лопухин., В.С. Савельев. «Хирургия». Москва-1997. Стр.111-113.
- Филатов В.П. Тканевая терапия (учение о биогенных стимуляторах): Стенограмма двух публичных лекций, прочит. для врачей / Герой Соц. Труда лауреат Сталинских премий акад. В.П. Филатов. (2-е изд.). М.: Знание, 1953. 48 с.
- Филатов В.П. Тканевая терапия (Лечение биогенными стимуляторами). Ташкент: Госиздат УзССР, 1948 (тип. №1). 208 с.

5. Брук А.М., Вилянский М.П. Лечение способом подсадки тканей. Челябинск: Челяб. обл. гос. изд-во, 1952. 47 с.
6. Айвазян А.В. Тканевая терапия при урологических заболеваниях // Клиническая медицина. 1951. №3. С.70-72.
7. Коган Е.С. Опыт лечения бронхиальной астмы тканевыми препаратами // Врачебное дело. 1948. №7. С.629-630.
8. Venediktova K.P. Experience of tissue therapy in dermatology: Ph.D. dis. Rostov n / D., 1954. 10 p.
9. N.Z. Monakov. Alloplasty in surgery and traumatology. Proceedings of the VIII Plenum of the Boards of the All-Union Society of Surgeons. Leningrad - 12-14, 1964.
10. A.P. Koveshnikov. Alloplasty for recurrent inguinal hernias. 1965. P. 205.
11. R.B. Bekiev. Use of a porcupine needle for fractures of tubular bones. Candidate's abstract. honey. Sciences. 1968.

## К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ТКАНЕВОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ДВУСТОРОННЕМ МНОЖЕСТВЕННОМ КОРАЛЛОВОМ НЕФРОЛИТИАЗЕ НА ФОНЕ КАЛЬКУЛЕЗНОГО ПИЕЛОНЕФРИТА И ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ

Азизов А.А. <sup>1,2</sup>, Шарипов А.М. <sup>1,2</sup>, Бадалов Ш.А. <sup>1,2</sup>, Магзумов Д.Р. <sup>3</sup>, Азизов Б.А. <sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Кафедра детской хирургии ТГМУ имени Абуали ибн Сино. <sup>2</sup> Государственное учреждение Республиканский научно-клинический центр педиатрии и детской хирургии. <sup>3</sup> Медико-диагностический центр «Шифой Рахмон». <sup>4</sup> ROS «Tabiati solim».

Одним из популярных методов лечения с древних времен является использование препаратов, полученных из костной ткани животных. В статье представлены результаты анализа метода тканевой терапии академика В.П. Филатова по использованию костной ткани. Приведены данные об основных клинических эффектах тканевых препаратов в современном информационном поле по тканевой терапии, что позволяет сделать вывод: - история развития научных и клинических исследований известного с древних времен метода лечения, полученного из тканей животных, особенно из костной ткани животных (ксенотрансплантат - костный трансплантат, взя-

тый от теленка человеку), указывает на эффективность, доступность и безопасность этих методик при всех хирургических патологиях, в частности при двустороннем нефролитиазе, хроническом заболевании почек.

Таким образом, имеет смысл задуматься о необходимости использования забытых официальной медициной популярных методов терапии и профилактики заболеваний, одним из которых является тканевая терапия.

**Ключевые слова:** двусторонние концентрические и множественные конкременты, ДЦП, ХБП, фибролипоматоз почек, биогенные стимуляторы, костная пластика.

## TO THE QUESTION OF THE APPLICATION OF TISSUE THERAPY IN BILATERAL MULTIPLE CORAL NEPHROLITIASIS ON THE BACKGROUND OF CALCULOUS PYELONEPHRITIS AND CHRONIC KIDNEY DISEASE IN CHILDREN

Azizov A.A <sup>1,2</sup>, A.M. Sharipov <sup>1,2</sup>, Badalov SH.A <sup>1,2</sup>, Magzumov D.R. <sup>3</sup>, Azizov B.A. <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Department of Pediatric Surgery, Tajik State Medical University named after Abuali ibn Sino.<sup>2</sup>State Institution Republican Scientific Clinical Center of Pediatrics and Pediatric Surgery.<sup>3</sup>Medical diagnostic center «Shifoi Rahmon».<sup>4</sup>ROS «Tabiati solim».

One of the popular methods of treatment since ancient times is the use of derivative preparations from animal bone tissue. The article presents the

results of the analysis of the tissue therapy method of Academician V.P. Filatov on the use of bone tissue. Data are given on the main

clinical effects of tissue preparations in the modern information field on tissue therapy, which allows us to conclude: - the history of the development of scientific and clinical research of a treatment method known from ancient times, derived from animal tissues, especially animal bone tissue (xenograft - bone graft taken from a calf to a human) indicates the effectiveness, availability and safety of these techniques in all

surgical pathologies, in particular in bilateral nephrolithiasis, chronic kidney disease.

Thus, it makes sense to think about the need to use the forgotten official medical - popular methods of therapy and prevention of diseases, one of which is tissue therapy.

**Key words:** bilateral staghorn and multiple concrements, CP, CKD, renal fibrolipomatosis, biogenic stimulants, bone grafting.

**Азизов Азам Азизович**, д.и.т. профессори кафедраи чаррохии кӯдакони МДТ «ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино»; Тел: 918-64-41-51

**ШариповАсламхонМахмудович**, д.и.т., мудири профессори кафедраи чаррохии кӯдакони МДТ «ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино»; E-mail: [aslam72@mail.ru](mailto:aslam72@mail.ru) Тел: 907-70-82-50

**Бадалов ШамсiddинАлиевич**, ассистенти профессори кафедраи чаррохии кӯдакони МДТ «ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино»; E-mail: [shamsiddin.1985b@gmail.com](mailto:shamsiddin.1985b@gmail.com) Тел: 918-33-26-73; 887-00-33-85

**Магзумов Дилшод Рахмонходжаевич**, директори Маркази табобтӣ-ташхисии «Шифои Раҳмон»; -mail: [magzumov1971@mail.ru](mailto:magzumov1971@mail.ru) Тел: 918-91-15-00

**Азизов БахтиёрАзамович**, директори ЧМД «Табиати солим». Тел: 907-07-97-55; 919-39-27-02

**Азизов Азам Азизович**, д.м.н., профессор кафедры детской хирургии ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино»; Тел: 918-64-41-51

**ШариповАсламхонМахмудович**, заведующий кафедрой детской хирургии ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино»; E-mail: [aslam72@mail.ru](mailto:aslam72@mail.ru) Тел: 907-70-82-50

**Бадалов ШамсiddинАлиевич**, ассистент кафедры детской хирургии ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино»; E-mail: [shamsiddin.1985b@gmail.com](mailto:shamsiddin.1985b@gmail.com) Тел: 918-33-26-73; 887-00-33-85

**Магзумов Дилшод Рахмонходжаевич**, директор Лечебно-диагностический центр «Шифои Раҳмон»; -mail: [magzumov1971@mail.ru](mailto:magzumov1971@mail.ru) Тел: 918-91-15-00

**Азизов БахтиёрАзамович**, директор ООО «Табиати солим». Тел: 907-07-97-55; 919-39-27-02

**Azizov Azam Azizovich**, Doctor of Historical Sciences, Professor of the Department of Pediatric Surgery, State Medical University named after Abuali Ibni Sino; Tel: 918-64-41-51

**Sharipovaslamkhonmakhmudovich**, Head of the Department of Pediatric Surgery, Abuali Ibni Sino State Medical University; E-mail: [aslam72@mail.ru](mailto:aslam72@mail.ru) Phone: 907-70-82-50

**Badalov Shamsiddinalievich**, Assistant of the Department of Pediatric Surgery, State Medical University named after Abuali Ibni Sino; E-mail: [shamsiddin.1985b@gmail.com](mailto:shamsiddin.1985b@gmail.com) Phone: 918-33-26-73; 887-00-33-85

**Dilshod Magzumov**, Director Medical and Diagnostic Center; -mail: [magzumov1971@mail.ru](mailto:magzumov1971@mail.ru) Phone: 918-91-15-00

**Азизов БахтиёрАзамович**, директор ООО «Табиати солим». Phone: 907-07-97-55; 919-39-27-02

## СИНДРОМИ ДЕФЕКАЦИЯИ ОБСТРУКТИВӢ ДАР БЕМОРОНИ ДОРОИ БЕМОРИҲОИ МУЗМИНИ ҶАРРОХИИ КАНАЛИ МАҚЪАД

Аннаев М.Б.

Кафедраи ҷарроҳии умумии №1 ба номи профессор А.Н. Қаҳҳоров  
МДТ “ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино”, Тоҷикистон

**Муҳиммият.** Айни замон, омӯзиши адабиёти илмӣ муайян кардааст, ки 7% -и аҳолии қалонсол 10-60%-и беморони қабзияти музмин дорои симптомҳои дефексияи обструктивӣ (иснисидодӣ) мебошанд: душворшавии дефекасия, ки онро зӯр задан, тенезмҳои такроршаванд, эҳсосоти пурра холӣ нашудани рострӯда, истифода намудани даст барои холи кардани рострӯда, истифода намудани доруҳои таскиниҳонда ва ё имола, нороҳатӣ ва дард дар қисмҳои поёни шикам [1, 3, 6].

Қабзияти функционалий маъмулан ба қабзияти оҳистагузаранд ва қабзияти ҳамроҳ бо ихтиоли амали дефекасия тасниф мешавад [7]. Муаллифон таъкид мекунанд, ки беморони дорои синдроми дефекасияи обструктивӣ (ДОС) ҳамеша транзити мӯтадили муҳтавои дохили рӯдai гафро доранд, бо таваққуфи сегменти ректосигмоидии рӯдai гафс [8]. Муқарарр карда шудааст, ки, такрибан 20%-и занҳои болиф аз ДОС озор мебинанд [9, 10], аз чумла бо ректоселе то 48,2%-и ҳолатҳо[5].

Таҳлили адабиёти илмӣ нишон медиҳад, ки сабаби ДОС гуногун аст, натиҷаи ҳамбастагии сабабҳои зиёди функционалий ва анатомӣ аст, ки ба механизмҳои таҳлия ҳангоми дефексия таъсир мерасонад [2, 9]. Айни замон «стандарти тиллой»-и табобати ҷарроҳии ДОС мавҷуд нест, мушкили он интиҳоби дурусти усуљҳои консервативӣ ва ҷарроҳии табобат ва якҷоя истифода кардани онҳо аст [4]. Дар робита бо гуфтаҳои боло, омӯхтани ҳусусиятҳои синдроми дефекасияи обструктивӣ дар беморони дорои бемориҳои музмини ҷарроҳии канали мақъад мубрам мебошад.

**Мақсади таҳқиқот.** Омӯхтани басомади дучоршавӣ ва ҳусусиятҳои зуҳуроти клиникии синдроми дефекасияи обструктивӣ дар беморони дорои бемориҳои музмини ҷарроҳии канали мақъад иебошад.

**Мавод ва усуљҳои таҳқиқот.** Мо таҳлили ретроспективни таърихи бемории 3822 беморро гузаронидем, ки дар шуъбаи колопроктологияи МД МТШ №2 ш. Душанбе аз соли 2017 то 2022 бистарӣ буданд. Синну соли миёнаи беморон  $49,2 \pm 15$  солро ташкил дод. Аломатҳои асосии синдрома синдроми дефекасияи обструктивӣ мушкилии дефексия ва эҳсосоти нопурраи холӣ шудани рострӯда мебошанд. Дарднокӣ ҳангоми дефекасия, ки яке аз симптомҳои ДОС дар беморони дороим ҲҲПАК ҳастанд, мувофиқи шкалаи визуалӣ-аналогӣ (ВАШ) аз 0 то 100% буд. Ҳусусиятҳои шиддатнокии дард мувофиқи ВАШ дар 5 дараҷа зоҳир шуд: аз на будани дард то дарди тоқатнозазир.

Барои бемориҳои ҷарроҳишавандай музмини канали мақъад (БЧМКМ) аз усуљҳои инструменталии таҳқиқот истифода карда шуд: таҳқиқот бо ангуштон, ано- ва ректороманоскопия, зондгузорӣ дар роҳҳои носурҳо, ТУС-и сфинктери мақъад, фистулография ва манометрияи аноректалӣ. Бояд қайд кард, ки мавҷуд будани зонди борики мақъад дар дастгоҳи «Гастро Скан-СФ» барои мо имконият дод, ки онро дар беморони дорои тангшавии пасазҷарроҳии канали мақъад истифода намоем. Ҳамчунин дар ҳамаи беморон пурсишномаро, ки дар Маркази давлатии илмии колопроктология (МДИК) таҳия карда шудааст (соли 1993) ва баҳогузории функсияи холишавӣ бо балл, ҳамчунин функсияи нигоҳ доштан бо ёрии шкалаи баҳогузорӣ ба дараҷаи инконтиненсияи (Шкалаи Векснер) ба кор бурданд. Барои муайян кардани басомади дучоршавӣ ва ҳусусиятҳои синдроми обструктивии (иснисидоди) дефекасия дар байни беморони дорои БЧМКМ ҳамаи беморон ба 4 гурӯҳ ҷудо карда шуданд: гурӯҳ I –аз 1954 бемори дорои геморрои музмин; дар гурӯҳ II – 1356 бемори дорои носурҳои рӯдаи рост; дар гурӯҳ III – 452 бемори дорои кафида-

гии музмини мақъад ва 60 бемори дорои тангшавии пасазчарроҳии канали мақъад ба гурӯҳи IV – дохитл шуданд.

Коркарди омории натиҷаҳо бо ёрии бастаи стандартии барномаҳои амалии Statistica 10.0 (StatSoftInc., ИМА) анҷом дода шуд. Бузургиҳои миқдорӣ дар шакли қимати миёна ва ғалтҳои стандартии он ( $M \pm m$ ) тавсиф карда шуданд. Бо мақсади муайян кардани басомади қиматҳои нишондиҳандаҳои сифатии байни гурӯҳҳо ва баҳодиҳӣ ба қиматҳои оморӣ аз критерияи  $\chi^2$  истифода карда шуд. Фарқият ҳангоми аз ҷиҳати оморӣ муҳим будани сатҳи  $p < 0,05$  муҳим шуморида шуд.

**Натиҷаҳои таҳқикот.** Ҳайати синнусолӣ-чинсии беморони дорои ДОС дар заминаи БЧМКМ нишон дод, ки чинси мард бартарӣ дошт ва 2837 (74,2%), занҳо - 985 (25,8%)-ро ташкил доданд, яъне се маротиба кам буданд, ки ин дар натиҷаи фарқиятҳои хусусиятҳои

анатомӣ-физиологии чатан ва канали мақъад дар мардҳо ба вуҷуд омадааст. Қисми бештари мардҳоро (37,2%) беморони синну соли 40-59-сола ташкил доданд, ки ба синну соли қобилияти корӣ тааллук доранд. Дар байни занҳо бошад, бартариро (14,8%) беморони синну соли 20-29-сола ташкил доданд.

Дар байни беморони дорои БЧ МКМ беморони дорои БМ 1954 (51,1%) ҳолат; дорои носури рӯдаи рост (НРР) - 1356 (35,5%); бо кафидагии музмини рӯда (КМР) - 452 (11,8%) беморонро ташкил доданд ва 60 (1,6%) дорои стенози пасазчарроҳии канали мақъад (СПКМ) (ҷадвали 1) буданд. Ҳамин тавр, беморони дорои бавосири музмин, дар байни беморони дорои БЧМКМ мавқеи асосиро қасб мекарданд, дар ҷои дуюм – носури рӯдаи рост (НРР) меистад. Дар ин таҳқикот беморони дорои стенози пасазчарроҳии канали мақъад (60 (1,6%) ҳолатро ташкил дод (дар 5 сол).

#### Ҷадвали 1. – Соҳтори бемориҳо дар байни беморони дорои бемориҳои ҷарроҳишавандай музмини канали мақъад (БЧКМ).

БЧМКМ	Мутл. (%)
Носури музмин (НМ)	1954(51,1%)
Носури рӯдаи рост (НРР)	1356(35,5%)
Кафидагии музмини мақъад (КММ)	452(11,8%)
Стенози пасазчарроҳии канали мақъад (СПКМ)	60(1,6%)
Ҳамагӣ:	3822(100,0%)

Тибқи маълумоти ҷавдали 1, дар байни шикоятҳое, ки беморони ҳама гурӯҳҳои таҳқиқшаванда пешниҳод кардаанд, душворӣ ва зӯрзаний аз ҳад зиёд ҳангоми де-

фексия, ҳамчунин дарозшавии муҳлати онҳо дар 100,0% -и ҳолатҳо (60), дар беморони дорои СПКМ диданд шуд. Дар ҷои дуюм симптомҳои зикршуда дар беморо-

#### Ҷадвали 2.- Шикоятҳои беморони дорои бемориҳои ҷарроҳишавандай музмини канали мақъад.

Гурӯҳ Шикоятҳо	I n=1954 (%)	II n=1356 (%)	III n=452 (%)	IV n=60 (%)	Ҳамагӣ: n=3822 (%)
Душворӣ ва аз ҳад зиёд зӯр задан ҳангоми дефекатсия	204 (10,4%)	99 (7,3%)	287 (63,5%)	60 (100,0%)	650 (17,0%)
Увеличение длительности дефекации	62 (3,2%)	81 (6,0%)	359 (79,4%)	60 (100,0%)	562 (14,7%)
Ощущение неполного опорожнения	70 (3,6%)	78 (5,7%)	233 (51,5%)	47 (78,3%)	428 (11,2%)
Болезненность дефекации	45 (2,3%)	64 (4,7%)	452 (100,0%)	34 (56,7%)	595 (15,6%)
Ректальное кровотечение	1187 (60,7%)	14 (1,0%)	94 (20,8%)	19 (31,7%)	1314 (42,2%)
Ручное пособие при стуле	7 (0,4%)	17 (1,2%)	-	12 (20,0%)	36 (0,9%)

Эзоҳ:  $p < 0,05$  ҳангоми муқоиса кардани байни гурӯҳҳо (тибқи критерияи  $\chi^2$ )

ни дорои КММ дида шуд, ки мутаносибан 65,3 ва 74,9% -ро ташкил дод. Шикоятҳо аз хусуси пурра холӣ нашудаи дар 428 (11,2%) бемор аз ҳамаи беморони таҳқиқшуда дида шуд, ки дар байни онҳо мавқеи асосиро беморони гурӯҳи IV дар СПКМ – 47 (78,3%) муоинаҳо ба назар расид. Дар-днокӣ ҳангоми дефекатсия дар байни беморони ҳамаи гурӯҳҳо 595(15,6%) ҳолатро ташкил дод, аз онҳо 452(100,0%) аз тарафи беморони гурӯҳи III – и дорои КММ дида шуд. Басомади муайян кардани симптомҳои хоси ДОС дар беморони ҳама

гурӯҳҳои таҳқиқшуда дар ҷадвали 2 оварда шудааст.

Аломатҳои ДОС (се ва зиёда симптомҳо) дар беморони дорои БЧМКМ дар 747 (19,5%) ҳолат дида шуд (ҷадвали 3): дар 301 (15,4%) ҳолат дар беморони гурӯҳи I – и дорои носури музмин, дар 84 (6,2%) беморони гурӯҳи II бо носури рӯдаи рост, дар 307 (67,9%) ҳолат дар беморони гурӯҳи III дорои кафидагии музмини мақъад ва дар 55 (91,7%) ҳолат ҳангоми тангшавии пасазҷарроҳии канали мақъад дар байни беморони гурӯҳи IV ба мушоҳида расид.

### Ҷадвали 3.- Басомади дучоршавии ДОС дар байни беморони дорои бемориҳои музмини канали мақъад.

Гурӯҳ	I (n=1954)	II (n=1356)	III (n=452)	IV (n=60)	Всего: (n=3822)
Басомади ДОС, мутл. (%)	301 (15,4%)	84 (6,2%)	307 (67,9%)	55 (91,7%)	747 (19,5%)

Эзоҳ:р< 0,05 ҳангоми муқоиса кардани байни гурӯҳҳо (тибқи критерияи  $\chi^2$ )

Дараҷаи I-и шиддатнокии дард мувоғиқи шкалаи ВАШ танҳо дар байни беморони дорои КММ дида нашуд, аммо дар байни ҳамаи беморони ин гурӯҳ дараҷаҳои гуно-гуни шиддатнокии дард ба қайд гирифта шуд. Дарди саҳт, яъне дараҷаи III-и шиддатнокии дард дар байни беморони дорои КММ-и сатҳӣ дида шуд (19,7% аз 89 муоина) ва СПКМ дар яқҷоягӣ бо охирин (11,7% дар байни 60 бемор). Дарди тоқатнопазир (дараҷаи V – баҳодиҳии шиддатнокии синдроми дард мувоғиқи шкалаи ВАШ) дар 17 нафари беморони дорои КММ-и амиқ буд. (Дар ҳолатҳои боқимондадарди суст ва миёна (304 (51,1%) ва 178 (29,9%) мутаносибан дар байни 595) дард дар беморони дорои ДОС дар заминай БЧМКМ дида шуд.

Дар байни ҳамаи беморони таҳқиқшуда 36 (0,9%)-и беморон ҳангоми дефекатсия ба усуљҳои дастӣ рӯ оварданд: 7 (0,4%) ҳолат дар беморони дорои бавосири музмин; 17 (1,2%) – бо НРР ва 12 (20,0%) – бо СПКМ. Қайд кардан зарур аст, ки беморони дорои бавосири музмин ҳангоми дефекатсия бинобар ректосели ҳамроҳшуда ба усуљҳои дастӣ рӯ оварданд. Дар натиҷаи дарднокӣ ягон бемори дорои КММ ҳангоми дефекатсия ба усуљҳои дастӣ рӯ наовардаанд.

Қайд кардан зарур аст, ки қисми бештари ДОС дар байни беморони дорои бемориҳои канали мақъадро беморони дорои тангшавии пасазҷарроҳии канали мақъад ташкил дод, ки 91,2%-и ҳолатҳоро ташкил до два дорои хусусиятҳои органикӣ буд, ки ислоҳи ин беморӣ дар ин категорияи беморон бо роҳи амалиёти ҷарроҳӣ амалӣ кардан лозим аст. Дар 5 муоина(аз 60 нафари дорои СПКМ беморони дорои дараҷаи I-и тангшавӣ танҳо аз мавҷуд будани дард ҳангоми дефекатсия шикоят доштанд. Дар ҷои дуюм аз ҷиҳати миқдори дучоршавии ДОС дар беморони дорои кафидагии канали мақъад (КАМ) меистод, ки 67,9%-и ҳолатҳоро ташкил дод. Қисми қами ДОС-ро беморони дорои носурҳои рӯдаи рост ташкил медоданд, ки Наименъшую часть СОД составили больные со свищами прямой кишки, 6,2% -и ҳолат буданд. Сабабҳои асосии ДОС дар ин беморонтанҳо ҳангоми носурҳои мураккаби параректалӣ бо пектенози канали мақъад ба мушоҳида расид.

Дар беморони гурӯҳи I-и дорои носури музмин қисми асосии ДОС дар беморони дорои ректосели ҳамроҳшуда ба мушоҳида расид, ки дар 213 (70,8%) бемор мавҷуд буд ва тибқи маълумоти манометрии анорек-

татай хусусияти омехта дошт. Дар байни беморони чинси марди гурӯҳи I –и дорои бавосири музмин (БМ) ва дар беморони ҳарду чинси гурӯҳи II бо роги музмини мақъад (РММ) бартарӣ доштани хусусиятҳои функционалии синдромидефекатсияи инсидодӣ (СДИ) ба мушоҳида мерасад. Бояд қайд кард, ки омӯзиши басомадҳои дучоршавии беморӣ дар байни БМЧКМ дар беморони дорои СПКМ ҳиссаи камтаринро (1,6%) ташкил дод, аммо дар онҳо СДИ дар байни ҳама беморони дорои бемориҳои КМ бисёртар буд, ки ин дар колопроктология хеле актуалий буда, танҳо табобати ҷарроҳиро талаб мекунад.

Беморони дорои БМЧКМ дар маҷмуъ аз нигоҳ дошта натавонистани носури мақъадии (НМ) рострӯда шикоят меқунанд, ки 15,9%-и ҳолатҳоро ташкил дод (чадвали 4). Шикоятҳои зиёдтарро беморони дорои БМ (гурӯҳи I) баён доштанд, ки 21,1%-и муои-наҳоро ташкил доданд. Ягон ҳодисаи нигоҳ

дошта натавонистани муҳтавои рӯдаҳо дар беморони дорои РММ (гурӯҳи III) дида нашуд, ки дар ин беморон аз спазми доимии НМ вобаста буда, мувоғики шкалаи Векснер басифр баробар буд. Дар байни беморони дорои СПКМ (гурӯҳи IV) он танҳо дар 3 ҳолат (5,0%) пас аз буриданӣ НРР дида шуд. Тибқи маълумотҳои натиҷаҳои манометрияи аноректалӣ фишор дар канали мақъад (КМ) дар ҳолат оромӣ дар ҳама гурӯҳои таҳқиқшавандай беморон  $50\pm5,8$  мм.сут. сим. –ро ташкил дод, нишондиҳандай камтарин дар беморони дорои бавосири музмин (БМ) -  $43\pm4,4$  ба қайд гирифта шуд. Баръакс, нишондиҳандаҳои баланди фишор да КМ ( $59\pm3,2$ ) нишондиҳандаҳои камтарини фишор ҳангоми бо хости худ кашиш додани НМ рострӯда ( $104,8\pm27,7$ ) ба назар расид, дар манометрияи аноректалӣ дар байни беморони дорои РММ дард ва спазми доимӣ муайян карда шуд, ки аз хусусияти функционалии он дарак медиҳад.

#### Чадвали 4. Хусусиятҳои функцияи нигоҳ доштани сфинктери мақъад да беморони дорои бемориҳои ҷарроҳишишавандай музмини НМ.

Гурӯҳ	I n=1954	II n=1356	III n=452	IV n=60	Ҳамагӣ: n=3822
Шикоятҳо аз нигоҳ дошта натавонистани муҳтавои рӯдаҳо	412 (21,1%)	179 (13,2%)	0,0	3 (5,0%)	594 (15,9%)
Фишор дар канали мақъад (КМ) дар оромӣ, мм.сут.сим. (N - $52,0\pm5,6$ )	$43\pm4,4$	$48\pm4,9$	$59\pm3,2$	$52\pm2,8$	$50\pm5,8$
Фишор ҳангоми бо ирода кашиш додани он, мм.сут. сим. (N - $144,0\pm17,4$ )	$136,7\pm22,4$	$140,6\pm19,2$	$104,8\pm27,7$	$142,8\pm4,4$	$142,9\pm19,2$
Баҳодиҳӣ тибқи шкалаи Векснер (M±n)	$3,4\pm1,8$	$2,2\pm1,6$	0,0	$1,8\pm1,2$	$3,2\pm1,4$

Эзоҳ:р< 0,05 ҳангоми муқоиса кардани гурӯҳҳо (тибқи критерияи  $\chi^2$ )

Ченкуни манометрии ҳамаи беморони дорои СПКМ бинобар танг будани хусусиятҳои органикӣ ва имконнапазирии гузоштани дастгоҳи зонд дар КМ гузаронида нашуд, балки дар беморон танҳо ҳангоми тангшавии дараҷаи I АК иҷро карда шуд, ки 8 (11,1%) ҳолатро ташкил дод (дараҷаи II СПКМ - 53 (73,6%) ҳолат ва дараҷаи III - 11 (15,3%)) ва дар онҳо роги КМ дида нашуд. Дар ин маврид нишондиҳандаҳои ин таҳқиқот дар ҳудуди меъёр қарор доштанд (фишор дар КМ дар ҳолати оромӣ -  $52,0\pm2,8$  мм.сут. сим. Ва фишор ҳангоми кашишҳӯрии ихтиёри -  $142,8\pm4,4$  мм. сут. сим.). Па-

раметрҳои дар боло зикршудаи манометрияи аноректалӣ дар беморони дорои НРР ба ҳисоби миёна мутаносибан  $48\pm4,9$  ва  $140,6\pm19,2$  мм. сут. сим. –ро нишон доданд. Сабаби душворӣ ва дарднокии дефекатсияи дар беморони гурӯҳи II, яъне дорои НРР пектенози сфинктери мақъад дар нохияи сӯроҳии дарунии носур ба ҳисоб меравад. Ҳунравӣ аз канали мақъад (КМ) дар беморони дорои бемориҳои музмини ҷарроҳишишавандай канали мақъад дар маҷмуъ дар 1314 (42,2%) ба мушоҳида расид. Аз онҳо аз ҷиҳати миқдор бартарӣ доштани ҳолатҳои ҳунравӣ дар беморони гурӯҳи I –

и дорои бавосири музмин дида шуд, ки 60,7% -и муоинаро ташкил дод. Аломатҳои СДИ пас аз хомӯш шудани синдроми дард дар канали мақъад дар беморони дори РММ (роғи музмини мақъад) нест шуданд, ки транзитор ва хусусияти функциональии синдроми дар боло зикршуда ба ҳисоб мера-ванд. Хусусияти функционалии ин синдром дар беморони дори РММ бинобар дарди ҳангоми дефекатсия пайдошуда ва спазми доимии сфинктери мақъад бартарӣ дорад.

**Хулоса.** Синдроми дефекатсия обструк-

тивӣ дар беморони дори бемориҳои музмини ҷаррохишавандай канали мақъад дар 19,5% ҳолат ба қайд гирифта шуданд. Дар байнин онҳо беморони дори тангшавии пасазҷарроҳии канали мақъад бартарӣ дошта, сдар 67,9% ҳолат дида шуданд ва хусусияти функционалдоранд. Хусусиятҳои синдроми дефекатсияи функционалӣ дар беморони дори бавосири музмин омехта мебошанд, дар ин маврид қисми органикро дар занҳо ректосели ҳамроҳшуда ташкил ме-кунад.

### Адабиёт

1. Волобуев А.И. и др. Руководство по лучевой диагностике в гинекологии. СПб., 2008.
2. Деринов А.А, и др. Тактика обследования и лечения женщин с дисценцией тазового дна в колопроктологической практике / Материалы всероссийского форума «Пироговская хирургическая неделя». — 2010. — С. 381—82.
3. Орлова Л.П. и др. Особенности лучевой диагностики ректоцеле // Медицинская визуализация. — 2006. — № 1. — С. 98—102.
4. Перов Ю.В. Синдром обструктивной дефекации / Ю.В. Перов, И.С. Попова, И.А. Михайлов // Новости хирургии Том 24, №4, 2016. Стр. 394-400.
5. Фоменко О.Ю., Состояние функции эвокуации и держания у пациенток с синдромом обструктивной дефекации / О.Ю. Фоменко и др. // Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы колопроктологии». Колопроктология, 2017, №3 (61), стр. 84.
4. 6 Andromakos N, Skandalakis P, Troupis T, Filippou D. Constipation of anorectal outlet obstruction: pathophysiology, evaluation and management. J GastroenterolHepatol. 2006 Apr;21(4):638-46.
7. Zbar AP, Wexner SD. Coloproctology. SpringerVerlag Specialist Surgery Series. London, UK: Springer-Verlag London Limited; 2010. 221 p.
8. Steele SR, Mellgren A. Constipation and Obstructed Defecation. Clin Colon Rectal Surg. 2007 May; 20(2): 110-17. doi: 10.1055/s-2007-977489.
9. Travaglio E, Lemma M, Cuccia F, Tondo M, Giannini I, Di Lena M, et al. Prevalence of constipation in a tertiary referral Italian Colorectal Unit. Ann ItalChir. 2014 May-Jun;85(3):287-91.
10. Tack J. Current and future therapies for chronic constipation // Best Pract. Res. Clin. Gastroenterol. — 2011. — 25(1). — P. 151—58.

## СИНДРОМ ОБСТРУКТИВНОЙ ДЕФЕКАЦИИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМИ ХИРУРГИЧЕСКИМИ ПАТОЛОГИЯМИ АНАЛЬНОГО КАНАЛА

**Аннаев Максад Баходирович**

Кафедра общей хирургии №1 им. профессора А.Н. Каҳхоров ТГМУ им. Абуали ибни Сино, Таджикистан

В данной работе изучена частота встре- чаemости и характер клинического проявле-ния синдрома обструктивной дефекации у больных с хроническими хирургическими

патологиями анального канала, а также про- ведён проспективный анализ историй болезни 3822 больных. В данном исследовании все пациенты были разделены на 4 группы: I –ю

группу составили с хроническим геморроем; во II –ю группу вошли больные со свищами прямой кишки; III –ю группу составили пациенты с хронической анальной трещиной, а больные с постоперационным сужением анального канала были включены в IV – ю группу. Больные с хроническим геморроем занимали доминирующую позицию (51,1%) среди пациентов с хроническими хирургическими патологиями анального канала, а больные с постоперационным стенозом анального канала составили наименьшее количество (1,6%). Признаки синдрома обструктивной дефекации среди больных с хроническими хи-

рургическими патологиями анального канала, отмечались в 747 (19,5%) случаях и высокая частота выявлена у больных (91,7%) с постоперационным сужением анального канала у 91,2% пациентов из них имеют органический характер. Наименьшую часть вышеуказанного синдрома составили больные со свищами прямой кишки, которые составили 6,2% случаев.

**Ключевые слова:** синдром обструктивной дефекации, постоперационное сужение анального канала, хроническая анальная трещина, хронический геморрой, свищи прямой кишки.

## OBSTRUCTIVE DEFECATION SYNDROME IN PATIENTS WITH CHRONIC SURGICAL PATHOLOGIES OF THE ANAL CANAL

Annayev Maksad Bakhodirovich

Department of General Surgery No. 1 named after Professor A. N. Kakhkhorov, Abuali ibni Sino State Medical University, Tajikistan

In this paper, we studied the frequency of occurrence and the nature of the clinical manifestation of obstructive bowel movement syndrome in patients with chronic surgical pathologies of the anal canal, as well as a prospective analysis of the medical records of 3822 patients. In this study, all patients were divided into 4 groups: Group consisted of patients with chronic hemorrhoids; group included patients with rectal fistulas; group consisted of patients with chronic anal fissure, and patients with postoperative narrowing of the anal canal were included in group . Patients with chronic hemorrhoids occupied the dominant position (51.1%) among patients with chronic surgical

pathologies of the anal canal, and patients with postoperative anal stenosis accounted for the smallest number (1.6%). Signs of obstructive defecation syndrome among patients with chronic surgical pathologies of the anal canal noted in 747 (19.5%) cases, and a high frequency was detected in postoperative narrowing of the anal canal, and 91.2% of them are organic in nature. The smallest part of the above-mentioned syndrome was made up of patients with rectal fistulas, which accounted for 6.2% of cases.

**Key words:** obstructive bowel movement syndrome, postoperative narrowing of the anal canal, chronic anal fissure, chronic hemorrhoids, rectal fistulas.

**Аннаев Мақсад Баҳодирович-** докторант PhD кафедраи ҷарроҳии умумии №1 ба номи Қаҳхоров А.Н. МДТ «ДДТТ ба номи Абуалий ибни Сино», шаҳри Душанбе. E-mail: E-mail:[annaev.94@inbox.ru](mailto:annaev.94@inbox.ru). Тел:931 32-60-05.

**Аннаев Максад Баходирович-**докторант PhD кафедры общей хирургии №1 им. Кахорова А.Н. ТГМУ имени Абуалиибни Сино, город Душанбе. E-mail: [annaev.94@inbox.ru](mailto:annaev.94@inbox.ru). Тел:931 32-60-05.

**Annaev-Maksad Bahodirovich-** Department of General Surgery No. 1 named after the Doctor of Internal Medicine. Kakhorova A. N. Abualiibni Sino State Medical University, Dushanbe. E-mail:[annaev.94@inbox.ru](mailto:annaev.94@inbox.ru). Phone:931 32-60-05.

## ТАШХИС ВА ХУСУСИЯТХОИ ТАБОБАТИ ҖАРРОХИИ НЕФРОЛИТИАЗИ ОРИЗАНОКИ КҮДАКОН.

Махмадчонов Д.М.

Кафедраи ҷарроҳии кӯдаконаи МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино».

**Муҳиммияти мазъу.** Бемории санги пешоб ҳамчун яке аз масъалаҳои мубрами урологияи муосири педиатрӣ боқӣ мемонад. Дар даҳсолаи охир афзоиши бемайлони гирифткоршавӣ ба bemorии уролитиаз мушоҳида мешавад, ки дар кишварҳои саноатӣ 5-15 фоизи шумораи умумии bemoriҳоро ташкил медиҳад ва дар баъзе қишрҳои аҳолӣ ба 40 фоиз мерасад (1- 3). Дар байнин bemoriҳои урологӣ қисми зиёди bemorии санги пешоб (аз 40 то 68,6%), вазнини чараёни он ва рушди нисбатан босуръати оризаҳо, пиелонефрити калкулёзӣ аз 86,6% то 100% (4,6,7), гидронефрози калкулёзӣ дар 71 %, равандҳои обструктивӣ дар 35-41%, норасогии музмини гурда 14-21% (1, 2, 3, 4), ташхиси муфассал ва саривақтии кӯдаки bemor ва интиҳоби оқилонатарин, табобатро талаб мекунад.(4-5). Muваффақиятҳои навтарини рушди технологияи тиббӣ ба васеъ ҷорӣ намудани усулҳои эндоскопии кам- инвазивӣ барои чунин bemoriҳои маъмул, монанди уролитиаз мусоидат карданд. Табобати нефrolитiази kӯdакon дар солҳои охир аз ҳисоби усулҳои муосири табобати ҷарроҳӣ (нефrolitotripsyia перкутанӣ, литотриpsyia беруна), инчунин усулҳои нави бартараф кардани сангҳо тавассути усулҳои эндоскопӣ рушдкарда истодааст. Ба ақидаи бисёре аз муаллифон, беш аз 80-90% сангҳоро метавон бо истифода аз усулҳои инноватсионӣ (литотриpsyia экстракорпоралӣ) ё табобати минималии инвазивӣ (эндоскопӣ) хориҷ кард. Тибқи сарчашмаҳо ва адабиёти мо дар bemoroni гирифтori неfrolitiаз, нуқсонҳои узвҳои болои пешоб аз 35 то

62%, пиелонефрити фасоди калкулёзӣ (ПФК) аз 6 то 19,8% мушоҳида мешавад(1,2,3,5). Истифодаи vasеi технологияи нави пешрафта дар kӯdакoni хурдсол махсусан, усулҳои эндоскопӣ ва литотриpsyia экстракорпоралӣ маҳдудиятҳо дорад. Маълум карда шудааст, ки усулҳои дар боло номбаршуда аз таъсири манфии номатлуб комилан холӣ нестанд: аз байн бурдани сангҳо бо усули эндоскопӣ дар kӯdакoni хурдсол метавонад ба осеби роҳи пешоб оварда расонад. Усули литотриpsyia экстракорпоралӣ бо истифода аз мавчи зарба метавонад боиси халалдор шудани фаъолияти гурда гардад, илова барин, дар айни замон на ҳама муассисаҳои тиббӣ бо таҷхизоти ҳозиразамони эндоскопӣ ва литотрипсӣ таъмин карда шудаанд.

**Мақсади татқиқот.** Ҳадафи ин гузориш тақмili ташхиси неfrolitiази оrizanok дар kӯdакon, инчунин беҳтар кардани натичаҳои амалиёти ҷарроҳии кушод барои nefrolitiази orizanoki kӯdakon мебошад.

**Мавод ва усулҳои тадқиқот:** Maқolai мазкур дар асоси таҳлили мушоҳидаҳои 226 нафар bemoroni гирифтori nefrolitiази orizanoki аз 1 то 15 sola, ки дар клиникаи ҷарроҳии kӯdakonaи MDT DDTT ба nomi Abuallӣ ibni Sino дар заминаи Markazi миллии тиббии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2000-2022 ҷарроҳӣ шудаанд, асос ёфта барраси шудааст. Dar ин то 86 kӯdaki то 5-sola, 77 нафар аз 6 то 10-sola, va 38 нафар аз 11 то 16-sola будаанд. Kӯdakon дар 63,6% ҳолатҳо аз мавзеъҳои эндимикии кишвар бистарӣ шуда буданд.

**Ҷадвали №1.- Тақсимоти bemorон бо синну sol, chins, ҷойгиршавии сангҳо.**

Синну sol	Ҳамагӣ	Чинс		Ҷойгиршавии сангҳо		
		M	3	Гурдаи рост	Гурдаи чап	Ҷойгиршавии дутарафа
1-5 sol	86	50	36	50	30	6
6-10sol	77	49	28	40	34	3
11-16	38	23	15	21	15	2
Ҳамагӣ	201	122	79	111	79	11
Фоиз (%)	100	60,6	39,4	55,2	39,3	5,5

Хангоми омухтани анамнез, шароити зиндагӣ, саломатии модар пеш аз ҳомила-дорӣ ва ҳангоми ҳомиладорӣ маълум гардид, ки дар 17,6% (40) ҳолатҳо аз никоҳи хешутаборӣ, 38,9 фоиз (88) ҳолатҳо аз модарони серфарзанд пайдо шудаанд. Дар 30,5% маврид патологияи экстрагинеталӣ муқаррар шудааст (69) ҳолат, аз чумла камхунӣ дар 18,5% (42), камвазнӣ дар 15,9% (36), ҷоғари эндемикӣ дар 13,7% (31), бемориҳои илтиҳобии гурда ва узвҳои пешоб дар 9,7% (22) ҳолат..

Дар 87,1%-и кӯдакони бемор омилҳои мухталифе, ки бемории асосиро авҷ мебахшанд, муайян карда шудаанд. Онҳо метавонанд ҳангоми ҷарроҳӣ ба ҳаёти кӯдак хатар эҷод кунанд. Аксари онҳо кӯдакони то 3-сола буданд. Зиёда аз нисфи беморон камғизӣ, камхунии гипохромӣ, илтиҳоби шадиди шушҳо, сирояти шадиди роҳҳои нафас, рахит, чурра доштанд. Дар се соли аввали ҳаёт, вазнинии ҳолати умумии беморон, асосан, аз патологияи соматикӣ буд ва дар кӯдакони калонсол тағирот дар системаи пешоб ҳукмфармо буд.

### Ҷадвали №2.- Сабабҳои эҳтимолии пайдошавии сангҳо дар беморон.

№	Сабабҳои пайдоши санг	Шумораи умумӣ	%
1	БСП дар хешони наздики бемор	125	62
2	Истикомат дар ноҳияҳои экологи ташвишовар	162	80,6
3	Ҷой доштани нуқсонҳои инкишофи роҳҳои пешоб дар беморон	63	31,3
4	Издивоҷи хешутаборӣ	33	16,4
5	Ҳомила дар заминай токсикоз	169	84
6	Таваллуди тифл бо гипотрофия, норасидӣ, садамаи асаб ҳангоми таваллуд	172	85,6
7	Гирифткор шудан ба бемориҳои соматикӣ (илтиҳоби шушҳо, бемориҳои шадиди роҳҳои нафас ва узвҳои ҳозима, сурҳакон, обилаи пуст)	84	41,8

Дар ташхиси нефролитиаз дар кӯдакони хурдсол маҷмуаи усуљҳои клиникӣ, лабораторӣ ва рентгенологии тадқиқот (рентгенографияи одӣ, урографияи экскреторӣ, цистография) пешсаф аст, мувоғиқи нишондҳои қатъӣ ангиография, ретрогради уретеропелография ва томографияи компьютерӣ таъин карда мешаванд. Инчунин бо максади ташхис аз ултрасадои гурда ва роҳҳои пешоб васеъ истифода мешавад. Ултрасадо инчунин барои мониторинги динамикаи ҳолати гурдаи заرارдида ва гурдаи муқобил аҳамияти калон дошт.

Дар ҳамаи беморон усуљҳои клиникую лабораторӣ, бактериологии тадқиқотро истифода бурдашуда, кори умумии гурдаҳоро омухта шуд. Маълумоти рентгенӣ ва усуљҳои тадқиқоти сонографӣ таҳлил карда шуданд. Параметроҳои морфологии гурдаи заرارдида низ омухта шуданд.

**Натиҷа ва баррасӣ:** Муоинаи ҳамаҷонибаи беморон имкон дод, ки намуд, шумора ва маҷалли ҷойгиршавии сангҳо, намуди соҳтори ҳавзак ва косачаҳо, мавҷудияти оризаҳои нефролитиаз, баҳодиҳии вазнинии

ҳолати умумӣ бо назардошти беморӣ ва нуқсонҳои ҳамроҳшаванд майян карда шавад. Дар инкишофи узвҳои пешоб муайян кардани шиддат ва марҳилаи фаъолияти пиелонефрити калкулӯзӣ, дараҷаи норасогии гурда ва коркарда баромадани принсиҳои ташхис ва марҳилаҳои гидронефрози калкулӯзи бо назардошти давра ва фаъолияти пиелонефрити калкулезӣ ва норасогии музмини гурдазарур мебошад. Омӯзиши нишондиҳандаҳои гомеостаз нишон дод, ки гомеостаз дар нефролитиаз дигаргуниҳои калон ба амал меорад. Ҳамин тарик, майян гардид, ки дар 176 (78%) кӯдакон баландшавии суръати такшиншавии эритроситҳо (ТСЭ), лейкоситоз ва камхунӣ доштанд. Микдори гемоглобин аз  $80,0 \pm 12,4$  то  $110,0 \pm 12,6$  г/л фарқ мекард. Дар 77 нафар (34%) зиёдшавии сатҳи азоти бокимонда, креатинин майян карда шуд, ки ин ҷилавғирӣ аз функцияи ихроҷи азоти бокимонда аз гурдаҳоро нишон медиҳад.

Дар ҳамаи беморон урографияи ихроҷӣ узаронида шуд. Дар 87 кӯдак (38,5%) функцияи ихроҷии гурдаи заرارдида вайрон

нашуда буд, дар 90 нафар (39,8%) –суст, дар 35 нафар (15,5%) –якбора сустшуда, дар 14 нафар (6,2%) тамоман набуд.

Дар натиҷаи тадқиқот аз 201 нафар кӯдакон дар 119 нафар (55%) сангҳои тоқа, 30 нафар (15,4 %) бисёр ва марҷоншакл, дар 10 нафар (7,5 %) марҷоншакл, дар 30 нафар (15%) шоҳадор ва бисёр ва дар 12 нафара-шон сангҳои бисёрчоя мушоҳида карда шуд(7%). Нуксонҳои инкишофи роҳҳои пешоб дар 41, тангшудани сегменти ҳавзакии ҳолиб дар 15, тангшудани сегменти масона-вии ҳолиб дар 8, аксулчараёни масонаву ҳолиб дар 4, гардиши нопурраи гурда дар 7, танг шудани ҳолиб дар қисми сеяки миёна дар 6 ҳолат, ки боиси ташаккули сангҳои дуюмдарача шудааст муайян гардид. Дар 39 (17,2%) беморон, аксаран дар кӯдакони то 2-сола мушоҳида шуд, ки сангҳои гурдаҳо гайриконтрастӣ пайдо шудаанд.

Дар байни оризаҳои нефролитиаз пи-елонефрити калкулёзӣ (ПК) дар ҷои аввал буда, фоизи шаклҳои фаъоли он ба 81,7% мерасад. Пиелонефрити калкулёзӣ, маҳсусан дар кӯдакони хурдсол, аксар вақт бо равандҳои босуръати фасодиву обструктивӣ хос буда, баъзан боиси пионефroz ва паранефrit мегардад. Аз шумораи умумии кӯдаконе, ки мо мушоҳида кардем, дар 67 нафар (29,6,7%) протsesҳои обструктивӣ дидо шуд, аз чумла норасогии шадиди гурда (НШГ) дар 14 нафар, пиелонефрити обструктивӣ-калкуёзӣ (ПОК) дар 40 нафар ва пионефroz дар 13 нафар ташхис шудааст. Дуюм муш-килии маъмултарини нефролитиаз, ки дар натиҷаи вайрон шудани уродинамика ва монеаи системai косачаю ҳавзакӣ (СКХ) ба вучуд омадааст, гидронефрози калкулёзӣ (ГК) мебошад, ки дар ҳар кӯдаки дуюм (49,3%) мушоҳида мешавад.

Зуҳуроти клиникӣ нефролитиаз воба-ста ба синну соли кӯдакон гуногун буданд. Ҳамин тариқ, дар кӯдакони то ду-сола, клиникаи беморӣ аз изтироби кӯдак, гипертермия, заҳролудшавии шадиди умумӣ, гематурияи шадид ва кам вазн ба вучуд омадааст. Дар кӯдакони аз 3 сола боло ҳарорати субфебрилӣ, гематурияи умумӣ ва дард дар минтақаи миён қайд

карда шуд. Муайян карда шуд, ки дар кӯдакони хурдсол дар 86,1% ҳолатҳо не-фролитиаз дар заминай бемориҳои гуно-гуни соматикӣ ва урологӣ мушоҳида мешавад. Онҳо ҳангоми гузаронидани ама-лиёти ҷарроҳӣ бешубҳа хатар ба ҳаёти кӯдак шуда метавонанд. Муолиҷаи не-фролитиазро дар кӯдакон бе баҳодиҳии аниқи ҳолати функционалий ва морфоло-гии гурдаҳо пеш аз ҷарроҳӣ тасаввур кар-дан мумкин нест. Аз ин рӯ, дар баробари усулҳои умумии ташхиси клиникӣ усу-лҳои тадқиқоти рентгенӣ, морфологӣ аҳамияти аввалиндарача доранд. Омӯзи-ши маълумот дар бораи тағирёбии рент-генӣ дар гурдаҳо дар муқоиса бо био-псияи ҳангоми гузаронидани амалиёти ҷарроҳи имкон медиҳад, ки осеби якҷояи гурдаҳо тавассути равандҳои гидро- ва пиелонефритӣ меъёрҳои ташхис муайян карда шаванд. Тадқиқотҳои рентгенӣ дар нефролитиаз дар кӯдакони хурдсол ни-шон медиҳанд, ки равандҳои обструктивӣ бо рушди босуръати тағироти пиелонеф-ротикӣ дар паренхима, агар дар синни то дусолагӣ зуҳуроти варами интерстициалӣ бартарӣ дошта бошанд, пас дар синни 3-4 солагӣ тағироти склеротикӣ бо кам шудани андозаи гурда ва лаҳмии он қайд карда мешаванд. Ҳодисаи баланди ҷой-гиршавии дохилигурдавии ҳавзак (69,%), инчунин фоизи зиёди сангҳои шахадор ва биёр дар якҷоягӣ босангҳои сершумори гурда (77,6%) зарурати дастрасии хуб ба гурдаро барои хориҷ кардани санг ба ву-чуд меорад. Чунин дастрасӣ тавассути не-фротомия таъмин карда мешавад. Дар клиника усули нефротомии ба пешниҳо-ди А.Т. Пулотов солҳои зиёд гузаронида мешавад. Нефролитотомия дар ҳама ҳолатҳо бо усули камсадамави гузарони-да мешавад, ки ҷаҳор марҳиларо дар бар мегирад: сафарбаркуни гурда ва роҳҳои болоии пешоб; нефротомия, хориҷ кар-дани сангҳо аз системai косачаҳо ва ҳав-зак (СКХ); биопсияи гурда, дӯхтани зах-ми гурда, шустани лаҳтаҳои хун ва дре-нажгузории СКХ; уствор кардани гурда ва дӯхтани захми ҷарроҳӣ.

### Чадвали №3.- Намудҳои амалиётҳои ҷарроҳӣ дар беморони гирифтари нефролитиаз

№	Намудҳои амалиётҳои ҷарроҳӣ	Микдори беморон	
		N	%
1	Нефролитостомия	30	16,5
2	Нефролитотамия бо нефростомия	39	21,5
3	Пиелолитотамия	98	54,2
4	Коликолитотамия	10	5,5
5	Нефруретерэктомия	4	2,3
Ҳамагӣ		181	100

Аксар вақт, нефролитотомия дар кӯдакони дорои сангҳои марҷоншакл, дар якҷоягӣ бо сангҳои хурди сершумор анҷом дода мешавад. Дар синни 7-солагӣ дар кӯдакони дорои намуди дохилиигурдавии ҳавзак ва омехтасоҳтори омехта доштани он, бо ҳама намуди сангҳо нефролитотомия гузаронида шуд. Дар кӯдакони аз 7-сола боло нефролитотомия аксар вақт ҳангоми навъи дохилиигурдави чойгиршавии ҳавзак, вақте ки андозаи қисми дохилиигурдаи санг аз 1,7 то 3,1 ( $2,3 \pm 0,01$ ) см ва андозаи қисми беруназгурдаи ҳавзак аз 0,8 то 1,1 ( $0,9 \pm 0,02$ ) см. бошад анҷом дода мешавад.

Дар сангҳои марҷоншакл нишондодҳо барои нефролитотомия дар кӯдакони дорои навъи омехтаи ҳавзак боназардошти баландии қисми дохили гурдаи ва қисми берун аз СҚҲ тавассути уrogramмаҳои экскреторӣ муайян карда мешаванд. Дар баробари ин, баландии қисми дохилиигурдавии санг аз 2,0 то 3,2 ( $2,5 \pm 0,1$ ) см, баландии қисми берун аз гурда аз 1,0 то 1,6 ( $1,2 \pm 0,06$ ) см, фарқияти қисми дохилиигурда санг ва ҳавзак 1,0-1,8 ( $1,5 \pm 0,08$ ) см аст, дар 34 бемор нефролитотомия ва дар 10 бемор коликолитотомия гузаронида шуд.

Пиелолитотомия аз рӯи нишондодҳои 98 нафар беморон барои ба назар гирифтани навъи санг, андозаи он, намуди соҳтори ҳавзак ва синну соли беморон гузаронида шуд. Дар 82 нафар пиелолитотомияи паси ва дар 16 бемор аз пеш истифода шудааст.

Дар сурати пайдо шудани сангҳои шоҳадор ва марҷоншакл дар якҷоягӣ бо сангҳои сершумор, пиелолитотомия танҳо дар кӯдаконе, ки пиелоэктазия дар заминай ҳавзаки берун аз гурда доштанд, гузаронида шуд. Дар кӯдакони то 7-сола пиелолитотомия асосан бо сангҳои сабитшудаи ҳавзак, сан-

гҳои ҳаракаткунандай косачаҳо, ки метавонистанд аз коса ба ҳавзак фуроварда шаванд, анҷом дода мешуданд. Дар баробари ин, сангҳои дараҷаи I-II якранг ва марҷоншакл буданд. Нишондодҳо барои пиелолитотомия барои сангҳои шоҳадор дар беморони дорои навъи омехтаи ҳавзак вобаста ба андозаи қисми дохилиигурдавии санг ва қисми берун аз гурда муайян карда шуданд. Дар ин мавридҳо баландии қисми дохилиигурдавии санг аз 1,4 то 2,1 ( $1,7 \pm 0,07$ ) см ва қисми берун аз гурда аз 0,9 то 1,7 ( $1,3 \pm 0,08$ ) см буд.

Дар табобати ҷарроҳии нефролитиаз дар 37% ҳолатҳо ҳориҷ кардани санг бо ҷарроҳии пластикӣ якҷоя иҷро карда мешавад, ки барои барқарор кардани гузариши роҳҳои пешоб нигаронида шудааст. Дар байни ҷарроҳиҳои пластикӣ, ки бо амалиёти ҳориҷ кардани сангҳо (пиелолитотомия, нефролитотомия, коликотомия) якҷоя карда мешуданд, бештар уретеролиз гузаронида мешуд (57 бемор). Мо “уретеролиз”-ро танҳо дар он ҳолатҳое номида будем, ки раванди илтиҳоби дар минтақаи сегменти пешобӣ боиси танг шудани қисми ҳавзакии ҳолиб шуда буд ва бештар аз нисфи диаметри онро фаро мегирифт.

Дар он ҳолатҳое, ки часпишҳои зиёд дар атрофии гурда ва дарвозаи он мушоҳида шавад, пас нефролиз ва ҷудо кардани сегменти ҳолибу ҳавзакӣ марҳилаи асосии ҷарроҳӣ ҳисоб мешавад. Пас аз нефролиз, уретеролиз ва ҳориҷ кардани санг ҳолибро бо найҷаи тунуки полиэтилении диаметраш то 4 мм интубатсия мекунанд. Системаи косачаҳо ва ҳавзак бо найҷаи дуюми полиэтилении диаметраш калон (5—6 мм) дренаж карда мешавад. Солҳои охир стентҳо васеъ истифода мешаванд.

Дар клиникаи равандҳои обструктивӣ дар гардани косаҳо самаранокии калико-каликостомия таҳия ва исбот карда шудааст. Техникии он аз дӯхтани гардани чудошудаи косаҳо ҳангоми нефротомия иборат аст. Ин имкон дод, ки уродинамикаи роҳҳои болоии пешоб беҳтар карда шавад ва ҳачми СКХ дар муқоиса бо бемороне, ки онро аз сар нагузаронидаанд, кам карда шавад.

Бо равандҳои илтиҳобӣ-сикатриалӣ дар минтақаи сегменти ҳавзакии ҳолиб, ки боиси танг ё норасоии функционалии он гардида, 16 нафар беморон дар баробари хориҷ кардани сангҳо, амалиёти ҷарроҳӣ бо усули Андерсон-Хейнс-Кучер, неопиелуретеро-настомоз гузаронида шуд. Ҳангоми ҷарроҳии сангҳои дуюминдарача, ки дар натиҷаи нуқсонҳои модарзодии гурда ба вуҷуд омадаанд, дар баробари бартараф кардани сангҳо дар ҳар як ҳолати мушахҳас нуқсонҳо ислоҳ карда мешуданд. Барои шустани СКХ ду найҷаи полиэтиленӣ гузошта мешавад. 17 нафар беморон бо усули дар боло зикршуда ҷарроҳӣ карда шуданд.

Барои ноил шудан ба натиҷаҳои хуби табобати ҷарроҳӣ, идоракуни дурусти давраи пас аз ҷарроҳӣ аҳамияти кам надорад. Беҳтар кардани ҷараёни давраи пас аз ҷарроҳӣ тавассути усуле, ки дар клиника барои шустани қатрагии бисёррӯзai СКХ, бо маҳлули гарми антисептикҳо таҳия шудааст, мусоидат мекунад. Истифодаи ин усули ба зуд тоза кардани СКХ аз лаҳтаҳои хун ва фибрин, инчунин ба беҳтар шудани гардиши хун дар гурда мусоидат мекунад. Ҳангоми истифодаи ин усули шустани СКХ дар ягон ҳолат дар давоми тамоми давраи пас аз ҷарроҳӣ шадидшавии(хуручи) ПК ба вуҷуд наомадааст. Дар баробари ин дар бистар мондани бемор ба ҳисоби миёна 3—4 рӯз кам мешавад. Дренажии СКХ дар давраи пас аз ҷарроҳӣ ба раванди ҳамвор, пешгирии авғирии пиелонефрити музмин ва коҳиш додани ташаккули тақрории санг дар давраи пайгирии дарозмуддат мусоидат мекунад.

Табобати дорувории нефролитиаз дар кӯдакон амалҳои зеринро дар бар мегирад: ошкор ва ислоҳи ихтилоли мубодилаи мод-

даҳо; гузаронидани терапияи зиддиилтиҳобӣ, таъсир расонидан ба гемодинамикаи узвҳо ва баланд бардоштани муқовимати бадани кӯдаки бемор, табобати бемориҳои ҳамроҳ, назорати доимии динамики кӯдакон бо ислоҳи минбаъдаи табобат. Табобати консервативии гузаронидашуда танҳо дар 20 беморони гирифтори сангҳои хурди гурда самаранок буд.

**Хулосаҳо:** 1. Ташхиси нефролитиаз дар кӯдакон мушкил аст. Беморӣ дар заминаи нишонаҳои умумӣ зохир мешавад, ки аксар вақт бемориҳои соматикиро тақлид мекунанд. Шубҳаи нефролитиаз, одатан, дар ҳузури синдроми пешоб пайдо мешавад. Дар асоси таҳлили тадқиқотҳое, ки дар кӯдакони гирифтори нефролитиаз гузаронида шудаанд, метавон ба ҳолосае омад, ки саривақт эътирофи раванди патологӣ (шиддати ПК, ГК, НМГ), саривақт рафъи монеъшавии роҳҳои пешоб, ки на танҳо аз сангҳо, балки модарзодӣ низ ба амал омадаанд патологияҳои ба дастомада, табобати раванди илтиҳобӣ ва бемориҳои ҳамроҳ шарти зарури натиҷаи хуби табобати ҷарроҳӣ мебошад.

2. Бармаҳал эътирофи раванди патологӣ (саҳтии ПК, ГК, НМГ) ба саривақт бартараф кардани монеъшавии роҳи пешоб мусоидат мекунад, ки на танҳо аз ҳисоби сангҳо, балки аз нуқсонҳои модарзодӣ ва ба даст омадан низ ба вуҷуд омадаанд. Табобати раванди илтиҳобӣ ва бемориҳои ҳамроҳ шарти ҳатмӣ барои натиҷаи хуби табобати ҷарроҳӣ мебошад.

3. Нефролитотомия дар кӯдакон барои сангҳои марҷоншакл, шоҳадор ва сершумор, ки СКХ гурдаро пур мекунанд, вақте ки андозаи қисми дохилигурдаи санг аз қисми берун аз гурда калонтар аст, таъин карда мешавад.

4. Пиелолитотомия дар сангҳои тоқа, сангҳои шоҳадор, ки дар ҳавзаки навъи берун аз гуда ё навъи омехтаи ҳавзаки гурда мавҷуданд истифода бурда мешавад.

5. Гирифтани сангҳои гурда дар 37% ҳолат бо ҷарроҳии реконструктивӣ, ки ба барқарорсозии уродинамика нигаронида шудааст, гузаронида мешавад.

6. Дар сурати мавҷудияти пиелонефрити шадиди обструктивӣ-фасодии сангӣ (ПОФ), ки дар заминай нефролитиаз инкишоф меёбад, ба усули радикалӣ нефролитотомияи ибтидой бо нефростомия гузаронидан лозим аст, ки барқароршавии оп-

тималии уродинамикаи вайроншударо таъмин мекунад.

7. Пас аз ҷарроҳии кушодаи санг, муоинай мунтазами беморон зарур аст: соли аввал як маротиба дар се моҳ, сипас як маротиба дар шаш моҳ.

### Адабиёт

1. Аляев Ю. Г. Современные аспекты диагностики и лечения мочекаменной болезни / Руденко В.И. и др./. Урология. 2006. №2. с.6-11.
2. Азизов А.А., Махмаджонов Д.М. Вопросы диагностики и лечения острых обструкций при нефролитиазе у детей. Мат. Респ.научно-практич.конф. Осложнения уролитиаза у детей, Душанбе, 1998, с. 362.
- 2.Дзеранов Н.К. Отдаленные результаты лечения детей с камнями почек и мочеточника дистанционной литотрипсиеи /Пугачев А.Г., Романов Г.В./.Урология. 2002. № 5. с.13-18.
3. Дасаева Л.А, Вермель А.Е, Шилов Е.М, Петриченко С.И. Возрастные особенности мочекаменной болезни - распространенность и факторы риска.Ж. Профилактика заболеваний и укрепление здоровья. 1. 2005. с.31-34.
- 4.Малкоч А. В. Мочекаменная болезнь у детей /Бельмер С.В./. Журнал «ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ». №7. 2005.
- 5.Мартов А.Г. Современные методы оперативного лечения мочекаменной болезни у детей /Ергаков Д.В., Лисенок А.А./. Урология 2006. 6. с. 51-56.
- 6.Пулатов А.Т. Уролитаз у детей. Л. Медицины .1990.208 с

## ДИАГНОСТИКА И ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННОГО НЕФРОЛИТИАЗА У ДЕТЕЙ.

**Махмаджонов Д.М.**

ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», кафедра детской хирургии.

**Цель.** Улучшение результатов диагностики, лечения осложненного нефролитиаза у детей.

**Материалы и методы.** Под наблюдением авторов находился 201 больной с нефролитиазом в возрасте от 1 до 16 лет. Факторы риска развития мочекаменной болезни у детей были: у ближайших родственников развитие урологических заболеваний, которые сопровождались метаболическими нарушениями в 68,5%. Аномалии развития мочевыводящих путей выявлены в 37%. Информативными оказались возраст матерей, которые в 43,3% случаев были, старше 40 лет. В 16,7% случаев дети родились от родственных браков.

**Результаты.** Проводимое консервативное лечение оказалось эффективным только у 20 больных с небольшими камнями в почках, в остальных 181 случае производи-

лось открытое хирургическое удаление камней. Пиелолитотомия произведена 98 больным. Щадящая нефролитотомия произведена 69 больным, а каликолитотомия 10 больным. Нефруретерэктомии при калькулезному пионефрозе применялись у 4 больных, которые составили 1,9%. При обструктивно-гнойном калькулёзном пиелонефрите (ОГКП) применялась радикальная методика первичной нефролитотомии с нефростомией. С целью метафилактики детей, страдающих мочекаменной болезнью после выписки из стационара проводились систематические наблюдения детей в условиях поликлиники.

**Заключение.** Таким образом, диагностика осложненного нефролитиаза у детей сложна. Лечение воспалительного процесса и сопутствующих заболеваний является необходимым условием хорошего успеха хи-

рургического лечения. Нефролитотомия показана, когда размеры интранефрального части камня больше, чем внепочекная часть лоханки. Пиелолитотомия показана при одиночных камнях расположенных в лохан-

ке смещенного или внепочекноготипа.

**Ключевые слова:** мочекаменная болезнь, профилактика, оперативное лечение, нефролитотомия, пиелолитотомия, консервативное лечение.

## THE PROBLEMS OF NEPHROLITIASIS IN CHILDREN IN ENDEMIC FOCUS OF UROLITHIASIS.

Mahmadjonov D.M

Pediatric surgery department, Avicenna Tajik State Medical University, Dushanbe

**Objective.** Improvement of diagnostic and complex treatment results of nephrolithiasis in children.

**Material and methods.** 201 patients with nephrolithiasis at the age of 1 to 16 were under the observations of the authors. The risk factors of urolithiasis in children were: in next of kin development of urological diseases, which were followed by metabolic disorders in 68%. Abnormality development of urinary tracts was revealed in 37%. In 43.3% of cases, mothers more than 40 years old seemed to be informative. In 16.7% of cases, children were born from related marriages.

**Results.** The carried out conservative treatment appeared effective only for 14 patients with small stones in the kidneys, in the rest of 181 cases was performed open surgical extraction of stones. Pyelolithotomy was performed in 98 patients. Sparing nephrolithotomy was performed in 69 patients, and calicolithotomy in

10 patients. Nephrectomy or calculous pyonephrosis was used in four patients that composed 1.9%. On obstructive-purulent calculous pyonephrosis (OPCP) were used a radical method of primary nephrolithotomy with nephrostomy. For the aim of metaphilactic of children suffering from urolithiasis after discharge from the hospital were carried out systemic observations of the children at the polyclinic conditions.

**Conclusion.** So main level of metaphilactic stone formation and treatment of children suffering from urolithiasis in outpatient stage must be directed to sanitation of urinary tracts and normalization of pH urine significant, correction of metabolic disorders, treatment of accompanying somatic diseases.

**Keywords :** urolithiasis, prevention, prophylaxis, nefrolitiaz. Pyelolithotomy, nephrolithotomy, calicolithotomy, nephrectomy

**Махмадчонов Додарҷон Махмадҷониҷ** – н.и.т., дотсенти кафедраи ҷарроҳии қӯдаконаи МДТ ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино; Тел: (+992) 985 17 70 58. E-mail: [dodarjon\\_1953@mail.ru](mailto:dodarjon_1953@mail.ru)

**Махмаджонов Додарҷон Махмадҷониҷ** – к.м.н., доц. кафедры детской хирургии ТГМУ им. Абуали ибни Сино, Тел: (+992) 985 17 70 58. E-mail: [dodarjon\\_1953@mail.ru](mailto:dodarjon_1953@mail.ru)

**Mahmadjonov Dodarjon Mahmadjonovich**, Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Pediatric surgery at Avicenna Tajik State Medical University; Тел: (+992) 985 17 70 58. E-mail: [dodarjon\\_1953@mail.ru](mailto:dodarjon_1953@mail.ru)

## УСУЛХОИ БЕХТАРНАМОИИ БАРҚАРОРГАРДИИ ҲОЛАТИ ВАЗОИФИИ РҰДА ДАР МАРҲИЛАИ БАРВАҚТИИ БАЪДИЧАРРОҲЙ ЗИМНИ ЧОЙ ДОШТАНИ НОГУЗАРОГИИ ШАДИДИ РҰДАХО

Назаров Х.Ш.

Кафедраи бемориҳои ҷаррохии №1 ба номи академик Қурбонов К.М.,  
МДТ “ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино”

**Муҳиммият.** То кунун ногузарогии шадиди рұдаҳо яке аз бемориҳои зиёд мушоҳидашаванда дар тиб ба ҳисоб рафта, тибқи маълумоти адабиёти ҷойдошта аз 100 ҳазор аҳолӣ 5 нафарро ташкил менамояд [4;5]. Масъалаи ташхисгузорӣ ва табобати беморони гирифтори НШР то ба ҳол пурра ҳали худро наёфта, балки яке аз суолҳои ҳалтабл дар ҷарроҳияи таъчилий боқӣ мемонад. Навобаста аз пешравиҳои назарраси тибби муосир дар самти ҷарроҳия ва пайдошавии усулҳои нави ташхисгузорӣ ва табобатномоии ин гурӯҳи беморон нишондоди аворизи баъдичарроҳӣ ва фавти баъдичарроҳӣ баланд буда, тибқи баъзе сарчашмаҳои илмӣ то ба 60% мерасад [1;7].

Месазад қайд намоем, ки яке аз омилҳои муҳими вазнин гардидани ҳолати умумии беморон ва зиёд гардидани аворизи баъдичарроҳию фавти онҳо ин вайроншавии соҳти девораи ҳалқаи рұдаи осебидиа мебошад, ки мимбаъд метавонад манбай паҳншавии сироят ва дигар омилҳои заҳрнок аз дохили рұда ба қовокии шикам ва рагҳои хунгард гардад [3;6].

Дар натиҷаи бозистии варидии хунгардиш баландшавии фишор дар рагҳои девораи рұда ба амал меояд, ки он ба вайроншавии ҷаббиши ҳаво аз рұда оварда, сабабгори баландшавии фишори дохилирұдавӣ ва боз ҳам зиёдтар фишор ёфтани рагҳои девораи рұда ва вайронтар гардидани хунгардиш дар ин мавзеъи ҳалқаи рұда мегардад. Бояд қайд намуд, ки дар аввал тағйиротҳои патологӣ аз қабати луобӣ оғоз гардида, сипас бо зиёдтар авҷ гирифтани беморӣ ба дигар қабатҳо мегузарад, ки ин нукта бояд зимни гузаронидани табобати беморони гирифтори НШР ба назар гирифта шавад [2; 3;5].

Ҳолатҳои дар боло зикаргардида аз муҳиммияти беҳтарнамоии ҳолати хунгарди-

ши мавзеъӣ ва беҳтарсозии ҷараёни барқароргардиҳии ҳолати эътидолии мавзеъии девораи қисмати осебидиа рұда дар беморони гирифтори НШР шаҳодат медиҳанд.

**Мақсад:** беҳтаргардонии натиҷаи табобати ҷарроҳии беморони гирифтори НШР.

**Мавод ва усулҳои тадқиқот.** Тадқиқоти гузаронида натиҷаи ташхисгузорӣ ва табобати 113 (100%) бемореро дар бар мегирад, ки тайи солҳои 2019 то мартаи 2023 бо ташхиси НШР дар шӯъбаҳои ҷарроҳии МД МШ ЁТТ бистарӣ гардида, табобати лозимаро гирифтаанд. Миёни ин беморон 63 (55,8%) ҳолатро мардон ва боқимонда 50 (44,2%) ҳолати боқимондаро бошад занон ташкил намуданд, ки синну соли онҳо аз 21 то 74 соларо ташкил медод. Давомнокии беморӣ аз замони оғози аввалин аломатҳои беморӣ то гузаронидани амалёти ҷарроҳӣ аз 2,5 соат то 36 соатро дар бар мегирифт. Дар 91 (80,5%) ҳолат сабаби НШР и мавҷудияти ҳадшаҳо дар дохили батн, дар 18 (15,9%) фишурдашавии чурраи вентралӣ ва дар боқимонда 4 (3,5%) ҳолат бошад махкам гардидани равзанаи рұда бо сангҳои фазлавӣ ва ё фитобезоар ба ҳисоб рафтанд.

Бо мақсади баҳоғузории дуруст ба натиҷанокии усулҳои пешниҳодгардида табобатӣ вобаста ба роҳҳои гузаронидани ҷаҳроҳи ҳоси пешгирикунандаи аворизи баъдичарроҳӣ ҳамаи беморон ба ду гурӯҳ тақсимбандӣ гардиданд. Ба гурӯҳи I-ум (асосӣ) 72 (63,7%) беморе шомил буданд, ки дар ҳамаи онҳо бо мақсади беҳтар соҳтани хунгардиши мавзеъи девораи осебидиа рұда усули беҳтарнамоии дохиличарроҳии микросиркулятсияи ин қисмати рұда гузаронида шуда, бо мақсади беҳтар соҳтани ҳолати эътидолии луобпардаи ин ҳалқаи рұда дар марҳилаи барвақтии баъдичарроҳӣ табобати хосса таъин карда шуданд. Ба гурӯҳи беморони муқоисавӣ бошад 41 (36,3%) бемо-

ре шоимл буданд, ки амалёти ҷарроҳӣ та-  
нҳо бо усулҳои анъанавӣ ба итном расони-  
да шуд.

Маҳакҳои асосии интихобнамоии дуру-  
сти беморон баро гузаронидани тадқиқот  
дар ҳарду гурӯҳ як буда, он аз вучуд надош-  
тани аломатҳои мавти ҳалқаи рӯда, ки гу-  
заронидани қисматбурии рӯдоро талаб ме-  
намояд, набудани перитонити фасодии паҳ-  
нгашта, ҷой надоштани фибринҳои зиёд дар  
девораи рӯда, набудани бемориҳои ҳамра-  
дифи вазнин, ки бевосита ба ҳолати умумии  
беморон ва натиҷаи табобат таъсири муҳим  
мегузоранд.

Бо назардошти тарзи инкишофёбии но-  
гузарогии рӯдаҳо ва ҳатари оқибатҳои но-  
хуши он дар 72 (63,7%) бемор баъд аз бар-  
тараф соҳтани сабаби ногузарогии рӯда ва  
барқарор намудни гузаронандагии он, бо  
мақсади камнамоии ҷараёни илтиҳобӣ ва  
бехтарсозии хунгардиш дар қисмати осеб-  
дидаи ҳалқаи рӯда ин мавзезъ тавассути ма-  
тоъчай дар маҳлули қаблан то  $40\text{--}45^{\circ}\text{C}$  гар-  
мкарда таркардашуда, ки хосатан бо ин  
мақсад тайёр карда шуда аст муддати 4-5  
дақиқа руйпӯш карда мешавад (расми 1).



**Расми № 1. А- мавзеъи осебдидаи В-  
гарнамоии ҳалқаи рӯдаи ҳалқаи рӯдаи  
борик осебдида бо матоъчай дар маҳлул  
таркардашуда**

Маҳлули мазкур аз 200,0 мл реополиглю-  
кина ва 4 мг дексаметазон иборат буда, ху-  
суситяи кам намудани ҷараёни илтиҳобӣ ва  
бехтар соҳтани микросиркулятсияро дар ра-  
гҳои хурди девораи рӯда дорад.

Дар марҳилаи барвақтии баъдичарроҳӣ  
бо мақсади бехтар нигоҳ доштани ҳолати  
хунгардиши узвҳо, алалхусус дар девораи  
ҳалқаи осебдидаи рӯда тазрики дохиливари-  
дии маҳлули реополиглюкин 200-400 мл  
ҳамарӯза ба муддати 3-5 шабонарӯз (вобас-

та ба бозёфти ҷарроҳӣ ва дараҷаи осебби-  
ни ҳалқаи рӯда) гузаронида шуда, бо мақ-  
сади беҳтар соҳтани ҷараёни барқароргар-  
дии ҳолати эътидолии луобпардаи ин қис-  
мати рӯда истеъмоли доруи «Ребагит» ба  
миқдори 1т 3 маротиба ба мӯҳлати 10-15  
шабонарӯз тавсия дода шуд.

Бояд гуфт, ки дар ҳама ҳолат қисмати  
асосии амалёти ҷарроҳиро бартарафна-  
моии монеъаи ҷойдошта ва барқарорна-  
моии гузаронандагии рӯда бо тоза ва заҳ-  
кашнамоии ковокии батн ташкил дода, бе  
амалӣ соҳтани қисматбурии мавзеъи осеб-  
дидаи рӯда ҷарроҳӣ ба анҷом расонида шуд.

Коркарднамоии омории маводи пешни-  
ходгардида тавассути барномаи омории Statistica 10.0 (Statsoft, USA) дар компюте-  
ри Pentium IV гузаронида шуд. Бузургии  
миқдорӣ дар шакли нишондиҳандай миёна  
ва ҳатогиҳои стандартӣ пешниҳод гардида,  
бузургиҳои сифатӣ бошад дар шакли ни-  
шондиҳандай мутлақ ва фоизи онҳо пешни-  
ҳод гардидаанд. Бо мақсади муқоисанамоии  
турӯҳҳо U-маҳаки Манна-Уитни ва Т-кри-  
терий Вилкоксон мавриди истифода қарор  
дода шуд. Зимни муқоисанамоии бузур-  
гиҳои нисбӣ маҳаки Фишер истифода гар-  
дид. Фарқияти оморӣ ба  $p<0,05$  баробар  
омад.

**Натиҷаҳо ва баррасии онҳо.** Баҳогузорӣ  
ба дараҷаи таъсириноқии усулҳои гузарони-  
дашудаи пешгиринамоии дохиличарроҳӣ ва  
баъдазҷарроҳии аворизи баъдичарроҳӣ дар  
марҳалаи барвақтии баъдичарроҳӣ ҳамеша  
аз муаяннамоии аломатҳои сарирӣ оғоз гар-  
дидаанд (накша), ки воқеан нишондоди хубе  
барои хулособарорӣ ва интихоби тактикаи  
мимбаъдаи табобат ба ҳисоб мераванд.

Бо мақсади ташхисгузорӣ ва гузаронида-  
ни назорати динамикии ҳолати функциона-  
лии рӯдаҳо ва баҳогузорӣ ба натиҷаи таъ-  
сириноқии табобати таъиннамуда дар баро-  
бари баҳогузорӣ ба аломатҳои сарирӣ усу-  
лҳои ташхисгузории дастгоҳӣ низ мавриди  
истифодаи васеъ қарор гирифтанд, ки миё-  
ни онҳо ТУС (дар ҳама ҳолати баъдичар-  
роҳӣ) ва ташхиси рентгенологӣ (вобаста ба  
нишондод) мавқеъи маҳсусро доро мебо-  
шанд.

## Хусусиятҳои аломатҳои сарирӣ дар марҳилаи барвақтии баъдиҷарроҳӣ вобаста ба усулҳои истифодашудаи табобат (n=113)

Аломатҳои сарирӣ	Гурӯҳи асосӣ (n=72)		Гурӯҳи муқоисавӣ (n=41)	
	шабонарӯз	p	шабонарӯз	p
Хушкий даҳон	1,2±0,3***	<0,001	1,5±0,3***	<0,001
Дилбехузурӣ ва қайкунӣ	1,3±0,3	>0,05	1,4±0,3	>0,05
Зардачӯш	1,0±0,4	>0,05	1,2±0,3	>0,05
Дамиши шикам	1,7±0,4	>0,05	1,8±0,5	>0,05
Дард дар шикам	1,6±0,5***	<0,001	1,8±0,7***	<0,001
Баромадани бод	1,5±0,6	>0,05	1,8±0,5	>0,05
Начосатнамоӣ	2,4±0,5	>0,05	3,2±0,6	>0,05

Эзоҳ: р – аҳамияти омомии фарқияти нишондиҳандаҳо дар гурӯҳҳо бо усули Т-маҳаки Вил-коксон \*p<0,05, \*\*\*p<0,001 – зимни муқоисанамоӣ бо усули U-маҳаки Манна-Уитни

Зимни гузаронидани ТУС динамикӣ дар беморони гурӯҳи асосӣ нисбатан барвақттар ба эътидол омадани рӯда ва барқароргардии ҳолати вазоифии он ( меъёрий гардиҳандаи ғафсии девораи рӯда ва қутри он, пайдошавии ҳаракатанокии рӯда) ба мушоҳида расиданд (расми 2 А), дар ҳоле, ки ин аломатҳои ултрасадоӣ дар беморони гурӯҳи муқоисавӣ дертар ба мушоҳида расиданд. Давраи барқароргардии ҳолати вазоифии рӯда дар беморони гурӯҳи асосӣ ба ҳисоби миёна 18-32 соатро дар баргирифт, дар ҳоле ин давра дар беморони гурӯҳи муқоисавӣ ба ҳисоби миёна 24-46 соатро ташкил намуд. Инчунин дар марҳилаи барвақтии баъдиҷарроҳӣ бо мақсади аниқнамоии ташхис ва баҳогузорӣ ба ҳолати рӯдаҳо дар бемороне, ки ба фалачи вазнини рӯдаҳо гирифтор буданд ташхиси рентгенологӣ гузаронида шуд (расми 2 Б).



**Расми 1 А Васеъшавии ҳалқаи рӯда Расми 1 Б Мавҷудияти аломатҳои ва ғафшавии девораи он дар ТУС рентгенологии фалачи рӯдаҳо зимни чой доштани фалачи рӯдаҳо**

Мебояд қайд намуд, ки гарчанде гузаронидани ташхис рентгенологӣ дар беморони гирифтари НШР яке аз усулои баландмаъ-

лумот ба ҳисоб меравад, зимни чой доштани фалачи вазнини рӯдаҳо дар бархе аз ҳолатҳо бартарафгардии аломатҳои ренгенологӣ дар муқоиса ба аломатҳои саририи беморӣ дертар бартараф мегарданд, ки ин ҳолат бояд зимни хуносабабарорӣ ба натичаи таъсирикӣ табобати гузаронида ва интиҳоби тактикаи мимбаъдаи табобат ба назар гирифта шавад.

Дар чунин мавриди гарчанде аломатҳои саририи беморӣ беҳбудии ҳолати рӯдаҳо ва ҳолати умумии беморро нишон медиҳанд, дар навори тақорори рентгенологӣ то қунун чой доштани фалачи рӯдаҳо баравъло намудор мебошад, набояд нишондод барои гузаронидани табобати тақорори ҷарроҳӣ бошад. Чунин беморон бояд дар зери назорати динамикӣ қарор дошта табобати консервативии лозима бурда шавад.

Чигунае, ки аз маълумотҳои дар боло пешниҳодгардида бар меояд, ҳам аломатҳои сарирӣ ва ҳам натичаҳои ТУС аз бартарияти таъсирикӣ усулои пешниҳодгардидаи беҳтарнамоии ҳолати вазоифии рӯдаҳо зимни чой доштани НШР дар марҳилаи барвақтии баъдиҷарроҳӣ шаҳодат медиҳанд.

Инчунин маҳаки дигари баҳогузории муқоисавӣ байн гурӯҳҳои беморон ин басомад ва хусусияти аворизи барвақтии баъдиҷарроҳӣ ба ҳисоб меравад, ки зимни чунин баҳогузорӣ низ бартарияти таъсирикӣ усулои пешниҳодгардида ба мушоҳида расид. Дар миёни беморони гурӯҳи асосӣ (n=72) аворизи баъдиҷарроҳӣ дар 2 (2,8%) ҳолат ба мушоҳида расид, ки аз онҳо дар 1 (1,4%) ҳолат фасодгирии заҳми баъдиҷар-

рохӣ ва дар 1 (1,4%) ҳолати дигар фалачи вазнини рӯдаҳоро ташкил намуд. Дар ин бемор дамиши зиёди шикам, тахикардия, хушкӣ даҳон, набудни садои лаппиши рӯдаҳо, набудани боду начосат ба мушоҳид расид, ки зимни гузаронидани ТУС ва рентгенографияи умумии шикам мавҷудијати аломатҳои ногузарогии динамикии рӯдаҳо (фалачи рӯдаҳо) тасдиқ карда шуд.

Миёни беморони гурӯҳи муқоисавӣ бошад чунин оризаҳо дар 3 (7,3%) ҳолат ба мушоҳид расид, ки аз онҳо дар 2 (4,9%) ҳолат фалачи вазнини рӯдаҳоро ва дар 1 (2,4%) фасодгирии заҳми баъдичарроҳиро ташкил доданд.

Ба беморони гирифтори фалаки вазнини рӯдаҳо табобати лозимаи консервативӣ (аз ҷумла илова намудани беҳисгардонии спиналӣ) таъин карда шуд, ки натиҷаи мусбӣ ба бор овард.

Мавриди зикр аст, ки дар ҳама 3 (2,7%) ҳолати чой доштани фалачи вазнини рӯдаҳо дар марҳилаи барвақтии баъдичарроҳӣ давомнокии беморӣ аз 2 шабонарӯз зиёдтар буда, дар ковокии шикам ҳадшаҳои зиёди

висеро-висералӣ ва висеропариеталӣ ҷой доштанд. Инчунин аломатҳои зиёд будани ҷараёни илтиҳобӣ дар ҳалқаҳои осебидана рӯда ба назар расид.

Ҳама беморон дар ҳолати қаноатбахш аз беморхона руҳсатӣ гардиданд. Давомнокии мӯҳлати бистаригардии беморон дар беморхона аз 6 то 11 шабонарӯзро дар бар гирифт. Ҳолати фавт дар ин беморон ба мушоҳида нарасид.

**Хулоса.** Вайроншавии хунгардиш дар девораи рӯда зимни НШР яке аз зинаҳои асосии инкишофёбии ҷараёнҳои патологӣ дар ин беморӣ ба ҳисоб рафта, гузаронидани ҷораҳои беҳтарномаии хунгардиши мавзеи қисмати осебидана девораи рӯда ҷузъи муҳими табобати ин гурӯҳи беморон ба ҳисоб меравад. Истифоданамоии усули дохиличароҳии беҳтарсозии хунгардиши мавзеъӣ ва кумакрасонӣ ба ҷараёни барқароргардии ҳолати эътидолии қисмати осебидана девораи рӯда боиси беҳтар гардидани ҳолати ҷаизияти рӯда ва камтар гардидани басомади аворизи барвақтии баъдичарроҳӣ дар беморони гирифтори НШР мегардад.

#### Адабиёт

1. Земляной В.П. Профилактические мероприятия как обязательный компонент в лечении пациентов с острой спаечной кишечной непроходимостью / В.П. Земляной [и др.]// Новости хирургии.-2021, Т. 29.- №6.-С.680-689
2. Курбонов К.М. Интубация тонкой кишки как компонент лечения острой странгуляционной тонкокишечной непроходимости /К.М. Курбонов, К.Р. Назирбоев, Н.М. Даминова// Вестник авиценны.-2018.-Том.20.-№4.-С.436-441
3. Родин А.В. Интраоперационная оценка жизнеспособности кишки при острой кишечной непроходимости / А.В. Родин, В.Г. Плешков// Вестник Смоленской государственной медицинской академии.-2016.-Т. 15.-№1.-С.75-82
4. Хаджибаев А.М. Результаты применения видеолапароскопии у больных с острой кишечной непроходимостью /А.М. Хаджибаев, Б.И. Шукров, Д.Т. Пулатов, Т.Т. Мансуров// Вестник экстренной медицины.-2022.-Том 15.-№1.-С.5-11
5. Bargaje P. Acute intestinal obstruction in adults: etiology, clinical presentation, investigations and management: a longitudinal study / P. Bargaje, N. Wasnik// International Surgery Journal.-2021.- Jan;8(1).-P.170-175
6. Behman R. Hospital-level Variation in the Management and Outcomes of Patients With Adhesive Small Bowel Obstruction: A Population-Based Analysis. / R. Behman, P.J. Karanicolas, A. Nathens, D. Gomez // Ann Surg. 2021; 274(6):e1063-e1070. doi: 10.1097/SLA.000000000003739.
7. Shivakumar CR. A clinical study of etiology and management of acute intestinal obstruction / CR. Shivakumar, MF Shoeb, AP Reddy, S. Patil// Int Surg J. -2018.-5(9).-P.3072-7.

## СПОСОБЫ УЛУШЕНИЯ ВОСТАНОВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ КИШЕЧНИКА ПРИ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ

Назаров Х.Ш.

Кафедра хирургических болезней №1 имени академика Курбонова К.М.,  
ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино»

**Цель.** Улучшить результаты хирургического лечения больных с острой кишечной непроходимостью (ОКН).

**Материал и методы исследования.** Представлены результаты наблюдения и лечения 113 (100%) больных с острой кишечной непроходимостью в возрасте от 21 до 74 лет. Наиболее частой причиной развития ОКН являлась спаечная кишечная непроходимость. В основную группу включены 72 (63,7%) больных, в контрольную - 41 (36,3%).

С целью диагностики заболевания и динамической оценки результатов проведенного лечения помимо оценки общеклинических проявлений во всех случаях проводились общеклинические и биохимические исследования крови, ЭКГ, УЗИ и обзорная рентгенография грудной клетки и брюшной полости, а также рентгеноконтрастное исследование кишечника по показаниям.

**Результаты исследований и обсуждение.** Установлено, что более ранее восстановление функционального состояния кишечника наблюдается у больных основной группы, у которых интраоперационно проводились мероприятия по улучшению местного кровотока в пораженном участке петля кишечника и улучшению процессов нормализации состояния пораженного участка кишки в раннем послеоперационном периоде по предложенной в клинике методике. Об эффективности предложенными способами свидетельствует ранняя нормализация об-

щеклинических, лабораторных и инструментальных показателей в послеоперационном периоде по сравнению с больными контрольной группы, у которых операция проводилась обычными традиционными методами.

В раннем послеоперационном периоде у больных основной группы только в 2 (2,8%) случаях (от общего числа больных в группе) наблюдались осложнения, среди которых в 1 (1,4%) случае оказалось нагноение послеоперационной раны и в 1 (1,4%) случае выраженный парез кишечника, в то время как у больных контрольной группы развитие осложнений отмечалось в 3 (7,3%) случаях (от общего числа больных в группе), из них в 2 (4,9%) случаях отмечалось развитие выраженного пареза кишечника и в 1 (2,4%) случае - нагноение послеоперационной раны.

**Заключение.** Интраоперационное улучшение местного кровотока в пораженном участке стенки кишечника и улучшение процессов нормализации состояния кишечника в раннем послеоперационном периоде у больных с ОКН является эффективным методом раннего восстановления функционального состояния кишечника и улучшения результатов хирургического лечения этого контингента больных.

**Ключевые слова:** острая кишечная непроходимость, местное кровообращение, функциональное состояние кишечника.

## METHODS FOR IMPROVING RECOVERY OF INTESTINAL FUNCTIONAL CONDITIONS IN EARLY POSTOPERATION IN CASE OF ACUTE INTESTINAL OBSTRUCTION

Nazarov H.Sh.

Chair of surgical illnesses №1 named after academic Kurbonov K.M.,  
SEI «TSMU named after Abuali ibni Sino»

**Purpose.** Improve the results of surgical treatment of patients with acute intestinal obstruction (AIO).

**Research material and methods.** The results of observation and treatment of 113 (100%) patients with acute intestinal obstruction aged

21 to 74 years are presented. The most common cause of OCN was adhesive intestinal obstruction. 72 (63.7%) patients were included in the main group, 41 (36.3%) were included in the control group.

In order to diagnose the disease and dynamically evaluate the results of the treatment performed by past assessment, general clinical manifestations in all cases were used general clinical and biochemical blood tests, electrocardiography, ultrasound, chest and abdominal X-ray, as well as X-ray contrast examination of the intestines by indication.

**Research findings and discussion.** It was established that more earlier restoration of the functional state of the intestine is observed in patients of the main group, an intraoperative procedure was carried out to improve local blood flow to the affected areas of the intestinal loop and to improve the process of restoring the normalization of the affected areas of the intestine in the early postoperative period according to the methods proposed in the clinic. Early normalization of general clinical, laboratory and instrumental indicators in the postoperative period in comparison with

patients of the control group, in whom the operation was carried out according to the usual traditional methods, testifies to the effectiveness of the proposed methods.

In the early postoperative period in patients with the main group only in 2 (2.8%)-x cases (from the total number of groups) there were complications, among which in 1 (1.4%) the case turned out to be suppuration of the postoperative wound and in 1 (1.4%) case pronounced intestinal paresis, while in patients with the control group such complications were established in 3 (7.3%)-x cases (from the total number of groups), that in 2 (4.9%) cases there was a pronounced intestinal paresis and in 1 (2.4%) case a suppuration of a postoperative wound.

**Conclusion.** Intraoperative improvement of local blood flow in affected section of intestinal wall and improvement of process of intestinal state normalization in early postoperative period in patients with AIO is effective method of early restoration of functional intestinal state and improvement of result of surgical treatment of this contingent of patients.

**Key words:** acute intestinal obstruction, local circulation, functional state of intestine.

**Назаров Ҳилолиддин Шарофович** – н.и.т., дотсенти кафедраи бемориҳои ҷарроҳии №1 мик Қурбонов К.М., МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино».

**Назаров Ҳилолиддин Шарофович** – к.м.н., доцент кафедры хирургических болезней №1 имени академика Курбонова К.М., ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино».

**Nazarov Hiloliddin Sharofovich** - Ph.D., associate professor of the Department of Surgical Diseases No. 1 named after Academician Kurbonov K.M., SEI "TSMU named after Abuali ibni Sino."

## БАРТАРАФ НАМУДАНИ КОНТРАКТУРАХО ВА ДЕФОРМАТСИЯХОИ ПАС АЗ ОСЕБИ АНДОМИ ПОЁНӢ

**Хайдаров М.М.**

Кафедраи бемориҳои ҷарроҳии № 2 МДТ “ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино”.

**Муҳиммият.** Афзоиши төъдоди беморон дар солҳои охир бо намудҳои гуногуни контрактураҳои дараҷаи вазнини ангуштон ва панҷаи пой, решҳои трофикии пас аз осебӣ, дефекти бофтаҳои мулоим бо ворид намудани таҷҳизотҳои навтарин дар истеҳсолот, афзудани ҳолатҳои садамаи автомобилий пайвастагии зиёд дорад [1]. Дар баробари ин яке аз омилҳои асосии пайдоиши контрактураҳо ва деформатсияи андоми поён

сӯхтани андом аз ҳисоби об ва равғани сӯзон, алалхусус дар қӯдакон ва таҷҳизотҳои гармидиҳанда мебошад [2-3].

Таҳлили адабиёти мусоир нишон медиҳад, ки дар бештари мавридҳо осебҳо, ки дар натиҷаи истифодабарии таҷҳизотҳои дар истеҳсолот истифода бурда мешуда ва садамаи автомобилий ба вуқӯъ омадаанд, хусусияти омехта дошта, сабаби тағииротҳои вазнин дар буғумҳо ва дигар структураҳои

андомҳо мегарданд [4].

Дар бештари мавридҳо дар беморон во-баста аз омили осебӣ ҷароҳатнокшавии тору асабҳои андом, тендонҳо, шикасти устуҳонҳо диде мешавад, дар бархе аз осеб-диагон дефекти бофтаҳои рӯйпушкунанда ба вучӯд меояд [1,5 ].

Бинобар ҳусусияти омехта доштан ва дар баробари он мавҷуд будани дефекти бофтаҳои рӯйпушкунанда ҳолати бемор вазнин ва дараҷаи ҷароҳат муракқаб ҳисобида мешавад [6]. Муаллифон дар чунин ақидаанд, ки ҳангоми аз об ва ё равғани сӯзон осеб-дидан андом на танҳо бофтаҳои рӯйпушкунанда, балки шараёнҳо ва торҳои асаб, тендонҳо ва мушакҳои андом низ ба таъги-ротҳои ҷиддӣ дучор мегарданд [7-9]. Дар адабиёт маълумотҳо низ ҷой доранд, ки дар онҳо оварда шудааст, ки сӯхтагиҳо ҳатто ба қанда шудани ангуштон ва панҷаи пой оварда мерасонанд [10].

Проблемаи табобати ҷарроҳии бартараф намудани контрактура ва деформатсияи ан-доми поёни яке аз равишҳои мумбрәми соҳаҳои осебшиносӣ ва микрочарроҳии ре-конструктивӣ ба ҳисоб маравад, ки то ҳол бархе аз равишҳои он ба таври комил ҳалли худро наёфтаанд. Айни замон бо мақсади бартараф намудани контрактураҳо ва де-форматсияҳои андом намудҳои ањанавӣ ва муосири ҷарроҳӣ истифода бурда мешаванд, ки дар асоси усуљҳои Z-пластика биноёфтаанд[11].

Дар ҳолатҳо, ки ҳаҷми дефекти бофтаҳои рӯйпушкунанда бузург аст ва имко-ниятҳои заҳиравии бофтаҳои гирду атрофи патология имконияти пушидани дефектро надоранд комплекси бофтаҳои дигар мав-зеъҳои бемор дар пояҷаи рагҳои хунгард истифода бурда мешавад.

Ҳамин тариқ аз омӯзиши адабиёти му-осир бармеояд, ки то ҳол бештари равишҳои табобати ҷарроҳии контрактураҳо, дефор-матсия ва дефектҳои андоми поён ҳалли худро наёфтаанд. Новобаста аз ташаккули усу-лҳои ањанавии ҷарроҳӣ, ба таври васеъ ис-тифода бурдани тарзҳои муосири он на-тичаҳои амалиётҳои барқарорсозӣ на танҳо беморон, балки табионро низ қаноатманд

намекунанд. Пайдо гардидани душвориҳо дар аснои ичрои ҷарроҳӣ, нисбатан кам будани натиҷаҳои дилҳоҳ пас аз амалиёт аз таъгиrotҳои паҳнёftai бофтаҳои осебдида, дер муроҷиат намудани беморон ба бе-морхона вобастагии қалон дорад. Таъгиrotҳои ҷойдошта дар бештари мавридҳо аз омили осебдиҳанда вобаста буда интиҳоби тарзи ҷарроҳӣ ба таври адекватӣ баҳо до-дани дараҷаи вазнинии патологияро бо бар-тарии ин ва ё он компоненти ҷароҳат талаб менамояд.

**Мақсади таҳқиқот** беҳтар намудани на-тиҷаҳои амалиётҳои ҷарроҳӣ ҳангоми кон-трактураҳо, деформатсияҳо ва дефектҳои бофтаҳои мулоими андоми поёни мебошад.

**Мавод ва усуљҳои таҳқиқот.** Амалиётҳои гуногуни реконструктивӣ ба 54 нафар беморон, ки дар онҳо контрактура, дефор-матсияи дараҷаи вазнини ангуштон ва па-нҷаи пой, дефекти бофтаҳои рӯйпушкунандаи панҷа, соқ ва рон ҷой дошт, ичро карда шудаанд. Бинобар ҷой доштани деформат-сияи дараҷаи вазнин ва контрактураҳои кӯҳнашудаи ангуштон дар беморон маҳду-дият ва ё ба пуррагӣ набудани ҳаракатҳо дар андоми поёни ҷой дошт. Дар баробари мавҷуд будани контрактура ва деформатсия дефекти бофтаҳои рӯйпушкунанда низ диде мешуд.

Марҳилаи муоина, ташхис ва ичрои ама-лиётҳои ҷарроҳӣ солҳои 2000-2023-ро дар-бар мегирад. Ба беморон амалиётҳои ҷарроҳӣ дар шӯъбаи микрочарроҳии рекон-структивӣ ва пластикии Маркази ҷумҳури-явии ҷарроҳии дилу рагҳо ичро карда шуданд.

Ҳамагӣ 31 нафар мардон ва 23 нафар за-нҳо муоина ва ҷарроҳӣ карда шуданд. Дар бештари мавридҳо (72,2%) контрактура ва деформатсияҳо дар кӯдакон ҷой дошт. Муҳ-лати муроҷиати беморон ба шӯъба аз 6 моҳ то 13 сол буд.

Бо мақсади пурра намудани таҳлил ва интиҳоби тарзи ҷарроҳӣ омилҳо, ки сабаби ҷароҳати аввалидараҷа гаштаанд, омӯхта шуданд. Муайян гардид, ки дар 32 бемор сабаби пайдоиши патология сӯхтани андом аз об ва равғани сӯzon ба амал омадааст.

Дар 13 ҳолат сабаби патология таҷхизотҳои гармидиҳанда (9) ва сандалӣ (4) буданд. Контрактура паз аз садамаи автомобилий (5) ва осебҳои кунд (4) дар 9 нафар бемор пайдо гардидааст.

Нисбат ба дигар омилҳои осебдиҳанда дараҷаи контрактура ва деформатсияи андом ҳангоми сӯхтан аз об, равғани сӯзон ва садамаи автомобилий вазнинтар буд ва дар баъзе мавридҳо дефект ва контрактура то ба соқи пой ва рон паҳн гардида буданд. Муайян гардид, ки вазнинии таъғиротҳо аз муҳлатҳои муроҷиати беморон низ вобастагӣ дорад. Дар бемороне, ки пас аз як соли гирифтани осеб муроҷиат намуданд дараҷаи вазнини патология ҷой дошт (Расмҳои 1,2).



**Расми 2. Акси рентгени деформатсияи ангуштон**



**Расми 1. Деформатсияи дараҷаи вазнини пойҳо**

**Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо.**  
Дар ҳама мавридҳо ҳангоми иҷрои ҷарроҳиҳои гуногун қалонкуни оптиқӣ истифода бурда шуд. Мақсад аз истифодабарии он идентификатсияи пурраи торҳои асаб ва рагҳои хунгард, ба таври пурра бе осебдиҳӣ чудо кардани флепҳо буд.

Яке аз амалиётҳои маъмул, ки то ҳол ҳангоми контрактура ва деформатсияҳои андомҳо бештар истифода бурда мешавад тарзи бартарафкунии патология бо усули Z-пластика[12] мебошад, ки мо низ онро дар 27 нафар беморон дар аснои контрактурои локалӣ истифода бурдем (Расмҳои 3,4,5).



**Расми 3. Контрактураи локалии ангуштони IV-V**



**Расми 4. Нақшай Z-пластика**




**Расми 5. Бартараф намудани контрактура**

Аз шумораи дар боло овардашуда намудҳои Z-пластика ҳангоми контрактураи ангуштон дар 15 ва панҷаи пой дар 12 нафар беморон ба чой оварда шуданд. Аммо дар ҳолатҳое, ки дар беморон деформатсияҳои вазнин, дефектҳои паҳншудаи пуст мавҷуд буданд, намудҳои гайристандартии амалиётҳои ҷарроҳӣ истифода бурда шуданд. Дар адабиёти муосир оварда шудааст, ки дар аснои деформатсияҳои вазнин истифода аз флепҳои озоди бо хун таъминшуда истифода бурда мешавад [13,14].

Дар 12 нафар беморон бо деформатсияи вазнини ангуштон ва панҷаи пой намуди таъғирдодашудаи ҷарроҳӣ аз бофтаҳои солими гирду атрофи патология бо пӯшонидани дефект аз ҳисоби пусти бутунқабата ба чой оварда шуд.

Ҳангоми дефектҳои паҳншуда ба ду ва ё бештар бугуми пой ба инобат гирифтани тарзи интихоби ҷарроҳӣ ва марҳилаҳои иҷроиши он аҳамияти калон доштанд. Дар як марҳила иҷро намудани ҳама этапҳои ҷарроҳӣ дар 7 нафар бемор ба чой оварда шуд. Дар аснои чой доштани захмҳои трофиқӣ дар болои пӯсти таъғирёфта амалиёти ҷарроҳӣ танҳо пас аз омӯзиши патогистологии захм ба чой оварда шуд (Расми 6). Дар ду нафар бемор ҳангоми ин омӯзиш ҳуҷайраҳои атипикӣ ёфт гардианд, бинобар ин онҳо ба Маркази саратоншиносӣ равона карда шуданд.



**Расми 6. Гистограммаи қитъаи пусти таъғирёфта**


Омӯзиши натиҷаи биопсия тағйиротҳои назарраси дегенеративии қитъаи осебидана

пӯстри нишон дод. Аз ҷумла таҳқиқот нишон дод, ки дар марҳилаи баъди осебӣ атрофияи назарраси мавзеи бофтаҳои пӯстӣ ва мушакӣ ба амал омада, онҳо бо қитъаҳои бофтаи шахшӯли фиброзӣ ва ҷамъшавии барзиёди лейкоситҳо иваз мешаванд.

Дар 16 бемор ҳуҷайраҳои атипикӣ ёфт нагардианд ва пас аз омӯзиш ба онҳо намудҳои реконструктивии ҷарроҳӣ ба чой оварда шуданд.

Қобили қайд аст, ки ба ҳисоб гирифтани ҷуқурии таъғироти бофтаҳо, ба таври адекватӣ чудо намудани флепҳо зери қалонкунни оптиқӣ, ки пешгирии захмдоршавии ятрогени флепҳо ва рагҳои хунгузарро таъмин менамояд, аҳамияти хоса дорад.

Дар аснои дефектҳои дурушт ва паҳнгардидаи андом (8) зарурият ба иҷрои ангиография ба пеш омад. Мақсад аз он омӯзиши ҳолати рагҳои хунгарди андом, эҳтимолияти кучати озоди комплекси бофтаҳо дар пояҷаи рагҳои хунгард буд. Дар ҳамаи беморон дар ангиография тағйиротҳои назарраси патологӣ дидо намешаванд. (Расми 7).



**Расми 7. Ангиографияи шараёнҳои соқ ва панҷаи пой.**

Дар 8 нафар бемор, ки дефекти паҳншудаи бофтаҳои чой доштанд дардҳои саҳт дар андом бинобар фишурдашавии торҳои асаб чой доштанд ва дар аснои иҷрои ҷарроҳӣ фишурдашавии торҳои асаб мушоҳида шуд, невролиз ба чой оварда шуд. Дар ин беморон маҳдудияти ҳаракатҳо дар бугуми пойпанҷа низ чой дошт ва пас аз ба пуррагӣ ҷудол намудани флепҳо ва озод намудани шараён ва торҳои асаб



**Расми 8. Номутаносибии поячай флеп бо андозаҳои он**



**Расми 9. Некрози нугҳои флепҳои кучонидашуда**

дефекти боқимонда бо пусти бутунқабата пущида шуд. Таҳлили адабиёт низ нишон медиҳад, ки истифодаи пусти бутунқабата дар чунин холатҳо натиҷаҳои дилҳоҳ медиҳад [15].

Натиҷаҳои ҷарроҳӣ дар марҳилаҳои наздик ва дурр омӯхта шуданд. Дар шабонарӯзи ҷорум ва панҷум пас аз ҷарроҳӣ фасодгирии заҳм дар 3 нафар, муриши нопурраи нугҳои пусти флепҳо дар 5 нафар ҷарроҳишудагон ба амал омад. Танҳо дар як ҳолати фасодгирии заҳм дар марҳилаҳои дури пас аз ҷарроҳӣ бемор тақроран ҷарроҳӣ карда шуд. Дигар ҳолатҳои фасодгирий ва муриши пуст ба натиҷаи амалиётҳо таъсири манғӣ нарасониданд.

Омӯзиши аворизҳо нишон дод, ки сабаби некрози нугҳои флепҳои кучонидашуда номутаносибии поячай бо хун таъминқунандаи флеп ба андозаҳои он, яъне аз меъёр зиёд бардоштани онҳо мебошад (Расмҳои 8,9).

**Хулоса.** Қайд кардан зарур аст, ки дар солҳои охир теъдоди беморон бо контрактураҳо, деформатсияҳо ва дефекти бофтаҳои руйпушкунанда зиёд гардида истодааст. Бештар шудани теъдоди беморон аз истифодабарии таҷҳизотҳои навтарин дар истехсолот, ҷароҳатнокшавии андом аз об ва равгани сӯзон, зиёд гардидаи садамаҳои автомибилий вобаста аст. Дар бештари мавридҳо ин омилҳои осебдиҳанда сабаби ҷароҳатҳои омехтаи вазнин мегарданд. Интихоби тарзи ҷарроҳӣ бошад аз вазнинии патология, мӯҳлатҳои муроҷиати беморон ба шӯбаҳои маҳсусгардонидашуда вобастагӣ дошта, истифодабарии калонкунии оптикаи дар аснои иҷрои ҷарроҳӣ ҷароҳатёбии ятрогении рагҳои хунгард ва торҳои асабро пешгирий намуда ба натиҷаҳои ҷарроҳӣ манфиати хуб мебахшад.

### Адабиёт

1. Назаров Х.Н., Линник С.А., Мирзоев Р.Р. Профилактика и лечение посттравматической контрактуры, анкилозов и артрозов суставов при сочетанных и множественных травмах нижней конечностей. /Ж. Вестник Академии медицинских наук Таджикистана. – 2018.- Том 8, - №3 – стр.341-348.
2. Nikhil Panse, Parag Sahasrabudhe, Yogesh Bhatt. Use of local perforator flaps for post burn reconstruction. /www.wjps.ir -2012. – Vol. 1. - № 1. p. 22-29.
3. Mir Yasir, Adil Hafeez Wani, Haroon Rashid Zangar. Ergonomics and biogeometry of perforator/propeller flaps in the lower limb reconstruction. /Letter to Editor. -2017. – Vol.6. - №2 – p. 238-242.
4. Kai-xuan Dong, Yong-qing Xu, Xin-yu Fan, Long-jiang Xu, Xi-xiong Su et al. Perforator pedicled propeller flaps for soft tissue coverage of lower leg and foot defects./J. Orthopaedic surgery. – 2014., - Vol. 6, -№1. – p. 42-46.
5. Шибаев Е.Ю., Иванов П.А., Неведров А.В., Лазарев М.П., Власов А.П. Тактика лечения посттравматических дефектов мягких тканей конечностей. /Ж. Неотложной медицины имени Склифосовского. – 2018. – 7 (1). – стр. 37-43.

6. Ибрагимов Э.К, Давлатов А.А, Маликов М.Х, Хайдаров М.Р, Хамидов Н.Х, Махмадкулова Н.А. Хирургическое лечение послеожоговых рубцовых разгибательных контрактур пальцев стопы. Вестник Авиценны. 2022 №2, том 24, с. 244-253.
7. Madhumita Gupta, Ashwin A. Pai, Ravi R Setty, Raghavendra Sawarappa, Bijay Kumar Majumdar, Tibar Banerjee, Aditya Ranoi, Abhimanyu Bhattacharya. Perforator plus asciocutaneous flaps in the reconstruction of post-burn flexion contractures of the knee joint. /J. Clinical and Diagnostic Research. – 2013. – Vol. 7(5). – p. 896-901.
8. Alipour J., Mehdipour Y., Karimi A. Epidemiology and outcome analysis of 3030 burn patients with an ICD-10 approach. /Annals of Burns and fire Disasters. – 2020. - vol. 33. № 1. – p. 3-13.
9. Kim JH, Choi JM, Chung CM, Park MC. Reconstruction of post burn scar contracture of the sole using the medialis pedis free flap. J. Korean Burn Soc. 2021;24:74-6.
10. Colleen N. Bartley, Kenisha Atwell, Laura Purcell, Bruce Cairns, Anthony Charles. Amputation following burn injury. /Journal of Burn Care and Research. – 2019. – Vol. 40, - № 4,- p. 430-436.
11. Шакиров Б.М, Исмати О.Ф, Ахтамов Ж.А. Пластические операции при послеожоговых контрактурах и деформациях голеностопного сустава. Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии. 2010, №1, с.74-79.
12. Sang Hyun Lee, Sung Jin An, Nu Ri Kim, Um Ji Kim, Jeungil Kim. Reconstruction of post burn contracture of the forefoot using the anterolateral thigh flap./Clinics orthopedic surgery. – 2016. – vol.8, -№4. – p.444-451.
13. Галич С.П, Петах А.Л, Дабижа А.Ю, Фурманов А.Ю, Резников А.В, Гребень Н.И. Свободная пересадка мышечных и комбинированных перфорантных лоскутов как метод выбора при закрытии дефектов тканей дистальных отделов конечностей. Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии. 2006, № 1, с. 40-47.
14. Andreas Gravvanis, Antonios Kyriakopoulos, Konstantinos Kateros, Dimosthenis Tsoutsos. Flap reconstruction of the knee; a review of current concepts and a proposed algorithm./World J. Orthopedics. – 2014. – Vol. 5, № 18, - Issue 5. – p. 603-613.
15. Богданов С.Б, Бабичев Р.Г. Хирургические аспекты лечения детей с глубокими ожогами тыльной поверхности кистей и стоп. Российский Вестник 2016. Том VI, №1, с. 57-62.

## УСТРАНЕНИЕ КОНТРАКТУРЫ И ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТИ

Хайдаров Мехроч Маъмуроевич-

Кафедра хирургической болезней № 2 им. академика Усмонова Н.У  
ГОУ ТГМУ им. Абуали ибни Сино

**Цель исследования:** улучшить результаты оперативных вмешательств при контрактурах, деформациях и дефектах мягких тканей нижней конечности.

**Материалы и методы:** Различные реконструктивные операции выполнены 54 больным с контрактурами, выраженными деформациями пальцев и стопы с дефектами покровных тканей стопы, бедра. В связи с наличием выраженной деформации и застарелых контрактур пальцев у больных отмечалось ограничение или полное отсутствие движений в нижней конечности. Наряду с наличи-

ем контрактуры и деформации также наблюдались дефекты покровных тканей.

**Результаты исследования.** Оптическое увеличение использовалось во всех случаях при проведении различных оперативных вмешательств. Целью его использования была полная идентификация нервных волокон и сосудов, полное отделение лоскутов без травм.

Одной из наиболее распространенных операций, которая до сих пор применяется при контрактурах и деформациях конечностей, является метод устранения патологии

методом Z-пластики который мы также применили у 27 больных с локальными контрактурами.

**Ключевые слова:** контрактура, посттравматическая деформация стопы, дефект мягких тканей.

## ELIMINATION OF CONTRACTURE AND POST-TRAUMATIC DEFORMITIES OF THE LOWER LIMBS

**Khaydarov Mehroch Ma'murovich**

Department of Surgical Diseases № 2 named after Academician Usmonov N.U  
GOU TSMU named after A.I. Abuali ibn Sino

Purpose of the study: to improve the results of surgical interventions for contractures, deformities and soft tissue defects of the lower limb.

**Materials and methods:** Various reconstructive surgeries were performed in 54 patients with contractures, severe deformities of the toes and foot, and defects in the integumentary tissues of the foot and thigh. Due

to the presence of severe deformity and chronic contractures of the fingers, patients had limited or complete absence of movements in the lower limb. Along with the presence of contractures and deformities, defects in the integumentary tissues were also observed.

**Key words:** contracture, post-traumatic foot deformity, soft tissue defect.

**Хайдаров Мехроч Маъмуроевич-** унвончӯи кафедраи бемориҳои ҷарроҳии №2 ба номи ака-

демик Усмонов Н.У МДТ ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино ш.Душанбе. Тел: 985 80 17 38.

**Хайдаров Мехроч Маъмуроҷич-**соискател кафедри ҳуургической болезни №2 им. Акаде-

мика Усманова Н.У ГОУ ТГМУ им. Абуали ибни Сино. г.Душанбе. Тел: 985 80 17 38.

**Khaydarov Mehroch Ma'murovich-**applicant of the Department of Surgical Disease No. 2 named after. Academician Usmanov N.U GOU TSMU named after Abuali ibn Sino. Dushanbe. Tel: 985 80 17 38.

## ТАШХИС ВА МУОЛИЧАИ ҶАРРОҲИИ ЧУРРАҲОИ ВЕНТРАЛИ Хомидов И.Т.

Кафедраи бемориҳои ҷарроҳии № 2 ба номи акад. Н.У.Усмонов МДТ  
“Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абуали ибни Сино”. МЧИЧДР

**Муҳиммият.** Муолиҷаи ҷарроҳии чурраҳои вентралии қалон ва гиганти то имрӯз яке аз проблемаҳои то ба охир ҳалнашуда ва муҳим ҳисобида мешавад [1-2]. Афзудани шумораи беморон бо чурраҳои вентралӣ, алалхусус бештар дар байни ҷавонони қобили меҳнат нисбат ба аҳамияти муҳими тибби ва иҷтимоии ин проблема гувоҳи медихад. Такрибан 60 фоизи беморони дорони чурраҳои девораи пеши шикам дар синну соли аз 20 то 50 карор доранд [3].

Аз таҳлили нишондодҳои адабиёти солҳои охир бармеояд, ки ба таври васеъ истифода бурдани таҷхизотҳои ташхисии муосир ҳангоми бемориҳои гуногуни шикам ва фазои пасисифок дар баробари беҳтар на-

мудани сифати ташхис сабаби зиёд гардиҳани шумораи ҷарроҳиҳо гардидааст, ки он дар навбати худ миқдори беморонро бо чурраҳои девораҳои пеш ва пахлугии шикам афзудаанд [4-5]. Аз маълумоти баъзе аз муаллифон бармеояд, ки басомади амалиётҳои ҷарроҳиҳангоми чурраҳои девори пеши шикам дар як сол аз 20 фоиз зиёд буда [3,6], аз рӯи дигар маълумотҳо пас аз лапаротомия дар 28 фоизи беморон чурраҳои пас аз ҷарроҳи пайдо мегарданд [7-9].

Басомади чурраҳои девораҳои шикам аз рӯи нишондодҳои адабиёти муосир аз 10 то 49 фоизро ташкил медиҳад [10-11] ва новобаста аз дастовардҳо дар соҳаи герниология ва истифодабарии тарзҳои гайрикаши-

шии тармими чуррахалта басомади ретсидиви бемори афзуда истодааст, ки бештар аз 50 фоизро ташкил медиҳад [12-13].

Оид ба сабабҳои пайдоиши чурраҳо, ретсидиви онҳо то хол байни мухаккикон баҳсҳо давом доранд. Омӯзиши адабиёт нишон медиҳад, ки яке аз сабабҳои пайдоиши чурра ва ретсидиви он омилҳои баамаловаранд ба хисоб мераванд. Кам гардидани ретсидиви бемориро баъзе муаллифон бо ворид намудани тарзҳои гайрикашиши тармими девораҳои чурра [14-15], дигарон бо такмили усуљҳои пешинай ҷарроҳи алоказаманд менамоянд [16-17], ба ақидаи сеюмин бошад ретсидиви бемори аз намуди ҷарроҳи вобастаги надорад [18-19]. Баъзе аз олимон чунин мешуморанд, ки бемори сабаби генетики дошта, новобаста аз тарзи ҷарроҳи эҳтимолияти аз нау пайдо гардидани он зиёд аст [20-21].

Дар адабиёти солҳои охир яке аз сабабҳои асосии пайдоиши чурра ва ретсидиви он дисплазияи бофтаи васлкунанда ба шумор меравад. Оварда мешавад, ки таъгир ёфтани таносуби коллагенҳо дар бофтаи васлкунанда бо вайроншавии вазифаи охирин сабаби пайдоиши чурра ва тақроршавии он мегардад [22-24].

Хулоса, омӯзиши адабиёти муосир нишон медиҳад, ки то хол сабабҳои конеъкунандай пайдоиши чурраҳои вентрали ва ретсидиви онҳо исбот карда нашудаанд. Оид ба сабабҳои пайдоиши чурраҳо, тарзҳои анъанави ва муосири бартараф намудани онҳо баҳс мунозираҳо давом доранд. Новобаста аз фоизи баландро ишғол намудани ретсидиви бемори тарзҳои анъанавии ҷарроҳи то хол аҳамияти худро гум накарда, дар барабари он ворид намудани тарзҳои гайрикашиш ва эндоскопии чуррабури афзуда истодаанд. Ба таври васеъ истифода бурданни тарзҳои муосири тармими девораҳои чуррахалта ва пайдоиши бархе аз аворизҳо сабаби ба танзим даровардани тарзи гузоштани турҳои полипропилени гардиданд ва сониян таҳлилҳо нишон додаанд, ки тақроршавии бемори аз тарзи гузоштани турҳо вобастаги надорад. Дар барабари ин имкониятҳои истифодабарии бофтаҳои гирду


атрофии чурра, ки бештар ҳангоми чурраҳои ҳачман хурд истифода бурда мешаванд дар аснои чурраҳои қалон ва ретсидиви маҳдуд гардидааст.

**Максади таҳқиқот:** мукаммал намудани ташхис ва бехтарсозии натиҷаҳои ҷарроҳии чурраҳои девораҳои пеш ва паҳлуи шикам бо усуљҳои анъанавива муосир.

**Мавод ва усуљҳои таҳқиқот.** Намудҳои гуногуни ҷарроҳии тармимиба 157 нафар бемор бо чурраҳои девори пеш ва паҳлуи шикам (Расмҳои 1, 2) ба ҷой оварда шудаанд. Таҳқиқот солҳои 2000 то 2020-ро дар бар мегирад.



Расми 1. Чурраи гигантни девори пеши шикам



Расми 2. Чурраи паҳлуи шикам

Беморон дар шуъбахои микрочарроҳи ва эндоҷарроҳии Маркази ҷумҳуриявии илмии ҷарроҳии дилу рагҳо бистари гардидаанд. Намудҳои ибтидоии чурра дар 57 (36,4%),

пас аз чаррохи- дар 62 (39,4%) ва ретсидиви – дар 38(24,2%) бемор мушохида карда шуданд. Дар бештари мавридҳо чурра дар занҳо дига шуд (127), ки басомади он ба 80,8% баробар буд.

Бояд кайд намуд, ки дар солҳои охир муҷроҷати беморон бо чурраҳои гуногуни девораҳои шикам афзуда истодааст. Агар дар солҳои 2000 то 2010 ба 55 (35%) беморон амалиёти чуррабури иҷрошуда бошад, пас аз солҳои 2011 то 2021 ин шумора то ба 102(65%) афзудааст.

Аз микдори умумии беморон 102 (65%) нафар дар синну соли коршоями карор доштанд. Хангоми чурраҳои пас аз чаррохи (62) ва ретсидиви (38) андозаҳои дарвозаи чурра аз 10 см зиёд буд. Ретсидиви бемори пас аз амалиёти герниопластика бо усуљҳои аньанави(29), гайрикашиши (6) ва омехта (3) пайдо гардида буд.

Дар бештари мавридҳо чурраҳои пас аз чаррохи пас аз амалиёти холесистэктомияи традитсиони (51%) ва ампутатсияи бачадон (17%) пайдо гардида буданд.

Дар марҳилаи пеш аз чарроҳиба беморон вазифаи нафаскашии беруна бо бастани шикам ва бе бандаж муайян карда шуд ва ба таври васеъ тадқикоти ултрасадои истифода карда. Максад аз истифодабарии ин тарзи ташхис муайян намудани ҳамми дарвозаи чурра, узви дар вориди чурраҳалта ҷойдошта ва аник намудани дигар беморииҳои узвҳои вориди шикам буд.


Истифодабарии томографияи компютеридар холатҳои душвор ва чурраҳои калон, ҳамзамон дар мавридҳое, ки дефекти бофтаҳои мулоим ва яраҳо дар онҳо ҷой доштанд, инчунин дар асноиҷҷои доштани носурҳои риштаги истифода бурда шуд.

Дар бештари мавридҳо барои омӯзиши ҳолати мушаки ва апоневротикии гирду атрофии чурра дар ҳамми муайянӣ онҳо бурида ва барои омӯзиши патогистологи равона карда.

**Натиҷаҳои таҳқикот ва баррасии онҳо.** Хангоми ҷой доштани бемориҳои ҳамсафар ба монанди синдроми метаболики, диабети қанд, бемории ишемиявии дил ва гайраомадаи беморон ба амалиёти чаррохи марҳи-

лаи зиёдро талаб менамуд. Ин беморон таҳнҳо пас аз коррексияи нишонаҳои бемории асоси ва ба даст овардани натиҷаҳои хуби табобат (ба танзим омадани вазни бемор, ба меъёр ҷавобгӯй будани канди хун, ба танзим омадани нафаскашии бемор) ба амалиёти чаррохи омода карда шуданд. Омӯзиши градиенти фишори доҳили шикам ҳангоми иҷрои амалиёт яке аз равишиҳои асосиҷҷарроҳи шуморида шуд. Градиенти фишори доҳили шикам роҳбалад ба интиҳоби тарзи герниопластика буд[7] ва дар ҳолати градиент ба 24-25 мм найҷаи оби баробар будан тарзи гайрикашиши тармими чурра интиҳоб карда шуд [25].

Омузиши маводҳои патогистологичай доштани таъгиrotҳо бо намуди атрофияи локали ва дегенеративи дар апоневрози атрофи чурраҳалта ва пардаи сифокро нишон дод. Дар баробари ин ҳангоми чурраҳои ретсидивиба бофтai фибрози мубаддал гардидани рагҳои хунгузар дар тамоми сатҳи чурраҳалта ва китъаҳои некробиоз, инфильтратсияи лимфоситари мушохида карда шуданд (Расми 3).



**Рисунок 3. Гистограммаи чурраҳалта бо қалонқунии X 40 маротиба**

Ранѓихи бо гематоксилин ва эозин.

**Эзоҳ:** ба тавр хаотикӣҷойгишавии элементои хун, облитератсияи рагҳои хунгард, пурхуни рагҳо, дуруштшавии девораи рагҳои хунгард, ҷамъшавии лимфомакрофагали, ноҳамвории сатҳи эндотелии раги хунгард

Ба беморон герниопластикаи аньанави (82), гайрикашиши (27) ва омехта (48) ба ҷой оварда шуд.

Ба 57 нафар бемор бо чурраи ибтидиои бинобар таъгиrotхои кулли надоштани кабати апоневротики ва мушакии гирду атрофи чуррахалта дар бештари мавридҳо (66,5%) намудҳои анъанавии герниопластика ичро карда шуданд. Аз байни 38 бемор бо чурраҳои ретсидиви дар 80% мавридҳо герниопластикаи гайрикашиши ва омехта ичро карда шуд. Хангоми чурраҳои пас аз ҷарроҳи ба 28(45,8%) беморон герниопластикаи анъанави, ба 14(22%) – гайрикашиши ва ба 20 (32,2%) бемор амалиёти тармими омехта ба ҷой оварда шуд.

Турҳои полипропиленихангоми герниопластикаи гайрикашиши ва омехта дар 84 (53,5%) бемор истифода бурда шуданд. Муствахкам намудани тури полипроплени ба тарзи onlayba 57, sublay – ба 15 ва inlay – ба 12 бемор ичро карда шуд. Дар 12 бемор бинобар ҳаҷми қалон доштани девораи чурра ва дефекти қалони пардаи сифоктури прошлини ба тарзи inlay гузашта шуд. Дар ин мавридҳо истифодабарии турҳои маҳсус бо максади муҳофизати рӯдаҳо варианти оптималии тармим ба ҳисоб меравад [26].

Дар 47 бемор амалиётҳои симултани дар амсоли холесистэктомия (21), эхинококкэктомия аз чигар (3) систэктомия хангоми қистаҳои тухмдон (14), ампутатсияи болоимахбалии бачадон (9) ичро карда шуданд. Хангоми дурушт будани ҷарбуи қалон дар баъзе мавридҳо резексияи он ба ҷой оварда шуд. Дар марҳилаи пас аз ҷарроҳи ба беморон тадқикоти ултрасадои бо максади гирифтани дренажҳо, ҷой доштани моеъ дар қовокиҳои шикам ва ҳамзамон дар болои турҳои полипропилени ичро карда шуд.

Аз нишондодҳои муаллифон басомади аворизҳои фасоди-илтиҳобии заҳм пас аз ичрои герниопластика аз 1,1% то 4,2% ташкил медиҳад [14,24]. Тахлили амалиётҳои ҷарроҳии мо нишон дод, ки пас аз истифодабарии тарзҳои гайрикашии герниопластика басомади ин авориз ба 4,3% ва хангоми намудҳои анъанавии тармими чурра ин нишондод ба 6,2% баробар буд.

Басомади аворизҳо ҳамзамон вобаста аз тарзҳои гузаштани турҳои синтетики омӯҳта шуданд. Байни 57 бемор, ки тур ба та-

рики onlay гузашта шуда буд дар 4 нафар фасоднокшавии заҳм ба вучуд омад, ки ба 7% баробар буд. Аз рӯи нишондоди муаллифон хангоми ба тарзи onlay гузаштани турҳо басомади фасоднокии заҳм ба 14,5% [3] ва нишондодҳои дигарон ба 1,1% [14] баробар аст.

Аз рӯи нишондодҳои адабиёти муосир бармеояд, ки хангоми бо таркии sublay гузаштани турҳо аворизҳои заҳми дар 17 фози мавридҳо дидо мешаванд [9].

Хангоми фасоднокшавии заҳм зарурият ба ичрои амалиёти ҷароҳии такрори пайдо нагардид, ҷорабинҳои консервативи натиаи хуб баҳшиданд, турҳои синтетики бадар карда нашуданд.

Басомади ретсидиви бемори дар марҳилаҳои гуногуни дурдаст омӯҳта шуд. Аз шумораи умумии беморон аз нав такроршавии чурра дар 6 нафар бемор мушоҳида карда шуд, ки 3,8 фоизро ташкил дод. Дар 4 нафар бемор ретсидив пас аз амалиётҳои чуррабурии анъанави ва дар 2 нафари дигар пас аз амалиёти гайрикашиши ба амал омад. Омӯзиши адабиёт нишон медиҳад, ки басомади ретсидиви чурра пас аз амалиётҳои гайрикашиши аз 6 то 8,8% [25-26], аз нишондодҳои дигар муаллифон ҷунин оқибат пас аз амалиётҳои чуррабурии анъанави аз 2,8% то 54 фоизро ташкил медиҳад [10,14].

Аз байни 6 нафар бемор, ки ретсидив пайдо гардида буд амалиёти такрори ба 5 нафар ичро карда шуд. Аз ин микдор намудҳои гайрикашиши чуррабури ба 4 ва анъанави ба як нафар бемор ичро карда шуд. Дар як маврид бемор аз амалиёти ҷарроҳии такрори худдори намуд.

**Хулоса.** Натиҷаҳои функционалии хуб дар мавриди табобати чурраҳои аввалинда-раҷаи начандон қалон ва холати хуби апоневроз ва мушакҳои гирду атрофии чурра ба даст оварда мешаванд. Намудҳои ретсидивии чурра ва чурраҳои қалонҳаҷм истифодабарии тарзҳои герниопластикаи гайрикашиширо талаб менамоянд. Дар мавриди чурраҳои қалонҳаҷм ва дефекти қалони сифокпарда ба таркии inlay гузаштани тури пропилени тарзи оптималии реконструксия

хисобижа мешавад. Ҳангоми чой доштани хатари аз нав пайдошавии чурра ичро на-мудани герниопластикаи омехта бо истифо-

да аз ресурсҳои гирду атрофи чурра тарзи конеъкунандай амалиёти ҷарроҳӣ шумори-да мешавад.

### Адабиёт

1. Айдемиров А.Н, Вафин А.З, Чемянов Г.С, Мнацаканян Э.Г, Лайпанов Р.М, Чумаков П.И. Новые технологии в диагностике и лечении больших и гигантскихentralных грыж. Медицинский Вестник Северного Кавказа, № 1, 2012, с. 38-42;
2. Slater N.J, Montgomery A, Berrevoet F, Carbonell A.M, Chang A, Franclin M. et al. Criteria for definition of a complex abdominal wall hernia. Hernia, 2014, 18:7-17;
3. Шестакова.Л, Инакова.Г, ЦховребовА.Т. Результаты различных вариантов пластики передней брюшной стенки у больных с центральными грыжами и факторы, оказывающие на них влияние. Научные ведомости Белгородского государственного университета 2017; 19:98-108;
4. Tanaka E.Y, Yoo J.H, Rodrigues A.J, Utiyama E.M, Birolini D, Rasslan S. A computerized tomography scanmethod for calculating the hernia sac and abdominal cavity volume in complex large incisional hernia with loss of domain. Hernia (2010) 14:63-69;
5. Beck C.W, Holzman D, Sharp W.K, Nealon H.W, Dupont D.W, Poulose K.B. Comparative effectiveness of hernia vs computed tomography in the diagnosis of incisional hernia. J Am Coll Surg. 2013, Vol. 216, № 3, p.447-453;
6. ТимофеевС.И, МинаевС.В, ИсаеваА.В, ПавленкоИ.В, БолотовЮ.Н. Синдромнедиффе-ренцированной дисплазии соединительной ткани у детей скостно-мышечной патологией. Медицинский Вестник Северного Кавказа. 2-13, Т.8. №4, с. 31-34;
7. Чарышкин А.Л, Флоров А.А. Проблемы герниопластики у больных с послеоперацион-ными центральными грыжами. Ульяновский медико-биологический журнал. 2015, № 2, с. 39-46;
8. Толкачёв К.С, Щербатых А.В, Соколова С.В, Шмаков Д.А. Визуализация тканей пере-дней брюшной стенки при послеоперационных центральных грыжах. Сибирское меди-цинское обозрение, 2017, № 3, с. 89-94;
9. PauliE.M, WangJ, PetroC.C, JuzaR.M, NonitskyY.W, RosenM.J. Posterior component separation with transversus abdominal release successfully addresses recurrent ventral hernias following anterior component separation. Hernia (2015) 19:285-291;
10. ЛаврешинП.М, ЕфимовА.В, ГобеджишвилиВ.К, ЖерносенкоА.О, ГобеджишвилиВ.В, ЮсуповаТ.А. Послеоперационные центральные грыжи: выбор пластики грыжевых ворот. Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И.Пирогова. 2015, т.10, № 2, с. 61-64;
11. Скворцов М.Б. Локальная пластика рецидивной послеоперационной грыжи передней брюшной стенки (длительные клинико-анатомические наблюдения). Сибирский медицин-ский журнал, 2013, №3, с. 113-117:
12. Langer C, Schaper A, Liersch T. Prognosis factors in incisional hernia surgery: 25 years of experience. Hernia. 2005^9 (1)^16-21;
13. Eriksson A, Rosenberg J, Bisgaard T. Surgical treatment for giant incisional hernia: a qualitative systematic review. Hernia 2014; 18(1): 31-38;
14. ПаршиковВ.В, ЛогиновВ.И. Техника разделения компонентов брюшной стенки в ле-чении пациентов с центральными и послеоперационными грыжами (обзор). СМТ. 2016-том 8, № 1, с.183-194;
15. Ponten J.E.H, Somers K.Y.A, Nienhuijs. Pathogenesis of the epigastric hernia. Hernia (2012) 16:627-633:

16. Rosen M.J, Fatima J, Sarr M.G/ Repair of abdominal wall hernia with restoration of abdominal wall function. *J.Gastrointest Surg* (2010) 14:175-185;
17. Jensen K.K, Henriksen N.A, Jorgensen L.N. Abdominal wall hernia and pregnancy: systematic review. *Hernia* 2015 BOI 10.1007/s 10029-015-1373-6;
18. Алишев О.Т, Шаймарданов Р.Ш. Современное состояние и проблемы лечения больших послеоперационных вентральных грыж. Практическая медицина. 2013, №2 (67), с. 16-21;
19. Lauscher J.C., Loh J.C., Rieck S., Buhr H.J. Ritz J.P. Long-term follow-up after incisional hernia repair: are there only benefits for symptomatic patients? *Hernia* 2013; 17: 203-209.
20. Иванов И.С., Лазаренко В.А., Иванов С.В., Горяинова Г.Н., Иванов А.В., Тарабрин Д.В., Литвякова М.И. Соотношение коллагена 1и 3 типов в коже и апоневрозе у пациентов с вентральными грыжами. *Ж. Новости хирургии.* 2013; 3: 33-36.
21. Calaluce R., Davis J.W., Bachman S.L. Incisional hernia recurrence through genomic profiling: a pilot study. *Hernia* 2013; 17(2): 193-202.
22. Щербатых А.В, Соколова С.В, Шевченко К.В. Современное состояние проблемы хирургического лечения послеоперационных вентральных грыж. Сибирский медицинский журнал, 2010, № 4, с. 11-16;
23. Велигоцкий Н.Н. и др. Хирургическое лечение грыж на фоне дисплазии соединительной ткани / Велигоцкий Н.Н. и др.// Украинских хирургический журнал. – 2011. - №3. –С. 236-239;
24. Абалян А.К, Айдемиров А.Н, Вафин А.З, Машурова Е.В, Айдемирова Э.А, Наш опыт лечения послеоперационных вентральных грыж. Медицинский вестник Северного Кавказа. 2019, Т.14, № 1.1. с. 19-21;
25. Белоконев В.И, Волова Л.Т, Пономарева Ю.В, Вавилов А.В. Клинико-морфологическое обоснование выбора способа операции у больных с послеоперационными переднебоковыми и боковыми грыжами живота. Хирургия им. Н.И.Пирогова, 2011, № 9, с.60-61;
26. Лембас А.Н, Тампей И.И, Иванченко В.В, Баулин А.В, Зюлкин Г.А. О лечении послеоперационных вентральных грыж. Медицинские науки. Клиническая медицина. 2010, №1(13), с.56-67.

## ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ

**Хамидов И.Т.**

Кафедра хирургических болезней № 2 им. акад. Н.У.Усманова  
ГОУ “ТГМУ имени Абуали ибни Сино”. РНЦССХ

**Цель:** улучшение результатов хирургического лечения вентральных грыж.

**Материал и методы:** работа основана на опыте хирургического лечения 157 пациентов с большими и гигантскими грыжами передней брюшной стенки, которым были использованы различные варианты герниопластики. Первичные грыжи имели место у 57 (36,4%), послеоперационные – у 62(39,4%) и рецидивные – у 38(24,2%) пациентов. Среди оперированных больных преобладали женщины – 127(80,8%). Большие размеры имели послеоперационные (62) и рецидивные (38) грыжи. Рецидивные грыжи

развивались после традиционных (29), ненатяжных (6) и комбинированных способов (3) герниопластики, послеоперационные явились последствием традиционной холецистэктомии (51%), ампутации матки (17%), а также после лапаротомии по поводу различных хирургических патологий органов брюшной полости (32%).

**Результаты:** традиционная герниопластика была выполнена 72, ненатяжная - 33 и комбинированный способ – 52 пациентам. Выбор метода операции зависел от объема грыжевых ворот, состояние мышечно-апоневротического слоя передней брюшной

стенки. Размещение трансплантата по способу onlay осуществили 61, sublay – 14 и inlay - 10 пациентам.

В послеоперационном периоде нагноение ран после традиционной герниопластики было отмечено у 3, после ненатяжных способов операции – у 5 пациентов. Рецидив

грыжи был отмечен в одном наблюдении.

**Заключение.** Адекватная предоперационная подготовка пациентов с большими и гигантскими центральными грыжами предупреждает развития ряда не желаемых, порою грозных осложнений в послеоперационном периоде.

## DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF VENTRAL HERNIAS Khamidov I.T.

Department of Surgical Diseases № 2 named after acad. N.U.Usmanov  
State Educational Institution “Avicenna Tajik State Medical University”.  
SI Republican scientific center of cardiovascular surgery

**Objective:** to improve the results of surgical treatment of ventral hernias.

**Material and methods:** the work is based on the experience of surgical treatment of 157 patients with large and giant hernias of the anterior abdominal wall, who underwent various hernioplasty options. Primary hernias occurred in 57 (36.4%) patients, postoperative in 62 (39.4%) and recurrent hernias in 38 (24.2%) patients. Among the operated patients, women predominated - 127 (80.8%). Postoperative (62) and recurrent (38) hernias had large sizes. Recurrent hernias developed after traditional (29), tension-free (6) and combined methods (3) hernioplasty, postoperative hernias were the result of traditional cholecystectomy (51%), amputation of the uterus (17%), as well as after laparotomy for various surgical pathologies of the abdominal organs (32%).

**Results:** traditional hernioplasty was performed in 72 patients, tension-free - in 33 and combined method - in 52 patients. The choice of the operation method depended on the volume of the hernial orifice, the state of

the muscular-aponeurotic layer of the anterior abdominal wall. The graft placement by the onlay method was performed in 61 patients, sublay - in 14 and inlay - in 10 patients.

In the postoperative period, suppuration of wounds after traditional hernioplasty was noted in 3 patients, after tension-free methods of surgery - in 5 patients. Hernia recurrence was noted in one observation.

**Conclusion:** Adequate preoperative preparation of patients with large and giant ventral hernias prevents the development of a number of undesirable, sometimes severe complications in the postoperative period. Achieving satisfactory functional results after hernioplasty largely depends on the adequate choice of surgery, the condition of the muscular-aponeurotic layer of the anterior abdominal wall. Large hernial orifices, especially recurrent types of pathology, require the use of tension-free methods of surgery.

**Key words:** ventral hernias, anterior abdominal wall, hernioplasty, tension-free methods of surgery.

Хомидов Илхомиддин Тоирович-докторант PhD кафедраи беморихои чаррохии №2 МДТ ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино. Тел(+992)900-67-54-54. E-mail: Khomidov.1991@list.ru.  
Хомидов Илхомиддин Тоирович-докторант PhD кафедры хирургической болезней №2 имени академика Усманова Н.У ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино». Тел(+992)900-67-54-54. E-mail: Khomidov.1991@list.ru.

Khomidov Ilkhomiddin Toirovich-PhD Student, Department of Surgical Diseases №2 named after Academician N.U.Usmonov, Avicenna Tajik State Medical University/. Tel(+992)900-67-54-54. E-mail: Khomidov.1991@list.ru.

## ЧАРРОХИИ ЧУРРАХОИ ВЕНТРАЛИИ ҲАҶМАН КАЛОН

Худойдодов О.М.

Кафедраи бемориҳои ҷарроҳии №2 ба номи академик Усманов Н.У.

МДТ “ДДТТ ба номи Абуалӣбнисино”.

**Муҳиммият.** Дар солҳои охир бештар гардидани шумораи беморон бо ҷурраҳои вентралии ҳаҷман калон бо хубтар гардидани сатҳи таххис бинобар истифодабарии таҷхизотҳои муосир ва вобаста аз он зиёд гардидани басомади ҷарроҳиҳо дар узвҳои вориди шикам вобастагии калон дорад [1,2].

Аз нишондодҳои адабиёти тибби муосир бармеяд, ки басомади ҷурраҳои вентралии ҳаҷман калон то ба 50 фоиз мерасад. То ҳол амалиётҳои анъанавӣ ҳангоми ҷурраҳо аҳамияти хоси худро гум накардаанд ва бештари ҷарроҳон аз онҳо истифодабарӣ мена-маоянд. Бинобар ин оморҳо гувоҳӣ медиҳанд, ки бештар ҷурраҳо пас аз ичрои ин амалиётҳо пайдо мегарданд [3].

Дар баробари амалиётҳои анъанавӣ дар солҳои охир герниопластика бо усулҳои муосир, аз он ҷумла герниопластикаи гайрикашишӣ ва эндоскопӣ низ ташаккул ёфта истодаанд. Вале дар баробари тағиیرёбии амалиётҳои анъанавӣ, бештар истифодабарии усулҳои муосири ҷуррабурӣ бештари равишҳои ин проблема ҳалли худро наёфта истодаанд. Аз он ҷумла то ҳол ба пуррагайсабҳои пайдоиши ҷурра, ретсидивӣ он, таъсири манфии турҳои композитии полипропиленӣ аниқ карда нашудаанд. То ҳол басомади ретсидивӣ ҷурра пас аз ичрои амалиётҳои анъанавӣ аз 60% поён нагардида истодааст 63%[4], дар баробари ин баландравии басомади ретсидив пас аз амалиётҳои гайрикашишӣ низ давом ёфта истодааст [5].

Оид ба сабабҳои аз навпайдошавии ҷурра бархе аз муаллифон дар ақидаанд, ки дисплазияи бофтаи васлкунанда роли муҳимро мебозад [6,7], дигарон дар маълумотҳои худ сабаби тақроршавии бемориро бо бемориҳои ҳамсафар алоқаманд мекунанд, аз он ҷумла онҳо қайд мекунанд, ки синдроми метаболикӣ, баландшавии фишори дохилишкам, фарбехӣ, бемориҳоидилурагҳо ва бемориҳои музмини шушҳо ба пайдошавии ретсидиви ҷурра мусоидат мекунанд[8,9].

Айни замон бо мақсади бартарафнаму-даниҷурраҳои вентралӣ амалиётҳои зиёд ба ҷойо варда мешаванд. Лекин новобаста аз ин то ҳол бештари равишҳои бартараф намудани ҷурраҳо баҳснок мемонанд [10]. Амалиётҳои ҷуррабурӣ тақрорӣ ва баъзан сершумор сабаби ҳаҷман калоншавии дефекти ҷурраҳалта гардида сабабгори часпиши рӯдаҳо ва ҷарбуи калон мегарданд, ки ин дар навбати худ ҳатари осенокшавии рӯдаҳоро ҳангоми амалиёти тақрорӣ зиёд мегардонад. Бинобар ин омодасозии мукаммали беморон ба ҷарроҳӣ, бартараф намудани бемориҳои ҳамсафар, интиҳоби тарзи оптималии ҷарроҳӣ ва ҳатман истифодабарии калонкунии оптиқӣ бо техникаи прет-сизионӣ ҳангоми ичрои ҷарроҳӣ ба ноилгардиҳандаи натиҷаҳои хуби функционалӣ мусоидат мекунанд [11].

Ҳамин тариқ новобаста аз омузиши мукаммали сабабҳои пайдоиши беморӣ, тарзҳои муолиҷаи он, пешгири иавориз то ҳол мушкилотҳо оид ба интиҳоби тарзи ҷарроҳӣ пайдо мегарданд. Тарзҳои ҷарроҳи-ианъанавӣ мукаммалгардида дар баробари он усулҳои ҳозира замон бештаристифода бурда мешаванд. Баҳсҳо нисбат ба тарзи гузоштани турҳои синтетикӣ давом доранд. Новобаста аз ҳамаи инҳо басомади ретсидиви беморӣ, пайдоиши аворизи гуногун дар марҳилаҳои наздик ва дури пас аз ҷарроҳӣ ҷой дорад ва мушкилот то ба охир ҳалли худро наёфта аз муҳаққиқон талаби бозёфти тарзҳои алтернативии табобатро талаб менамояд.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Дар Маркази ҷумҳурияии илми ҷарроҳии дилу рагҳо ба 45 нафар маризон бо ҷурраҳои ретсидивии девораҳои пеш ва паҳлугии шикам, ки аз рӯи таснифи ChewreI.J.P, RatsA.M. (SWR, 1992) мувоғиқ ба W3 (10-15 см) ва W4 (бештар аз 15 см) буданд, амалиётҳои гуногуни ҷарроҳӣ ба ҷой оварда шуданд. Ҳангоми муоина маълум гардид, ки дар 29 нафар бе-


морон чурраҳо дар девораи пеши шикам ва дар 16 нафари дигар дар паҳлӯҳои шикам ҷойгир шуда буданд. Бештари беморонро (36) занҳо ташкил доданд. Дар синну соли коршоямӣ 37 нафар қарор доштанд, киба 82,2% баробар буд.

Қобили қайдаст, ки танҳо дар 2 нафар бемор ретсидив пас аз ичрои амалиёт дар Маркази мазкур пайдо гардида, дар боқимонда 43 нафар бемор такроршавии беморӣ пас аз амалиётҳои ҷарроҳӣ, ки дар дигар муассисаҳои ҷумхурий ба ҷой овардашуда буданд, мушоҳида карда шуд.

Аз шумораи умумии беморон (45) дар 16 нафар басомади ретсидив аз ду маротиба бештар буд, дар як нафар ретсидиви 6 ва дар 2 нафар амалиётҳо оид ба чурра 7 маротиба иҷрогардидабуданд.



Расми 2. Ҳалқаҳои рӯда дар чурраҳалта



Расми 1. Дефекти дарвозаҳои чурраи  
калон

Ҳангоми муоина чурраҳои калон (W 3) дар 30 вагигантӣ (W4) дар 15 нафар беморон мушоҳида карда шуданд. Ҳаҷми миёнаи дефекти девораҳои чурраҳои калон ба  $11,3 \pm 1,2$  см ва чурраҳои гигантӣ ба  $15,8 \pm 1,1$  см баробар буд. Ҳангоми чурраҳои вориднашаванда душвориҳо нисбат ба муайян намудани дефекти аслии дарвозаҳои чурра ҷой доштанд, вале истифодабарии тарзҳои иловагии таҳис бахусус таҳқиқоти фавқуссадӣ (Расми 1) ва томографияи компьютерӣ (Расми 2) ҳалли ин мушкилотро осон намуданд.

Зарурият ба муайян намудани дефекти аслии девораҳои чурра ба интиҳоби тарзи дурустӣ ҷарроҳӣ (ањанавӣ ва ё гузоштани турҳои синтетикӣ) вобастагӣ дошт. Бо истифодабарии таҳқиқоти фавқуссадӣ ва томографияи компьютерӣ андозаҳои дефекти апоневроз, узвҳои доҳили чурраҳалта, бемориҳои ҳамсафари шикам ва фазои паси сифоқ муайян карда шуданд, ки ҳангоми интиҳоби тарзи ҷарроҳӣ аҳамияти хоса дошт. Дар 9 нафар бемориҳои ҳамсафар, аз он ҷумла миоамаи бачадон (3), кистаҳои тухмدونи занона (2), гидросалпинск (2) ва сангҳои гурда (2) муайян карда шуданд, ки ичрои амалиёти симултаниро талаб мекарданд.

Ҳангоми чурраҳои ретсидивии девораҳои паҳлӯғии шикам (Расми 3) асимметрияи назаррас ва чурраҳои девораи пеши шикам (Расми 4) дар баъзе мавридҳо бинобар ичрои ҷарроҳҳои сершумор ва ё фасонокшавии заҳми пас аз ҷарроҳӣ тағиротҳои пӯст ҷой дошт.



Расми 3. Чурраи девораи паҳлӯи шикам



Расми 4. Чурраи девораи пеши шикам



Расми 5. Мобилизатсияи чурраи калон



Расми 6. Тармими мушакӣ-апоневротикии дефект



Расми 7. Чурраи вентралии ҳаҷман калон



Расми 8. Герниопластикаи комбинатсионӣ

**Натиҷаҳои таҳқиқот ва муҳокимаи онҳо.**  
Бинобар калон ва гигантӣ будани ҳаҷми чурраҳо, ретсидиви ҷандинкарата ва бо назар дошти пайдо гардидани синдроми гипертензияи абдоминалӣ дар марҳилаи наздики пас аз ҷарроҳӣ мӯҳлати омодасозии беморон ба ҷарроҳӣ аз 3 то 6 моҳро ишғол намуд. Дар ҳама мавриҷҳо нишондодҳои фишори дохили шикам дар аснои иҷрои ҷарроҳӣ бо гузоштани найча ба пешбондон ҷен карда шуд. Баъзе муаллифон низ оид ба заруриятни пешбинии синдроми гипертензионии абдоминалӣ дар мақолаҳои худ ёдовард мешаванд [12].

Тарзи интиҳоби ҷарроҳӣ аз қаратнокии ретсидив, ҳаҷми девораҳои чурраҳалта, ҳолати мушакӣ-апонеротикий дар гирду атрофи он вобастагии калон дошт. Бинобар ин амалиётҳои анъанавӣ ба 7, ғайрикашишӣ ба 4 ва комбинатсионӣ ба 34 бемор ба ҷой оварда шуданд. Қайд намудан зарур аст, ки ҳамаи амалиётҳои анъанавӣ ба бемороне иҷро карда шудаанд, ки ретсидиви беморӣ як маротиба, андозаи дефекти чурра мутобиқ ба W 3 буд ва ин тактикаро дигар муаллифон низ тарафдорӣ менамоянд [13,14].

Дар ҷунин мавриҷҳо рӯдаҳо бо пардаи сифоқи чурраҳалта иҳота карда шуданд ва пас аз он тармими мушакӣ-апоневротикии дефекти чурра ба ҷой оварда шуд (Расмҳои 5,6).

Дар мавриҷҳое, ки андозаи чурра калон буд, ҳолати мушакӣ-апо-невротикии гирду атрофи он барои тармим қаноатманд набуд ва ҳамзамон эҳтимолияти ҳатари аз нав пайдо гардидани беморӣҷои дошт усули комбинатсионии герниопластика ба нақша гирифта шуд (Расмҳои 7,8).

Дар адабиёти мусирбештари муаллифон дар ақидаи онанд, ки тармими дарвозаҳои чурра бо турҳои синтетикии полипропиленӣ интихоби дурусти тактикаи ҷарроҳӣ буда ба таври васеъ истифодабарии онҳо сабаби паст гардидани аворизҳо ва ретсидиви беморӣ-мегардад [15-17].

Чи тавре, ки дар боло дарҷ гардид дар 4 нафар бемор чурраҳои гигантӣ бо дефекти паҳнгаштаи апоневроз ва пардаи сифоқҷои доштанд (Расми 9). Часпиши рӯдаҳо бевосита ба пӯст хатари зиёди захмёбии онҳоро мусоидат карда буд ва истифодабарии қалонқунии оптикӣ ва техникаи претсизионӣ дар ҳама мавридҳо ин хатарро бартараф намуд. Дар ин мавридҳо ягона тактикаи оптималӣ гузоштани протези композитии Parietex Medtronic ба тарзи *in lay* (Расми 10) мақсаднок ҳисобида шуд.



**Расми 9. Дефекти паҳнёфтаи апоневроз**



**Расми 10. Бо усули *in lay* гузоштани протези синтетикч**

Омӯзиши адабиётҳои мусир низ нишон медиҳад, ки тарзи дурусти интихоби тармими девораҳои чурраҳои қалон ва гигантӣ, алалхусус чурраҳои такроршуда истифода аз протезҳои синтетикӣ мебошад, ки солҳои охир бештари ҷарроҳон аз онҳо ба таври васеъ истифода мебаранд [17,18].

Ҳамин тарик, дар бештари мавридҳо (75,5%) мо тактикаи комбинатсионии герниопластикаро истифода бурдем ва он тарзи оптималии бартараф намудани чурраҳо ҳисобида мешавад.

Дар марҳилаи наздики пас аз ҷарроҳӣ аворизҳои илтиҳобии захмӣ ба 13,3% баробар буданд. Ҷамъшавии моеъ (серома) дар як мавриди тармими анъанавӣ ва 3 мавриди гузоштани тури синтетикӣ ба вуқӯ ъомад. Бинобар некрози канораҳои пӯсти девораи пеши шикам ва сипас фасонокшавии захм дар як бемор дефекти бофтаҳои мулоими поён аз ноф ба амал омад ва сониян сабаби пайдоиши ретсидиви беморӣ гардид. Басомади аворизҳои пас аз ҷарроҳӣ, ки дар беморони мо ба амал омадан, ба нишондодҳои адабиёт мувофиқ мебошанд. Нишондодҳои баъзе аз муаллифон аз 7,3% то ба 12% баробар мебошанд [19].

Дар марҳилаи дури пас аз ҷарроҳӣ ретсидив пас аз амалиётҳои анъанавӣ мушоҳида карда нашуд, лекин пас аз гузоштани тури синтетикӣ дар 3 нафар бемор ретсидив мушоҳида карда шуд, ки он аз шумораи умумии беморон (45) ба 6,6% баробар буд. Ин нишондод аз микдори умумии усуљҳои ғайрикашишии герниопластика (38) ба 7,8% баробар мебошад.

**Хулоса.** Мушкилоти чурраҳои вентралӣ новобаста аз ҳаҷми онҳо то ҳол ба пуррагӣ ҳалли худро наёфтааст. Баҳсҳо оид ба сабабҳои пайдоиши беморӣ, сабабҳои ретсидиви он, истифодаи намудҳои ҷарроҳӣ байни муҳаққиқон давом доранд. Новобаста аз ташаккулёбии намудҳои анъанавии ҷарроҳӣ, ба таври васеъ истифодабарии амалиётҳои мусир басомади ретсидивӣ беморӣ зиёд аст, ки ба сифати ҳаётии беморон таъсири манғӣ мерасонад.

**Адабиёт**

1. Tanaka E.Y, YooJ.H, Rodrigues A.J, Utiyama E.M, Birolini D, Rasslan S.A computerized tomography scan method for calculating the hernia sac and abdominal cavity volume in complex large incisional hernia with loss of domain. /Hernia. 2010;14:63-69.
2. Beck C.W, Holzman D, Sharp W.K, Nealon H.W, Dupont D.W, Poulose K.B. Comparative effectiveness of hernia vs computed tomography in the diagnosis of incisional hernia. /J Am Coll Surg. 2013; 216(3):447-453.
3. Скворцов М.Б. Локальная пластика рецидивной послеоперационной грыжи передней брюшной стенки (длительные клинико-анатомические наблюдения)./Сибирский медицинский журнал. 2013;3:113-117.
4. Vorts A.L, Kautzanis C, Carbonell A.M, Franz M.G, Evolution advances in laparoscopic ventral and incisional hernia repair. /World J. GastrointestSura. 2015;(11):293-305.
5. Мухтаров З.М, Малков И.С, Алишев О.Т. Профилактика раневых послеоперационных осложнений у больных с послеоперационными грыжами. / Ж. Практическая медицина. 2014;5:106-109.
6. Велигоцкий Н.Н. Хирургическое лечение грыж на фоне дисплазии соединительной ткани. /Украинский хирургический журнал. 2011;3:236-239.
7. Абалиян А.К, Айдемиров А.Н, ВафинЗ, Машурова Е.В, Айдемирова Э.А. Наш опыт лечения послеоперационных вентральных грыж./ Медицинский вестник Северного Кавказа. 2019;14(1):19-21.
8. Rosen M.J, Fatima J, Sarr M.G. Repair of abdominal wall hernia with restoration of abdominal wall function. J. GastrointestSurg. 2010;14:175-85;
9. Алиев С.А. Синдром интраабдоминальной гипертензии. Хирургия.-2013.- №5. – с.63-67.
10. Eriksson A, Rosenberg J, Bisgaard T. Surgical treatment for giant incisional hernia: a qualitative systematic revive. /Hernia. 2014; 18(1):31-38.
11. Маликов М.Х, Бокиев Ф.Б, Худойдодов О.М, Хомидов И.Т, Хомидов Ф.М, Махмадкулова Н.А. Хирургическая тактика при гигантских грыжах передней брюшной стенки. Вестник Авиценны. 2021, Т.23, №2. С.251-261.
12. Beltran M, Villar R, Cruces Ks. Abdominal compartment syndrome in patients with strangulated hernia. Hernia. 2008; 12(6):613-20.
13. Алишев О.Т, Шаймарданов Р.Ш. Современное состояние и проблемы лечения больших послеоперационных вентральных грыж. Практическая медицина. 2013; 2:16-21.
14. Jensen K.K, Henriksen N.A, Jorgensen L.N. Abdominal wall hernia and pregnancy: a systematic review. /Hernia. 2015; DOI 10.1007/s10029-015-1373-6.
15. Silvio Alen Canton, Claudio Pasquali. “Slim-Mesh” technique for giant ventral hernia. / JSLS. 2022. – Vol. 26, Issue 1, p. 1-9.
16. Dietz U.A,Wichelmann C, Wunder C, Kauszok J, Spor L, Straub A. et al. Early repair of open abdomen with a tailored two-component mesh and conditioning vacuum packing: a safe alternative to the planned giant ventral hernia. /Hernia. -2012. 16:451-460.
17. Clay L, Stark B, Gunnarsson U, Strigard K. Full-thickness skin graft vs. synthetic mesh in the repair of giant incisional hernia: a randomized controlled multicenter study. /Hernia. – 2018. 22:325-332.
18. Steve Halligan, Sam G. Parker, Andrew A Plumb, Alastair C.J. Windsor. Imaging complex ventral hernias, their surgical repair, and their complications. /European Radiology. – 2018. 28:3560-3569.
19. Song Z, Dong W, Yang D, Yang J, Wu J, Wang Y, Gu Y. Application of 3D visualization technology in complex abdominal wall defects. /International journal General Medicine. -2021. 14:2449-2457.

## ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬШИХ РЕЦИДИВНЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ

Худойдодов О.М.

Кафедра хирургических болезней №2 имени академика Усманова Н.У. ГОУ “ТГМУ имени Абуалиибни Сино”. Республиканский научный центр сердечно-сосудистой хирургии

**Цель:** улучшить результаты хирургического лечения больших и гигантских рецидивных вентральных грыж.

**Материал и методы:** 45 пациентам с рецидивными большими и гигантскими вентральными грыжами осуществлены различные варианты герниопластики. У 29 пациентов патология локализовалась в переднюю брюшную стенку, а у остальных 16 пациентов имели места грыжи боковых отделов живота. Патология преимущественно (36) встречалась у женщин. В абсолютном большинстве случаев грыжей страдали люди трудоспособного возраста. Сопутствующие патологии, требующие выполнению симультанных операций, были выявлены в 9 наблюдениях.

**Результаты:** При изучении качественных и количественных показателей кровотока в яичковой артерии у больных с большими невправыми паховыми грыжами была выявлена статистически значимая разница ЛСК здоровой и противоположной стороны. Традиционная герниопластика была вы-

полнена 7, ненатяжная 4 и комбинированный способ герниопластики 34 пациентам. Традиционная пластика ворот была осуществлена при однократном рецидиве патологии, когда были сохранены местно-пластиические ресурсы и дефекты соответствовали W 3. После традиционной пластики серома встречалась в 1, при ненатяжной пластике – у 3 больных. Нагноение раны (2) отмечалось после размещения протеза по способу onlay, что составило 5,2% среди общего числа использованных сетчатых протезов.

**Заключение:** независимо от усовершенствования способов пластики грыжевых ворот частота рецидива остаётся высокой, многие направления данной проблемы остаются не изученными. Учащения частоты рецидива патологии, снижение качества жизни пациентов наряду с выбора оптимального способа операции требует поиска путей улучшения проблемы.

**Ключевые слова:** рецидивные большие вентральные грыжи, герниопластика, сетчатые протезы.

## SURGICAL TREATMENT OF LARGE RECURRENT VENTRAL HERNIAS Khudoydodov O.M.

Department of Surgical Diseases №2 named after academician Usmanov N.U. State Educational Institution “TSMU named after Abualiibn Sino”. Republican Scientific Center for Cardiovascular Surgery

**Purpose:** to improve the results of surgical treatment of large and giant recurrent ventral hernias.

**Material and methods:** 45 patients with recurrent large and giant ventral hernias underwent various types of hernioplasty. In 29 patients the pathology was localized in the anterior abdominal wall, and in the remaining 16 patients - in lateral sections of the abdomen. Pathology predominantly (36) occurred in women. in the absolute majority of cases, people of working age suffered from hernia.

Concomitant pathologies requiring simultaneous operations were identified in 9 cases.

**Results:** Traditional hernioplasty was performed - in 7, tension-free 4 and combined method of hernioplasty - in 34 patients. Traditional hilum plasty was performed with a single recurrence of the pathology, when local plastic resources were preserved and defects corresponded to W 3. After traditional plasty, seroma occurred in 1, with tension-free plasty - in 3 patients. Wound suppuration (2) was noted

after placing the mesh byonlay method, which amounted to 5.2% of the total number of used mesh prostheses.

**Conclusion:** regardless of the improvement in hernia repair methods, the recurrence rate remains high, many areas of this problem remain unexplored. The increase in the

frequency of recurrence of the pathology, the decrease in the quality of life of patients, along with the choice of the optimal method of surgery, requires the search for ways to improve the problem.

**Key words:** recurrent large ventral hernias, hernioplasty, mesh prostheses.

## ФАРМАКОЛОГИЯ

### ОПТИМИЗАТСИЧИЯ И УСУЛИ МУАЙЯНСОЗИИ ТАРКИБИ ХОЛЕСТОРОЛИ ЗАРДОБИ ХУН БО УСУЛИ ХГМ (ХРОМАТОГРАФИЯ И ГАЗУ МОЕЙ)

Раҷабов Г.О., Сафарзода Р. Ш.

Кафедраи фармакогнозия ва ТИФ ва кафедраи технологияи фармасевтии  
ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино

**Муҳиммият.** Мушкилоти табобати бемории санги сафро яке аз вазифаҳои муҳимтарини тиб маҳсуб меёбад, ки ҳалли он тавассути назорати доимии тағйирёбии таркиби кислотаҳои сафро дар талҳадон ва зардоби хун дар баробари дигар унсурҳо ва ҳамзамон тағйир додани таркиби ин кислотаҳо дар бадан имконпазир мебошад.

Ақидаҳои гуногуне вучуд доранд, ки дар этиологияи бемории санги сафро вайроншавии мубодилаи муқаррарии холестерин ва ба кислотаҳои сафро табдил додани он нақши ҳалқунанда мебозанд. Аз дигар тараф, ҳамон кислотаҳо ва ҳамгунаҳои онҳо дар баъзе ҳолатҳо метавонанд ҳамчун воситаҳои самараноки табобати бемории санги сафро хизмат кунанд.

Ҳамаи ин дурнамои умебахши рушди тадқиқотҳои ҳаматарафа оид ба ошкор карданӣ робитай мавҷудаи байни химияи холестерол, кислотаҳои сафро ва дигар унсурҳои сафро, аз ҷумла табдилёбӣ ва усулҳои муайянкунии онҳоро исбот менамояд.

Чунин қабул гардидааст, ки эритроситҳои хун одатан ҳамчун як намуди биопункцияи бофта хисобида шаванд. Ба ҳусусиятҳои хоси соҳтори мембраҳои онҳо нигоҳ накарда таркиби липидҳои эритроситҳо бо таркиби ҳуҷайраҳои дигар узвҳои паренхимӣ, пеш аз ҳама дил ва ҷигар, умумияти зиёддоранд. Аз ин рӯ, бо таваҷҷӯҳ ба тағйиротҳои таркиби липидҳои эритроситҳо оид ба тағйиротҳои ба ин монанд дар ҳуҷайраҳои дигар бофтаҳо тасаввурот пайдо намудан мумкин аст.

Кислотаҳои сафро дар байни доираи вәсеи стероидҳои аз ҷиҳати физиологӣ фаъол ҷои муҳимро ишғол мекунанд. Маҳсусан, кислотаҳои асосии ибтидой ва дуюмдараҷа, аз қабили кислотаҳои холӣ, хенодезоксиҳолӣ, дезоксихолӣ, литоҳолӣ ва дегидрохоликӣ, ки ҷузъҳои асосии сафро ва зардоби

хун мебошанд, таваҷҷӯҳи маҳсусро ба худ ҷалб менамоянд. Ҳама кислотаҳои сафро аз холестириин дар гепатоситҳо ташаккул меёбанд.

**Ҳадафи таҳқиқот.** Вобаста ба ин, муайянкунии миқдории холесторол ва кислотаҳои сафро дар зардоби хун барои ташхис ва арзёбии самаранокии табобат, инчунин дида баромадани тағйиротҳои таркиби ҷузъҳои дар боло зикршуда дар бадан зери таъсири доруҳои гуногун аҳамияти муҳим пайдо мекунад.

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Паҳншавии назарраси бемориҳои ҷигар ва душвории шинохти онҳо моро водор мекунад, ки усулҳои ташхиси боэътиҳод ва ба қадри кофӣ иттилоотнокро ҷустуҷӯ намоем. Вобаста ба ин, муайянкунии миқдории кислотаҳои сафро, холестерин ва дигар ҷузъҳои сафро ва зардоби хун барои ташхис ва арзёбии самаранокии табобат, инчунин омӯзиши тағйироти таркиби ин стероидҳо дар бадан зери таъсири маводҳои гуногуни доругӣ аҳамияти қалон пайдо мекунад.

Тавре ки мо қайд кардем, хроматографияи газ то ҳол муҳимтарин усули хроматографии таҳлили миқдории стероидҳо (масалан, холестерин ва кислотаҳои сафро) мебошад. Сабабҳои инро метавон ба таври зерин шарҳ дод:

1. Аввалан, стеринҳо ҳатто ҳангоми ҳарорати баланд пайвастагиҳои нисбатан устувор мебошанд, бинобар ин онҳоро ҳам дар шакли аввала ва ҳам дар шакли ҳосилаҳо ба осонӣ хроматография кардан мумкин аст;

2. Баъдан, қобилияти иҷозадиҳии хроматографи газ барои чудо кардани ҳатто стероидҳои аз ҷиҳати соҳтор якхела ва ҷуфтҳои эпимерии онҳо (ба истиснои баъзе «ҷуфтҳои душвор») кифоя аст;

3. Пеш аз гузаронидани таҳлил бо усули хроматографияи газ ба гузаронидани ама-

лиёти душвори чудокунй ва тозакунй зарурат пеш намеояд.

Қайд кардан лозим аст, ки барои гузарондани тадқиқотҳои биологии як қатор доруҳои нав ҷиҳати омӯзиши қобилияти онҳо дар ҳалли сангҳои холестерин, таркиби кислотаҳои сафро, холестерол ва дигар унсурҳои сафро ва зардоби хунро тавассути хроматографияи моеъгиву газӣ аник кардан лозим аст. Муайянкуни таркиби холестерол, кислотаҳои сафро ва дигар ҷузъҳои сафро ва зардоби хун оид ба ҳусусияти беморӣ дар беморони гирифтори патологияҳои гуногуни ҷигар ва системаи талхарон маълумоти дақиқ медиҳад.

Усули нави муайян кардани миқдори холестирол дар зардоби хун, ки мо таҳия кардем, ба соҳаи ташхиси лаборатории клиникӣ ва биохимиявӣ тааллук дорад ва метавонад ба сифати тести пешғӯй дар табобати самараноки бемориҳои гуногун истифода шавад.

Барои муайян кардани таркиби холестирол дар зардоби хун мо усули навро бо ёрии хроматографи газу моеъгӣ кор карда баромадем.

Усули асосии таҳлилӣ ҳангоми таҳлили объекти биологӣ дар ин ҷо хроматографияи газу моеъ мебошад, ки детектори ҳассоси он метавонад дар муддати кӯтоҳ миқдори ками холестирино дар хун муайян кунад.

Усули муайян кардани холестирол як усули наве аст, ки дар адабиётҳо ҳанӯз зикр нагардида, дар байнӣ дигар усулҳои шабехӣ муайян кардани холестириин хуноба, ки бо санчишҳои анъанавии клиникии силсилавӣ алоқаманд мебошанд, тавсиф нашудааст.

То имрӯз, як қатор усулҳои муайян кардани миқдори холестирол дар зардоби хун маълуманд, ки нуқсонҳои худро доранд. Танҳо усули маълуми муайян кардани холестирол бо истифода аз хроматографияи газӣ маълум мебошад, ки аз ҷиҳати тартиб ба усули нави таҳияшуда монанд аст. Ин усули муайянкуни холестирол аз он иборат аст, ки муаллифон холестиролро дар шакли эфири метил муайян кардаанд ва инчунин холестироли ҳосилавии силилиро истифода бурдаанд. Ҳангоми истифодаи ин усул вақти зиёдро талаб карда мешавад ва

он ҳангоми ташхиси клиникӣ самаранок набуда, ҳангоми истифодаи ин усул миқдори зиёди реактивҳо сарф карда мешаванд.

Усули дигари марбут ба ин соҳаи ташхис ба усули мо наздиктар аст. Моҳияти усули маълуми муайян кардани миқдори холестирини хун дар он аст, ки барои муайянкуни миқдории холестирол стеринҳо (холестерол) ба эфирҳои триметилсилил табдил мейбанд. Масалан, намуна бевосита дар омехтаи гексаметилендилизан-триметилхлоросилан-пиридин (12:5:2) гудохта мешавад ва бе гарм кардан ба хроматографи газ ӣворид карда мешавад.

Усули нави муайян кардани таркиби холестерин дар зардоби хун аз илова кардани 0,125 мг/мл маҳлули кориитрикоzan ба сифати стандарти доҳилӣ ба 0,25 мл зардоби хун ва истихроҷи холестерин ва эфирҳои алоқаманд бо 5 мл хлороформ иборат аст. Баъди он пасмондаро бо 0,5 мл маҳлули гидроксида натрий 4 N то ба вучуд омадани холестироли озод гидролиз мекунанд. Баъд аз ин, миқдори холестерол бо усули хроматографии газ муайян карда мешавад.

Барои ҳисоб кардани коэффициенти нисбии ислоҳи холестерин, ба намунаи зардоби хуни таҳлилшуда миқдори дақиқи стандартӣ илова карда шуд. Ба сифати стандарти доҳилӣ Trikosan истифода бурда шуд. Сипас, як қатор омехтаҳои сунъии холестироли омӯхташуда бо стандарт таҳлил карда шуда, як қатор хроматограммаҳо дар речроҳои дастгоҳ гирифта шуданд ва барои муайян кардани концентратҳо таносуби майдони қуллаи баландтарин ҳисоб карда шуд.

Коэффициенти ислоҳии нисбӣ бо формулаи зерин ҳисоб карда шуд:

$$K = \frac{C_i \cdot S_{ct}}{S_{ct} \cdot S_i}$$

ки дар ин ҷо:

$C_i$  – коэффициенти ислоҳии нисбӣ

$S_{ct}$  – концентратияи холестерол

$S_{ct}$  – майдони қуллаи баландтарини стандарт

$S_{ct}$  – концентратия стандарт

$S_i$  – майдони қуллаи баландтарини холестерол

Таркиби фоизии холестерол дар зардobi хун az рӯи формулаи зерин арзёбӣ карда шуд:


$$X \cdot H = \frac{S_i \cdot M \cdot K \cdot 100}{Kst \cdot Sct \cdot a}$$

ки дар ин чо:

**M** – массаи стандарт

**a** – миқдори намунаҳои таҳлилшуда мебошанд.

Дар расм хроматограммаи намунаи назоратии эталонии холестерол ва стандарти дохилии трикосан оварда шудааст.



Сутунчай шишагии 1,26 м x 0,3 см, ки бо 3% SE-30 дар хроматрон N-AW (0,16 - 0,20 мм) пур карда шудааст; t термостат - 185-240°C ҳангоми барномарезии ҳарорат дар 10°C/дақиқа; t детектор - 280°C; t буҳоркунанда - 290°C.

**Хулоса.** Усули нави муайянкунии таркиби холестероли зардobi хун az илова кардани 0,125 мг/мл маҳлули кории трикосан ба сифати стандарти дохилӣ ба 0,25 мл зардobi хун ва истихроҷи холестирил ва эфирҳои алоқаманд бо 5 мл хлороформ иборат аст. Баъди ин пасмондаро бо 0,5 мл маҳлули гидроксиди натрийи 4 N то ба вучуд омадани холестириоли озод гидролиз мекунанд, ки сипас миқдори холестирин бо усули хроматографии газӣ муайян карда мешавад.

Усули нави таҳияшудаи муайянкунии таркиби холестириоли зардobi хунро дар тибби амалӣ барои ҳалли мушкилоти ташхис ва табобати самарарабаҳши бемориҳои гуногун истифода бурдан мумкин аст.

#### Хроматограммаи омехтаи намунаи эталонии холестирил ва стандарти дохилии трикосан (1 - трикосан; 2 - холестирил)

#### Адабиёт

- Ильченко, А.А. Функциональные нарушения при билиарной патологии и их медикаментозная коррекция: Качество жизни. Медицина / А.А. Ильченко. Болезни органов пищеварения. – 2004. - № 2. 46-52 с.
- Ильченко, А.А. Эффективность урсодезоксихолевой кислоты при холестерозе желчного пузыря А.А. Ильченко, Ю.Н. Орлова // Тер. арх. – 2003. - № 2. – С. 59-63.
- Кадыров, А.Х. Исследование содержания желчных кислот в сыворотке крови здоровых лиц и больных со стеатозом печени и стеатогепатитом А.Х. Кадыров, Г.О. Раджабов, А.А. Кодыров и др. // В кн.: Вопросы питания и регуляция гомеостаза. Душанбе. ГНИИП, 2010. - Вып. 10. - С. 138-143.
- Кадыров, А.Х. Глицериновый эфир 3б-7б-дигидроксихолановой кислоты для растворения холестериновых камней / А.Х.Кадыров, А.Х. Хайдаров, З.Д. Назарова // ДокладАН РТ. – 1997. - Т. 15, № 1 – 2. - С. 72-75.
- Кадыров А.Х., Хайдаров К.Х., Назарова З.Д. Назарова В.А. Глицериновый эфир 3б-7б-дигидроксихолановой кислоты, способ его получения и его применение в качестве лекарственного препарата. - Патент РТ № ТJ. 237. - 2000.
- Кадыров, А.Х. Исследование некоторых реакций хлорангидрида 3б, 7б, 12б-трикетохолановой кислоты / А.Х. Кадыров, М.Р. Суриев// Мат. VII Нумановских чтений. – Душанбе. - 2009. - С. 84-89.



## ОПТИМИЗАЦИЯ СПОСОБА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ СЫВОРОТОЧНОГО ХОЛЕСТЕРОЛА МЕТОДОМ ГЖХ (ГАЗОЖИДКОСТНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ)

Раджабов Г.О., Сафарзода Р.Ш.

Кафедра фармакогнозии и ОЭФ и кафедра фармацевтической технологии  
ТГМУ им. Абуали ибни Сино

Проблема лечения желчнокаменной болезни стала одной из важнейших задач в медицине, которая может быть решена путем постоянного контроля за изменением содержания желчных кислот в желчи и сыворотке крови наряду с другими компонентами, и одновременно, изменением состава этих кислот в организме.

Существуют различные мнения о том, что решающее значение в этиологии желчнокаменной болезни имеют нарушения нормального метаболизма холестерола и его

трансформации в желчные кислоты. С другой стороны, те же самые кислоты и их аналоги в ряде случаев могут служить эффективными средствами для лечения желчнокаменной болезни.

Все это доказывает перспективность развития всесторонних исследований по выявлению существующей связи между химией холестерола, желчных кислот и других компонентов желчи, включая их трансформацию и методы определения. **Ключевые слова:** желчнокаменной болезнь, холестерол, кислоты.

### OPTIMIZATION OF THE METHOD FOR DETERMINING THE CONTENT OF SERUM CHOLESTEROL BY GLC (GAS-LIQUID CHROMATOGRAPHY)

Radjabov G.O., Safarzoda R.Sh.

Department of Pharmacognosy and Organization of Pharmacy Economics and Department of Pharmaceutical Technology, Avicenna Tajik State Medical University

The problem of treating cholelithiasis has become one of the most important tasks in medicine, which can be solved by constantly monitoring changes in the content of bile acids in bile and blood serum along with other components, and at the same time, changing the composition of these acids in the body.

There are various opinions that disorders of normal cholesterol metabolism and its transformation into bile acids are crucial in the

etiology of cholelithiasis. On the other hand, the same acids and their analogues in some cases can serve as effective means for the treatment of cholelithiasis.

All this proves the prospects for the development of comprehensive studies to identify the existing relationship between the chemistry of cholesterol, bile acids and other components of bile, including their transformation and methods of determination. **Key:** cholelithiasis, cholesterol, acids.

**Раҷабов Гадомад Одинаевич** - мудири кафедраи фармакогнозия ва ТИФ-и Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино, E.mail: rgadomad@mail.ru, тел: 901111848

**Сафарзода Рамазон Шарофиддин** - мудири кафедраи технологияи фармасевтии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино, E.mail: safarzoda90@mail.ru, тел: 902444711

**Раджабов Гадомад Одинаевия** - заведующей кафедры фармакогнозии и ОЭФ Таджикского государственного медицинского университета им. Абуалиибни Сино, Е. mail: rgadjimad@mail.ru, тел: 901111848

**Сафарзода Рамазон Шарофиддин** - заведующей кафедры фармацевтической технологии Таджикского государственного медицинского университета им. Абуалиибни Сино, Е. mail: safarzoda90@mail.ru, тел: 902444711

**Rajabov Gandomad Odinaevich** - Head of the Department of Pharmacognosy and Organization of Pharmacy Economics, Avicenna Tajik State Medical University, E.mail: [rgadjmad@mail.ru](mailto:rgadjmad@mail.ru), tel: 901111848

**Safarzoda Ramazon Sharofiddin** - Head of the Department of Pharmaceutical Technology, Avicenna Tajik State Medical University, E.mail: [safarzoda90@mail.ru](mailto:safarzoda90@mail.ru), тел: 902444711

## ТАДҚИКИ ХОСИЯТҲОИАНТИОКСИДАНТИИ МАЧМУИ ФАЛАВАНОИДХО, ПРОПОЛИС ВА МУМИЁИ ДОРУГӢ БО УСУЛИ РЭП

Султонов Р.А., Раҷабов У.Р., Юсуфӣ С.Ҷ., Раҳимӣ Ф.

Кафедраи кимиёи фарматсевтӣ ва захршиносӣ МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино», МД «Маркази илмӣ-тадқиқотии фарматсевтии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон», Донишкадаи тиббӣ иҷтимоии Тоҷикистон, Институти-физикаю техникаи ба номи С.У. Умарови АМИТ

**Муҳиммияти кор.** Дар тариқаҳои муосири стандартизатсияи моддаҳои доруворӣ дар таҳлили фарматсевтӣ интихоб ва таҳияи усулҳои муосир ва мушаххаси муайян кардани аслият ва сифат, ки ба талаботи валидатсионӣ ва риояи муносибати систематикӣ ба силсилаи «ашъёи хом –маводи доруворӣ» даҳл доранд, муҳим аст [1]. Прополис моддаи қатронист, ки ранги зард-сабз, қаҳвагранг ё сурхи сиёҳтоб дорад. Дар ҳарорати пасттар аз 15°C саҳту нозук ва ҳангоми аз 30° боло гарм кардан нарм ва часпак мешавад. Прополис бӯи хоси қатрон ва таъми талҳдорад. Соҳтори он массаи зичи гетерогенӣ мебошад.


**Мақсади кор** омӯхтани хосиятҳои спектралӣ, биологӣ ва фармакологии маҷмӯи flavonoidҳо, прополис ва мумиё бо усули РЭП мебошад.

**Материал ва тариқаи таҳқиқ.** Таҳқиқот дар кафедраи химияи фарматсевтӣ ва захршиносӣ, Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино», Муассисаи давлатии «Маркази илмию тадқиқотии фарматсевтии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва лабораторияи спектроскопияи молекулавии Институти физикаю техникаи ба номи С.У. Умарови АМИТгузаронида шуд.

**Натиҷа ва муҳокимаҳо** Масъалаи такмил додани таҳлили фармакопеявии маводҳои дорувории прополис, ки стандартизатсияи онҳо ба тариқаҳои муосир таҳлил мувоғифақат намекунад стандартизатсия намудани

онҳо бидуни истифодаи намунаи стандартӣ ва ба параметрҳои валидатсионӣ дар силсилаи «ашъёи хом – дору» пурра ҷавобгӯ намудан масъалаи актуалӣ аст[1,2].


Флавоноидҳои прополис



Ислоҳот (1969,1975) дар муайян кардани бисёр флавоноидҳои прополис бо истифода аз усулҳои муосири ҷудокунӣ, таҳлил ва омӯзиши физикӣ-химиявӣ саҳми маҳсусан қалон гузошт. Прополис дорои флавоноидҳои гуногун аст ва меъёри онҳо аз 1 то 4%-ро ташкил мекунад. Таҳқиқот нишон дод, ки бисёре аз ҷузъҳои прополис дар таркиби моддаҳои қатрондори навдаи Берч ва сафедор мавҷуданд. Бо назардошти он, ки ҳашарот дастгоҳи биосинтетикӣ, ки қобилияти синтез кардани флавоноидҳоро доршта бошанд, надорад аз ин рӯ, ба ҳулоасе омадан мумкин аст, ки қисми асосии ширеши занбӯри асал аз растаний аст. Аммо агар флавоноидҳо дар растаниҳо дар шакли гликозидҳо бошанд, пас дар ширеши онҳо дар ҳолати озод мавҷуданд. Маҳз дар зери таъсири ферментҳои занбӯри асал аз флавоноидҳои растаний бояд боқимондаҳои қанд чудо шаванд дар ин маврид флавоноидҳои озод чудо мешаванд. Таркиби флавоноидҳо

дар прополис аз навъи растание, ки аз он чамъоварй шудааст, вобаста аст [2]. Барои ба ин масъала равшани андохтан тариқаи РЭП бо нишонаи спинӣ истифода шуд. Тариқаи нишонаҳои спинӣ [3,7-10] яке аз усулҳои самараноки омӯзиши тағирёбии динамикии молекулавии объектҳои биологӣ, химиявӣ, тиббӣ ва биофизикӣ буда, ба ҳаракатнокии макромолекулаҳои вобаста аст. Моҳияти усули нишонаҳои спинӣ дар он аст, ки ба матритеҳо намунаи тадқиқшаванда радиқали устувори нитроксили ворид карда мешавад, ки дар натича ҷарҳзанини конформатсионии макромолекула дар намуди (штрихдифрактограммаҳо) спектри РЭП ба қайд гирифта мешавад.

Таҷрибаҳо ба омӯзиши ҷарҳзанини макромолекулаҳои флавоноидҳо (ФЛ), прополис (Р-2), ки аз решай тиллоии Помир-Олай ва муимиёи табиӣ ҷудо карда шудааст, бо истифода аз усули нишонаҳои спинӣравона карда шудааст. Мумиё комплекси табиию органикӣ буда, дорои зиёда аз 30 элементҳои химиявӣ ва на камтар аз макро ва микроэлементҳо, аминокислотаҳо, инчунин асали занбӯри асал ва қарib ҳама равғанҳои эфирӣ ва витаминҳо иборат аст [6]. Дар таҳлил радиқали нитроксил (I) бо формулаи зерин ҳамчун нишонаҳои спинӣ истифода шудааст:



Тадқиқот ба тариқи зайл анҷом дода шуд: 0,1 мл маҳлули намунаҳои омӯхташуда дар ампула омехта карда шуд ва 0,05 мл радиқали нитроксил дар маҳлули спиртӣ ва концентратсияи  $4 \cdot 10^{-3}$  мол/л илова карда шуд [4,5,9].

Дар ҷадвали 1 параметрҳои спектрҳои РЭП-и нишонаҳои спинӣ флаваноидҳо (ФЛ), прополис (П-2), мумиёи табиӣ ва вақти коррелятсия ( $\phi_c$ ) дар ҳарорати хонагӣ нишон дода шудаанд. Чи тавре, ки мушоҳидаҳо нишон дод вобаста ба вақти коррелятсия ҷарҳзанини молекулаҳои радиқал ( $\phi_c$ ) 10 то 15 маротиба зиёдмешавадваин аз хосияти антиоксидантни доштани маводи таҳқиқшавандаи таркиби прополис гувоҳӣ медиҳад. Параметрҳои спектрҳои РЭП дар ҷадвали 1 дар ҳарорати хона ва намии атмосфера 760 мм сут. сим.оварда шудааст (дар решава сутунҳо).

**Ҷадвали 1. Параметрҳои спектри РЭП аз маҷмӯи флаваноидҳо (ФЛ), прополис (П-2) ва муимиёи табиӣ**

№	Намунаҳои корӣ	Спектрҳои параметрӣ							
		J <sub>+1</sub> , мм	J <sub>-1</sub> , мм	J <sub>0</sub> / J <sub>-</sub>	J <sub>0</sub> , Мм	ΔH <sub>+1</sub> , Гс	ΔH <sub>-1</sub> , Гс	ΔH <sub>0</sub> , Гс	τ <sub>c</sub> · 10 <sup>-8</sup> сек.
1	Радиқали нитроксили	185	113	1.5	175	0.7	0.8	0.8	0.1
2	Маҷмӯи флаваноидҳо (ФЛ)	60	38	1.5	57	7.2	7.27	6.0	1.32
3	Прополис( П-2)	26	16	1.5	24	6.0	6.0	6.0	1.85
4	Мумиёи табиӣ	84	47	1.75	82	4.8	4.8	6.0	1.18


Вақти коррелятсияи гардиши нишонаҳои спинӣ намунаҳои омӯхташуда бо формулаи [7-10] муайян карда шудааст:

$$\frac{1}{\tau_c} = \frac{3,64 \cdot 10^9}{\left( \sqrt{\frac{h_0}{h_{-1}}} - 1 \right) \Delta H_0}$$

дар ин чо,  $\Delta H_0$  паҳнои ҷузъи марказӣ,  $h_0/h_{-1}$  параметрҳои нисбии ҷузъҳои марказӣ ва

майдони баланди спектри РЭП ва  $n = 1/2$  тқиматест, ки шартан “басомади гардиш”-и радиқалро нишон медиҳад.

Дар расми 1 спектрҳои РЭП-и нишонаҳои спинӣ нишон дода шудаанд чи тавре, ки дода мешавад параметрҳои спектралӣ диффузияи гардиш тағиیر ёфта, вақти коррелятсияи ( $\phi_c$ ) нишонаҳои спинӣ кам мешавад. Ин маънои онро дорад, ки сигнали РЭПкамшудаҳаракатнокии нишонаи нитроксилӣ зиёд мешавад.



**Расми 1. Спектрхой РЭП-и радикали нитроксил (I) дар маҳлули этанол дар концентратсияи  $4 \cdot 10^{-3}$  мол/л – 1; spin - маҷмӯи флаваноидҳо (FL) -2, прополис (P-2) - 3 ва мумиёи табии - 4**

Ҳамин тарик, дар асоси натиҷаи бадастомада, хулосаҳои зерин бароварда шуд:

- дар ҳарорати хона дар спектрҳои РЭП монеъшавӣ ва тангшавии спектр камтар мушоҳида мешавад, яъне камшавии баъзе параметрҳои спектралӣ ба монанди  $DH_0$ ,  $DH_{+1}$ ,  $DH_{-1}$  - паҳнои марказии майдони пастро ифода мекунадва ҷузъҳои баланди майдони спектр мутаносибан  $h_0$ ,  $h_{+1}$ ,  $h_{-1}$  – шиддатнокии ҷузъҳои спектр бо  $M=0, +1, -1$  ва вақти коррелятсияи ( $\phi_c$ ) аломатҳои спинӣ мушоҳида мешавад;

- ҳангоми камшавии вақти коррелятсионӣзиёдшавии ҳаракатнокии макромолекулаи мумиё мушоҳида мешавад ва ин аз зиёдшавии ҳосияти антиоксидантии моддаҳои дар таркиби мумиё буда гувоҳӣ медиҳад.

- зиёдшавии ҳаракатнокии намунаи нитроксилӣдар моддаи таҳқиқшаванда зиёдшавии ҳосияти антиоксидантии моддаро нишон медиҳад. .

### Адабиёт

- Береславский Н.В., Шатаев И.Ф. Стандартизация прополиса настойки // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 10-1. – С. 148-153;
- Издание научной и учебно-методической литературы ISBN РИНЦ DOI Москва, 29-30 ноября 2018:
- Lichtenstein G.I., Yamauchi J, Nakatsuji S, Smirnov A., Tamura R. Nitroxides: Application in Chemistry, Biomedicine, and Materials Science. WILEY-VCH, Weinheim 2008.
- Раджабов У.Р., Султонов Р.А., Юсупов И.Х., Хайдаров К.Х. Синтез и биологические свойства цинкаса и его исследование методом спиновых меток. Известия АН РТ 2017. №4 - с.97-106.
- Раджабов У.Р., Султонов Р.А., Юсуфи С.Дж., Юсупов И.Х., Хайдаров К.Х.. Антиоксидантное действие железа(II) с ацетилцистеином и его исследование методом спиновых меток. ДАН РТ, 2018, т.61, №9-10, с. 788-793.
- Турова А.Д., Лекарственные растения СССР и их применение. М.: Медицина, 1974, с. 424.
- Kholova Sh.A. , Dzuraev Ky.Sh., Ysupov I. Kh., Lichtenstein G. I.. Interaction of chenodeoxycholicdeoxycholic acid with cholesterol in a model system studied by spin label probe method International Journal Biomolecules and Biomedicine. Vol.4. №1, p.1-6, 2014.
- Ysupov Izatullo Kh., Likhtenstein Gertz I. Study of Microstructure and Molecular Dynamics of Cotton and Cellulose Fibers by Methods of Physical Labels. International Research Journal of Pure and Applied Chemistry.5(1):XX-XX.2015.
- Юсупов И.Х., Холова Ш.А., Джураев Х.Ш., Азонов Д.А. Исследование молекулярной структуры холестерина методом спиновых меток при погружении в жизненно важные органические кислоты. Здравоохранение Таджикистана- 2012. №1, с.57- 62.
- Юсупов И.Х., Бахдавлатов А.Д., Марупов Р., Шукуров Т. Молекулярная динамика родиолы холодной (RHODIOLAGELIDASCHENK) по данным метода спиновых меток. Известия АН РТ ,2013, т.151, №2, с. 70-78.



**ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫЙ СВОЙСТВА СУММА  
ФЛАВАНОИДОВ, ПРОПОЛИС И МУМИЁ ЛЕКАРСТВЕННОГО МЕТОДОМ ЭПР  
Султонов Р.А., Раджабов У.Р., академик НАН Таджикистана Юсуфи С.Дж., академик  
НАН Таджикистана Раҳими Ф.**

ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино», ГУ «Научно-исследовательский фармацевтический центр Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан», Медико -социального института Таджикистана, Физико-технический институт им. С.У.Умарова НАНТ

**Аннотация.** Методом электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) с использованием спиновой метки исследована молекулярная динамика сумма флаваноидов (ФЛ), прополис (П-2), выделенного из алайского золотого корня и природного мумиё лекарственного на Памире. Показано, что параметры вращательной диффузии радикала, присоединенного фрагментам образцов, меняются. Значит спектральные параметры:  $\Delta H_0$ ,  $\Delta H_{+1}$ ,  $\Delta H_{-1}$ ширины соответствен ноцентальной, низкопольной и высокопольной компонентов спектра,  $h_0$ ,  $h_{+1}$ ,  $h_{-1}$ –

интенсивности компонентов в зависимости от образцов изменяются. Установлено, что при комнатной температуре у модифицированных образцов происходит заторможенность движений спиновой метки с временем корреляции  $\phi_c d'' 10^{-8}$  с, и, в целом, спектры ЭПР уширяются, что свидетельствует об увеличение подвижности нитроксильного фрагмента.

**Ключевые слова:** спиновая метка, молекулярная динамика, сумма флаваноидов, прополис, мумиё, вращательной диффузии радикала, время корреляции, антиоксиданты.

**ANTIOXIDANT PROPERTY STUDY SUM OF FLAVONOIDS, PROPOLIS AND  
MUMIYO MEDICINAL BY EPR METHOD**

**Sultonov R.A., Rajabov U.R., Yusufi S. J., Rahimi F.**

SOI «Tajik State Medical University named after Abuali ibni Sino», SI « Research Pharmaceutical Center of the Ministry of Health and Social Protection of the Population of the Republic of Tajikistan», about, Herald of the Medical And Social Institute of TajikistanU. S. Umarova Physico-Technical Institute, NAST

**Abstract.** The molecular dynamics of the sum of flavonoids (FL), propolis (P-2), isolated from the Alai golden root and natural mumiyo officinalis in the Pamirs, was studied by the method of electron paramagnetic resonance (EPR) using a spin label. It is shown that the parameters of rotational diffusion of the radical attached to sample fragments change. This means that the spectral parameters:  $\Delta H_0$ ,  $\Delta H_{+1}$ ,  $\Delta H_{-1}$  are the widths of the central, low-field and high-

field components of the spectrum, respectively,  $h_0$ ,  $h_{+1}$ ,  $h_{-1}$  – the intensities of the components change depending on the samples. It has been found that at room temperature, the modified samples exhibit inhibition of spin label movements with a correlation time  $\phi_c d'' 10^{-8}$  s

**Key words:** spin label, molecular dynamics, sum of flavonoids, propolis, mumiyo, rotational diffusion of the radical, correlation time, antioxidants.

**Султонов Рауфҷон Азизқулович** – Донишгоҳи давлатии тибби Тоҷикистон ба номи Абуали ибн Сино, аспиранти кафедраи химияи фарматсевтӣ ва заҳршиносӣ. Сурӯғ: 734003, - Чумхурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 139. Телефон: 93-919-07-44. E-mail: raufsultonov@mail.ru

**Раҷабов Умарали Раҷабовиҷ** – Донишгоҳи давлатии тибби Тоҷикистон ба номи Абуали ибн Сино, мудири кафедраи химияи фарматсевтӣ ва заҳршиносӣ, доктори илмҳои химия, профессор. Сурӯғ: 734003, Чумхурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ 139. Телефон: (+992) 907-46-48-29. E-mail: umarali55@mail.ru

**Юсуфӣ Саломиддин Ҷаббор** – Донишгоҳи давлатии тибби Тоҷикистон ба номи Абуали ибн Сино, доктори илмҳои фарматсевтӣ, профессор, академик АМИТ. Сурӯғ: 734003, Чумхурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Рудакӣ 139.

**Фарҳод Раҳими** – Президент Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон, доктори илмҳои физ-мат, профессор, академик АМИТ Сурӯғ: 734003, Чумхурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, хиёбони Айни 229.

**Султонов Рауфҷон Азизкулович** – Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино, аспирант кафедры фармацевтической и токсикологической химии. Адрес: 734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе. проспект Рудаки 139. Телефон: 93-919-07-44. E-mail: [raufsultonov@mail.ru](mailto:raufsultonov@mail.ru)

**Раджабов Умарали Раджабович** – Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино, заведующий кафедрой фармацевтической и токсикологической химии, доктор химических наук, профессор Адрес: 734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе. проспект Рудаки 139. Телефон: (+992) 907-46-48-29. E-mail: [umarali55@mail.ru](mailto:umarali55@mail.ru)

**Юсуфи Саломиддин Джаббор** – Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино, доктор фармацевтических наук, профессор., академик НАНТ Адрес: 734003, Республика Таджикистан, г. Душанбе. проспект Рудаки 139.

**Фарҳод Раҳими** – Президент Национальный Академия Наук Таджикистан, доктор физ-мат наук, профессор, академик НАНТ Адрес: 734025, Республика Таджикистан, город Душанбе, проспект Айни 229.

**Information about the authors:** *Sultonov Rauffjon Azizkulovich*- Tajik State Medical University. Abuali ibn Sino, graduate student of the Department of Pharmaceutical and Toxicological Chemistry. Address: 734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe. Prospect Rudaki 139. Phone: 93-919-07-44. E-mail: [raufsultonov@mail.ru](mailto:raufsultonov@mail.ru)

**Radzhabov Umarali Radzhabovich** - Tajik State Medical University named after. Abuali ibn Sino, Head of the Department of Pharmaceutical and Toxicological Chemistry, Doctor of Chemical Sciences, Professor. Address: 734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe. Prospect Rudaki 139. Telephone: (+992) 907-46-48-29. E-mail: [umarali55@mail.ru](mailto:umarali55@mail.ru)

**Ysufi Salomiddin Djabbor**- Tajik State Medical University named after. Abuali ibn Sino, Doctor of pharmasii sciences, Professor.academic NAST Address: 734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe. Prospect Rudaki 139.

**Farhod Rahimi** – Prezident Nacional Academi Sciences Tajikistan, Doctor of phiz- mat sciences, Professor academic NAST Address: 734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe. Prospect Ayni 229.

## ОМӮЗИШИ ТАЪСИРИ ЗИДДИ ДИАБЕТИКИИ ФИТОКОНСЕНТРАТ Шарифзода Ш.Б.

Кафедраи технологияи фарматсевтии МДТ «ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино»

**Муҳиммият.** Диабети қанд як бемории ҷиддӣ ва паҳншудаи замони мо буда, дар тӯли ҷандин ҳазорсолаҳо мушкилӣ буд. Он дар саросари ҷаҳон, маҳсусан дар кишварҳои пешрафта паҳн шудааст. Тибқи маълумоти Ташиклиоти умумиҷаҳонии тандурустӣ (ТУТ), зиёда аз 2/4 ҳиссаи аҳолии кишварҳои саноатӣ аз бемории диабети қанд азият мекашанд ва гирифторшавӣ ба ин беморӣ идома дорад.

Бар хилофи барномаҳои миллии мубориза бо диабет, ки дар бисёре аз кишварҳои

ҷаҳон қабул шудаанд, паҳншавӣ ва гирифторшавӣ ба он на танҳо дар байни аҳолии аз 40-сола боло, балки дар байни наврасон ва ҳатто кӯдакон низ афзоиш ёфта истодааст. Хеле ташвишовар аст, ки ин беморӣ дар байни ҷавонон бештар паҳн шуда истодааст.

Дар Тоҷикистон паҳншавии диабети қанд дар байни аҳолии калонсол аз 0,1% то 0,69% ва бо таҳаммулпазирии пасти глюко-за аз 0,23% то 2,35%-ро ташкил медиҳад. [1,2].

Диабети қанд як бемории мураккаби системавӣ мебошад, ки бо маҷмӯи тағйироти гормоналӣ ва мубодилаи моддаҳо ҳамроҳӣ мекунад, ки дар ниҳоят метавонад ба мушкилоти ҷиддии диабетӣ, аз қабили инфаркт миокард, инсулт, осеби рагҳои ҷашм, гурдаҳо ва дигар узвҳо оварда расонад. Таҳлили ин ҳолат тақозо мекунад, ки шаклҳои нави дорусозӣ барои мубориза бо ин бемории хатарнок ва пешгирии аҳволи он таҳия карда шаванд.

Вақтҳои охир таваҷҷӯҳ ба фитокомпозитсияҳои гуногун, ки таъсири зиддиабетикӣ доранд, зиёд шудааст. Ин ба он вобаста аст, ки фитокомплексҳои растаниҳо аллакай дар доираи васеи доруҳои фармакологӣ бомуваффақият истифода мешаванд ва баъзе ҷузъҳои растани ҳосиятҳои намоёни антидиабетикро нишон медиҳанд.

Дар заминай ин масъала, гурӯшаҳои коркардкардашудае, ки аз таркиби омехтадошта, аз ҷумла концентратҳои лӯндаи топинамбур ва кислотаи аскорбини синтетикӣ таваҷҷӯҳи ҳос доранд.

**Максади тадқиқот.** Омӯзиши ҳосиятҳои гипогликемии концентрати ҳушки лӯндаи топинамбур дар гурӯшаҳо ҳангоми санчиши таҳаммулпазирӣ (толерантнокӣ) ба глюкоза дар доҳили меъда.

**Мавод ва усуљҳои тадқиқот.** Дар рафти тадқиқот намунаҳои гурӯшаҳо (маводи доругии инуламин) омӯхта шуданд, ки дар таркиби онҳо концентратҳои лӯндаи топинамбур ва кислотаи аскорбинӣ мавҷуданд. Ҳабҳои инулин бо номи тиҷоратии “Инулин Форте” ҳамчун доруи муқоисавӣ истифода мешуданд.

Барои омӯзиши таъсири гипогликемии гурӯшаҳо ва доруи муқоисавӣ дар қаламушҳо таҷрибаҳо гузаронида шуданд. Нигоҳбини ҳайвонот тибқи талаботи фармони Вазорати тандурустӣ ва рушди иҷтимоии Федератсияи Русия аз 23 августи соли 2010 № 708н «Дар бораи тасдиқи қоидаҳои амалии лабораторӣ» амалӣ карда шуд [7].

Барои соҳтани модели таҳаммулпазирӣ (толерантнокӣ) ба глюкоза дар қаламушҳои нари вазнашон 190-220 грамм, протоколи зерин истифода шудааст. Пештар ба қаламушҳо бо маҳлули 40% глюкоза дар вояи 4 г/кг вазни бадан ворид карда шуданд. Ин имкон дод, ки дар қаламушҳо диабети қанди наъвъи 2 пайдо шавад.

Ҳайвонот ба 3 гурӯҳ тақсим шуданд: таҷрибавӣ, муқоисавӣ ва назоратӣ, 30 қаламушҳо барои санчиши оралӣ ба таҳаммулпазирӣ (толерантнокӣ) истифода шуданд, маълумот дар ҷадвали 1 оварда шудааст.

### Ҷадвали 1. - Объектҳо ва субъектҳои таҳқиқот

№	Гурӯҳи ҳайвонот (шумора), n=5	Доруи таъиншуда (мг/кг)
1	Назоратӣ	Маҳлули глюкозаи 40 % 4 г/кг
2	Таҷрибавӣ	Гурӯшаҳои концентрати ҳушкдошта - 50 мг/кг
3	Муқоисавӣ	Ҳабҳои инулин форте - 60 мг/кг

Барои гузаронидани санчиши тести оралӣ ба таҳаммулпазирӣ (толерантнокӣ) ба глюкоза 30 қаламуш истифода шудааст. Аз инҳо ба 10 қаламуш ба доҳили меъда маҳлули инуламин дар вояи 50 мг/кг ба вазни бадан, ба 10 қаламуши дигар ба доҳили меъда маҳлули инулин форте дар вояи 50 мг/кг ба вазни бадан доруҳои таъиншуда ворид карда шуданд. Пас аз 45 дақиқаи ворид кардани доруҳо, ба ҳамаи 30 қаламушҳо маҳлули 40% глюкоза бо миқдори 4 г/кг ба вазни бадан ворид карда шуданд. Концентратсияи глюкозаи хун дар ҳамаи 30 қаламушҳо пеш аз ворид кардани глюкоза ва баъд аз

30, 60 ва 90 дақиқа пас аз ворид кардани ончен карда шуд.

**Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо.** Омӯзиши таҳаммулпазирӣ (толерантнокӣ) ба глюкоза дар доҳили меъда.

Пас аз 30 дақиқа аз лаҳзай воридкунии глюкоза дар доҳили меъда, сатҳи гликемия дар қаламушҳои назоратӣ нисбат ба маълумоти ибтидой 82-91% зиёд шуд. Пас аз 60 дақиқа, қуллаи максималии гипергликемия мушоҳида карда шуд, ки ба 141-147% сатҳи ибтидой расид. Дар дақиқаи 90-ум сатҳи глюкоза нисбат ба концентратсияи аввала ҳамагӣ 24-28% баланд буд (Ҷадвали 2).

**Чадвали 2. Таъсири концентрати хушки лўндаи топинамбур ба санчиши тахаммулпазирӣ (толерантнокӣ) ба глюкоза ҳангоми истифодай энтералӣ**

Доруҳои таъиншуда	Аслӣ	Пас аз 30 дақиқа	Пас аз 60 дақиқа	Пас аз 90 дақиқа
<b>Гурӯҳи назоратӣ</b>	4,6 ммол/л	8,6 ммол/л	11,3 ммол/л	6,1 ммол/л
<b>Ғурӯшаҳои Инуламин (таҷрибавӣ)</b>	4,6 ммол/л	7,6 ммол/л	9,5 ммол/л	5,1 ммол/л
<b>Ҳабҳои Инулин Форте (муқоисавӣ)</b>	4,6 ммол/л	7,9 ммол/л	10,0 ммол/л	5,3 ммол/л

Ба доҳили меъда ворид кардани концентрати хушки лўндаи топинамбур (Инуламин) дар вояи 50 мг/кг дар дақиқаи 30-уми таҷриба боиси 63—73% кам шудани глюкозаи хун гардид. Дар дақиқаи 60-уми таҷриба авчи максималии гипогликемия қайд карда шуд, ки он нисбат ба сатҳи ибтидой 102-113% баланд, аммо нисбат ба каламушҳои назоратӣ 39,13% пасттар буд. Ин таъсири потенсиалии гипогликемии Инуламинро нишон медиҳад. Ҳабҳои инулин форте дар вояи 60мг/кг дар дақиқаи 60-ум дар авчи гликемия 113 -124% аз андозаи ибтидой ва 23,36% камтар аз нишондиҳандаҳои мушҳои назоратӣ буданд.

Дар асоси маълумоти пешниҳодшуда, инуламин дар вояи 50 мг/кг таъсири гипогликемикӣ нишон дод, ки дар муқоиса бо инулин форте дар вояи 60 мг/кг бештар нағоён буд. Дар таъсири гипогликемикии худ концентрат нисбат ба ҳабҳои инулин форте 11,3% зиёдтар аст.

**Ҳамин тарик**, мо дарёфтем, ки маҳлули тоза омодашудаи концентрати хушки лўндаи топинамбур дар ғурӯшаҳо (Инуламин) бо миқдори 50 мг/кг дар санчиши таҳаммулпазирӣ ба глюкоза аз ҳабҳои Инулин форте 11,3% зиёдтар аст.

**Адабиёт:**

1. Дедов И.И. Сахарный диабет: диагностика, лечение, профилактика/ И.И.Дедов, М.В.Шестакова // ООО Издательство «Медицинское информационное агентство». - 2011. - 808с.
2. Адамханова З.А. Содержание витамина D и Са в питании больных сахарным диабетом 1 типа с остеопеническим синдромом в Таджикистане / З.А.Адамханова, М.А.Пирматова, Ш.Д.Исмоилова // Материалы IX годичной науч.-практ. конф. молодых учёных. - Душанбе. - 2014. - С.9.
3. Камышникова В.С Методы клинических лабораторных исследований. Москва, 2013. 732 с.
4. Музрафарова М.Х. Фармакология антидиабетического сбора «Чорбарг»: автореф. Дис. на канд. мед. Наук. – Душанбе. 2012. 24 с.
5. Молитвословова Н.А. Остеопороз и сахарный диабет: современный взгляд на проблему / Н.А. Молитвословова, Г.Р. Галстян // Сахарный диабет. - 2013. - № 1. - С.57-62.
6. Сафарзода Р.Ш.. Изучение гипогликемического действия сухого экстракта клубней топинамбура при глюкозной нагрузке/ Р.Ш. Сафарзода., Д.Р.Халифаев//Авчи Зухал. Душанбе-2019. -№1- С. 185-90.
7. Шахсуфбекова О.М.. Гиполипидемические и антиоксидантные свойства густого экстракта клубней топинамбура сортов “сарват” и “интерес” при аллоксановом диабете/ О.М. Шахсуфбекова, А.Дж. Азонов// Вестник КРСУ. 2017. Том 17. № 3. -С/ 185-189с



## ИССЛЕДОВАНИЕ АНТИДИАБЕТИЧЕСКОЙ ДЕЙСТВИИ ФИТОКОНЦЕНТРАТА Шарифзода Ш.Б.

Кафедра фармацевтической технологии ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино»

Действительно, данные эпидемиологических исследований, проведенных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и другими организациями в различных странах мира, свидетельствуют о росте заболеваемости сахарным диабетом в целом, и особенно диабетом 1 типа. По данным Всемирной диабетической ассоциации, в настоящее время число людей, страдающих сахарным диабетом, составляет около 285 миллионов. Прогнозируется, что к 2025 году это число достигнет 380 миллионов, а к 2030 году - 438 миллионов [4,5,7].

В Таджикистане распространенность диабета среди взрослого населения составляет от 0,1% до 0,69 %, а при низкой толерантности к глюкозе-от 0,23 % до 2,35 % [1,2].

Эти прогнозы указывают на серьезную проблему общественного здравоохранения и подчеркивают необходимость принятия мер для предотвращения и контроля распространения сахарного диабета.

**Ключевые слова:** сахарный диабет, сухой концентрат клубней топинамбура, гранулы инуламина, таблетки инулин форте, таблетки глибенкламида.

### RESEARCH ON THE ANTI DIABETIC EFFECTS OF A PHYTOCONCENTRATE Sharifzoda Sh.B.

Department of Pharmaceutical Technology Avicenna Tajik State Medical University  
(head of the department candidate of pharm. science, associate professor R.Sh. Safarzoda)

Indeed, data from epidemiological studies conducted by the World Health Organization (WHO) and other organizations in various countries of the world indicate an increase in the incidence of diabetes mellitus in general, and especially type 1 diabetes. According to the World Diabetes Association, currently the number of people suffering from diabetes is about 285 million. It is predicted that by 2025 this number will reach 380 million, and by 2030 - 438 million [4,5,7].

In Tajikistan, the prevalence of diabetes among the adult population ranges from 0.1% to 0.69%, and with low glucose tolerance-from 0.23% to 2.35% [1,2].

These forecasts point to a serious public health problem and emphasize the need to take measures to prevent and control the spread of diabetes mellitus.

**Keywords:** diabetes mellitus, dry Helianthus tuberoses concentrate, inulamine granules, inulin forte tablets, glibenclamide tablets.

**Шарифзода Шахриёр Бахтиёр** - унвонҷӯи кафедраи технологияи фарматсевтии МДТ «ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино», тел: +992 903 03 7177, E-mail: [shahriyor1997.98@gmail.com](mailto:shahriyor1997.98@gmail.com)

**Шарифзода Шахриёр Бахтиёр** - соискатель кафедры фармацевтической технологии ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино». тел: +992 903 03 7177, E-mail: [shahriyor1997.98@gmail.com](mailto:shahriyor1997.98@gmail.com)

**Sharifzoda Shahriyor Bakhtiyor** - applicant for the Department of Pharmaceutical Technology Avicenna Tajik State Medical University, phone number: +992 903 03 7177, E-mail: [shahriyor1997.98@gmail.com](mailto:shahriyor1997.98@gmail.com).

## ШАРХИ АДАБИЁТ

### МЕХАНИЗМҲОИ ПАТОГЕНЕТИКИИ ИНКИШОФИ АЛОИМИ АКСУЛАМАЛИ ИЛТИҲОБИ СИСТЕМАВӢ ҲАНГОМИ ПАНКРЕАТИХОИ ШАДИДИ ТАБОҲШУДА БО ПАНКРЕОНЭКРОЗ

(Шархи адабиёт)

Аюбов Ч.Қ., Назаров Ш.Қ., Хокироев Т.З.

Кафедраи бемориҳои ҷарроҳии №1 ба номи академик Қурбонов К.М.,  
МДТ “ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино”

Панкреатити шадиди табоҳшуда яке аз бемории ҷарроҳии марҳилавӣ буда, дар раванди аутолизи ферментативу некрозии паренхимаи ғадуди зери меъда ба вучуд меояд. Баъдан бо якҷошавии ҳӯҷайраҳои пасисифоқӣ дар ин раванд, аксуламали илтиҳоби системавӣ ва оризаҳои табоҳкунандай мавзеъӣ рушд меёбад. Масалан, баъзе сарчашмаҳои хориҷӣ панкреатити шадидро ҳамчун як раванди илтиҳобии шадидгузарандай ғадуди зери меъда мешуморанд, ки метавонад, дар он бофтаҳои перипанкреатикӣ ва / ё дигар узвҳо ва системаҳо низ ба ин равиш пайванданд. Панкреатити шадиди табоҳгашта табиатан аз рӯи пайдоиш гуногунсабаб мебошад. Тадқиқотҳои сершумор гувоҳи онанд, ки рушди он на танҳо бо амали омилҳои муҳталифи гуногуни муҳити беруна, инчунин ҳусусиятҳои инфиродии таъсири мутақобилаи генҳои бисёре, ки ба организми ҳар як бемор ҳос аст, вобаста аст [22,30,35,47].

Бояд қайд кард, ки панкреатити шадиди табоҳшуда бемориест, ки пайдоиши он асосан аз ҳоҳиши инсоният ба бароҳатии тасаллибахшӣ аз ҳад зиёди гастрономӣ (ба истифодаи маводҳои ҳӯроквории зараррасон) вобаста аст, ки зарурият ва аҳамияти омӯзиши ин патологияро ҳамчун як мавзӯи мубрам ва марбут ба саломатии ҷомеъаи ҷаҳонӣ муайян менамояд. Панкреатити шадиди табоҳшуда 4,7-15,6%-и шумораи умумии бемориҳои шадиди ҷарроҳии узвҳои қовокии шикамро ташкил дода ва дар соҳтори патологияҳои ҷарроҳии фаврӣ устуворона ҷои сеюмро пас аз аппендисити шадид ва патологияҳои заҳрхалта ишғол мекунад. Илова бар ин, қайд кардан зарур аст, ки 15-25% беморони гирифтари пан-

реатити шадид бо намуди вазнини сироятшудаи он ба вучуд меоянд, ки боиси панкреонекрози паҳнгашта мегарданд. Дар навбати ҳуд бо мушкилотҳои гуногун, аз он ҷумла норасогиҳои системавӣ ҳамроҳ мешаванд, ки боиси марганҷомӣ мегардад. Сарфи назар аз пешравиҳои муосири соҳаи тиб, фавтшавии беморон аз ин ҳолат ҳамеша дар сатҳи баланд бокӣ монда, ба 25-70% мерасад [2,16].

Дар соҳтори ҷарроҳиҳои таъчилии қовоқии шикам, панкреатити шадиди табоҳгашта яке аз бемории маъмултарини ҷарроҳии тиҳигоҳи батн ба шумор меравад. Бо паст нагардидани сатҳи баланди фавт аз он, ба ҷустуҷӯи имкониятҳои нав барои табобати саривақтӣ ниёз дорад ва пешгирии пасомадҳои ҷиддии он ҳанӯз ҳам муҳим шуморида мешавад. [6,26,36].

Муайян карда шудааст, ки омили триggerии рушди панкреатити шадиди табоҳгашта фаъолшавии доҳилиатсиарии ферментҳо мебошад, ки боиси нобудшавии амиқи ҳӯҷайраҳои ғадуди зери меъда бо баровардани маводи тараҷҷӯҳӣ ба фазои байнистисиалий ва рушди некроз дар ҳуди ғадуд ва бофтаи перипанкреатикӣ мегардад [17,22]. Аз рӯзҳои аввали беморӣ ба ин раванд вайроншавии гардиши варидҳои ҳурд дар бофтаи ғадуд, баъдан инкишоф ёфтани таназзулшавии ҷиддии гузариши капиллярҳо, ки боиси зуҳуроти геморрагӣ ва дигар оризаҳои мегардад, мушоҳида мешавад. Ба ҳисоби миёна пас аз 3-4 рӯз тромбози рагҳои ҳурд инкишоф меёбад [1,4]. Аз сабаби вайроншавии гардиши ҳун дар сатҳи ғадуд, некрозишавии шадиди паренхимаи он бо-суръат авҷ мегирад. Ва дар ҳолати вазнинтаршавии ин раванд осеби ҳудҳазмкуни

эндотелӣ, ки боиси пусиши он мегардад ба амал меояд, ва экссудат дар тиҳигоҳи шикам хусусияти геморрагикӣ пайдо мекунад, бофтаҳои атрофи ғадуд бо детритҳои геморрагӣ пӯшонида мешаванд. Аз ҳисоби пайвастани раванди табоҳшавӣ ба фазои ҳуҷайравӣ ва ҷаббиши моеъи геморрогии он бо инкишофи манбаи некрозӣ, боиси ба таври тадриҷан ба вучуд омадани инфильтрат мегардад [9,14]. Ва воридгардидани маҳсули вайроншудаи бофтаҳои номбаршуда ба ҷараёни умумии хун боиси ангезиши аксуламали илтиҳоби системавӣ мегардад, дар натиҷа синдроми номутаносиби полиорганикӣ рушд мейёбад. Меъёрҳои ташхиси аксуламали илтиҳоби системавӣ дар соли 1991 дар Конфронси ҳамоҳангсозии Коллеҷи Пулмонологҳои Амрико ва Ҷамъияти мутахассисони ҳолатҳои мушкиниовари соҳаи тибб пешниҳод карда шуданд ва дар муҳокимаҳои минбаъда такмил дода шуданд. Алоими аксуламали илтиҳоби системавӣ ҳамчун аксуламали системавии организм бо таъсири қавии ангезаҳои гуногун муайян карда мешавад, ки дар пайдошавии ду ё зиёда аз аломатҳои зерин тавсиф мешавад [15,44]:

- ҳарорати бадан зиёда аз 38,0 0 С ва ё камтар аз 36,0 0 С бошад;
- шумораи тапиши дил зиёда аз 90 маротиба дар як дақиқаро дар бар гирад;
- шумораи нафаскашӣ зиёда аз 20 маротиба дар як дақика ё PaCO<sub>2</sub> камтар аз 32 мм ст. см. бошад;
- миқдори лейкоситҳо дар хун ба зиёда аз 12x10<sup>9</sup> /л ва ё камтар аз 4x10<sup>9</sup> /л расад, ё таносуби шаклҳои ҷавон ( чубчашаклҳо, ҷавон ва г.) зиёда аз 10%-ро ташкил дидад.

Баъзе муҳаққиқон пешниҳод мекунанд, ки шиддати алоими аксуламали илтиҳоби системавӣ аз рӯи шумораи аломатҳои дар бемор мавҷудбуда муайян карда шавад: бо 2 аломат - шиддат мӯътадил, бо 3 аломат - миёна, бо 4 аломат - ҳолат ҳамчун шадид, баҳо дода мешавад. Дуруст аст, ки дар рафти тадқиқотҳои гузаронидашуда муаллифон исбот карданд, ки бо мусбӣ будани 3-4 аломати ААИС, хатари инкишофи норасогии полуорганикӣ ва фавт ба таври назаррас меафзояд [24,46].

Дар ҷунин ҳолат, синтези номутибики медиаторҳои илтиҳобӣ ва ҷараёни гузарши онҳо ба гардиши хун боиси рушди аксуламали илтиҳоби системавӣ мегарданд. Натиҷаи гуфтаҳои боло аломатҳои хоси ААИС (табларза, тахикардия, тахипноэ, лейкотситоз) ва ихтиололи прогрессивии гардиши хун мебошад, ки боиси вайроншавии намоёни ҷараёни метаболитикӣ ва инкишофи норасогии полиорганикӣ мешаванд [15,33]. Камшавии назарраси гардиши хун дар F3M, ҷигар ва атрофи он ҷанд соат пас аз оғози тагироти табоҳиовар дар ғадуд мушоҳида мешавад [34,44]. Ва тагиротҳои хеле амиқтаре, ки зимни инкишофи ААИС дар сатҳи маҷрои гардиши ҳурди хун ба таври умумӣ ба вучуд меоянд, ба гипоксияи бофтаҳо, вайроншавии ҷараёни метаболитикӣ, гипопротеинемия ва ҳатари рушди алоими аксуламали илтиҳоби системавӣ оварда мерасонанд [24,39]. Вайроншавии гардиши хун аллакай дар марҳалаи аввали панкреатитҳои шадиди некротикӣ боиси пайдоиши садма ва фавти беморон мегардад. Ҳангоми ҷунин инкишоф, бартарафкунни равандҳои некрозӣ ва шифоёбӣ на танҳо дар ҷараёни бармаҳали панкреатити шадид, ҳамчунон ҳангоми оғози саривақтии табобати мувоғиқ дар давраи аввал беморӣ имконпазир мешавад. Бо вучуди ин, ҳатто дар давраи сабуки барвақти панкреатити шадид, пешрафти минбаъдаи равандҳои патологӣ на танҳо дар сатҳи ғадуди зери меъда, балки дар дигар узвҳо низ имконпазир аст. Вайроншавии гардиши ҳурди хун ҳангоми ин беморӣ ба ҷараёнҳои экссудативӣ дар ноҳияҳои гуногуни ковокии шикам, фазои пасисифоқӣ ва дигар ковокиҳо оварда мерасонад. Аз ин рӯ, оризаҳои гайрисироятии (асептикий) хоси панкреатитҳои шадиди некротикӣ инҳоянд: моеъи озод дар ковокии шикам то 67%, гидроторакси реактивӣ дар 49% ҳолатҳо, ҷамъшавии шадиди маҳдуди моеъ дар 60% беморон, дар 63% беморон инфильтратсияи панкреатикӣ. Ва дар бисёре аз таҳқиқотҳо исбот шудааст, ки пайдоиши инфильтрат аз фарорасии марҳилаи вазнини табоҳиовар дарак медиҳад [19,26].

Мавчудияти сохтори моеъи чойдошта ҳангоми панкреатити шадиди некротикӣ, эҳтимолан метавонад боиси фишурдашудани узвҳо бо пайдошавии ногузарогии баланди механикӣ ва баландшавии фишори билиарӣ гардад. Баъдан сабаби абсашавӣ ва ташаккули кистаҳо мегардад, ки дар марҳилаҳои баъди - рахнашавии он ба ковокии шикам ва дар натиҷа хунравии даруни мушоҳида мешавад [5]. Тибқи маълумоти як қатор муаллифон, раванди ҷаббиши моеъи шадиди ҷамъшуда ҳангоми рӯзҳои бистарӣ будани беморон ба беморхона, танҳо дар 30% ҳолатҳо мушоҳида мешавад. Аз рӯи ҷойгиршавии анатомӣ, ғадуди зери меъда дар ҳамсарҳадии бисёр узвҳои муҳими тиҳигоҳи шикам ва фазои пасисифоқӣ ҷойгир аст. Аз ин рӯ, ҳангоми панкреонекроз, ҳам тиҳигоҳи шикам ва ҳам фазои пасисифоқӣ ҳамеша дар раванди илтиҳобӣ то як дараҷа ва ё дигар андозае иштирок мекунанд. Бинобар ин ҳусусан ҳатари пайдоиши норасоии полиорганикӣ, оризаҳои фасодӣ ва фавт дар ҷунин ҳолатҳо меафзояд: беморони ҳомиладор, фарбехӣ, қалонсолон ва пирансолон; беморони гирифтори бемории дарозмуддати қанди хун [7,22].

Дар натиҷаи марҳилаи охирони пешрафти панкреатити некротикӣ инкишофёбии оризаҳои фасодӣ мушоҳида мегардад. Дар давраи аввал вайроншавии гардиши бофтаии хун ба зиёндоршавии гуногуни ҳуҷайравӣ оварда мерасонад, ки боиси вайрон шудани механизмҳои муҳофизатӣ ва сирояти минбаъдаи бофтаҳо мегардад. Эҳтимолияти сироятёбӣ аз дараҷаи некрозшавии ғадуди зери меъда ва паҳншавии раванд дар тиҳигоҳи шикам ва фазои пасисифоқӣ во-баста аст. Дар натиҷаи истифода намудани антибиотикҳо барои пешгирий аз раванди сироятёбӣ, дар даҳсолаи охир басомади сироят ба таври назаррас қоҳиш ёфтааст. Оризаҳои сироятӣ ҳангоми панкреонекроз: флегмонаҳо; абсаҳо; перитонити фасодӣ; оментити фасодӣ ва сепсис мебошанд [12,30].

Таҳқиқотҳо исбот карданд, ки бисёре аз медиаторҳои илтиҳобӣ зимни зиёд гардидаи таъсирношишон, боиси афзоиши ёфтаҳи гузариши девораи рагҳо мегарданд. Ба-

онҳо ФНО, ИЛ 1, 4, 6, 8, ФАТ, лейкотриенҳо, тромбоксан, простагландинҳо ва интерферон доҳил мешаванд. Инчунин ферментҳои таҷзиякунандаи эндотелий ва радикалҳои озод аз нейтрофилҳои фаъол зарар мебинанд. «Чакиши капиллярий» дар натиҷаи зиёдшавии гузариши рагҳо зимни ҳаракати моеъ аз маҷроҳо ба бофтаҳо ба норасогии гемодинамикӣ оварда мерасонад. Дар натиҷа доираи нодурусте ба вучуд меояд, ки дар давоми он гипоксияи бофтаҳо ва заҳролудшавии прогрессивии эндогенӣ мушоҳида мешавад. Ва ин заҳролудшавӣ – ба прогрессияи норасогии хунтаъминшавии бофтавӣ оварда мерасонад. Исбот гардидааст, ки тағироти мӯйрагчавӣ (микрососудистые изменения) ҳангоми ААИС, дар беморони бо оқибатҳои марговари беморӣ дучоргардида ҷиддӣ шуморида мешавад [39,44].

“Таркиш”-и ситокинии бавучудомада ҳангоми ААИС боиси вайроншавии эндотелияи микрососудҳои системавӣ ва ихтилиси ҷиддии гемодинамикӣ мегардад. Дар заминай гипоксия, заарарбинии бофтаҳо ва узвҳои муҳталиф рӯх медиҳанд [35,46].

Масоҳати эндотелияи рагҳо дар сатҳи бадани инсон мавқеъи хеле қалонеро ишғол менамояд ва ба  $900 \text{ m}^2$  мерасад, вазнаш - 1 кг, дар ҳоле ки эндотелия вазифаи таъсири мутақобилияи байни бофтаҳо ва хунро иҷро мекунад, ки аз ҷониби дигар узвҳо ивазнаванда мебошад. Аз ҳисоби истехсоли як қатор моддаҳои танзимкунанда, эндотелияҳои капиллярий «бузургтарин ғадуди эндокринӣ»-и инсон ҳисобида мешаванд. Эндотелиоситҳо боиси вокунишҳои гуногуни ферментҳо ва ретсепторҳои зиёди моддаҳои хун мегарданд. Бо таъсири мутақобилаи сафедаҳо моддаҳоеро синтез мекунанд, ки дар раванди танзими илтиҳоб ва аксуламали иммунологӣ иштирок мекунанд. Инчунин нигоҳдории вазифаи атромбогенизации монавие, ки танзимкунандаи адгезияи лейкоцитҳо ва фаъолияти тонаусии рагҳо мебошад иҷро қунанд [15,34].

Аз ҷумла, эндотелиоситҳо синтезонии қавитарини вазодилататори оксиди азотро иҷро мекунанд, ки сабаби гиперполяризацияи эндотелия, простоциклин ва вазоконст-

рикторҳои эндотелин-1 ва 20-НЕТЕ мегарданд. Ҳангоми ААИС, якчанд моддаҳои гу ногун зимни вазодилататсия ба вучуд меоянд, ки на танҳо аз ҷониби эндотелия, инчунин аз тромбоситҳо, моноситҳо, нейронҳо ва дигар ҳӯҷайраҳо истеҳсол мешаванд. Асосҳои пуринӣ, каннабиоидҳо, адреномедуллин нисбат ба простоксикилн, брадикинин, каллидин, ва метаболитҳои онҳо 10 маротиба қавитаранд, ва онҳо дар фазои интерститсиалий ба вучуд меоянд. Сохторҳои вобастаи эндотелий ин эндотелинҳои 20-НЕТЕ, тромбоксан-А2, АПФ ва ангиотензиноген мебошанд. Баъзе вазоконстрикторҳо муқовиматнокии тромбоситҳоро дар Ҷагҳо суст мегардонанд. Ҳамзамон эндотелияҳо омилҳои тромбогениро низ, ба монанди фактори Виллебранд, АДФ, тромбоксан ва атромбоген синтез мекунад. Дар охир ба онҳо простасикилн, оксиди нитроген, эктоАДФаза доҳил мешаванд. Ингибиторҳои синтезгари тромбинҳосилкунанда зидди барзиёд фибринҳосилшавӣ дар сатҳи эндотелияҳо амал мекунанд. Эндотелияҳо инчунин барои синтези фаъолкунандаҳои плазминоген ва ингибиторҳои онҳо масъуль мебошанд. Аз ин рӯ, фаъолшавии фибринолиз ва протеиназаи эндотелиоситҳо метавонанд дар ҳолатҳои вазнин ба вайроншавии асоси мембранаҳои Ҷагҳо оварда расонад. Таъсири баръалои системавӣ ба гемостаз, гузариш, фаъолияти Ҷагҳо, зиёдшавии ҳӯҷайраҳо боиси танзимкунни ҳарорати - омилҳои ҳӯҷайравӣ, протоклилн, фаъолкунандаи ҳӯҷайрагӣ ва ингибиторҳои плазминогенӣ мешавад. Ҳамзамон, онҳо давраи дарози нимчудошавиро мегузаронанд, ки аз ин сабаб дурудароз фаъолият мекунанд. Муқовимати тромбоситии (тромборезистентность) Ҷагҳо дар шароити муқаррарӣ афзалияти синтези моддаҳои атромбогениро аз тромбогенӣ таъмин менамояд. Фаъолнокии антитромбин-3 ва кофактори гепарин-2ро афзоиш дода, фаъолияти тромбиногенез, гепаран-сулфат ва дигар гликозаминонгликанҳоро маҳдуд менамоянд, ки қолаби матриксиеро дар атрофи эндотелияҳо ташкил медиҳанд. Гликопротеини мембранаҳои эндотелиалии тромбомодулин дар на вбати худ бо тромбин пайваст мешаванд ва

сафедаи С-ро фаъол мегардонанд, ки ингибитори тромбин мебошад. Ҳангоми осеб дидани девораи Ҷагҳо, тромбомодулин аз эндотелия чудо шуда, ба ҷараёни хун ворид мешавад, ва аз оқибатҳои аҳамияти сатҳи он ҳангоми ҳолатҳои претромботикӣ пешгири мекунад [3,10,27].

Хусусиятҳои эндотелие, ки аз тромбоз муҳофизат карданро таъмин мекунанд, хусусан ба омилҳои гемодинамикӣ саҳт таъсир мерасонанд ва аз ҳамаи онҳо муҳимтар андозаи ҷунбиш (градиент сдвиг) мебошад. Суръати баланди ҷунбишӣ яъне сидвигӣ дар шарёнҳо сабаби муҳофизатии он мебошад. Аз ин рӯ, гарчанде ки ИЛ1 ва ФНО боиси нумӯи синтези ҳӯҷайра дар ҳама Ҷагҳо мегарданд, аммо ҳатари пайдоиши тромб аз ин нумӯ танҳо дар варидҳо ва мӯйрагҳо меафзояд. Эндотелиоситҳо инчунин дар танзими часпиши лейкоситҳо фаъолона иштирок мекунанд, ки дар ин ҳолат вайроншавии эндотелиалий боиси таъчилан зиёд шудани молекулаҳои часпанда мегардад [32]. Мавқеи фосилавии эндотелиоситҳо миёни ковокии Ҷагҳо ва фосилаашон боиси вайроншавии маҳсуси онҳо бо таъсири патогенӣ мегардад. Дар равандҳои илтиҳобӣ ин таъсиротҳо ногузир ва гуногунанд - инҳо таъсири ситокинҳо, радикалҳои озод, дислипопротеинемия, гипергликемия ва албатта гипоксия мебошанд. Вайроншавии афзалиятноки баъзе вазифаҳои эндотелиалий (спазм, тромбҳосилшавӣ, зиёдшавии функцияи часпишии ҳӯҷайра) вобаста аз ҷойиршавии раванд, бо спектри таъсири медиаторӣ ва шиддати тағироти гардиши гемодинамикӣ вобаста аст. Аз ҳама тезтар авҷирии вайроншавии маҳсули мукаррарии эндотелияи моддаҳои фаъоли биологӣ ба вучуд меояд, ки хусусан оксиди азот: тонустанзимгарӣ, муқовимати тромботикӣ, часпиш ва гузаришро танзим мекунад. Тараҷушҳи аз ҳад зиёди эндотелиалии баъзе медиаторҳо низ инчунин дар рушди алоими аксуламали илтиҳоби системавӣ (ААИС), алоими шадиди респиратории нафас (АШРН) ва норасогии бисёрузвӣ (НП) нақши муҳим мебозад [25,38].

Маълумотҳои бисёре аз таҳқиқотҳо тасдиқ мекунанд, ки эндотелиоситҳо нақши «са

рҳадӣ / худудӣ» -ро мебозанд ва бо коҳишёбии он мувофиқи муқаррапоти умумӣ, раванди илтиҳобӣ оғоз меёбад. Онҳо нақши монеъавии механикро дар байни хун ва бофтаҳо намебозанд, балки алоқаи байни ҳуҷайраҳои узвҳои паренхиматозӣ ва макрофагҳои дар маҷрои хун гарданда, нейтрофилҳо, тромбоситҳо, ситокинҳо ва ретсепторҳои ҳалшаванда онҳо, ва дигар медиаторҳои илтиҳобӣ, инчунин маҳсусан шалолаи ситокинро аз лейкоситҳо ба бофтаҳо табдил медиҳанд. Дар зери таъсири ситокинҳо, хусусиятҳои тромбогенетикӣ ва час-пандагии эндотелияҳо зиёд мегардад, ки боиси ҳосилшавии ҳуҷайраҳои тромбопластинӣ, пайдоиши микротромбозҳо, вазодилататсия ва якбора баланд шудани гузариши девори рагҳо мегардад. Дар санчиши амалии лабораторӣ нуқсондоршавии эндотелий ҳангоми ба назар гирифтани сатҳи аломатҳои фаъолсоз ё вайронкунандай эндотелияҳо дар хун имконпазир мешавад: инҳо ҳуҷайраҳои дескваматсияшуда, селектин, тромбомодулин, простасиклин ва плазминогени фаъолкунандай бофтавӣ мебошанд [9,18].

Бо вучуди ин, эндотелияҳо на танҳо омилҳоеро ба вучуд меорад, ки гузариши рагҳоро афзоиш медиҳанд, балки моддаеро ба монанди орозомукоид низ ҳосил мекунанд. Ин як сафедаи марҳалаи шадид аст, ки гардиши хурӯчи мӯйрачаҳоро монеъа мешавад. Чунин таъсири орозомукоид бо зиёд шудани амали ҳоси монеавии эндотелиалий тавассути заряди полианионӣ ҳангоми ҳамтаъсирий бо ретсепторҳои эндотелиалий ва тағироти сеандозаи таъсисёбии коллаген алоқаманд аст. Гликокаликс, як қабати сеандозаи доираи гликопротеинҳое мебошад, ки тамоми ҳуҷайраҳои эндотелиалиро дар бар мегирад ва бо сафедаҳои зардобӣ ба монанди албумин ва орозомукоид устувор гардида дар танзими гузариши рагҳо нақши муҳим доранд [14,21].

Дар айни замон, механизмҳои тағирёбии гузариш дар ҳолати муқаррарӣ ва «хуручи мӯйрагчавӣ (капиллярной утечки)» ҳангоми ААИС ҳоло ҳам дар марҳалаи таҳқиқот қарор доранд. Исбот шудааст, ки интиқоли молекулаҳои хурду калон тавассути девори

рагҳо бо роҳҳои гуногун амалӣ мешаванд. Молекулаҳои хурд асосан аз девори рагҳо дар якҷоягӣ бо об мегузаранд, аммо тақрибан 10% он танҳо тавассути ҷабиши байни ҳуҷайравии об мегузаранд. Пештар, назарияи “сӯроҳча” (теория пор) -каналҳои доиминтиҳобшаванда, васеъ истифода мегардиданд, аммо ҳоло дар байни муҳаққиқон назарияи қолиби суддабанд (фиброзного матрикса) аз ҳама бонуфуз аст [27].

Матритсаи фиброзӣ - гликокаликси сатҳи луминии ҳуҷайраҳои эндотелияро ташкил медиҳад. Он як сабади молекулавиеро ташкил медиҳад, ки даромадгоҳҳои ҷуякчаҳо ва равзанаҳои байниҳуҷайравиро мепӯшонад. Шабакаи торҳои ин сабад ба сафедаҳои муқовимати қавӣ расонида ҳангоми гузаштани онҳо тавассути ҷӯякҳо ба маҳлулҳои обӣ хеле кам муқовимат мекунанд. Яъне, андозаи сӯроҳиҳо нисбат ба қаблан пешбинишуда хеле хурдтар аст, зоро он на аз масофаи байни ҳуҷайраҳои ҳамхудуд, балки аз рӯи масофаи байни нахҳои матритса ба доҳилшавии ҷӯякҳо ё равзанаҳои муайян карда мешавад. Муқовимати матритса бо радиуси торҳои колибрашон тақрибан 7 нм, ва дар дараҷаи муайяне вобаста аз соҳтори онҳо муқарар карда мешавад. Муқовимати андак барои моддаҳои камтар аз 7 нм буда, барои молекулаи ба монанди албумин, матритса вазифаи гузаришро дар дӯ ҳолат ҳоҷиш медиҳад. Аз ин рӯ, ҳар қадар соҳтори баландтар дошта бошанд, ҳамон қадар хориҷ кардани албумин зиёдтар мегардад.

Одатан, дар асоси меъёрҳои доимӣ, камҳироҷшавии трансваскулярии албумин ба вучуд меояд, ки тақрибан 6 гр ё 4-5% ҳавзи доҳиливардиро дар як соатро ташкил медиҳад. Вале ҳангоми илтиҳоби шадид, рушди алоими «ихроҷи мӯйрагчавӣ» (капиллярной протечки) аз сабаби қатъиян зиёдшавии гузариши рагҳо ба амал меояд. Дар беморони ҳолаташон вазнин, суръати ихроҷи албуминҳои транскапиллярӣ метавонад 20% дар як соатро ташкил дидад, ки ин хело зуд ба гипоалбуминемия вазнин ва пастшудани фишори коллоидии плазмавӣ оварда мерасонад. Ин дар навбати ҳуд тақсимоти моёро дар байни бахшҳои мо-

еъгузар аз рагҳо ба фосилаҳо мегузаронад, дар натиҷа гиповолемия инкишоф меёбад. Зери таъсири гистамин, серотонин, брадикинин, лейкотриенҳо афзоишёбии моеъгузаронандагии мӯйрагӣ ҳангоми илтиҳоб барои сафедаҳои плазмавӣ ва аломати «ихроҷ» дар бисёр ҳолатҳо тавсиф карда шудааст. Дар оғози рушди илтиҳоб, раванди афзоишёбии гузариш танҳо ба эндотелияни варидчаҳо даҳл доранд ва баъдан капиллярҳо ба раванди патологӣ дохил мегарданд. Афзоиши раванди гузариш ва баландшавии фишор дар мӯйрагҳо аз ҳисоби васеъшавии артериолаҳо, инчунин васеъшавии босуръати фосилаҳо аз сабаби вайрон шудани фибробластҳо ва зиёд шудани фишори осмотикӣ ба вучуд меояд. Ин ҳолат ба ҷамъшавии сафедаҳо берун аз ҷараёни гардиш ва пайдоиши варамнокшавии бофтаҳо оварда мерасонад [8,25,28].

Медиаторҳои гуногуни илтиҳобӣ механизмиҳои ҳархелаи рушди ихтиололи ҷараёни гузаришро доранд. Одатан сӯроҳиҳои калон дар байнҳои ҳучайраҳо дар натиҷаи аз нав шудани намуд ва андоми онҳо ба вучуд меоянд. Қисме аз сӯроҳиҳо, ки дар эндотелияҳо ҳангоми раванди илтиҳобӣ ба вучуд омадаанд, дар натиҷаи пайдоиши вакуолҳо ва коҳишёбии ҳучайра бо тунукшавии ситоплазма ба таври трансsellулярӣ (аз ҳучайрагузарӣ) мегузаранд. Ҳамзамон, каналҳои везикулярии трансселлулярӣ барои медиаторҳои ҷараёни гузаришро ивазкунанда, кушода мебошанд. Ҳосилшавии фосилаҳои молекулаҳои хурд инчунин дар натиҷаи зиёд шудани ҷараёни гузариш, ҳангоми васеъшавии устувори раванди илтиҳобии артериолаҳо пас аз баровардани сафедаи плазмавӣ аз перфузат зиёд мешаванд. Дар ҳоли охир, сабаби нешшавии таъсири нокии ҳоси гликокаликс мегарданд, ки ин механизм барои беморони дори гипоалбуминемия бисёр муҳим мебошад. Альбумин дори ҳусусияти устуворсозии эндотелияӣ низ мебошад [20,37].

Ҳамин тарик, худи ҳолати гипоалбуминемия қобилияти талафёбии бештари альбуминро дорост. Пастшавии концентратсияи альбуминҳои зардоби хун дар беморони бо ААИС, аз як тараф афзоиши гузариши рагҳоро инъикос намояд, аммо аз тарафи дигар, боиси афзоиши суръати ихроҷи сафедаҳо дар

фосилаҳо мегардад. Афзоиши гузариши капиллярӣ ҳангоми вучуд надоштани сафедаҳо дар таркиби зардоби хун зимни тазриқ, ҳамчун “таъсири хуноба” (эффект сыворотки) маъмул аст. Таъсири тавсифшудаи тағиیرёбии гузариши албумин тавассути кам гаштани концентратсияи доҳилиҳуҷайравии қалтсий гайримустақим ба амал меояд. Мавҷудияти сафедаҳои зардобӣ дар хунобаи тазриқшаванд, ки барои шустани эндотелияҳо тазриқӣ мегарданд, ҷараёни шаклгирӣ муюянни гликокаликсро таъмин мекунад ва ғафсии қабати онро зиёд менамояд [13,34].

Ҳангоми истифодаи маҳлулҳои сунъие, ки барои тазриқкунии капиллярҳои сафедаи маъмулӣ надошта тайёр шудаанд, шояд баъзе аз қисмҳои гликокаликс, аз ҷумла орозомукоидро ҳориҷ гардонанд, ки ин метавонанд боиси зиёдшавии гузариши мӯйрагчавӣ (микрососудистой проницаемости) гардад. «Ҷомаи эндотелияӣ» - ва монеъаи капиллярии он ба макромолекулаҳои аз ҷузъҳои гликокаликс, ки худи ҳучайраи эндотелиалий ҳосил намудааст, тавассути механизми қоҳиҳ додани концентратсияи ионҳои манфии заряднок дар геле фаъолят менамояд. Орозомукоид дар ҳусусиятҳои функционалии гликокаликс саҳми назаррас мегузорад. Ҳангоми нешшавии он сарфи назар аз раванди муқаррарии ҷараёни моеъгузарӣ, қобилияти тозашавандагии албумин се маротиба зиёд мегардад. Пайдоиш ва пешрафти варамнокии ҳучайра метавонад натиҷаи вайроншавии истехсоли орозомукоид ва дигар қисмҳои гликокаликс гардад, ки ҳангоми нобудшавии эндотелиоситҳо ба вучуд меоянд [31,33].

Омӯзиши механизмиҳои мустақими баландгардии гузариши варидчаҳо ё венулаҳо пас аз амалкарди медиаторҳои илтиҳобӣ дарак медиҳанд, ки бо ташаббуси ҷараёни воридшавии қалтсий ба каналҳои гайрифаъол зуҳур мекунанд. Афзоиши концентратсияи қалтсий боиси таъсирирасонии актин, миозин ва синтези оксиди азот ба эндотелияҳо мешавад. Дар натиҷаи он давраҳои сикликии ГМФ зиёд ва АМФ кам гашта, бо тадриҷан тағиیرёбии оксиди азот боиси заифгаштани периситҳо мегардад. Афзоиши даврии АМФ ба фишурдашавии андоми

эндотелиоситҳо таъсир мерасонад, ки асоси нумӯи медиаторҳои гузаронанда ва зардобихроҷқунандаро ташкил медиҳад. Ин раванд бо камшавии миқдори холигиҳои байниҳуҷайравӣ дар сатҳи варидчаҳо мувофиқат меқунад, аммо на бо андозаи онҳо. Таъсири механизми даври АМФ эҳтимолан боиси кам шудани ҳамтаъсирии актин-мизинӣ ва зиёд шудани алоқаҳои байниҳуҷайравӣ мегардад [23,40].

Калтсий инчунин дар якчанд равандҳои муҳим иштирок менамояд, масалан, дар зиёдшавии давраи дарозмуддати гузариш ҳангоми бартараф намудани албумин аз хунобаи тазриқшаванда. Моддаҳое, ки моҳияти гузариши ҷараёни қалсиявобастаро афзоиш медиҳанд, фишорро дар гардиши хурд зиёд меқунанд ва боиси васеъшудани шарёнчаҳо мешаванд. Лейкоситҳо бошанд инчунин дар танзими афзоиши гузариш ҳангоми илтиҳоб иштирок меқунанд. Азбаски равандҳои гузаришӣ боиси озодшавии селектиҳо мегарданд, ки зимни он лейкоситҳо ба кӯчидан шурӯй менамоянд. Ва таъсири кӯчиши лейкоситҳо метавонад сабаби зиёдшудани концентратсияи калтсий ва кам гаштани алоқаи байни эндотелиоситҳо шавад, ва ин раванд моддаҳои ба эндотелия таъсиркунандаро ҳосил намояд [41,42,43].

Аксуламали илтиҳоби системавии организм ҳамеша бо вайроншавии умумӣ ба монеаи эндотелиалӣ ҳамроҳ мегардад. Муайян шудааст, ки «иҳроҷи» альбумин дар фосилаҳо ҳангоми ААИС дар сифоқпарда, ғадуди зери меъда, чигар, испурҷ, рӯдаҳои борик ва гафс, шушҳо, гурдаҳо, дил ва мушиакҳо назаррас аст. Таносуби маҳлулҳои тазриқшаванда ба рагҳои хурд дар беморони бо ААИС ду баробар кам чаконида мешавад. Ҳамзамон, зиёдшавии қобилияти гузаронандагии мӯйрагчавӣ ҳам барои об ва ҳам сафедаҳо ба назар мерасад, ки оксиди азот онро танзим менамояд. Дар натиҷа азnav тақсимшавии моеъ ва пастшавии ҳаҷми гардиши хун рӯй медиҳад [29,45].

Вайроншавии амиқи гардиши хурд ба таври ҳатмӣ ба гипоксияи бофтавӣ оварда мерасонад. Дар бисёре аз тадқиқотҳо, вайроншавии интиқоли оксигениро бо сабаби

харобшавии раванди гардиши хурд дар марҳилаҳои аввали рушди ААИС рабт медиҳанд. Бешубҳа ба таври гайриоддӣ, сарфи назар аз нумӯи зиёдшавии партофти дил (сердечный выброс) ва кам шудани муқовимати системавии рагҳои хунгард, интиқоли оксиген зарар мебинад. Вайроншавии эндотелиалӣ ҳангоми ААИС, бофтавобаста ҳисобида мешавад ва дар рушди норасогии полиорганикӣ нақши марказиро мебозад. Комилан ҳалалдоршавии кори капиллярҳо боиси ба вучуд омадани гиповолемия, вармнок шудани бофтаҳо, инчунин омили каммубодилакунӣ ва кам шудани қобилияти тозакунандагии оксиген мегардад [10,11].

Вайроншавии гардиши хурд қисми чудонашавандай ихтиоли системавӣ ҳангоми ААИС ба ҳисоб меравад. Ва зимни номутансибгардии кори узвҳо ҳангоми ҳама бемориҳое, ки бо ААИС рух медиҳанд, аз он ҷумла панкреатитҳои шадиди некротикӣ нақши муҳимро мебозад. Онҳо ҳангоми ба вучудои аломати «иҳроҷи капиллярӣ» ва вайроншавии ҷараёни хунтаъминшавии бофтавӣ зоҳир мешаванд [4,18].

Шиддатнокии вайроншавии гардиши хурди хун ва дигар нишондиҳандаҳои гемодинамикӣ, дурнамои хуручи панкреатитҳои шадиди некротикӣ ба ҳисоб мераванд. Чакондани миқдори зиёди моеъ, ки пастшавии ҳаҷми умумии гардиши хунро ба вучуд мөорад ва боиси тақрибан дукарато бо ҳаҷми қалон зарбарасонидан ба он мешавад. Ин раванд ба мутамарказ шудани гардиши хун оварда мерасонад, ки дар натиҷаи он минбаъд гипоксияи системавии бофтавӣ афзоиш мееҷбад. Аломати охирини ҷараёни дар боло зикршуда ин бавучудои садмаи панкреатогенӣ мебошад, ки сабаби бевоситаи фавт дар давраи аввали беморӣ мегардад.

Вайроншавии раванди моеъгузаронии байниҳуҷайравӣ дар давраи аввали панкреатити шадид метавонад ба осеби мушахҳаси узвҳои ҳаётан муҳим ва рушди норасогии прогрессивии полиорганикӣ оварда рашонад. Дар ин марҳила пайдоиши оризаҳо боиси норасогиҳои гуногуни шадиди узвҳо мегарданд. Тибқи маълумотҳои адабиётҳо, муайян шудааст, ки норасои шадиди кори

дилу рагҳо дар 42%, норасоии шадиди роҳҳои нафас - 21%, норасоии шадиди кори гурдаҳо - 32%, норасоии шадиди кори чигар - 18%, энсефалопатия дар 30%, норасоии шадиди рӯдаҳо дар 30%, норасогии бисёрузва дар 77% ҳолатҳо ба вучуд меоянд.

Одатан рушди ҳолатҳои ба монанди алоими шадиди респиратории нафас (АШРН), ателектазҳо ва плевритҳо, зардпарвии токсикӣ, метавонанд боиси норасогии кори чигар, нефрити токсикӣ, перикардит ва синдроми ДВС гарданд. Энцефалопатияи токсикӣ дар натиҷаи пайдоиши реши меъда ва рӯдай 12-ангушта бо оризаҳои хунравӣ ва сӯроҳшави аз худ зуд-зуд аломат зоҳир меқунад [21,24,34]. Дар 70% беморони гириф-

тори панкреатити табоҳгашта, баландшавии фишори доҳили шикам ба назар мера-сад, ки дар 9% онҳо синдроми компартмент муайян карда мешавад.

Ҳамин тарик, дар марҳилаҳои аввали бемории панкреатити шадиди некротикӣ: садма; норасоии шадиди кори дилу рагҳо; норасоии кори гурдаҳо; АШРН ва хунравии аз сабаби хурӯчи ААИС ба вучуд омада сабаби фавтшавии бармаҳал шуда метавонанд. Вайроншавии перфузионии бофтаҳо дар ҳоли аввал ба нуқсонёбии гуногуни ҳуҷайрҳо оварда мерасонанд, ки он метавонад боиси пастигардии қобилияти муҳофизавӣ ва ташаккули оризаҳои микробӣ дар давраҳои баяни панкреатити шадид гардад.

### Адабиёт

1. Александрова, И.В. Постоянная вено-венозная гемофильтрация в комплексном лечении тяжелого острого панкреатита. / И.В. Александрова // Анестезиология и реаниматология. 2011; №3: 54–58.
2. Александрова И.В., Ильинский М.Е., Рей С.И., Киселев В.В., Ларионов И.Ю. Тяжелый острый панкреатит с ранней прогрессирующей полиорганной недостаточностью / И.В. Александрова, М.Е. Ильинский., С.И. Рей, В.В. Киселев // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова 2013; 9: 29-33.
3. Ализаде, С.Г. Уровень глобулина ТИМ -3 в сыворотке крови при остром панкреатите в ранней стадии / С.Г.Ализаде, Ш.К. Назаров // Новости хирургии. / Москва.2020; №1: 24-29.
4. Анаскин С.Г., Корнилещкий И.Д., Винокурова Е.Ю., Агибалов Д.Ю. Исследование расстройств системы гемостаза при остром панкреатите / С.Г. Анаскин, И.Д. Корнилещкий, Е.Ю. Винокурова, Д.Ю. Агибалов // В книге: Научная сессия НИЯУ МИФИ-2015 Аннотации докладов: в 3-х томах. отв. ред. О.Н. Голотюк / Москва, 2015: 274а.
5. Беляев М.В., Билокур А.А., Велькер С.И., Волокитин А.С., Суров Н.Д., Леоненко Д.В., Куприков С.В., Брюховецкий Ю.А., Кондратова Г.М., Молозина Е.Л., Солодовников Н.Ю. Минимально инвазивные вмешательства при острых жидкостных скоплениях у больных с тяжелым деструктивным панкреатитом / М.В. Беляев, А.А. Билокур, С.И. Велькер, и др. // Анналы хирургической гепатологии 2013; 18(3): 79-85.
6. Брехов, Е.И. Диагностика и лечение стерильного панкреонекроза. / Е.И. Брехов, Е.А. Решетников, А.С. Миронов, А.Ю. Денисов // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2016; № 9: 31-35.
7. Бухвалов А.Г., Грекова Н.М., Лебедева Ю.В. Зоны панкреатогенной агрессии и течение забрюшинных флегмон при остром тяжелом панкреатите / А.Г. Бухвалов, Н.М. Грекова, Ю.В Лебедева // Фундаментальные исследования 2015; 1-7: 1329-1333.
8. Винник, Ю.С. Диагностика нарушений микрогемодинамики при остром панкреатите. / Ю.С. Винник, Д.В.Черданцев, А.А. Вахрушин // Методология флюметрии. Красноярск. 2017; 3: 93 – 106.
9. Власов, А.П. Нарушения и коррекция гомеостаза при панкреонекрозе. / А.П. Власов, В.Н. Подеров, И.В. Саушев // Материалы IX Всероссийского съезда хирургов. [Волгоград, 2010]; С. 25.

10. Власов А.П., Анаскин С.Г., Власова Т.И., Суслов А.В., Турьгина С.А., Потянова И.В. Роль микроциркуляторных расстройств в прогрессировании острого панкреатита / А.П. Власов, С.Г. Анаскин, Т.И. Власова и др. // Анналы хирургической гепатологии 2014; 19(4): 83-88.
11. Власов А.П., Анаскин С.Г., Гуляева Л.Р., Рубцов О.Ю., Полозова Э.И., Кормишкин А.Е. Патогенетическое обоснование различных схем коррекции липидного метаболизма при остром панкреатите / А.П. Власов, С.Г. Анаскин, Л.Р. Гуляева и др. // Фундаментальные исследования 2014; 10(2): 265-269
12. Волков В.Е., Чеснокова Н.Н. Острый некротический панкреатит: актуальные вопросы классификации, диагностики и лечения локальных и распространенных гнойно-некротических процессов / В.Е. Волков, Н.Н. Чеснокова // Вестник Чувашского университета. 2014; 2: 211-217..
13. Гельфанд, Б.Р. Роль и эффективность препаратов альбумина в интенсивной терапии: состояние вопроса в 2016 году. / Б.Р. Гельфанд, Д.Н. Проценко, О.А. Мамонтова, О.В. Игнатенко, Е.Б. Гельфанд, О.С. Шипилова // Хирургия. Приложение к журналу Consilium Medicum. 2016; № 1: 20 – 26.
14. Гендель, Л.Л. Значение методов экстракорпоральной гемокоррекции в комплексном лечении больных с острым панкреатитом. / Л.Л. Гендель, Н.Х Чолария, С.Н. Губанова // Эффер. Терапия. 2013; №9: 67–68.
15. Горский В., Агапов М., Хорева М. Синдром системной воспалительной реакции и возможный путь коррекции при остром панкреатите / В. Горский, М. Агапов, М. Хорева // Врач. 2014; 7: 46-49.
16. Гостищев, В.К. Панкреонекроз и его осложнения, основные принципы хирургического лечения. / В.К. Гостищев, В.А. Глушко // Хирургия. 2013; № 3: 50 - 54.
17. Данилов, М.В. Дискуссионные вопросы хирургии острого деструктивного панкреатита. / М.В. Данилов//. Анналы хирургической гепатологии. 2011; Т. 6: 125 - 130.
18. Дынжинова, Т.В. Возможности коррекции системной воспалительной реакции при лечении сепсиса у больных с гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей: / Т.В. Дынжинова // дисс. .... канд. мед. наук: 14.00.27. Москва. 2017; 182с.
19. Дунаевская С.С., Антюфриева Д.А. Прогнозирование возможного исхода при тяжелом остром панкреатите/ С.С. Дунаевская, Д.А. Антюфриева // Врач-аспирант. 2013; 56(1.1): 203-207.
20. Кичин, В.В. Обменный плазмаферез в комплексном лечении больных с панкреонекрозом. /В.В. Кичин, В.А. Сунгурев, С.В. Рябов// Альманах анестезиологии и реаниматологии. 2015; №5: С. 24.
21. Козлов, К.К. Гемодинамические изменения при панкреонекрозах. / К.К. Козлов, В.Н. Астафуров, А.В. Новосельцев // Материалы IX Всероссийского съезда хирургов. [Волгоград, 2010]; С. 60 - 61.
22. Кригер, А.Г. Лечение панкреонекроза с поражением забрюшинной клетчатки. / А.Г. Кригер, В.Г. Владимиров, И.Л. Андрейцев, Р.В. Серегин, Е.Е. Макарова // Хирургия. 2014; №2: 18 - 22.
23. Куделич О.А., Кондратенко Г.Г., Юдина О.А., Мотолянец П.М. Мультивариантный анализ факторов, ассоциированных с непосредственными причинами смерти при тяжелом остром панкреатите / О.А. Куделич, Г.Г. Кондратенко, О.А. Юдина, П.М. Мотолянец // Новости хирургии. 2014; 22(4): 416-427.
24. Кузин, М.И. Синдром системного ответа на воспаление. / М.И. Кузин // Хирургия. 2010; № 2: 54 – 59.
25. Кузнецов, Н.А. Коррекция дисфункции эндотелия при сепсисе. / Н.А. Кузнецов, Г.В. Родоман, Т.И. Шалаева, Т.В. Дынжинова // Вестник РГМУ. 2018; № 6: 11–15.

26. Лутфараҳманов, И.И. Влияние органной дисфункции на исходы острого деструктивного панкреатита и пути оптимизации лечения. / И.И. Лутфараҳманов, В.М. Тимирбулатов, П.И. Миронов, И.Х. Ишмухаметов // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2016; № 6: 11-15.
27. Маршакова Т.Н., Мосина Л.М., Голубев А.Г., Давыдкин В.И., Вилков А.В., Гераськин А.Е., Малахова О.С. Динамические изменения некоторых показателей гемодинамики в системе воротной вены при остром панкреатите / Т.Н. Маршакова, Л.М. Мосина, А.Г. Голубев // Современные проблемы науки и образования. 2015; 3: 69.
28. Махмадов Ф.И. Профилактика и лечение осложнений после оперативных вмешательств на органах гепатопанкреатобилиарной зоны / Ф.И. Махмадов // Здравоохранение Таджикистана 2010; 2: 75-79.
29. Мосоян С.С. Роль и место плазмафереза в лечении острого деструктивного панкреатита / С.С. Мосоян // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 11. Медицина. 2014; 2: 111-116.
30. Назаров, Ш.К. Проблемы диагностики и лечения острого деструктивного панкреатита / Назаров Ш.К., Ализаде С.Г. // Симург. 2020; №1: 18-23.
31. Паскарь С.В. Полиорганная дисфункция и ее влияние на исход лечения больных с тяжелым острым панкреатитом / С.В. Паскарь // Вестник Российской военно-медицинской академии 2010; 4: 79-81.
32. Рагулина В.А., Покровский М.В., Конопля А.И., Гаврилюк В.П. Взаимосвязь между характером и степенью нарушений иммунитета и эндотелиальной дисфункцией при экспериментальном остром панкреатите / В.А. Рагулина, М.В. Покровский, А.И. Конопля, В.П. Гаврилюк // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Медицина. Фармация. 2015; 30(10): 177-183.
33. Родоман, Г. В. Сывороточный альбумин при синдроме системной воспалительной реакции. / Г. В. Родоман, Т. И. Шалаева, Г. Е. Добрецов, Е. К. Наумов, В. Н. Оболенский // Анестезиология и реаниматология. 2016; № 2: 62 – 64.
34. Родоман, Г.В. Сывороточный альбумин при синдроме системной воспалительной реакции и полиорганной недостаточности. / Г.В. Родоман, Т.И. Шалаева, Т.В. Дынжинова / / Инфекции в хирургии. 2014; Т. 2: № 3: 12-16.
35. Савельев, В.С. Системная воспалительная реакция и сепсис при панкреонекрозе. / В.С. Савельев, Б.Р. Гельфанд, В.А. Гологорский и др. // Анестезиология и реаниматология. 2019;- № 6: 28 - 33.
36. Толстой, А.Д. Концепция «обрыва» панкреонекроза – ключ к решению проблемы деструктивного панкреатита. / А.Д. Толстой, В.Б. Краснорогов, В.Р. Гольцов и др. // Вестник хирургии. 2011; Т. 160. № 6: 26 – 30.
37. Хорошилов С.Е., Никулин А.В., Марухов А.В. Применение плазмафереза в ферментативной фазе тяжелого острого панкреатита / С.Е. Хорошилов, А.В. Никулин, А.В. Марухов // Общая реаниматология. 2013; 9(6): 53-60.
38. Чадаев, А.П. Белки плазмы крови у больных панкреонекрозом. / А.П. Чадаев, А.Ц. Буткевич, С.В. Свиридов и др. // Хирургия. 2014; № 7: 15-19.
39. Balk R.A. Systemic inflammatory response syndrome (SIRS): where did it come from and is it still relevant today? Virulence. 2014 Jan 1; 5(1): 20-6.
40. Christopher E.G., Bateman R.M., Sharpe M.D., Sibbald W.J., Ravi Gill. Effect of a maldistribution of microvascular blood flow on capillary O<sub>2</sub> extraction in sepsis. // Am. J. Physiol. Heart Circ Physiol. 2012; Vol. 282: H156–H164.
41. Del Maschio A., Zanetti A., Corada M., et. al. Polymorphonuclear leukocyte adhesion triggers the disorganization of endothelial cell-to-cell adherens functions. // J. Cell Biol. 2016; Vol. 135: 497 - 510.

42. Dvorak H.F., Brown L.F., Detmar M., et. al. Vascular permeability factor/vascular endothelial growth factor, microvascular hyperpermeability, and angiogenesis. // Am. J. Pathol. 2015; Vol. 146: 1029 - 1039.
43. Huang A.J., Manning J.E., Bandak T.M., et.al. Endothelial cell cytosolic free calcium regulates neutrophil migration across monolayers of endothelial cells. // J. Cell Biol. 2013; Vol. 120: 1371 - 1380.
44. Hukkanen R.R., Liggett H.D., Murnane R.D., Frevert C.W. Systemic inflammatory response syndrome in nonhuman primates culminating in multiple organ failure, acute lung injury, and disseminated intravascular coagulation. Toxicol Pathol 2019; 37: 799-804.
45. Huxley V.H., Curry F.E., Powers M.R., Thipakorn B. Differential action of plasma and albumin on transcapillary exchange of anionic solute. // Am. J. Physiol. 2013; Vol. 264 (Heart Circ. Physiol. 33): H1428 - H1437.
46. Malmstrom M.L., Hansen M.B., Andersen A.M. et al. Cytokines and organ failure in acute pancreatitis: inflammatory response in acute pancreatitis. Pancreas 2012; 41(2): 271-277.
47. Zeng Y.B., Zhan X.B., Guo X.R., Zhang H.G., Chen Y., Cai Q.C., Li Z.S. Risk factors for pancreatic infection in patients with severe acute pancreatitis: an analysis of 163 cases. J Dig Dis. 2014 Jul; 15(7): 377-85.

## ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ СИНДРОМА СИСТЕМНОЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ ПРИ ОСТРОМ ДЕСТРУКТИВНОМ ПАНКРЕАТИТЕ, ОСЛОЖНЁННОМ ПАНКРЕОНЕКРОЗОМ

Аюбов Дж. К., Назаров Ш.К., Хокироев Т.З.

Кафедра хирургических болезней №1 им. академика Курбонова К.М.  
ГОУ «ТГМУ им.Абуали ибни Сино»

Уровень летальности при остром деструктивном панкреатите остается высоким. В раннюю fazу заболевания оперативная активность неэффективна и сопряжена с высокими рисками. Единственным шансом на спасение пациента в этой ситуации является проведение интенсивной терапии в условиях отделения реанимации, базирующейся на современных патогенетических подходах. В представленном обзоре рассмотрены современные представления о патогенезе синдрома полиорганной дисфункции при остром деструктивном панкреатите. Отражена роль медиаторов воспаления, цитокинов, биогенных аминов, брадикининов, продуктов перекисного окисления липидов в развитии органной гипоперфузии. Показано, что нарушение барьераной функции кишечника с транслокацией микроорганизмов усугубляет эндогенную интоксикацию и способствует развитию синдрома полиорганной дисфункции. Развивающаяся при остром некротизирующем панкреатите эн-

дотелиальная дисфункция оказывает существенное влияние на гемостаз. Анализ литературы выявил противоречивые данные о функциональной активности свертывающей и противосвертывающей систем в разные стадии заболевания. Отражены механизмы развития внутрибрюшной гипертензии и ее мультисистемное негативное влияние. До сих пор остаются спорными вопросы о сроках и показаниях для проведения хирургической декомпрессии.

Анализ имеющихся литературных данных показал необходимость дальнейшего изучения механизмов развития полиорганной дисфункции при остром деструктивном панкреатите для разработки новых патогенетически обоснованных методов его интенсивной терапии с оценкой их эффективности.

**Ключевые слова:** острый деструктивный панкреатит, полиорганская дисфункция, эндогенная интоксикация, системная воспалительная реакция, внутрибрюшная гипертензия, изменения гемостаза

## PATHOGENETIC MECHANISMS OF THE DEVELOPMENT OF THE SYSTEMIC INFLAMMATORY REACTION SYNDROME IN ACUTE DESTRUCTIVE PANCREATITIS COMPLICATED WITH PANCRONECROSIS

Ayubov Dzh. K., Nazarov Sh.K., Khokiroev T.Z.

Department of Surgical Diseases №1 named after Academician Kurbonov K.M. State educational institution “TSMU named after Abuali ibn Sino”

Acute destructive pancreatitis is associated with significantly higher morbidity and mortality. It is still difficult for the surgeon to choose and schedule the most appropriate treatment. In the early phase of the disease, surgical activity is considered to be ineffective and is associated with high risks. The only chance to save the patient is to conduct the intensive therapy in the intensive care unit, based on current pathogenetic approaches. The present review analyzed the current understanding of the pathogenesis of multiple organ dysfunction syndrome in acute necrotizing pancreatitis. The role of inflammatory mediators, cytokines, biogenic amines, bradykinins, and lipid peroxidation products in the development of organ hypoperfusion is reflected. It is shown that the violation of the intestinal barrier function with the translocation of microorganisms exacerbates endogenous intoxication and contributes to the development of multiple organ dysfunction syndrome. The

endothelial dysfunction that develops in acute destructive pancreatitis has a significant effect on hemostasis. The literature analysis revealed the contradictory data on the functional activity of the coagulation and anticoagulation systems at different stages of the disease. The mechanisms of development of intra-abdominal hypertension and its multisystem negative impact are reflected. There are still controversial question of appropriate timing and indications for surgical decompression.

The analysis of the available literature data showed the need for further study of the mechanisms of multiple organ dysfunction development in acute destructive pancreatitis to work out new pathogenetically justified methods of its intensive therapy with an assessment of their effectiveness.

**Keywords:** acute destructive pancreatitis, multiple organ failure, endogenous intoxication, systemic inflammatory reaction, intra-abdominal hypertension, changes in hemostasis

**Назаров Шохин Кувватович**, доктори илмҳои тиб, профессор, мудири кафедраи бемориҳои ҷарроҳии №1 ба номи академик Қурбонов К.М. МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино»

**Аюбов Ҷамшед Қосимович**, докторант PhD - кафедраи бемориҳои ҷарроҳии №1 ба номи академик Қурбонов К.М. МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино»

**Хокироев Тоҷиддин** – асистенти кафедраи анестезиология ва реаниматологияи МДТ ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино., н.и.т., дотсент.

**Назаров Шохин Кувватович**, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой хирургических болезней №1 ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино». E-mail: shohin67@mail.ru : 93 588 26 36

**Аюбов Джамshed Қосимович**, PhD-докторант кафедры хирургических болезней №1 ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино». ayubov\_jamshed@mail.ru: +992 505 00 31 94

**Хокироев Тоджиддин** – асистент кафедры анестезиологии и реаниматологии ГОУ ТГМУ имени Абуали ибн Сино., к.м.н., доцент.

**Nazarov Shohin Kuvvatovich**, Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Surgical Diseases No. 1, State Educational Institution “TSMU named after Abuali ibn Sino” E-mail: shohin67@mail.ru : 93 588 26 36

**Ayubov Dzhamshed Kosimovich**, PhD-doctoral student of the Department of Surgical Diseases No. 1, State Educational Institution “TSMU named after Abuali ibn Sino”, ayubov\_jamshed@mail.ru: +992 505 00 31 94

**Khokiroev Tojiddin** – PhD. associate professor of the Department of Anesthesiology and Reanimatology, SEI “ATSMU”.

## ТИББИ НАЗАРИЯЙӢ

### БОЗСОЗИИ МОРФОФУНКСИОНАЛИИ РАГҲОИ ХУНГАРДИ ҒАДУДИ СИПАРШАКЛ ҲАНГОМИ ҶОГАРИ ПАҲНЁФТАИ ТОКСИКӢ

Давлатов И.А., Қурбонов С., Ашурев К.Э.

Кафедраи анатомияи одам ва истилоҳоти тибии лотинӣ ба номи Я.А. Раҳимови МДТ  
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, Душанбе. Ҷумҳурии Тоҷикистон.

**Муҳиммият.** Дар айни замон бемории ғадуди сипаршакл (FC) яке аз бемориҳои дар одамон зиёд дучоршаванд ба ҳисоб мера-вад. Дар соҳтори онҳо қисми асосиро бемориҳои аутоиммунии FC ташкил медиҳад, ки ҷоғари пахнёфтаи токсикӣ (ЧПТ) - ро дар бар мегирад [6, 1, 8].

Бемории FC - и одамон ҳангоми ЧПТ ба қадри кофӣ васеъ омӯхта шудааст, асосан ин ҳам ба ихтиолҳои функционалии узв ҳангоми бемориҳои эндокринӣ ва онкологӣ ва ҳам тағииртҳои патоморфологӣ даҳл доранд, ки дар узви даҳлдор дар шароити протсесси патологӣ воқеъ гашта ба фаъолнокии функционалии ғадуд таъсир мерасонанд [3, 7].

Аммо таҳқиқотҳои ҷиддие низ вуҷуд дошта нишон медиҳанд, ки ЧПТ дар одамони миллатҳои гуногун ва сокинони шароитҳои муҳталифи ҷуғрофӣ (ва экологӣ) низ ба таври гуногун ҷараён мегирад, ба ин нигоҳ на-карда, то имрӯз дар ЧТ омӯзиши муфассали патоморфологии миқдорӣ ва сифатии бозсозии рагӣ - паренхиматозии FC ҳангоми ЧПТ татбиқ нашудааст. Ба таҳқиқотҳои сершумори илмӣ нигоҳ накарда, қайд кардан зарур аст, ки оид ба масъалаҳои ташкили соҳторӣ – функционалии FC ҳангоми ЧПТ маълумотӣ кам аст.

**Максади таҳқиқот:** омӯзиши комплексии хусусиятҳои морфологи-ву морфометрӣ ва қонуниятҳои азnavsозии рагҳову бофтаҳои соҳторҳои ғадуди сипаршакл дар ҳолати меъёр ва ҳангом ҷоғари пахнёфтаи токсикӣ дар давраи дуюми балоғат мебошад.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Дизайни таҳқиқот 104 бемори гирифтари ЧПТ-ро дар бар гирифта, аз онҳо 22 (21,2%) нафар мард ва 82 (78,8%) зан буданд, ки дар МТШ №1 ва БКШ №5 дар пойгоҳи кафедраҳои ҷарроҳии умумии №1 и №2 МДТ «ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино» ҷарроҳӣ шудаанд.

Дар пажӯҳиши корҳои илми таҳқиқотҳои зерин истифода карда шуданд: морфологӣ (пур кардани рагҳои FC ва баъдан равшантар кардани препаратҳо, ранг кардан бо гематоксилин-эозин, ҳамчунин тибқи усули Ван - Гизон) ва морфометрӣ (андозагирии миқдории кутри раги узвҳо. Таҳлили омории маълумотҳо таввасути усули омори вар-иатсионӣ бо ёрии барномаи «Statistica 6,0» бо ҳисоб кардани бузургии миёна ва ғала-ти миёна ( $M \pm m$ ) анҷом дода шуд. Гипотезаи сифрӣ ҳангоми  $P < 0,05$  ради карда шуд.

**Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо.** Ҳар раванди патологӣ дар организм, аз як тараф, ихтиололи соҳтор ва функцияи меъёрӣ, аз тарафи дигар – тағиироти ҷубронӣ (компенсаторӣ) ҳамроҳ мешавад, ки моҳи-јатан зуҳурёбии фаъолияти механизмҳои му-қаррарии танзимкунандаро муаррифӣ мем-намоянд.

Дар асоси натиҷаи таҳқиқотҳо таъйид метавон кард, ки нишонаи доимии ЧПТ аз диди макроскопӣ ғадуди ба таври ғанӣ вас-куляризатсияшуда мебошад, ки маъмулан ба таври диффузӣ вусъат ёфта дар як қатор ҳолатҳо андозаҳои қалон ба ҳуд мегирад. Консистенсияи он гуногун буда метавонад аз зичи нарм то зичи муътадил.


Таҳқиқотҳое, ки мо анҷом додем, сабит месозанд, ки таҷҳизоту механизмҳои мутобиқшавӣ аз ҷониби маҷрои дохилиузвии хунгузари FC ҳангоми ЧПТ тадриҷан бо мурӯри тӯлкашии раванди патологӣ осеб мебинанд.

Ба ақидаи [4], девораҳои маҷрои рагии узв вобаста ба фаъолнокии функционалии FC ва гистотопографияи бофтаи ғадудӣ аз лиҳози миқдорӣ тағиир ҳоҳанд ёфт.

Маълумоти морфологии бадастомада доир ба хусусиятҳои соҳтории рагҳо ин му-лоҳизаҳоро тасдиқ мекунад. Аз ҷумла, тағи-

ирёбии бузургии шохиси Керноган ба сурати ошкоро зохир гашт. Таҳлили муфассалтари параметрҳое, ки шохиси Керноганро ташкил медиҳанд, нишон дод, ки он дар қисматҳои нисбатан хурдтари дорои андозаи 80-120 мкм коҳиш меёбад: то 160-200 мкм аз ҳисоби васеъшавии қутри холигии дарун. Дар гурӯҳҳои мавриди омӯзиш дар натиҷаи ҳисоб кардани таносуби диаметри пардаи мушакии тӯри рагӣ ба қутри холигии даруни он тамоюли коҳишёбии ин нишондиҳанд ба мушоҳида мерасад. Илова ба ин, дамиши эндотелий, варами қабати мушакӣ - эластикии ғадуд мушоҳида мешавад, ки бисёр вақт бо тунукшавӣ ва даридани девораҳои онҳо, маҳсусан дар занон, ҳамроҳ аст, ки ин ба хулосаҳои [5] мувоғиқ мебошад. Аз ҷониби мо тағийирёбии моддаи асосии аргирофилии девораи раги хунгузар қайд гардид, ки дар дурушту ковокшавии он ифода меёбад. Қад - қади рагҳои калон, ҳусусан варид, теъдоди зиёди экстравазатҳо ва тағийирёбии конфигуратсияи рагҳои шарёнӣ ва варидӣ хос аст (расми 1). Нуктаи мазкур мумкин аст бо дараҷаи баланди рагбандии ғадуд алоқамандӣ дошта бошад.

Бо мурури хуручи беморӣ (мухлатҳои дер), маҳсусан дар занон, аксуламали раги-ро бештар ташаккулёбии тромбҳо ва ихтили-поли функцияи гузаронандагии рагҳои терминалӣ, зиёдшавии аксуламали рагӣ-бофтавӣ, коҳиш ёфтани масоҳати фолликулҳо ҳамроҳӣ мекунанд.



**Расми 1. – Конфигуратсияи якбора ҳала-лёftai шарёни байниҳиссагӣ (1) ва варид (2) дар FC ҳангоми ЧПТ Зан, 42 сола. Микро-препарат. Рангкунӣ ба воситаи гематокси-лин-эозин. 200 баробар калон карда шудааст.**

Ба ақидаи [5], ҳангоми ЧПТ гузаронандагии девораи капиллярҳо ва таҳшинҳои фибрин шиддат ёфта, шакли ба худ хос гирифтани муносибатҳои байніҳамдигарии паренхима ва строма ба миён меояд. Ба ақидаи муаллиф, ҳангоми ЧПТ масоҳати миёнаи бурриши капиллярҳо ду маротиба афзоиш меёбад ( $91,2 \pm 0,03$  мкм<sup>2</sup>), ки сабабгори он таъсири ҲТТ аст, ки ангиогенезро метезонад, дар натиҷа микдори капиллярҳо ва ҳам қутри холигии даруни онҳо меафзояд.

Дар натиҷаи таҳқиқоти доиршуда ҳангоми ЧПТ ҳамаи нишонаҳои ихтиолоҳи микросиркулятории гемодинамикӣ ошкор карда шуданд. Рагҳои хурди хунгузар васеъшу-да мебошанд ( $24,3 \pm 0,2$  мкм), маҳсусан ка-пиллярҳо (то  $12,2 \pm 0,3$  мкм) ва венулаҳо (то  $30,0 \pm 0,3$  мкм), ки микдори зиёди эритрот-ситҳоро доштанд. Гоҳо дар капиллярҳо ва венулаҳо стази унсурҳои шаклии хун ва шиддатёбии хосиятҳои адгезионии эндотелий ба мушоҳида мерасид. Ба таъииди [2], хосиятҳои адгезионии ҳуҷайраҳои эндотелиаш зимни ҳолатҳои фавкулода дар қисмҳои гуногуни маҷрои микросиркулярий нобаробар ифода меёбанд. Аз ҳама фаъолтар ҳуҷайраҳои эндотелиалии посткапилля-рҳо ва венулаҳо рафтор мекунанд. Дар тӯли артериолаҳо, капиллярҳо ва венулаҳо тӯдаҳои периваскулярии ҳуҷайраҳои лим-фоидӣ ва плазмацабии девораҳои онҳо, ки бо ҳуҷайраҳои калони лимфоидӣ ихота шудаанд, қайд гардиданд. Тӯри капиллярӣ, яне ҳар як фолликулро системаи капилля-рҳои худаш ихота мекунад, тарҳҳо ноҳамворанд, баъзе аз капиллярҳо ба таври маҳдуд васеъшу-да мебошанд. Дар қитъаҳои сохтори байнифолликуларӣ капиллярҳои васеъшу-да ба тарзи хеле мураккаб ба ҳам печида, сохторҳои лӯндачавиро ташкил медиҳанд.

Мутаносибан барои ЧПТ, маҳсусан дар заноне, ки ба ҳолати шиддати саҳттарин афтодаанд, ташаккул ёфтани унсурҳои хурдтарин, зуд амалкунанда (лӯндачаҳо, ҳавзакҳо, варикознокӣ, анастомозҳои артериолӣ - венулярий), инчунин табдили сохтор кардани маҷрои варидӣ (наҳҳои мушакӣ, эластикӣ ва

дастахои нахҳои коллагенӣ) муфидтар аст, ки аз ҷуброншавии муваққатии FC ҳангоми патологияи мазкур гувоҳӣ медиҳад.

Ҳангоми ЧПТ аз ҳама бештар падидай пурпечутобӣ, яъне афзоиши микдор ва амиқии печутобҳои капиллярҳо ва посткапиллярҳо мушоҳида мегардад. Пурпечутобии капиллярҳо ва посткапиллярҳо дар раванди мубодилаи газҳо аз ҳисоби ба вучуд омадани суръатҳои сонавӣ дар буриши қӯндалангии онҳо ба андозаи назаррас шиддат меёбад. Шиддати мубодила дар ин шароит метавонад садҳо маротиба нисбат ба ҳолатҳои вобаста бараги рост зиёдтар бошад. Натиҷаҳои микропрепаратҳои омӯхташудаи FC -ро баррасӣ намуда, қайд кардан мебояд, ки тибқи маълумотҳои таҳлили гистологӣ ва морфометрӣ, дар баробари ихтилолҳои гемодинамикӣ, омезиши падидоҳои равандҳои экссудативӣ ва пролиферативӣ ошкор гашта, барояшон тағйироти якхела дар мавриди мардон ва занон хос аст, ки аксаран аз рӯи дараҷаи паҳншавии боз-

созиҳои мормофунксионалии соҳтори узви даҳлдор фарқ мекарданд.

**Хулоса.** Бозсозии рагии ғадуд ҳангоми ҷоғари паҳнёфтai токсики дар натиҷаи қобилияти баланди чандирий ва заҳиравии маҷрои доҳилиузвии хунбар ба вучуд омада, инкишофи муваққатӣ ва пайдарпайи бозсозиҳои ҳам динамикии (муқовимат аз пуркуввати ваксуляризатсияи узв, дилиятасияи рагҳо, варами переваскулярий дар атрофии онҳо, аз коҳиши фаврӣ дар муқоиса аз меъёри шохиси Керноган, печидагӣ, пурхунӣ, эритростаз, эритродиапедез, варамиданӣ эндотел) ва ҳам нисбатан устувори органикро гафс шудани девораи мушакии шарёнҳо, афзудани шохиси Керноган дар муқоиса аз давраи динамикӣ, болиштакҳои мушакӣ - интималий, зиёд шудани микдор ва амиқии печу тобҳо, гафшавии эндотелия, ошкоршавии анастомозҳои артериола - венулярий, васеъшавии фрагментарии девориҳои рагҳои маҷрои микросиркуляторӣ, тағйиротҳои деструктивии девораи рагҳо.

### Адабиёт

1. Боташева В.С. Морфологические критерии диагностики диффузного токсического зоба / В.С. Боташева, А.Б. Эльканова, А.А. Лавриненко // Медико-фармацевтический журнал «Пульс». - 2019. - Т. 21. - №10. - С. 6.
2. Козлов В.И. Микроциркуляция крови: клинико-морфологических аспекты изучения / В.И. Козлов, О.А. Гурова, С.М. Рыжаким и др // Морфология.- 2016.- Т. 149.- №3.- С.105.
3. Мазурина Н.В. Дифференциальная диагностика аутоиммунного тиреотоксикоза и синдрома резистентности к тиреоидным гормонам / Н.В. Мазурина, Е.А. Трошина, О.С. Чухачева // Проблемы эндокринологии. -2019.-Т.65. -№2. -С.95-100.
4. Оджахвердизаде Э.А. Особенности микроскопического строения стенок крупных артерий щитовидной железы на отдельных этапах постнатального онтогенеза / Э.А. Оджахвердизаде // Морфология. -2018. Т. 153. -№3. - С. 207.
5. Шадлинский В.Б. Структурные особенности сосудистых элементов щитовидной железы при различных вариантах зоба / В.Б. Шадлинский, А.Б. Исаев, Г.М. Ганиева // Морфология. -2016. -Т. 149. - №3. -С. 231-232.
6. Якубовский С.В. Заболевания щитовидной железы и околощитовидной железы / С.В. Якубовский // Минск. -2018. - 40с.
7. Cerbo Di A. Growth hormone and insulin-like growth factor I affect the severity of Graves disease / A. Di Cerbo, F. Pezzuto // Endocrinæ Diabetes Metab Case Red. -2017; 2017 doi: <https://doi.org/10.1530/EDM-17-0061>.
8. Morshed S.A. Delineatig the autoimmune mechanisms in Graves disease / S.A. Morshed, R. Latif, T.F. Davies // Immunal. Res. -2012. -№54 (1-3). - P. 191-203.

## МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ ДИФФУЗНОМ ТОКСИЧЕСКОМ ЗОБЕ

Давлятов И.А., Курбонов С., Ашурев К.Э.

Кафедры анатомии человека и латинской медицинской терминологии им. Я.А. Рахимова  
ГОУ ТГМУ имени Абуали ибни Сино. Душанбе. Республика Таджикистан.

**Резюме.** В ЩЖ при ДТЗ происходит существенная перестройка сосудистой системы в виде различных патоморфологических изменений, характер которых зависит от длительности и тяжести патологического процесса в органе. В результате проведённого исследования при ДТЗ были обнаружены все основные признаки микроциркуляторных гемодинамических расстройств.

По ходу артериол, капилляров и венул отмечены периваскулярные скопления лимфоидных клеток и плазматическое пропи-

тывание их стенок, окружённых крупными лимфоидными клетками. Капиллярная сеть, т.е. каждый фолликул окружен собственной системой капилляров, контуры неровные, некоторые из капилляров локально расширены. В участках межфолликулярного строения расширенные капилляры переплетались между собой очень сложным образом, образуя клубковые структуры.

**Ключевые слова:** щитовидная железа, диффузный токсический зоб, сосуды микроциркуляторного русло, морфометрия.

## MORPHOFUNCTIONAL TRANSFORMATION OF THE VASCULAR SYSTEM OF THE THYROID GLAND IN DIFFUSIVE TOXIC GOITER

Davlyatov I.A., Kurbonov S., Ashurov K.E.

Department of Human Anatomy and Latin medical terminology named after Ya.A. Rakhimov of SEI Avicenna Tajik State Medical University. Dushanbe. Republic of Tajikistan.

**Summary.** In the TG in DTG, a significant restructuring of the vascular system occurs in the form of various pathomorphological changes, the nature of which depends on the duration and severity of the pathological process in the organ. As a result of the study, all the main signs of microcirculatory hemodynamic disorders were found in DTG.

Along the course of arterioles, capillaries and venules, perivascular accumulations of

lymphoid cells and plasma impregnation of their walls, surrounded by large lymphoid cells, were noted. Capillary network, i.e. each follicle is surrounded by its own system of capillaries, the contours are uneven, and some of the capillaries are locally dilated. In areas of the interfollicular structure, dilated capillaries intertwined with each other in a very complex way, forming glomerular structures.

**Key words:** thyroid gland, diffuse toxic goiter, microvasculature vessels, morphometry.

**Давлятов Имомходжа Амиршоевич** номзади илмҳои тиб, муаллими калони кафедраи анатомияи одам ва истилоҳоти тибии лотинӣ ба номи Я.А. Раҳимови МДТ «Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино» E-mail: davlatov\_imomkhoja@mail.ru. тел: +992 915-47-19-75.

**Курбонов Сайд** доктори илмҳои тиб, профессори кафедраи анатомияи одам ва истилоҳоти тибии лотинӣ ба номи Я.А. Раҳимови МДТ «Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино», E-mail: kurbonov.said@mail.ru. тел: +992 901-05-21-07.

**Ашурев Қаҳрамон Эргашевич** профессори кафедраи анатомияи одам ва истилоҳоти тибии лотинӣ ба номи Я.А. Раҳимови МДТ «Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино», тел: +992 917-19-82-84.

**Давлятов Имомходжа Амиршоевич** кандидат медицинских наук старшей преподаватель кафедра анатомии человека и латинской медицинской терминологии им. Я.А. Раҳимова

ГОУ «ТГМУ» им. Абуали ибни Сино, E-mail: [davlatov\\_imomkhoja@mail.ru](mailto:davlatov_imomkhoja@mail.ru). тел: +992 915-47-19-75.

**Курбонов Said** д.м.н., профессор, кафедры анатомии человека и латинской медицинской терминологии им. Я.А. Рахимова ГОУ «ТГМУ» им. Абуали ибни Сино, E-mail: [kurbonov.said@mail.ru](mailto:kurbanov.said@mail.ru). тел: +992 901-05-21-07.

**Ашурев Каҳрамон Эргашевич** профессор, кафедры анатомии человека и латинской медицинской терминологии им. Я.А. Рахимова ГОУ «ТГМУ» им. Абуали ибни Сино, тел: +992 917-19-82-84.

**Davlyatov Imomkhoja Amirshoevish** – candidate of medical sciences, senior teacher of Department of Human Anatomy and Latin medical terminology named after Ya.A. Rakhimov SEI Avicenna TSMU. E-mail: [davlatov\\_imonkhoja@mail.ru](mailto:davlatov_imonkhoja@mail.ru) Phone: +992 915471975

**Qurbanov Said** – doctor of medical sciences, professor of Department of Human Anatomy and Latin medical terminology named after Ya.A. Rakhimov SEI Avicenna TSMU. E-mail: [said@mail.ru](mailto:said@mail.ru) Phone: +992 901052107

**Ashurov Qahramon Ergashevich** - professor of Department of Human Anatomy and Latin medical terminology named after Ya.A. Rakhimov SEI Avicenna TSMU. Phone: +992 917198284

## ҒАЙРИТИБӢ

### МАВҖЕИ КАЛИМАҲОИ ИҚТИБОСӢ ДАР ЗАБОНИ ТОЧИКӢ

Гиёев А. Х.

Кафедраи забони муосири русии Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Кӯлоб.

Забони тоҷикӣ яке аз қадимтарин забонҳои дунё буда, ба гурӯҳи забонҳои ҳинд-аврупой дохил мешавад. Дар тули мавҷудияти хеш ниёқони мо ин забонро поку беолоиш нигоҳ доштанд. Вобаста ба пешрафти чомеа ва илму техника забон низ инкишоф меёбад калимаҳои нав дар он пайдо мегардад, аз он ҷумла калимаҳои иқтибосӣ.

Яке аз масъалаҳои муҳимми забоншиносӣ – масъалаи вожаҳои иқтибосӣ мебошад, ки дар натиҷаи он дар забон як қатор унсурҳои забони дигар пайдо гардида, мустаҳкам мешаванд.

Вожаҳои иқтибосӣ қисми таркибии раванди мавҷудият ва тағйирёбии таърихии забон буда, яке аз восита ва роҳҳои асосии пурра гардидани ҳазинаи лугавии ҳар як забон мегардад. Чунин калимаҳо на танҳо ба забони дигар ворид мешаванд, балки дар ҳазинаи лугавии он мустаҳкам гардида, ба пуррагӣ ба меъёр ва қонунҳои забон тобеъ мегарданд. Калимаҳои иқтibosӣ забонро бой ва ғанӣ менамоянд, лекин ба мавҷудияти он зарар намерасонанд, зоро лугати асосии забон, соҳтори грамматикиӣ, меъёр ва қонунҳои дохилии забон нигоҳ дошта мешаванд.

Қайд намудан зарур аст, ки иқтибосҳои лугавӣ аз забонҳои арабӣ, туркиву ўзбекӣ ва русиву аврупой аз рӯйи миқдор зиёд буда, қисми қалони таркиби лугавии забони тоҷикиро ташкил медиҳанд. Раванди иқтибос гардидани лугатҳои арабӣ, туркиву ўзбекӣ ва русиву аврупой ба забони тоҷикиро забоншиносӣ рус В. Растворгумова аз таъсири омилҳои дохилӣ ва берунӣ медонад.

Инчунин иброз медорад, ки бо барқарор гардидани дини ислом ва қабули забони арабӣ ба сифати забони коргузорӣ дар қишварҳои Осиёи Миёна, раванди иқтибоси лугатҳои арабӣ ба таркиби забони тоҷикӣ васеъ паҳн шудаанд. Тадриҷан миқдори калимаҳои арабӣ, ки мағҳумҳои маъмурӣ, фалсафӣ,

иҷтимиову фарҳангиро ифода менамуданд, дар забони тоҷикӣ зиёд гардидаанд [5, с. 151].

Баъд аз истилои араб ба қишивари форсии забонон арабгарои чунон авҷ гирифтааст, ки таъсири бузурги ҳудро ба адабиёти класикии форсу-тоҷик расонидааст. Аксарияти шоирони мо дар эҷодиёташон калимаҳои сирғ арабиро истифода бурда, рисолаҳо низ навиштаанд. Чунончи, Шамсиддин Муҳаммад Ҳоча Ҳофизи Шерозӣ, ки худ бо унвони «Лисон-ул ғайб», ки бо забони тоҷикӣ маъни донандай забони ғайбро ифода мекунад, соҳиб гардида буд, мефармояд:

«Алло ё аюҳассоқӣ адир қаъсан ва новилҳо»,  
Ки ишқ осон намуд аввал, vale афтод мушкилҳо.  
Ё ин, ки:  
«То нафаҳту фихи мин руҳи» шунидам шуд якин,  
Бар ман ин маъни, ки мо зони ваю ўзони мост.

Бояд қайд намуд, истифодаи тӯлонии калимаҳои иқтибосии арабӣ дар забони тоҷикӣ ба мубаддал гардидани онҳо ба унсурҳои фаъоли лексикиву грамматикиӣ оварда расонидааст. Чунин унсурҳои нутқ дар таркиби лугавӣ дар шаклҳои муҳталиф вомехӯранд ва зикри бархе аз онҳоро муҳаққиқон ин ҷо зарур мешуморанд:

1. Калима ва ибораҳое, ки шакл ва маъни ҳудро нигоҳ доштаанд. Масалан, мухлат, хотир, қадам, маъқул, мумсик, мазор, мочаро, исроф, ғалат ва монанди инҳо мебошанд.

2. Калимаҳое, ки тағйироти фонетикиро паси сар намудаанд, лекин маъни аслии ҳудро нигоҳ доштаанд. Фарзан, қавза – қабза ва дигар калимот аз ин қабиланд.

3. Вожаҳое, ки маъни аслии ҳудро ба пуррагӣ гум кардаанд ва барои ифодаи дигар мағҳумҳо истифода мешаванд. Чунончи: изолат, мадор ва ғайраҳо.

4. Калимаҳое, ки барои бунёди истилоҳи нав хизмат менамоянд. Монанди: бедимог, ғайбатҷӣ, ғалатӣ ва ҳоказо.

Донишманди точик **Х. Мацидов** чунин ақида дорад, ки новобаста ба доираи васеи калимаҳои арабӣ дар забони точикӣ, тариқи як қатор аломатҳои умумии савтӣ, сарфӣ ва маънӣ онҳоро чудо намудан мумкин аст. «Дар самти нишонаҳои савтӣ, метавон ҷанбаҳои зериро номбар намуд: Масалан, мавҷудияти ҳамсадои зичи ҳалқии сакта (ъ), баъд, ҷамъ ва монанди инҳо ё мавҷудияти ҳамсадои зичи забончагии «қ» дар калима, масалан, қосид, ҳақ, мақсад, ва паси ҳам омадани ду садонок дар калима, масалан, оила, майшат, маош ва гайраҳо» [3, с. 106-107].

Падидаҳои зикргардида ва таҳлили калимаҳои иқтибосии арабӣ дар забони точикӣ нишон медиҳад, ки унсурҳои арабӣ пас аз ворид гардидан ба забони точикӣ ҳамеша дар ҳолати тағиیرёбӣ қарор доранд. Дар ҳолатҳои алоҳида шаклан дигаргун гардида, дар баъзе ҳолатҳо ҳатто маъно ва талаффузи онҳо дигаргун мешаванд. Аз ҳама бештар калимаҳои иқтибосӣ, ки дар забони точикӣ ворид гаштаанд калимаҳои забони арабӣ ба шумор меравад.

Муҳаққики точик **Х. Мацидов** чунин ибороз медорад, ки воридшавии фаъоли калимаҳои туркиву муғулӣ ба забони точикӣ аз нимаҳои асри XIX оғоз гардидааст, ки сабабҳои он чунин аст: «Кухна гардидани калимаҳои аслии точикӣ ва калимаҳои арабии иқтибосшуда, масалан, байрак, маорифпарварон ба хотири сода намудани забони асарҳои худ, аз калимаҳои душворфаҳми арабӣ даст қашида, ба калимаҳои туркиву муғулӣ рӯй меоранд, масалан, ясовул, юриш ва гайраҳо мебошанд» [3, с. 116].

Ҳамчунин, оид ба таъсири тарафайни забони точикӣ ва забони ўзбекӣ забоншиносон чунин ақида доранд, ки воридшавии унсурҳои лексикии туркиву ўзбекӣ аз асри XI оғоз гардида, то ба асрҳои XVI-XVIII идома ёфтааст [6, с. 147]. Вале дар ин давраи тулонии таърихӣ иқтибоси калимаҳои туркиву муғулӣ ба забони адабии точик як падидаи намоён ба ҳисоб намерафт.

Лексикаи туркиву муғулӣ, асосан барои ифода намудани мағҳумҳои ҳешутаборӣ, номи маҳалҳои ҷуғрофӣ, номи як қатор ҳай-

вонот, ҳӯрок, растаниҳо, парандаҳо истифода карда мешаванд. Қайд намудан зарур аст, ки калимаҳои иқтибосии туркиву муғулӣ низ дорои як қатор нишонаҳои хоси худ мебошанд, ки тавассути онҳо фарқияти онҳо муайян карда мешавад, масалан, овози «қ» – қушоқ; калимаҳои ҳарбӣ – қурбошӣ; мағҳумҳои ҷорводорӣ – ақтоҷӣ, байтал, бӯрдоқӣ; номи ҳӯрданиҳо – дӯлма, қаймок; калимаҳои ҳешутаборӣ – қудо ва гайраҳо [3, с. 120].

Иқтибоси калимаҳои русӣ-аврупой низ дар забони точикӣ мақоми хоса доранд. Истифодай воҳидҳои лугавии русиву аврупой бо бунёди сотсиализм алоқаманд аст. Асосан ҳамон воҳидҳои лугавии русӣ-аврупой ба забони точикӣ иқтибос мегардиданд, ки дар забони точикӣ синоним надоштанд. Масалан, трактор, комбайн, паспорт, помидор, радио, машина, театр, автобус, троллейбус, стол, сумка ва амсоли инҳо мебошанд. Инчунин, иқтибос аз забони русӣ асосан ба таври шифоҳӣ амалӣ мегардад, аз ин хотир фонетикаи калимаҳои русиву аврупой мувофиқ ба меъёр ва қоидаҳои забони точикӣ тағиیر меёбанд. Пас аз хориҷ намудани чор ҳарф аз алифбои забони точикӣ, дигаргунҳо дар талаффузи калимаҳои иқтибосӣ пайдо шуданд. Аксарияти калимаҳои иқтибосии русиву аврупой, хусусан дар нутқи шифоҳӣ, фонетикаи худро тағиир медиҳанд. Дар ин самт метавон иваз гардидани ҷойи зада, иваз гардидани ҳарфи «Ҷ» ба ҳарфи «С», иваз гардидани ҳарфи «А» ба ҳарфи «О», иваз гардидани ҳарфи «Ы» ба ҳарфи «И»-ро маҳсусан қайд намуд.

Ҳамин тариқ, дар мисоли калимаҳои иқтибосии арабӣ, туркиву муғулӣ ва русиву аврупой, метавон муайян намуд, ки калимаҳои иқтибосӣ новобаста ба сатҳи паҳншавӣ ва истифодабарӣ, аломатҳои муайяне доранд, ки фарқияти онҳоро нишон медиҳад. Дар замони мусоир калимаҳои иқтибосиро ҳамагон дар нутқи шифоҳи ва ҳаттӣ бе ягон мамоният истифода мебаранд агар ҷанде хоси миллати точик набошад ҳам, лекин барои ғанӣ гардидани таркиби лугавии забони точикӣ мавқеи хоса доранд.

**Адабиёт**

1. Забони адабии ҳозираи тоҷик. Лексикология, фонетика ва морфология. Қисми 1. – Душанбе, 1973. – С. 17-87.
2. Қосимова М. Таърихи забонии адабии тоҷик. – Душанбе, 2003. – 490 с.
3. Мачидов Ҳ. Забони адабии муосири тоҷик. Ҷилди 1. Лугатшиносӣ. – Душанбе: Деваштич, 2007. – 255 с.
4. Маъсуми Н. Избранные произведения. Том 2. Таджикское языкоznание. – Душанбе: Ирфон, 1980. – 296 с.
5. Растворгузева В.С. Опыт сравнительного изучения таджикских говоров. – М.: Наука, 1964. – 188 с.
6. Юсуфов Ҳ. Употребление народно-разговорных узбекских слов в произведениях С. Айни // Научный сборник Кулябского государственного педагогического института имени Рудаки. – Куляб, 1969. – С. 146-169.

**МЕСТО ЗАИМСТВОВАННЫХ СЛОВ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ****Гиёев Абдуназар Худойназарович.**

Кафедра современный русский язык, Кулябский Государственный Университет имени Абуабдуллох Рудаки. Республика Таджикистан, г. Куляб.

В данной статье рассматривается вопрос заимствованных слов таджикского языка на примере арабских, тюркско-монгольских, русско-европейских заимствованных слов. Автор отмечает, что заимствования являются неотъемлемой частью процесса существования и исторического изменения языка, и являются одним из основных средств и способов пополнения словарного запаса каждого языка.

Основными причинами заимствования слов в таджикском языке являются оккупация тер-

ритории региона греками, арабами, различными тюркскими и монгольскими племенами; многолетнее сосуществование таджиков с разными народами; разные культурные, экономические, торговые отношения таджиков с другими народами.

**Ключевые слова:** лексический состав, заимствования, арабские слова, тюркско-монгольские слова, русско-европейские слова, оригинальные слова, лексические единицы, фонетика, таджикский язык.

**FEATURES OF BORROWINGS WORDS OF THE TAJIK LANGUAGE****Giyoev Abdunazar Khudoinazarovich**

Modern russian language of the Kulob State University named after Abuabdulloch Rudaki.

Address: 735360, Republic of Tajikistan, Kulob,

This article examines the issue of borrowings words of the Tajik language on the example of Arabic, Turkic Mongolian, Russian-European borrowed words. The author notes that borrowings are an integral part of the process of

existence and historical change of the language, and are one of the main means and ways of replenishing the vocabulary of each language.

The main reasons for the borrowing of words in the Tajik language are the occupation of the region by

Гиёев Абдуназар Худойназарович н.и.п., дотсенти кафедраи забони муосири руси Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ. Суроға: 735360, ҶТ, Кӯлоб, кӯч. С. Сафаров 16. Тел: (992) 988512434

Гиёев Абдуназар Худойназарович **к.п.н., доцент кафедры современного русского языка Кулябского Государственного Университета имени Абуабдуллох Рудаки.** Адрес: 735360, РТ, г. Куляб, ул. С. Сафарова 16. Тел: (992) 988512434

Giyoev Abdunazar Khudoinazarovich C.P.S. (Candidate.Pedagogical Sciences), docent of the chair of modern russian language of the Kulob State University named after Abuabdulloch Rudaki. Address: 735360, Republic of Tajikistan, Kulob, and S.Safarov St.-16. Phone: (992) 988512434

## ҲАМКОРИИ ТОЧИКИСТОН БО ДАВЛАТХОИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ ДАР МУБОРИЗА БАР ЗИДДИ ТЕРРОРИЗМ ВА ЭКСТРЕМИЗМ ДАР МИНТАҚА

Назаралиев Ф. А.

Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови АМИТ, 734025,  
ш. Душанбе, хиёбони Рудаки 33,

**Муҳиммият.** Яке аз аломатҳои экстремизм ва терроризм дар шароити ҷаҳонишаии замони мусир ин таъсиси системаи институтҳои муташаккил мебошад, ки дар доираи онҳо ҳаракатҳои террористӣ дар сатҳи минтақа ва ҷаҳон муттаҳид мешаванд. Падидай возехи мусири ҷаҳонишавӣ тақозо менамояд, ки аксари муносибатҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ, маданий ва сиёсӣ ҳарактери умумиҷаҳонӣ доранд. Ҷаҳонишавӣ дар ҳуд имкониятҳои бузурги пешрафт ва дар айни замон таҳдидҳои ҷиддиро ба ҳаёти башарият оmezish dodaast.<sup>[11,150]</sup> Аммо дар баробари мусоидат ба рушди бозорҳои ҷаҳонӣ, ин раванд инчунин ба дунёи маънавии ҳалқу миллатҳо таъсир мерасонад, ки дар шакли зиёдаравӣ ва радиқализми сиёсӣ мушоҳида мешавад, ки ҷавононро ба доми фиреби ҳуд гирифтор менамояд. [9,3]

25 январи соли 2000 барномаи давлатҳои ИДМ «Дар бораи муковимат бо терроризми байналмилалӣ дар доираи саммити Истамбули САҲА» қабул гардид. Ҳуди ҳамин сол Шӯрои сарони давлатҳои ИДМ, Барномаи маҳсусро барои мубориза бар зидди экстремизм ва терроризм барои солҳои 2000-2003 қабул менамояд, ки аз рӯи он қонуни намунаӣ барои тамоми давлатҳои аъзо «Дар бораи муковимат бо экстремизм» тавсия карда шуд. Бо дарназардошти ба ҳатари терроризми байналмилалӣ барои қишварҳои ҷаҳон, соли 2001 СММ бо моддаи 6 Резолюсиия Шуруи Амният давлатҳои аъзоро вазифадор намуд, ки дар муайян кардани захираҳои молиявии террористон бо ташкилотҳои байналмилалии мубориза бар зидди экстремизм ва терроризм ҳамкори намоянд. [3,45] Дар соли 2001 СММ инчунин резолюсиияи навбатиро таҳти раками №1373 қабул мекунад, ки аз мувофиқи давлатҳои ҷаҳон мебоист муштарак бо терроризм мубориза баранд. [5,135]

Барои муковимати муштарак ба ҳатарҳои терроризм ки бевосита ба сарҳади

ИДМ наздик омад, 25 майи соли 2001 давлатҳои минтақа дар ҳайати 1500 нафар қувваҳои зудамали муштаракро таъсис доданд. Ба ин гуруҳ давлатҳои Қазоқистон, Тоҷикистон, Россия, Қирғизистон дохил гардиданд.<sup>[13,26]</sup> Дар солҳои минбаъда шумораи ин гуруҳҳои зудамали зиддитеrroristӣ афзоиш ёфт. Баъди амалиётҳои террористии гуруҳи «Ал Қоидა» дар шаҳрҳои Ню-Йорк, Вашингтон ва Пенсильванияи ИМА, ки дар санаи 11 сентябри соли 2001 руҳ доданд, СММ 28 сентябри соли 2001, Қарори маҳсусро таҳти раками № 1368 баровард, ки дар он давлатҳои ҷаҳон вазифадор шуданд, ки дар сатҳи минтақавӣ ва ҷаҳонӣ дар самти мубориза бот вэ ҳамкорӣ намоянд.<sup>[5,136]</sup> Дар самти мубориза бар зидди терроризм, қушунҳои зудамали Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши қалонро бозӣ мекунанд, ки маҳорати ҳарбии онҳо дар машқҳои минтақавӣ аз тарафи коршиносони ҳарбии давлатҳои аъзои Созмони Ҳамкории Амнияти Дастанҷамъӣ баҳои баланд гирифт. [6,79]

Моҳи октябриси 2002 дар шаҳри Кишинев роҳбарони давлатҳои Россия, Белоруссия, Қирғизистон, Арманистон, Қазоқистон ва Тоҷикистон Шартномаи амнияти дастанҷамъиро таъсис доданд, ки он бо номи Созмони аҳдномаи амнияти дастанҷамъӣ (СААД) маълум гардид. Ҳуди ҳамин сол, лоиҳаи нави ҳамкории давлатҳои Осиёи Миёна бо номи ташкилоти зиддитеrroristии «Ҳамкории Осиёи Марказӣ» таъсис гардид. [7,54] Мақсад аз таъсиси ин ташкилотҳо дар таъмини сулҳ, амният ва ҳифзи ҳудуди давлатҳо- аъзои созмон аз таҳдидҳои террористӣ дониста шуд.

Моҳи сентябриси 2003 ин қарордод ба пуррагӣ аз тарафи давлатҳои аъзо тасдиқ гардид. Соли 2004 давлатҳои ИДМ соҳтори навро барои мубориза бар зидди экстремизм ва терроризм таъсис доданд, ки он бо номи Соҳтори зиддитеrroristии минтақа

кавӣ (СЗМ) бо маркази он дар шаҳри Тошкент ба кори худ оғоз намуд. [5,135]

Бо мақсади пешгирии омилҳои сар задани терроризм давлатҳо-аъзои панҷгонаи Шанхай се самти асосии фаъолиятро барои худ муайян карданд. Аз он ҷумла роҳ надондан дар ҳудуди давлатҳои аъзо ба ҳама гуна фаъолияти террористӣ, ҳамкории ҳамаҷониба дар соҳаи мубориза бо терроризм ва ҳамкории органҳои ҳифзи ҳуқуқ дар ин самтҳоро ҳамчун вазифҳои аввалиндарача маҳсуб медонанд. [10,58]

Соли 2004 давлатҳои аъзои Созмони ҳамкории Шанхай (СҲШ) як қатор ҳуҷҷатҳо ва шартномаҳоро ба имзо расониданд, ки дар қатори онҳо, Конвентсия «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм, сепаратизм ва экстремизм», Қарордод «Оиди таъсис додани соҳтори зиддитеррористии минтақавӣ» ва Қарордод «Оиди ҳамкорӣ дар мубориза ба муқобили табодули ғайриқорунни маводи мухаддир, маводҳои психотропӣ ва прекурсорҳо» ба имзо расониданд. Соли 2005 давлатҳо-аъзои Созмони Шанхай, Консепсияи ҳамкорӣ дар мубориза бар зидди экстремизм ва терроризм тасдиқ намуданд. Инчунин давлатҳои аъзои СҲШ қарордод дар бораи амалиётҳои муштарак дар самти маҳв кардани гуруҳҳои террористиро қабул карданд.

Дар доираи ҳамкориҳои ҳарбӣ-техникиӣ аз соли 2005 шурӯй карда, дар донишгоҳҳои ҳарбии Федератсияи Россия ба шаҳрвандони Тоҷикистон дар асоси имтиёзҳо, таълими ҳарбӣ омӯзонда мешуд. Ҳамин тариқ, ҳар сол зиёда аз 80 нафар шаҳрвандони тоҷик дар донишкадаҳои Россия дар асоси имтиёзҳо маълумоти ҳарбӣ мегиранд. [12,56] Моҳи апрели соли 2016 дар яке аз машқоҳҳои ҳарбии гарнizonи Ҳатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон машқи якҷояи ҳарбӣ бо иштироки зиёде аз 800 аскарони ҳарбии кишварҳои аъзо гузаронида шуд.

Барои ҳамкории минбаъдаи давлатҳои минтақа дар самти мубориз бо терроризм ва экстремизм, соли 2009 бо ташабbusi Тоҷикистон гуруҳи «ҷоргони Душанбе» таъсис шуд, ки ба ҳайати он Тоҷикистон, Россия, Афғонистон ва Покистон дохил гарди-

данд. Дар воҳурии сарони ин давлатҳо соли 2009 дар шаҳри Душанбе масоили бехатарии минтақа мухокима гардид. Соли 2010 роҳбарони давлатҳои «ҷоргони Душанбе» дар шаҳри Сочи ва соли 2011 дар Душанбе воҳуриҳои судманд гузарониданд. [8,56] Бояд қайд намуд, ки воҳурии ду давлати аъзои СААД ва ду давлати тавлидкунандаи терроризму экстремизм имкон дод, ки ҳар ду тараф манфиатҳои минтақави ва геополитикии худро изҳор намоянд ва роҳҳои ҳалли пешгирий ва аз байн бурдани омилҳои террористиро ҳаллу фасл намоянд. Дар сољҳои 2011-2014 давлатҳои минтақа дар самти ҳамкорӣ дар мубориза бо ҷиноятҳои дорои ҳарактери террористӣ корҳои муайянро ба сомон расониданд, ки дар натиҷаи онҳо, сатҳи ҷунин ҷиноятҳо кам гардид. [1,250] Аз он ҷумла ҷунин шаклҳои нави мубориза бар зидди экстремизм ба мисоли таъсиси марказҳои ягонаи аҳборотӣ, бехатарии аҳборот ва таъсиси системаи ягонаи ҷустуҷӯй ба роҳ монда шуд. [4,145]

Азбаски минтақаи Осиёи Марказӣ ва баҳусус мавқеи Тоҷикистон дар сарҳади барҳурди манфиатҳои давлатҳои абарқудрати ҷаҳон қарор гирифтааст, сулҳ барои ин минтақа омили асосии рушди давлат маҳсуб мешавад.

Таҷрибаи аввалини истифодаи нерӯҳои СААД дар микёси давлатҳои аъзо дар соли 2022 амалӣ карда шуд. Дар рӯзҳои 3-6 январи соли 2022 шаҳрҳои қалонтарини Қазоқистонро гирдиҳамоиҳои қалон фаро гирифтанд, ки яку якбора ба бетартибҳо таддил гардиданд. Дар натиҷаи ин амли ошубгарон дар шаҳри Алма-Ато идораҳои давлатӣ, телевизион, мағозаҳо ва марказҳои тиҷоратӣ горат гардиданд. Рӯзи 5 январ издиҳоми ошубгарон фурӯдгоҳи шаҳрро ишғол намуд. Дар натиҷаи муковимат бо издиҳом панҷ нафар кормандони полис кӯшта ва зиёда аз 300 нафар заҳмӣ гардиданд [2]. Рӯзи 5 январи соли 2022 Президенти Қазоқистон Д.Токаев ба давлатҳои аъзои СААД бо изҳорот оиди дастгiriй дар мубориза бо қувваҳои экстремистӣ ва террористӣ муроҷиат намуд ва рӯзи 6 январ бо фармони Раиси ин Созмон Сарвазири Ар-

манистон Никол Пашиян артиши СААД вориди Қазоқистон гардид, то ки дар мубориза бо гурухҳои террористӣ ба Ҳукумати ин давлат ёрӣ расонад.

Бояд қайд намуд, ки дар давоми ин давра, давлатҳо дар таъсиси қонунҳои моделӣ дар самти мубориза о терроризм лоиҳаҳои гуногунро амалӣ намуданд. Аз он чумла дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси Конститусиияи Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин ҳучҷати муҳим ба монанди Стратегияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба экстремизм ва терроризм барои солҳои 2016-2020 (Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 ноябри соли 2016), Консепсияи миллии муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи чиноят бадастоварда, маблағузории терроризм ва маблағузории паҳнкунии силоҳи қатли ом барои солҳои 2018-2025 (Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5 марта соли 2018), Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мубориза бар зидди терроризм” аз 16 ноябри соли 1999, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мубориза бар зидди экстремизм (ифротгарӣ)” аз 8 декабря соли 2003, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии (расмикунонии) даромадҳои бо роҳи чиноят бадастоварда, маблағузории терроризм ва маблағузории паҳнкунии силоҳи қатли ом” аз 25 марта соли 2011 қабул гардиданд. Дар баробари санадҳои меёрии ҳуқуқии зикр гардида, дар самти муқовимат бо терроризм ва экстремизм Қонуни конститусионии Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи вазъияти фавқуллода” аз 3 ноября соли 1995 № 94, меъёрҳои даҳлдори Кодекси чиноятии

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 майи соли 1998 № 574, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мақомоти амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 20 марта соли 2008 №362, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи амният” аз 28 июня соли 2011 №721, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 марта соли 2013 № 939 “Дар бораи силоҳ”, фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарорҳои даҳлдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши муҳим доранд.[14,59-67] Дар заминаи таъмини фазои қонунии мубориза бо терроризм, аъзоёни чомеа низ бояд бо ниҳодҳои давлатӣ ҳамкорӣ дошта бошанд. “Давлат, миллат мебояд аз лиҳози маънавӣ, дониш, маърифат, худшиносӣ то ба он дараҷае яқдил, яқтан, яқмаром бошад, ки тақдири таърихии ў ҳаргиз аз омиљои берунӣ вобастагӣ надошта бошад. Барои давлати миллӣ таҳдидҳо доимӣ, абадӣ ва беохиранд. Дар шакли ҳар гуна қувва, ҳатар, намуд, мафқура, шиор, ваъда пайдо мешаванд”. [15,17]

Таҳлили мавзӯъ нишон дод, ки ҳаракатҳои террористӣ ва экстремистӣ бо максади ба даст овардани ҳокимијат аз дини ислом ва аз Ҳар гуна муқовимат дар чомеа, эҳсосот, хурофотпарастӣ ва дониши сусти сиёсии мардум сӯистифода менамоянд. Ҳаракатҳои террористӣ никоби ташкилотҳои сиёсӣ, «турсази сиёсӣ», хизби сиёсӣ ва дигар никобҳо фаъолияти террористиро пеш мебаранд. Дар чунин шароит таъсиси системаи мұтадили сиёсӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳи ягонаи истодагарӣ дар назди муборизаҳои геополитикии чомеаи ҷаҳонйембошад, ки қисми онро фаъолияти гурухҳои экстремистӣ ташкил медиҳанд.

### Адабиёт

1. Алиева Р.Р. Становление и развитие межгосударственных отношений Республики Таджикистан и Российской Федерации в конце XX – начале XXI вв. Специальность 07. 00. 15 %История международных отношений и внешней политики (исторические науки), диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук, Душанбе % 2018.-320 с.
2. Ахбори шабакаи телевизионии «Мир-24» аз 5-6 января соли 2022
3. Из резолюции Совета безопасности ООН № 1373 (2001).
4. К вопросу о международной информационной безопасности // У.С.Саидов Вестник ТНУ, №3/5(173) Душанбе: Сино 2015.- С.144 -146



5. Каримов Ш.К. Терроризм и особенности его проявления в современных условиях РТ, специальность: 23.00.02 – политические институты, процессы и технологии (политические науки), на соискание ученой степени кандидата политических наук,- Душанбе, 2015.- 167 с.
6. Князев А.История афганской войны 1990-х гг. и превращение Афганистана в источник угроз для Центральной Азии.-Бишкек: Изд-во КРСУ.-2002.- 220 с.
7. Казанцев А.А.«Большая игра» с неизвестными правилами: Мировая политика и Центральная Азия Москва 2008.-282 с.
8. Москаленко, В. Сила и слабость Пакистана / Владимир Москаленко, Петр Топычканов ; Моск. Центр Карнеги. — М., 2013. — 75с.
9. Мусурманкулов Ф.У.Аспекты молодёжной политики в эпоху глобализации //Молодой учёный. -2013.-№17.- С.3 - 6
10. Региональная интеграция Центральной Азии: проблемы и перспективы.- Ниятбеков В.А. Интеграция стран Центральной Азии в рамках ШОС для обеспечения региональной безопасности.- С.58-67
11. Таърих зеҳни миллат аст // Маҷмуи мақолаҳо/ Пайшанбиева С. М. Адабиёт, фарҳанг, илм ва нақши он дар таъмини амнияти давлат / Душанбе 2019.-150 с.
12. Ҳамкории ҶТ ва Россия дар самти пешгирии хатарҳои мусир дар доираи СААД // Розиков Ф. / Паёми ДМТ, 2017. №3/5 .-С. 56-58
13. Экспертная оценка влияния афганского противостояния политическую и экономическую ситуацию в Центральной Азии, Смагулов Абылай, Издание УЦА, Доклад №20, 2013 год. [www.ucentralasia.org](http://www.ucentralasia.org)
14. Ҷамшедов Ҷ.Н. Сиёсати ҳукуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муқовимат бо терроризм ва экстремизм // Мубориза бо идеологии терроризма ва экстремизма дар ҷаҳони мусир- Душанбе: 2019, - С.59-67.- 269 с.
15. Ятимов С.,Паёми Пешвои миллат ва масъалаҳои рушди маърифат.-Душанбе, 2019.-24 с.

## **СОТРУДНИЧЕСТВО ТАДЖИКИСТАНА С ГОСУДАРСТВАМИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ И ЭКСТРЕМИЗМОМ В РЕГИОНЕ**

**Назаралиев Фируз Акбарович.**

Института философии, политологии и права им. Баховаддина НАНТ, 734025,  
г. ш. Душанбе, пр. Рудаки 33,

В данной статье автор рассматривает становление независимого Таджикистана и его вхождение в состав мирового сообщества. Автор приводит этапы становление дипломатии страны, открытие посольств, консульств и других дипломатических учреждений. Также автор показывает деятельность дипломатического корпуса в развитие дипломатических отношений с государствами мира. Автор особо отмечает роль Лидера нации Президента Таджикистана в развитие дружественных связей Таджикистана с странами мира. В статье автор указывает на важность сотрудничество стран региона в деле укрепления безопасности в рамках Шанхайской Организации. Автор статьи также отмечает роль Таджикистана в сотрудничестве

с организацией по сотрудничеству и безопасности в Европе. Автор ссылается на двусмысленность политики этой организации по отношению к религиозной организации, деятельность которых запрещено в Таджикистане. Оберегать стойкость государственной независимости является долгом каждого гражданина, и автор показывает это с еще более широкой стороны, отмечая при этом роль сотрудничество Таджикистана со странами Центральной Азии в борьбе против терроризма и экстремизма.

**Ключевые слова:** независимость, мир и согласия, международные отношения, Президент, сотрудничество, политика открытых дверей, терроризм, региональный экстремизм, Центральная Азия.

## TAJIKISTAN'S COOPERATION WITH CENTRAL ASIAN STATES IN THE FIGHT AGAINST TERRORISM AND EXTREMISM IN THE REGION

Nazaraliev Firuz Akbarovich

Institute of Philosophy, Political Science and Law. Bahovrddinov NAST, 734025,  
Dushanbe, Rudaki ave.33,

According to the article the author, consider of becoming Tajikistan independent and its occurrences to the former of the world community. Author leads the creation of the periods of the countries diplomatic, discovery embassies, consular and other organizational relationship. Likewise, the author shows activity of the diplomatically cases in development of the diplomatically relationship of the state worldwide. Author, especially shows the role nation leader the president of Tajikistan in development of the friendly connection between Tajikistan and other countries. Author also note the cooperation between Republic of Tajikistan and Shanhai Organization of Cooperation. Author underline and to emphasize the cooperation of Republic of Tajikistan with

European Organization of Cooperation and Security and note the collision in the relation between this organization with religious organizations those activity banned in Republic of Tajikistan. Thus, the author comes to the conclusion that the function of self-defense of the state remains the main one for the preservation of the national state and the instrument of this protection is, first of all, the national idea. Author note the role of cooperation of Republic of Tajikistan in the way to strike against terrorism and extremism with Central Asia countries.

**Key words:** Independence, peace and unity, international relation, President, cooperation, open-door policy, terrorism, regional extremism, Central Asia.

**Назаралиев Фирӯз Ақбаровиҷ -** унвонҷӯи Институти фалсафа, сиёsatшиносӣ ва хуқуки ба номи А. Баҳоваддинови АМИТ, 734025, ш. Душанбе, хиёбони Рудаки 33,  
Тел: (+992) 93 578 77 66, email: [firuz0347@gamil.com](mailto:firuz0347@gamil.com)

**Назаралиев Фирӯз Ақбаровиҷ** – соискатель Института философии, политологии и права им. Баховаддинов НАНТ, 734025, г. ш. Душанбе, пр. Рудаки 33, тел: (+992) 93 578 77 66, email: [firuz0347@gamil.com](mailto:firuz0347@gamil.com).

**Nazaraliev Firuz Akbarovich** - applicant of the Institute of Philosophy, Political Science and Law. Bahovrddinov NAST, 734025, Dushanbe, Rudaki ave.33, tel: (+992) 935 78 77 66, email: [firuz0347@gamil.com](mailto:firuz0347@gamil.com).

## ОҚИБАТҲОИ ИЧТИМОИИ ИСЛОҲОТИ ИҚТИСОДӢ ДАР ТОҶИКИСТОН

Сайдзода Муҳаммад

Кафедраи сотсиологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон

Дар шароити мусир гузариш ба демократия боиси ташаккули нави арзишҳо дар чомеа гардид. Омӯзиши таҷрибаи мусбии ҳаёти иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати демократӣ ва ислоҳоти он дар давраи истиқлол зарур мебошад. Баъд аз ба даст овардани истиқлолият Тоҷикистон ба ислоҳоти тамоми ҷанбаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ, аз ҷумла низоми иқтисодӣ ва иҷтимоӣ рӯй овард. Бинобар ин омӯзи-

ши оқибатҳои иҷтимоии ислоҳоти иқтисодӣ дар Тоҷикистон метавонад ба хусусиятҳои инкишофи иқтисодии кишвар равшанӣ андохта, ба муайян намудани самтҳои афзалиятнок ва самараноки рушди он мусоидат намояд. Аз ҷумлаи масоили иқтисодию иҷтимои давраи гузариш ба иқтисоди бозорӣ ва ташаккулӯбии низоми нави муносабатҳои моликият ташаккулӯбӣ ва рушди бахши хусусӣ, ба ҳайси яке аз падидаҳои

низоми сармоядорӣ чойгоҳи маҳсусро ишғол менамояд. Дар ин иртибот, таҳлилҳои таърихӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии фаъолияти баҳши хусусӣ ба сифати яке аз унсурҳои зарурии бозор зарур мебошад, ки аз ҷониби иқтисодчиёну ҷомеашиносон мавриди омӯзиш ва таҳлили илмӣ қарор гирифтааст.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар суханрониашон қайд намуданд, ки ҷанги шаҳрвандӣ аз лиҳози иқтисодӣ ба маблағи зиёд хисороти моддӣ расонида, мамлакатро ба даҳсолаҳо ба қафо қашид. Яке аз маъсалаҳои мураккаб ва муҳим дар ин давра, ба ақидаи Сарвари давлат «роҳбарӣ ба иқтисоди давлати соҳибистиклол ва берун қашидани он аз ҳолати буҳрони иқтисодӣ ва иҷтимоӣ буд» [11, с. 14].

Гузариш ба шаклҳои нави ҳочагидорӣ на танҳо барои пайдоиши муносибатҳои нави иқтисодӣ мусоидат кард, балки боиси бад шудани вазъи иҷтимоӣ ва фарҳангии Тоҷикистон гардид. Дар ҷанбаҳои гуногуни ҳаёти аҳолӣ низ тағйиротҳои назаррас ба амал омаданд. Дар байни онҳо бадшавии солимии ҷисмонӣ ва рӯҳии аҳолӣ, коҳиши ёфтани нерӯи зеҳни ҷомеа, таназзули маърифатӣ ва қасбии захираҳои меҳнатӣ ва ғайраҳоро номбар намудан мумкин аст. Аз ҷумла, дар сатҳи даромади воқеии иқтисодии аҳолӣ тағйиротҳои назаррас руй доданд. Дар тӯли тамоми давраи ислоҳот даромади воқеии иқтисодӣ тақрибан ду мартиба кам шуд. Дар натиҷа, сатҳи истеъмопот дар муқоиса бо соли 1991 то 40% коҳиши ёфт ва дар соҳаи истеъмоли ғизо вазъияти бӯҳронӣ ба вучуд омад. Дигар натиҷаи манғии ислоҳоти иқтисодӣ – ин чудо шудани ҷамъият ба ду қутби нобаробар буд. Ҷамъият ба ду гурӯҳи аз ҷиҳати сатҳи даромадҳо комилан муқобил – гурӯҳи аҳолии дорои даромади баланд (тақрибан 15%-и аҳоли) ва гурӯҳи аҳолии камдаромад, ки дар сатҳи камбизоатӣ ё дар зери он зиндагӣ мекунанд (зиёда аз 38%), тақсим шуд. Таносуби даромади 10% -и гурӯҳҳои аз ҳама камбизоат ва аз ҳама камбизоати аҳолӣ аз меъёри ҳадди аксар иҷозатдода шуда дар кишвари мо зиёд

шуда, дар бâъзе минтақаҳо ба 20% расид. Падидай камбизоатӣ, ки пеш аз ҳама бо сабабҳои иҷтимоию иқтисодӣ ба вучуд омада буд, зуҳуроти оммавӣ гардид. Ҳиссаи аҳолии зери ҳатти камбизоатӣ аз 40% кам намешуд. Дар натиҷа, дар Тоҷикистон ҳиссаи синфи миёна паст шуда, заминаи иҷтимоии ислоҳот танг шуд. Оқибатҳои иҷтимоии ислоҳот ба пайдоиши падидай бекорӣ мусоидат кард [9, с. 13].

Дар ин корҳо яке аз мавзӯоте, ки дар илми иқтисодшиносӣ дар Тоҷикистон самтҳои асосии табаддулоти иқтисодӣ ва ҷамъиятиро дар марҳалайи муосир муайян намудааст, оғоз ва густариши ислоҳоти моликияти давлатӣ бо ворид кардани он ба низоми муносибатҳои бозорӣ мебошад. Ҳаллу фасли ин маъсала, аз дидгоҳи олимон-иқтисоддонони тоҷик, аз бисёр ҷиҳат, аз татбиқи барномаҳои хусусисозӣ ва рушди баҳши хусусӣ дар иқтисодиёт вобаста мебошад.

Масоили марбут ба раванди ислоҳоти иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ташаккулӯбии баҳши хусусӣ дар давраи гузариш ба иқтисоди бозорӣ Р. Маҳкамов мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Муҳаққиқ ба шароити иқтисодию иҷтимоии Тоҷикистон дар давраи гузариш ба бозор диқат намуда, самтҳои асосии таҳаввулоти иқтисодиро нишон додааст. Дар баробари ин, ба раванди ташаккулӯбӣ ва инкишофи шаклҳои хусусисозӣ, баҳши хусусӣ, соҳибкорӣ ва бозори дохилии истеъмолӣ дар охири солҳои 90-уми қарни XX-ро мавриди таҳлили илмӣ қарор додааст [8, с. 21].

Бояд қайд намуд, ки масоили ташаккулӯбии баҳши хусусии иқтисод ва ҷойгоҳи қасбу кори хурд ва миёна дар истеҳсолоти ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаҳорчӯбай қавоиди амалкунанда дар андешаҳои З. Юсуфҷонов мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд [15, с. 71].

Ба масоили рушди баҳши хусусӣ дар давраи истиқлол дар Тоҷикистон таҳқиқоти якҷояи С.Д. Комилов ва С.А. Камолов ба масоили фаъолияти соҳибкорӣ дар баҳши аграрии иқтисодиёт дар давраи истиқлоли Ҷумҳурии Тоҷикистон баҳшида шудаанд [6, с. 77]. Инчунин таълифоти И.С. Донахонов

низ масъалаи мазкурро мавриди таҳлили илмӣ қарор додааст[4, с. 81]. Ҳадафи таҳқики ин масоил муаррифии хусусиятҳо ва қонуниятҳои рушди соҳибкорӣ дар бахши аграрӣ ва дар ин асос коркарди пешниҳодот ва тавсияҳо барои рушди босуръат ва боло бурдани самаранокии соҳаҳои муҳталифи он дар марҳалаҳои истеҳсолот, табдил, нигоҳдорӣ ва расондани маҳсулоти кишоварзӣ ба истеъмолкунандагон мебошад. Инчунин, ҳолати рушди фаъолияти соҳибкорӣ дар бахши аграрии иқтисоди Тоҷикистон ва масоили дигари марбут ба маҷмӯаи агросаноатии Тоҷикистон, рушди соҳибкории инфирорӣ дар дехот ва аҳаммияти иҷтимоию иқтисодии он ва ғайра мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтаанд.

Аз ҷумлаи мушкилоти шадиди иҷтимоӣ бад шудани вазъи саломатии аҳолӣ ба ҳисоб меравад, ки пеш аз ҳама, дар равандҳои коҳиши табиии аҳолӣ ва кам шудани аҳолӣ ифода меёбад. Сабабҳои асосии кам шудани аҳолӣ, аз як тараф, барзиёдии фавт аз болои сатҳи таваллуд ва аз тарафи дигар, коҳиши ёфтани худи таваллуд ба ҳисоб меравад. Дар айни замон, дар Тоҷикистон дар соҳаи тақрористеҳсолкуни аҳолӣ вазъияти фавқулоддаи номусоид ба вучуд омадааст, ки онро метавон ҳамчун бӯхрони тӯлониёфтаи демографӣ, ки боиси пайдоиши оқибатҳои манфии демографӣ ва иқтисодию иҷтимоӣ мегардад, тавсиф кард. Коҳиши бӯхронии сатҳи таваллуд аз ибтидои солҳои 90-ум ба мушоҳида мерасад. Аз он вақт инҷониб, модели оилаи серфарзанд бо оилаи оммавии седу фарзанд, бо афзоиши шумораи оилаҳои бефарзанд, иваз карда шуд.

Ҷомеашиносон чунин мешуморанд, ки коҳиши сатҳи таваллуд дар Тоҷикистон дар солҳои 90-ум бо бӯхрони иҷтимоию иқтисодӣ ва камбудиҳои модели интихобшудан тағйироти иҷтимоию иқтисодии ҷомеа ва гузариш ба иқтисоди бозорӣ, ки боиси коҳиши ёфтани сатҳ ва сифати зиндагии аксар оилаҳо, нобоварӣ ба ояндаи тамоми қишлоҳои ҷомеа, таҳқири иҷтимоии қисми асосии оилаҳо, афзоиши ҷинояткорӣ, зӯроварӣ, рафтори зидди иҷтимоӣ гаштааст, вобаста аст[ 12, с. 84 ].

Хусусияти дигари манфии бӯхрони муосири демографӣ дар Тоҷикистон сатҳи бесобиқаи фавти аҳолӣ, хусусан дар синни қобили меҳнат мебошад. Гузашта аз ин, сатҳи фавти мардони синни қобили меҳнат нисбат ба марги занон 4 маротиба зиёдтар гардид. Ҷои аввалро фавти мардон аз сабабҳои гайритабиӣ мегирад: садамаҳо, заҳролудшавӣ, ҷароҳатҳо, күштор, нашъамандӣ ва г. Афзоиши фавт дар синни қобили меҳнат ва афзоиши фавти мардон боиси афзоиши шумораи бевазанон ва ятимони ноболигбайни аҳолӣ ва бартарии занони танҳо дар гурӯҳҳои синну солӣ мегардад. Афзоиши сатҳи фавти аҳолии Тоҷикистон дар солҳои 90-ум дар пасманзари бад шудани вазъи саломатӣ ва афзоиши маъюбии аҳолӣ ба амал омадааст. Дар тӯли даҳсолаҳои охир, беморӣ бештар аз ду баробар дар ҳамаи гурӯҳҳои синну соли аҳолӣ, аз ҷумла занони ҳомиладор ва қӯдакон, афзоиш ёфтааст. Имрӯзҳо вазъи на он қадар шадид дар худи соҳаҳои соҳаи иҷтимоӣ - дар соҳаи маориф, фарҳанг, кор боҷавонон, қӯдакон ва сиёсати оиласӣ ба вучуд омадааст. Шаклҳои ташкилии тандурустӣ, маориф, ҳифзи иҷтимоӣ, таъминоти нафақа қӯҳна шуда, ба инфрасоҳтори бозори ташаккулёфтаи ҷомеа мувофиқат намекард[9, с. 13 ].

Равандҳое, ки бо тағирёбии соҳтори иҷтимоию иқтисодӣ, тағирёбии субъектҳои ҳаёти ҷамъиятий алоқаманданд, мустақиман бо он алоқаманд аст, ки дар соҳтори қаблии иҷтимоӣ “унсурҳои ба иқтисоди муосири бозорӣ мувофиқ хеле кам буданд”[2, с. 41 ]. Тағироти шадиди мавқеи якеи онҳо ва аз даст додани унсурҳои дигари иҷтимоӣ, дар воқеъ, асоси раванди маргинализацияро ташкил медиҳад, ки мураккабтарин мушкилоти сиёсист, ки дар натиҷаи таҷдиди соҳтори иқтисодиёт ва гузариш ба бозор ба амал омадааст. Барои азnavsозии манзараи пурраи воқеяни иҷтимоии босуръат тағирёбанд, ҷорҷӯби ягонаи умумӣ талаб карда мешавад. Чунин ба назар мерасад, ки мағҳуми маргинализм як воситаи муносиби назариявӣ ва амалий муҳим мебошад. Ба универсалии мусбӣ даъво накарда, он метавонад ба дурнамои муайян пуррагӣ дидад ва ба ин васила ба яке аз роҳҳои дидани тағиротҳои фаврӣ ва маҷмӯаҳои марбут ба

он, мушкилотҳои мураккаби иҷтимоӣ мубадал гардад. Гайр аз ин, он имкон медиҳад, ки тавсифи дақиқи сотсиологии мақом ва нақши чунин гурӯҳҳои иҷтимоиро, ба монанди бекорон, камбизоатони нав, муҳочирон, гурезагон ва гайраро дихад.

Сабаби маъмули пайдоиши ин падидаҳо кӯшиши ибтидоии бетартибона ва қариб идоранашавандай ҷомеа ба дигар тараф, то ба ҳол ба як низоми иҷтимоию иқтисодӣ ва сиёсии номуайян, бо сохтори нави иҷтимоӣ мебошад. Он одатан дар шароити бӯхрони умумӣ ва ислоҳоти куллӣ ба вучуд меояд. Ҳусусиятҳои субъектҳои иҷтимоӣ, ки мақоми ҳошиявиро ба даст меоранд, ба таври назаррас тағйир мейбанд. Ҳусусияти онҳо дар он аст, ки онҳо аз робитаҳо ва муносибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ, сиёсӣ ва иҷтимоиву фарҳангӣ комилан дур карда намешаванд, аммо мавқеъ ва нақши онҳо дар онҳо ба таври назаррас тағир мейбад. Дараҷа ва табииати онҳо аз дараҷаи тағйирёбӣ ва вайроншавии ин сохторҳо вобаста аст [ 7, с.121].

Дар байнӣ дигар “гурӯҳҳои нав” дар ҷомеаи муосир, муҳочирони маҷбурий - гурезагон ва муҳочирони маҷбурий аз кишварҳои ИДМ ва минтақаҳои муноқишаҳои ҳарбӣ ва этниқӣ дар қаламрави дигар кишварҳо ба ҳисоб мераванд. Ин тағиротҳо ба ҳолатҳои беруна вобастаанд, вазъи одамон асосан аз берун “таҳмил” карда мешавад. Муҳочирон бо номуайяни мавқеи худ, “ҳусусияти иқтидории бисёрвектории иҷтимоии худ” тавсиф карда мешаванд.

Дар адабиёти гарбӣ гурӯҳҳои муҳочирон ва гурезагон одатан ба категорияҳо шомил карда мешаванд. Онҳо на танҳо аз бозори меҳнат (ҳамчун меҳвари асосии табақабандии ҷомеаи муосир), балки аз “контексти иҷтимоӣ”, аз шабакаҳои иҷтимоӣ ҳориҷ карда шудаанд, онҳо аз дастгирӣ ва қӯмаки ниёзманд маҳруманд. Онҳо наметавонанд дар ҷорабинҳои маъмулӣ ширкат варзанд, худро бо усуљое дастгирӣ кунанд ва ғамхорӣ кунанд, ки дар ҷомеа пазируфта шудаанд. Дар анъанаи Ғарб, муҳочирони ҳориҷӣ (одатан аз кишварҳои ҷаҳони сеюм) ҳамчун як гурӯҳи маргиналие ҳисобида мешаванд, ки ба мавҷудияти ҷомеаи онҳо таҳдид доранд.

Ин мушкилот махсусан барои кишварҳои мутараққӣ, ки миқёси муҳочират аз назорат берун шуда, шаклҳои беназорат ва гайриқонуниро мегирад, хос аст. Он ноустуровии иқтисодӣ, сарборӣ дар низоми амнияти иҷтимоии кишварҳои мизbon меорад ва боиси радди паноҳҷӯён (муҳочирон) аз ҷониби кишварҳои сарватманд, тарси фарҳанги ношинос ва нажодпарастӣ мегардад [ 3, с. 81].

Масоили марбут ба муҳочирати меҳнатӣ ва таъсири он дар баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволии ҳалқи Тоҷикистонро Р.А. Абулҳаев мавриди баррасӣ қарор додааст[ 1, с. 38 ]. Муҳаққиқи мазкур дар асоси маводи зиёди оморӣ ва манбаъҳо таърихи муҳочирати меҳнатии аҳолии Тоҷикистонро дар солҳои 1991-2014 нишон додааст. Муаллиф асосан сабабҳо ва раванди муҳочирати аҳолии русзабони ҷумҳурӣ, оғози ҷанги шаҳрвандӣ ва дар иртибот ба он муҳочирати иҷбории меҳнатии аҳолии Тоҷикистонро ба Федератсияи Россия таҳқиқ намудааст. Иловава бар ин дар монография дар асоси таҳлили ҳамаҷонибаи манбаъҳо ва адабиёти мавҷуда сабабҳои иҷтимоӣ-иқтисодии муҳочирати меҳнатӣ, масоили ба кор таъмингардонии муҳочирони тоҷик дар минтақаҳои Федератсияи Россия, инчунин таъсири ин раванд ба иқтисодиёти Тоҷикистон, талоши муҳочирони меҳнатӣ баҳри нигоҳдошти фарҳанг ва анъанаҳои хеш баррасӣ гардидаанд.

Тағиротҳои натиҷавӣ дар ҳама мавқеъҳои мақомӣ нисбат ба гурӯҳҳои қалони одамон ба дараҷае амиқ ва миқёсан қалон мебошад, ки имкон медиҳад дар бораи вазъи бӯхронии фарқияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ, марзи муайяне сухан ронд, ки бартараф соҳтани он маънои бунёди поҳои нави робитаҳо ва сохторҳои иҷтимоӣ, дар ниҳоят, сифати нави иҷтимоии онҳоро дар бар мегирад. Ин тағиротҳо бо мурури замон тӯл қашида, дар дурнамои номуайяни ба эътидол овардани вазъи ҷомеа, вазъияти миёнаравиро ба вучуд меоранд. Соҳаи асосии тағиротҳои иҷтимоӣ, сохтори иҷтимоӣ ва қасбӣ гаштааст. Тағайирёбии он боиси пайдоиши гурӯҳҳои аҳолие гардидааст, ки бо тағиротҳои шадид ва кулии вазъи иҷтимоӣ ва пеш аз ҳама, иҷтимоӣ-қасбӣ тавсиф мешаванд.

Гурӯҳҳои имрӯза бо тағиротҳои иҷтимоии даҳсолаҳои охир соҳта мешаванд. Ҳамчун қоида, ин гурӯҳҳои кӯҳна, аллакай дар манзара ва тасвири иҷтимоӣ пайдошу-да ба ҳисоб мераванд. Аммо имрӯз мақоми онҳо нав аст ва ба дарк шудан ниёз доранд. Инсон берун аз робитаҳои иҷтимоӣ вуҷуд дошта наметавонад - онҳо канда намешаванд, онҳо мутобики мавқеи нави шахс дар фазои иҷтимоӣ таҷдид карда мешаванд. Статуси маргиналӣ - сатҳи асосии тадқиқот оид ба пайванди муҳими занчири мантиқии он мебошад. Дар асл, ин мағҳуми асосиест, ки имкон медиҳад ин падидаро дар сатҳи эмпирӣ таҳқиқ кард. Охир, бо он нуктаи назар розӣ набудан душвор аст, ки на одамон маргиналӣ карда мешаванд, балки робитаҳо ва муносибатҳои онҳо. Аз ин рӯ, изҳороти Т.Шибути дар бораи он, ки ин мағҳум дар фаҳмиши маргиналӣ калидӣ аст, бояд дуруст эътироф карда шавад [ 14, с. 77].

Хусусиятҳои мавқеи ин гурӯҳ бо он алоқаманданд, ки он ба таври объективӣ дар вазъияти ҳошиявии гуногун, бинобар зарурати мутобиқ шудан ба муҳити нав пас аз ивазкуни мачбурии чои истиқомат, қарор мегирад. Таркиби муҳочирони мачбурий якхела нестанд. Муҳочирони объективан мачбуршуда бо мушкилоти дигари гурӯҳҳои маргиналӣ дучор меоянд. Аммо дар асл, ба вазъияте, ки онҳо дучор меоянд, он қадар мураккаб аст, ки мақоми ниҳоят маҳсуси ҳошиявири ташаккул медиҳад. Вазъи муҳочири мачбурий бо як қатор омилҳо пецида аст. Дар байнин омилҳои беруна, ки вазъи муҳочирони мачбуриро душвор месозанд - рад кардан аз ҷониби ватани худ ва имконнапазирӣ дар ватани вайрони худ зиндагӣ кардан, ки ин талафоти дукаратан ватан аст, мебошад. Муҳочирони дохилӣ бояк бозии пецидаи бюрократӣ дучор меоранд, ки вазъи ҳошиявии онҳоро бадтар мекунад. Инҳо мушкилоти гирифтани мақом, қарз, манзил ва ғайра мебошанд. Сатҳи дигар – ин муносибати аҳолии маҳаллӣ мебошад. Ва, ниҳоят, омилҳои дохилӣ бо нороҳатиҳои рӯҳии инсон алоқаманданд, ки дараҷаи онро хусусиятҳои шахсияти ӯ муайян мекунад.

Масалан, мақоми шахси бекори ба қайд гирифташуда инвоқеан мавқеи гузариш ба

чизи дигаре аст, ки ба ӯ имкон медиҳад, ки мавҷудияти худро «қонунӣ гардонад» ва дар ҷомеа худро гум накунад. Ин як роҳи ноҷизе дар роҳи тарзи ҳаёти нав, нақшаҳои нав аст. Ҷолиби дикқат аст, ки яке аз ангезаҳо – ин аз даст надодани таҷрибаи корӣ мебошад, бинобар ин, банақшагирии муайянӣ оянда маҷуд аст, ки дар он давлат ҳамчун як ширкати сугурта амал мекунад, ки ин баъзе падидаҳои манғии рафтори бекоронро нисбат ба давлат пешакӣ муайян мекунад: вобастагии самаранок, муносибатҳои иҷоравӣ, мубориза ва иайра. Гумон аст, ки рафтори бекорон бо ин шаклҳои зикршуда, баста шавад.

Бояд қайд кард, ки ин шаклҳо якҷоя карда мешаванд ва ин таркибҳо метавонанд дар рафтори як шахс устуворона мавҷуд дошта бошанд ва ҳатто дар як ҳолат якҷоя карда шаванд. Таснифи пешниҳодшуда дар саҳти таҳлили иҷтимоию психологии падидай бекорӣ ҷойгир аст ва аз ин рӯ таҳлили иҷтимоию иқтисодиро пурра мекунад, ки намунаи он, аз ҷумла, стратегияҳои начо-тёбӣ аст, ки аз ҷониби Н.Е. Тихонова пешниҳод карда шудаанд [ 13, с. 183].

Дар айни замон, мушкилоти ҷиддӣ – ин миқёси воқеии тиҷорати хурд ва равандҳое, ки дар он ба амал меоянд, ба ҳисоб меравад. Теъдоди одамоне, ки дар тиҷорати хурд машғули коранд, аз омори расмӣ хеле зиёдтар аст - агар шахси тиҷорати хурд на ҳамчун як шахси сабтномшуда дар мақомотҳои ҳукуматӣ, балки ҳамчун шахсоне муайян карда шавад, ки воқеан ақл, малака ва маблагҳои худро барои ба даст овардани фоида сарф мекунанд. Инчунин метавон хотиррасон кард, ки он одамоне, ки дар соҳаи ба ном тиҷорати инфиродӣ бидуни ташкили шахси ҳукуқӣ кор мекунанд ва ба андозаи зиёд аъзо-ёни оилаи худро ба ин фаъолият ҷалб мекунанд, - ин тиҷорати хурди сабтномнашуда ба ҳисоб меравад, ки шуморай корхонаҳои хурди ба қайд гирифташударо тақрибан 5-7 маротиба зиёд мекунад.

Ҳамин тарик, вазъият дар ҷомеаи муосир боз ҳам мураккабтар ба назар мерасад, ки дар натиҷаи дигаргуниҳои куллии иҷтимоӣ, худи аксари институтҳои иҷтимоие, ки ба танзим даровардани тағиирот дар ҷомеа қодиранд.



Ислоҳоти иқтисодӣ дар шароити Тоҷикистон боиси беҳтар гардидани вазъи иҷтимоӣ дар

чомеа гардид. Инчунин илоҳот боиси он гардид, ки дар чомеа синфи миёна ташаккул ёбад.

### Адабиёт

1. Абулхаев Р.А. Из истории трудовой миграции Таджикистана в конце XX –начале XXI в. – Душанбе, 2017;
2. Беляева Л.А. Российское общество в преддверии рынка: тревоги, ожидания, надежды // Мир России. 1992. №1;
3. Галимуллина З.Х. Маргиналы: понятие и эмпирическая реальность. Диссерт. Канд. Социол. Наук. Казань. 1996;
4. Донахонов И.С. Развитие предпринимательской деятельности в аграрном секторе экономики Республики Таджикистан: диссертация кандидата экономических наук.– Душанбе, 2006;
5. Комилов С.Д. Инновационное развитие и совершенствование антикризисного управления предприятиями . — Душанбе, 2011;
6. Комилов, С.А. Камолов // Проблемы современной экономики. – 2005. - № 3/4 (15/16);
7. Лобода О.В. Трансформация социальной структуры общества в период экономических реформ (на материалах Приморского Края). Диссерт. Канд. Полит. Наук. Владивосток 2005;
8. Махкамов Р. Проблемы реформирования экономики Республики Таджикистан и становления частного сектора в переходном периоде к рынку.. – Душанбе, 1998;
9. Назаров Т.Н. Таджикистан: Экономическое сотрудничество и безопасность. - Минск, 2003;
10. Назаров Т.Экономическая реформа, сотрудничество и безопасность. -Душанбе, 2013;
11. Речь Президента Республики Таджикистан Э.Рахмонова на торжественном заседании, посвященном 15-летию государственной независимости Республики Таджикистан и празднованию года Арийской цивилизации. 8 сентября 2006 г./ Э. Рахмонов // Экономика Таджикистана. Стратегии развития. – 2006. - №4;
12. Таваллоев М. Табагабандии ихтимов. Душанбе, 2022;
13. Тихонова Н.Е. Трансформация социальной структуры российского общества. –М., 1999;
14. Шибутани Т. Социальная психология. –М., 1999;
15. Юсупджонова З.Т. Развитие малого предпринимательства в АПК Республики Таджикистан: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. -Душанбе, 2009;

## СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ В ТАДЖИКИСТАНЕ

**Сайдзода Муҳаммад**

Кафедра сотсиология, Таджикский национальный унмивкерситет.

В данной статье автор проанализировал социальные последствия экономических реформ в Таджикистане. Для обоснования своей позиции автор рассмотрел экономические реформы в условиях обретения независимости, опираясь на научную литературу. По мнению исследователя, необходимо изучить положительный опыт социально-экономической жизни Республики Таджикистан как демократического государства и ее реформ в период независимости. После обретения

независимости Таджикистан приступил к реформированию всех сторон общественной жизни, в том числе экономической и социальной системы. Поэтому изучение социальных последствий экономических реформ в Таджикистане может пролить свет на особенности экономического развития страны и помочь определить приоритетные и эффективные направления ее развития.

Важно отметить, что гражданская война нанесла большой экономический ущерб и

отбросила страну на десятилетия назад. Одним из самых сложных и важных вопросов в этот период, по мнению автора, было ведение экономики независимого государства и вывод ее из состояния экономического и социального кризиса. Одной из тем, которая в экономической науке Таджикистана определила основные направления экономической и социальной революции на современном этапе, является инициирование и расширение реформы государственной собственности путем внедрения ее в систему рыночных отношений. Решение этого вопроса, с точки зрения таджикских ученых-экономистов, во многом зависит от

реализации программ приватизации и развития частного сектора в экономике. Автор также проанализировал социальные последствия реформ. После проведения реформ в условиях Таджикистана улучшилась социальная ситуация, в обществе сформировался средний класс.

**Ключевые слова:** экономическая реформа, социальная ситуация, рыночные отношения, средний класс, собственность, иммиграция, экономический кризис, социальный кризис, переходный процесс, демократия, капиталистическая система, социальные последствия, бедность, кризисная ситуация.

## SOCIAL CONSEQUENCES OF ECONOMIC REFORMS IN TAJIKISTAN

Saidzoda Muhammad

In this article, the author analyzed the social consequences of economic reforms in Tajikistan. To substantiate his position, the author examined economic reforms in the conditions of gaining independence, relying on scientific literature. According to the researcher, it is necessary to study the positive experience of the socio-economic life of the Republic of Tajikistan as a democratic state and its reforms during the period of independence. After gaining independence, Tajikistan began to reform all aspects of public life, including the economic and social system. Therefore, the study of the social consequences of economic reforms in Tajikistan can shed light on the features of the country's economic development and help determine priority and effective directions for its development.

It is important to note that the civil war caused great economic damage and set the country back decades. One of the most difficult and important issues during this period, according to the author,

was the management of the economy of an independent state and its withdrawal from the state of economic and social crisis. One of the topics that in the economic science of Tajikistan has determined the main directions of the economic and social revolution at the present stage is the initiation and expansion of the reform of state property by introducing it into the system of market relations. The solution to this issue, from the point of view of Tajik economists, largely depends on the implementation of privatization programs and the development of the private sector in the economy. The author also analyzed the social consequences of the reforms. After the reforms in the conditions of Tajikistan, the social situation improved, a middle class was formed in society.

**Keywords:** economic reform, social situation, market relations, middle class, property, immigration, economic crisis, social crisis, transition process, democracy, capitalist system, social consequences, poverty, crisis situation.

Сайдзода Муҳаммад доктор PhD-и кафедраи сотсиологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Телефон: (+992) 906-22-90-90.

**МАҚОМ ВА НАҚШИ СИЁСАТИ ДЕМОГРАФӢ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР****Салимов А., Шарипов А.**

Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш.Шоҳтемур

**Муҳиммият.** Сиёсат соҳаи фаъолиятест, ки ба муносибатҳои ҳокимиият равона карда шудааст. Масъалаи асоси онро ба даст овардан, нигоҳ доштан ва самаранок истифода намудани ҳокимиият ташкил медиҳад. Таркиби муҳталифи ҷамъияти ҳама вақт дар соҳаҳои асосии фаъолияти давлат зарурати дохил намудани унсурҳои сиёсиро ба миён меоварад. Аз ин рӯ, навъҳои гуногуни сиёсат вучуд дорад: сиёсати иқтисодӣ, миллӣ, маданиӣ, иҷтимоӣ, демографӣ ва ғайра. Олимон аз давраҳои қадим ба сиёсати демографии давлат эътибор медоданд. Масалан, ҷонибдорони хеле фаъоли ба ҳаёт татбиқнамудани сиёсати демографӣ дар ҷамъияти гуломдорӣ олимони Юнони қадим Афлотун ва Арасту буданд. Онҳо чунин мешумориданд, ки афзоиши ниҳоят бо суръати аҳолӣ ба афзудани бетартибӣ, норозигӣ, ҷинояткорӣ дар ҷамъият оварда мерасонад ва ҳамчунон ҳамаи аҳолиро ба замин таъмин кардан гайриимконпазир мебошад. Онҳо тарафдорони миқдори мӯътадили аҳолӣ буданд ва онро ҳамчун асоси муваффақияти иҷтимоӣ мешумориданд. Барои танзим намудани шумораи аҳолӣ Афлотун пешниҳод мекард, ки колонияҳо ташкил карда шаванд. Ба мардҳо фарзандорӣ аз синни 30 то 55 солагӣ муайян гардад[9. С. 460]. Арасту ақидаҳои Афлотунро давом дода таъқид мекард, ки қонун оид ба акди никоҳқабул карда шавад. Аз реи ин қонун занҳо аз 18 солагиашон ва мардҳо аз 37 солагиашон ҳуқуқи фарзандорӣ бояд пайдо намоянд[3. С. 16]. Акнун зарур аст, муайян кунем, ки дар зери мағҳуми сиёсати демографӣ чиро мефаҳманд? Ба масъалаи мазмун, таркиби сиёсати демографӣ дар адабиёти демографӣ муҳаққиқон диққати махсус медиҳанд ва ақидаҳои гуногун дар ин масъалабаён намудаанд. Зери мағҳуми сиёсати демографӣ маҷмӯи ҷорабинҳои танзимкунандай равандҳои камшавӣ ва зиёдшавии аҳолиро мефаҳманд. А.Г. Волков дар асарап «Сиёсати демографӣ» сиёсати демографӣ

фиро ба маъни васеъ ҳамчун фаъолияти танзимкунии шароитҳои иқтисодӣ- иҷтимоӣ, ки оқибати демографӣ дорад ва бо маъни маҳдуд-ҳамчун маҷмӯи ҷорабинҳо, ки мақсади таъсир ба ҳодисаҳои демографӣ, яне ба зиёдшавии аҳолӣ, таркиби он, таваллудкунӣ, фавти аҳолӣ ва баъзан ба тақсимоти ноҳиявии аҳолӣ дар мамлакат бо роҳи муҳочирати аҳолӣ маънидод мекунад. Болдырев В.А чунин мешуморад, ки сиёсати демографӣ ин «мақсаднок таъсир кардан ҷамъият ба равандҳои демографӣ» мувоғики талабот ва нигоҳ доштани ин ҳолат ба дараҷаи барои ҷамъият зарур аст[2. С. 87]. Субъекти сиёсати демографӣ – давлат, объекти он муносибатҳои ҷамъиятие, ки равандҳои иҷтимоии аҳолии ин гуногунтаркиро ташкил мекунад, мебошад. Мазмуни сиёсати демографӣ аз рӯи проблемаи асосии демографии ҷамъият муайян мешавад.

Муҳаққиқии дигар, Вишневский А.Г сиёсати демографиро ҳамчун таъсиррасонӣ ба муносибатҳои демографӣ, барои тағиیر додан ё ин ки нигоҳ доштани сифати функционалии системаи демографӣ мефаҳмад[1. С. 64]. То ҳоло илми демография ба саволи чӣ гуна будани механизми амали қонунҳои демографӣ ҷавоб надодааст. Ҷорабинҳои демографие, ки ҳоло аз тарафи давлат ҷорӣ карда мешаванд, бештар ҳарактери субъективӣ доранд, ки аз рӯи он на ҳама вақт қарори дуруст қабул кардан мумкин аст. Қонунҳои демографиро шартан ба чунин гурӯҳҳо тақсим кардан зарур мешуморем:

- қонуниятҳои бозтавлиди аҳолӣ;
- қонуниятҳои никоҳ ва талоқи аҳолӣ;
- қонуниятҳои фавти аҳолӣ;
- қонуниятҳои урбанизатсия ва муҳочират;
- қонуниятҳои шуғли аҳолӣ;
- қонуниятҳои ҷойгиршавии аҳолӣ ва ғайра.

Омехтани механизми амалии ин қонунҳо вазифаи асосии илми демография мебошад. Сиёсати демографӣ - ин шакли истифода-

барии қонунҳои тараққиёти демографӣ буда, танзимкуни равандҳои демографиро таъмин мекунад. Тахминан дар асоси тадқиқотҳои мавҷуда роҳҳои умумии тараққиёти аҳолиро чунин муайян кардан мумкин аст, ки аҳолӣ бояд инро тай кунад. Дар оянда афзоиши аҳолӣ ба он оварда мерасонад, ки таваллуди аҳолӣ паст шуда, вазни қиёсии оилаҳои камфарзанд дар таркиби аҳолӣ меафзояд. Равандҳои муҳочириати аҳолӣ ва дарозшудани умри пешистодаи аҳолӣ зиёд мешавад, сифати аҳолӣ баланд мешавад ва дар ташаккули аҳолӣ бештар омилҳои иҷтимоӣ – психологӣ аҳамияти қалон пайдо мекунанд. Фаҳмост, ки ин хислатҳои тараққиёти аҳолии мамлакат ҳамчун нишондиҳандаҳои миёна зохир мешавад. Дар давлатҳои алоҳида бошад баъзе ҳусисиятҳои хос боқӣ мемонад ва ба асоси интизоми демографӣ-озодии пурра (хуқуқӣ ва амалӣ) гузошта мешавад. Дигар хислати бавучуд омадани ингуна шакли бозтавлиди аҳолӣ тадриҷан баланд шудани таъсири ҷамъияти ба аҳлоқи демографии аҳолӣ мебошад. Дар солҳои наздик дар мамлакатҳо ба вучуд омадани шакли ягонаи бозтавлиди аҳолиро пешбини кардан мумкин аст. Лекин ин нақшаи умумӣ мебошад, дараҷаи тараққиёти демографии ҳар як ноҳия ва этнос дар зери таъсири роҳи тайкардаи таъриҳ, анъанаҳо, ҳусисиятҳои тараққиёт ва гайра мебошад. Аз ин рӯ, мақсади сиёсати демографӣ-дар ноҳияҳои алоҳида метавонад гуногун бошад ва зарурияти сиёсати демографӣ ба миён меояд. Сиёсати демографиро асосан ба ду равия чудо кардан мумкин аст:

- умумичумхурияйӣ, ки барои ба даст овардани мақсадҳои дарозмуддат равон карда шудааст;

- ноҳияйӣ, ки бар сиёсати умумичумхурияйӣ илова буда, ҳусисиятҳои коркарди ҷорабиниҳо дошта, мақсади ҳал кардани масъалаҳои наздикро дорад.

Бояд қайд кард, ки ҳарду ин равияҳои сиёсати демографӣ-дарозмуддат нуқтаи назари манфиатҳои дарозмуддат як мақсад доранд, лекин дар баъзе вақтҳои кӯтоҳ масъалаҳои гуногунро ҳал мекунанд. Ҳулоса, гуфтан мумкин, ки мақсади асосии сиёсати демографии

кишвар ташкили шакли якхелаи бозтавлиди аҳолӣ мебошад. Дар ноҳияҳои сераҳолӣ бошад, мақсади наздиктарини сиёсати демографӣ, баланд бардоштани сифати аҳолӣ (пеш аз ҳама паст кардани фавти кӯдакон, тайёр кардани қадрҳои баландиҳтисос, мустаҳкам кардани саломатии аҳолӣ, тараққиёти муҳочириат, баланд бардоштани дараҷаи таъминоти моддии аҳолӣ ва гайра) мебошад. Сиёсати демографӣ-баъд аз бадастовардани ин ё он натиҷаи демографӣ-дар байн намеравад. Ин сиёсатро аз рӯи қонунҳои зиёдшавии аҳолӣ мунтазам бурдан лозим аст ва дар нақшаҳои тараққиёти иқтисодӣ-иҷтимоии мамлакат ба ҳисоб гирифтан зарур мебошад. Муносибатҳои демографиро ҳамчун қисми муҳими муносибатҳои ҷамъиятий бояд ҳисоб кард.

Сиёсати демографӣ фаъолияти мақсадноки мақомоти давлатӣ ва дигар муассисаҳои иҷтимоӣ дар соҳаи танзими равандҳои тақрористеҳсолии аҳолӣ мебошад. Он барои таъсири расонидан ба ташаккули режими тақрористеҳсолии аҳолӣ, ки барои ҷомеа матлуб аст, нигоҳ доштан ё тағиیر додани тамоюл дар динамикаи шумора ва соҳтори аҳолӣ, суръати тағирёбии онҳо, динамикаи таваллуд, фавт, оила пешбинӣ шудааст. Сиёсати демографӣ – маҷмӯи тадбирҳои гуногуне мебошад, ки давлат бо мақсади таъсири расонидан ба ҳаракати табиии аҳолӣ, ҳалли мушкилоти аҳолии ба ин ё он кишвар хос андешида мешавад.

Зарурати сиёсати демографии таъсири давлат ба равандҳои таваллудро қарib ҳамаи мамлакатҳои ҷаҳон сарфи назар аз вазъияти демографӣ ва суръати афзоиши аҳолӣ эътироф мекунанд. Мақсади сиёсати демографӣ тағиیر додан ё дастгирии тамоюлҳои демографии дар давраи муайян мавҷудбуда мебошад. Вобаста ба вазъи демографӣ ду намуди асосии сиёсат чудо мешавад:

- баланд бардоштани сатҳи таваллуд (барои давлатҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ мутарракӣ ҳос аст);

- кам кардани таваллуд (барои давлатҳои рӯ ба инкишоф);

Аксар вақт дар амал татбик намудани сиёсати демографӣ ҳам бо душвориҳои до-

рои хусусияти ахлокӣ ва ҳам нарасидани воситаҳои молиявӣ дучор меояд.

Сиёсати демографӣ дар кишварҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ пешрафта танҳо тавассути тадбирҳои иқтисодӣ амалӣ карда мешавад ва ба ҳавасманғардонии таваллуд нигаронида шудааст. Тадбирҳои иқтисодӣ ёрдампулӣ — ёрдампулии ҳармоҳа ба оилаҳои кедакдор, ёрдампулӣ ба падару модари танҳо ва баланд бардоштани обреи модарро дар бар мегирад [6. С. 164].

Муносибат дар кишварҳои гарбӣ ба мушкилоти демографӣ баробарҳуқӯӣ, аз ҷумла риояи принсипҳои демократия, адолати иҷтимоӣ ва ҳуқуқи инсон аст. Онҳо истисно карданӣ чораҳои фишороварӣ, бартарии қарори шахсиро пешбинӣ мекунанд. Аксарияти мамлакатҳои индустрӣалии капиталистӣ ба дараҷаи пасти таваллуд муносибати норавшан доранд. Ин маънои онро надорад, ки ҳукumatҳои гарбӣҳадафҳои демографӣ надоранд. Эҳтимол, онҳоро ба таври возеҳ баён намекунанд.

Агар дар бораи мамлакатҳои ба дараҷаи баланд тараққикардаи саноатӣ сухан ронем, дар онҳо қисми зиёди афзоиши аҳолӣ хеле кам шуда, дар баъзе ҷойҳо ба сифр баробар аст. Дар якқатор мамлакатҳо дар баъзе сољҳо ҳатто камшавии аҳолӣ мушоҳида карда мешуд. Шумораи фавтидагон аз таваллуд зиёд аст.

Сиёсати демографӣ дар кишварҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ пешрафта танҳо тавассути тадбирҳои иқтисодӣ амалӣ карда мешавад ва ба ҳавасманғардонии таваллуд нигаронида шудааст. Дар баъзе кишварҳое, ки мавқеъи калисои католикӣ қард (масалан дар Ирландия, ИМА, Полша) қонунҳоеро, ки ҷавобгарии ҷиноиро барои зане, ки ҳомиладориро қатъ кардааст ва табиби исқоти ҳамл анҷом додааст, дар парлумонҳо баррасӣ кардаанд [8. С. 12].

То он даме, ки одамони мамлакатҳои тараққиёбанда зарурияти сиёсати аҳолиро дар қунанд, шояд муддати дуру дарозе лозим бошад. Роҳҳои фаъол гардондани сиёсати демографии мамлакатҳои тараққиёбанда, ки ба паст карданӣ суръати афзоиши аҳолӣ нигаронида шудаанд, қадомҳоянд?

Якум, ин такмил додани таблиси мақсадҳои сиёсати нави аҳолӣ бо воситаҳои гуногуни аҳбори омма мебошад. Кори тарбиявии байни диндорон аҳамияти маҳсус дорад, то ки калисо муносибати худро ба дараҷаи баланди таваллуд тағиیر диҳад. Дуюм, ин тақсимоти доруҳои зидди ҳомиладорӣ ва баланд бардоштани самаранокии онҳо мебошад.

Татбиқи сиёсати демографӣ дар мамлакатҳои тараққиёбанда, ки суръати афзоиши аҳолиашон баланд аст, маҳсусан муҳим аст. Аммо ба амалӣ гардондани ин сиёсат нарасидани захираҳои молиявӣ монеъ шуда, аксар вақт танҳо бо изҳороти декларативӣ маҳдуд мешавад. Аксар вақт онро шаҳрвандоназ сабаби урғу одатҳои серфарзандӣ, мавқеи баланди иҷтимоии модарӣ ва хусусан падарӣ та момон қабул намекунанд. Ҳукumatҳои аксари кишварҳои мусалмонӣ ба таври умум даҳолати давлатро ба танзими оила рад мекунанд.

Таҷдиди оддии аҳолӣ ё «афзоиши сифрӣ» - ҳадафи сиёсати аҳолӣ дар минтақаҳои рӯ ба тараққӣ аз ҷиҳати назариявӣ имконпазир аст, агар ҳар як оила ба ҳисоби миёна 2-3 фарзанд дошта бошад (зеро одамоне ҳастанд, ки издивоҷ намекунанд, оилаҳои бефарзанд, марги барвакӯт. синну сол дар натиҷаи фалокат ва файра). Аммо ба даст овардани чунин мавқеъ ба таври худкор маънои ба эътидол овардани фаврии аҳолӣ надорад, зеро афзоиши аҳолӣ бо инерсия хос аст, ки баръакс кардан душвор аст. Файр аз ин, агар дар натиҷаи сиёсати демографӣ якбора паст шудани дараҷаи таваллуд ба амал ояд, дар структураи синну сол ва ҷинсӣ аҳолӣ давраҳои тағиیرёбии якбораи шумораи аҳолӣ, ки барои тараққиёти меътадили мамлакат хеле нокулай мебошанд, тавсиф карда мешаванд. Ҳалли проблемам умумиҷаҳонии демографӣ ба маҷмӯи комплексии вазифаҳои иҷтимоии иқтисодӣ такъя мекунад.

Марҳилаҳои таҳияи сиёсати демографӣ инҳо мебошанд:

- муайян карданӣ ҳолати қунуни объекти идоракунӣ, яъне вазъи демографӣ ва хусусиятҳои он;
- муайян намудани параметрҳои вазъи демографӣ (оптималиӣ);

- таҳияи усулҳои таъсиррасонӣ ба равандҳои демографӣ, яъне воситаҳои сиёсати демографӣ, ки татбиқи онҳо имкон медиҳад, ки чомеа аз режими мавҷудаи такрористехсолии аҳолӣ ба режими дилҳоҳ гузарад;
- таҳияи усулҳои мониторинги динамикаи вазъи демографӣ дар ҷараёни амалигардонии фаъолияти он[4. С. 96];

Принципҳои асосии сиёсати демографӣ инҳоянд:

- Принципи соҳибхтиёрии оила;
- Принципи шартномаи иҷтимоӣ;
- Принципи озодии интихоби оила аз ҳар гуна тарзи зиндагӣ;
- Принципи ягонагии ҳадафҳои сиёсати федералӣ ва минтақавӣ;

- Принципи иштироки иҷтимоӣ[5. С. 81];

Принципи соҳибхтиёрии оила маънои онро дорад, ки оила аз давлат мустақил буда, хуқуқдорад вобаста ба ҳаёти он, аз ҷумла дар бораи таваллуд ё рад кардани фарзанд, комилан мустакилона, танҳо мувоғики максаду манфиатҳои худ ҳама гуна қарор қабул намояд. Инчунин хуқуқи оиласро ба ҳама гуна рафтари оилавӣ (никоҳӣ, ҷинӣ ва репродуктивӣ), аз ҷумла онҳое, ки аз нуқтаи назари меъёрҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва ахлоқии бартарӣ ба ҳисоб мераванд, дорад. Барои татбиқи ин принцип заминаи даҳлдори меъерии хуқуқӣ барои таъмини соҳибхтиёрии оила зарур аст.

Принципи соҳибхтиёрии оила бо принципи озодии интихоб алоқаи зич дорад, ки ин маънои онро дорад, ки чомеа алтернативаи ҳақиқӣ ва имконияти воқеан интихоби ҳама гуна намуди оила ва рафтари оилавиро дорад.

Принципи шартномаи иҷтимоӣ маънои танзими шартномавии муносибатҳои оиласро ҳамчун муассисаи иҷтимоӣ ва давлатро дорад. Ба ибораи дигар, оила ва давлат байни худ шартномаи иҷтимоӣ мебанданд, ки дар он тамоми муносибатҳои мавҷудаи сиёсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва дигар муносибатҳои байни онҳо дар асоси баробар ташаккул меёбанд. Оила ҳамчун институти иҷтимоӣ чомеаро бо захираҳои меҳнатӣ, иҷроқунандагони нақшҳои иҷтимоӣ таъмин менамояд. Чомеа дар навбати худ, бояд

эҳтиёҷот, таваҷҷуҳ ба оиласро барои иҷрои вазифаҳои наслҳои наврасон эҳсос намояд.

Принципи ягонагии мақсадҳои сиёсати федералӣ ва минтақавии демографӣ маънои онро дорад, ки мақсадҳои он барои тамоми мамлакат як буда, аз ҳусусиятҳои ҳоси вазъи демографӣ дар ҳудуди алоҳидай давлат вобаста нестанд. Баҳисобигирии ҳусусиятҳои минтақавиро ҳам тавассути мушахҳас кардани ҳадафи аслан ягонай сиёсати демографӣ ва ҳам тавассути истифодаи воситаҳои мушахҳаси ноил шудан ба он ба даст овардан мумкин аст. Беҳтарин механизми ташкилии таъмини ягонагии мақсадҳои сиёсати демографӣ ва бо назардошти ҳусусиятҳои минтақавӣ барномаҳои маҳсуси минтақавӣ мебошанд.

Принципи иштироки иҷтимоӣ маънои онро дорад, ки субъектҳои сиёсати демографӣ (оила, иттиҳодияҳои иҷтимоӣ ва давлат) ба мақсади татбиқи сиёсати оилавиро демографӣ ҳамкорӣ мекунанд. Иштироки иҷтимоӣ мағҳумест, ки доираи васеи ҳолатҳоеро муттаҳид менамояд, ки шаҳрвандон бевосита ё тавассути иттиҳодияҳои худ дар таҳия ва татбиқи қарорҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ аҳамиятнок, ин ё он сиёсати иҷтимоӣ, ки ба манфиатҳои онҳо даҳл дорад иштирок мекунанд.

Мақсади стратегӣ ва дарозмуддати сиёсати демографӣ бартараф кардани мушкилоти аҳолӣ ва оқибатҳои он тавассути таҳқими оила ҳамчун институти иҷтимоӣ, коҳиш додани фавт ва баланд бардоштани давомнокии умр мебошад. Ин мақсад дар мустаҳкам намудани тарзи ҳаёти оилавӣ пурратар ифода ёфта, аз манфиати шахс ба манфиати ҳаёт дар оила ва аз нав ривоҷ додани тамоми ҳаёти ҷамъиятиро талаб мекунад. Ифодаи аниқтару мушахҳаси ин ҳадаф маънои дастгирӣ ва ташвиқи чомеа ва давлати оилаи комили дорои 3-4 фарзанд, ё бисёр наслро дорад.

Дар баробари ҳадафҳои стратегии дарозмуддат сиёсати демографӣ, ҳамчунин ҳадафҳои кӯтоҳмуддати тактиқӣ дорад, ки онҳоро ҳамчун дастгирии иҷтимоии оилаҳое ифода кардан мумкин аст, ки фишору мушкилоти гуногунро аз сар мегузаронанд. Барои

конъ гардондани эхтиёчоти оилаҳо ба кудакон монеъ шуда, боиси зиёд шудани беморӣ ва фавти аъзоёни оила мегардад.

Бояд қайд кард, ки самтҳои асосии сиёсати демографӣ иборатанд аз:

- ёрии давлат ба оилаҳои кудакдор;
- фароҳам овардани шароит барои пайвастани фаъолияти фаъоли касбӣ бо ичрои уҳдадориҳои оилавӣ;
- кам шудани беморӣ ва фавт;
- зиёд шудани давомнокии умр;
- бехтар намудани хусусиятҳои сифатии аҳолӣ;
- танзими равандҳои муҳоҷират;
- тадбирҳои ҳуқуқӣ барои аз ҷиҳати қонунӣҳифзи ҳуқуқҳои модар ва кудак, мустаҳкам намудани вазъи иҷтимоӣ пешбини шудаанд[ 7. С. 41];

Ин самтҳо бояд бо чунин соҳаҳои муҳими сиёсати иҷтимоӣ, монанди бо кор таъ-

мин кардан, танзими даромад, маориф ва нигаҳдории тандурустӣ, таълими касбӣ-техникий, соҳтмони манзил, инкишофи соҳаи хизматрасонӣ, таъминоти иҷтимоии маъюбон, пиронсолон татбиқ карда шаванд.

Ҳамин тариқ, сиёсати демографӣ ҳамчун маҷмӯи тадбирҳои мушахҳаси ба ҳам алоқаманди дорои хусусияти иқтисодӣ, иҷтимоӣ, маъмурӣ, ҳуқуқӣ, таблиғотӣ ва тарбиявӣ таҳия ва амалӣ мегардад. Тадбирҳои иҷтимоию иқтисодӣ тадбирҳои беҳтар намудани дараҷаи зиндагонии оиларо дар давраи ташаккули он, таваллуд ва тарбияи фарзандон дарбар мегиранд. Онҳо ба ҳавасмандгардонии шумораи муайяни кӯдак дар оила, додани кӯмакпулӣ барои кӯдак, пардохтҳои яқвақта барои таваллуди кӯдак, қарзҳои мақсаднок барои хариди манзил, вақти корӣ ва гайра нигаронида шудаанд.

### Адабиёт

- 1.) А.Г. Вишневский. Избранные демографические труды. М., 2005. С 64.
- 2.) А.Г. Волков. Избранные демографические произведения. М., 2014. С 87.
- 3.) Аристотель. Политика. кн. VII. С 16 .
- 4.) Боярский А.Я. Население и методы его изучения. М., 2002;
- 5.) Вишневский А.Г. Демографический взрыв. // Демографический энциклопедический словарь. М., 1985;
- 6.) Калатбари П., Демографический переход и динамика народонаселения в развивающихся странах / в кн: Проблемы народонаселения. М., 1982. С 134.
- 7.) Кваша А.Я. Проблемы экономико-демографического развития . М., 1974;
- 8.) Коулмен Д. Иммиграция и этнические сдвиги в странах с низкой рождаемостью - третий демографический переход в действии // Международная конференция «Миграция и развитие». М., 13-15 сентября. 2012. С 12.
- 9.) Платон. О государстве. кн. V. С 460.

## МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Салимов А., Шарипов А.

В данной статье авторы рассмотрели место и значение демографической политики в современных условиях. На демографическую политику государства учёные обращали внимание с древних времен. Демографическая политика является формой использования законов демографического развития и обеспечивает регулирование де-

мографических процессов. Предметом демографической политики государства и ее объектом являются общественные отношения, регулирующие общественные процессы. Содержание демографической политики определяется основной демографической проблемой общества. В статье также представлены основные этапы развития демог-

рафической политики и пути решения демографических проблем.

**Ключевые слова:** политика, демография,

государство, стратегия, демографический взрыв, население, социальная политика, экономические меры, урбанизация, миграция.

## THE PLACE AND SIGNIFICANCE OF DEMOGRAPHIC POLICY IN MODERN CONDITIONS

Salimov A, Sharipov A

Vato Author Authorities Marks of Pilees and Znachene Demographic Polographic in Sovremank Operih. Na demographics of polytic and the divorcary water pump automatic welding with Rewern. Demographics of Politics Yalvaetya File Ispolyzovania Zakonov Demographic Razvitis and Randovary Demographic Educchij Development. The subject of the state's demographic policy and its object are social relations that regulate social

processes. The content of demographic policy is determined by the main demographic problem of society. The article also presents the main stages in the development of demographic policy and ways to solve demographic problems.

**Key words:** politics, demography, state, strategy, population explosion, population, social policy, economic measures, urbanization, migration.

**Салимов А, Шарипов А** – омӯзгорони кафедари фалсафа ва сиёсатшиносии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон. Телефон: (+992) 904 41 49 87.

**Салимов А., Шарипов А.** - преподаватели кафедры философии и политологии Аграрного университета Таджикистана. Телефон: (+992) 904 41 49 87.

**Salimov A, Sharipov A** - teachers of the Department of Philosophy and Political Science of the Agrarian University of Tajikistan. Phone: (+992) 904 41 49 87.



## ҚОИДАХОИ ҚАБУЛИ МАҚОЛАҲО

Муаллиф бояд ҳангоми ба идораи мачаллаи "Авчи Зухал"

Пешниҳод намудани мақола ҚОИДАҲОИ зеринро риоя қунад:

1. Мақола бояд дар компьютер бо истифода аз барномаи VS Word 6,0-7,0 ҳуруфи андозааш 14 Times New Roman Tj, ҳошияҳо 2,5 см ва фосилаи байни сатрҳо 1,5 мм ҳуруфчинӣ ва дар дӯнусха дар як тарафи вароқ чоп карда, бо ҳамроҳии шакли ҳатмии электронии мақола пешниҳод гардад.

2. Мақолаҳои оригиналӣ, ки ба мушоҳидаҳои ҷудогонаи таҷрибаҳои амалӣ бахшида шудаанд, бояд аз 12 сахифа зиёд набошанд.

3. Пешниҳод кардан Шохиси УДК (индекси мазкурро аз дилҳоҳ китобхонаи илмӣ дастрас намудан мумкин аст).

4. Мақолаҳои хуловавӣ бояд муфассал, фаҳмо ва мушаҳҳас бошанд. Маълумотномаи адабиёт бояд маълумотҳои танҳо ба ҳамин мақолаи баррасишаванд мартубтро дар бар гирад. Ҳаҷми мақола бояд аз 12 сахифа зиёд набошад. Иқтибосҳои библиографӣ на бештар аз 50 номгӯ бошанд, дар матн рақамҳо дар қавсайни квадратӣ [] оварда мешаванд. 5. 5. Мақолаҳои илмӣ бе такриз қбул карда намешаванд. Дар такриз аслият, муҳиммият, мубрамият ва қаблан чоп нашудани мақола бояд зикр шавад.

6. Дар аввали мақола унвони он (бо ҳуруфи Caps Lock сиёҳ), ному насаби муаллиф (нимсиёҳ), номи ҳуқуқии муассиса оварда шавад. Дар охири мақола бо ду забон (руسӣ ва англисӣ) маълумот дода шавад. Агар шумораи муаллифон аз 4 нафар зиёд бошад, сахми ҳар як муаллифро дар таълифи ин мақола додан зарур аст.

7. Мақола бояд бобҳои зеринро дошта бошад: реферат (резюме), калимаҳои калидӣ, муҳиммият (дар ҳаҷми на бештар аз 1 сахифа), мақсад, мавод ва усули таҳқиқ, натиҷаҳо ва баррасии онҳо, хулоса, номгӯйи адабиёт, суроға барои мукотибот. Аннотатсия (резюме) бояд мазмуни мақоларо дар шакли фишурда ифода кунад. Дар асоси аннотатсия калимаҳои калидӣ на камтар аз 7 то 10 калима ё ибора нишон дода шаванд.

8. Ҳамаи формулаҳо бояд ба таври чиддӣ санҷида шуда ва дуруст бошанд. Агар маълумотҳои бо рақам ифодакардашуда зиёд бошанд, онҳоро дар шакли ҷадвал ворид кардан зарур аст. Ҷадвалҳо, диаграммаҳо ва расмҳо бояд мӯъҷаз, ифодаҳо возеху равшан, бе ихтисора ва ба забони тоҷикӣ бошанд.

9. Иллюстратсия (ороиш) -ҳо бояд дақиқу возех ва мушаҳҳас бошанд, овардани шарҳ ва ифодаҳои тартибӣ (бо ҳарф ё рақам) ва навиштаҷоти зери расмҳо ҳатмист.

10. Номгӯйи адабиёт дар мақолаҳои оригиналӣ бояд аз 20 адад бештар набошад, рақамгузории сарчашмаи адабиёт мувоғики тартиби дар матн иқтибосшудани онҳо оварда шавад. Рӯйхати адабиёти истифодашуда бояд дар асоси талаботи ГОСТ 7.1-2003 ва ГОСТ 7.0.5-2008 таҳия гардад. Масъулияти дуруст будани маълумот танҳо ба уҳдаи муаллиф voguzor мешавад.

11. Маълумот дар бораи муаллиф ё муаллифони мақола (ҷойи кор ва вазифаи муаллиф, суроға, телефонҳо барои тамос, почтаи электронӣ) дар шакли пурра бо се забон (тоҷикӣ, русӣ, англисӣ) оварда шавад. Ҳаммуаллифӣ бояд аз се нафар зиёд набошад.

12. Талаботи имлои забони тоҷикӣ ба таври қатъӣ риоя карда шавад.

13. Мақолаҳои қаблан дар нашрияҳои дигар чопшуҳда қабул карда намешаванд.

14. Идораи мачалла ҳуқуқи такриз ва таҳрири мақоларо дорад.

**Мақоларо ба суроғаи зерин фиристонед: 734026, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
ш. Душанбе, ноҳияи Сино 29-31, МДТ «ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни Сино»,**

**Идораи мачаллаи "Авчи Зухал"**